



ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

С. Ч. Комилов, У. Давлатзод


ИҚТИСОДИ КОРХОНА



С. Ч. КОМИЛОВ, У. ДАВЛАТЗОД

ИҚТИСОДИ КОРХОНА

Бо қарори Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун китоби дарсӣ барои донишҷӯёни
иҳтиносҳои иқтисодии мактабҳои олӣ тавсия шудааст.



ДУШАНБЕ
"Собириён"
2012

ББК 66.9 (2 тоҷик)

К-65

С. Ч. Комилов, У. Давлатзод. Иқтисоди корхона. Душанбе – Собириён, 2012. 448 с.

Китоби дарсии «Иқтисоди корхона» нашри дуюм ва такмилшуда буда, донишҳои назариявии мукаммалро дар бораи фаъолияти корхона дар бар мегирад. Мавзӯъҳои матраҳшуда ба фаслҳои алоҳида тақсим карда шуда, ба хонанда имконият медиҳанд дар бораи мағҳуми корхона, захираҳо ва нишондихандаҳои истифодаи онҳо, механизми иқтисодии фаъолияти корхона, фаъолияти соҳибкорӣ ва инноватсионӣ, ташкили идоракунии корхона ва механизми муфлисшавии он донишҳои пурраву саҳех гирад. Муаллифон бо назардошти инкишофи муносибатҳои нави бозорӣ як қатор мавзӯъҳои нави ба талаботи замон мувоғикро илова намуда, мавзӯъҳои дигарро бо қобили таваҷҷуҳ пурра гардонидаанд. Китоби мазкур барои тадриси фанни «Иқтисодиёти корхона» ва инчунин ба муаллимони муассисаҳои олии таълимӣ, аспирантону унвончӯён, донишҷӯёни риштаҳои иқтисодӣ ва доираи васеи мутахассисону роҳбарони корхонаҳо пешбинӣ шудааст.

ISBN 978-99947-852-0-9

© С.Ч. Комилов, У. Давлатзод
© Нашриёти "Собириён"

Сарсухан

Асоси хамагуна иқтисодиёт корхона мебошад, ки бо истеҳсоли маҳсулот (молу ҳадамот) машғул буда шуғли аҳолӣ ва ташаккулёбии бучети мамлакатро таъмин мекунад.


Марҳилаи муосири рушди иқтисодиро бе фаъолияти соҳибкории корхонаҳо тасаввур кардан ғайри имкон мебошад.

Сатҳи баланди рақобат чун қувваи ҳаракатдиҳандай тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ корхонаро водор месозад, ки дар шароити номуайянӣ ва таваккал фаъолият намуда, барои ба мақсад расидан роҳу усулҳои истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолиро ҷустуҷӯ намояд. Корхона дар шароити бозор мақоми маҳсус ва муҳимеро соҳиб аст, ки аз самаранокии фаъолияти вай раванди ташаккулёбии бозор, дараҷаи қонеъгардонии талаботи он, ҷорӣ намудани навовариҳо дар истеҳсолот ва рушди устувори иқтисодӣ – иҷтимоӣ, илмӣ-техникӣ ва технологияи иқтисоди миллий вобастагӣ дорад.

Дар низоми иқтисодии давлати соҳибистиколи Тоҷикистон шаклҳои навини ташкиливу ҳуқуқии корхонаҳо, муносибатҳои нави иқтисодии онҳо бо давлат, муносибатҳои нави шарикову ҳоҷагидорӣ бо дигар корхонаҳо, фаъолгардонии раванди соҳибкорӣ дар корхонаҳо ба тадриҷ барқарор шуда истодаанд. Ин низоми иқтисоди бозорӣ аз мутахассисон ва мененҷерони корхона сатҳи баланди донишу малакаи қасбири барои фаъолият дар шароити таваккулу номуайянӣ тақозо мемнамояд.

Иқтисоди корхона соҳаи мустақили илмию омӯзиши мебошад, ки дар он усулҳою қоидаҳои фаъолияти истеҳсолии субъекти мустақили иқтисоди бозорӣ – корхона (фирма) ифода мейёбад. Дар китоби дарсии мазкур тарзи ҳоҷагидорӣ ва усулҳои он, назарияи муайян кардани дурнамои рушд ва вазифаҳои ҷории корхона, муваффақшавӣ ба мақсадҳои иқтисодию иҷтимоии муайянни пешорӯи онҳо гузошташуда нишон дода шудааст.

Дар ин иртибот вазифаи асосии ҳайати роҳбарикунандай корхона аз он иборат аст, ки ҳар маблағе, ки дар истеҳсолот сарф мешавад, бар замми пӯшонидани **харҷи ҳудуд даромади** иловагӣ низ биофарад.



Иқтисодчии касбӣ чун шахси асосӣ дар соҳтори роҳбари-кунандаи хоҷагӣ бояд дорои донишҳое бошад, ки равандҳои воқееву дохилии истеҳсолот ва гардиши молро таъмин намуда, самаранокии иқтисодии фаъолияти корхонаро афзун созад. Барои он ки сатҳи кофии зиндагии инсон таъмин карда шавад, оила барпо намояд, фарзандро ба воя расонад барои одамон ҳӯрок, либос, хонаву лавозимоти дигар лозим аст. Ин воситаҳои таъминкунии зиндагӣ дар корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии қишлоқ, соҳтмон бо иштироки мустақили фирмаҳои гуногун, ташкилоту корхонаҳои нақлиёт, савдою алоқа ба вучуд оварда мешавад. Аз ин лиҳоз, донистани иқтисоди корхона, ки дар ин маврид чун асоси воситаҳои таъминкунандаи ҳаёт, шароити зарурии фаҳмиши равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҳалли вазифаи ҳар як хоҷагӣ фаҳмида мешавад, зарур аст.

Иқтисоди корхона ҳамчун соҳаи омӯзиши маҷмӯи донишҳо оиди қонунҳо, воситаву усулҳо ва қоидаҳои пешбурди фаъолияти самараноки хоҷагидорӣ мебошад. Вай тачассумгари шаклҳои гуногуни роҳбарию ташкилотчиғӣ, усулу қоидаҳои истифодабарии самараноки захираҳои моддию ғайримоддӣ, раванду роҳҳои оқилонаи ташкилу тақсим намудани манфиатҳои моддию маънавист, ки бе онҳо мавҷудияти фарду ҷомеа дар иқтисоди комилан озод номумкин аст.

Аммо бояд зикр кард, ки ҳамагуна иқтисодиёт танҳо дар сурати оқилона идора кардан самараи дилҳоҳ медиҳад. Дар баробари маҳсусгардонӣ ва кооперикунонии меҳнат дар истеҳсолот зарурати маҳсусгардонию кооперикунонии меҳнат дар идоракунӣ ба вучуд омад. Дар соҳтори ташкилии корхона қисмҳои ҷудогонаи идоракунӣ, раёсати маблағгузорӣ, ҳисоб, бозор, пардоҳти музди меҳнат ҷудо гардиданд. Дар баробари ин мусаллам аст, ки истифодаи технологияи иттилоотии ҳозиразамон шарти асосии пешрафту инкишофи идоракунии корхона дар шароити муосир аст.

Дар китоб диққати асосӣ ба ҳолати имрӯза ва роҳҳои асосии дурнамои инкишофи банақшагирии фаврӣ-тақвимӣ дар корхонаҳо дар асоси дастовардҳои банақшагирии менечменти имрӯзai ватанию ҳориҷӣ дода мешавад.

Ҳангоми омода намудани китоби дарсӣ таҷрибаи менечменти мамлакатҳои пешқадами ҷаҳон, соҳибкории истеҳсолӣ,

маводҳои расмии ташкилотҳои давлатӣ, сарчашмаҳои илмӣ ва ҳамчунин, таҷрибаи муаллифоне, ки солҳои зиёд ба фаъолияти омузгорӣ машғул буданд ва дар корҳои роҳбарии корхонаҳои саноатӣ ва илмӣ иҷрои вазифа намудаанд, истифода бурда шудааст. Муаллифон аз нусхабардории мустақим ҳам аз амалия ва ҳам аз асосҳои хукуқӣ, ки ба иқтисоди корхона вобаста мебошанд, парҳез намуданд. Диққати маҳсус ба қоидаҳои асосӣ ва усулҳои тараққиёфтai фаъолияти иқтисодӣ дар корхонаҳо дода шуд, то истифодаи онҳо ба мутахассисон имкони мустақилона интихоб намудани шакли муносибро дода тавонад.

Китоби дарсии мазкур дар асоси таълифоти беш аз даҳсолаи муаллифон таҳия гашта, аксар мавзӯъҳо ва маъсалаҳо дар дигар воситаҳои таълимӣ низ баррасӣ шудаанд. Аммо бо назар дошти рушди босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ва тамоюли ҷаҳонишавии иқтисоди миллии Тоҷикистон, ба пиндори мо, зарурате пеш омад, ки бâъзе мавзӯъҳо мавриди таҷдиди назар қарор гиранд ва мавзӯҳои наве оиди фаъолияти навоваронаи корхона, сиёсати иртиботӣ ва истифодаи воситаҳои иттило-отии муосир дар идоракунӣ, инчунин, таҳиясозии нақшаҳои стратегии тараққиёт, идоракунии воситаҳои молиявӣ, низоми андозбанӣ, тартиби муфлишшавӣ ва барҳамдиҳии корхона во-рид гарданд. Бо вуҷуди такмилдиҳҳои фавқуззикр ин китоби дарсӣ ниёз ба назари интиқодии хонанда дорад ва ҳамаи таклифи пешниҳодҳои онҳо мавриди омӯзишу қабули муаллифон қарор хоҳад гирифт.

Китоби дарсӣ, пеш аз ҳама, барои донишҷӯёни мактабҳои олий ва шахсоне, ки ба омӯзиши иқтисоди корхона ва фаъолияти соҳибкорӣ мароқ зоҳир менамоянд, пешниҳод карда шудааст. Ҳамчунин, китоб барои роҳбарон ва мутахассисон новобаста аз намуди фаъолияташон пешбинӣ шудааст.

Боби 1. Корхона дар низоми иқтисоди бозорӣ

- 1.1. Корхонаҳои истеҳсолӣ
- 1.2. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои корхона
- 1.3. Таснифоти корхонаҳо

1.1. Корхонаҳои истеҳсолӣ

Корхонаи истеҳсолӣ воҳиди маҳсусгардонидашудае мебошад, ки асоси онро колективи меҳнатии муташаккили қасбӣ ташкил медиҳад ва бо истифода аз воситаҳои истеҳсолот маҳсулоти барои истеъмолгарон зарурро тайёр мекунад. Ба сифати корхонаҳои истеҳсолӣ заводу фабрика, комбинату конҳо, бандарҳову роҳҳо ва дигар ташкилотҳои хоҷагидории таъиноти истеҳсолӣ доштаро мисол овардан мумкин аст.



Расми 1.1. Муҳити доҳилии корхонаи истеҳсолӣ

Муҳити доҳилии корхона – ин маҷмӯи одамон, воситаҳои истеҳсолот, пул ва ахбор мебошад. Натиҷаи таъсири мутақобилаи қисматҳои муҳити доҳилий маҳсулоти тайёр (кори иҷрошуда, хизмати расонидашуда) ба ҳисоб меравад (расми 1.1.).

Муҳити берунаи корхона, ки бевосита самаранокии кори онро муайян мекунад ин, пеш аз ҳама, истеъмолгарони

маҳсулот, таъминкунандагони қисматҳои истеҳсолӣ ва сохторҳои давлативу аҳолии дар гирду атрофии корхона воқеъгашта мебошанд (расми 1.2).

Мутобики қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон «корхона» ҳамчун субъекти мустақили хоҷагидорӣ, ки барои истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа ва гирифтани фонда фаъолият меқунад, баромад менамояд.



Расми 1.2. Муҳити берунии корхонаи истеҳсолӣ

Вазифаҳои муҳимтарини корхонаи амалкунанда инҳоянд:

- Ба даст даровардани даромад аз фаъолияти соҳибкории корхона;
- Таҳлили бозор ва дарёғти талабот ба маҳсулоту хизмати корхона;
- Баланд бардоштани сифати маҳсулот ва таъминсозии рақобаттобоварии он;
- Таъмин намудани истеъмолкунандагон бо маҳсулоти корхона;
- Таъмин намудани ҳайати кормандони корхона бо музди меҳнат, шароити мусоиди кор ва имкони рушди қасбӣ;

- Бунёди ҷойҳои корӣ барои аҳолие, ки дар гирду атрофи корхона истиқомат доранд;

- Ҳифзи муҳити атроф: замин, об ва ҳавзаи ҳавоӣ;
- Нагузоштани бозистӣ дар кори корхона (номунтазамии таъминот, истеҳсоли маҳсулоти нуқсондор, пастравии даромаднокии истеҳсолот ва яку якбора камшавии ҳаҷми истеҳсолот).

Вазифаҳои корхона зери таъсири омилҳои зерин шакл мегиранд:

- Манфиати соҳиби корхона;
- Ҳаҷми сармоя;
- Вазъияти дохиилии корхона;
- Мақсадҳои корхона (расми 1.3.).



Расми 1.3. Шаклгирии мақсадҳои корхона

Танҳо соҳиби корхона, новобаста аз мақому имтиёзот, метавонад назди ҳайати кормандони корхона вазифагузорӣ кунад. Соҳиби корхона дар асоси манфиатҳои пешбинӣ намудааш на танҳо ҳуқуқи вазифагузориро дорад, балки як андоза маҷбур ҳам ҳаст, ки ин корро кунад, вагарна шахси дигар ин ҳолро ба манфиати худаш метавонад истифода барад.

Дар шароити муносабатҳои бозорӣ муҳимтарин вазифаи корхона ба даст даровардани фоида бо роҳи фурӯши маҳсулоти истеҳсолнамуда (кори иҷроқарда ё хизмати расонидашуда) ме-

бошад. Дар асоси хамин фоидай бадастовардашуда талаботи иҷтимоиву иқтисодии ҷамоаи меҳнатии корхона ва соҳиби воситаҳои истеҳсолот қонеъ гардонида мешавад.

Идорае, ки ягон вазифаи ҳочагидориро муайяну мушаххас мегардонад, бояд шароити воқеии ичроиши онро бо назардоши вазифаҳои иҷроқунандай корхона ба ҳисоб гирад.

Вобаста ба шакли моликият корхона дар шароити ҳудмаблағузорӣ ва ҳисоби пурраи ҳочагӣ амал мекунад. Вай дар бастани шартнома бо истеъмолкунандагони маҳсулот, таъминкунандагони ашёи ҳому сӯзишворӣ, қабули супоришҳои давлатӣ соҳибихтиёр аст.

Вазифаҳои асосии корхонаро метавон чунин муайян намуд:

- Тайёр кардани маҳсулоти истеъмоли шахсиву истеҳсолӣ;
- Расонидан ва фурӯҳтани маҳсулот ба истеъмолкунандагон;
- Ҳизматрасонии пас аз фурӯши маҳсулот;
- Коркарди стратегия ва тактикаи амалиёти корхона дар бозор;
- Ҳифзи муҳити атроф;
- Таъмини рақобатпазирии корхона, маҳсулот ва нигаҳдории обрӯи баланди (имиҷи) корхона;
- Такмили ташкили истеҳсолот, меҳнат ва идоракунӣ;
- Таъмини моддӣ-техникии истеҳсоли маҳсулот дар корхона;
- Идоракунӣ ва ташкили меҳнати ҳайати кормандон дар корхона;
- Банақшагирӣ ва афзоиши ҳамаҷонибаи ҳаҷми истеҳсолот дар корхона;
- Ташкили самараноки фаъолияти соҳибкорӣ;
- Пардоҳти андозҳо, ҳиссаҷудокуниҳои ҷорӣ ва ҳатмии буҷавӣ;
- Риоя намудани меъёру стандартҳо ва санадҳои меъёрии давлатӣ;
- Истифодаи дастовардҳои навини илмӣ-техникӣ дар истеҳсолот.


Вобаста ба омилҳои зерин ин вазифаҳо мушаххастару амиқтар мегарданд:

- Андозаҳои корхона;
- Мансубияти соҳавӣ;
- Дараҷаи маҳсусгардонӣ ва кооперикунонӣ;
- Маҷудияти инфрасоҳтори иҷтимоӣ;
- Шакли моликият;
- Муносибат бо соҳторҳои ҳукуматӣ.

Корхона дар назди соҳторҳои молиявӣ барон пардоҳти саривақтии андозҳову дигар ҳиссаҷудокуниҳо масъулияти пурра дорад, ҳамаи зарару ҳароҷотро аз ҳисоби даромади бадастоварда мепӯшонад. Аз ҳисоби даромади фурӯши маҳсулот (хизмат) ҳароҷоти ташкилу тараққиёти истеҳсолот, ҳариди ашёи хом, музди меҳнатро мепардозад.

Маъмурият ва ҳайати кормандони корхона вазифадоранд, ки маҳсулоти хушсифату бозоргир истеҳсол намоянд. Сифати баланду нархи мақбул барои интихобу нигаҳдории бозори фурӯш хеле муҳим аст. Маҳсулоти пастсифат чун маҳсулоти гароннарҳо ҳаридорро водор менамояд, ки таъминкунандаеро ҷӯяд, ки аз вай ҳамин маҳсулотро бо сифати баланд ё нархи арzon ҳаридонад. Ба хотири аз даст надодани ҳаридорон мутахассисони корхона бозори фурӯшро доимо омӯхта, барои тезонидани пешрафти илмӣ-техникӣ, ҷорӣ намудани навовариҳо дар истеҳсолот, беҳкарди сифати маҳсулот ва камкунии арзии аслии вай чора меандешанд. Амалан, сиёсати иқтисодии мамлакат ва инкишофу рушди иқтисодиёти миллӣ дар колективи меҳнатии корхонаҳои истеҳсолӣ арзи вучуд карда, ояндан он аз натиҷаҳои фаъолияти онҳо вобастагӣ дорад. Зоро корхона дар комплексҳои соҳавию ҳудудии истеҳсолии кишвар ҷузъи асосӣ ба ҳисоб меравад.

Корхонаҳое, ки барои истеҳсоли маҳсулоти якчинса маҳсус гардонида шудаанд, соҳаҳои мувофиқи истеҳсолоти моддиро ташкил медиҳанд: саноат, ҳоҷагии қишлоқ, соҳтмон, нақлиёт ва ғайра. Ғайр аз он, корхона ва ташкилотҳо андозаву ҳудудҳои маҳсусгардонии шаҳрҳо, шаҳракҳову вилоятҳо ва ҷойгиршавиашонро муқаррар менамоянд. Таъмини шароити мусоиди зиндагӣ, меҳнат ва маишати аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо ҳукуматҳои марказӣ ва маҳаллӣ амалӣ мегардад. (Расми 1.4.)



Расми 1.4. Корхонаи истеҳсолӣ-зинаи асосии истеҳсолот.

Хулоса, корхонаҳо ва колективи меҳнатии онҳо унсурҳои асосии ташкилдиҳандай комплексҳои соҷавию ҳудудӣ мебошанд. Яъне, аз ҳамин воҳидҳо вазорату раёсатҳо ва вилояту шаҳрҳо шакл мегиранд. Аз ҳамин лиҳоз, дар ҳама гуна ҳучҷат корхона чун зинаи асосии комплекси хоҷагии ҳалқ қайд гаштадаст. Соҳтор ва таркиби идоракунии иқтисодиёти мамлакат тавре тартиб дода шудааст, ки фаъолияти узвҳои функционалии корхона дар онҳо инъикос мешаванд.

Вазифаи низоми идоракунии хоҷагидорӣ дар ҳама зинаҳо-аз девони вазирон то роҳбари корхона, сардори коргоҳ ва устони он ягона аст: таъмини кори маҳсулноҳи ҳайати кормандони ҳар як корхона, яъне ҳар як коргар дар ҷои кори ҳуд бояд машғули фаъолияте бошад, ки барои ҷамоати меҳнатӣ, истеъмолкундандаи маҳсулот, ғанигардонии бозор зарур аст.

Ҳамагуна фаъолияти ташкилотҳои давлатӣ ё муассисаҳои илмӣ, тиҷоратӣ ба мавҷудияти боигарииҳои моддӣ вобастагӣ дорад ва ҳамагуна қарори хоҷагидорӣ ё техникий танҳо дар корхонаи истеҳсолӣ дар ҷои кори мутахассис, хизматчӣ ё коргари он амалӣ мегардад. Тамоми фаъолияти корхонаҳо ба аҳбори илмӣ-техникий, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ асос ёфтааст.

Ин навиштаҳо ҳаргиз маънои онро надорад, ки берун аз ҳудуди корхона ташкилотҳои идоракунии хоҷагидорӣ, ташкилотҳои илмию миёнаравӣ лозим нестанд. Баръакс, бе мавҷудияти чунин соҳторҳо корхонаҳо на ҳама вақт ба дараҷаи техникии истеҳсолот мустақилона баҳои ҳақиқӣ медиҳанд, самти муносаби ривоҷи истеҳсолотро муайян мекунанд, талаботи ҳаридоронро ба истеҳсоли маҳсулоти корхона ва талаботи ҳудро ба ашёи ҳом, масолеху сӯзишворӣ, бо имконоти таъминкунандагон мувозӣ менамоянд. Ҳусусан, корхонаҳои хурд дар ташкили истеҳсолот ва баланд бардоштани сифати маҳсулот ба қӯмаки беруна саҳт ниёзманданд.

Албатта, сухан дар бораи пурра барҳамдиҳии ҳуқуқи даҳолати соҳторҳои давлатӣ ба фаъолияти доҳилии корхона намеравад. Балки давлат аз болои фаъолияти корхона, самаранокии фаъолияти он назорат мебарад ва фаъолияти онро ба воситаи фишангҳои иқтисодӣ танзим мекунад.

1.2. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои корхона

Фишангҳои танзими давлатӣ, ки дар соҳаи иқтисодиёт амал мекунанд, доираву худудҳои даҳолати берунаро ба корхона муайян менамоянд, аммо бартарф намесозанд. Корхонаҳои хусусӣ, кооперативӣ, саҳомӣ ва дигар намуд корхонаҳо низ аз назорати давлатӣ озод нестанд. Давлат аз болои чунин намудҳои фаъолияти корхона назорат мебарад:

- Даромади корхона ва пардоҳти андозҳо;
- Ҳолати санитарии истеҳсолот;
- Таъинот ва дараҷаи техникии маҳсулот;
- Риояи стандарт ва шароити техникии истеҳсолот;
- Ҳифзи ҳуқуқи ҳайати кормандони кироя ва як қатор паҳлӯҳои дигари фаъолияти корхона.

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки корхона дар ҳама намудҳои фаъолияти худ барои иҷрои қоидашои зерин пурра масъул аст:

- Риояи манфиатҳои давлат ва ҳуқуқи шаҳрвандон;
- Риояи қонун ва муҳофизати муҳити атроф;
- Афзоиш додани амволе, ки давлат ё саҳмдорон боварӣ карда супоридаанд;
- Афзоиши самаранокии истеҳсолот.

Фаъолияти корхона шароити мусоиди корхонаҳои дигар, шароити зиндагии шаҳрвандони дар гирду атрофаш муқимигаштаро набояд ҳалалдор кунад. Ҳамзамон давлат ё соҳтори дигари болой барои ӯҳдадориҳои корхона ва корхона барои ӯҳдадориҳои онҳо масъул нест.

Маъмурияти корхона барои фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ вазифадор аст. Аз ин рӯ, масъалаҳои иҷтимоӣ-

иқтисодии фаъолияти корхона бо иштироки колективи меҳнатӣ ҳаллу фасл мегардад.

Байни маъмурият ва колективи меҳнатӣ (коргар) шартномаи меҳнатие баста мешавад, ки дар он:

- Шароити тартиби кори корхона ва узвҳои он;
- Бастҳои корӣ ва давомнокии онҳо;
- Давомнокӣ ва ҳаҷми пардоҳти руҳсатии меҳнатӣ;
- Шарту намудҳои пардоҳти музди меҳнат ба категорияҳои муайянни коргарон ва дигар масоили иҷтимоӣ иқтисодӣ баррасӣ мешавад.

Новобаста ба ин, сохторҳои давлатии маҳаллӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ, ҳуқуқи ба ҳамаи корҳои корхона даҳолат карданро надоранд. Онҳо метавонанд танҳо ба ҳайси назораткунандай иҷроиши қонунҳо дар корхона баромад намуда, ба маъмурияти корхона бо таклифу пешниҳодот муроҷиат намоянд, ки онҳоро тарафи муқобил метавонад қабул ё рад кунад.

1.3. Таснифоти корхонаҳо

Таснифоти корхонаҳо барои таҳлили фаъолияти соҳибкории онҳо, муайян намудани самаранокии натиҷаи кори онҳо зарур аст.

Корхонаҳоро асосан, аз рӯи нишонаҳои зерин тасниф мекунанд:

- Махсусгардонии соҳавӣ ва ашёй;
- Сохтори истеҳсолот;
- Иқтидори истеҳсолӣ (андозаҳои корхона).

Яке аз нишонаҳои асосии таснифи корхонаҳо фарқиятҳои соҳавии маҳсулоти истеҳсолшаванд, аз чумла, таъинот, усули истеҳсол ва истеъмоли он мебошад. Ҳангоми таъсиси корхона муайян карда мешавад, ки вай барои истеҳсоли қадом намуди маҳсулот (кор, хизматрасонӣ)-и мушахҳас таъин гаштааст. Вобаста ба ин корхонаҳо ба чунин гурӯҳҳо тақсим мешаванд:

- Корхонаҳои саноатие, ки мошину таҷҳизот, асбобу анҷом, дигар воситаҳои истеҳсолот меофаранду қувваи барқро истеҳсол мекунанд;

- Корхонаҳои кишоварзӣ, ки бо парвариши ғалла, сабзавот, чорво ва дигар зироатҳои техникий машғуланд;
- Корхонаҳои соҳтмонию нақлиётӣ;
- Корхонаҳои хизматрасонӣ.

Аз лиҳози талаботи одамизод муҳимтарини онҳо корхонаҳои истеҳсолкунандай молҳои истеъмолӣ, яъне корхонаҳои кишоварзӣ, саноати ҳӯрокворӣ ва сабук, мошинсозӣ, саноати коркарди чӯб ва кимиё, соҳтмони манзил ба шумор мераванд.

Соҳаҳои калонтарини хоҷагии ҳалқ ба соҳаҳои хурду маҳсус-гардонидашуда тақсим шудаанд. Масалан саноат ба ду соҳаи калони маҳсусгардонидашуда: истиҳроҷ ва коркард ҷудо мешавад. Дар навбати худ соҳаи коркард ба соҳаҳои саноати сабук, ҳӯрокворӣ, вазнин ва ғайра тақсим гаштааст.

Бо таъсири омилҳои гуногун маҳсусгардонии корхона, наҳама вақт, бо соҳтори маъмурӣ ва маҳсусгардонии асосии соҳа мувофиқ меафтад. Масалан, дар бисёр соҳаҳое, ки ба мошинсозӣ доҳил нестанд (металлургия, истиҳроҷи ангишту нафт) заводҳои калони истеҳсолкунандай мошину таҷҳизот ва таъмири онҳо вуҷуд доранд. Дар баробари ин, дар соҳаи мошинсозӣ корхонаҳои металлургиву кимиёвӣ, истгоҳҳои барқӣ, корхонаҳои нақлиётӣ низ фаъолият мекунанд. Аз ин рӯ, дар иқтисодиёт ду нишонаи нисбатдиҳии корхона ба ин ё он соҳа истифода мешавад: маъмурӣ-ташкилӣ ва маҳсулотӣ.

Ҳангоми истифодаи нишонаи маъмурӣ-ташкилӣ намуди фаъолияти ташкилии корхона ва мансубияти он ба ин ё он идора ё иттиҳодияи соҳибкорон ба назар гирифта мешавад. Дар ин маврид, ҳамаи коргоҳҳои мошинсозӣ ба соҳаи мошинсозӣ, нақлиёт ба соҳаи нақлиёт, соҳтмонӣ ба соҳаи соҳтмон мансуб дониста мешаванд ва тобеъияти маъмурии онҳо сарфи назар мегардад.

Дар таҷрибаи ҳаётӣ, аксар маврид, чунин нисбатдиҳии корхонаҳо ба ин ё он соҳа номукаммал аст, зоро аксари онҳо соҳтори байнисоҳавӣ доранд. Вобаста ба соҳторашон корхонаҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд:

- а) корхонаҳои маҳсусгардониашон маҳдуд;
- б) корхонаҳои серсоҳа;
- в) корхонаҳои омехта.

Корхонаҳои маҳсусгардониашон маҳдуд гуфта, корхонаҳоеро гӯянд, ки номгӯи маҳдуди маҳсулоти истеҳсолоташ ва сеъро ба роҳ мемонанд. Ба ин гурӯҳ корхонаҳо корхонаҳои истеҳсоли чӯян, варақаҳои пӯлод, ғалла, гӯшт ва ғайраро мисол овардан мумкин аст.

Корхонаҳои серсоҳа, ки бештар хоси саноат ва қишоварзианд, маҳсулоти номгӯяшон васеъ ва таъиноташон гуногуниро истеҳсол менамоянд. Дар саноат онҳо метавонанд дар як вақт ба истеҳсоли компютерҳо, автомобилҳо, яҳдоноҳо, дастгоҳу аробачаҳои қӯдакона; дар қишоварзӣ ба парвариши ғалла, сабзавот, мева, чорво маҳсус гардонида шаванд. Бо дараҷаи шиддат ёфтани рақобати озоди бозорӣ аксари корхонаҳои маҳсусгардониашон маҳдуд аз ҷиҳати иқтисодӣ қудратнок мегарданд ва аз доираи маҳсусгардонии пешина берун рафта, бозорҳои нави фурӯшро бо номгӯи нави маҳсулоту хизматрасонӣ забт менамоянд. Бисёр вақт чунин корхонаҳо намуди пешинай соҳавии худро бой дода, ба корхонаҳои байнисоҳавӣ табдил меёбанд. Онҳо дар як вақт метавонанд бо истеҳсоли маҳсулоти гуногуни саноатӣ машғул шуда, бо амалиётҳои тиҷоратӣ ва нақлиётӣ низ шуғл варзанд. Гузариши сармоя аз як соҳа ба соҳаи дигар дар ин маврид дар ҳудуди корхонаи алоҳида сурат мегирад.

Бисёрнавъӣ (диверсификатсия) самти асосии фаъолияти соҳибкории ибтидиои асри XXI гаштааст. Корхонаҳои замоне маҳсусгардонидашуда тӯли муддати кӯтоҳ ба дараҷаи нав, яъне ба корхонаҳои муттаҳидкунандаи фаъолиятҳои гуногунчинсаи намудҳои соҳибкории истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ табдил ёфтаанд. Дар ин ҳолат гурӯҳбандии корхонаҳо аз рӯи соҳаҳо мантиқи худро гум мекунад, зоро дар ин ҳол онҳо аз рӯи маҳсулот бояд гурӯҳбандӣ шаванд.

Корхонаҳои омехта бештар дар саноати кимиё, нассочӣ ва металлургия вомехӯранд. Моҳияти омехтагии онҳо дар он аст, ки ягон намуди ашёи хом, маҳсулоти тайёр дар ҳамон як корхона пай ҳам ё ба таври баробар ба ягон намуд ва баъдан ба намуди сеюм табдил меёбад. Масалан, дар корхонаи нассочӣ аз ашёи хом, яъне пахта наҳ метобанд, аз наҳ ришта ва аз ришта матоъ тайёр мекунанд.

Истеҳсолоти мураккаби омехта истифодаи пурраи ашёи хомро барои тайёр кардани маҳсулоти гуногунсохтор ва таркиби кимиёвиашон ҳархела дар назар дорад. Барои мисол, ҳангоми гудозиши чӯян аз ҳӯлаи оҳан таркиби металлҳои нодиру ранга дар қатори партовҳо хориҷ мешаванд. Барои аз партовҳо ҷудо карда гирифтани ин таркибҳо дар корхонаҳои металлургияи сиёҳ коргоҳҳои металлургияи ранга сохта шудаанд. Ғайр аз ин, аз партовҳои истеҳсолоти домнагӣ ва пӯлодрезӣ дар ин корхонаҳо масолеҳи соҳтмонӣ тайёр мекунанд. Ҳамин тавр, дар асоси ҳамон як ашёи хоми ибтидой (дар мисоли мо, ҳӯлаи оҳан) корхона истеҳсоли маҳсулоти гуногунифату таъиноту технологияи истеҳсолашон ҳархеларо ташкил менамояд.

Ғайр аз ин меъёру нишонаҳо таснифоти корхонаҳо аз рӯи иқтидори нерӯҳои истеҳсолӣ (андозаҳои корхона) густариши васеъ ёфтааст. Чун қоида, ҳамаи корхонаҳоро метавон ба се гурӯҳ тақсим кард: хурд, миёна ва калон (азим). Ҳангоми нисбатдиҳии корхона ба яке аз ин гурӯҳҳо нишондиҳандҳои зеринро ба назар мегиранд:

- Шумораи коргарон;
- Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ифодаи арзишӣ;
- Арзиши фондҳои асосии истеҳсолӣ;
- Иқтидори истеҳсолии корхона.

Низоми марказонидашудаи идоракунии иқтисодиёт дар гузашта такя ба иттиҳодияҳои азими истеҳсолӣ мекард ва инкишофи онҳоро ҳавасманд менамуд. Дар саноати мамлакат андози миёнаи корхонаҳо (аз рӯи шумораи коргарон) нисбат ба корхонаҳои мамолики Ғарб ва Ҷопон 8–12 маротиба бузург буд. Ин ҳол низ вобастаи якчанд сабаб буд:

якум, – аз маркази ягона идора кардани объектҳои азими каммиқдор осонтар аст нисбат ба идоракунии шумораи зиёди объектҳои хурд;

дуюм, – низоми мутамаркази давлатӣ ба инкишофи соҳибкории хурд мусоидат намекунад, зоро чун инҳисоргари ягонаи ҳоҷагии ҳалқ аз рақобат ва натиҷаҳои номусоиди инҳисори корхонаҳои азими дохилӣ эмин аст;

сейом, – истеҳсолоти калонмиқёс новобаста аз шакли моликият ва сохтори давлатӣ нисбат ба истеҳсолоти хурдмиқёс са-мараноктару босубот аст.

Корхонаҳои азим аз ҳисоби тамаркузи истеҳсолот, маҳсус-гардонии дохилӣ ва кооперикунонӣ якчанд бартарӣ доранд. Масалан, барои тайёр кардани маҳсулоти бисёр таҷҳизоту тех-нологияе истифода мешаванд, ки нишондиҳандаҳои иқти-садиву техникии баланд доранд.

Фарз кардем, ҳатти автоматие, ки барои тайёр кардани ошиқ-маъшуқи дар истифода мешавад, соҳиби иқтидори истеҳсолии 1,5 млн. маснуот дар як сол мебошад ва дар корхонаи калон ҳар як маснуот 1,2 сомонӣ даромад меорад, ки ин даромад дар як сол 1,8 млн сомониро ташкил медиҳад. Арзиши ҳатти автоматӣ бо расонидан ва устуворсозӣ-5,4 млн. сомонӣ аст.

Пас мӯҳлати талофият (ҷуброн)-и ҳароҷот 3 сол (5,4 млн. сомонӣ / 1,8 млн. сомонӣ = 3 сол) аст, ки пас аз ин муддат ҳатти автоматӣ ба корхона даромади калон меорад. Агар ҳамин ҳатти автоматиро дар корхонаи хурд барои истеҳсоли миқдори ками ошиқ-маъшуқи дар (100 ҳазор маснуот дар 1 сол) истифода ба-рем, он гоҳ корхона зарар мебинад, зеро мӯҳлати талофияти ҳатти автоматӣ шартан 45 солро ташкил мекунад: (5,4 млн. сомонӣ / 120000 сомонӣ = 45 сол).

Ин ҳатти автоматии зикршуда дар корхонаи хурд аз рӯзи оғози кор зарар меорад, зеро ҳароҷоти иловагии истеҳлож, таъмир ва хизматрасонӣ дар ҳаҷми пурраи арзиши тавозуни нигоҳ дошта шуда, иқтидори таъминқунандаи сарфа хеле кам истифода мешавад. Ҳамин тавр, техникаи нави сермаҳсул ба-рои корхонаи хурд, чун қоида, дастнорас мебошад. Амалан, соҳибкории хурд, хусусан, дар соҳаи истеҳсолӣ ба қўмақу даст-гирии давлат дар шароити имрӯза эҳтиёҷ дорад.

Иқтисоди бозории ғайримарказишуда, зери фишори инҳисорӣ дар симои корпоратсияву иттиҳодияҳои калон қарор дорад. Барои мубориза бо онҳо сохторҳои давлатӣ маҷбуранд, ки инкишофи ҳаматарафаи соҳибкории хурду миёнаро қадрёйӣ ва дастгирӣ намоянд. Бо мувофиқати давлат ва дастгирии он дар баробари корпоратсияҳои азим ҳазорҳо истеҳсолкунан-дагон-корхонаҳои хурд арзи вуҷуд мекунанд. Соҳибкории хурд и

Донишгоҳи технология

Тоҷик том

ВИБЛИОТЕКА

Технолоѓи го университета

Ҷумҳурии Ӯзбекистон

ИНЗ. №

имкон намедиҳад, ки ширкатҳои бузург дар бозори фурӯш дар масъалаи шароити истеҳсолу фурӯш, сифату нархи маҳсулот яккахукмрон бошанд. Дар мувофиқат бо ин падида вазъият дар бозори пивофурӯшии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико руҳдодаро мисол овардан мумкин аст. Шаш корхонаи азими пивопазии Амрико муддати тӯлонӣ истеҳсолу фурӯши ин нӯшокиро назорат мекарданд. Дар ниҳояти кор, мувофиқи шаҳодати пурсиши истеъмолкунандагон, инҳисорӣ ба паствавии сифати нӯшокӣ овард. Аммо бо пайдоиши садҳо заводҳои хурди пивопазӣ дар нимаи солҳои 80-уми асри XX вазъият тағйир ёфт. Ҳарчанд мувофиқи маълумотҳои оморӣ ҳаҷми истеҳсоли ин заводҳои хурд дар нисбати истеҳсолоти умумии пивопазӣ ҳамагӣ андак зиёдтар аз 1%-ро ташкил дод, аммо корхонаҳои азим сифату номгӯи ин маҳсулотро беҳтар намуданд, то бозори худро аз даст надиҳанд.

Боби 2. Шаклҳои ташкилий-хуқуқии корхона

- 2.1. Рафоқатҳои хоҷагидорӣ
- 2.2. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ
- 2.3. Ҷамъиятҳои саҳомӣ
- 2.4. Кооперативҳои истеҳсолӣ (артел)
- 2.5. Корхонаи воҳиди давлатӣ

2.1. Рафоқатҳои хоҷагидорӣ

Субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ки дар иқтисодиёти миллии ҳар як мамлакат фаъолият мекунанд, аз нуқтаи назари шакли ташкилий-хуқуқӣ, ҳаҷм ва самти фаъолият аз ҳамдигар фарқ доранд. Аммо бо назардошти ҳамаи ин гуногуниӣ, фарқиятҳо низоми меъёрҳои қонунгузории танзими фаъолияти хоҷагидории корхонаҳо мавҷуд аст, ки субъектҳои мазкурро ба гурӯҳҳои муайян ва намудҳо ҷудо мекунад.

Хуқуқи соҳибкорӣ мавҷудияти шакл ва намудҳои гуногуни субъектҳои фаъолияти соҳибкориро пешбинӣ менамояд. Дар қатори соҳибкории инфиродӣ, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои зерини субъекти фаъолияти соҳибкориро ҳамчун ташкилоти тиҷоратӣ эътироф менамояд: рафоқатҳои пурра ва коммандитӣ (ба боварӣ асосёфта), ҷамъияти масъулияташ маҳдуд ва номаҳдуд (иловагӣ), кооператив ва корхонаҳои хурд, инчунин иттиҳодияи корхонаҳо: ассотсиатсияҳои хоҷагидорӣ, консерн, консорсиум, синдикат, картел, холдинг ва гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ. Барои тасаввуроти амиқ пайдо намудан ҳар як аз ин субъекти фаъолияти хоҷагидориро дар алоҳидагӣ дидар мебароем.

Рафоқатҳои хоҷагидорӣ.Faъолияти соҳибкорӣ дар намуди соҳибкории инфиродӣ имкониятҳои ниҳоят маҳдуд дошта, бештар дар мисоли бизнеси хурд паҳн гаштааст. Барои фаъолияти соҳибкории нисбатан бузургтар бояд якчанд ташкилотҳо якҷоя шуда, шакли муштараки фаъолиятро таш-

кил намоянд. Одатан иттиҳодияи иштирокчиёни фаъолияти соҳибкорӣ барои пешбурди муштараки бизнес рафоқатҳо номида мешавад. Иштироки шарикон дар рафоқатҳо бо созиши хаттӣ ва ё шартнома мустаҳкам карда мешавад. Бо мақсади ташкили алоқаи зич ва мустаҳкам рафоқатҳоро ҳамчун корхона таъсис медиҳанд. Рафоқатҳо имконият медиҳанд, ки на танҳо қобилияти иштирокчиён, балки сармояи онҳо низ муттаҳид гардад.

Дар қисми 1 Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ дар шакли ширкату ҷамъияти ҳоҷагидорӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ таъсис дода мешаванд. Рафоқатҳои ҳоҷагидорӣ дар алоҳидагӣ дар Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод нашудааст. Танҳо ишора ба таъсиси ширкату ҷамъиятҳои ҳоҷагидорӣ мумкин аст, ки таъсиси рафоқатҳои ҳоҷагидорикунандаро бавосита дар баргирифта бошад.

Шахсоне, ки рафоқатҳои ҳоҷагидорикунандаро таъсис медиҳанд, муассисони он шуморида мешаванд. Ҳар яки онҳо ба рафоқат ҳиссаи муайян гузошта, иштирокчии он мегарданд. Сармояи ибтидоиро сармояи оинномавӣ меноманд.

Иштирокчиёни рафоқатҳои ҳоҷагидорикунанда ҳуқуқи иштирок дар идораи фаъолият, гирифтани маълумот дар бораи фаъолияти рафоқат, ошно шудан бо ҳучҷатҳои он, иштирок дар тақсими фоида, ҳангоми барҳам додани рафоқат гирифтани қисми моликиятро, ки баъди ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон боқӣ мемонад, доранд.

Дар навбати худ иштирокчиёни рафоқатҳои ҳоҷагидорикунанда дар назди ташкилоте, ки аъзои он мебошанд, масъуланд. Иштирокчиён бояд талаботҳои ҳучҷатҳои таъсисиро ичро карда, сари вақт ва пурра аъзоҳаққии ҳудро пардоҳт намоянд, сирри тиҷоратиро нигоҳ доранд, маълумоти маҳфири паҳн накунанд. Ба таркиби моликияти рафоқат воситаҳои асосӣ (бино, иншоот, таҷхизот), воситаҳои гардон (захираи ашёи хом, масолех, маҳсулоти тайёр, истеҳсолоти нотамом ва дигар арзишҳои молӣ-моддӣ), воситаҳои пулӣ ва дигар

арзишҳо, ки дар соҳибият, ихтиёрдорӣ, истифодабарии он қарор дорад, дохил мешаванд.

Рафоқатҳои хоҷагидорикунанда шахси ҳуқуқӣ намебошанд. Яъне онҳо ба он маънӣ субъекти мустақил намебошанд, ки ҳамчун воҳиди ягона бо номи фирмавӣ, оиннома ва моликияти алоҳида ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифта намешаванд. Ин иттифоқи имкониятҳои баробар буда, одатан, дар асоси созишнома фаъолият мекунанд. Ҳар яке аз иштирокчиёни рафоқат на ҳамчун коргари он, балки ҳамчун иштирокчии фаъолияти умумӣ, ки бо моликияти шахсии худ масъулият дорад, баромад мекунанд.

Вобаста аз намуди масъулияти молу мулкӣ иштирокчиёнаш, рафоқатҳо, якум, – ба рафоқатҳои пурра ва дуюм, – ба боварӣ асосёфта (коммандитӣ) тақсим мешаванд.

Рафоқати пурра. Ин намуди рафоқат бо мақсади пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси шартномаи байни онҳо баста шуда, таъсис дода мешавад.

Яке аз хусусиятҳои асосии рафоқати пурра дараҷаи баланди масъулияти молу мулкӣ иштирокчиёнаш оиди иҷро намудани ўҳдадориҳои қабулгардида мебошад. Дар ҳолати ноомадҳои молиявӣ, вақте ки шарикони баҳри пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ муттаҳидшуда, қарздор мешаванд, онҳо на танҳо дар доираи ҳиссаи гузашташуда, балки бо тамоми моликияти шахсиашон (ҳатто моликияти оилаи онҳо, агар мувофиқи талаботҳои ҳуқуқӣ тақсим нашуда бошад) оиди ўҳдадориҳои бавучудомада масъуль мебошанд.

Моликияти умумие, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ муттаҳид карда шудаст, моликияти умумии ҳиссавиро ташкил дода, ҳар як иштирокчӣ ҳиссаи худро дорост. Ҳисса ҳамон қисми арзиши пулии моликиятро нишон медиҳад, ки ба иштирокчии алоҳида даҳл дорад.

Рафоқати пурра шахси ҳуқуқӣ буда, дорои маҷмӯи ҳуқуқҳое мебошад, ки ба он имконият медиҳад ҳамчун субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ баромад кунад. Яъне рафоқати пурра метавонад дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад кунад. Инчунин, рафоқатҳои пурра метавонанд дар муносибатҳои

шартномабандӣ бо дигар субъектҳои хоҷагидорӣ иштирок ку-нанд, дар вазъияти зарури бо мақомоти давлатӣ ҳамкорӣ на-моянд ва ўҳдадориҳои муайянро бар дӯш гиранд.

Намояндагӣ ва иҷрои амал аз номи рафоқат аз ҷониби иштирокчии дилҳоҳи он, амали рафоқат ҳисобида мешавад. Тағйирот дар таркиби иштирокчиёни рафоқат қатъи фаъолияти онро ба миён меорад.

Рафоқати коммандитӣ ё ин ки ба боварӣ асосёфта ба монанди рафоқати пурра иттиҳодияни шахсони воқеӣ ва ё ҳуқуқӣ мебошад, ки барои фаъолияти якҷояи хоҷагидорӣ дар асоси шартнома муттаҳид шудаанд. Фарқияти асосии рафоқати ба боварӣ асосёфта аз рафоқати пурра дар он аст, ки танҳо як қисми иштирокчиёнаш (комплементария) аз рӯи ўҳдадориҳои рафоқат бо молу мулки худ масъулияти пурра ва иловагӣ до-ранд. Қисми дигари иштирокчиён, ки коммандант номбар мешаванд, аз рӯи ўҳдадориҳои рафоқат танҳо дар доираи ҳиссаи гузоштаи худ масъулият доранду ҳалос.Faъолияти рафоқатҳои коммандитӣ дар асоси шартномаи таъсисӣ ба роҳ монда мешавад. Иштирокчии рафоқат ўҳдадор аст ҳиссаи худро дар сармояи ибтидоии рафоқат пардоҳт намояд. Рафоқати ба боварӣ асосёфта чун рафоқати пурра метавонад бо роҳҳои зе-рин таъсис дода шавад:

1. Бе таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ (дар ин ҳолат ҳиссаи иштирокчиён дар тавозуни яке аз аъзоёни ҳақиқии рафоқат дарҷ карда мешавад);

2. Бо таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва моликияти ҷудогона (ҳиссаи иштирокчиён дар тавозуни рафоқат ба қайд гирифта мешавад).

Асосан, таҷрибаи таъсиси чунин шакли фаъолияти соҳибкорӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар намерасад. Шояд ин аз набудани механизмҳои мукаммали муносибатҳои бозорӣ ва ё норасогии базаи меъёрий-ҳуқуқӣ бо-шад. Ҳаминро бояд ба эътибор гирифт, ки дар иқтисодиёти бисёр давлатҳои пешрафтаи иқтисоди бозорӣ рафоқатҳо васеъ паҳн шуда, яке аз шаклҳои асосии ташкили фаъолияти мушта-раки соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад.

2.2. Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ

Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ. Мувофиқи моддаи 94 қисми 1 Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон «Чамъияти аз ҷониби як ё якчанд шахс таъсисгардидае чамъияти дорои масъулияти маҳдуд дониста мешавад, ки сармояи оинномавии он ба ҳиссаи баробар ба андозаи муайяннамудаи хӯҷатҳои таъсисӣ тақсим шудааст». Бе чуну ҷаро нишонаи асосие, ки ном ва бартарияти асосии чамъияти дорои масъулияти маҳдудро муайян кардааст, ин масъулияти маҳдуд доштани иштирокчиёнаш мебошанд. Яъне онҳо танҳо дар доираи ҳиссаи гузаштаи худ масъулият доранд. Дар навбати худ ҷамъият дар назди кредиторон бо тамоми моликияти худ масъулият дорад.

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ЧДММ) ин иттиҳодияни ихтиёрии шаҳрвандон ва ё шахсони ҳукуқие мебошад, ки бо мақсади фаъолияти якҷояи ҳоҷагидорӣ таъсис дода мешавад. Сармояи оинномавии ҷамъият аз ҳисоби ҳиссагузориҳои аъзоёнаш ташаккул ёфта, набояд аз меъёри муайяннамудаи қонун кам бошад.

Далели он, ки иштирокчиёни ЧДММ аз рӯи ӯҳдадориҳои ҷамъият масъулият надоранд, бевосита бартарии асосии ин шакли ташкили фаъолият мебошад. Ҳақиқатан, дар ҳолати акс аъзои чунин ҷамъият танҳо ҳиссаи ба сармояи оинномавӣ гузаштаашро аз даст медиҳад. Ин чунин маънои дорад, ки таваккали соҳибкорӣ, қаблан, дар доираи маблағи муайян маҳдуд карда шудааст. Масъулияти маҳдуд, воқеан, омили афзалиятнок мебошад, чунки ягон корхонаи хурду миёна дар шароити ногувори иқтисодие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дучори он гардид, аз муфлишшавӣ эмин нест.

Мувофиқи банди 3 моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» аз 10 майи соли 2002 ЧДММ шахси ҳукуқӣ буда, бо тартиби муқарраршуда метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он

суратхисоби бонкӣ күшояд. Ин ҷамъият, инчунин, мувофиқи қонуни мазкур бояд номи фирмавии худро дошта бошад. Номи пурраи фирмавии ҷамъият бояд бо забони давлатӣ ва бо ишораи «дорои масъулияти маҳдуд» ва ё ихтисори «ҶДММ» сабт карда шавад.

Шумораи иштирокчиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд набояд аз 30 нафар зиёд бошад. Дар акси ҳол, агар шумораи иштирокчиёни он то ҳадди муқарраргардида кам карда нашавад, он бояд дар давоми сол ба ҷамъияти саҳҳомӣ табдил ёбад ва баъди гузаштани ин мӯҳлат бошад, бо тартиби судӣ бояд барҳам дода шавад.

Ҕамъияти дорои масъулияти маҳдуд ҷамъияти ҳочагидории дигарро, ки аз як шахс иборат аст, ба сифати иштирокчии ягона дошта наметавонад.

Ҳуҷҷатҳои таъсисии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартномаи таъсисии аз ҷониби муассисони он имзогардида ва оинномаи онҳо тасдиқнамуда ба ҳисоб меравад. Агар ҷамъиятро як шахс таъсис диҳад, ҳуҷҷати таъсисии он оиннома мебошад.

Сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз арзиши саҳмҳои иштирокчиёни он иборат аст ва он андозаи ҳадди аққали амволи ҷамъиятро муайян мекунад, ки манфиати кредиторони онро кафолат медиҳанд. Андозаи сармояи оинномавӣ аз маблағи муайяннамудаи Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд» камтар буда наметавонад.

Мақоми олии идораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд маҷлиси умумии иштирокчиёни он мебошад.

Дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд мақоми иҷроия (дастачамъӣ ё инфиродӣ) таъсис дода мешавад, ки роҳбарии ҷории фаъолияташро он анҷом дода, ба маҷлиси умумии иштирокчиёни он ҳисбот медиҳад. Мақоми идораи инфиродии ҷамъият метавонад, инчунин, берун аз ҷумлаи иштирокчиёни он низ интихоб гарداد.

Ҕамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад ба таври ихтиёрӣ бо қарори яқдилонаи иштирокчиёнаш аз нав ташкил ё

барҳам дода шавад. Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад ба чамъияти саҳомӣ ё кооперативи истеҳсолӣ табдил ёбад.

Чамъияти дорои масъулияти иловагӣ. Чамъияти дорои масъулияти иловагӣ (ЧДМИ) чамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё ҷанд шахс таъсис гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳӯҷатҳои таъсисӣ муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад; иштирокчиёни ҷунин чамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо амволи худ ба андозаи дар ҳӯҷатҳои таъсисии чамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон баробари арзизи саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки субсидиарӣ доранд. Агар дар ҳӯҷатҳои таъсисии чамъият тартиби дигари тақсимоти масъулияти пешбинӣ нагардида бошад, дар сурати муфлишавии яке аз иштирокчиён масъулияти ўз аз рӯи ӯҳдадориҳои чамъият байни иштирокчиёни боқимонда мутаносибан ба саҳмҳояшон тақсим карда мешавад.

Номи фирмавии чамъияти дорои масъулияти иловагӣ бояд номи чамъият, инчунин, ибораи «дорои масъулияти иловагӣ»-ро дар бар гирад. Дар дигар маврид чамъияти дорои масъулияти иловагӣ аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои чамъияти дорои масъулияти маҳдуд барobar бархурдор аст.

2.3. Чамъиятҳои саҳомӣ

Дар низоми муносибатҳои иқтисодиёти бозорӣ чамъиятҳои саҳомӣ яке аз шаклҳои босамари ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ буда, бо роҳи марказонидани сармояи шахсони гуногун тавассути барориш ва фурӯши саҳмияҳо бо мақсади амалисозии фаъолияти ҳоҷагидорӣ ва гирифтани фоида таъсис дода мешавад. Шакли саҳомии ҳоҷагидорӣ дар иқтисодиёти давлатҳои пешрафтаи саноатӣ мавқеи устувор дошта, қисми

чудонашавандай низоми муносибатҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.

Агар ба таърихи пайдоиши шакли саҳомии ҳочагидорӣ на-зар андозем, вазифаи таърихии ҷамъиятҳои саҳомӣ дар амали-гардонии лоиҳаҳои бузург ва сармояғунҷоиши ниҳоят қалон дошта маънидод карда мешавад. Аҳамияти ҷамъиятҳои саҳомиро матраҳ сохта К. Маркс дар асари номдори худ «Капитал» менависад: «Ҷаҳон то ба имрӯз бе роҳи оҳан мемонд, агар интизор мешудем, ки ғуншавии алоҳидаи сармоя то ҳадде мепрасад, ки барои соҳтани роҳҳои оҳан кифоягӣ мекард. Баръакс ҷамъиятҳои саҳомӣ дар як лаҳзаи кӯтоҳ онро амалӣ соҳтанд.»

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз 07. 03. 2008 ҷамъияти саҳомӣ ташкилоти тиҷоратиест, ки сармояи оинномавии он ба миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шуда, иштирокчиёни (саҳмдорони) он аз рӯи ӯҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд ва таваккали зарари вобаста ба фаъолияти онро дар доираи арзиши саҳмияҳои мансубашон ба зимма доранд. Аз рӯи моҳияти иқтисодӣ ин чунин маъно дорад, ки ҷамъияти саҳомӣ дар асоси ҳиссагузории моддӣ ва молиявии шахсони воқеӣ ва ё ҳукуқӣ ташкил карда шуда, ба фаъолияти муайян даст мезанад. Барои таъсиси ҷамъиятҳои саҳомӣ ҳаридорони саҳмия метавонанд малағи ҳариди саҳмияро дар шакли пулий ва ё дигар амволи арзишманд пардоҳт намоянд. Аммо бояд дар назар дошт, ки ҳангоми пардоҳт намудани арзиши саҳмия бо ягон намуди моликият талаботҳои сармояи оинномавиро ба инобат гирифтанд зарур аст. Яъне моликияти ба ихтиёри ҷамъият додашаванд бояд ба намуди фаъолияти ҷамъият созгор ва мувофиқ бошад. Азбаски механизми ташкил ва фаъолияти ҷамъияти саҳомӣ аз дигар шакли ташкили фаъолияти ҳочагидорӣ фарқ мекунад, бинобар ин қонунгузорӣ фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомиро бо қонун ва санадҳои алоҳидаи даҳлдор танзим менамояд.

Мувофиқи қонуни қайдшуда ҷамъияти саҳомӣ ҳамчун субъекти хоҷагидорикунанда ҳуқуқ дорад, ки ба ҳама гуна намуди фаъолият (ба истиснои намудҳои муайяни фаъолияте, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст) машғул шавад. Дар аксар давлатҳо, аз он ҷумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи манфиатҳои давлат ва зарурати иҷтимоӣ, фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ дар бахшҳои алоҳида низ манъ карда мешавад. Қонунгузор мӯҳлати фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомиро маҳдуд намесозад, вале тартиби дигар метавонад дар оинномаи он дарҷ шуда бошад. Яъне муассисон ҳуқуқ доранд мӯҳлати фаъолияти ҷамъияти таъсисдошавандаро маҳдуд созанд.

Ҷамъияти саҳомӣ шахси ҳуқуқӣ буда, дорои номи фирмавӣ бо ишораи ҳатмии шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, нишони фирмавӣ, мӯҳр бо номи нишонаи фирмавӣ мебошад. Ҷамъияти саҳомӣ дорои молу мулки алоҳида буда, он дар тавозуни мустақил ба ҳисоб гирифта мешавад. Азбаски ҷамъияти саҳомӣ шахси ҳуқуқӣ мебошад, инчунин, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва ғайримолумулкии шахсиро ба даст орад, дорои ӯҳдадорӣ бошад, дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад кунад. Ҷамъияти саҳомӣ аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти даҳлдори давлатӣ мақоми шахси ҳуқуқиро соҳиб мегардад. Бояд қайд намуд, ки дар инкишофи назарияи шахси ҳуқуқӣ низоми муносибатҳои саҳомӣ ва маҳсусан, ҷамъиятҳои саҳомӣ нақши хеле намоён доранд.

Ҷамъияти саҳомӣ дар масъалаи муайянкуни шакли идоракунӣ, қабули қарорҳои хоҷагидорикунандагӣ, фурӯш, муқарраркуни нарҳ, пардохти ҳаққи меҳнат ва тақсимоти фоидаи соғ мустақилияти пурра дорад. Дар мавридҳои алоҳида мустақилияти мазкур мумкин аст аз ҷониби давлат, дорандагони бастаи калони саҳмияҳо, иштирокчиёни беруна ва дигарон маҳдуд карда шавад.

Чамъиятҳои саҳомӣ метавонанд дар шакли пӯшида ва ё күшода таъсис дода шаванд. Одатан пӯшида ё күшода будани чамъият дар оинномаи он нишон дода мешавад.

Чамъияти саҳомие, ки саҳмияҳои он озодона, яъне тавассути обунаи озод паҳн ва ё хариду фурӯш карда мешаванд ба қатори чамъияти саҳомии күшода дохил карда мешаванд. Қонунгузорӣ, инчунин, шумораи муассисон ва саҳмдорони чамъияти саҳомии күшодаро маҳдуд намесозад.

Саҳмдорони чамъияти саҳомии күшода метавонанд саҳмияҳои худро бе розигии дигар саҳмдорони чамъият бегона кунанд. Чамъияти саҳомии күшода ўҳдадор аст, ки ҳар сол ҳисботи солона, тавозуни муҳосибавӣ ва ҳисботи фоидаю зарарро барои маълумоти умум нашр намояд.

Бо мақсади таъмини ҳимояи манфиатҳои қарздиҳандагон давлат тавассути қонун ҳадди минималии сармояи оинномавии чамъиятҳои саҳомиро муқаррар менамояд. Зимнан, мувофиқи қонун дар бораи чамъиятҳои саҳомӣ сармояи ҳадди ақалли оинномавии чамъияти саҳомии күшода набояд аз панҷ ҳазор сомонӣ камтар бошад. Афзалияти асосии чамъияти саҳомии күшода дар он аст, ки шакли мазкури ташкили чамъият имконияти бештари ҷалби сармояро доро мебошад.

Чамъияти саҳомие, ки саҳмияҳояш танҳо байни муассисони он ё гурӯҳи дигари шахсони қаблан муайянгардида паҳн ва ё хариду фурӯш карда мешаванд, чамъияти саҳомии пӯшида номида мешавад. Чунин чамъияти саҳомӣ ҳуқуқ надорад барои саҳмияҳои баровардааш обунаи күшода эълон намояд ё онҳоро барои харид ба гурӯҳи номаҳдуди шахсон пешниҳод кунад.

Шумораи саҳмиядорони чамъияти саҳомии пӯшида набояд аз 50 нафар зиёд бошад. Агар шумораи саҳмиядорони чамъияти саҳомии пӯшида аз шумораи ниҳоии муқарар-намудаи қонун бештар бошад, ин чамъияти саҳомӣ дар муддати на зиёда аз як сол бояд ба чамъияти саҳомии күшода таб-

дил дода шавад, ё ин ки шумораи саҳмдорон ба талаботи қонун мувофиқ карда шавад. Агар шумораи саҳмиядорони он то шумораи ниҳоии муқаррарнамудаи қонун кам нагардад ва дар мӯҳлати муқарраршуда қарор дар бораи ба ҷамъияти саҳомии кушода табдил додан қабул карда нашавад, фаъолияти ҷамъияти саҳомӣ ғайриқонунӣ ҳисобида шуда, бо қарори суд барҳам дода мешавад.

Ҳадди минималии сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии пӯшида набояд аз ҳазор сомонӣ камтар бошад.

Ҷамъиятҳои саҳомӣ ҳуқуқ доранд дар ҳудуди Ҷумхурии Тоҷикистон ва берун аз он филиалу намояндагиҳо таъсис диханд. Филиал ва намояндагиҳои ҷамъияти саҳомӣ шахси ҳуқуқӣ намебошанд, агар тартиби дигаре дар низомномаи онҳо нишон дода нашуда бошад. Филиал ва намояндагиҳои ҷамъияти саҳомӣ бо қарори маҷлиси умумии саҳмдорон таъсис дода шуда, аз ҷониби ҷамъияти таъсисдиҳанда бо моликият ва захираҳои зарурӣ таъмин ва дар асоси низомнома фаъолият менамоянд.

Дар таҷрибаи хоҷагидорӣ рафоқат ва ҷамъиятҳои хоҷагидорро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Фарқияти асосии ҷамъиятҳои саҳомӣ аз рафоқатҳо ва дигар ҷамъиятҳои хоҷагидорикунанда дар он аст, ки дар рафоқат ва ҷамъиятҳо (ЧДММ, ЧДМИ), пеш аз ҳама, шахсони алоҳида (соҳибкорон) бо моликияти худ барои фаъолияти мушаҳхаси муштарак муттаҳид мешаванд, дар ҷамъиятҳои саҳомӣ бошад, танҳо сармоя барои амалисозии фаъолияти муайян марказонида мешавад.

2.4. Кооперативҳои истеҳсолӣ (артелҳо).

Кооперативҳои истеҳсолӣ (артелҳо). Мувофиқи моддаи 118 Кодекси Граждании Ҷумхурии Тоҷикистон Кооперативи истеҳсолӣ (артел) иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси

узвият барои фаъолияти муштараки истеҳсолӣ ё дигари хоҷагидорӣ (истеҳсол, коркард, фурӯши маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар, ичрои корҳо, савдо, хизматрасонии майшӣ, ва дигар намудҳои хизматрасонии дигар) эътироф мегардад, ки ба иштироки шахсии меҳнатӣ ва дигар тарзи иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчиён)-и он муттаҳид соҳтани аъзоҳаққии саҳмии амволӣ асос меёбад.

Дар қонун ва ҳуҷҷатҳои таъсисии кооперативи истеҳсолӣ иштироки шахси ҳуқуқӣ дар фаъолияти он пешбинӣ шуда мегавонад. Кооперативи истеҳсолӣ шахси ҳуқуқӣ ва ташкилоти тиҷоратӣ мебошад.

Кооператив бевосита бо қарори муассисон таъсис дода мешавад. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шуморай аъзоёни кооператив набояд аз 5 (панҷ) нафар кам бошад. Номи фирмавии кооператив бояд номи он ва калимаҳои "кооперативи истеҳсолӣ" ё "артел"-ро дар бар гирифта бошад.

Молу мулке, ки моликияти кооперативи истеҳсолиро ташкил медиҳад, мутобиқи оинномаи кооператив ба саҳмҳои аъзои он тақсим карда мешавад.

Тибқи оинномаи кооператив мумкин аст муқаррар карда шавад, ки қисми муайяни амволи ба кооператив тааллуқдошта фондҳои тақсимнашаванд буда, онҳо барои мақсадҳои муайянамудаи оиннома истифода мешаванд.

Қарори таъсис намудани фондҳои тақсимнашавандаро, агар дар оинномаи кооператив тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, аъзои кооператив яқдилона қабул мекунанд.

Узви кооператив вазифадор аст, ки то лаҳзаи ба қайдгирии кооператив на камтар аз 10 фоизи саҳмпулий ва қисми боқимондаи онро дар давоми як соли пас аз бақайдгирий супорад. Кооператив барои баровардани саҳмияҳо ҳуқуқ надорад.

Агар дар қонун ё оинномаи кооператив тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, фоидаи кооператив дар байни

аъзояш мутобиқи иштироки меҳнатии онҳо тақсим карда мешавад. Молу мулке, ки пас аз барҳам додани кооператив ва қонеъ гардонидани талаботи кредиторони он боқӣ мемонад, низ ба ҳамин тартиб тақсим карда мешавад.

Мақоми олии идораи кооператив маҷлиси умумии аъзоёни он мебошад. Дар кооперативе, ки шумораи аъзояш зиёда аз 50 (панҷоҳ) нафар мебошад, метавонад шӯрои нозирон таъсис дода шавад, ки он фаъолияти мақомоти икроияи кооперативро назорат мекунад.

Мақомоти икроияи кооператив раёсат ё раиси он мебошад. Онҳо ба фаъолияти ҳамарӯзай кооператив роҳбарӣ карда, ба шӯрои нозирон ва маҷлиси умумии аъзои кооператив ҳисботдиҳанда мебошанд.

Шӯрои нозирон ва раёсати кооператив, инчунин, раиси кооператив танҳо аъзои кооператив буда метавонад. Узви кооператив дар як вақт узви шӯрои нозирон ва узви раёсат ё раиси кооператив буда наметавонад.

Салоҳияти мақомоти идораи кооператив ва тартиби қарор қабул кардани онҳо тибқи қонун ва оинномаи кооператив мурдиян карда мешаванд.

Ба салоҳияти истисноии маҷлиси умумии аъзои кооператив инҳо дохил мешаванд:

а) қабул ва тағйир додани оинномаи кооператив;

б) таъсис додани шӯрои нозирон ва қатъ гардонидани ваколати аъзои он, инчунин, таъсис додан ва қатъ намудани ваколати мақомоти икроияи кооператив, ба шарте ки ин ҳукуқ мутобиқи оинномаи кооператив ба шӯрои нозирони он дода нашуда бошад;

в) қабул ва хориҷ кардани аъзои кооператив;

г) тасдиқ намудани ҳисботи солонаю тавозуни бухгалтерии кооператив ва тақсим кардани фоидаю зиёни он;

д) қабул кардани қарори азнаташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии кооператив.

Тибқи қонуни кооперативҳои истеҳсолӣ ва оинномаи кооператив ба салоҳияти истисноии маҷлиси умумӣ мумкин аст, инчунин, ҳалли масъалаҳои дигар низ мансуб дониста шавад.

Ҳалли масъалаҳои марбут ба салоҳияти мустаснои маҷлиси умумӣ ё шӯрои нозирони кооперативро онҳо ба мақомоти иҷроияи кооператив супурида наметавонанд. Узви кооператив ҳангоми қабули қарори маҷлиси умумӣ як овоз дорад.

Кооперативи истеҳсолӣ мумкин аст, ки бо қарори маҷлиси умумии аъзои он ихтиёран аз нав ташкил ё барҳам дода шавад. Асосҳои дигар ва тартиби азнаташкилдиҳию барҳамдиҳии кооператив мувофиқи Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикстон ва дигар қонунҳо муайян карда мешавад. Кооперативи истеҳсолӣ бо қарори яқдилонаи аъзоёнаш метавонад ба ширкат ё ҷамъияти хоҷагидорӣ табдил дода шавад.

Фарқиятҳои асосии байни кооператив ва ҷамъиятҳо дар ин аст:

- ҳангоми идоракунии кооператив дар ҷараёни амалисозии фаъолияти идоракунӣ ҳар як аъзои он новобаста аз ҳаҷми ҳиссаи гузоштааш як овоз дорад. Овозҳои ҳалқунанда дар ҶДММ дар байни иштирокчиён вобаста ба ҳаҷми ҳиссаи гузоштаашон тақсим карда шудааст;

- барои кооперативҳо ҳаҷми даромад аз бузургии ҳиссаҳои гузоштаи аъзоёнаш вобастагӣ надорад. Даромади иштирокчиёни ҶДММ бошад аз бузургии ҳиссаашон дар сармояи оннномавии ҷамъият вобаста аст;

- номгӯи ҳӯҷҷатҳои таъсисӣ барои ҷамъиятҳо ва кооперативҳо гуногун аст.

2.5. Корхонаи воҳиди давлатӣ

Ташкилоти тиҷоратие корхонаи воҳид эътироф карда мешавад, ки ҳуқуқи ба амволи вобастакардаи молик соҳиб шуданро надорад. Амволи корхонаи воҳид тақсимнашаванд буда, ба саҳмҳо (ҳиссаҳо), аз ҷумла, байни коргарони корхона тақсим карда намешавад. Дар оинномаи корхонаи воҳид бояд маълумот дар бораи мавзӯъ ва мақсади фаъолияти корхона, инчунин, дар бораи андозаи фонди оинномавии корхона ва тартибу манбаъҳои ташаккули он дарҷ гардида бошад.

Танҳо корхонаҳои давлатӣ метавонанд дар шакли корхонаи воҳид таъсис дода шаванд. Амволи корхонаи давлатии воҳид таҳти моликияти давлатӣ қарор гирифта, чунин корхона дори ҳуқуқи идораи ҳочагидорӣ аст. Номи фирмавии корхонаи воҳид бояд ишора ба молики ин амволро дошта бошад.

Мақоми корхонаи воҳид роҳбари он мебошад, ки аз ҷониби молик ё мақоми ваколатдори молик таъин карда мешавад ва ба онҳо ҳисбот медиҳад. Корхонаи воҳид аз рӯи ӯҳдадориҳояш бо тамоми амволаш масъулият дорад ва аз рӯи ӯҳдадориҳои молики амволаш масъулият надорад.

Мавқеи ҳуқуқии корхонаҳои давлатии воҳид бо Кодекси Гражданӣ ва Қонун "Дар бораи корхонаҳои давлатӣ" муайян карда мешавад.

Молики амволи корхонаи воҳид, аз рӯи ӯҳдадориҳои корхона масъулият надорад. Ин қоида, инчунин, дар мавриди масъулияти корхонаи воҳиде, ки корхонаи фаръиро таъсис додааст, тибқи ӯҳдадориҳои корхонаи фаръӣ татбик мегардад.

Корхонаи воҳиди ба ҳуқуқи ҳочагидорӣ асосёфта

Корхонаи воҳид бо қарори мақоми давлатии ваколатдор таъсис дода мешавад. Ҳуҷҷати таъсиси корхонаи воҳид оинномаи аз ҷониби мақоми давлатии ваколатдор тасдиқгардидаи он мебошад. Андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳид набо-

яд аз маблағи муайяннамудаи қонун камтар бошад. То аз қайд гузаштани корхонаи воҳид фонди оинномавии корхона бояд аз чониби молик пурра пардохта шавад.

Агар баъди анҷоми соли молиявӣ арзиши активҳои софи корхонаи воҳид аз андозаи фонди оинномавии дар оинномаи корхона пешбинигардида камтар шавад, мақоме, ки ваколати таъсис додани чунин корхонаҳоро дорад, вазифадор аст, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида фонди оинномавиро кам кунад. Агар арзиши активҳои соф аз андозаи дар қонун муайянгардида камтар гардад, корхона метавонад бо қарори суд барҳам дода шавад.

Дар сурати қабул намудани қарори кам кардани фонди оинномавӣ корхона вазифадор аст, ки дар ин хусус кредиторони худро хаттӣ огоҳ созад. Кредитори корхона метавонад қатъ ё ичрои пеш аз мӯҳлати ўҳдадориҳоеро, ки ин корхона аз рӯи онҳо қарздор мебошад, инчунин ҷуброни зиёнро талаб намояд.

Корхонаи фаръии корхонаи воҳид

Корхонаи воҳид метавонад ба сифати шахси ҳукуқӣ бо роҳи мувофиқи тартиби муқарраргардида ба ихтиёри ҳоҷагидории он супурдани қисми амволи худ корхонаи дигари воҳид (корхонаи фаръӣ)-ро таъсис диҳад. Муассис оинномаи корхонаи фаръиро тасдиқ намуда, роҳбари онро таъян мекунад. Молики амволи корхонаи ба ҳукуқи ҳоҷагидорӣ асосёфта, аз рӯи ўҳдадориҳои корхона масъулият надорад. Ин қоида инчунин нисбати масъулияти корхонаи таъсиснамудаи корхонаи фаръӣ аз рӯи ўҳдадориҳои ин корхонаи фаръӣ низ истифода мешавад.

Боби 3. Стратегияи тараққиёти корхона

А.3.

- 3.1. Моҳияти стратегия, захираҳо ва имконоти корхона.
- 3.2. Муҳити беруна ва усулҳои баҳодиҳии он
- 3.3. Ташаккули мақсадҳои тараққиёти корхона ва воситаҳои амалигардонии он

3.1. Моҳияти стратегия, захираҳо ва имконоти корхона

Дар шароити низоми хоҷагидории бозорӣ ҳар як истеҳсолкунанда ба бозор мустакилона ворид мешавад ва ба шароити рақобати бозор танҳо корхонае тоб меорад, ки барои фурӯши моли худ шароити муносибро фароҳам овардааст. Аз ин рӯ, ҳар як корхонаро зарур аст, ки вобаста ба талаботи бозорроҳи худии тараққиёташро ҷустуҷӯ намояд. Ба тарзи дигар баён кунем, барои он, ки корхона рушду равнақ ёбад, шаклҳои нави истифодаи сармоя, технологияҳои навини аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранокро бояд ҷустуҷӯ кунад. Амалӣ кардани ин сиёсатро метавон шартан бо формулаи «донистан – имкон доштан – хостан – тавонистан – тез ичро кардан» ифода кард. Ин пайваст коркарди стратегияи тараққиёти ҳар як корхонаро тақозо мекунад.

Стратегия мақсадгузорӣ ва коркарди сиёсати мувофиқи ба дастоварии ин мақсадҳоро фаро мегирад. Вай бояд ба саволҳои зерин ҷавобгӯ бошад:

- Чиро, дар қадом ҳаҷм ва бо қадом сифат бояд истеҳсол намуд?
- Дар қадом бозорҳо ва чӣ тавр бояд фаъолият кард?
- Қадом амалиётҳоро чӣ тавр ва бо қадом пайдарҳамӣ бояд ичро намуд?

Стратегияи иқтисодӣ бояд ба ҳусусияти пешгузаандагӣ мувофиқат кунад. Үнсурҳои таркибии стратегияи тараққиёти корхона гуфта сиёсати молию нархгузорӣ, паст кардани

харочоти истеҳсолиу фурӯш, фаъолияти корхона дар бозори қоғазҳои қимматнокро мефаҳманд. Амалисозии стратегия афзоши иқтидори иқтисодии корхона, баланд бардоштани рақобаттобоварии маҳсулоти корхонаро бояд таъмин созад.

Тавре аз таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ мушоҳида карда мешавад, стратегияи корхонаҳои амалкунанда ва корхонаҳои навтаъсис аз ҳам фарқ мекунанд.

Барои корхонаи навтаъсис ин раванд аз пайдоиши ғояи бүнёди ин корхона ибтидо мегирад. Аллакай дар ҳамин зина бояд имконоту ҳатарҳои зҳтимолии дар вақти фаъолияти корхона пайдошаванда баҳо дода шуда, роҳҳои ҳалли онҳо ҷустуҷӯ гарданд. Маҳз чунин муносибат имкони дуруст муайян кардани роҳи инкишофи корхонаро медиҳад. Аз ин рӯ, яке аз муҳимтарин қадамҳои коркарди стратегияи инкишофи корхона интихоби соҳаи фаъолияти он мебошад.

Ҳарчанд дар ибтидо муайян ва пешбинӣ кардани ҳамаи ҳавфу окибатҳои фаъолияти соҳибкории корхона номумкин аст, аммо ҳангоми коркарди стратегияи инкишоф, аққалан, ба саволҳои зерин бояд ҷавоб гуфт:

1. Оё корхона дар соҳаи интихобшуда метавонад соҳиби бартариҳои рақобатӣ дар бозори дохила ва беруна гардад?

2. Кадом воситаҳоро ва чигуна дар муборизаи рақобатӣ истифода намояд?

3. Соҳибихтиёй ва амнияти иқтисодии вай дар кадом сатҳ таъмин гаштааст?

4. Дар мавриди пайдоиши зарурат корхона то чӣ андоза имкони табдили соҳаи интихобкардаи фаъолияти соҳибкориро дорад?

Агар ба ин саволҳо посухҳои асоснок ёфта шавад, корхона аз муфлишавӣ эмин аст ва метавонад, ки фаъолияти соҳибкориашро инкишоф диҳад.

Ҳамин тавр, шарти муҳими таъсиси корхонаи нав асоснок кардани вазифаҳои он дар соҳаи интихоб намуда мебошад. Дар ҳоҷагидории мамолики мутараққии бозаргонӣ таҷрибаи таҳлили пайдарҳамии омилҳои ба интихоби соҳаи фаъолият таъсиррасон хеле васеъ истифода мешавад.

Барои интихоби вазифаҳои асосии инкишофи корхона дар аввал мебояд қабули қарор оиди асоснокунии таъсиси корхона ва мутобиқгардонии омилҳо, манфиатҳоро таъмин кард. Бо ҳалли ин масъала таҳлили имкониятҳои асосии тараққиёти корхона ва ояндадории он ба амал бароварда мешавад. Ин таҳлил дар навбати худ, таҳлили микромуҳит ва макромуҳитро дар ҳолати интихоби вазифаҳои асосии инкишофи корхона дар бар мегирад.

1. Таҳлили микромуҳит омӯзиш ва таҳқиқи чунин омилҳоро дар назар дорад:

- имкониятҳои бозорӣ;
- соҳтори соҳаи фаъолияте, ки корхона интихоб намудааст;
- баҳодиҳии хусусиятҳои бозор;
- баҳодиҳии фоиданокии бозор;
- баҳодиҳии воситаҳои технологии амалигардонии мақсади стратегии корхона;
- баҳодиҳии муҳити иқтисодии бозор.

2. Таҳлили макромуҳит омӯзиш ва таҳқиқи чунин омилҳоро дар бар мегирад:

- ҷанбаҳои макроиқтисодӣ;
- бозорҳои якҷояшуда (муттаҳидшуда);
- баҳодиҳии вазъи сармоягузорӣ;
- бозори меҳнат;
- бозори заҳираҳо.

Баъд аз чунин таҳлили имкониятҳои асосии тараққиёти корхона ва ояндадории он, баҳодиҳии натиҷаҳои имконоти амалигардонии вазифаҳои асосии инкишоф бо назардошти ояндадории корхона, гузаронида мешавад.

Барои корхонаи амалқунанда бошад, муваффақияти коркарди стратегияи тараққиёт ба қобилияти баҳодиҳии воқеии ҷиҳатҳои сусту қавии фаъолияти корхона вобастагӣ дорад. Бо ин мақсад ба вазъияти молиявии корхона ва дараҷаи қобилияти пардохтии он баҳо дода мешавад.

Ҳангоми таҳлили қобилияти пардохтий ба хусусияти ҳаракати маблағҳои пулӣ ва имконоти зуд пардохтани қарзҳои пайдошуда диққати асосӣ равона мегардад.

Ҳамин тарик, муқаррар намудани вазъи иқтисодӣ ва дараҷаи ривоҷи корхона имкон медиҳад, ки коркарди стратегияи тараққиёти он бо назардошти ояндадории фаъолияти соҳибкорӣ ва баҳои дурнамои он сурат гирад, то корхона сатҳи зарурии рақобаттобовариро соҳиб шавад.

Таҳияи стратегияи тараққиёт аз ду кисмат иборат аст: аз як тараф, баҳодиҳӣ ва таҳлили ояндадории фаъолияти корхона, аз тарафи дигар, аниқ намудани омилҳои инкишофи корхона. Дар ин ҳолат, корхонаро лозим аст, ки аз нуқтаи назари чигунагии сатҳи таъмини рушди дарозмуддати иқтисодии дирӯзаву оянда стратегияи худро коркард намояд.

Омили муҳимме, ки дар интихоби стратегияи тараққиёти корхона таъсири амиқ дорад, муҳити фаъолияти он мебошад. Муҳити фаъолияти корхона, ки бевосита вазъи соҳибкориро муайян менамояд, маҷмӯи як қатор маҳдудиятҳо ва ҳамзамон имкониятҳои инкишофи корхонаро ифода мекунад. Масалан, тақозои истеъмолкунандагон ва хусусияти муҳити беруна ба имконоти ба даст овардани ҳаҷми нақшавии фоида ё фурӯш таъсири бевосита дорад. Ё худ, ҳоҳиши густариши молиявию заҳиравии он метавонад амалӣ нашавад. Хусусияти хоси муҳити соҳибкорӣ дар он аст, ки вай ҳеч гоҳ мӯътадил нест ва доимо дар ҳаракат аст. Аз ин рӯ, лозим аст, ки корхона бояд на танҳо муҳити «зисти» худро донад, балки вазъу тамоюлоти инкишофи дигар корхонаҳои истеҳсолӣ, илмию истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, хизматрасониро дар раванди фаъолияти худ ба назар бигирад

3.2. Муҳити беруна ва усулҳои баҳодиҳии он

Инкишофи фаъолияти соҳибкории корхона ба шиддати рақобати бозор ва омилҳои беруна вобастагии зич дорад, зеро корхонае, ки муҳити соҳибкории худро намедонаду ба тағииротҳои он зуд мутобиқ намешавад, рӯ ба муфлишшавӣ меорад. Интихоби стратегияи корхона тақозо дорад, ки муҳити беруна дар ду ҷанба мушоҳида карда шавад: муҳити умумӣ ва муҳити муайян. (ҷадвали 3.1).

Мұхити үмумій	Мұхити мұайян
А. Макроиқтисод	А. Харидорон ва бозор: а) тақсимкүнандагони маҳсулот; б) истеъмолкүнандагон;
Б. Демография	Б. Рақибон: а) Аз рўи молҳои тавлидотии корхона; б) Аз рўи захираҳо.
В. Низоми иҷтимоӣ-фарҳангӣ	В. Таъминкүнандагони захираҳо: а) таъминкүнандагони масолеҳу таҷизот; б) таъминкүнандагони қувваи корӣ; в) таъминкүнандагони сармоя.
Г. Низоми сиёсӣ-ҳуқуқӣ	Г) Гурӯҳҳои танзимкүнанда: а) ҳуқумат; б) иттифоқи касаба; в) гурӯҳҳои манфиати иҷтимоии ягона дошта.
	Д. Технология: а) Суръати тараққиёти технологияҳои нав; б) ивазкүнандаҳои эҳтимолии маҳсулот ё ҳадамот; в) давра ва давомнокии ҳаёті саноатии маҳсулот.

Ҷадвали 3.1. Унсурҳои асосии мұхити берунии корхона.

Мұхити үмумій ба фаъолияти соҳибкории корхона таъсир расонида, вазъияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии мамлакат, вазъи инкишофи илмӣ-технologiro фаро мегирад. Таъсири макроиқтисодиро ба воситаи чунин унсурҳои он мисли хусусият ва дараҷаи шуғл, тарози пардоҳти мамлакат, меъёри фоизи қарзи бонкӣ, хусусияти инкишофи иқтисодӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Хусусият ва дараҷаи шуғл ҳамчун унсури макроиқтисодӣ дар раванди инкишофи худ хусусияти ихтилофомез дорад. Мавҷудияти бекорӣ дар мамлакат барои корхона гуё муфид аст, зеро бо нарҳи арzon метавонад қувваи корӣ киро кунад. Аммо аз тарафи дигар, чӣ қадар сатҳи бекорӣ зиёд бошад, қобилияти харидорӣ ҳамон қадар паст шуда, мушкилоти фурӯши маҳсулот пеш меояд.

Таваррум (Инфлятсия). Пеш аз ҳама, ин падидай иқтисодӣ, ба иштирокчиёни истеҳсолоти чамъиятӣ ва табақаҳои гуногуни чамъият таъсири ҳархела мерасонад. Масалан, дар раванди

таваррум қарздорон бурд карда қарздодагон заар мебинанд. Банақшагирии молиявй аз сабаби номуайянии нархҳои оянда ва низ ивазқунии таҷҳизот бо ҳароҷотҳои афзоянда мураккаб мешавад.

Андозбандӣ. Ин категория низ ихтилофандегӣ аст. Аз як тараф, пардоҳти андозҳо (новобаста аз бузургии онҳо) ба камшавии қисмати тақсимшавандай фоида ва баландшавии нархи маҳсулот меорад. Аммо аз тарафи дигар, пардоҳти андозҳо ба беҳбуди вазъи иҷтимоии меҳнаткашон мусоидат намуда (соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг) болоравии тақозои бозориро ба молу хизматрасонӣ як андоза таъмин мекунад. Ҳамчунин, андозбандии имтиёзномро истифода карда, корхона метавонад ба технологияни нав рӯ оварад.

Рушди иқтисодӣ на танҳо дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба ҳар сари аҳолӣ, балки дар пайдоиши молу хизматрасонии нав низ ифода мейёбад. Дар амал ин ҳол ба пайдоиши корхонаҳои нав ва роҳҳои навини инқишифӣ онҳо оварда мерасонад.

Гуфтаҳои болоро хулоса карда қайд кардан мумкин аст, ки унсурҳои зикршудаи макроиқтисодӣ дар робитаи мутақобилаи байнҳамдигарӣ иқтисодиётро равнақу густариш медиҳанд.

Вазъ ва инқишифӣ низоми иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва демографӣ (таркиби синнусолӣ, даромад, тарзи ҳаёт, завқу рағбат ва ғайра) ба интиҳоби стратегияи инқишифӣ умумии корхона низ таъсир мерасонанд.

Ҳамчунин, корхона дар муҳити ҳуқуқие фаъолият менамояд, ки қоидаҳои умумии бозиро барои иштирокчиёни муносибатҳои бозорӣ муқаррар менамояд. Аз ин хотир, пеш аз бунёди корхона ё табдили соҳаи фаъолияти соҳибкории он лозим аст, ки ҳуқуқу ӯҳдадорӣ ва масъулиятҳои дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-истеҳсолӣ пайдошаванда амиқ омӯхта шавад.

Муҳити сиёсӣ, одатан, ба вазъи сармоягузорӣ таъсири назаррас дорад. Масалан, сиёсати давлатии робитаҳои иқтисодии хориҷии ин ё он соҳаи фаъолият ба ҳусусияти фаъолияти корхона таъсири мусбӣ ё манфӣ дошта метавонад.

Мұхити мұайян унсурқоero фаро мегирад, ки бевосита ба фаъолияти корхона, ба қарорҳои он оиди баромадан ба бозор таъсир мерасонанд: таъминкунандагони ашёи хому масолеҳ, таҷхизот, истеъмолкунандагони молу хизматрасонии корхона, соҳторҳои молиявӣ, рақибон ва гайра.

Дар мамлакатҳои мутараққии бозаргонӣ дар раванди таҳлили мұхити берунаи фаъолияти корхона усули истифодаи донишҳои роҳбарони соҳторҳо ва зинаҳои алоҳидаи корхона мавқеи мұхимро дорад. Зеро роҳбари шӯъбаи молиявӣ, бо бонқҳову дигар муассисаҳои молиявӣ, сарвари шӯъбаи бозоршиносӣ бо арзаву тақозои бозор ва дигарон бо мұхити беруна доимо сарукор дошта аз вазъу тамоюлҳои пешомадии ин соҳаҳо оғоҳӣ доранд. Барои ба маҷрои ягона равона соҳтани аҳбори аз онҳо ҷамъшаванд амалиётҳои паиҳамии зеринро бояд гузаронид:

1. Роҳбари шӯъбаи алоҳида таҳлили вазъу пешомади соҳаи даҳлдори фаъолияти шӯъбаашро мегузаронад;

2. Роҳбари корхона мұхокимаи натиҷаҳои таҳлили ҳар як шӯъбаро ташкил медиҳад;

3. Роҳбарони шӯъбаҳои алоҳида оиди ба коркарди стратегияи тараққиёти корхона мұлоҳизаронӣ карда, ба фикри ягона меоянд.

Барои расидан ба фикри ягона мұхим аст, ки усули умумии фикрронӣ истифода гардад, ки дар шакли умумӣ чунин аст:

а) Ба мӯҳлати 10 - 20 сол пешакӣ мұайян намудани тамоюлҳои тағиyrёбии мұхити атроф, ки ба рушду инкишофи корхона таъсир мерасонанд;

б) Тахминан муқаррар намудани давраҳои таъсиррасонии тамоюлҳои аниқшуда ба соҳаи саноат ё корхона;

в) Пешниҳоди далелҳои асоснок оиди тамоюли аниқшуда;

г) Номбар кардани тамоюлҳо бо тартиби бартарият;

д) Мұайян намудани навовариҳои технологӣ ва дараҷаи таъсири онҳо ба истеҳсолот ва ғайра.

3.3. Ташаккули мақсадҳои тараққиёти корхона ва воситаҳои амалигардонии онҳо

Муқаррар намудани ҳаҷми таъминоти корхона бо захираҳо ва имконоти истифодаи онҳо, баҳодиҳии муҳити беруна барои коркарди стратегияи тараққиёти корхона заминай зарурӣ фароҳам меоранд. Раванди таҳияи стратегия аз ташаккули мақсадҳои асосии тараққиёти корхона ва воситаҳои бадастовари онҳо оғоз мешавад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки мураттаб кардани мақсад ҷараёни хеле мураккаб аст. Ин ҷараён аз тартиб додани мақсадҳои пешакие оғоз мегардад, ки барои ҷустуҷӯи мақсадҳои ниҳоӣ самт нишон медиҳанд. Агар дар байни шӯъбаҳои гуногуни корхона оиди мураттаб кардани мақсадҳо мувофиқат пайдо шавад, қадами дигар интиҳоби мушкилот мебошад, яъне барои расидан ба ин мақсад қадом мушкилотҳо ҳастанд ё эҳтимоли пайдошави доранд. Нуқтаи ибтидой дар интиҳоби мушкилот муқаррар намудани имкониятҳои мавҷуда ва эҳтимоли расидан ба мақсад мебошад. Дар ин ҳолат, гуёвазъи корхона ташхис мешавад, ки онро бо ду роҳ амалӣ кардан мумкин аст. Интиҳоби ин ё он роҳ ба ҳадафи фаъолияти корхона вобастагӣ дорад. Ҳадафи фаъолияти соҳибкории корхона ду навъ мешавад: 1) худнигоҳдорӣ; 2) пешсафӣ.

Дар таҷриба ҳолатҳои воқеӣ дар байни ин ду муносибат ҷойгиранд, пеш аз ҳама, дар баъзе ҳолатҳо роҳи худнигаҳдорӣ мақбул аст ва баъзан роҳи дуввум. Мақсад ва усулҳои расидан ба он ҳадаф барои корхона ягона бошад ҳам, барои соҳаҳои гуногуни фаъолияти он (истеҳсолот, фаъолияти молиявӣ ва тиҷоратӣ, навовариҳо ва ғайра) низ мақсадҳои мушахҳас гузашта мешаванд. Ҳар яки ин соҳаҳо хусусияти хоси худро доранд, аз ин рӯ, онҳо бояд дар мақсади инкишофи ин соҳа акси худро ёбанд.

Муқаррар намудани мақсади тараққиётро дар мисоли корхонаи шарти мушоҳида кардан мумкин аст:

1. *Фоида.* Гирифтани чунин ҳаҷми фоидаро бояд таъмин соҳт, ки барои маблағузории рушди корхона мусоидат кунад.

2. *Истеъмолқунандагон*. Маҳсулот ё хизматрасонии баланд-сифат бояд офарида, ки чавобгўи талаботи истеъмолқунанда бошад.

3. *Соҳаи манфиатҳо*. Фаъолияти корхонаро дар соҳаҳои анъянавии таҷрибадошта бояд ташкил кард. Ба соҳаҳои нави соҳибкорӣ танҳо вақте бояд ворид шуд, ки бо мақсади асосии корхона мувоғиқ афтад ва роҳбарият эътимод ҳосил кунад, ки ин соҳа дар ҳақиқат фоидаовар аст.

4. *Рушд*. Фоидаро тавре бояд истифода намуд, ки имкони инкишоф ва истеҳсоли маҳсулотҳои навро диҳад.

5. *Кормандон*. Ба коргарон бояд имкон дод, ки аз дастовард ва муваффақиятҳои корхона баҳраманд шаванд ва ҳаддалимкон бехатарии меҳнат ва шароити мусоиди корӣ ба-рояшон таъмин гардад.

6. *Идоракунӣ*. Бояд ташабbus саҳибкорӣ дастгириро назди чомеа шараф дониста, барои инкишофи ҳар як фарди корхона шароити иқтисодӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ фароҳам оварда шавад.

7. *Шаҳрвандӣ*. Иҷроиши ўҳдадориҳои корхонаро дар назди чомеа шараф дониста, барои инкишофи ҳар як фарди корхона шароити иқтисодӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ фароҳам оварда шавад.

Ҳангоми шаклгирии мақсадҳои тараққиёти корхона баҳои пешомади инкишофи иқтисодиёт ё соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти он бояд ба назар гирифта шавад. Чунин баҳодиҳӣ одатан, аз ҷониби пажӯшишгоҳҳо ва дастгоҳҳои марказии ҳукуматӣ сурат мегиранд. Масалан, дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка департаменти бюрои тиҷоратии таҳлили иқтисодӣ дар ҳисботи моҳонаи худ 300 нишондиҳандаи иқтисодиро дарҷ менамояд, ки ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: асосӣ, ҷорӣ ва ниҳоӣ.

Ба нишондиҳандаҳои асосӣ доҳил мешаванд: қарзҳои муфлишавии дар натиҷаи қатъ шудани фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада, шохиси (индекси) аз тарафи умум пазируфташудаи нархи 500 саҳмияҳои маъмултарин, фармоишҳои нав, арзиши молҳои истифодаи тӯлонӣ, қарордодҳои тиҷоративу соҳтмонӣ, ҳафтаи миёнаи корӣ дар саноат ва дигар нишондиҳандаҳое, ки ояндаи тараққиётро пешбинӣ мекунанд.

Нишондиҳандаҳои ҷорӣ ба монанди сатҳи бекорӣ, фоидаи корхонаҳо пас аз пардоҳти андозҳо, ҳаҷми истеҳсолу фурӯш, маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, шохиси (индекси) нарҳҳои яклюҳтфуруши ҷаҳонро саноатӣ, ки фаъолияти хоҷагидории ҷории корхонаро инъикос мекунанд.

Нишондиҳандаҳои ниҳоӣ даромади шахсӣ, савдои чакана, меъёри фоизи бонкӣ, истеҳсол ва фурӯши воситаҳои истеҳсолотро тавсиф медиҳанд.

Дар шароити интиҳоби роҳи инкишофи самараноки соҳибкорӣ роҳбарияти корхона бояд ихтилоғи доимии мақсадҳои кӯтоҳ ва дарозмуддати такмили истеҳсолотро дар назар дошта бошад. Муваффақияти амалигардонии мақсадҳои дарозмуддати корхона тақозо менамояд, ки соҳторҳои хоҷагидории ҷандирӣ (мунъатифӣ) бунёд гарданд.

Ҳадафҳои давраи кӯтоҳмуддат корхонаро барои ба даст овардани натиҷаҳои фаврӣ равона мекунад, ки ба мақсадҳои корхона мувоғиқанд. Албатта, ин ҳол ба самтирии мақсадҳои дарозмуддат мухолиф аст. Аз ин рӯ, барои бартарафсозии ин ихтилоғ дар муҳити фароҳам омадаи иқтисодӣ-технологӣ та моми кӯшишро бояд ба он равона соҳт, ки имкониятҳои идомаи оқилонаи ҷаҳонро саноатӣ-технологии истифодашаванда дарёфт карда шаванд.

Ҳамин тарик, интиҳоби мақсад, вазифаҳои асосӣ ва сиёсати амалигардонии иҷроиши онҳо бо мушкилотҳои зиёде рӯ ба рӯ мегардад ва интиҳоби дурусти стратегияи тараққиёти корхона ҳалли масъалаҳои пешрафти фаъолияти соҳибкории онро муайян менамояд.

Боби 4. Фондҳои асосии истеҳсолии корхона

- 4.1. Сохтор ва таркиби фондҳои асосӣ
- 4.2. Баҳодиҳии фондҳои асосӣ
- 4.3. Фарсадашавии ҷисмонӣ ва маънавии фондҳои асосӣ
- 4.4. Истеҳлеки фондҳои асосӣ
- 4.5. Нишондиҳандаҳои истифодаи фондҳои асосии истеҳсолӣ

4.1. Сохтор ва таркиби фондҳои асосӣ

Масъалаи баланд бардоштани самаранокии истифодабарии фондҳои асосӣ ва иқтидори истеҳсолии корхона ҳама вақт яке аз вазифаҳои муҳиму аввалиндарацаи иқтисодиёт ба шумор меравад. Ҳалли ин масъала мавқеи корхонаро дар таъмин намудани талаботи бозор, истифодаи захираҳои истеҳсолӣ, вазъи молиявию ба рақобат тобоварии вайро дар бозор муайян мекунад.

Дар бораи ҳар як унсури фондҳои асосӣ дар раванди истеҳсолот, фарсадашавии маънавию ҷисмонии онҳо, омилҳои ба истифодаи фондҳои асосӣ таъсиррасон тасаввурот пайдо намуда, усулу самтҳоеро метавонем муайян созем, ки бо ёрии онҳо самаранокии истифодаи фондҳои асосию иқтидорҳои истеҳсолӣ баланд ва ҳароҷоти истеҳсолӣ кам шуда ҳосилнокии меҳнат меафзояд.

Ҳангоми азхудкуни ин мавзӯй ба он чиз бояд диққат дод, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ ҷиҳатҳое чун дараҷаи илмию техникӣ, сифат, эътидоднокии маҳсулот ба мадди аввал мебарояд, ки комилан ба вазъи сифатии техника ва самаранокии истифодаи он вобастаанд. Баланд бардоштани дараҷаи сифатии воситаҳои меҳнат ва бо онҳо таъмин намудани коргарон дар афзоиши самаранокии рâванди истеҳсолот нақши муҳим дорад.

Дар ҷараёни истеҳсолот коргарони корхона бо ёрии воситаҳои меҳнат ба предметҳои меҳнат таъсир мерасонанд ва

онҳоро ба намудҳои гуногуни маҳсулоти тайёр табдил медиҳанд.

Воситаҳои меҳнат (мошину таҷҳизот, биноҳо, васоити нақлиёт) дар якҷоягӣ бо предметҳои меҳнат (ашёи хом, масолех, нимфабрикатҳо, сӯзишворӣ) воситаҳои истеҳсолотро ташкил мекунанд. Воситаҳои истеҳсолот, ки ифодаи арзишӣ доранд, фондҳои истеҳсолии корхона номида мешаванд.

Вобаста ба фаъолияти онҳо дар ҷараёни истеҳсолот, тартиби таҳвили арзиши худ ба маҳсулот, тағиیرпазирии табии, фондҳои истеҳсолӣ ба ду гурӯҳ-асосӣ ва гардон чудо мешаванд.

Фондҳои асосии истеҳсолӣ – ҷузъи воситаҳои истеҳсолӣ мебошанд. ки дар якчанд марҳалаҳои пурраи истеҳсолӣ иштирок намуда, шакли табии худро тағиир намедиҳанд ва арзиши худро ба маҳсулот қисм-қисм (вобаста ба меъёри фарсадашавӣ) мегузаронанд.

Дар қатори фондҳои асосии истеҳсолӣ дар корхона, инчунин, фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ мавҷуданд. Ба онҳо ҳонаҳои истиқоматӣ, муассисоти бачагона, таълимӣ, тандурустӣ, варзишӣ ва дигар иншооти хизматрасонии маданий-маишӣ дар тавозуни корхона буда, мансубанд. Фарқияти фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ аз фондҳои истеҳсолӣ дар он аст, ки онҳо дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намекунанд ва арзиши худро ба маҳсулот бевосита намегузаронанд. Фондҳои ғайриистеҳсолӣ дар корхона вазифаи мусоидат кардан ба рафти ҷараёни истеҳсолотро мебозанд, фонди пурракунии онҳо мавҷуд нест ва такористеҳсоли онҳо аз ҳисоби даромади корхона сурат мегирад.

Ҳарчанд фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, баландшавии ҳосилнокии меҳнат таъсири бевосита намерасонанд, аммо зиёдшавии доимии ин фондҳо бо беҳбуди вазъи зиндагии коргарони корхона ва баландшавии дараҷаи моддиву маънавии ҳаёти онҳо робитаи устувор дорад, ки дар ниҳояти кор ба натиҷаҳои ниҳоии корхона бевосита таъсир мерасонад.

Иқтидори истеҳсолии корхона ва дараҷаи мусаллаҳии техникии меҳнат як андоза ба ҳаҷми мавҷудаи фондҳои асосии истеҳсолӣ вобаста аст. Ғунозии фондҳои асосӣ ва баланд бардоштани сатҳи мусаллаҳии техникии меҳнат ҷараёни

мөхнатро ғанй гардонда ба мөхнат ҷилои эҷодкорона мебахшад, ба баландшавии дараҷаи илмӣ-техникии коргарон мусоидат менамояд.

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ фондҳои асосӣ заминай муҳими таъминкунандай рушди минбаъдаи иқтисодӣ аз ҳисоби ҳамаи омилҳои интенсивикунонии истеҳсолот ба шумор мераванд.

Фондҳои асосии истеҳсолии корхона миқдори зиёди воситаи мөхнат мебошанд, ки новобаста ба якчинсагии иқтисодӣ бо таъиноти худ ва муддати истифода фарқ мекунанд. Аз ин ҷо зарурати таснифоти фондҳои асосӣ ба гурӯҳҳои муайян пайдо мешавад.

Аз рӯи таснифоти намудии амалкунандагӣ фондҳои асосии корхона ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

- бинову иншоот;
- дастгоҳҳои интиқолӣ;
- мошину таҷҳизот, аз ҷумла, мошину таҷҳизоти пурӯдрат, мошину таҷҳизоти корӣ, асбобу дастгоҳҳои ҷенкунандаву танзимкунандагӣ, таҷҳизоти озмоишгоҳи, техникаи ҳисоббарор, дигар мошину таҷҳизот;
- асбобу анҷоми мӯҳлати хизматашон беш аз як сол ва арзишашон беш аз 10 сомонӣ (як воҳид). Асбобу анҷоми мӯҳлати истифода ва арзишашон кам аз ин меъёри ба воситаи гардон шомиланд;
- асбобу олоти истеҳсолӣ ва ҳочагидорӣ.

Таносуби гурӯҳҳои алоҳидай фондҳои асосӣ бар ҳаҷми умумии онҳо соҳтори фондҳои асосиро ифода мекунад. Ҷомеа ба он бетараф буда наметавонад, ки ба қадом гурӯҳи фондҳои асосӣ маблағгузорӣ бештар аст. Аз нуқтаи назари иқтисод афзоиши мӯътадили вазни қиёсии мошину таҷҳизот – қисми фаъоли фондҳои асосӣ, ки қитъаҳои муҳими истеҳсолиро хизмат мерасонанд ва имконияти истеҳсолии корхонаро барои истеҳсоли ин ё он маҳсулот таъмин мекунад, мувофиқи мақсад мебошад.

Биноҳо, иншоот, асбобу анҷом, ки истифодаи мӯътадили үнсурҳои фаъоли фондҳои асосиро таъмин мекунанд, ба қисми ғайри фаъоли фондҳои асосӣ шомиланд.

Ҳар қадар ҳиссай мөшину таҷҳизот дар арзиши фондҳои асосии истеҳсолӣ зиёд бошад, ҳамон қадар истеҳсоли маҳсулот ва нишондиҳандай боздехи фондҳо зиёд аст. Аз ин рӯ, беҳбуд баҳшидан ба соҳтори фондҳои асосии истеҳсолӣ чун шарти афзоиши истеҳсолот ва нишондиҳандай боздехи фондҳо, камшавии арзиши аслӣ, зиёдшавии маблағҳои пулии корхона ба шумор меравад.

Соҳтори намудии фондҳои асосии истеҳсолӣ дар корхонаҳои соҳаҳои гуногуни саноатӣ якхела нест. Масалан, ҳиссай биноҳо дар арзиши умумии фондҳои асосии корхонаҳои соҳаҳои саноати ҳӯрокворӣ, саноати сабук; иншоот дар корхонаҳои саноати сӯзишворӣ; васоити интиқолӣ дар корхонаҳои саноати қувваи барқ, мөшину таҷҳизот дар корхонаҳои саноати мөшинсозӣ зиёд аст.

Ба соҳтори намудии фондҳои асосии истеҳсолии корхона бештар омилҳои зерин таъсир мерасонанд:

- 1) хусусияти маҳсулоти истеҳсолшаванда;
- 2) ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот;
- 3) дараҷаи автоматикунӣ ва меҳаниконӣ;
- 4) дараҷаи маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунӣ;
- 5) шароити иқлимини ҷуғрофии корхона.

Таъсири омили якум ба бузургиву арзиши биноҳо, ҳиссай васоити наклиёт ва васоити интиқолӣ бештар аст. Ҳар қадар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд бошад, ҳамон андоза вазни қиёсии мөшину таҷҳизоти пешрафтаи маҳсуси корӣ баланд аст. Чунин хусусият ба муносибати таъсири омилҳои сеюму ҷорӯм ба соҳтори фондҳои асосӣ ҳос аст. Шароити иқлимин ба кам ё зиёд шудани арзиши ибтидоии бинову иншоот дар соҳтори фондҳои асосӣ таъсир мерасонад.

Самтҳои асосии беҳбуд баҳшидан ба соҳтори фондҳои асосии истеҳсолӣ инҳоянд:

- навқунӣ ва таҷдиди таҷҳизоти истеҳсолӣ;
- такомули таркиби таҷҳизот аз ҳисоби афзудани ҳиссай намудҳои пешрафтаи мөшину дастгоҳҳо;
- истифодаи беҳтари бинову иншоот, гузоштани дастгоҳҳои иловагӣ дар майдонҳои истеҳсолии холӣ;
- коркарди дақики лоиҳаҳои соҳтмонӣ ва иҷрои баландсифати нақшай соҳтмонии корхонаҳо;

- аз истеҳсолот баровардани таҷҳизоти нодаркору камистифода ва ба ҷои онҳо ҷойгир кардани дастгоҳҳои лозима.

4.2. Баҳодиҳии фондҳои асосӣ

Дар раванди идоракунии корхонаҳо баҳодиҳии фондҳои асосӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунад. Баҳодиҳии фондҳои асосӣ бо мақсади муайян намудани тағтиирёбии арзиши сармояи асосӣ, муайян намудани меъёри истеҳлек ва андозҳо, интихоб намудани шароитҳои фурӯш ё ба иҷора додани фондҳо ва ҳалли дигар масъалаҳои иқтисодии корхона, зарур аст.

Одатан, баҳисобгирии фондҳои асосӣ дар шаклҳои воқеӣ (натуравӣ) ва арзиши сурат мегирад.

Хангоми баҳодиҳии воқеии фондҳои асосӣ миқдори мошинҳо, ҳосилнокии онҳо, иқтидор, масоҳати майдонҳои истеҳсолӣ ва дигар ҷенакҳои миқдорӣ муқаррар карда мешаванд. Ин нишондиҳандаҳо барои ҳисобкуни иқтидори истеҳсолии корхона ва соҳаи иқтисодиёт, тарҳрезии барномаи истеҳсолӣ, тартибидии тавозуни таҷҳизот заруранд. Бо ҳамин мақсад барӯйхатгирӣ ва паспорткунӣ, ҳисобгири таҷҳизот гузаронида мешавад.

Баҳодиҳии арзиши фондҳои асосӣ барои тарҳрезии такрор-истеҳсоли васеи фондҳои асосӣ, муайян намудани дараҷаи фарсадашавӣ ва меъёри бардошти истеҳлекӣ лозим аст.

Дар таҷрибаи ҳочагидории корхонаҳо намудҳои зерини арзиши баҳодиҳии фондҳои асосии истеҳсолиро истифода мебаранд:

- ибтидой (тавозунӣ);
- барқароркунӣ;
- бақиявӣ;
- барҳамдиҳӣ;
- миёнасолона.

Арзиши ибтидой (тавозунӣ) – ин арзиши (нарҳи) ҳариди намуди муайяни фондҳои асосӣ (дастгоҳ ё асбоб) бо назардошти ҳароҷоти интиқол, васл кардан ва дигар хизматрасониҳои пас аз фурӯш мебошад. Ин арзиш бо нарҳҳое ифода мешавад, ки дар лаҳзай ҳариди ҳамин воситаи меҳнат вуҷуд доштанд ва дар асоси ҳамин воҳиди арзиш бақайдгирии унсурҳои фондҳои

асосӣ, баҳисобгирии онҳо дар тавозуни корхона сурат мегирад. Аз ин рӯ, онро арзиши тавозуни низ мегӯянд.

Арзиши барқароркунӣ – дар асоси ҳароҷоте, ки ба тақрористеҳсолкуни фондҳои асосӣ дар замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад.

Дар алоқамандӣ бо раванди истеҳсолӣ ва зери таъсири афзоиши ҳосилнокии меҳнат дар корхонаҳои ба истеҳсоли воситаҳои меҳнат машғулбуда, нархи фондҳои асосӣ, ки вақтҳои гуногун ҳарида шудаанд, имкони пастшавӣ дорад. Аз ин хотир, барои бартараф кардани таъсири омили нарҳӣ арзиши барқароркуни фондҳои асосӣ, яъне баҳодиҳии арзиши истеҳсолии онҳоро дар шароити имрӯза, истифода мебаранд. Дар амалия арзиши барқароркунӣ бо роҳи азнавбаҳодиҳии фондҳои асосии амалкунанда бо назардошти фарсадашавии моддиву маънавӣ муайян карда мешавад.

Арзиши бақиявӣ – ин арзиши ибтидоии фондҳои асосӣ тарҳи маблағи фарсадашавӣ мебошад. Маблағи фарсадашавӣ ҷамъи бардоштҳои истеҳложкии давраҳои пешинай фаъолияти ҳамин унсури фондҳои асосист.

Арзиши барҳамдиҳӣ – ин арзиши фурӯши фондҳои асосии фарсадашудаи аз истеҳсолот ҳориҷшуда (аксар маврид нархи шикаст, аз ҳам реҳтан) мебошад.

Арзиши миёнаи солонаи фондҳои асосӣ аз рӯи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$\Phi_m = \Phi_i(T) + \frac{\Phi_B \times WM_1}{12} - \frac{\Phi \times WM_2}{12}$$

ин ҷо: Φ_m – арзиши миёнаи солонаи фондҳои асосии истеҳсолӣ (сомонӣ);

$\Phi_i(T)$ – арзиши фондҳои асосии истеҳсолии корхона дар оғози сол (сомонӣ);

Φ_B – арзиши фондҳои асосии воридшуда (сомонӣ);

WM_1 – шумораи моҳҳои амали фондҳои асосии дар давоми сол воридшуда;

Φ – арзиши фондҳои асосии истеҳсолии дар давоми сол ҳориҷшуда (сомонӣ);

WM_2 – шумораи моҳҳое, ки фондҳои асосии дар давоми сол ҳориҷшуда кор намекунанд.

4.3. Фарсудашавии чисмонӣ ва маънавии фондҳои асосӣ

Фондҳои асосии истеҳсолӣ дар раванди истифодашавӣ фарсада мешаванд. Одатан, дар иқтисодиёт ду намуди фарсудашавӣ, яъне фарсудашавии чисмонӣ ва маънавиро фарқ менамоянд.

Зери мағхуми фарсудашавии чисмонӣ коҳиши батадричи арзиши истеъмолии ибтидоии фондҳои асосиро мефаҳманд, ки ҳам дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолӣ ва ҳам дар мавриди бефаъолияти (таъсири омилҳои беруна, коррозия) сурат мегирад. Фарсудашавии чисмонӣ ба сифати фондҳои асосӣ, такмили техникӣ, ҳусусиятҳои раванди технологӣ, муддати амал, дараҷаи ҳифз аз омилҳои берунӣ, сифати хизматрасонӣ, таҳасуси коргарон ва муносабати онҳо ба фондҳои асосӣ вобастагӣ дорад.

Фарсудашавии чисмонӣ ҳатто дар унсурҳои якхелай фондҳои асосӣ якранг намегузарад. Ҳиссаи бузурги фондҳои асосии қӯҳнашуда дар корхонаҳои саноатӣ ба ҳочагии ҳалқ хисороти калон меорад. Аввалан, қӯҳнашавии таҷҳизот тақозо менамояд, ки маблағгузориҳои таъмири асосӣ барои дар вазъи корӣ нигоҳ доштани он зиёд карда шаванд. Сониян, истеҳсолоти қӯҳнашуда имкони истифодаи техникаи навро надорад, агар дошта бошад ҳам, хеле ноҷиз аст. Истеҳсолоти аз ҷиҳати техникӣ қафомонда ва маънаван қӯҳнашуда ва аз ин хотир, заравар мебошад, ки ба пешрафти илмӣ-техникӣ монеъ аст. Ҳоло ду намуди фарсудашавии чисмонӣ маълум аст: пурра ва ҷузъӣ/Ҳангоми фарсудашавии пурра фондҳои асосӣ аз истеҳсолот ҳориҷ карда шуда бо фондҳои асосии нав иваз мегарданд (соҳтмони асосӣ ё ивазкунии ҷории унсурҳои фарсудашуда).

Фарсудашавии чисмонии ҷузъии фондҳои асосӣ бо таъмир барқарор мешаванд.

Фарсудашавии маънавӣ, одатан, пеш аз фарсудашавии чисмонӣ даррасида дар ду намуд зоҳир мешавад.

Фарсудашавии маънавии намуди аввал – ин коҳиши ҳиссаи арзиши дастгоҳ бе фарсудашавии чисмонии лозим дар натиҷаи пастшавии ҳароҷоти истеҳсоли ин мошинҳо дар шароити нав

(ҳангоми истифодай комёбиҳои илмӣ-техникий) мебошад. Пастшавии харочот дар шароити нав ба арzonшавии мошинҳо оварда мерасонад.

Фарсудашавии маънавии намуди якум на бо давомнокии муддати хизматрасонии таҷҳизот, бо дараҷаи фарсудашавии ҷисмонӣ, балки бо суръати пешрафти техникий, ки ба камшавии арзиши истеҳсоли маҳсулот дар натиҷаи баландшавии ҳосилнокии меҳнат дар соҳаҳои истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот меорад, алоқаманд аст. Ҳангоми фарсудашавии маънавии намуди якум арзиши истеъмолии фондҳои асосӣ бетағийир мемонад. Дар муқоиса миёни дастгоҳу таҷҳизотҳои наву пешина ягон тағириоти соҳторӣ ба миён намеояд ва иқтидори истеҳсолиашон чун пешина боқӣ мемонад, аммо арзиш ё худ нархи фондҳои асосӣ коҳиш меёбанд.

Фарсудашавии маънавии намуди дуюм – ин пастшавии арзиши фондҳои асосӣ дар натиҷаи ҷорикунии мошину таҷҳизоти нисбатан пешқадам ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок мебошад. Моҳияти ин фарсудашавӣ дар он аст, ки истифодай минбаъдаи мошинҳои кӯҳна дар қиёси мошинҳои навин ба афзоиши харочоти истеҳсолӣ меорад.

Фарсудашавии ҷисмонӣ дар асоси муддати хизматрасонии фондҳои асосӣ муайян карда мешавад:

$$\text{Фарс. (ҷисм)} = \frac{T_x}{T_m} \times 100\%$$

ин ҷо:

T_x – муддати ҳақиқии хизматрасонии фондҳои асосӣ (сол);

T_m – муддати меъёрии хизматрасонии фондҳои асосӣ (сол).

Барои боз ҳам аниқтар муайян намудани фарсудашавии ҷисмонӣ мебояд ҳолати техникии унсурҳои фондҳои асосиро муқаррар намуд ва омилҳои ба фарсудашавӣ таъсиррасонро ба эътибор гирифт.

Фарсудашавии маънавии намуди якум дар асоси таносуби арзишҳои ибтидой (тавозунӣ) ва барқароркунӣ муайян карда мешавад:

$$\text{Фарс.}(M)1 - \frac{\Phi_i(T) - \Phi_b}{\Phi_i(T)} \times 100\%$$

ин чо:

Фи(Т) – арзиши ибтидоии (балансии) фондҳои асосӣ (сомонӣ);

Фб – арзиши барқароркуни фондҳои асосӣ (сомонӣ).

Фарсадашавии маънавии намуди дуюм (Фарс. (М)2), аксаран, дар асоси қиёси ҳосилнокии таҷхизотҳо муайян карда мешавад:

$$\text{Фарс. (M)2} = \frac{X_2 - X_1}{X_2} \times 100\%$$

ин чо:

X_1 – ҳосилнокии фондҳои асосии амалкунанда;

X_2 – ҳосилнокии фондҳои асосии нав.

Аmmo дар ин маврид чунин ҷиҳатҳо мисли сарфай ашёи ҳому масолеҳи ёрирасон, сарфай кувваи корӣ, ки фондҳои асосии нав метавонанд таъмин кунанд, ба назар гирифта намешавад. Аз ин рӯ, барои боз ҳам аниқтар ҳисоб кардани фарсадашавии маънавии намуди дуюм бояд фондҳои асосӣ ва ҳароҷоти истеҳсолиро қиёс намуд:

$$\text{Фарс.(M)2} = \frac{X_{u_2} - X_{u_1}}{X_{u_2}} \times 100\%$$

ин чо:

X_{u_1} – ҳароҷоти истеҳсоли фондҳои асосии амалкунанда (сомонӣ);

X_{u_2} – ҳароҷоти истеҳсоли фондҳои асосии нав (сомонӣ).

4.4. Истеҳлеки фондҳои асосӣ

Мағҳуми "истеҳлок" (амортизатсия) – тадриҷан кам шудани арзиши фондҳои асосӣ, маънои дарозумрӣ ва барқароршавии онҳоро мефаҳмонад.

Раванди истеҳлок ҳисса ба ҳисса интиқолшавии арзиши фондҳои асосиро ба маҳсулоти истеҳсолшаванда дар давоми муддати истифода ва истифодаи минбаъдаи ин арзишро барои барқарорсозии фондҳои асосии истеъмолгашта дарбар мегирад.

Арзиши ба таркиби маҳсулот интиқолёфтаи фондҳои асосӣ соҳаи истеҳсолотро тарк гуфта ба соҳаи муомилот дохил мегардад.

Пас аз фурӯши маҳсулот як қисми маблағ, ки ба арзиши интиқолёфтаи фондҳои асосӣ баробар аст, ба фонди истеҳлекӣ гузаронида мешавад.

Бузургии арзиши ба маҳсулот гузаронидашаванда, аввалан, бо арзиши ибтидоии фондҳои асосӣ муайян карда мешавад, зеро арзиши ибтидой ҳар қадар бузург бошад, арзиши ба маҳсулот гузаронидашаванда низ зиёд мешавад.

Дуюм, ин бузургӣ вобаста ба намуди фондҳои асосӣ муайян мешавад, масалан, мӯҳлати меъёрии хизмати биноҳо дар саноат 30–50 сол (вобаста ба хусусияти истеҳсолот), мӯҳлати меъёрии хизмати мошину таҷҳизот аз 3–5 то 15–20 сол аст.

Сеюм, ин бузургии арзиши ба маҳсулот гузаронидашаванда ба хусусияти соҳавии истеҳсолот вобаста аст. Дар баъзе соҳаҳо ҳиссаи истеҳлек дар ҳароҷоти истеҳсолии маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳисоби миёна дар саноат баланд аст ва дар баъзе паст. Аз ин рӯ, соҳаҳоеро, ки дар он ҳиссаи истеҳлек дар соҳтори ҳароҷотҳои истеҳсолӣ нисбатан зиёд аст, соҳаҳои фондғунҷоишашон баланд меноманд.

Вазифаи асосии истеҳлек – таъмини тақрористеҳсол, барқароршавии фондҳои асосӣ ва идоракуни ҳисобдории истифодабарии онҳо аст. Дар варақаҳои баҳисобгирии воситаҳои асосӣ (шакли ОС-7) нишондиҳандаҳои истеҳлекӣ таҷассум меёбанд ва бузургии фарсадашавии фондҳои асосӣ тайи муддати истифода, муайян карда мешавад.

Файр аз ин истеҳлек то дараҷае вазифаи ҳавасмандкуниро барои истифодаи пурраи фондҳои асосӣ иҷро мекунад ва ҳар қадар муддати амали таҷҳизот тӯлонӣ бошад, ҳамон қадар маҳсулоти бештар истеҳсол мешавад ва ҳамон қадар зудтар арзиши фондҳои асосӣ интиқол меёбад. Дар таҷрибаи амалии ҳоҷагидорӣ барои ҳисобгирии истеҳлек бардошти истеҳлекӣ, яъне ифодай пулии арзиши гузаронидашуда, истифода мешавад. Бардошти истеҳлекӣ ба таркиби арзиши аслии маҳсулот (ҳароҷоти истеҳсолӣ) шомил аст.

Бузургии бардошти истехълокӣ аз рӯи меъёри истехълок аз арзиши ибтидоии (тавозунии) фондҳои асосӣ бо ҳисобгирии муддати хизматашон, муайян карда мешавад.

Дар ин маврид, меъёри истехълок чунин ҳисоб карда мешавад:

$$Ми = \frac{\Phi(T) - \Phi(б)}{\Phi(T) \times Тх} \times 100\%$$

Ин ҷо :

Ми – меъёри истехълок дар як сол (%);

Фи(T) – арзиши ибтидоии (балансии) фондҳои асосӣ (сомонӣ);

Фб – арзиши барҳамдиҳии фондҳои асосӣ (сомонӣ);

Тх – муддати хизматрасонии фондҳои асосӣ (сол).

Ҳамин тариқ меъёри истехълок фоизи солонаи пардохти арзиши фондҳои асосиро таҷассум мекунад.

Дар як қатор соҳаҳои саноат вобаста ба ҳусусияти технологӣ, тартиби кор ва бастҳои он, дараҷаи шиддатнокӣ ва ҳаҷми корҳои иҷрошуда, шароити муҳити атроф, ҷойгиршавии ҷуғрофии корхонаҳо ва таъсири дигар омилҳо меъёри истехълок метавонад каму зиёд карда шавад. Масалан, агар меъёри истехълок барои мөшину таҷҳизот дар асоси кори 2-бастаи онҳо муайян шуда бошад, valee онҳо дар 3-баст кор қунанд, зариби (коэффициенти) истехълости баландшаванди истифода мешавад ва баръакс.

Меъёри истехълок бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок ва ба пуррасозии саривақтии фондҳои асосӣ равона гардад. Ҳангоми ҳисобкуни он муҳим аст, ки муддати хизматрасонии аз ҷиҳати иқтисодӣ ба мақсад мувофиқи фондҳои асосӣ дар алоқамандӣ бо омилҳои зер муайян карда шавад:

- дарозумрии фондҳои асосӣ;
- фарсадашавии маънавӣ (намуди якуму дуюм);
- нақшаҳои дурнамои мусаллаҳсозии техники;
- тавозуни таҷҳизот;
- имконоти аз нав соҳтан ва таъмири асосӣ.

Дар корхонаҳои соҳаҳои гуногуни саноат ин омилҳо аҳамияти гуногун дошта метавонанд. Корхонаҳо метавонанд усули истехълости босуръатро нисбати фондҳои асосӣ барои зи-

ёдкунни истеҳсоли техникаи ҳисоббарор, намудҳои навини масолеҳ, асбобу таҷҳизот, вусъат додани содироти маҳсулот дар мавридҳое, ки онҳо бар ивази техникаи фарсуда ва маънаван кӯҳнашуда ҷорӣ шудаанд, истифода баранд. Дар ин ҳолат, меъёрҳои истеҳлек бо ташкилотҳои молиявии давлатӣ мувофиқ қунонида мешаванд.

Корхонаҳо истеҳлеки босуръатро дар асоси усули мунтазами (хаттии) ҳисобкунни он мегузаронанд, вақте ки меъёри истеҳлекӣ бо тартиби муқаррар барои намудҳои алоҳидай фондҳои асосии мавриди назар, на беш аз 2 маротиба зиёд мешаванд.

Усули истеҳлеки босуръат, чун қоида барои намудҳои зерини мошину таҷҳизот ва васоити нақлиёт истифода намешавад:

- мошину таҷҳизот ва васоити нақлиёте, ки муддати меъёри истифодаашон то 3 сол аст;
- намудҳои алоҳидай мошину таҷҳизот, ки муддати меъёрии хизматашон вобаста ба соатҳои кории тайёраву ҷарҳолҳо муайян карда мешавад;
- қисми ба ҳаркатдароварандай нақлиёти автомобилий, ки меъёри истеҳлеки он бо фоиз аз арзиши автомобил дар нисбати ҳар 1000 км гардиши ҳақиқӣ муайян карда мешавад;
- техника ва таҷҳизоти нодир, ки танҳо барои санчишҳои муайян ва истеҳсоли маҳдуди намуди мушаххаси маҳсулот таъян шудааст.

Барои корхонаҳои хурд, аксаран, ҳусусиятҳои имтиёзномуқаррар карда мешавад. Онҳо метавонанд дар соли аввали истифодабарӣ чун бардошти истеҳлеки, иловатан то 50% арзиши ибтидоии (тавозуни) фондҳои асосии муддати хизматашон беш аз 3 солро аз ҳисоб бароранд. Дар асоси қоидаҳои умумӣ корхонаҳои хурд метавонанд истеҳлеки босуръати қисми фаъоли фондҳои асосиро гузаронанд. Аммо ҳангоми қатъи фаъолияти корхонаҳои хурд то гузаштани як сол маблағи бардошти истеҳлекии иловагӣ бояд аз ҳисоби афзоиши фоидай тавозуни корхона барқарор шавад.

Дар иқтисодиёти миллии мо усули мунтазами (хаттии) истеҳлек истифода карда мешавад, яъне ҳар сол ба арзиши маҳсулот қисми якхелай арзиши фондҳои асосӣ илова мешавад.

4.5. Нишондиҳандаҳои истифодаи фондҳои асосии истеҳсолӣ

Афзунсозии истеҳсоли маҳсулот, пастшавии арзиши аслӣ ва афзоиши андӯхти корхона ба дараҷаи истифодаи фондҳои асосӣ вобастагӣ дорад.

Азбаски самаранок истифода бурдани фондҳои асосии истеҳсолии корхона ба беҳтар истифодабарии мошину таҷҳизоти он вобаста аст, аз ин рӯ, муайян кардани нишондиҳандаҳои истифодаи мошину таҷҳизот мувофиқӣ мақсад аст.

Натиҷаи самаранок истифодабарии беҳтари фондҳои асосӣ, пеш аз ҳама, афзоиши ҳаҷми истеҳсол мебошад. Аз ин рӯ, нишондиҳандай самаранокии истифодабарии фондҳои асосии истеҳсолӣ бояд дар асоси қоидай ҳисоби маҳсулоти истеҳсолшуда бо назардошти фондҳои асосии барои истеҳсоли ин маҳсулот истифодашуда, ҳисоб карда шавад. Ин нишондиҳандаро боздехи фондҳо меноманд, ки миқдори маҳсулоти истеҳсолшударо ба 1 сомонӣ фондҳои асосӣ тавсиф медиҳад. Боздехи фондро аз рӯи формулаи зерин ҳисоб мекунанд:

$$БФ = \frac{Мм}{Фм}$$

ин чо :

БФ – боздехи фондҳо;

Мм – ҳаҷми маҳсулоти молӣ бо сомонӣ;

Фм – арзиши миёнаи солонаи фондҳои асосии истеҳсолӣ бо сомонӣ.

Боздехи фондҳо – нишондиҳандай муҳимтарини истифодаи фондҳои асосии истеҳсолӣ мебошад. Баландбардории нишондиҳандай боздехи фондҳо вазифаи муҳимтарин дар миқёси иқтисоди миллӣ, соҳаҳои амалқунандай он ва корхонаҳои муҳталиф ба шумор меравад, ки дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ аҳамияти муҳимтаре касб мекунад. Омилҳое, ки ба афзоиши боздехи фондҳо мусоидат мекунанд, инҳоянӣ:

- зиёд намудани ҳосилнокии таҷҳизот дар натиҷаи навсозии техникӣ ва таҷдиди корхонаҳои амалқунандада:

- баландбардории зариби (коэффициенты) кори бастии таҷҳизот;
- истифодаи беҳтари вақти корӣ ва иқтидори мошину таҷҳизот;
- суръатфизоии азхудкунии иқтидорҳои нави воридшаванда;
- камшавии арзиши воҳидҳои иқтидории воридшаванда;
- ивазкуни мөҳнати дастӣ ба мөҳнати мошинӣ.

Нишондиҳандаи дигари инъикоскунандаи истифодаи фондҳои асосӣ фондғунҷоиш мебошад. Ин нишондиҳанда ба нишондиҳандаи боздехи фондҳо мутаносиби чаппа аст, яъне;

$$\Phi_{\text{гунҷ}} = \frac{1}{Б\phi} = \frac{\Phi_m}{Mm}$$

Нишондиҳандаи фондғунҷоиш нишон медиҳад, ки барои истеҳсоли 1 сомонӣ маҳсулоти молӣ ба миқдори чанд сомонӣ фондҳои асосӣ лозим аст.

Агар ҳаҷми маҳсулоти молӣ дар давраи оянда тағиیر наёбад, пас зарурати афзоиши фондҳои асосӣ пеш намеояд, танҳо лозим аст, ки фондҳои асосии мавҷударо такмил диханд. Ҳангоми афзоиши додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти молӣ дар давраи оянда, бояд талаботи ояндаро ба фондҳои асосӣ муайян кард.

Пайдарпайи ҳисобкунии бузургии фондҳои асосии истеҳсолӣ барои давраи оянда чунин аст: аввал, фондғунҷоишро барои соли ҷорӣ чун таносуби арзиши миёна солонаи фондҳои асосӣ барои ҳаҷми маҳсулоти молӣ ҳисоб мекунанд. Фондғуичоиши ҳисобкардашударо бар ҳаҷми маҳсулоти молии соли оянда зарб намуда арзиши фондҳои асосии истеҳсолии барои истеҳсоли ҳамин ҳаҷм маҳсулоти моли зарурро муайян кардан мумкин аст.

Самаранокии фаъолияти корхона аз бисёр ҷиҳат ба дараҷаи бо техника мусаллаҳ будани мөҳнат вобаста аст. Мусаллаҳ будан бо техника бо таносуби арзиши миёна солонаи фондҳои асосӣ ба шумораи миёна солонаи коргарони ҳайати саноатӣ-истеҳсолӣ муайян карда мешавад. Ин бузургӣ бояд муттасил

афзун гардад, зеро мусаллаҳшавии техникии меҳнат ва чун натиҷа, ҳосилнокии он низ ба ин бузургӣ вобастагӣ дорад.

Дар баробари нишондиҳандаҳои боздеҳи фондҳо ва фондғунҷоиш ба истифодаи оқилонаи фондҳои асосӣ нишондиҳандаи меъёри даромаднокӣ низ таъсири муайян мрасонад. Ин нишондиҳанда ҳанӯз солҳои 50-уми асри XX дар шароити ислоҳоти ҳочагидорӣ ҷорӣ шуда буд ва бо ду усул муайян карда мешавад.

Бо усули якум, даромаднокӣ чун таносуби фоида бар харочоти истеҳсолӣ (арзиши аслӣ), бо ҳисоби фоиз бе назар дошти самаранокии истифодаи фондҳои асосӣ, ҳисоб карда мешавад.

Бо усули дуввум, даромаднокӣ чун таносуби фоида бар маҷмӯи фондҳои асосиву гардон ҳисоб карда мешавад.

Аmmo бояд қайд намуд, ки ин нишондиҳанда ноқисиҳо дорад: даромаднокӣ метавонад аз ҳисоби баландшавии нарҳи маҳсулотҳои нав, густариши истифодаи қувваи корӣ ва ғайра зиёд шавад, ки бо беҳбуди истифодаи фондҳои асосии истеҳсолӣ алоқаманд нестанд.

Ҳамаи нишондиҳандаҳои истифодаи мошину таҷхизотро ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст:

1) нишондиҳандаҳои экстенсивии истифодаи фондҳои асосӣ, ки дараҷаи истифодаи онҳоро вобаста ба вақти кори таҷхизот нишон медиҳад;

2) нишондиҳандаҳои истифодаи интенсивии фондҳои асосӣ, ки дараҷаи истифодаи онҳоро вобаста бо иқтидор (ҳосилнокӣ) нишон медиҳад;

3) нишондиҳандаҳои интегралии истифодаи фондҳои асосӣ, ки таъсири ҳамҷояи ҳамаи омилҳо – ҳам экстенсивӣ ва ҳам интенсивиро ба ҳисоб мегирад. Масалан, ба гурӯҳи аввал чунин нишондиҳандаҳои истифодабарии фондҳои асосӣ дохилианд:

- зарibi истифодаи экстенсивии таҷхизот;
- зарibi бастии (сменагии) кори таҷхизот;
- зарibi тартиботи бастии вақти кории таҷхизот.

Зарibi истифодаи экстенсивии таҷхизот, (Кэкст) чун нисбати шумораи ҳақиқии соатҳои кории таҷхизот бар шумораи нақшавии соатҳои кории он муайян карда мешавад:

$$К \text{экст.} = \frac{T \text{ ҳақ.}}{T \text{ нақ.}}$$

ин чо:

Т ҳақ. – вақти ҳақиқии кории таҷҳизот (бо соат);
Т нақ. – вақти нақшавии кории таҷҳизот (бо соат).

Мисол: Агар дар басти давомнокиаш 8 соат ҳангоми банақшагирии вақти таъмир 1 соат будан, вақти кории ҳақиқии дастгоҳ 5 соатро ташкил дода бошад, пас зариби истифодай экстенсивии он 0,71 мешавад:

$$К \text{экст.} = \frac{5}{8-1} = \frac{5}{7} = 0,71.$$

Аз нуқтаи назари истифодай фондҳои асосӣ бо назардошти вақти кориашон. Ин маънои онро дорад, ки фонди нақшавии вақти кории дастгоҳ дар як баст ҳамагӣ 71 % истифода шудааст.

Дар байни нишондиҳандаҳои экстенсивии истифодай фондҳои асосӣ зариби басти кори таҷҳизот аҳамияти маҳсус дорад. Ин зариб ҷун таносуби маҷмӯи мошин-бастҳо дар давоми шабонарӯз бар шумораи умумии мошинҳо муайян карда мешавад. Боло рафтани зариби басти кории таҷҳизот сарчашмаи муҳими афзоиши ҳаҷми истеҳсолот мебошад. Ин зариб аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$К \text{ баст.} = \frac{МБ}{Миқ. таҷ.}$$

ин чо:

МБ – маҷмӯи мошин-бастҳои ҳақиқӣ дар давоми шабонарӯз;
Миқ. таҷ. – миқдори умумии таҷҳизоти муқарраршуда.

Мисол: Дар корхона 200 дастгоҳи филизбурӣ дар як шабонарӯз 360 мошин-баст, яъне дар ду баст 180 дастгоҳӣ кор карданд; 60 мошини оҳангарӣ – 50 мошин-баст; 40 дастгоҳи рехтагарӣ 30 мошин-баст кор намуданд.

Дар ин ҳолат зариби бастӣ баробар аст:

$$К \text{ баст.} = \frac{360 + 50 + 30}{200 + 60 + 40} = 1,47$$

Дар шароити ҳозира зариби басти кории таҷҳизот дар корхонаҳои саноат паст рафтааст. Аз ҳисоби истифодай пурраи

фондҳои асосӣ дар 2 баст ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро 1.4 ма-
ротиба зиёд намудан мумкин аст. Дар ҳолати баръакс, барои ба-
даст овардани суръати нишондодашудаи рушд афзоиши
мувофиқи фондҳои асосӣ лозим аст, ки маблағҳои зиёди пули-
ро талаб мекунад. Аз ин рӯ, зарibi бasti кории таҷхизотро ба-
ланд бардоштан мумкин аст.

Самтҳои асосии баландбардории кори бастии таҷхизот чу-
нинанд:

- баланд бардоштани дараҷаи маҳсусгардонии ҷойҳои корӣ,
ки афзоиши гурӯҳи маҳсулот ва пуркории дастгоҳоро таъмин
мекунад;
- таъмин намудани бефосилагии кор;
- кам кардани бозистӣ, ки бо ноқисиҳои ташкили хизмат-
расонии ҷойҳои корӣ алоқаманд аст;
- ташкили беҳтарӣ корҳои таъмирий, истифодаи усулҳои
пешқадами корҳои таъмирий;
- механикунӣ ва автоматикунӣ меҳнати коргарони
асосӣ ва хусусан, ёрирасон.

Нишондиҳандай дигари муҳими экстенсивӣ ин зарibi пур-
кории дастгоҳ мебошад. Вай барои тамоми мавзеи мошинҳои
дар истеҳсолоти асосӣ банд буда, муқаррар карда мешавад. Зе-
ро таносуби меҳнатталабии коркарди маҷмӯи маҳсулот дар
дастгоҳ бо фонди вақти кории ин дастгоҳ муайян карда меша-
вад. Ҳамин тавр, зарibi пуркории таҷхизот дар тафовут аз за-
риби бастӣ нишондиҳандай меҳнатталабии маҳсулотро ба на-
зар мегирад.

Дар амалия зарibi пуркориро чун бузургии дучанд
(ҳангоми кори ду баст) ё сечанд (ҳангоми кори се баст) кам-
шудаи зарibi бастӣ қабул мекунанд.

Дар асоси нишондиҳандай кори бастии дастгоҳ зарibi ис-
тифодаи вақти кории бастии дастгоҳ ҳисоб карда мешавад.
Вай бо роҳи тақсими зарibi кори бастии дастгоҳ дар давраи
ҳозира бар давомнокии бастӣ дар ҳамин коргоҳ муқар-
паршуда, ба даст меояд.

Нисбати мисоли дар боло нишон додашуда, агар давомно-
кии баст дар корхона 8 соат бошад, онгоҳ зарibi зикргашта
чунин мешавад:

$$\text{Кв.к.б.} = 1,47 / 8 = 0,19.$$

Бояд қайд кард, ки раванди истифодаи дастгоҳ, тарафи дигар низ дорад. Файр аз бозистии дохилибастӣ ва рӯзмарра, доностан муҳим аст, ки таҷхизот дар соатҳои пуркории амалиаш то қадом дараҷа самаранок истифода мешавад. Дастгоҳ метавонад кор карда истода маҳсулот истеҳсол накунад, ё маҳсулоти бадсифат барорад. Дар чунин ҳолатҳо, нишондиҳандаҳои экстенсивиро ҳисоб намуда соҳиби натиҷаҳои баланд мешавем, аммо тавре ки зикр гардид, онҳо имкони хулоسابарории қатъиро оиди истифодаи самараноки фондҳои асосӣ намедиҳанд.

Натиҷаҳои бадастомада, аз ин рӯ, бояд бо гурӯҳи дуюми нишондиҳандаҳо – нишондиҳандаҳои интенсивии истифодаи фондҳои асосӣ пурра карда шаванд. Ин нишондиҳандаҳо инъикиоскунандай дараҷаи истифодаи иқтидорҳои (ҳосилнокии) фондҳои асосӣ ба шумор мераванд. Муҳимтарини ин нишондиҳандаҳо зариби истифодаи интенсивии дастгоҳ мебошад, ки чун таносуби ҳосилнокии ҳақиқии таҷхизот бар ҳосилнокии меъёрии он ҳисоб карда мешавад.

Барои ҳисоб аз формулаи зерин истифода мебаранд:

$$К_{\text{инт}} = \frac{\bar{X}_{\text{ҳақ.}}}{\bar{X}_{\text{м.}}}$$

ин ҷо:

$\bar{X}_{\text{ҳақ.}}$ – истеҳсоли ҳақиқии маҳсулот дар воҳиди вақт дар дастгоҳ;

$\bar{X}_{\text{м.}}$ – истеҳсоли меъёрии маҳсулот дар воҳиди вақт бо дастгоҳ, ки дар асосӣ маълумотҳои паспорти он дастгоҳ муайян карда мешавад.

Мисол: Дар давоми бости кори дастгоҳ амалан 5 соат кор кард. Мо бозистии 3 соатаи дастгоҳро сарфи назар намуда, самаранокии истифодаи онро дар ҳамин 5 соати корӣ таҳлил мекунем.

Фарз мекунем, ки мувоғики маълумотҳои паспорти ҳосилнокии дастгоҳ дар як соати кори 20 воҳиди маҳсулот бошад, яъне дар 5 соати корӣ 100 воҳиди маҳсулот. Аммо дар давоми бости корӣ истеҳсоли ҳақиқӣ 80 воҳиди маҳсулотро ташкил дод. Пас, зариби истифодаи интенсивии дастгоҳ чунин аст:

$$К_{\text{инт}} = \frac{80}{100} = 0,8.$$

Ин нишондиҳанда маъни онро дорад, ки дастгоҳ аз рӯи иқтидор ҳамагӣ 80% истифода шудааст.

Ба гурӯҳи сеюми нишондиҳандаҳои истифодаи фондҳои асосӣ зариби истифодаи интегралии дастгоҳ, истифодаи иқтидори истеҳсолӣ, нишондиҳандаҳои боздехи фондҳо ва фондғунҷоиш шомиланд.

Зариби истифодаи интегралии дастгоҳ, чун ҳосили зарби зариби истифодаи интисисивию экстенсивии дастгоҳ муайян карда шуда, истифодаи ҳаматарафаи онро ҳам аз рӯи иқтидор ва ҳам аз рӯи вақт тавсиф менамояд. Дар мисоли мо:

$$\text{Кинт.} = 0,8; \text{Кэкст.} = 0,71$$

буд, аз ин рӯ, зариби интегралӣ ба 0,57 баробар аст:

$$\text{Кинтег.} = \text{Кэкст.} \times \text{Кинт.} = 0,71 \times 0,8 = 0,57.$$

Ҳамин тавр, қимати ин нишондиҳанда ҳама вақт аз қиматҳои ду нишондиҳандаҳои пештара хурд аст, зеро вай ҳамзамон ноқисии ҳарду зарибҳоро ба назар мегирад. Бо назардошти ин ду омил дастгоҳ ҳамагӣ 57% истифода шудааст.

Аз ин хотир, барои таъмини истифодаи самараноки фондҳои асосии истеҳсолӣ аз маҷмӯи нишондиҳандаҳои самарабахши экстенсивию интенсивиро бояд истифода бурд.

Боби 5. Фондҳои гардон ва воситаҳои гардонаи корхона

- 5.1. Таркиби фондҳои гардонаи корхона
- 5.2. Баҳодиҳии истифодаи фондҳои гардон дар истеҳсолот
- 5.3. Сарфай фондҳои гардон дар корхона
- 5.4. Воситаҳои гардонаи корхона

5.1. Таркиби фондҳои гардонаи корхона

Дар ин боб мағҳум, моҳият, таъинот ва таркиби фондҳои гардонау воситаи гардонаи корхона баррасӣ мешаванд. Бояд дар хотир дошт, ки ин мағҳумҳо ягона нестанд. Фондҳои гардон унсури асосии истеҳсолот, қисми асосии арзиши аслии маҳсулот мебошанд. Ҳар қадар ҳароҷоти ашёи хом, масолех, маводи сӯҳт ва энергия барои истеҳоли воҳиди маҳсулот кам бошад, ҳамон қадар маҳсулот арзонтар истеҳсол карда мешавад.

Фондҳои гардонаи истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ гуфта он қисми воситаҳои истеҳсолиро мегӯянд, ки дар ҳар як давраи истеҳсолот як маротиба иштирок намуда, яклухт сарф мешаванд, ва арзиши худро ба маҳсулоти истеҳсолшуда пурра мегузаронанду шакли аслии худро тағйир медиҳанд. Яъне фондҳои гардон нисбати фондҳои асосии истеҳсолӣ арзиши худро на қисм-қисм, балки пурра ба маҳсулоти тайёр мегузаронанд.

Таркиби моддии фондҳои гардонро предметҳои меҳнат ташкил медиҳанд. Дар раванди истеҳсолот воситаҳои меҳнат ба предметҳои меҳнат таъсир расонида онҳоро ба маҳсулоти тайёр тағйир медиҳанд. Маҳсулоти тайёр гуфта маҳсулотеро меноманд, ки ҳамаи зинаҳои коркарди технологиро гузашта ба анбор супорида шудааст. Фондҳои гардон ҳаракати предметҳои меҳнатро аз лаҳзаи ба анбори корхона воридшавӣ то табдил шудан ба маҳсулоти тайёр дар бар мегиранд. Пас аз супоридани маҳсулоти тайёр ба анбор вай ба доираи муомилот ворид мешавад ба ба сифати қисми фонди муомилот арзёбӣ мешавад.

Муҳимтарин чизе, ки бояд аз худ кард, ин фаҳмидани он аст, ки самаранок истифода бурдани фондҳои гардон ба корхона чӣ

медиҳад ва қадом чорабиниҳо ба камшавии масолеҳталабии маҳсулот, суръатфизоии гардиши воситаҳои гардон мусоидат меқунад.

Унсурҳои таркиби моддии фондҳои гардони корхона дар расми 5.1. нишон дода шудаанд.



Расми 5.1. Таркиби фондҳои гардони корхона

Захираҳои истеҳсолӣ – он ашёҳои меҳнат, ки барои дохил кардан ба ҷараёни истеҳсолӣ тайёр шудаанд: ашёи хом, масолеҳи асосӣ ва ёрирасон, сузишворӣ, нимсоҳтаҳои харида, зарфу маҳсулоти зарфӣ, қисмҳои эҳтиётӣ барои таъмири ҷории фондҳои асосӣ.

Истеҳсолоти нотамом ва нимсоҳтаҳои истеҳсолоти худӣ ашёҳои меҳнатиеанд, ки ба раванди истеҳсолот дохил шудаанд: масолех, ҷузъу қисматҳои маснуот, ки дар марҳалаҳои коркард ё ғункунӣ дохиланд, инчунин, нимсоҳтҳои истеҳсолоти худӣ,

ки як марҳалаи коркардро дар як коргоҳи корхона гузошта бояд марҳалаи дигарро дар коргоҳи дигари корхона гузаранд.

Харочоти давраҳои оянда унсурҳои ғайришартии фондҳои гардон, ки харочотҳои тайёркуни ғайришартии фондҳои гардон, ки харочотҳои тайёркуни маҳсулоти навро дар марҳалаи ҳозира (семоҳа, солона) дар худ ҷамъ намуда ба маҳсулоти марҳалаҳои оянда нисбат доранд (масалан, харочоти лоиҳақашӣ ва коркарди технологияи намудҳои нахи маҳсулот ва ғайра).

Ин харочот дар ҳамин лаҳзай муайян сарф карда мешавад, вале қисм-қисм аз ҳисоби харочоти давраҳои оянда, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшавандо дохил гардида, пардоҳт мешавад.

Дар маҷмӯи чорабиниҳои таъминкунандай нақшай сарфакорӣ ҷои асосиро сарфаи ашё ва меҳнат ишғол мекунад. Ин мағҳум камкунии харочоти ашёи хом, масолех, маводи сӯҳт барои истеҳсоли маҳсулотро дар назар дорад, аммо ин сарфа бояд ба сифату эътиимонӣ ва дарозумрии маҳсулот таъсири манғӣ нарасонад.

Моҳияти иқтисодии сарфаи фондҳои гардон дар нишонаҳои зерин ифода мейёбад:

а) Камшавии вазни қиёсии харочоти ашёи хом, масолех, сӯзишворӣ ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот мусоидат мекунад. Вай, пеш аз ҳама, имкон медиҳад, ки аз захираҳои моддии дар ихтиёр доштаи корхона маҳсулоти тайёр бештар истеҳсол шавад.

б) Сарфаи захираҳои моддӣ, дар истеҳсолот ҷорӣ намудани масолеҳоти сарфадиҳанда ба муқарраршавии таносубҳои нисбатан пешқадам миёни соҳаҳои алоҳида ва ба дастоварии соҳтори нисбатан комили соҳавии истеҳсолоти саноатӣ мусоидат мекунад.

в) Кӯшидан ба сарфаи захираҳои моддӣ ба ҷорикуни техникии нав ва такмили равандҳои технологӣ ҳидоят мекунад.

г) Сарфакорӣ дар истеъмоли захираҳои моддӣ ба беҳгашти истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва афзуншавии ҳосилнокии меҳнати ҷамъияти мусоидат мекунад.

д) Сарфаи захираҳои моддӣ то дараҷаи муайян ба кам гаштани арзиши аслии маҳсулоти саноатӣ меорад. Дар шароити

имрӯза ба дўши харочотҳои моддӣ $\frac{3}{4}$ ҳиссаи ҳамаи харочоти истеҳсолот рост меояд.

е) Сарфай захираҳои моддӣ ба камшавии арзиши аслии маҳсулот ва вазъи молиявии корхона низ ба таври мусбат таъсири мекунад.

Ҳамин тавр самаранокии иқтисодии истифодаи беҳтар ва сарфай фондҳои гардон беандоза муҳим аст, зоро он ба ҳамаи паҳлӯҳои фаъолияти истеҳсолӣ-ҳоҷагидории корхона таъсири мусбат мерасонанд.

5.2. Баҳодиҳии истифодаи фондҳои гардон дар истеҳсолот

Самарабахш ва беҳтар истифода бурданни фондҳои гардон яке аз вазифаҳои муҳими корхонаи саноатӣ ба шумор меравад. Ҳар қадар ашёи ҳом, сӯзишворӣ, масолеҳи ёрирасон беҳтар истифода шавад, ҳамон қадар имкони зиёдкунии ҳаҷми истеҳсололи маҳсулот пайдо мешавад. Ҳангоми баҳодиҳӣ байни нишондиҳандаҳои сарфай захираҳои моддӣ ва нишондиҳандаҳои дараҷаи истифодаи самараноки захираҳои моддӣ фарқ гузошта мешавад.

Сарфай захираҳои моддӣ истеъмоли истеҳсолии онҳоро ифода мекунад. Харочоти истеҳсоли ҳамаи миқдори захираҳои моддиро, ки корхона барои таъмини барномаи истеҳсоли маҳсулот сарф намудааст, таҷассум месозад. Харҷкунии захираҳои моддӣ, инчунин, барои эҳтиёҷоти таъмир, хизматрасонии нақлиёти доҳили корхона, таъмини ҳоҷагии ёрирасон, эҳтиёҷоти маданий-маишӣ сурат мегирад. Истеъмоли захираҳои моддӣ бо харочоти умумӣ ва қиёсии онҳо тавсиф карда мешавад.

Харочоти умумии захираҳои моддӣ - ин истеъмоли намудҳои алоҳида ё маҷмӯан гирифтai захираҳои моддӣ барои иҷрои ҳамаи барномаи истеҳсолӣ дар давраи ҳисобӣ мебошад. Харочоти умумии ягон намуди захираҳои моддӣ дар шакли натуралий ҳисобгирӣ мешавад, харочоти маҷмӯан гирифтai онҳо дар истифодаи арзиший ҳисобу китоб карда мешавад.

Харочоти қиёсии (m) намуди мушаххаси захира гуфта, ҳарчи миёнаи онро барои баҳодиҳии маҳсулоти истеҳсолшуда дар

назар мегиранд. Вайро чун таносуби ҳамаи миқдори захираҳои моддии барои истеҳсоли ҳамин намуди маҳсулот сарф шуда (Q) (дар давраи ҳисобӣ) бар миқдори умумии қобили истифодаи ҳамин маҳсулот (N) муайян мекунанд:

$$m = Q/N$$

Нишондиҳандае, ки сарфai захираҳои моддиро барои истеҳсоли маҳсулот тасвсифи умумӣ медиҳад, нишондиҳандаи масолеҳғунҷоиши (M) мебошад. Ин нишондиҳанда ҳарҷи амалии захираҳои моддиро барои воҳиди маҳсулот дар ифодай аслӣ ё арзишӣ баҳо медиҳад. Вай бевосита ба нишондиҳандаҳое, ки ҳарҷи намудҳои алоҳидай захираҳои моддиро (металғунҷоиши, энергоғунҷоиши) дар ифодай аслӣ, аслӣ-арзишӣ, арзишӣ баҳо медиҳанд, алоқамандӣ дорад.

Масолеҳғунҷоиши маҳсулотро метавон бо нишондиҳандаи гуногун чен намуд.

1) ҳароҷоти қиёсии захираҳои моддӣ ба воҳидҳои ҷисмонии маҳсулоти истеҳсолшуда (масолеҳғунҷоиши қиёсӣ):

$$M = Q / N;$$

2) бузургии ҳароҷоти якчанд намуди захираҳои моддӣ дар ифодай арзишӣ ба воҳиди ҷисмонии маҳсулоти истеҳсолшуда (сомонӣ, бо $1t$, $1m^2$, $1m^3$).

$$M = \frac{\sum Q \times P}{N};$$

ин ҷо:

P – нарҳи яклухтфурӯшии захираҳои моддӣ.

Ин формулаҳо барои ҳисоб намудани масолеҳғунҷоиши намудҳои оддии маҳсулот (кувваи барқ, ҷӯян, пӯлод, ва ғайра) истифода мешаванд. Барои намудҳои мураккаби маҳсулоти саноатӣ (масалан, маҳсулоти саноати мошинсозӣ), аксаран нишондиҳандаи масолеҳғунҷоиши чун ҳароҷоти захираҳои моддии мушаххас бар воҳиди дорои ҳусусияти асосии истеъмолӣ, истифода мешавад.

Барои маҳсулотҳои чунин соҳаҳои мошинсозӣ, на ҳаҷми ҷисмонии маҳсулот, на ҳаҷми ҳусусиятҳои истеъмолии онро наметавон дар воҳидҳои ченаки ягона ифода намуд (мошинсозии нассочӣ, химиявӣ, ва ғайра), дараҷаи масолеҳғунҷоиширо бо

ҳарчи намуди мушаххаси захираҳои моддӣ дар воҳидҳои ҷисмонӣ ба 1 сомонӣ маҳсулоти умумӣ, фурӯҳташуда (бо нарҳи қиёсӣ) истифода намудан мумкин аст:

$$M = \frac{\sum N}{\sum q_i P};$$

ин ҷо: $\sum q_i P$ - ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда бо нарҳи қиёсӣ.

Барои коркарди барномаҳои истеҳсолӣ ва таҳлили кори корхонаҳои саноатӣ дар ҳар як соҳаи саноат нишондиҳандаҳои гуногуни дараҷаи самаранокии захираҳои моддиро истифода мекунанд, ки онҳо шароити истифодаи захираҳои моддиро дар истеҳсолот пурратар ифода намуда, ҳама зинаҳои истеъмоли истеҳсолии онҳоро фаро мегиранд.

Дар соҳаҳое, ки коркарди ибтидоии ашёи хомро амалӣ мекунанд, чунин нишондиҳандаҳо истифода мешаванд.

- таркиби моддаи фоиданок дар ашёи ибтидой (оҳан дар маъдан, қанд дар лаблабу ва ғайра).
- дараҷаи истифодаи моддаи муфиди ашёи хоми ибтидой ва фоизи коҳиш дар раванди коркарди он;
- ҳориҷшавии ниҳоии маҳсулоти қобили истифода, ки бо тақсимкуни ҳаҷми маҳсулоти қобили истифода бар ҳаҷми ашёи хоми ибтидой дар ифодаи фоизӣ ҳисоб карда мешавад (натиҷаро бояд ба 100 зарб намуд).

Нишондиҳандаи ҷамбастии истихроҷ барои баҳодиҳии қимати ҳудудии маҳсулоти қобили истифода лозим аст. Масалан, аз маъдан гирифтани мис 20%-ро ташкил дод, аммо ин ҳаргиз он маъноро надорад, ки истихроҷи нақшавӣ 100% буд. Мумкин аст, ки истихроҷи нақшавӣ 23% бошад, ҳиссаи ҳақиқии мавҷудияти мисро дар таркиби маъдан ифода мекунад. Дар саноати металлургияи сиёҳ истифодаи оҳан дар истеҳсолоти домнагӣ ва пӯлодгузорӣ бо усули балансӣ ҳисоб карда мешавад. Балансҳо имкони муаянсозии зарibi ҳароҷотиро медиҳанд, ки чун таносуби вазни масолеҳи сарфшуда бар 1 тонна маҳсулоти қобили истифода ҳисоб карда мешаванд.

Дар баъзе корхонаҳои саноатӣ хусусиятҳои фарқунандай ҳисобкуни нишондиҳандаҳои истифодаи фондҳои гардон ба назар мерасанд. Масалан, дар корхонаҳои саноати кимиё, инчунин, дар истеҳсолоте, ки усулҳои кимиёвии коркарди масолеҳро истифода мебаранд, аксар маврид, мағҳуми «вазни софи маҳсулот» вучуд надорад. Дар ин корхонаҳо аз сабаби хусусиятҳои хоси технологии кимиёвӣ дар бисёр ҳолатҳо ягон намуди ибтидоии ашёи хом ба маҳсулоти тайёр дар намуди аввалии хеш дохил намешавад. Аз ин рӯ, ҳарчи масолеҳ дар раванди кимиёвӣ ё худ ба воҳиди маҳсулоти истеҳсолшаванд дар мувофиқат бо технологияи тасдиқшуда муқаррар мегардад ва назариявӣ номида мешавад. Ба ҳарчи назариявии масолеҳ партову талафоти бебозгашт шомил нестанд.

Нишондиҳандай истифодаи масолеҳ дар корхонаҳои саноати кимиё таносуби ҳарочоти назариявии масолеҳ бар ҳарочоти ҳақиқии масолеҳи истеъмолшуда (намуди муайян) барои истеҳсоли воҳиди маҳсулоти мушаххаси кимиёвӣ мебошад. Ҳарчи ҳақиқӣ аз ҳарчи назариявӣ ба андозаи талафоту партовҳои раванди кимиёвӣ зиёд аст. Ҳар қадар ин таносуб қимати бузургтар диҳад, ҳамон андоза истифодаи фондҳои гардон самараноктар аст.

5.3. Сарфай фондҳои гардон дар корхона

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як корхона сарфай боигариҳои моддӣ мегардад, зеро захираҳои моддӣ қисми зиёди ҳарочоти истеҳсолиро ташкил медиҳанд, ки аз онҳо бузургии ҳаҷми фоида вобастагӣ дорад ва афзун гардонидани он бошад дар шароити иқтисоди бозаргонӣ мақсади асосиву ниҳоии ҳар як субъекти хоҷагидорист.

Дар иқтисодиёт сарчашма ва роҳҳои сарфай боигариҳои моддиро аз ҳам ҷудо мекунанд. Сарчашмаҳои сарфа нишон медиҳанд, ки аз қадом ҳисоб сарфа намудан мумкин аст. Роҳҳо ё худ самтҳои сарфа нишон медиҳанд, ки сарфа чӣ тарз ва дар асоси қадом ҷорабиниҳо ба амал меояд.

Бояд қайд намуд, ки дар ҳар як корхона захираҳои сарфай боигариҳои моддӣ мавҷуд аст. Зери мағҳуми захира имконоти

пайдошуда ё пайдошавандай истифодаи беҳтари боигариҳои моддӣ фаҳмида мешавад, ки ҳанӯз пурра амалӣ нашудаанд.

Аз лиҳози соҳаи истифодаи захираҳои сарфай боигариҳои моддиро ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст:

- иқтисоди миллӣ;
- умумисаноатӣ-байнисоҳавӣ;
- дохилиистехсолӣ (коргоҳи, соҳавӣ).

Ба захираҳои иқтисоди миллӣ захираҳое дохил мешаванд, ки барои соҳаҳои он аҳамияти муҳим доранд. Истифодаи ин захираҳо аз муқаррар намудани таносубҳои пешқадами хоҷагидории миллӣ дар соҳтори соҳавии саноат, дарёфт ва истеҳсоли намудҳои сунъӣ, синтетикӣ, сарфакории ашёи хом ва масолех, такмили соҳтории комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ, такмили усулҳо ва механизми хоҷагидорӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ вобаста мебошад.

Захираҳои умумисаноатӣ-байнисоҳавӣ ин захираҳое мебошанд, ки корбурдашон ба барқарории алоқаҳои мақбули истеҳсолӣ-иқтисодӣ байни соҳаҳои пешбарандай саноат (металлургияи сиёҳ, мошинсозӣ, саноати кимиё) вобаста аст. Ба захираҳои умумисаноатӣ-байнисоҳавӣ, одатан, инҳо дохил мешаванд: ҷорикунонии усулҳои нави самаранок ва системаи коркарди конҳои маъдан; ҷорикунонии ҷараёнҳои пешқадами технологияи дарёфти онҳо; таъмини коркарди пурра ва комплексии ашёи хоми минералӣ; тараққиёти маҳсусгардонӣ, кооператсиякунонӣ ва комбиниронӣ дар саноат; бунёд ва инкишофи корхонаҳои гуногунмоликият; инкишофи босуръати истеҳсолоти намудҳои нисбатан самараноки ашёи хому масолех.

Ба захираҳои дохилиистехсолӣ имконоти истифодаи беҳтари боигариҳои моддӣ, ки бевосита бо такмили техника, технология ва такмили равандҳои истеҳсолот, азхудкунии намуду моделҳои нави маснуот, баланбардории сифати маҳсулот дар соҳаву зерсоҳаҳои мушаххаси саноат алоқаманд аст, шомиланд.

Дар шароити имрӯза барои мунтазам камкунии масолеҳ-ғунҷоиши маҳсулоти корхонаҳо истифодабарии навовариҳои илмӣ-техникӣ дар истеҳсолот идома дорад. Самтҳои асосии амалигардонии сарфай захираҳои боигариҳои моддӣ дар

корхонаҳои саноатӣ, вобаста ба ҳусусияти чорабиниҳо ба истеҳсолӣ-техникий ва ташкилӣ-иқтисодӣ ҷудо мешаванд.

Ба самти истеҳсолӣ-техникий чорабиниҳо доҳил мешаванд, ки бо тайёркуни сифатии ашёи хом барои истеъмоли истеҳсолии он, такмили соҳтории мошин, таҷҳизот ва маснуот, истифодаи намудҳои сарфакунандай ашёи хом, сӯзишворӣ; чорикунонии техникаву технологияи пешқадам алоқамандӣ доранд.

Дар соҳаи коркарди ибтидоии ашёи хом чорабинии аввалиндараҷаи сарфай ашёи хом ин тайёркуни сифатии вай барои коркард мебошад. Усулҳои тайёркуни сифатии ашёи хом дар корхонаҳои саноат ҳеле гуногуну муҳталиф аст. Масалан, тозакунии ангишт барои саноати кокс ё ҳуд маъдан дар металurgияи сиёҳу ранга, тозакунии пешакӣ ва ба меъёрҳои технологӣ мувофиқ намудани пахта ё пашм дар саноати нассочӣ.

Дар корхонаҳои соҳаи мошинсозӣ ҳамаи сamtҳои истеҳсолӣ-техникии сарфай боигариҳои моддиро ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудан мумкин аст:

1. Чорабиниҳое, ки ба суръатфизоии пешрафти илмӣ-техникий нигаронида шудаанд ва ба камшавии масолеҳ-ғунҷоиши мошину механизмҳо ва агрегатҳо мувофиқат меқунанд. Маълум аст, ки яке аз тамоюлҳои муҳими пешрафти илмӣ-техникий дар мошинсозии мусир ин афзун гардонидани иқтидор ва ҳосилнокии мошину таҷҳизот мебошад ва он ҳатман, бо нисбатан камшавии вазни соғу қиёсии мошину таҷҳизот, масолеҳ-ғунҷоиши, беҳбуди сурату намуди зоҳирӣ онҳо, бо афзудани ҳосилнокии онҳо алоқамандии зич доранд. Барои камшавии масолеҳ-ғунҷоиши мошину механизмҳо ва агрегатҳо аз маҳсулотҳои дар асоси нанотехнология истеҳсолшуда бояд истифода бурд;

2. Чорабиниҳое, ки ба ҷорӣ кардани намудҳои сарфакунандай варақаҳои оҳанӣ равона шудаанд. Истифодаи ин варақаҳо имкони сарфакунии металлро дар ҳудуди 10–70% таъмин мемамояд.

3. Чорабиниҳое, ки дар ивазкуни масолеҳоти анъанавии таркибӣ ифода мейбанд. Дар истеҳсолот раванди ивазкуни металҳои сиёҳ бо масолеҳи синтетикӣ (сунъӣ) – пластмасса,

металлҳои ранга, сабук, нодир идома дорад. Вазифаҳои муҳимтарини ин ивазкунӣ кам намудани масолеҳғунҷоиш, меҳнатталабии маҳсулот, баландбардории сифати маҳсулоти ниҳоии мосинасозӣ ба ҳисоб меравад.

Пластмассаҳо дар шароити ҳозира дар автомобилсозӣ, саноати ҳавопаймосозӣ, саноати электротехникаву радиотехника ва дигар корхонаҳои саноат васеъ истифода мешаванд.

Истифодаи пластмассаҳо, ки нисбатан ба металлҳои сиёҳу ранга вазни қиёсии камтар доранд, имкон медиҳад, ки вазни дастгоҳу мосинҳоро камтар намуда, сарфай металлро таъмин намоем.

Дар соҳаҳои коркарди саноатӣ, ки масолеҳ шакли варакро дорад (корхонаҳои дӯзандагӣ, пойафзолбарорӣ, мосинсозӣ бо истифодаи вараҷаҳои оҳанин), сарфай масолеҳро аз ҳисоби истифодаи усулҳои оқилонаи бурриши масолеҳ ба даст овардан мумкин аст. Барои ин, аз усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ ва компютерҳои иқтидорашон қалон истифода намудан мувофиқӣ мақсад аст.

Ҳамзамон истифодаи намудҳои маҳаллии ашёи хом ва сӯзишворӣ, нерӯҳои такрории ашёи хом, масолеҳ, маводи сӯҳт, таҷдидсозии ашёи хоми дар истифода буда, асбобу анҷомҳо низ сарфай унсурҳои фондҳои гардонро таъмин менамоянд.

Ба самтҳои ташкилӣ-техникии сарфай боигариҳои моддӣ метавон доҳил намуд: чорабиниҳои комплексие, ки бо баландбардории дараҷаи илмии меъёрий ва тарҳрезии масолеҳ-ғунҷоиши маҳсулоти саноатӣ, коркард ва ҷоринамоии меъёриҳои аз ҷиҳати техниқӣ асосноки сарфи боигариҳои моддӣ алоқаманданд; чорабиниҳои комплексии бо муқаррарсозии таносубҳои пешқадам алоқадошта, ки имкони инкишофи босуръати истеҳсоли намудҳои науву самараноки ашёи хому масолеҳ, захираҳои сӯзишворию энергетикро месозанд.

Самти асосии сарфай боигариҳои моддии ҳар як корхона – ин истеҳсоли маҳсулоти ҳарчи бештар аз ҳамон як миқдори доимии ашёи хому масолеҳ мебошад. Ин дар навбати худ, аз муҷаҳҳазии техникии истеҳсолот, малакаи қасбии ҳар як коргар, бартарафсозии истеҳсоли маҳсулоти ноқис вобастагӣ дорад.

Танҳо аз ҳисоби ихтисори бохтҳо ё талафот дар ҷараёни истеҳсолот сарфаи бойгариҳои моддиро дар корхона то 15-20% таъмин намудан мумкин аст.

5.4. Воситаҳои гардони корхона.

Фондҳои гардони истеҳсолӣ дар рафти гардиши худ бо фонди муомилот, ки аз маҳсулоти дар анборҳо буда, молҳои дарроҳ буда, воситаҳои пулии дар суратҳисоби корхона мавҷудбӯда ва қарзҳои дебиторию кредитории корхона иборат мебошанд, зам мегардад. Онҳо доимо гирдгардиш намуда пайдарпайи раванди истеҳсолот ва фурӯши маҳсулотро таъмин менамоянд.

Маҷмӯи воситаҳои пулии корхона, ки барои шаклгирии фондҳои гардон ва фонди муомилот таъин шудааст, воситаҳои гардони корхонаро ташкил медиҳад.

Дар иқтисодиёт мағҳумҳои таркиб ва соҳтори воситаҳои гардони корхона истифода мешаванд, ки аз ҳамдигар фарқ доранд.

Дар зери мағҳуми таркиби воситаҳои гардон маҷмӯи унсурҳоеро бояд фаҳмид, ки воситаҳои гардонро ташкил медиҳанд. Таркиби воситаҳои гардон дар расми 5.2. нишон дода шудааст

Ба фондҳои гардони истеҳсолӣ ва фонди муомилот тақсим намудани воситаҳои гардон аз хусусиятҳои истифодаву тақсимоти онҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулот ва фурӯши он сарчашма мегирад. Бузургии воситаҳои гардони дар истеҳсолот буда, асосан, аз рӯи давомнокии марҳалаҳои истеҳсоли маснуот, дараҷаи инкишофи техника, комилии технология ва ташкили меҳнат муайян карда мешавад. Маблағи воситаи муомилот аз шароити фурӯши маҳсулот, дараҷаи ташкили низоми таъминот ва фурӯши мол вобаста мебошад.



Расми 5.2. Таркиби воситаҳои гардони корхона

Воситаҳои гардоне, ки ба раванди гардиши маҳсулот хизмат мекунад, фонди муомилоти корхонаро ташкил медиҳанд. Одатан ба фонди муомилот шомиланд: маҳсулоти ба фурӯш тайёр, ки дар анборҳо мавҷуд аст; маҳсулоти фиристодашуда, ки харидорон ҳанӯз пулашро напардохтаанд ва воситаи пулии дар суратҳисобҳо мавҷудбуда.

Таносуби байни унсурҳои алоҳидаи воситаи гардон, ки бо фоиз ифода мегардад, соҳтори воситаҳои гардон номида мешавад. Тафовут дар соҳтори васитаҳои гардони соҳаҳои гуногуни саноат аз бисёр омилҳо, аз ҷумла, ҳусусиятҳои ташкили раванди истеҳсолот, шароити таъминот ва фурӯш, ҷойгиршавии таъминкунандагону истеъмолкунандагон, соҳтори харҷоти истеҳсолӣ вобаста аст.

Ҳиссаи калони воситаҳои гардони корхонаҳои саноатиро боигариҳои молӣ-моддӣ ташкил медиҳанд. Вазни қиёсии онҳо тақрибан 75–85%-ро ташкил мекунад ва соҳтори воситаҳои гардон дар боигариҳои молӣ-моддӣ низ дар соҳаҳои гуногун якхела нест. Агар дар корхонаҳои саноати сабук вазни қиёсии захираҳои истеҳсолӣ бештар бошад, пас дар саноати мошинсозӣ ҳиссаи захираҳои истеҳсолӣ дар нисбати саноат

умуман камтар буда, ҳиссаи истеҳсолоти нотамом ва маҳсулоти нимтаёри истеҳсоли худй бештар аст.

Воситаҳои гардон дар намуди захираҳои истеҳсолии ашёи хому масолеҳ дар соҳаҳои гуногун низ мухталифанд ва ба хусусиятҳои техникӣ-иқтисодии маҳсулоти истеҳсолшавандай ин соҳаҳо вобастагӣ дорад.

Бартарияти воситаҳои гардони соҳаи истеҳсолот ҷойгиршуда барои соҳтори воситаҳои гардонаи соҳаҳои гуногуни саноат умумист, ки ҳиссаи онҳо беш аз 70% ҳамаи воситаҳои гардонро ташкил медиҳад.

Воситаҳои гардон аз рӯи сарчашмаҳои шаклгириашон ба воситаҳои гардонаи худй ва қарзӣ тақсим мешаванд.

Воситаҳои гардонаи худй – ин воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби захираҳои худй шакл мегиранд. Дар ҷараёни ҳаракаташон воситаҳои гардон имкони бо дигар воситаҳо иваз шуданро доранд, ки онҳо моҳиятан воситаҳои худиянд ва барои пардохти музди меҳнат таъин шудаанд, вале муваққатан озоданд (яъне ҳанӯз фурсати пардохти музди меҳнат нарасидааст). Ин воситаҳоро ба воситаҳои худии баробаркардашуда ё худ пассивҳои устувор меноманд.

Воситаҳои гардонаи қарзӣ аз ҳисоби қарзҳои кредиторӣ (қарзҳои тиҷоратӣ) ва дигар пассивҳо ташаккул мейбанд.

Фаъолияти самараноки ҳар як корхона ба даст овардани натиҷаҳои баланд бо ҳароҷоти камтарин аст. Ҳаддалимкон камқунии хороҷот ин, пеш аз ҳама, таъмини мӯътадили соҳтори сарчашмаҳои ташаккулёбии воситаҳои гардонаи корхона, яъне пайвасти оқилонаи захираҳои худиву қарзӣ мебошад.

Воситаҳои гардонаи корхона доиман дар ҳаракат, дар гирдгардиш мебошанд. Онҳо соҳаи муомилотро тарқ гуфта ба соҳаи истеҳсолот дохил мешаванд, ва боз аз соҳаи истеҳсолот ба соҳаи муомилот шомил мешаванд. Гирдгардиши воситаҳои пуллии корхона аз лаҳзай пардохти корхона барои боигариҳои моддӣ ва дигар унсурҳои истеҳсолот оғоз гашта бо бозгашти

ин харочот дар шакли даромад аз фурӯши маҳсулот анҷом меёбад. Баъдан, ин воситаҳоро корхона боз барои хариди ашёи хому масолеҳ истифода мекунад, то ки бефосилагии истеҳсолотро таъмин созад.

Вақте, ки дар муддати он воситаҳои гардони корхона гирдгардиши пурра мекунад, фосилаи гардиши воситаҳои гардони корхона номида мешавад. Ин нишондиҳанда суръати миёнаи ҳаракати воситаҳоро дар корхона тавсиф медиҳад. Вай бо мӯҳлати ҳақиқии истеҳсолот ва фурӯши намудҳои муайянни маҳсулот мувофиқат намекунад.

Идоракуни воситаи гардон дар таъмини бефосилагии раванди истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот бо ҳаҷми камтарини воситаҳои гардон зоҳир мегардад. Ин маънои онро дорад, ки воситаҳои гардони корхона барои ҳама зинаҳои гирдгардиш дар шакли мувофиқ ва ё андозаи камтарини кофӣ бояд тақсим шаванд.

Ҷараёни коркарди бузургиҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ асосноки воситаҳои гардон, ки барои ташкили кори мӯътадили корхона заруранд, меъёрикунонии воситаҳои гардон номида мешавад. Меъёрикунонии воситаҳои гардон ба ошкор намудани захираҳои дохилии қтисодӣ, давомнокии фосилаи истеҳсолӣ, тезонидани суръати ҳаракати маҳсулоти тайёр мусоидат мекунад.

Воситаҳои гардон дар шакли захираҳои истеҳсолӣ, истеҳсолоти нотамом, бақияи маҳсулоти тайёри дар анборҳо мавҷуд буда меъёрий карда мешаванд ва онҳоро воситаи гардони меъёришаванд меноманд. Унсурҳои дигари воситаҳои гардонро унсурҳои меъёринашаванд мегӯянд.

Дар ҷараёни меъёрикунонии воситаи гардон меъёр (норма) ва муқаррароти меъёрии онҳоро муайян мекунанд.

Муқаррароти меъёрии фондҳои гардон миқдори захира ва ҷамъи онро бо рӯзҳои захиравӣ (захираҳое, ки дар рӯзҳои барои таъмини раванди истеҳсолӣ зарур) муайян менамоянд.

Меъёри воситаҳои гардон дар робита ба ҳар як намуди захираҳои истеҳсолӣ (захираҳои истеҳсолӣ, истеҳсолоти нотамом ва маҳсулоти тайёр) муайян карда мешавад.

Маҷмӯи муқаррароти меъёрии воситаҳои гардон (Мв.г.) ба ҳосили ҷамъи меъёрҳои тамоми ҷузъҳои воситаҳои гардон баробар буда, эҳтиёҷоти умумии корхонаро ба воситаҳои гардон муайян менамояд, ки бо чунин формула ҳисоб карда мешавад:

$$M_{v.g.} = M_{z.i.} + M_{i.n.} + M_{m.t.}$$

ин ҷо:

$M_{z.i.}$ – меъёри захираҳои истеҳсолӣ,

$M_{i.n.}$ – меъёри истеҳсолоти нотамом,

$M_{m.t.}$ – меъёри захираҳои маҳсулоти тайёр.

Се нишондиҳандай асосии зерин самаранокии истифодаи воситаҳои гардони корхонаҳои саноатиро нишон медиҳанд.

1. Зариби гардишӣ (шумораи гардиш), ки бо роҳи тақсими ҳаҷми фурӯши маҳсулот бо нарҳҳои яклухтфурӯшӣ бар бақияи миёнаи воситаи гардон дар корхона ҳисоб карда мешавад.

$$Z.g. = M_f / BM_{v.g.},$$

ин ҷо:

M_f – ҳаҷми маҳсулоти фурӯхташуда бо нарҳи яклухт-фурӯшӣ (сомонӣ.).

$BM_{v.g.}$ – бақияи миёнаи воситаҳои гардон (сомонӣ.).

$Z.g.$ – зариби гардиши воситаи гардон.

Бақияи миёнаи воситаҳои гардон бо чунин усул муайян карда мешавад: а) дар як моҳ ҳамчун нисфи ҷамъи бақияи фондҳои гардон дар аввал ва охири моҳ; б) дар семоҳа (квартал) чун аз се як ҳиссаи ҳаҷми бақияи семоҳа; в) дар як сол ҳамчун аз чор як ҳиссаи ҳаҷми бақияи миёнаи воситаҳои гардон. Дар ин ҳолат аз бақияи миёнаи воситаҳои гардон ҳаҷми маблағҳои дар суратҳисоб бударо тарҳ намудан лозим аст.

2. Давомнокии як гардиши воситаҳои гардон (Т.г.). Ин нишондиҳанда бо роҳи тақсим намудани давомнокии даврае

(Т.д.), ки дарацаи истифодабарии фондҳои гардон муайян шудааст, ба зариби гардишӣ (З.г.) ҳисоб карда мешавад.

$$\text{Т.г.} = \text{Т.д.} / \text{З.г.},$$

ин чо:

Т.д. – давомнокии даврае, ки дарацаи истифодабарии воситаҳои гардон муайян шудааст. Дар ҳисобкунӣ давомнокии сол – 360 рӯз, семоҳа – 90 рӯз, як моҳ 30-рӯз қабул шудааст.

3. Пурра кардани воситаҳои гардон (Пв.г.) нишондиҳанде мебошад, ки миқдори воситаҳои гардонро ба 1 сомонӣ фурӯши маҳсулот нишон медиҳад ва бо чунин формула ҳисоб карда мешавад:

$$\text{Пв.г.} = 1 / \text{З.г.} = \text{БМв.г.} / \text{М.ф.}$$

Тезонидани гардиши воситаҳои гардон кӯтоҳшавии вақти гузаштани давраҳои алоҳида ва гирдгардиши пурраи онҳоро, инчунин, камшавии ин воситаҳои лозимаро барои истеҳсол ва фурӯши ҳаҷми муайяни маҳсулот мефаҳмонад.

Яқум, тезонидани гардиши воситаҳои гардон имконияти фурӯши ҳамон ҳаҷми маҳсулотро бо андозаи камтари воситаҳои гардон таъмин менамояд.

Дуюм, тезонидани гардиш ба зиёдшавии ҳаҷми фурӯши маҳсулот бо ҳамон андозаи воситаҳои гардон мусоидат менамояд.

Сеюм, тезонидани гардиш, пастшавии арзиши аслии маҳсулотро аз ҳисоби ҳароҷоте, ки ба нигаҳдории захираҳои истеҳсолӣ вобастаанд, имконият медиҳад.

Тезонидани суръати гардиши воситаҳои гардон вазифаи аввалин дараҷаи корхонаҳо дар шароити имрӯза мебошад ва онро бо роҳҳои зерин таъмин намудан мумкин аст:

– **Дар зинаи бунёди захираҳои истеҳсолӣ.** Ҷорӣ намудани меъёрҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ асосноки захираҳо; наздиксозии таъминкунандагони ашёи хому маҳсулоти нимтайёр ва

унсурҳои истеҳсолӣ ба истеъмолкунандагон; истифодаи васеи алоқаҳои бевоситай тӯлонӣ, таъмини низоми анбории таъминоти моддӣ-техникӣ ва савдои яклухти масолеху таҷҳизот, меҳаникунонӣ ва автоматикунонии корҳои боркунию борфарорӣ дар анборҳо;

- **Дар зинаи истеҳсолоти нотамом.** Суръатфизоии пешрафти илмӣ-техникӣ, инкишофи якхелакунонӣ, стандартикунонӣ, якнамудсозӣ; такмили шаклҳои ташкили истеҳсолоти саноатӣ, истифодаи масолеҳи нисбатан арзони таркибӣ, такмилдиҳии низоми ҳавасмандсозии истифодаи сарфакоронаи захираҳои ашё ва сӯзишворӣ-энергетикий; афзоиши вазни қиёсии маҳсулоте, ки серталабот аст;

- **Дар зинаи муомилот.** Наздиксозии истемолкунандагони маҳсулот ба истеҳсолкунандагони он бо роҳи таҳлили бозор; ташкили низоми ҳисоббаробаркунӣ; афзоиши ҳаҷми маҳсулоти фурӯҳташуда дар натиҷаи иҷрои супоришҳои бевосита; истеҳсоли пеш аз мӯҳлат; истеҳсоли маҳсулот аз маводи сарфакардашуда; интихоби дикқаткорона ва саривақтии маҳсулоти боршаванда аз рӯи қисматҳо, номгӯи; меъёри транзитӣ.

Боби 6. Идораи кадрҳо ва ташкили музди кор дар корхона

- 6.1. Кадрҳои корхона ва соҳтори онҳо
- 6.2. Ҳосилнокии меҳнат ва захираҳои баландбардории он дар корхона
- 6.3. Ташкили музди кор дар корхона
- 6.4. Идоракуни ҳайати кормандон дар корхона

6.1. Кадрҳои корхона ва соҳтори онҳо

Қувваҳои истеҳсолқунандай ҷамъият аз се унсури асосӣ таркиб ёфтаанд: олоти меҳнат, предмет ё ашёи меҳнат ва қувваи корӣ. Ҳамоҳанг гаштани ин се унсур ҷараёни бефосилаи истеҳсолоти неъматҳои моддиро, ки қонеъкунандай талаботҳои истеъмолқунандагон мебошад, ба вуҷуд меорад. Қувваи корӣ ин маҷмӯи қобилияти ҷисмониву ақлонии оғарандагии инсон ё худ қобилияти меҳнатии вай мебошад.

Дар доираи корхона қувваи корӣ таъриifu истилоҳи нисбатан мушаххастарро соҳиб мегардад, ки кадрҳои корхона номидана мешаванд.

Кадрҳо ё захираҳои меҳнатии корхона – ин маҷмӯи кормандони қасбу ихтисосҳои гуногуни дар корхона машғули меҳнат буда ва ба ҳайати рӯйхатии он шомил шуда мебошанд. Ба ҳайати рӯйхати кадрҳои корхона ҳамаи кормандони ба кор қабулгардида, ки бо фаъолияти асосиву ёрирасон машғуланд, дохил мешаванд.

Кадрҳои корхона захираи асосии ҳар як воҳиди иқтисодӣ ба шумор мераванд, ки аз сифату самаранокии истифодабарии онҳо натиҷаи ниҳоии фаъолияти корхона вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, донистани ҳайати кадрҳои корхона ва тағйироти он ба-рои идоракуни корхона шарт ва зарур аст. Нишондиҳандои мутлақу қиёсии зерин тавсифдиҳандай ҳайати кадрҳои корхона ва тағйиротҳои муайянни миқдорӣ, сифатӣ, соҳтории онҳо мебошанд:

- шумораи рӯйхатӣ ва ҳозиршавии коргарони корхона ё воҳидҳои он дар санаи муайян;
- шумораи миёна рӯйхатии коргарони корхона ё воҳидҳои алоҳидаи он дар давраи муайян;
- вазни қиёсии коргарони унсурҳои алоҳидаи истеҳсолӣ (гуруӯҳ, категория) дар шумораи умумии коргарони корхона;
- суръати афзоиши шумораи коргарони корхона дар давраи муайян;
- дараҷаи миёнаи коргарони корхона;
- вазни қиёсии хизматчиёни дорои маълумоти олий ва миёнаи маҳсус дар шумораи умумии хизматчиён ё коргарони корхона;
- сайлонияти кадрҳо аз рӯи ба кор қабул ва аз кор ҳолӣ кардан;
- бо фонд таъмин будани меҳнати коргарон дар корхона ва ғайра.

Маҷмӯи нишондиҳандаҳои боло оид ба вазни миқдорӣ, сифатӣ, сохтории ҳайати кормандон тасаввурот дода, барои муайянсозии тамоюли инкишофи онҳо, тарҳрезӣ, таҳлил ва коркарди чорабиниҳои меҳнатии корхона заминаи зурурии ахборӣ фароҳам меорад.

Тавсифи миқдории захираҳои меҳнатии корхона, дар навбати аввал, бо чунин нишондиҳандаҳо мисли шумораи рӯйхатӣ, ҳозиршавӣ ва миёнарӯйхатии коргарон дода мешавад.

Шумораи рӯйхатии коргарони корхона – ин шумораи коргарони ҳайати рӯйхатӣ дар санаи муайян бо назардошти коргарони дар ин рӯз ба кор қабулшуда ё азкоррафта мебошад.

Шумораи ҳозиршавии коргарони корхона – ин миқдори коргарони ҳайати рӯйхатӣ, ки ба кор баромадаанд. Фарқияти байнӣ ҳайати ҳозиршавӣ ва рӯйхатӣ миқдори бозистии рӯзмар-паро (руҳсатӣ, беморӣ, сафарҳои хизматӣ ва ғайра) тавсиф медиҳад.

Барои муайян намудани шумораи кормандон дар давраи муайян нишондиҳандаи шумораи миёна рӯйхатӣ истифода мешавад. Ин нишондиҳанда барои ҳисобқунии ҳосилнокии

мехнат, музди меҳнати миёна, зарибҳои гардиш, сайлонияти кадрҳо ва як қатор нишондиҳандаҳои дигар зарур аст.

Шумораи миёна рӯйхатии коргарон дар як моҳ бо роҳи ҷамъ намудани шумораи коргарони ҳайати рӯйхатӣ барои ҳар як рӯзи тақвимии моҳ (рӯзҳои истироҳату идҳо низ дохиланд) ва тақсим намудани бузургии ҳосилшуда бар шумораи рӯзҳои тақвимии моҳ ҳисоб карда мешавад.

Ғайр аз шумораи коргарон тавсифи миқдории нерӯи меҳнатии корхона метавонад дар шакли фонди захираҳои меҳнатӣ (Фз.м.) ба ҳисоби одам-рӯзҳо ё худ одам-соатҳо ифода гардад, ки онро чун ҳосили зарби шумораи миёнаи рӯйхатии коргарон (Шм.к.) бар давомнокии миёнаи давраи меҳнатӣ (Тд.м.) бо рӯзҳо ё соатҳо ҳисоб менамоянд:

$$\text{Фз.м.} = \text{Шм.к.} \times \text{Тд.м.}$$

Тавсифи сифатии захираҳои меҳнатии ҳайати корхона аз рӯи лаёқати ихтисосмандӣ ва қасбии кормандони он барои ба даст овардани мақсадҳои ниҳоии корхона муайн карда мешавад.

Ҷиҳати сифатии ҳайати корхона ва нерӯи меҳнатии онҳоро тавсиф додан як қатор мушкилотҳо дорад. Зоро то имрӯз фаҳмиши ягонаи сифати меҳнат ва нишондиҳандаҳои сифатии нерӯи меҳнатӣ байни иқтисодчиён вуҷуд надорад. Мубоҳисаҳои зиёд дар атрофи ин масъала (дар солҳои 40–70-уми асри XX) танҳо доираи нишондиҳандаҳои нерӯи меҳнатиро муайян намудаанд. Аз ҷумла, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ (мураккабии кор, тахассуси коркун, мансубияти соҳавӣ, шароити меҳнат, собиқаи корӣ), нишондиҳандаҳои шахсӣ (ботартибӣ, малака, бовичдонӣ, тезкорӣ, фаъолии эҷодӣ), нишондиҳандаҳои ташкилий-техникий (ҷалбсозӣ ба кор, дараҷаи муҷаҳҳазсозӣ, дараҷаи ташкили технологияи истеҳсолот, ташкили меҳнат) ва иҷтимоӣ-маданий (ҳамгироӣ, фаъолии иҷтимоӣ, ин-кишофи маданий ва ахлоқӣ)-ро фарқ кардан зарур аст.

Тавсифи соҳтории захираҳои меҳнатии корхона бо таркиб ва муқоисаи миқдории дараҷа (категория) ва гурӯҳҳои

алоҳидаи кормандони корхона ифода мегардад. Вобаста ба вазифаҳои иҷрошаванд ани кормандони корхонаи истеҳсолӣ ба дараҷаву гурӯҳҳо тақсим мешаванд. Таҷрибаи фаъолияти корхонаҳо нишон медиҳад, ки ҳамаи кормандонро ба ду дараҷа тақсим намудан мумкин аст:

а) ҳайати кормандони саноатӣ-истеҳсолӣ, ки бевосита бо фаъолияти асосии истеҳсолӣ сарукор доранд. Ба ин дараҷа ҳамаи кормандони коргоҳу қитъаҳои асосӣ, ёриасон, хизматрасон, иловагӣ, ташкилоту озмоишгоҳҳои илмӣ- татқиқотӣ, технологӣ, ки дар тавозуни корхона мавҷуданд ва инчунин кормандони тамоми шӯъбаву ҳадамоти идоракунӣ ва хизмати таъмири дохил мешаванд;

б) ҳайати кормандони ғайрисаноатӣ, ки ба онҳо кормандони савдои ҳӯроки умумӣ, ҳочагиҳои манзилиӣ, муассисаҳои тандурустиву солимгардонӣ, муассисаҳои мактабию томактабӣ, маданияи дар тавозуни корхона мавҷудбуда дохил мешаванд.

Дар навбати худ, ҳайати кормандони саноатӣ-истеҳсолиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд:

1) коргарон; 2) хизматчиён.

Ба гурӯҳи коргарон ашҳосе мансубанд, ки бевосита ба оғаридани неъматҳои моддӣ, таъмири васоити асосӣ, кашонидани коргарон, интиқоли борҳо, хизматрасонии моддӣ ва ғайра машғуланд. Коргарон бошанд, одатан, ба асосиву ёриасон гурӯҳбандӣ мешаванд.

Гурӯҳи хизматчиён бошад дар корхона аз роҳбарон, мутахассисон ва хизматчиён таркиб ёфтааст. Ба роҳбарон кормандоне дохил мешаванд, ки соҳиби вазифаҳои роҳбарикунданаи корхонаву ҷузъҳои соҳтории он мебошанд. Сармуҳассисон (сармуҳосиб, сармуҳандис, сармеханик, сариқтисодҷӣ ва диг.) ва ҷонишинони роҳбари корхона, мудирону сарварони воҳидҳои соҳтории он низ шомили ин гурӯҳанд.

Ба мутахассисон кормандони бо фаъолияти муҳандисӣ, техникӣ, иқтисодӣ, ҳукуқӣ, ҳисобдорӣ ва дигар намудҳои фаъолият машғулбуда, дохил мешаванд.

Ба хизматчиён кормандоне, ки коркард ва расмикуунонии хуччатҳо, муҳосибаву назорат, мониторинги хизматрасонии хоҷагидорӣ, коргузориро ба ўҳда доранд (хазинадорон, назоратчиён, лоиҳакашон, коргузорон ва дигарон), мансуб мебошанд.

Вобаста ба хусусияти фаъолияти меҳнатӣ кадрҳои корхона аз рӯи қасб, ихтисос ва дараҷаи таҳассуснокӣ низ гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

Соҳтори қасбӣ-ихтисосии кадрҳо зери таъсири тақсимоти қасбию таҳассусии меҳнат шакл мегирад. Зери мағҳуми қасб намуди маҳсуси фаъолияти меҳнатӣ фаҳмида мешавад, ки донишҳои муайяни назариявӣ ва малакаи кориро тақозо менамояд. Ихтисос бошад, намуди фаъолияти меҳнатиест, ки дар ҷаҳорҷӯбай қасб дорои хусусиятҳои ҳос аст ва аз кормандон донишу малакаҳои иловагии маҳсусро талаб мекунад. Ихтисос намуди фаъолияти меҳнатиро дар доираи ҳамон як қасб мушҳас менамояд. Масалан, қасби иқтисодӣ аз рӯи ихтисос ба тарҳрезон, кормандони молия, бозоршиносон, менечерон ва файра тақсим мешавад.

Соҳибони қасбу ихтисосҳои гуногун боз аз рӯи дараҷаи таҳассус ё худ дараҷаи воқиф будан ба ин ё он қасбу ихтисос табақабандӣ мешаванд. Табақабандии дараҷаи таҳассуси кормандон дар разряду дараҷаҳои тарифӣ инъикос мешавад.

Коллективи меҳнатии корхона аз рӯи таркиби микдорӣ, дараҷаи таҳассус шумораи доимӣ нест, вай доим тағйирпазир аст: яке аз кор мераваду дигаре ба кор қабул мешавад. Ин тағйирпазирӣ дар иқтисодиёт номи сайлонияти кадрҳоро гирифтааст. Вазъи соҳтории кадрҳо ва сайлонияти онҳоро дар корхона бо ёрии нишондиҳандаҳои зерин таҳлил ва баҳо додан мумкин аст.

Зарibi шумораи коргарони асосӣ, ки бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\text{Кк.а.} = (1 - \text{Шк.ё}) / \text{Шк.к.},$$

ин чо: Кк.а. – зарibi шумораи коргарони асосии корхона;

Шк.ё. – шумораи миёнаи рӯйхатии ҳамаи коргарони ёрирасон дар корхона;

Шк.к. – шумораи миёнан рӯйхатии ҳаман коргарони корхона.

Ба таҳлили сохтории кадрҳои корхона вазни қиёсии ҳар як дараҷаи кормандон мӯайян ва муқоиса мешавад:

$$K_i = K_i / K ,$$

ин чо: K_i – шумораи миёнаи рӯйхатии кормандони дараҷаи i .

K – шумораи миёнаи рӯйхатии коргароне, ки дар корхона то давраи ҳисобӣ машғули кор будагон.

Тавре қайд намудем, ҳайати кормандони корхона бузургии доими набуда, доимо тағиیرёбанда аст. Аз ин рӯ, ҳангоми ташкил ва идоракунии истеҳсолот ҳисобқунии зарibi мӯътадилии кадрҳои корхона (Км.к.) мувофиқи мақсад аст:

$$K_{m.k.} = (1 - K_x) / (K + K_k) ,$$

ин чо: K_x – шумораи коргароне, ки бо ҳоҳиши худ ва барои коршиканӣ аз кор хориҷ шудаанд (дар давраи ҳисобӣ);

Кк. – шумораи коргарони ба кор қабулгардида дар давраи ҳисобӣ.

Зарibi сайлонияти (азкорравии) кадрҳо бо роҳи таносуби шумораи коргарони азкоррафта дар давраи ҳисобӣ бар шумораи миёна рӯйхатии коргарони корхона дар ҳамин давраи мӯайян ҳисоб карда мешавад:

$$K_{s.k.} = (K_x / K) \times 100\%.$$

6.2. Ҳосилнокии меҳнат ва захираҳои баландбардории он дар корхона

Ҳосилнокии меҳнат нишондиҳандаи муҳимест, ки ифода-кунандаи истифодаи самараноки нерӯҳои меҳнатии корхона маҳсуб мешавад. Ҳосилнокии меҳнат самаранокии харочоти меҳнатиро дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти моддӣ тавсиф дода, бо миқдори маҳсулоти дар воҳиди вақти корӣ истеҳсолшуда ё худ бо харочоти меҳнатии барои воҳиди маҳсулот сарфшуда, муайян мегардад. Одатан, байни ҳосилнокии меҳнати фардӣ ва ҳосилнокии меҳнати ҷамъиятӣ фарқ мегузоранд.

Ҳосилнокии меҳнати фардӣ ба воситаи харочоти вақти кории истеҳсолоти муайян дар корхонаи алоҳида ҳисоб карда мешавад. Ҳосилнокии меҳнати ҷамъиятӣ бошад, ба воситаи харочоти меҳнати фардиву ҷамъиятӣ ҷен карда мешавад.

Дараҷаи ҳосилнокии меҳнат дар корхона бо ду нишондиҳанда муайян карда мешавад:

а)коркарди маҳсулот дар воҳиди вақт;

$$M = q / \text{Шк},$$

ин ҷо: M . – коркарди маҳсулот дар воҳиди вақт;

q – ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда;

Шк. – шумораи миёна рӯихатии коргарон (нафар).

б)меҳнатғунҷоиши истеҳсоли маҳсулот:

$$T = Tk / q,$$

ин ҷо: T – меҳнатғунҷоиши истеҳсоли маҳсулот;

Tk – вақти кории барои истеҳсоли ҳамаи маҳсулот сарфшуда;

q – ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда.

Коркарди маҳсулот – ин шумораи маҳсулотест, ки дар воҳиди вақти корӣ истеҳсол карда шудааст. Ин нишондиҳанда вобаста ба воҳидҳои ҷенак дар намуди аслӣ, пулӣ ва меъёрҳои вақти корӣ ифода мегардад.

Истифодаи воҳидҳои ҷенакии аслӣ вақте лозиманд, ки корхона ба истеҳсоли маҳсулоти яқчинса машғул аст: тонна, метр, сантнер, дона, литр, ҷуфт, метри мукааб ва ғайра. Агар корхона ё коргоҳ маҳсулоти яқчинсаи гуногуннамуд ё гуногунтамға истеҳсол созад, коркарди онҳоро бо воҳидҳои шартӣ бояд ҳисоб намуд. Масалан, дар коргоҳҳои домнагӣ ҳангоми муайян

кардани коркард намудҳои чӯяни гудохташаванда ба намуди чӯяни дубора гудохташаванда, сement ба портландсементи шартӣ оварда мешаванд.

Барои корхонаҳои истеҳсолии маҳсулоташон гуногунчинса нишондиҳандаи коркарди маҳсулот бо маблағҳои пулӣ ҳисоб карда мешавад.

Корхонаҳое, ки ба истеҳсоли маҳсулоти гуногунчинсаи нотамом машғуланд, ҳангоми ҳисоб кардани коркарди маҳсулот аз воҳиди ченаки соатҳои меъёри истифода мекунанд, зоро дар ин ҳолат аз воҳидҳои аслӣ ва пулӣ истифода намудан имкон надорад.

Меҳнатғунҷоиши маҳсулот – нишондиҳандаи дигари тавсифдиҳандаи ҳосилнокии меҳнат ба шумор меравад, ки сарфи вақти кориро барои истеҳсоли маҳсулот нишон медиҳад, Ҳангоми хеле зиёд будани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда меҳнатғунҷоишро аз рӯи маҳсулоте ҳисоб мекунанд, ки дар ҳаҷми умумӣ вазни қиёсии бештар дорад, ё худ ягон намуди маҳсулотеро интихоб мекунанд, ки боқимондаи онҳо ба ин намуд оварда мешаванд. Ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳадаҳои коркарди маҳсулот як қатор бартарӣ дорад:

Якум, ифодакунандаи робитаи бевосита байни ҳаҷми истеҳсолот ва ҳарочоти меҳнатист;

Дуюм, истифодаи ин нишондиҳанда нишон медиҳад, ки масъалаи ҳосилнокии меҳнатро бо омилҳову захираҳои баландбардории он алоқаманд намоем;

Сеюм, меҳнатғунҷоиш имкон медиҳад, ки ҳарочоти меҳнатии коргоҳу қитъаҳои гуногуни корхона муқоиса гарданд.

Меҳнатғунҷоиши маҳсулот вобаста ба таркиби ҳарочотяш ба таври зерин гурӯҳбандӣ мешавад:

- меҳнатғунҷоиши технологӣ, ки тамоми ҳарочоти меҳнатии коргарони асосии ба корбайъ ва соатбайъ машғулбударо инъикос менамояд;

- меҳнатғунҷоиши истеҳсолӣ, ки дар худ ҳамаи ҳарочоти меҳнатии коргарони асосӣ ва ёрирасонро ғун кардааст;

- меҳнатғунҷоиши пурра, ки ифодагари ҳарочоти меҳнатии ҳамаи дараҷаҳои ҳайати саноатӣ-истеҳсолии корхона аст;

- меҳнатғунчиши хизматрасонии истеҳсолот инъикосгари харочоти меҳнатии коргарони ёрирасон мебошад;
- меҳнатғунчиши идоракуни истеҳсолот, ки харочоти меҳнатии хизматчиёро ифода менамояд.

Ҳосилнокий меҳнат дар корхона дар фосилаи муайян бо таъсири сабабҳои гуногун тағиیر мейбад. Аслан, ҳамаи омилҳои ба ҳачми истеҳсолот ва шумораи коргарон таъсиррасон ба тағиирёбии ҳосилнокий меҳнат низ таъсир менамоянд,

Омилу захираҳои тағиирдиҳандай ҳосилнокий меҳнати корхона гуногунанд, аммо пеш аз он, ки дар бораи онҳо ҳарф замен, бояд фарқи миёни онҳоро муайян созем. Омил имкони амалигардии ягон ҳодисаро сабаб асту захира – имкони амалинагашта дар вазъияти мушаххас.

Аз ин рӯ, зери мағҳуми омилҳои тағиирдиҳандай ҳосилнокий меҳнат сабабҳоеро бояд фаҳмид, ки дараҷаи онро дигар мекунанд. Дар амалияни банақшагирӣ ва муҳосибаи аксар корхонаҳои саноатӣ, ҳамаи омилҳои тағиирдиҳандай ҳосилнокий меҳнат ба гурӯҳҳои асосии зерин тасниф мешаванд:

- тағиирдиҳии дараҷаи техникии истеҳсолот;
- такмилдиҳии идоракунӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат;
- тағиирдиҳии шароитҳои табии;
- тағиирдиҳии ҳачму соҳтори истеҳсолот;
- тағиирдиҳии сифати маҳсулот;
- дигар омилҳо.

Зери мағҳуми захираҳои баландбардории ҳосилнокий меҳнат дар корхона имконоти мавҷудаи амалинагаштаи сарфай нерӯҳои меҳнатиро бояд фаҳмид.

Захираҳои дохиистеҳсолӣ бо такмил ва истифодаи бозҳам босамари таҷҳизоту қувваи корӣ, бартарафсозии талафи вақти корӣ, сарфай ашёи хом, масолех, сармояву дигар намудҳои захираҳои истеҳсолӣ робитаи устувор доранд.

Захираҳои дохиистеҳсолӣ барои баландбардории ҳосилнокий меҳнат бевосита дар корхона муайян мешаванд. Ба захираҳои дохиистеҳсолии баландбардории ҳосилнокий меҳнат метавон шомил бошанд:

- камкунии меҳнатғунчиши маҳсулот;
- беҳтар истифода кардани вақти корӣ (ҷорӣ намудани ташкили илмии меҳнат, мустаҳкамкуни интизом, бартараф-

созии сайлонияти кадрҳо, истифодаи таҷрибаи пешқадам, беҳбуди вазъи санитарӣ ва ҳифзи меҳнат, барҳамдиҳии нуқси истеҳсолӣ ва дигар масорифи истеҳсолӣ);

- захираҳои беҳтар кардани соҳтори кадрҳо, баландбардории салоҳияти онҳо ва истифодаи беҳтари қувваи корӣ;

- ҷорӣ намудани навовариҳо ва самараноктар истифода бурдани коргарони ёриасон;

- нисбатан озод кардани коргарон, ихтизорномоии вазни қиёсии ҳайати маъмурӣ-идоракунӣ;

- беҳдошти муҳити равонӣ (психологӣ) дар ҷамоати меҳнатӣ.

Вобаста ба вақти амалишавиашон захираҳои баландбардории ҳосилнокии меҳнат дар корхона ба захираҳои ҷориву оянда чудо мешаванд.

Захираҳои ҷорӣ имкони дар мӯҳлати наздиктарин амалишавиро дошта, одатан, ҳароҷоти якваҳтаи бисёрро талаб намекунанд, (беҳтар истифодабарии таҷқизот, барҳамдиҳӣ ё камкунии нуқси истеҳсолӣ, истифодаи низоми оқилонау самараноки пардоҳти музди меҳнат, такмили ташкили меҳнат ва ғайра).

Захираҳои оянда бошад, азnavсозии истеҳсолот, ҷоринамоии технологияи нав ва амсоли инро тақозо мекунанд, ки барои ин маблағгузории иловагӣ ва вақти бештар лозим аст.

6.3. Ташкили музди кор дар корхна

Сиёсати музди кор ҷузъи таркибии идораи корхона буда, самаранокии кори корхона ба андозаи қобили мулоҳиза ба он вобаста мебошад, зоро музди кор яке аз муҳимтарин омилҳои ҳавасмандкунанда дар истифодаи оқилонаи қувваи корӣ ба шумор меравад.

Музди кор – ин қисмати дар шакли пул ифодаёфтai даромади миллӣ аст, ки бар ивази миқдору сифати кори аз тарафи ҳар кадом корманд анҷомёфта тақсим шуда, ба истеъмоли шахсии ӯ ворид мегардад. Ба ибораи дигар, музди кор қисме аз ҳароҷоти марбут ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, хизматрасонӣ мебошад, ки барои пардоҳти ҳаққи кори кормандони корхона сарф мешавад.

Одатан, музди кори номиналӣ (исмӣ) ва воқеиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Музди кори номиналӣ (исмӣ) - маблағе мебошад, ки барои кори дар муддати муайян анҷомдодаи корманд хисоб карда ба ӯ пардохта мешавад.

Музди кори воқеӣ бошад, миқдори молу хизматест, ки мумкин аст бо музди кори номиналӣ ҳаридашавад: ба таъбири дигар, музди кори воқеӣ - ин «қобилияти ҳаридори»-и музди кори номиналӣ мебошад.

Дар мавриди муайян соҳтани сиёсати марбут ба музди кор ва ташкили он дар корхона, зарур аст, ки қоидаҳои зерини ташаккули музди кор риоя карда шавад:

- одилона будан, яъне музди баробар барои кори баробар пардохтан;

- ба эътибор гирифтани душвории кори иҷрошаванда ва савияни маҳорати корӣ;

- ҳавасманд кардан барои кори босифат ва муносибати бовиҷдонона ба кор;

- ҷазои моддӣ додан барои нуқскорӣ ва бемасъулиятӣ дар вазифа, ки боиси оқибатҳои ноҳуш гардидааст;

- пешқадамӣ дар суръати рушди ҳосилнокии меҳнат дар муқоиса бо суръати рушди музди миёнаи меҳнат;

- ҷуброн кардани музди кор вобаста ба сатҳи таваррум;

- ба кор бурдани шаклҳо ва низомҳои пешрафтаи музди кор, ки ба андозаи ҳарҷӣ бештар ба талаботи корхона ҷавобгӯ мебошанд.

Дар корхонаҳо айни замон аз шаклу низомҳои гуногуни музди кор (расми 6.1.) истифода мебаранд, вале ду шакли музди кор - корбайъ ва вақтбайъ шаклҳои аз ҳама маъмул ба шумор мераванд.

Музди кори корбайъ - ин музди коре мебошад, ки барои миқдори маҳсулоти (кор, хизмат)-и истеҳсолкардашуда пардохта мешавад.



Расми 6.1. Шаклҳо ва низоми мӯзди кор

Аксар вақт дар корхонаҳо на музди кори корбайъи оддӣ, балки корбайъи мукофотӣ истифода мегардад.

Музди кори корбайъи мукофотӣ чунин низоми музди коре мебошад, ки коргар на танҳо дастмузди корбайъ, балки мукофот ҳам мегирад. Мукофотро, одатан, барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои муайян муқаррар мекунанд: ичрои нақшай истеҳсоли маҳсулот, супоришҳои марбут ба сифати маҳсулот ё сарфакорӣ дар ҳарҷи мавод ва манобеи сузишворӣ ва нерӯи барқ ва ҳоказо.

Музди кори вақтбайъ – ин музде мебошад, ки барои вақту замони анҷомшуда, вале на барои вақти тақвимӣ, балки барои вақти меъёри, ки дар низоми тарифӣ пешбинӣ шудааст, пардохта мешавад.

Музди кори вақтбайъи мукофотӣ – ин музди коре аст, ки коргар на танҳо маблағе барои вақти коркардааш, балки фоизи муайянери аз ин маблағ ба сифати мукофот мегирад.

Ба мақсад мувофик будани истифода аз низоми вақтбайъ ё соатбайъи музди корро омилҳои зиёде, ки дар мавриди тасмимгирӣ вуҷуд доранд, муайян менамоянд. Низоми вақтбайъи музди корро дар ҳолатҳои зерин истифода бурдан манфиатбахш аст:

- дар корхона мавҷуд будани хатти муттасили конвейер, ки бо набзу низоми қатъии муайян амал мекунад;

- вазифаи коргарон танҳо аз назорат кардани рафти раванди технологӣ иборат бошад;

- ҳароҷоти муайян кардани миқдори маҳсулоти банақшагирифта ва истеҳсолкардашудаи маҳсулот нисбатан зиёд бошад;

- сифати кор муҳимтар аз миқдори он бошад;

- кор дорои хислати гуногун ва аз назари гаронӣ тағиیرпазир бошад:

- дар лаҳзаи муайян афзоиш додани маҳсулот (хизмат) дар ин ё он ҷои кор барои корхона мувофиқи мақсад набошад;

- афзоиши истеҳсоли маҳсулот мумкин аст боиси нуқскорӣ ва коҳиш ёфтани сифати он гардад.

Музди кори корбайъро дар корхона дар ҳолатҳои зерин ба кор бурдан мувофиқи матлаб аст:

- имкони ба ҳисоб гирифтани ҳаҷми дақиқи корҳои иҷрошаванда мавҷуд бошад;

- фармоишҳои қобили мулоҳиза ба маҳсулоти истеҳсолшаванда дар ҳолати маҳдуд будани шумораи коргарон вуҷуд дошта бошад;

- яке аз ҷузъҳои корхона (коргоҳ, ҷои кор) «маҳдудие» аст, ки боздорандай истеҳсол дар ҷузъҳои дигари аз назари технологи ба ҳам алоқаманд, мебошад;

- ба кор бурдани ин низом ба сифати маҳсулот таъсири манғӣ надорад;

- афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот дар тамоми корхона зарурати ҳатмӣ мебошад.

Дар бештари корхонаҳо воситаи асосӣ барои ҳисоб кардани музди кор низоми тарифҳо ва маҳсусан унсурҳои он - андозаи тарифҳо ва ҷадвали тарифҳо мебошад.

Андозаи тарифҳо - миқдори мутглақи музди кори гурӯҳу дараҷаҳои гуногуни коргарон барои як воҳиди вақт мебошад. Нуқтаи ибтидо - андозаи ҳадди ақалли тарифҳо ё худ андозаи тарифҳои дараҷаи як маҳсуб мешавад, ки сатҳи музди кори аз ҳама оддитаринро муайян менамояд.

Ҷадвали тарифҳо барои муқаррар соҳтани таносуби музди кор дар вобастагӣ бо сатҳи маҳорат истифода мегардад. Ва он аз маҷмӯи дараҷаи тарифҳо ва зариби муносиби онҳо иборат мебошад. Зарibi тарифҳои дараҷаи поинтар баробари як воҳид қабул карда мешавад. Зарibi тарифҳои дараҷаҳои баъдӣ ҷанд миқдор зиёдтар будани андозаи тарифҳои мавриди назарро аз андозаи тарифҳои дараҷаи як нишон медиҳад.

Бо гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ дар ташкили музди кори корхонаҳо тағйироти куллӣ рӯй додааст. Ҳукуқи корхонаҳо барои тақсимоти даромади бадастовардаашон зиёд карда шудааст. Давлат танҳо вазифаҳои зеринро ба ӯҳдаи худ мегирад: танзими ҳадди ақалли музди кор ва тасҳеҳи он вобаста ба падидай таваррум ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои ташкилотҳо ҷиҳати ба даст овардани маблағҳо барои пардоҳти музди кор. Ба ғайр аз ин, дар қонун дар бораи меҳнат маблағҳои ҳадди ақалли ҷубронпулиҳо барои кор кардан дар рӯзҳои истироҳат ва идҳо, дар вақти берун аз муддати кор, андозаву ҳудуди кор дар ду ё зиёда ҷойҳо, зиёд кардани миқдори музди меҳнат дар шароити вазнин ва заравории корӣ, пардоҳти музд дар ҳолати таваққуфи маҷбурий, иловапулиҳо ба наврасон ва ғайраҳо ба танзим дароварда шудааст.

Андозаи музди кору маошҳо ва низ таносуби байни онҳо вобаста ба дараҷаҳои лаёқати ихтисосмандии кормандони касбу маҳоратҳои гуногун ба тарзи мушахҳас дар корхонаҳо тиқи шароити муқаррарнамудаи қарордодҳои колективӣ ё фармонҳои дар корхона содиршаванда, муайян карда мешаванд.

Дар ин маврид ҳам, вазифаи дар пешгузоштаи ҳар қадом корхона (соҳибон ва кормандони кирояи он) афзун гардонида-

ни даромадҳо, яъне маблағҳо барои пардохти музди кор ва фоидай соф мебошад. Бояд қайд кард, ки дар афзоиши ҳар ду навъи даромади номбурда соҳибмулкон ва кормандони кироя ҳар қадом ба тарзи худ манфиатдоранд. Барои соҳибмулкон аз ҳама муҳимтар – афзудани фоидай соф ва ба даст оварданӣ суди саҳмия бошад, барои кормандони кироя зиёд кардани ҳароҷот музди кор аҳамият дорад.

Коллективи корхона мустақилона фонди музди корро муайян менамояд., ки он қисми таркибии маблағҳое мебошад, ки ба истеъмолот равона карда мешаванд. Ба таркиби ин фонд дохил мешавад: ҳама гуна ҳисоббаробаркуниҳо оид ба музди кор новобаста ба манбаи молиявӣ: маблағҳои ҳавасмандкуниӣ ва ҷубронпулиҳо, маблағҳое, ки ба кормандон барои вақти кории иҷроқарданашуда мувофиқи қонун оид ба меҳнат пардохта мешаванд ва ғайра.

Ташкили музди меҳнат бевосита дар корхона аз чунин қисмҳои асосӣ иборат аст:

- ташаккули фонди музди меҳнат;
- бамеъёргирии меҳнат;
- муқаррар кардани низоми тарифӣ;
- муқаррар кардани шаклу низоми музди кор.

Музди кор вобаста ба банақшагирии вақти корӣ ва ҳаҷми истеҳсолот аз рӯи андозаи тарифҳо, маошҳо ё нарҳбаҳои корбайъи банақшагирифта муайян карда мешавад.

Фонди музди меҳнати коргарон аз маҷмӯи музди меҳнати тарифӣ ва ҳамаи иловапулиҳо иборат мебошад. Музди меҳнати тарифӣ ё мустақим аз маҷмӯи нарҳбаҳои корбайъие, ки ба коргарони корбайъ пардохта мешавад ва музди кори коргарони вақтбайъ, ки мувофиқи ҷадвалҳои тарифӣ ҳисоб карда мешавад, иборат аст.

Ҳангоми банақшагирий фонди музди кори соатбайъ, фонди музди кори рӯзбайъ, фонди музди кори солбайъ (моҳбайъ)-ро ҳисоб мекунанд.

Барои коргарони корбайъ музди кори нақшавӣ бо чунин формула ҳисоб қарда мешавад:

$$\Phi_{MKB} = \sum_{i=1}^n P_i V_i,$$

дар ин чо: ФМКБ – фонди музди кори коргарони корбайъ;

P_i – нархбаҳои корбайъ барои воҳиди маҳсулотот;

V_i – ҳаҷми маҳсулоти намуди i .

Музди кори нақшавии коргарони вақтбайъ бо чунин формула ҳисоб карда мешавад:

$$\text{ФМКв.б.} = \sum T_c N_i F_{n.k.i},$$

дар ин чо:

ФМК в.б. – фонди музди кори коргарони вақтбайъ;

T_c – андозаи тарифии соатбайъи коргари дараҷаи i ;

N_i – шумораи коргарони вақтбайъи дараҷаи i ;

$F_{n.k.i}$ – фонди вақти кории нақшавии коргари дараҷаи i .

Фонди музди кори роҳбарон, мутахассисон ва хизматчиён дар асоси маошҳои хизматӣ ҳамчун ҳосили зарби маоши якмоҳаи як гурӯҳ, шумораи моҳҳои сол ва шумораи кормандон дар гурӯҳ муайян карда мешавад.

Дар баъзе корхонаҳо низоми ғайритарифии музди кор истифода бурда мешавад, яъне зарибҳое мебошанд, ки таҳосуби байни маоши корманди i ва ҳаҷми камтарини музди корро муқаррар мекунанд.

Шакли самараноки танзими музди кори кормандони кироя низоми аҳдномаи бисёрдараҷагӣ мебошад. Он имконият медиҳад, ки ба дараҷаи кофӣ ҳангоми муайян кардани музди кор ҳам манфиати корфармо ва ҳам манфиати кормандони кироя ба назар гирифта шавад.

Шартномаи меҳнатӣ ҳангоми ба кор қабул кардани корманд ба таври хаттӣ тартиб дода мешавад. Дар аҳднома ҳаҷми маош, тарзи муайянкунин он ва дигар масъалаҳо акс мейбад. Дар шартнома мумкин, ки масъалаҳои ба ихтиёри корманд додани нақлиёти хизматӣ, руҳсатии иловагӣ, манзил ва ғайра доҳил карда шавад. Ҳамаи ин шартҳо кормандро барои баландбардории ҳосилнокии меҳнат ва сифати кор ҳавасманд мекунад.

Дар таҷрибаи мамлакатҳои мутараққӣ ғайр аз пардоҳти музди кор, пардоҳтҳо барои фонди нафақавӣ, иштироки корманд дар фоидаи ширкат, иштироки он дар сармояи саҳҳомӣ васеъ истифода мешавад. Ғайр аз ин шаклҳои иловагии

ҳавасмандкуниҳо – пардохти ҳарочоти наклиётӣ, кӯмакпули барои ҳӯрок, барои кормандони худ бо нархи пасттар фурӯхтани моли корхона, ёрӣ расондан барои омӯзиш, суғуртаи ҳаёт ва тибии корманд ва ғайра истифода бурда мешавад. Бинобар он ҳангоми такмил додани ташкили музди кор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи мамлакатҳои мутараққӣ оид ба ҳавасмандгардонии кормандон бояд ба назар гирифта шавад.

6.4. Идоракунии ҳайати кормандон дар корхона

Идоракунии кадрҳо қисми асосии менеҷменти корхона ба ҳисоб рафта, бо захираҳои меҳнатӣ ва муносибати онҳо дар доҳили корхона алоқаманд аст. Он фаъолияти маҳсуси функционалиро ифода мекунад, ки барои баландбардории самаранокии истифодабарии иқтидори кормандон ба хотири расидан ба мақсадҳои ниҳоии корхона равона карда шудааст.

Мақсадҳои асосии идоракунии ҳайати кормандон дар корхона ба ҳисоб меравад:

- таъмини талаботи корхона бо кадрҳо;
- таъмини ҷобаҷокунии самарански кадрҳо ва болоравии қасбӣ-таксусӣ ва мансабии кормандон;
- истифодаи самараноки захираҳо ва иқтидори истеҳсолии корхона;

Қоидаҳои асосии истифодабарии ҳайати корхона инҳоянӣ:

- мувофиқои шумораи кормандон ва ҳаҷми корҳои иҷрошаванда;
- мувофиқои тахассуси коргар ба дараҷаи душвории кори иҷромекарда;
 - вобастагии сохтори кадрҳои корхона ба омилҳои объективии истеҳсолот;
 - истифодаи самаранокии вақти корӣ;
 - фароҳам овардани шароит барои рушди мунтазам ва тавсиаи тахассуси кормандон.

Инкишоф ва ҳаракати кадрҳо бо таҳияи сиёсати кадрии корхона вобаста аст, ки унсурҳои зеринро дар бар мегирад:

- нақшагирӣ, ҷалб, кироя ва ҷобаҷокунонии қувваи корӣ;
- омӯзонидани қасбӣ, тайёр ва бозомӯзии кадрҳо;
- тарҳрезии рушди мансабӣ (карера) ва озодкунии кадрҳо;
- шароити меҳнат ва пардоҳти он, ташкили муҳити равонии мӯътадил дар корхона.

Кор бо кадрҳоро дар корхона роҳбарон ва инчунин, баъзе шӯъбаҳои функционалӣ, ҳадамот ва мутахассисони алоҳида, менечерон, шӯъбаи кадрҳо, шӯъбаи меҳнат ва музди кор, шӯъбаи омӯзиши техникӣ, шӯъбаи идоракунии ҳайат, озмоишгоҳи ташкили имлӣ меҳнат амалӣ месозанд.

Қонеъгардонии талаботи корхона бо қувваи корӣ дар шакли ҷалби заҳираҳои худи корхона (баландбардории ҳосилнокии меҳнат, корҳои иловагӣ, азnavtaқsimnamоии кор ва интиқоли кормандон ба кори дигар, рушди таҳассусӣ ва ғайра) ва шакли ҷалбнамоӣ (кироя) кормандон аз берун амалӣ карда мешавад. Кироя низоми ҷорабиниҳои ҷалби коргарон ба корхона, ҷараёни омӯзиши довталабон ва интиҳоби онҳоро, ки барои ишғоли вазифа сазоворанд, дар бар мегирад.

Яке аз равандҳои марказии идораи кормандон дар корхона ин кирояи кормандон ба ҳисоб меравад. Кирояи кормандон ба рои корхонаи навтаъсисдодашуда ва зерсоҳторҳо, шӯъба ва ҳадамотҳои дар он амалкунанда дар ҳолати васеъсозии истеҳсоли маҳсулот ва ё иҷрои кору ивазнамоии коргарони аз кор рафта амалӣ карда мешавад. Кирояи қувваи кории баландиҳтисос, баъзан, вазифаи гаронарзиш мегардад, ки инро танҳо бо роҳи истифодаи тартиби самараноки қабули кормандон метавон камтар намуд. Кирояи кормандон аз сарчашмаҳои дохилий ва беруний аз ҳисоби ҷойҳои кори нав ташкилкардашуда ва ё холишуда ташкил карда мешавад. Ҷойҳои холии кориро дар адабиётҳои иқтисодӣ вакансия (эълони ҷойҳои кории холишуда) меноманд. Ҷойҳои кории холишуда аз ҳисоби

сарчашмаҳои дохилӣ ва берунӣ пур карда мешавад. Дар ин хол ҷалби ҳайат аз берун дар шакли интихоби кормандон ба кори доимӣ ва ё мавсимий амалий карда мешавад.

Бартарияти кирояи дохилии кормандон аз он иборат аст, ки ҳароҷоти ҷалби корманд камтар аст, ошно будани корманд ба соҳтор ва маҳсусиятҳои корхона, дар бораи он маълумот доштани роҳбаријати корхона, имконияти тезтар пур кардани ҷойҳои кори холӣ мебошад. Ба норасоии ҷалби дохилии кормандон ин имконияти маҳдуд дар интихоби кормандон, ҳароҷоти иловагӣ барои такмили ихтисоси кормандон, таҳдиди дар байни колектив пайдо шудани низоъ ва бадбинӣ, набудани имконияти таъмини талаботи иловагӣ ба кадрҳо мебошад.

Бартарияти асосии ҷалби қувваи корӣ аз берун, ин имконияти талаботи иловагӣ ба қувваи корӣ, мавҷудияти интихоби васеъ, имконияти истифодаи таҷрибаи дигар корхонаҳо мебошад. Камбудии ҷалби берунии қувваи корӣ ба ҳароҷоти баланди ҷалби захираҳои маҳнатӣ, таъсири манғӣ ба колективи кормандони корхона ва сайлонияти кадрҳо, надоштани маълумот оиди истеҳсолот ва соҳтори корхона алоқаманд аст.

Ҳангоми ташкили кирояи қувваи корӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои беруна, шӯъбаи идораи кадрҳо бояд бо биржаҳои меҳнат, марказҳои бо кор таъминкунӣ, мактабҳо, муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи маҳсус, агентиҳои кортаъминкунӣ ва интихоби ҳайат ҳамкориро ба роҳ монад. Таҷриба нишон медиҳад, ки усули самараноки кирояи қувваи корӣ ин ташкили чораҳои тарғиботӣ ва инчунин, ҳамкории ғайрирасмӣ бо хадамоти кадрии ташкилотҳои дигар мебошад. Дар ҷараёни интихоби корманд дар байни довталабон пурсишишномаҳо, сӯҳбат, санчиш, тафтиши маҳорат ва ғайра истифода мешавад.

Ҷиҳати дигари идорақунии кормандон дар корхона ин ҷобаҷогузории кадрҳо мебошад. Ҷобаҷогузории ҳайат ин тақсимкунии кормандони ба кор қабулнамуда ба зерсоҳторҳо ва ҷойҳои корӣ мувоғики қобилият ва низоми ташкили меҳнатии дар корхона қабул шуда, мебошад. Истифодаи кор-

мандон дар мувофиқати саҳт бо таҳассус ве касби онҳо, таъмини ҳамдигаривазкунин онҳо дар асоси таҳассусҳои омехта, таъмини ҳисоби натиҷаҳои миқдорӣ ва сифатии меҳнат яке аз мақсадҳои корхона ба ҳисоб меравад.

Яке аз ҷанбаҳои дигари асоситарини идорақунни хайати кормандон дар корхона ин таълими касбӣ ва тақмилу бозомӯзии кадрҳо мебошад. Таълими касбии кормандони корхона бо зарурияти мувофиқати максималии қобилияти ва имкониятҳои коргар ба тавсиф ва таркиби кор ва инчунин, зарурияти истифодаи масималӣ ва инкишофи қобилияти онҳо вобаста аст. Коргарони саноатӣ – истеҳсолии дар корхонаҳо мунтазам дар ҷараёни омӯзиш қарор дошта, он вобаста ба ҷорикуни технологияи нав, истифодаи ҷараёнҳои технологий нав ва таҷдиди истеҳсолоту идорақунни он мебошад.

Одатан, сабабҳои асосии таълими касбӣ ва баландбардории таҳассуси кормандон, инҳоянд:

- норасогии қувваи кории баландиҳтисос дар сатҳи миллӣ ва ё минтақавӣ;
- баландшавиии арзиши қувваи корӣ ҳамчун захираи муҳими истеҳсолӣ;
- рақобат ва истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ;
- тағйиротҳои технологӣ, ки донишҳои нави техникий ва бозомӯзии кадрҳоро тақозо менамояд;
- бавуҷудоии ҷараёнҳои нави технологӣ;
- тавссеаи истеҳсолот;
- тайёрнамоӣ ба ишғоли вазифаи баланд;
- инкишофи иқтиидори кормандон;
- инкишофи ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот;
- масъулияти иҷтимоии корхона дар назди кормандон.

Ду шакли омӯзонидани ҳайат мавҷуд аст: дохилиистеҳсолӣ (бевосита дар ҷои корӣ) ва берун аз истеҳсолот. Таълими дохилиистеҳсолӣ бевосита дар ҷои корӣ гузаронида шуда, бо фаъолияти ҳаррӯзаи корхона алоқаманд аст. Усулҳои муҳимтарини омӯзиш дар ҷои корӣ ин дастурдиҳии (инструк-

таж) истеҳсолӣ, ивазнамоии ҷои корӣ (ротатсия), тақсим-бандии вазифа ва масъулиятҳо мебошад.

Омӯзиши берун аз ҷои корӣ бо ҳароҷоти иловагии моливӣ алоқаманд буда, кормандро аз иҷрои вазифаҳояш дур месозад. Аммо ин шакли таълимӣ ҳайат барои он самаранок аст, ки машғулиятҳо аз ҷониби мутахассисони баландиҳтисос бо истифода аз технологияҳои пешӯдадам ва ахбори навин гузаронида мешавад. Одатан, усулҳои такмили иҳтисоси берун аз ҷои корӣ, пеш аз ҳама, барои азҳудкуни донишҳои назариявӣ, омӯзиши ҳалли мушкилот, қабули қарор ва ғайра равона карда шудааст.

Дар ҷараёни таълим бояд омӯзиш, омодакунӣ ва инкишофи иҳтисосии қадрҳоро бояд аз ҳамдигар фарқ намуд. Омӯзиш бо ҷараёни гирифтани донишҳои назариявӣ алоқаманд буда аз ҷониби мактабҳо, муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи маҳсус, амалӣ карда мешавад. Тайёркунӣ бошад, бо истифода ва татбиқнамоии донишҳои нисбат ба ин ё он кори амиқ дошта алоқаманд мебошад. Инкишофи таҳассусии қадрҳо бо дараҷаи доро будани усулҳои нисбат ба ин ё он қасби мушахҳас истифадамешуда ифода карда мешавад.

Омӯзиш, тайёркунӣ ва бозомӯзии қадрҳо дар корхона бо на-зардошти дараҷа ва гурӯҳи кормандон гузаронида мешавад. Омӯзонидани коргарон дар ҷои корӣ шакли бештар маъмули тайёркуни онҳо ба ҳисоб меравад. Одатан се шакли тайёркуни қадрҳоро фарқ мекунунанд: тайёркуни коргарони нав (қаблан қасб надошта), бозомӯзӣ ва тайёркуни қадрҳо бо иҳтисоси дуюм (дар ҳолати васеъсозии таҳассуси онҳо) ва такмил ё баландбардории иҳтисоси онҳо (такмили минбаъдан донишҳои таҳассусӣ ва малакаи таҳассусии коргарон). Зимнан тайёркунӣ одатан аз рӯи низоми бахшӣ (курсӣ), гурӯҳӣ, ва инфиродӣ гузаронида мешавад.

Омӯзонидани хизматчиён дар истеҳсолот дар шакли қорҳои мустақилона амалӣ карда мешавад, ки дар корхонаҳо китобхона, ҳадамоти ахбороти иқтисодӣ ва техникӣ ва инчунин, гузаронидани курсҳои фаъолияти роҳбарӣ дар ин ё он муассисаҳои

олӣ ва миёнаи маҳсуси таълими ташкил карда мешавад. Дар раванди таълими коргарон дар корхона инчунин усулҳои дастурдиҳӣ, тамринӣ, бозиҳои нақшӣ, лексия, мубоҳиса, фильм ва барномаҳои телевизионӣ, таъсиси захираҳои кадрӣ ва ғайра истифода карда мешавад.

Дар ҷараёни идоракунии кадрҳо бояд ба як қатор принципҳо такя намуд. Роҳбар бояд ба мақсадҳои дар пеш гузошташуда сарфаҳм равад ва дар кадом самт ичро намудани фаъолиятро мушаххас намояд.

Идоракуний самаранок дар ҳолате ба даст меояд, ки агар манечер тавонад фаъолона ҳайатро идора намояд. Гап дар сари мустақилияти муайян ва дастгирии кадрҳо меравад. Роҳбар ё худ менечери корхона бояд тавре сухан гӯяд, ки тобеонаш онро фаҳманд ва моҳияти онро дарк намоянд.

Идоракуний самаранок дар назар дорад, ки аз нуқтаи назари муносибати инсонӣ дар ҳосият мушкилот нест. Алоқаҳои мунтазам ва робитаи мукаммал дар муҳити колектив шароити кориро хуб намуда, мушкилот ва низоъҳоро бартараф мёнамояд. Идоракуний самаранок мавҷудияти муносибати манфири дар колектив инкор мекунад. Дар барҳӯрдҳои байнҳамдигарӣ нақши ҳалии онҳо аз ҷониби роҳбарони корхона дар мадди аввал меистад.

Принципи асосии фаъолияти идоракуний самаранок ин таҳлил ва ҷенкунии самараноки қобилият ва вазифаҳои инсон мебошад. Амалинамоии ин принципҳо имконият медиҳад, ки дар назди коргар вазоиферо гузоранд, ки аз ӯҳдаи ҳалли он барояд. Инчунин, аҳамият додан ба вазъи равонӣ ва ҷисмонии коргар низ дар идоракуний самаранок нақши муҳим дорад. Роҳбар бояд тавре идора намояд, ки тобеон аз он қаноатманд бошанд ва иззати нафсашон ҳалил наёбад.

Истифодаи омилҳои ҳавасмандкунӣ ба монанди ҳаҷми музди меҳнат, шароити корӣ, сафарҳо, нафақа, имтиёзҳо, болоравӣ дар мансабу вазифа ва ғайра дар идоракунии ҳайат аҳамияти қалон дорад.

Бояд қайд намуд, ки натиҷаҳо оҳиста-оҳиста ва ё зина ба зина ба даст меоянд. Ҳангоми идоракунӣ бояд дар назар дошт, ки ин ҷараён одамонро идора мекунад ва онҳо ба дастгирӣ, эҳтиром, муносибати дӯстона ва инсонӣ эҳтиёҷ дорад.

Принципҳои асосии идоракуниро мумкин аст, ба таври зер дар шакли тавсияҳои амалӣ матраҳ соҳт:

- дар бораи натиҷа ва мақсадҳои гузашта шуда сухан гуфта истода, бояд онҳо фаҳмо ва дастрас баррасӣ гарданд;
- бо тобеон бо забони фаҳмо сухан гуфтани. Дар ҳолати зарурӣ пурсидан даркор аст, ки вай фаҳмид ё не?;
- муносибати мӯътадил барқарор кардан бо тобеон;
- дуруст муайян ва ҷобаҷо намудани кадрҳо;
- назорат намудани ноилшавӣ ба натиҷаҳо;
- ба инобат гирифтани ҳолати равонӣ ва ҷисмонии коргар;
- таъмини шароити зарурии меҳнатӣ;
- пешгирий кардани низоъ ва нофаҳмиҳо дар байни ҳайати кормандон;
- қӯшидан;
- фаъол будан.

Бо мақсади такмили соҳтори идоракунии ҳайат дар корхона бояд шароитҳои хуб фароҳам овард, чунки натиҷаи самаранок танҳо дар ҳолати идоракунии самаранок ба даст меояд.

Боби 7. Ташкили таъминоти моддӣ-техникий дар корхона

- 7.1. Аҳамият ва зарурати ташкили таъминоти моддӣ-техникий дар корхона
- 7.2. Мақсад ва вазифаҳои шӯъбайи таъминоти моддӣ-техникий дар корхона
- 7.3. Ташкили нақшагирии таъминоти моддӣ-техникий дар корхона

7.1. Аҳамият ва зарурияти ташкили таъминоти моддӣ-техникий дар корхона

Дар марҳилаи мусири ташаккүлёбии муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъминоти моддӣ-техникии корхонаҳо қисми ҷудонашавандай фаъолияти онҳо ба ҳисоб меравад. Инчунин, ташкили ҳариди захираҳои моддӣ-техникий ба фаъолияти корхона, сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда, ҳосилнокии меҳнат, арзиши аслии маҳсулот ва фоида таъсири мустақим дорад.

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ талабот ба захираҳои моддӣ-техникиро ҳадамоти таъминот бояд дар асоси супориши зерсоҳторҳои истеҳсолӣ муайян ва қонеъ созад. Танҳо зерсоҳторҳои истеҳсолӣ маълум менамоянд, ки чӣ, кай ва ба-рои кӣ зарур аст. Бинобар ин шӯъбайи таъминоти моддӣ-техникий супоришҳои истеҳсолиро аз нуқтаи назари маводҳои тақозошаванда тафтиш намуда, тағйироти захираҳоро бо шароитҳои техникий мувофиқа намояд.

Фаъолияти ҳадамоти таъминоти моддӣ-техникий бо фаъолияти дар боло номбаршуда маҳдуд намешавад. Мутаносибан масъалаи омӯзиши вазифаҳои шӯъбайи таъминоти моддӣ-техникий ва таъсири он ба нишондиҳандои иқтисодии фаъолияти корхона мубрам ба ҳисоб меравад.

Ҳариди захираҳои моддӣ дар асоси тадқиқотҳои бозоршиносӣ бояд ба роҳ монда шавад. Ҳангоми ҳариди захираҳои моддӣ корхона бояд бозори ашёи хом ва масолехҳо, тағйироти

нархҳо дар ин бозор, харочоти интиқоли захираҳои моддӣ, имконияти ивазнамоии масолеҳҳо ва ғайраро омӯзад ва таҳлил намояд.

Корхона бояд ба истифода ва соҳтори ашёи хом у масолеҳҳо ва истифодай онҳо аҳамияти аввалиндарава диҳад. Махсусан, бояд истифодай шабакаҳои нав ва самараноки маҳсулотгузаронӣ, инкишоф ва васеъсозии ҳачми хизматҳои кашондани бор, нигоҳдории онҳо, коркарди анборӣ, пешниҳоди аҳбор дар бораи ҳамкорӣ бо ташкилотҳои нақлиётӣ, усулҳои интиқоли захираҳои моддии харидашуда ва дигар хизматҳо самаранок ба роҳ монда шавад.

Дараҷаи омӯзиши масъалаи ташкили шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ комилан аҳамиятнок буда, дар воқеяят имкониятҳои назаррас дорад.

Дар шароити гузариш аз идоракунии марказонидашудаи иқтисодиёт ба муносибатҳои бозорӣ таъминоти моддӣ-техникии корхонаҳо низ тағиیر меёбад. Таъмини истеҳсолот бо ашёи хом, масолеҳ, маҳсулотҳои такмилдиҳанд, нимсоҳтҳо бо иҷроиши вазифаҳои монанди ҳариди яклуҳт, ҳамлу нақл, коркарди анборӣ, нигоҳдорӣ ва ғайра алоқаманд аст.

Вазифаҳои мазкур нақшагирий, назорат, танзим буда, аз ҷониби ҳадамотҳо ва ё шӯъбаи маҳсус дар ҳамоҳангӣ бо дигар ҳадамот ва шӯъбаҳо амалӣ карда мешаванд.

Вобаста ба ин нақши шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникиро дар низоми фаъолияти корхона муайян намудан мувофиқи мақсад мебошад. Чунки ҳангоми гузариш ба муносибатҳои бозорӣ масъулият ва аҳамияти шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ боло рафт.

Ташаккули соҳтори ҳадамоти таъминоти моддӣ-техникӣ дар корхона ду ҷанбаро дар бар мегирад: муаяйнсозии ҷои он дар соҳтори идоракунии корхона ва тақсимнамоии вазифаҳо дар байни гурӯҳҳои алоҳида ё коргарон мебошад. Сиёсати таъминкунандагии корхона бояд дар самти беҳтарсозии соҳтори захираҳои моддии истеъмолшаванд, истифодай шабакаҳои нав ва самараноки ҳаракати маҳсулот ва инчунин, баландбардории рақобаттобоварии корхона амалӣ карда шавад.

Корхонае, ки дастгоҳи таъминотии мукаммал дорад, дорои бартариятҳои рақобатӣ мебошад, чунки фаъолияти ҳадамоти

таъминоти моддӣ-техникӣ ба таъминоти иттиҳодияҳои истеҳсолӣ, корхонаҳо, коргоҳ ва инчунин, чойҳои корӣ бо захираҳои зарурии моддӣ равона карда шудааст.

Бояд қайд намуд, ки ҳатто фаъолияти самараноки таъминоти корхона самараи мусбат намедиҳад, агар менечменти дараҷаи зурӯрӣ ташкил карда нашуда бошад. Вобаста ба ин бояд таъқид намуд, ки аз самаранокии фаъолияти соҳторҳои корхона, ки ба таъминоти моддӣ-техникӣ ҷавобгаранд, самаранокии фаъолияти корхона дар маҷмӯъ алоқамандии зич дорад.

Марказонидани хариди захираҳои моддӣ зарурияти таъсиси ҳадамот ва шӯъбаҳои таъминоти моддӣ-техникиро ба вучуд овард. Ҷонишини директор, ки масъалаи таъминоти моддӣ-техникиро роҳбарӣ мекард, ҳуқуқҳояш бо ҷонишини директор, ки фаъолияти истеҳсолӣ-молиявиро роҳбарӣ мекард, баробар карда шуд. Ҳадамоти марказии таъминот сиёсати харидро пеш бурда, «дурнамои таъминотро» таҳия ва масъалаҳои харидан ё наҳаридани ин у он намуди захираҳои моддӣ-техникӣ ва истеҳсол намудани онро ҳал менамояд.

Вазифаи асосии шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникии корхона ин харидани намудҳои асосии захираҳои моддӣ-техникӣ бо ҳарочоти камтарин мебошад. Ҳадамоти марказии таъминоти моддӣ-техникии корхона аз болои бозори ашёи хом ва масолеҳҳо назорат бурда шуда, пешниҳод ва талаботи онро меомӯзад. Дар бозори мазкур оид ба масолеҳҳои нав ва имконияти истифодаву технологияи истеҳсолоти онҳо маълумот мавҷуд аст.

Дар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаҳои гуногуни ташкили шӯъбаҳои таъминоти моддӣ-техникӣ мавҷуд аст.


Асоси ташкил ва соҳори шӯъбаҳои таъминоти моддӣ техникиро принсипҳои зерин ташкил медиҳанд:

1. функционалий;
2. моддӣ (маҳсулий);
3. матрисавӣ (омехта).

Хусусияти ташкили нақшай (схемаи) якум, ки дар расми 7.1. нишон дода шудааст, ин маҳсусгардонии вазифавии зерсоҳторҳои ба шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ дохилшаванда мебошад. Барои ин нақша тақсимнамоии вазифаи нақшагирии талаботҳо ба захираҳои моддӣ-техникӣ, корҳои

фаврии омодасозӣ, ба амборбарӣ ва ғайра хос аст. Гурӯҳи нақшашавӣ бозори ашёи хом ва масолеҳҳоро омӯхта, талаботи корхонаро ба захираҳои моддӣ-техникӣ муайян мекунад. Гурӯҳи фаврӣ-омодасозӣ хариди ашёи хом, масолеҳ ва дигар захираҳои моддӣ-техникиро амалий месозад. Амборҳо захираҳои моддиро қабул ва нигоҳ дошта, онҳоро ба зерсохторҳои истеҳсолӣ интиқол медиҳанд.

Ҳамин тавр самаранокии фаъолияти таъминотӣ аз нуктаи назари натиҷаҳои ниҳоии онҳо аз дараҷаи ташкили фаъолияти тиҷоратии корхона вобаста мебошад, ки дар навбати худ бо хусусиятҳо ва сифати касбии сардори шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ инъикос карда мешавад. Дар марҳилаи муосири инкишофи иқтисодиёт идоракуни самараноки таъминнамоӣ кафолати ҳалли муваффақонаи мушкилотҳои истеҳсолот мебошад, аниқтараш қонеъсозии талаботҳои истеҳсолот ба масолеҳҳо бо самаранокии баланди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.



Расми 7.1. Ташкили шӯ'баи таъминоти моддӣ-техникӣ аз рӯи вазифаҳо.

Дар шароити муосир, ვაқте ки корхонаҳо озодона захираҳои моддиро харидорӣ менамоянд, онҳо бояд ба дараҷаи нарҳҳои масолеҳҳои харидоришаванда ва ҳаҷму самаранокии молу маҳсулот аҳамият дода, рақобати байнӣ таъминкунандагонро ба инобат гирифта, таъминкунандай аз нуқтаи назари иқтисодӣ самаранокро интихоб намоянд.

Сардори шўъбаи таъминоти моддӣ-техникий.

Идораи хариди захираи А

Идораи хариди захираи В

Идораи хариди захираи С

Расми 7. 2. Ташкили шўъбаи таъминоти моддӣ-техникий аз рӯи намуди захираҳои истифодашаванда.

Базаи моддӣ-техникии таъминоти корхонаро хоҷагии анбор ташкил медиҳад. Хоҷагии анбор дар сатҳи корхонаи саноатӣ қисми зарурии соҳтори тиҷоратии корхона ба ҳисоб рафта, фаъолияти мунаzzами онро таъмин менамояд ва истеҳсолотро дар асоси талаботҳои ҷараёнҳои технологӣ бо ашёи хом ва масолеҳҳо таъмин менамояд. Маҳаки самаранокии фаъолияти хоҷагии анбор дар корхона саҳми хоҷагии анбор дар инкишифи истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот мебошад.

Хариди захираҳои моддӣ, ғайр аз ин бояд ба тадқиқоти маркетингӣ асос ёбад. Чунки дар шароити омӯзиши шакл ва усулҳои ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ сиёсати таъминотии корхона ҳамчун қисми ҷудонопазири сиёсати бозоршиносии корхона буда, барои қонеъсозии талаботҳо ва эҳтиёҷоти харидорони маҳсулоти корхона равона карда шудааст. Азбаски низоми идоракуни таъминоти моддӣ-техникии корхона ин маҷмӯи чорабиниҳои иқтисодӣ, ташкили, техникӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, зарур аст, вазифаҳои ҳар як зерсоҳтори шўъбаи таъминоти моддӣ-техникро амиқ муайян созем.

7.2. Мақсад ва вазифаҳои шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникий дар корхона

Ба вазифаҳои шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникий инҳо доҳил мешванд:

- Муайянсозии талабот ба харочот ва интиқоли ашёи хом, сӯзишворӣ, масолеҳҳо, маҳсулоти такмилдиҳанда, таҷҳизот ва дигар захираҳои моддӣ-техникий;
- Омӯзиши бозори ашёи хом ва масолеҳҳо;
- Ташкили алоқаҳои ҳамкорӣ бо таъминкунандагон;
- Таҳияи нақшай хариди захираҳои моддӣ-техникий;
- Ташкили хариди захираҳои моддӣ-техникий;
- Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон оиди хариди захираҳои моддӣ-техникий;
- Таҳлили арзишии бахши таъминотӣ.

Таҳлили арзишӣ гуфта усули таҳқиқи арзишии вазифаи ҳар як масолеҳро меноманд, ки ба камкунии харочот дар ҳама зинаҳои истеҳсоли маҳсулот бо сифати баланд равона карда шудааст.

Ташкили хариди захираҳои моддӣ-техникий ба фаъолияти корхона таъсир мерасонад ва мақсади асосии он таъмини талаботи корхона бо захираҳои моддӣ бо самаранокии баланди иқтисодии имконпазир мебошад. Шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникий бояд вазифаҳои дар пешаш гузоштаро бо назардошти таъсири он ба фаъолияти корхона, ҳал намояд. Ҳалли ин мастьалаҳоро дар шакли умумӣ ба таври зерин баррасӣ намудан мумкин аст:

1. Нигаҳдошт ва риояи мӯҳлатҳои асоснокшудаи хариди ашёи хом ва масолеҳҳо, чунки хариди пеш аз мӯҳлат ва ё дермонӣ дар хариди онҳо метавонад ба фаъолияти истеҳсолӣ-ҳоҷагидории корхона таъсир расонад.

2. Таъмини таносуби амиқ дар байни сифати таъминот ва талаботҳо ба он, яъне барзиёдӣ ва ё камчинии захираҳои моддӣ-техникии овардашуда ба тавозуни фондҳои гардон ва устувории истеҳсоли маҳсулот таъсири манғӣ мерасонанд ва ғайр аз ин метавонад барои барқароркуни тавозуни номбурда харочоти изофи талаб намояд.

3. Риояи талаботҳои истеҳсолӣ оид ба сифати ашёи хом ва маҳсулоти такмилӣ.

Асоси самаранокии иқтисодии фаъолияти харидории шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникиро ҷустуҷӯ ва хариди захираҳои зарурӣ бо сифати баланд ва нархҳои паст ташкил медиҳад. Дар омӯзиши бозоре, ки аз ҷониби шӯъбаи таъминоти моддӣ-техники гузаронида мешавад, нарх масъалаи асот, аммо нақши назаррасро таҳдили омилҳои дигар, аз ҷумла, ҳароҷоти логистикии имконпазир ва мӯҳлати таъминот мебозанд.

Маҷмӯи вазифаҳое, ки бо таъминоти истеҳсолоти худӣ бо захираҳо алоқаманд аст, таркиби фаъолияти таъминотии корхонаро ташкил дода, ҳароҷоте, ки барои амалисозии он сарф карда мешавад, ҳароҷоти таъминотӣ номида мешаванд.

Яке аз вазифаҳои шӯъбаи таъминоти моддӣ-техники самараноксозии ҳароҷоти таъминотӣ мебошад.

Мувофиқи мақсад аст, агар ҳароҷоти таъминотии корхонаро тасниф намоем, ки ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд:

- а) Кашонидани ашёи хом, масолех, сӯзишворӣ, маҳсулоти такмилдиҳанда;
- б) Идоракунии таъминот;
- в) Ташкил ва нигоҳдории захираҳо;
- г) Омодасозии захираҳо барои истеҳсолот;
- д) Таъмини ҷойҳои корӣ (коргоҳҳо ва қитъаҳои истеҳсолӣ).

Чунин таснифи ҳароҷоти таъминотӣ имконият медиҳад, ки масъалаҳои зерин ҳал карда шаванд:

1. Тасниф намудани ҳароҷоте, ки таркиби фаъолияти таъминотии корхонаро ташкил медиҳанд.

2. Муайян кардани доираи ҳароҷоте, ки бо амалисозии фаъолияти таъминотии корхона алоқаманд аст.

3. Муайянсозии нуқтаи иҷроиши вазифаҳо ва инчунин, ҷойҳои пайдоиши ҳароҷот.

Барои корхона ба ҳисобирии ҳароҷот муҳим аст. Ҳарчанд дараҷаи таъсири ҳароҷоти таъминотӣ ба дараҷаи ҳароҷоти умумиистеҳсолӣ дар соҳаҳои меҳнатғунҷоиш ва сармоя-ғунҷоиши баланд дошта нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт на он қадар қалон аст, ҳисобирии ҳароҷот барои хариди ашёи

хом ва масолеҳ қуллан стратегияи минбаъдаи истеҳсолот ва фурӯши маҳсулотро муайян мекунад.

Вазифаи муҳими шӯбай таъминоти моддӣ-техникий дар корхонаҳои гуногун ин интихоби таъминкунандагон мебошад. Чунин интихоб бо роҳҳои гуногун амалӣ карда шуда, усулҳои бештари он инҳо мебошанд:

1. Таҳлили вариантаҳои имконпазир ва пешниҳодҳоро шарики корхона оиди харид амалӣ месозад. Он таъминкунандаро интихоб намуда, супориш медиҳад, иҷроиши онро назорат мекунад, кӯшиш мекунад, ки мушкилотҳои ба вуҷуд омадаро ҳал намояд.

2. Таҳлили ҳамшарикии имкониятҳои талаботҳои таъминотӣ. Таҳлил ҳам дар сатҳи шӯбай таъминоти моддӣ-техникий ва ҳам дар сатҳи ҳамкориҳои шӯбай номбаршуда бо шӯбай истеҳсолот, назорати сифати маҳсулот ва ғайра гузаронида мешавад.

Инчунин роҳи сеюм, мавҷуд аст, ки асосан, барои таъмини корхона дар бозорҳои нав истифода карда мешавад.

Чунин вазъият дар ҳолате ба вуҷуд меояд, ки агар корхона ба ашёи хом ва маҳсулоти такмилдиҳандай комилан нав эҳтиёҷ пайдо намояд. Чунин талабот ҳангоми тафриқабандии истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти комилан нав ва инчунин, хариди воридотӣ дар минтақаи наомухта ба вуҷуд меояд. Дар ин ҳолат шӯбай таъминоти моддӣ-техникий, одатан, ба ширкат ва дафтари миёнарав муроҷиат мекунад.

Одатан, ширкати миёнарав оиди имкониятҳои таъминкунандагон аз нуқтаи назари барномаи истеҳсоли маҳсулот, сифати он, фаврияти амалисозии супоришиҳои мушаххас маълумоти зарурӣ дорад.

Яке аз масъалаҳои асосии таъминоти моддӣ-техникий ин сифати ашёи хоми овардашуда ва маҳсулотҳои такмилдиҳанда мебошад. Азбаски сифати ашёи хом ба сифати маҳсулоти истеҳсолкардашаванда таъсири бевосита мерасонад, шӯбай таъминоти моддӣ-техникиро зарур аст, захираҳои моддии сифати заруриро таъмин намояд. Вобаста ба ин ҳангоми дида ба ромадани имкониятҳои таъминкунанда, талаботҳои зерин дар мадди аввал меистад:

1. Мавҷудияти таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти сифати баланд дошта.
2. Имконияти гузаронидани ташхиси сифати маҳсулот тавассути дастгоҳои зарурӣ.
3. Назорати таҷрибавии ашёи хом ва масолеҳҳо.
4. Мавҷудияти ҳӯҷҷатҳои зарурӣ ва дастурамалҳое, ки шумораи амалиётҳои корӣ ва назорати онро муайян месозад.
5. Мавҷудияти ҳӯҷҷатҳои зарурии сайрҳате, ки гузаронидани ҳамаи амалиётҳои заруриро оиди истеҳсол ва назорат тасдиқ менамояд.

Ғайр аз ин, идоракунии стратегии таъминоти моддӣ-техникий, ки асоси онро нақшагирӣ ташкил медиҳад, яке аз вазифаҳои асосии шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникий ба ҳисоб меравад.

Нақшагирии таъминоти моддӣ-техникии корхона ҳамчун асос дар қабули қарор оид ба ҳариди захираҳои моддӣ-техникий мебошад. Мақсади асосии нақшагирии таъминоти моддӣ-техникий ин кафолати таъмин бо ҳарочоти паст мебошад. Нақшагирии таъминоти моддӣ-техникий дар корхона унсури асоси пешбинӣ намудани хавфи фаъолияти мазкур мебошад. Бинобар ин, омӯзиши ташкили нақшагирии фаъолияти шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникий аз аҳамият ҳолӣ нест.

7.3. Ташкили нақшагирии таъминоти моддӣ-техникий дар корхона

Нақшагирии доҳиликорхонавӣ заминаи асосие, ба ҳисоб меравад, ки бе он инкишофи мӯътадили корхона ва натиҷадории баланди он ғайриимкон аст.

Низоми нақшагирии корхона нақшагирии таъминоти моддӣ-техникиро дар бар мегирад. Роҳбарони аксар ширкату корхонаҳо ба хulosae омаданд, ки нақшагирии алоқаҳо бо бозори таъминот ба монанди нақшагирии бозори фурӯш дар фаъолияти самараноки корхона нақши аввалиндараҷа дорад.

Дар шароити гуногуни бозори ҳарид, омилҳои гуногун ба инкишофи ҳаҷми фоида ва фурӯши маҳсулот таъсир мерасонанд.

Амалан муносибати дигар ба вазифаҳои таъминотӣ тавассути коркарди нақша ва ё ҷиҳатҳои асосии стратегияи харид, амалӣ карда мешавад. Сиёсати таъминотӣ дар асоси таҳлили ҷиҳатҳои зерин кор карда баромада мешавад:

- Имконияти харид (аз нуктаи назари таъсири он ба маҳсулоти истеҳсолӣ, камшавии ҳароҷоти истеҳсолӣ, фоида).
- Маҳсусияти бозори таъминот, маҳдудияти имкониятҳои бозор, мавҷудияти мамониатҳо дар роҳи воридшавӣ ба бозори монополӣ ва олигополӣ.

Нақшагирии сифатнок ва хизматрасонии ахбории фаъолияти шӯъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ, инчунин, мушкилоти муқобилияти таъминоти бетанаффуси истеҳсолот ва камкунии захираҳои анбориро ҳал менамояд. Дар ҷараёни нақшагирии харид масъалаҳои интиҳоби намуди масолеҳҳои муайян намудани шумораи масолеҳҳои барои истеҳсоли маҳсулот зарур имконияти таъминкунандагон, ки захираҳои заруриро доро мебошанд, ҳалли ҳудро меёбад.

Дар корхонаҳо усулҳои гуногуни муайянкуни талабот ба захираҳои моддӣ мавҷуд аст. Усулҳои бештар маъмул инҳоянд:

- а) усули ҳисоби бевосита;
- б) усули зарибҳои тағйирёбанд (динамикӣ);
- в) усули ояндабинии талаботҳо;
- г) усули экстрополятсияи маълумотҳои мунтазам (системавӣ).

Усули муайянкуни шумора, вақт ва давранокии харид бартарият ва камбузихои ҳудро, аз нуктаи назари дақиқӣ, ҳароҷоти вақт, арзиши хизмат ва ё муайянкуни талабот ба масолеҳҳо, доро мебошад. Интиҳоби усул аз намуди фаъолияти корхона, имкониятҳои супоришидӣ, намуди маҳсулот, мавҷудият ва намуди анборҳо, низоми назорат аз рӯи захираҳо вобастааст.

Интиҳоби усули харид бо мураккабии маҳсулоти ниҳоӣ, таркиби маҳсулотҳои такмилшаванд ва масолеҳҳо низ вобаста аст. Усулҳои асосии харид супоришҳои яклухт, супоришҳои мунтазам, хариди мавриди эҳтиёҷ ва омезиши гуногуни усулҳои қайдшударо дар бар мегирад.

Ҳар як усул камбудӣ ва бартарии худро дорад, ки ҳангоми банақшагирии таъминоти моддӣ-техникий бо мақсади сарфай вақт ва ҳароҷот онро бояд ба инобат гирифт.

Интихоби таъминкунанда унсури муҳими банақшагирии таъминоти моддӣ-техникий мебошад. Ду меъёри асосиро номбар кардан мумкин аст, ки дар интихоби таъминкунандагон истифода мешавад:

- арзиши ҳариди маҳсулот ва ё хизмат;
- сифати хизматрасонӣ.

Арзиши ҳарид нархи маҳсулот ва ё хизматро, ки ифодай пулӣ надоранд, дар бар мегирад. Масалан, обрую эътибори корхона, аҳамияти иҷтимоии соҳаи фаъолияти корхона, дурнамои рушд ва инкишофи истеҳсолот ва ғайра ба ҳисоб мераవанд.

Хизматрасонии сифатнок, сифати маҳсулот ва ё кӯру хизматро дар бар мегирад. Эътимоднокии хизматрасонӣ гуфта, кафолатнокии хизматрасонии истеъмолкунандагонро ба захираҳои зарурӣ дар назар доранд. Эътимоднокиро тавассути эҳтимолияти набудани раднамоиҳо дар қонеъсозии супоришҳои истеъмолкунандагон баҳо додан мумкин аст.

Дар аксар ҳолатҳо сифати хизматрасонӣ ва инчунин, шартҳои алоҳидаи таъминнамоӣ дар нархи ҳарид инъикос на-мейбанд.

Ғайр аз маҳакҳои асосии интихоби таъминкунандагон, меъёрҳои дигаре низ мавҷуданд, ки шумораи онҳо аз 60 зиёд аст. Ба онҳо доҳил мешаванд:

- Ҷудогии таъминкунандагон аз истеъмолкунандагон;
- Мӯҳлати иҷроиши супоришҳои ҷорӣ ва фаврӣ;
- Мавҷудияти захираҳои иқтидорӣ дар таъминкунанда;
- Ташкили идораи сифати маҳсулоти таъминкунандагон;
- Муҳити равонӣ дар колективи меҳнатии таъминкунандагон;
- Ҳавфи корпартоии таъминкунандагон;
- Қобилияти таъминкунанда оиди таъмини қисмҳои эҳтиётӣ дар мӯҳлати хизмати таҷҳизот;
- Қобилияти қарзадокунӣ ва вазъи молиявии таъминкунандагон ва ғайра.

Унсурҳои баррасӣ шудаи нақшагирии таъминоти моддӣ-техникий нақшагирии ҷории таъминоти моддӣ-техникиро дар бар мегирад. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ аксар корхонаҳо на танҳо нақшаҳои ҷорӣ, балки дарозмуддатро низ таҳия менамоянд.

Нақшай дарозмуддати корхонаи саноатӣ стратегияи онро ифода мекунад. Ин аз рӯи моҳияти баррасии эъломияи инкишоф, ки дар он лоиҳаҳои асосӣ дида баромада шуда, самтҳои афзалиятноки он муайян карда мешаванд, мебошад. Нақшай дарозмуддат дар сатҳи роҳбарияти олии корхона таҳия карда мешавад. Мақсади нақшагирий аз ҷониби соҳторҳои тиҷоратие муайян карда мешаванд, ки захираҳои асосӣ дар ихтиёри онҳост.

Раванди нақшагирии дарозмуддати корхонаи саноатӣ дар шароити бозор се марҳиларо дар бар мегирад. Дар марҳилаи якум, мақсадҳои корхона шакл гирифта, дар бораи муҳити беруна, соҳа ва рақибон маълумот ҷамъ карда мешавад. Дар марҳилаи дуввум бошад, вобаста аз мақсадҳои корхона дар дурнамо дараҷаи инкишоф, суръати рушди нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхона ва ҳиссаи он дар бозор муайян карда мешавад. Баъд аз ин нишондиҳандаҳои муҳимтарин ояндабинӣ карда шуда, фарқияти байни нишондиҳандаҳои ояндабинишаванди корхона ва мақсадҳои он аниқ карда мешаванд.

Боби 8. Хароҷоти истеҳсолӣ ва арзиши аслии маҳсулот

- 8.1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти хароҷот
- 8.2. Таснифи хароҷоти истеҳсолӣ
- 8.3. Банақшагирии арзиши аслии маҳсулот
- 8.4. Омилҳои камкунии арзиши аслии маҳсулот

8.1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти хароҷот

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи корхона ин кам кардани хароҷоти истеҳсолии маҳсулот (хизмат) ба шумор меравад. Хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, ки арзиши аслии онро ташкил медиҳанд, яке аз омилҳои муайянкунандаи фаъолияти иқтисодии корхона ба ҳисоб рафта, дараҷаи он ҳаҷми фоида, даромаднокии маҳсулот ва дигар нишондиҳандаҳои молиявию иқтисодии корхонаро муайян менамояд.

Хароҷот (арзиши аслӣ) – ин ифодаи пулии омилҳои истеҳсолӣ мебошад, ки барои ба амал баровардани фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии корхона ҷиҳати истеҳсол ва фурӯши маҳсулот истифода шудааст. Ба тарзи дигар гӯем, хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ин баҳои арзишии дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулот истифодабарии захираҳои табии, ашёи хом, масолех, сӯзишворӣ, энергия, фондҳои асосӣ, захираҳои меҳнатӣ ва дигар хароҷот мебошад.

Хароҷоти истеҳсолӣ метавонад вобаста ба ҳаҷми захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ зиёд гардад. Истеҳсолкунанда соҳиби имкониятҳои зиёди таъсиррасонӣ ба хароҷоти истеҳсолӣ мебошад.

Барои муайян намудани хароҷот ва арзиши аслии маҳсулот як қатор вазифаҳои муҳимро бояд иҷро кард:

- ба ҳисобгирӣ ва назорат аз болои хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот;
- аниқ намудани дараҷаи нарҳҳои яклухт барои маҳсулоти корхона;

- асоснокии иқтисодии мувофиқи мақсад будани маблағ-гузории ҳақиқій барои таҷдиди техникӣ, азnavsозӣ ва васеъсозии корхона;
- муайян кардани андозаи дурусти корхона;
- асосноккунии иқтисодии қабули қарорҳои идоракунӣ ва ғайра.

Якчанд намуди арзиши аслии маҳсулотро фарқ мекунанд: арзиши аслии коргоҳ, истеҳсолӣ ва пурра.

Арзиши аслии коргоҳ – харочоти коргоҳро, ки ба истеҳсоли маҳсулот вобастаанд, дар бар мегирад.

Харочоти коргоҳӣ ва харочоти умумиистеҳсоливу умуми-хочагӣ арзиши аслии истеҳсолиро ташкил медиҳанд.

Арзиши аслии пурра – ин маҷмӯи харочоти арзиши истеҳсол ва фурӯши маҳсулот мебошад. Онҳо аз арзиши аслии маҳсулот ва харочоти ғайриистеҳсолӣ (харочоти борбанӣ, ба даст овардани зарфиёт, қуттиҳо, харочоти нақлиёт, расонидани маҳсулот то ҳаридор ва ғайра) таркиб ёфтаанд.

Арзиши аслии инфириодӣ ва байнисоҳавиро низ чудо мекунанд. Арзиши аслии инфириодӣ бо шароитҳои мушаххас, ки ин ё он корхона амал мекунад, ифода мейёбад.

Арзиши аслии байнисоҳавӣ мисли андозаи миёнаи санчида муайяншуда, харочоти миёнаро ба воҳиди маҳсулот аз рӯи соҳаҳо ифода мекунад, бинобар ин ба харочоти меҳнатии ба чамъият зарур наздикий дорад.

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ аҳамияти арзиши аслии маҳсулот зиёд мегардад. Бо назардошти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ аҳамияти кам кардани арзиши аслии маҳсулот дар чунин шартҳо ифода мейёбад:

- дар зиёдшавии фонда, ки дар ихтиёри корхона мондааст, ҳамчун имкониятҳои бавуҷудомадаи на танҳо такрористеҳсоли оддӣ, балки такрористеҳсоли васеъ;
- дар пайдо шудани имкониятҳои васеъ барои ҳавас-мандқунии моддии коргарон ва ҳалли масъалаҳои зиёди иҷтимоии колективи меҳнатӣ;
- дар беҳтар гардиданӣ вазъи молиявии корхона ва паст кардани дараҷаи ҳавфи муфлишавӣ;

- дар имконияти паст кардани нархи фурӯши маҳсулоти худӣ, ки имконият медиҳад рақобатнокии маҳсулот афзуда, ҳачми фурӯш зиёд шавад.

Ҳамин тариқ, паст кардани сатҳи харочот дар корхона таҳлили шароит ва омилҳои ба арзиши аслии маҳсулот таъсирирасонандаро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, масъалаи ба таври мукаммал омӯхтани таснифоти харочоти истеҳсолӣ ба миён меояд.

8.2. Таснифи харочоти истеҳсолӣ

Дар амалия бо мақсади таҳлил, ҳисоб ва банақшагирии тамоми намудҳои харочоте, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулот дохил мешаванд, ду намуди таснифоте, ки якдигарро пурра менамоянд, истифода бурда мешаванд:

- Таснифот аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ;
- Таснифот аз рӯи моддаҳои ҳисоббаробарӣ.

Дар мавриди аввал тақсими харочот аз рӯи таркиби иқтисодӣ новобаста аз он, ки дар кучо ва бо қадом мақсад сарф мешавад, анҷом мегирад. Ин тариқи гурӯҳбандии харочот ба рои тартиб додани харҷнома истифода мегардад. Барои корхонаҳои тамоми соҳаҳои саноатӣ номгӯи зерини харочоти истеҳсолӣ муқаррар карда шудааст.

1. Харочоти моддӣ (бо тарҳ кардани арзиши партовҳои қобили истифода);

2. Харочоти музди меҳнат;
3. Ҳиссаҷудокуниҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ;
4. Ҳиссаҷудокуниҳои истеҳложи фондҳои асосӣ;
5. Дигар харочот.

Ба харочоти моддӣ дохил мешаванд: ашёи хом, масолеҳи нимтайёри харидашуда, масолеҳи ёридиҳанда, сӯзишворӣ, энергия, асбобҳои камарзиш ва зудфарсо.

Ба бардоштҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, пардохтҳо ба фонди нафақа, фонди бимаи иҷтимоӣ, бимаи тиббӣ дохил мешаванд.

Ба бардошти истеҳлеки фондҳои асосӣ тамоми ҳисоббаробариҳои истеҳлекӣ аз рӯи воситаҳои асосӣ дар марҳилаи ҳисботӣ дохил мешаванд.

Дигар харочот ва пардохтҳо барои фоиз, фарсудашавии дороиҳои ғайри моддӣ, харочоти рухсатӣ, харочоти интихобӣ, харочот барои таблиғот (реклама), харочот барои тайёркуниҷ ва бозомӯзии кадрҳо ва ғайраҳо мебошанд.

Харочот аз рӯи ҷузъҳои иқтисодӣ, барои муайян кардани сарчашмаҳои паст кардани арзиши аслии маҳсулот, миқдори талабот ба воситаҳои гардон, ҳисоб кардани сметаи харочот, инчунин, асосноккунии иқтисодии сармоягузориҳо тасниф мешаванд.

Барои банақшагирии дохилиистеҳсолӣ ва ошкор намудани манбаҳои паст кардани арзиши аслии маҳсулот бояд на танҳо маблағи умумии харочотро доност, инчунин, андозаи харочотро вобаста ба мавқеъи пайдоиши он муайян кардан зарур аст.

Гурӯҳбандии харочот аз рӯи моддаҳои ҳисоббарорӣ таркиби онҳоро вобаста ба таъинот ва ҷойи зуҳурашон инъикос менамояд. Дар ин маврид харочоти корхона барои истеҳсол ва фурӯши воҳиди маҳсулот дар шакли арзишӣ ифода мейёбад, ки аз моддаҳои зерин иборат мебошад:

1. Ашёи хом ва масолех;
2. Маҳсулоти нимтайёри харида;
3. Партовҳои қобили истифода (тарҳ карда мешавад) ;
4. Маводи сӯҳт ва нерӯ барои мақсадҳои технологӣ;
5. Музди кори асосии коргарони истеҳсолӣ;
6. Музди кори иловагии коргарони истеҳсолӣ;
7. Бардоштҳо барои бимаи иҷтимоӣ;
8. Харочот барои тайёр ва аз худ кардани истеҳсолот;
9. Фарсудашавии асбобҳо ва олотҳои таъиноти маҳсус ва харочоти дигари иҷтимоӣ;
10. Харочоти нигоҳдорӣ ва истифодабарии таҷҳизот;
11. Харочоти коргоҳӣ;
12. Харочоти умумикорхонавӣ;
13. Талафот аз маҳсулоти нуқсондор;
14. Харочоти дигари истеҳсолӣ;
15. Харочоти ғайриистеҳсолӣ;

Ба таркиби харочоти ғайриистеҳсолӣ (тичоратӣ) дохил мешаванд: харочот барои ба даст овардани зарфиёт ва борҷома, харочот барои баркашии маҳсулот, ҳисоббаробариҳои комиссионӣ, харочот барои таблиғот ва дигар харочот доир ба фурӯш.

Дар корхона харочоти умумистеҳсолӣ ва умумихоҷагиро низ муайян мекунанд.

Харочоти умумистеҳсолӣ ин харочоте мебошад, ки бо идоракунӣ ва хизматрасонии истеҳсолот вобаста мебошад.

Таркиби харочоти умумистеҳсолиро чунин харҷҳо ташкил мекунанд.

1. Харочот барои ба даст овардан ва истифодаи таҷҳизот;
2. Харочоти коргоҳӣ барои идоракунӣ.

Дар навбати худ харочоте, ки барои нигоҳубин ва истифодабарии таҷҳизот равона карда шудаанд, ин бардошти истеҳсоли таҷҳизот ва воситаҳои нақлиёт, харочот барои истифодабарии таҷҳизот дар шакли маводи равғанкунӣ, тозакунӣ ва дигар масолеҳи ба ин монанд, музди кори коркуне, ки ба таҷҳизот хизмат мерасонад ва ҳисоббаробариҳо барои эҳтиёчи иҷтимоӣ, харочоти ҳама намудҳои энергияи корхона, харочот барои таъмири таҷҳизот, назорати техникӣ, нигоҳубин, харочоти таҳвили масолеҳ, ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, маҳсулот, фарсоиши олотҳо ва асбобу анҷоми арzon ва зудфарсо ва дигар харочоте, ки ба истифодабарии таҷҳизот алоқаманданд.

Ба харочоти коргоҳӣ ё харочоти истеҳсолии иловагӣ барои идоракунӣ дохил мешаванд: музди кори дастгоҳи идоракунии коргоҳ ҳамроҳи ҳисоббаробариҳо барои ҳифзи иҷтимоӣ, харочоти ҳисоббаробарӣ барои бино, иншоот, асбобу анҷом, таъмири бино, иншоот, таъмин кардани шароити мӯътадили меҳнат ва техникаи бехатарӣ, барои либос ва пойафзоли маҳсус, фарсоиши асбобҳои зудфарсо ва арzonбаҳо ва ҳамин гуна харочоте, ки бо идоракунии истеҳсолӣ алоқаманданд.

Ҳар як аз харочоти иловагӣ хосияти ба худ хос дорад, лекин ба нақшагирии онҳо аз рӯи маҳали ба вуқӯъ омадани онҳо ё аз рӯи маҳали истеҳсол ба миён меояд.

Харочоти умумихоҷагии иловагӣ, ё ки харочоти иловагии таъиноти ғайриистеҳсолӣ дошта, бо вазифаҳои роҳбарият алоқаманд, ки дар доираи ширкат (корхона) ба пуррагӣ амалӣ

мегарданд. Ба таркиби ин намуди харочот илова шудаанд: харочоти маъмурию идоракунӣ, умумихоҷагӣ, андоз, пардохтҳои ҳатмӣ, ҳисоббаробариҳо ва ғайра.

Дар таркиби харочоти умумихоҷагии иловагӣ чунин намудҳои зеринро ҷудо менамоянд:

- музди кори кормандони маъмурию идоракунӣ, ҳисоббаробариҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, хизматрасониҳои моддӣ-техникий, нақлиётӣ, харочот барои рӯҳсатӣ;

- оиди хизматрасониҳои воситаҳои техникии идора (марказҳои ҳисоббарор, шабакаҳои алоқа, воситаҳои садо-диҳанда), дастгоҳҳои равшанидиҳанда, сӯзишворӣ ва ғайра;

- музди хизмати мушовирон, таъминкунандагони аҳбор, аудиторон, музди хизматрасониҳои бонкӣ (фоизҳои қарзӣ);

- тайёркунӣ ва бозомӯзии қадрҳо, харочот барои интиҳоби қадрҳо;

- харочоти ҷориёе, ки барои ба даст овардани фондҳои таъминоти ҳифзи табиат, тоза кардани иншоот, нобуд соҳтани партовҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок сарф мешаванд;

- фарсоиши воситаҳои асосӣ, дороиҳои ғайримоддӣ ва ғайра;

- таъмири биноҳо, иншоот, асбобҳои таъиноти умумихоҷагидошта;

- пардохтҳое, ки барои сӯѓуртai ҳатмии амволи корхона, дараҷаи алоҳидаи коргарон, андоз ва дигар ҳисоббаробариҳои ҳатмӣ, ҷудо карда мешаванд.

Ғайр аз ин таснифот, харочот аз рӯи дигар аломатҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд:

- харочоти асосӣ - ин харочоте мебошад, ки бевосита бо ҷараёни технологияи истеҳсолот алоқаманд аст, ба монанди харочот барои ашёи хом, харочоте, ки ба хизматрасонии ҷараёни истеҳсолот ва идоракунии он вобаста аст;

- харочоти ҷорӣ - харочоте мебошад, ки хусусияти доимоамалкунандагӣ доранд, ба монанди харочоти ашёи хом ва масолех;

- харочоти яквакта - харочоте мебошад, ки ба тайёр кардан ва аз ҳуд кардани истеҳсоли намуди нави маҳсулот вобастааст;

- харочоти мустақим - харочоте мебошад, ки бевосита ба истеҳсоли маҳсулот вобаста аст (ашёи хом, масолех, музди

мөхнати коргарони ассој, истехсоли таџизот, харочоти нақлиёт ва ғайраҳо);

- харочоти ғайримустаким – харочоте мебошад, ки бо афзудани ҳаҷми истехсолот мутаносибан намеафзояд (харочоти идоракунӣ, харочоти нигоҳубини таҷизот, истехложи биноҳо, иншоот, музди мөхнати мутахассисон, хизматчиён ва ғайра).

8.3. Банақшагирии арзиши аслии маҳсулот

Банақшагирии харочоти истехсолотӣ дар асоси меъёрҳои пешқадами аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи харочоти масолех, маводи сузишворӣ, қувваи барқ, харочоти мөхнат ва дигар захираҳои истехсолӣ амалӣ мегардад. Дар мавриди сарфаи манбаъҳо, захираҳои моддӣ, афзоиши ҳосилнокии мөхнат, ба нақшагирии арзиши аслиро таъмин намудан мумкин аст.

Яке аз чунин нишондиҳандаҳо нишондиҳандай харочот ба воҳиди маҳсулот мебошад, ки бо чунин формула ҳисоб карда мешавад:

$$X = \frac{Aa}{Mm}$$

ки ин ҷо

X - харочот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ;

Aa - арзиши аслии қулли маҳсулоти молӣ;

Mm - маҳсулоти молии корхона.

Барои соҳаҷое, ки номгӯи гуногуни маҳсулот истехсол менамоянд, паствавии арзиши аслии маҳсулот бо арзиши аслии (маҳсулот) қисми муқоисавии маҳсулоти молӣ, муайян карда мешавад ва барои соҳаҷое, ки маҳсулоти якчинса истехсол менамоянд, вазифаи нишондиҳандаҳои паст кардани арзиши аслиро нишондиҳандаҳои арзиши аслии воҳиди маҳсулот мебозад.

Барои баъзе корхонаҳое, ки вазни қиёсии маҳсулоти муқоисавӣ на он қадар қалон аст вазифаи нишондиҳандай паст кардани арзиши аслиро нишондиҳандаҳои харочоте, ки ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ рост меояд, мебозад. Маҳсулоти муқоисавӣ, гуфта ҳамон молеро меноманд, ки дар соли гузашта истехсол карда шудааст. Арзиши аслии маҳсулоти соли нақшавиро бо арзиши аслии соли гузашта муқоиса карда, му-

айян менамоем, ки арзиши аслий чи қадар паст шудааст ва сарфа аз арзиши аслии маҳсулот чӣ миқдор аст.

Пастшавии арзиши аслии маҳсулоти муқоисавӣ (Ам) бо чунин формула ҳисоб карда мешавад:

$$A_m = \frac{\sum A_0 \cdot Mm - \sum A_1 Mm}{\sum A_0 \cdot Mm} \times 100\%,$$

ки ин ҷо:

A_0 – арзиши аслии воҳиди маҳсулот дар марҳилаи муқоисавӣ, (соли гузашта);

A_1 – арзиши аслии воҳиди маҳсулот дар марҳилаи нақшавӣ;

Mm – миқдори маҳсулоти муқоисавӣ дар марҳилаи нақшавӣ.

Дар корхонаҳои саноатӣ чунин нишондиҳандаҳои хароҷоти маҳсулот истифода бурда мешаванд:

1) Арзиши аслии воҳиди маҳсулот. Ин нишондиҳанда дараҷа ва тағйирёбии хароҷотро барои истеҳсоли маҳсулоти корхона нишон медиҳад. Вай бо усули нархгузорӣ арзиши аслии воҳиди воҳиди маҳсулотро муайян мекунад. Ин нишондиҳанда сатҳ ва тағйирёбии хароҷотро дар истеҳсоли намудҳои алоҳидай маҳсулот тавсиф медиҳад. Вай барои муайян кардани арзиши аслии маҳсулоти молӣ ва инчунин, барои асоснок кардани нарҳҳои яклуҳт мавриди истифода қарор мегирад.

2) Паст кардани арзиши аслии муқоисавии маҳсулоти молӣ. Ин нишондиҳанда пастшавии арзиши аслии маҳсулоти соли нақшавиро дар муқоиса бо соли гузашта нишон медиҳад. Ҳисоб бо формулаи зерин амалӣ мешавад.

$$\Pi = \frac{A_{a.r.} - A_{a.h.}}{A_{a.r.}} \times 100\%,$$

ки ин ҷо:

Π – фоизи пастшавии арзиши аслии муқоисавии маҳсулоти молӣ.

$A_{a.r.}$ – арзиши аслии муқоисавии маҳсулоти молии нақшавӣ, ки бо арзиши аслии миёнасолонаи маҳсулоти соли гузашта ҳисоб карда шудааст.

$A_{a.h.}$ – арзиши аслии маҳсулоти муқоисавии нақшавӣ, ки аз рӯи арзиши аслии нақшавии маҳсулоти соли нақшавӣ ҳисоб карда шудааст.

Ин нишондиҳанда дар корхонаҳое истифода бурда мешавад, ки дар ҳаҷми умумии истеҳсолот вазни қиёсии маҳсулоти муқоисавӣ зиёд аст.

3) Харочот барои як сомонӣ маҳсулоти молӣ. Дар амалияи хоҷагидорӣ ин нишондиҳанда васеъ истифода бурда мешавад, ки бо роҳи тақсими арзиши аслии куллии маҳсулоти молӣ ба ҳаҷми маҳсулоти моли корхона бо нарҳи амалкунандай яклухт бо чунин формула муайян мегардад:

$$X = \frac{A_a}{M_m},$$

ки ин чо: Аа – Арзиши асли;

Мм – маҳсулоти молӣ.

Ин нишондиҳанда барои муайянкуни ҳаҷми умумии харочот ва даромаднокии корхона истифода бурда мешавад.

4) Арзиши аслии пурраи кулли маҳсулоти молӣ. Бо роҳи зарб намудани арзиши аслии нақшавии ҳар як намуди маҳсулот ба миқдори онҳо ва ҷамъ кардани (арзиши) натиҷаҳои аз онҳо ҳосилшуда, муайян карда мешавад.

5) Арзиши аслии пурраи маҳсулоти молии фурӯҳташаванда. Бо роҳи ҷамъ кардани боқимондаи маҳсулоти тайёр дар аввали соли нақшавӣ ва арзиши аслии маҳсулоти молии соли нақшавӣ бо тарҳ кардани арзиши аслии боқимондаи маҳсулоти фурӯҳтанашудаи тайёр, ки дар охири соли нақшавӣ муайян мегардад.

6) Сатҳи ниҳоии захираҳои моддӣ. Нишондиҳандаи номбурда таносуби андозаи нақшавии захираҳои моддиеро, ки дар таркиби арзиши аслии нақшавӣ нишон дода шудааст, ба арзиши маҳсулоти молӣ ифода мекунад.

Дар корхонаҳо ба нақшагирии харочоти маҳсулот дар 5 марҳила ба амал бароварда мешавад:

а) муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти соли нақшавӣ нисбат ба дараҷаи нақшавии харочоти соли гузашта;

б) муайян намудани сарфаи харочот дар соли нақшавӣ аз ҳисоби таъсири омилҳои алоҳида;

в) муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти фурӯшӣ дар соли нақшавӣ;

г) муайян намудани фоизи харочот ба як сомонӣ маҳсулоти фурӯши соли нақшавӣ;

д) муайян намудани фоизи тағйирёбии харочот ба як сомонӣ маҳсулоти фурӯши соли нақшавӣ.

Ба нақшагирии арзиши аслии маҳсулот бояд амиқу ҳаматарафа таҳлил карда шавад. Таҳлили арзиши аслӣ дар ҳамбастагӣ бо таҳлили ҳамаҷонибаи техникую иқтисодии кори корхона, аз худ кардани сатҳи техника, ташкили истеҳсолот ва меҳнат, истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ, захираҳои моддӣ, соҳтор ва сифати маҳсулот ва ғайра гузаронида мешавад.

8.4. Омилҳои камкунии арзиши аслии маҳсулот

Пеш аз ҳама, қайд кардан зарур аст, ки роҳбарият ва менечерони корхона бояд дарк созанд, ки идоракунии харочоти истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот бо мақсади паст кардани харочот яке аз қисмҳои таркибии идоракунии тамоми корхона аст.

Барои ҳалли масъалаи паст кардани харочоти истеҳсол ва фурӯш бояд барномаи умумӣ таҳия шавад, ки бо назардошти тағйиротҳои вазъияти корхона ҳар сол мавриди баррасӣ ме-гардад. Ин барнома бояд хусусияти ҳамаҷониба дошта бошад, ё ки бояд тамоми омилҳоеро, ки пастшавии харочоти истеҳсолот ва фурӯшро ба миён меоранд, ба ҳисоб гирад.

Мафҳум ва моҳияти барнома бо хусусияти корхона, вазъи ҳозираи вай ва ояндааш вобаста аст, лекин дар нақшай умумии барномаи пасткунии арзиши аслии маҳсулот бояд чунин лаҳзаҳо акс ёбанд:

- маҷмӯи чорабиниҳо барои дуруст истифода бурдани захираҳои моддӣ (чорӣ кардани техника ва технологияи навин, ки имконият медиҳанд ашёи хом, масолех, сӯзишворӣ ва энергия беҳтар истифода бурда шавад, такмил додани базаи меъёрии корхона), чорӣ кардан ва истифода бурдани масолех, беҳтар кардани сифати маҳсулот ва кам кардани фоизи маҳсулоти нуқсондор;

- чорабинихое, ки ба муайян кардан ва дастгирии андозаи дурусти корхона алоқаманд буда, вобаста ба ҳаҷми истеҳсолот имконият медиҳанд, ки харочот кам шавад;

- чорабинихое, ки ба беҳтар истифодабарии фондҳои асосӣ вобастаанд: озод кардани корхона аз мошину таҷҳизотҳои зиёдатӣ; ба иҷорадиҳии амволи корхона; беҳтар кардани сифати хизмат ва таъмири воситаҳои асосӣ, таъмин кардани коршоямии мошин ва таҷҳизот; баланд бардоштани сатҳи ихтиноснокии коргароне, ки ба мошину таҷҳизот хизмат мерасонанд; истифода бурдани истеҳложи босуръат;

- чорабинихое, ки ба беҳтар истифодабарии кувваи коргарӣ вобастаанд дастгирӣ ва муайян кардани миқдори дурусти коргарон; баланд бардоштани сатҳи ихтинос; зиёд кардани ҳосилнокии меҳнат бо таносуби музди миёнаи меҳнат; такмил додани асоси меъёри; беҳтар намудани шароити меҳнат; механиконӣ ва автоматиқунонии ҷараёни истеҳсолот;

- чорабинихое, ки ба такмил додани ташкили истеҳсолот ва меҳнат вобастаанд;

Ғайр аз ин, барномаи ҳамаҷонибаи паст кардани харочоти истеҳсолот бояд механизми амалигардониро дошта бошад.

Инчунин, қайд кардан лозим аст, ки ба амал баровардан ва ба нақшагирии чорабинихои алоҳида гарчанде самараи муайян дошта бошанд ҳам, вале пурра масъаларо ҳал карда наметавонанд. Бо назардошти талаботи бозор ва таъмин намудани даромаднокии навъҳои маҳсулот, корхона бояд доимо дар ҷустуҷӯи роҳҳои истифодабарии омилҳои камқунии арзиши аслии маҳсулот бошад.

Боби 9. Нарх ва сиёсати нархгузорӣ дар

фаъолияти корхона

- 9.1. Моҳият ва функцияҳои нарх
- 9.2. Таркиб ва соҳтори нарх
- 9.3. Сиёсат ва стратегияи нархгузории корхона

9.1. Моҳият ва функцияҳои нарх

Яке аз омилҳои асосии иқтисоди бозорӣ нарх ва стратегияи нархгузорӣ буда, вай манбаи асосии маълумот барои қабули қарорҳои идоракунӣ ба шумор меравад. Нарх ва стратегияи нархгузорӣ қисми таркибии фаъолияти бозоршиносии корхона мебошад. Нархҳо бо самтҳои асосии фаъолияти корхона алоқаи зич дошта, ба натиҷаҳои тиҷоратию молиявии корхона таъсири бевосита мерасонад.

Ҳар як корхона муаммоҳои нархгузориро бо тарзи хос ҳал менамояд. Дар корхонаҳои хурд, асосан, стратегияи нархгузорӣ аз тарафи роҳбарият муайян карда мешавад. Дар корхонаҳои бузург ин масъала аз тарафи роҳбарияти зинаи миёна ҳалли худро мейёбад, вале мақсади сиёсати наргузорӣ аз тарафи роҳбари корхона муайян мегардад.

Барои муайян намудани моҳияти нарх иқтисоддонон фикру ақидаҳои зиёд пешниҳод намудаанд, ки дар давраҳои гуногун истифода шудаанд. Дар айни замон, асосан, назарияи ҳароҷотии нарх, ки бо номи асосгузорони назарияи иқтисодӣ А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс алоқамандии зич дорад, хеле ташаккул ёфтааст. Аз рӯи ин назарияи илмӣ арзиши мол ин меҳнати дар мол таҷассумёфтаи молистеҳсолкунанда мебошад. Нарх дар ин ҳолат бо ҳароҷоти миёнаи корхонаҳои ин молро истеҳсолкунанда муайян карда мешавад.

Ба арзиши мол миқдоран ва сифатан баҳо додан зарур аст. Дар ҳолати якум миқдори меҳнати дар мол таҷассумёфта омили асосист, зоро арзиши истеъмолии молро ташкил менамояд (қобилияти қонеъ намудани ягон талаботи одамон).

Хусусияти сифатии арзиш ифодакунандай муносибатҳои истеҳсолии байни одамони мубодилакунандай молҳо мебошад

ва ҷараёни мубодила маҳсулотро ба мол табдил дода, арзиши истеъмолиро ба арзиши мубодилавӣ мубаддал мегардонад. Таносубе, ки барои иваз намудани молҳои гуногун зарур аст, арзиши мубодилавиро ташкил медиҳад.

Асосан, ҳар як мол ба миқдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи мубодилаи молҳои гуногун аст – яъне пул. Пас, нарх ифодакунандай миқдори муайяни пул аст, ки барои ҳуқуқи истифодаи моли дигар ҳамчун моликият дода мешавад.

К. Маркс дар «Капитал» таърифи зерини нарҳро овардааст: «Нарх ифодаи пулии арзиши мол аст». Аз рӯи ин ақидаи К.Маркс таълимоти ў дар бораи характеристи духела доштани меҳнат барои фаҳмондани бисёр ҳодисаҳои иқтисодӣ ёрӣ мепрасонад, вале илми давраи шуравӣ ин ақидаро эътироф намуда, мағҳумҳои нарҳ, инкишофи илмӣ-техникий, фарсоиши маънавӣ ва ғайраро аз ҷумлаи ҳодисаҳои табииати духелагӣ дошта ҳисобида, аз мадди назар дур намудаанд.

Ба ғайр аз ин таърифи классикии нарҳ, дар адабиёти иқтисодӣ боз таърифҳои зиёди нарҳ оварда шудаанд. Вале то ҳол дар адабиёти муосири иқтисодӣ мағҳуми пурраи нарҳ ва таърифи илмии аз тарафи ҳама эътирофшуда ҳанӯз мавҷуд нест. Ҳоло яке аз таърифҳои паҳншудаи нарҳ дар адабиёти иқтисодӣ чунин аст: «Нарҳ баробар аст ба ҳароҷоти истеҳсолкунанда ҷамъи санъати менечер».

Ба ақидаи мо таърифи нарҳ, ки мағҳуми пурраи онро дар шароити бозор муайян менамояд, чунин аст: «Нархи моли мушахҳас – ифодаи пулии маҷмӯи омилҳои нарҳро муайянкунанда мебошад, ки дар айни ҳол амал менамоянд».

Моҳияти иқтисодии нарҳ дар вазифаҳои асосии он ифода мейбад. Вазифаҳои нарҳ бо амалиёти қонунҳои объективии иқтисодӣ зич алоқаманд аст, зоро ин қонуниятҳо мавқеи нарҳро дар механизми хоҷагидорӣ муайян менамоянд.

Вазифаҳои нарҳ ин маҷмӯи ҳусусиятҳои умумист, ки ба таври объективӣ ба нарҳ ҳамчун категорияи иқтисодӣ хос аст. Вазифаҳои асосии нарҳ инҳоянд:

- 1) Баҳисобгирӣ ва ҷенаки ҳароҷот;
- 2) Азнавтақсимкунӣ;
- 3) Ҳавасмандгардонӣ;
- 4) Мувозинатӣ;

5) Җойгиркуний истеҳсолот.

Байни вазифаҳои асосии нарх алоқамандӣ мавҷуд буда, дар шароити иқтисоди бозорӣ ин алоқамандиро вобаста ба мувозинати талабот ва таклифот бояд омӯҳт.

9.2. Таркиб ва соҳтори нарх

Ҳама гуна нарх аз маҷмӯи унсурҳо иборат аст, ки таркиби онро ташкил медиҳанд. Дар ин ҳолат вобаста ба намуди нарх аз рӯи хусусияти гардиши хизматрасонӣ таркиби он метавонад тағиیر ёбад, чунки ба нарх унсурҳои гуногун дохил мешаванд. Таносуб байни унсурҳои асосии нарх, ки бо фоиз ё ҳиссаҳо ифода карда мешаванд, соҳтори нарҳро ташкил медиҳад.

Таҳлили соҳтори нарх марҳилаи муҳими асосноксозии он мебошад, зоро дар ин ҳолат аҳамияти ҳар як унсурро муайян намуда, ба дараҷа ва инкишофёбии нарҳҳо баҳо додан мумкин аст. Ҳусусан, ин таҳлилу ҳисобҳо ҳангоми муайянсозии нархи молҳои якхела ва яқдигарро ивазқунанда заруранд.

Барои таҳлили беҳтарии унсурҳои асосии нарх зарур аст, ки ҳар яки онҳоро ба таври мушахҳас баррасӣ намоем (нигаред ба нақшай 9.1.).

Ҳангоми таҳлили соҳтори нарх зарур аст, ки пеш аз ҳама, нархи (яклухти) фурӯши истеҳсолкунандаро диде бароем. Аз рӯи моҳияти иқтисодӣ ин нарх барои бисёр молҳои таъиноти истеҳсолӣ-техникӣ нархи ниҳоӣ буда, аз арзиши аслӣ ва фоида иборат аст.

$$\text{Нарх} = \text{Аа} + \Phi$$

Арзиши аслӣ – ин ифодаи пулии ҳароҷоти захираҳои табиӣ, ашё, масолеҳҳо, сӯзишворӣ, кувваи барқ, фондҳои асосӣ, захираҳои меҳнатӣ, инчунин дигар ҳароҷотест, ки дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулот, корҳо ва ҳадамот сарф мешаванд. Ҳангоми муайян намудани ҳароҷоте, ки ба арзиши аслӣ дохил мешавад, зарур аст, ки аз дастурамали таркиби ҳароҷот истифода карда шавад.

<i>Арзиши истеҳсол ва фурӯ- ши мол</i>	<i>Фоидаи (зарари) истеҳсол- кунанда</i>	<i>Аксиз</i>	<i>Андоз аз ар- зиши илова- гардида</i>	<i>Илова- пулиҳои миёна- равон</i>	<i>Илова- пулиҳои савдо</i>
<i>Нархи (яклухти) фурӯши истеҳсолкунанда</i>					
	<i>Нархи (яклухти) фурӯш (бे андоз аз аз арзиши иловашуда)</i>				
	<i>Нархи (яклухти) фурӯш (бо андоз аз арзиши иловашуда)</i>				
	<i>Нархи харид (хариди яклухт)</i>				
	<i>Нархи чакана</i>				

Нақшаи 9.1. Унсурҳои асосии нархи маҳсулот

Хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот дар асоси ду унсур муайян карда мешавад:

- а) аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ;
- б) аз рӯи моддаҳои нархгузорӣ.

Ба таркиби хароҷот аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ инҳо дохилианд:

- хароҷоти ашёи ҳом бе партовҳои молӣ;
- хароҷот барои музди меҳнат;
- ҳиссаҷудокуниҳо барои сӯфуртаи иҷтимоӣ ва фонди нафақа;
- маблағи истеҳлоқи фондҳои асосӣ;
- дигар хароҷот.

Гурӯҳи дуюми хароҷот барои муайян намудани арзиши аслӣ, яъне моддаҳои нархгузорӣ хароҷоти зеринро дар бар мегирад:

- масолехҳо, маснуоти харидашудаю нимтайёр ва хизмати хусусияти истеҳсолидоштаи корхонаҳои беруна;

- харочот барои музди меҳнати коргарони бевосита ба истеҳсоли маҳсулот машғул буда;
- ҳиссаҷудокуниҳо барои бимаи иҷтимоӣ ва фонди нафақа;
- харочот барои нигоҳдорӣ ва истифодабарии мошину дастгоҳҳо;
- харочоти умумистеҳсолӣ;
- талафот аз нуқсон (брак);
- харочоти умумихоҷагӣ;
- арзиши аслии истеҳсолӣ;
- харочоти тиҷоратӣ;
- арзиши аслии пурра.

Гурӯҳбандии харочот аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ харочоти умумии корхонаро инъикос намуда, дар асоси он арзиши аслии як воҳиди маҳсулотро муайян намудан имконнозазир аст. Бинобар ин барои нархгузорӣ муайян намудани арзиши аслии маҳсулот дар асоси моддаҳои нархгузорӣ аҳамияти бештар дорад, чунки дар натиҷаи истифодаи ин усул харочот вобаста ба мавқеи ҳарчи он муттаҳид мегардад. Аҳамияти дигари истифодаи гурӯҳбандии харочот аз рӯи моддаҳои нархгузорӣ аз он иборат аст, ки арзиши аслиро барои ҳаҷми умумии маҳсулот ё барои як воҳиди он муайян намудан мумкин аст.

Унсури дигари нарх фоида буда, одатан, аз рӯи меъёри фоида (даромаднокӣ) назар ба арзиши аслӣ ё дигар нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад. Дар шароити бозор фоида мақсади асосии истеҳсолот буда, инчунин, танзимгари асосии бозор мебошад.

9.3. Сиёsat ва стратегияи нархгузории корхона

Дар шароити бозор корхона, асосан, ду сарчашмаи афзунсозии фоидаро соҳиб аст:

- 1) баландшавии нархи молу хизмат зери таъсири омилҳои гуногун;
- 2) камкунии арзиши аслии маҳсулот бо роҳу усулҳои мухталиф.

Аз ин рӯ, шаклгирии нархи маҳсулот дар корхона раванди ҳаётан муҳим ба ҳисоб меравад, зоро нарх на танҳо чун сарчашмаи зиёдкунни фоида, балки чун шарти фурӯши

бомуваффонаи мол низ баромад мекунад. Дар ин ҳолат, нарх чун воситай тактикӣ ба корхона як қатор бартариҳоро фароҳам меорад:

а) дар тафриқа аз ҳасар усулҳои ҳавасмандкунандай талабот истифодаи нарх ҳарочоти иловагиро талаб намекунад;

б) истеъмолкунандагонро нисбат ба тарғиботи (реклама) фардияти маҳсулот нархи он бештар ҷалб менамояд;

в) ҳатто дар ҳолате, ки дигар усулҳои ҳавасмандкуни талабот ба мисли ташкили фурӯшу тарғиботи фаврӣ асосиянд, нарҳро метавон чун воситай тавоной дастигирунандай онҳо истифода бурд.

Таъсири нарх ба истеъмолкунанда чӣ гуна зоҳир мешавад? Ифодаи ин таъсири дар муқаррарсозии сатҳи мувофиқи он метавон мушоҳида кард. Зоро нархи муқарраршаванд бояд писанду даромади аз ҳариди ин маҳсулот пешбинишавандай ҳаридорро ифода намояд.

Яке аз роҳҳои бадастоварии ин мақсад дар он зоҳир меёбад, ки нарҳро дар қатори сифату ҳусусиятҳои истеъмолӣ, ҳамчун, ҳусусияти ҷудонопазири маҳсулот ҳисоб кардан лозим аст. Ҳақиқатан, агар нархи мол хеле гарон бошад, пас ин мол ё тамоман ба фурӯш намеравад ё ба миқдори хеле кам ҳаридорӣ мешавад. Дар фаъолияти ҳочагидории корхонаҳо стратегияҳои гуногуни нархгузорӣ истифода мегарданд:

а) стратегияи нарҳҳои баланд. Ин стратегия дар назар дорад, ки қисми зиёди мол дар ибтидо бо нархи баланд фурӯхта шуда, баъдтар он тамоюли пастравӣ мегирад, яъне корхона дар зинаи аввал фоиди зиёд ба даст меорад. Ин стратегия дар шароити сатҳи баланди талаботи ҷорӣ, пазироии нархи гарон аз ҷониби ҳаридорон чун нишондиҳандай сифати баланди мол имконпазир ва асосан, ба молҳои нави бо патентҳо ҳифзшуда хос аст;

б) стратегияи нарҳҳои арzon ё худ стратегияи ба бозор «воридшавӣ». Ин кор бо мақсади ҳавасмандсозии талабот карда мешавад, ки дар бозорҳои дорон ҳаҷми зиёди истеҳсол ва сатҳи баланди мунъатифии талабот самараи хуб медиҳад. Зоро ҳаридорон ба пастшавии нарх фавран эътино намуда, талаботро зиёд меекунанд. Корхона бошад аз ҳисоби истеҳсолоти оммавӣ сатҳи пасти нарҳро нигоҳ медорад;

в) стратегияи нархҳои тафриқавӣ, ки дар муқаррарсозии нархҳо дар пайвастагӣ бо таҳифифҳову иловапулиҳо бар сатҳи миёнаи нарҳ дар бозорҳои гуногун ва сегментҳои он ифода мейбад; г) стратегияи нархҳои имтиёзном барои харидороне истифода мешавад, ки корхона ба идома додани муносибат бо онҳо ҳавасманд асту молҳоро бо нархҳои имтиёзном пешкаш менамояд; д) стратегияи нархҳои мунъатиф. Нархҳо вобаста аз имконоти харидории истеъмолкунандагон гузошта мешаванд;

е) стратегияи нархҳои мӯътадил, доимӣ ва стандартӣ;

ж) стратегияи нархҳои ғайрияклухт. Мувофиқи ин стратегия харидор молро на бо нарҳи 100 сомонӣ, балки 99 сомонӣ меҳарад. Дар ин ҳолат, харидор ин нарҳро чун нарҳи арzon ё чун исботи ҳисобуки тоби аниқи корхона ҳангоми нархгузорӣ қабул мекунад (бештар ин нарҳ таъсири равонӣ дорад, яъне адади яклухт ва ғайрияклухт таъсири равонӣ дорад);

з) стратегияи нархҳои хариди оммавӣ;

к) стратегияи пайвастаи дараҷаи нарҳ бо сифати мол ва ғайра.

Пеш аз он, ки дар амалия ин ё он сиёсати нархгузорӣ истифода шавад, лозим аст, ки ҳамарӯза тамоюли баландшавию пастшавии нархҳоро мушоҳида намуд. Нархҳои додугирифтҳои ҳақиқӣ, музоядаҳо, бирҷаҳо ва дигар намуди онҳоро мушоҳида карда, оиди ҷараёни инкишофи нархҳо тасаввуроти комил гирифтан мумкин аст.


Дар иқтисоди корхона қоидаи ибтидоии нархгузорӣ пӯшонидани ҳароҷоти истеҳсолу фурӯши молу хизмат ва гирифтани фоида дар ҳаҷмест, ки барои тақрористеҳсоли васеъ, пардоҳти андозҳо кифоят намояд. Ин вазифаро бо роҳи ба таври зарурӣ муқаррар қардани нархҳои маҳсулоти дар корхона истеҳсолшаванда амалӣ соҳтан имконпазир аст.

Ҷараёни нархгузорӣ ба ҳисобирии омилу вазъиятҳои гуногун ва баъзан мухталифро тақозо мекунад. Дар ҳолати фавқ фоида (Φ) вобастааст аз сатҳи нарҳ (H), ҳароҷоти истеҳсолӣ (A_a) ва миқдори молҳои фурӯхташуда (Q):

$$\Phi = \Phi(H - A_a) \times Q$$

Бояд зикр намуд, ки агар дарацаи харочоти истеҳсолӣ аз кӯшиши худи корхона вобаста бошад, ташаккули сатҳи нарҳ ва ҳаҷми фурӯш бо арзуву тақозои бозор иртиботи зич дорад. Аз ин рӯ, кӯшиши ба даст овардани фоидай бештар аз корхона амалӣ кардани сиёсати нархгузории мувофиқ ва риояи пайдарҳами коркард ва ҳисобкунии нарҳро талаб мекунад.

Таҷрибаи нархгузории аксар ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки чунин пайдарҳами муайян намудани коркарду ҳисобкунии нарҳ ба мақсад мувофиқ аст (нигариҷад ба расми 9.1.).



Расми 9.1. Пайдарҳами коркард ва ҳисобкунии нарҳ.

1) Ҳангоми вазифагузорӣ барои нархгузорӣ бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар фаъолияти тиҷоратии корхона нарҳ чӣ нақшे дорад. Тавре қайд намудем, нарҳ як қатор вазифаҳоро иҷро ме-

кунад. Нарх ба ғайр аз он, ки дар муайянсозии бузургии фоида омили муҳим аст (нархи баланд – фоидаи бисёр), инчунин, воситаи ҳавасмандкуни талабот мебошад. Ба тарзи дигар гӯем, дар ин марҳила таъиноти нарх ва коркарди сиёсати нархгузории корхона амалӣ мегардад.

2) Ҳангоми муайян намудани талабот ба молҳои корхона дикқатро бояд ба он равона соҳт, ки қадом омилҳо ба талабот таъсир мерасонанд: шумораи истеҳсолкунандагони ҳамин намуди мол, анъанаҳои миллӣ, одатҳои харидорон, мавсим, шароитҳои иқлимий ва ғайра.

3) Ҳангоми баҳодиҳии ҳароҷоти истеҳсолии маҳсулот бояд ҳамчун асос арзиши аслии соҳавии ҳамин намуди маҳсулотро гирифт ва қиёс намуд. Зоро нархи бозории маҳсулот ифодакунандаи суммаи ҳароҷоти истеҳсолии ин молҳо мебошад. Меъёри миёнаи фоида дар иртибот бо фондмусаллаҳӣ, фондғунҷоиш, соҳтори техникии гуногуни корхонаҳо барои ҳар як гурӯҳи молҳо, барои ҳар як соҳа алоҳида аст. Аз ин ҷо ҳулоса мебояд, ки корхонаҳои ҳароҷоти истеҳсолиашон ба ҳароҷоти ҷамъияти баробар ё аз он паст соҳиби фоида мешаванду аз он баланд зарар мебинанд. Яъне ҳудуди поёнии нархгузории маҳсулоти корхона бузургии ҳароҷоти истеҳсолии он ва ҳудуди болой – нархи бозорист, ки таҳти таъсири талаботу таклифот ва сатҳи рақобатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти монанд шакл мегирад.

4) Ҳангоми баҳодиҳии нарҳҳои рақибон дикқати асосиро ба маҷмӯи таҳифифҳои аз ҷониби онҳо пешкашшаванда бояд равона соҳт. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ беш аз 20 намуди гузаштҳои нархӣ вомехӯрад, ки асоситарини онҳо инҳоянд:

- таҳифифи нарҳномавӣ ва маълумотӣ;
- ҳангоми харид бо пули нақд харидор метавонад соҳиби таҳифифи «сконто» гардад. Масалан, баёни муҳтасари «3/12, нетто 30» он маъноро дорад, ки пардохтре метавон дар давоми 30 рӯз адо намуд, аммо агар харидор дар давоми 12 рӯз нархи молро пардозад, соҳиби 3 % таҳиф мешавад;
- таҳифифҳои бонусӣ барои гардиш ба харидорони доимӣ вобаста аз гардиши фурӯш пешкаш мегарданд;
- таҳифифҳои афзоянда вобаста аз миқдор, мусалсаливу ҳаҷми харид ба харидорон дода мешаванд;

- таҳифи содиротӣ ҳангоми фурӯши мол барои содирот;

- таҳифифҳои маҳсус – аз ҷониби фурушандагӣ ба ҳаридороне дода мешаванд, ки фурушандагӣ дар маҷмӯъ аз онҳо манфиатдор аст; ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд.

Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Дар иртибот бо гуфтаҳои боло ҳар як корхонаро зарур аст, ки сиёсату стратегияи нархгузории худро соҳиб бошад.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Дар иртибот бо гуфтаҳои боло ҳар як корхонаро зарур аст, ки сиёсату стратегияи нархгузории худро соҳиб бошад.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Даъиҷем оҳлом ни инвасҷетон ҶТРНГМВР Ҳамчунин, таҳифифҳои маҳфӣ низ мавҷуданд, ки дар созишномаҳо сабт намешавандагӣ бо созиши шифоҳӣ амалӣ мегарданд. Дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ илованарҳо кам вомехӯранду он ҳам бошад барои беҳкарди сифати маҳсолот, баъзан, барои ҳавасмандинӣ пардоҳт мешаванд.

Боби 10. Ташаккули натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти корхона

10.1. Моҳият, аҳамият ва нақши даромад дар корхона

10.2. Сарчашмаҳои ташаккули фоидай корхона

10.3. Таҳлили даромади корхона

10.4. Самтҳои тақсими фоида дар корхона

10.1. Моҳият, аҳамият ва нақши даромад дар корхона

Дар соҳаи истеҳсолоти моддиву муомилот дар рафти фаъолияти корхона даромад ба вучуд оварда мешавад. Натиҷаи боҳам пайвастшавии омилҳои истеҳсолот (меҳнат, сармоя, захираҳои табии) ва фаъолияти фоиданоки истеҳсолии субъекти хоҷагидорӣ маҳсулоти тайёр ба шумор меравад, ки дар шароити ба истеъмолкунандагон фурӯҳта шуданаш ба мол табдил мейбад. Фурӯши маҳсулоти тайёр, корҳои ичрошуда ва хизматҳо имкон медиҳанд, ки натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона муайян карда шаванд.

Дар зинаи фурӯш арзиши мол маълум мегардад, ки он таҷассуми арзиши меҳнати воқеӣ мебошад.

Арзиши меҳнати ҳақиқӣ арзиши аз нав ба вучуд омадаро ифода намуда ва ба ду қисм ҷудо мешавад. Қисми аввал музди кори коркунонро, ки дар истеҳсол намудани маҳсулот иштирок кардаанд, дар бар мегирад. Андозаи он ба як қатор омилҳое, ки барои тақрористеҳсоли қувваи коргарӣ зарур аст, вобастагӣ дорад. Ба ин маънӣ, барои корхона вай як қисми ҳароҷоти истеҳсоли маҳсулотро дар бар мегирад. Қисми дувуми арзиши аз нав ба вучуд омадаро арзиши холис ифода мекунад, ки танҳо дар натиҷаи фурӯҳтани маҳсулот амалӣ гардида, маънои эътирофи ҷамъиятӣ ва фоиданокии онро дорад.

Дар сатҳи корхона дар шароити муносибатҳои молию пулӣ даромади холис шакли фоидаро мегирад.

Дар бозори молҳо корхона ҳамчун истеҳсолкунандай мол нисбатан мустақилона амал мекунад. Нарҳи маҳсулотро аниқ муайян карда, маҳсулотро ба истеъмолкунандагон мефурӯшад

ва дар ин ҳол пул ба даст меорад, ки ин маъни ба даст даровардани даромадро надорад. Барои муайян намудани натиҷаҳои молиявӣ даромади ба даст даровардашударо бо ҳарочоти барои истеҳсол ва фурӯши он сарфшуда, ки ба худ шакли арзиши аслии маҳсулотро мегирад, муқонса кардан даркор аст. Вақте, ки даромади ба даст овардашуда аз арзиши аслий зиёд бошад, натиҷаи молиявӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки фаъолияти корхона дар ин давра даромаднок аст.

Корхонаҳо ҳамеша дар назди худ мақсад мегузоранд, ки даромадашон аз ҳарочоти истеҳсолию ғайриистеҳсолии ниҳоӣ зиёд бошад, vale мутаассифона на ҳамеша ба ин комёб мешаванд.

Агар даромад ба арзиши аслий баробар шавад, дар ин ҳолат маълум мегардад, ки ба корхона мусассар гардидааст, ки танҳо ҳарочоти сарфкардашударо барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот боз гардонад. Дар мавриди безарар фурӯҳтани маҳсулот, даромад ҳамчун сарчашмаи тараққиёти истеҳсолот, тараққиёти илмию техникӣ ва иҷтимоӣ хизмат меқунад. Дар мавриди ҳарҷи бештаре, ки аз даромад зиёдтар аст, корхона зарар мебинад, ки ин натиҷаи манфии молиявӣ мебошад ва ин корхонаро дар ҳолати вазнини молиявӣ гузошта, оқибат онро муфлис мегардонад.

Даромад ҳамчун категорияи муҳими муносибатҳои бозорӣ вазифаҳои муайянро иҷро менамояд.

Якум, даромад самаранокии иқтисодиро дар рафти фаъолияти корхона нишон медиҳад. Вале тамоми паҳлӯҳои фаъолияти корхонаро бо ёрии даромад баҳо додан ғайриимкон аст. Ин гуна нишондоди умумӣ вуҷуд дошта ҳам наметавонад. Маҳз барои ҳамин ҳам дар вақти таҳлили фаъолияти истеҳсолию тиҷоратӣ ва молиявӣ дар корхона маҷмӯи нишондиҳандаҳо истифода бурда мешавад.

Аҳамияти даромад аз он иборат аст, ки вай натиҷаи охири ниҷамъбастии молиявиро ифода менамояд. Дар баробари ин ба андозаи даромад, ҷараёни инкишофи он омилҳое таъсир мерасонанд, ки ба ҷидду ҷаҳди корхона вобастагӣ доранд ва ё вобастагӣ надоранд.

Дар амал вазъи бозор, сатҳи нарҳ ба доираи нуфузи корхона дохил намешаванд. То андозаи муайян омилҳои зерин ба кор-

хона вобастагӣ доранд, ба монанди сатҳи нарҳ ба маҳсулоте, ки ба фурӯш бароварда мешавад, музди кор, дараҷаи хоҷагидории оқилона, роҳбарии босалоҳияти менечерҳо, ба рақобат тоб оварда тавонистани маҳсулот, такмили ташкили илмии истеҳсолот ва меҳнат, самарабахшии он, ҳолат ва сермаҳсулии банақшагирии истеҳсолию молиявӣ.

Дуюм, даромад вазифаи ҳавасмандгардониро иҷро менамояд. Мазмунан аз он иборат аст, ки вай дар як вақт ҳам натиҷаи молиявӣ ва ҳам таркиби асосии захираҳои молиявии корхона ба ҳисоб меравад. Таъмини ҳақиқии қоидаи маблағгузорӣ аз рӯи даромади ба даст овардашуда муайян карда мешавад. Ҳиссаи даромади умумӣ, ки дар шакли фоида дар ихтиёри корхона мемонад, баъди пардоҳти андозҳо ва дигар ўҳдадориҳои қарздиҳӣ, бояд барои маблағгузорӣ, васеъ намудани фаъолияти истеҳсолӣ, тараққиёти илмӣ-техникӣ ва иҷтимоии корхона, ҳавасмандгардонии моддии коркунон кифоя бошад.

Сеюм, даромад яке аз сарчашмаҳои ташаккулёбии буҷети зинаҳои гуногун ба ҳисоб меравад. Вай ба буҷет дар шакли андоз доҳил шуда, барои маблағгузорӣ ва қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони ҷамъиятий, таъмини нигаҳдории дастгоҳи давлатӣ, барои иҷрои барномаҳои давлатии инвеститсионӣ, истеҳсолӣ, илмӣ-техникӣ ва иҷтимоӣ равона карда мешавад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ аҳамияти даромад бузург аст. Молистеҳсолкунандагон барои ба даст овардани даромад ҳавасманданд, бинобар ин онҳо кӯшиш менамоянд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд, молҳоеро истеҳсол намоянд, ки ба истеъмолкунандагон бисёр лозим бошанд ва молҳои истеҳсол мекардагиашонро бо ҳарҷи камтар тавлид намоянд. Дар шароити рақобати мутараққӣ бо ин роҳ на танҳо корхона ба мақсади худ мерасад, балки дар баробари ин эҳтиёҷоти ҷамъиятий қонеъ гардонида мешавад.

Барои корхона даромад омили нишондиҳандай он аст, ки дар кучо ва чӣ тавр имконоти коҳиш додани андозаи арзиш мавҷуд аст. Зарап дидани корхона низ нақши муассири худро дорад, зеро камбудиҳои маблағгузорӣ, ташкили истеҳсолот ва фурӯхтани маҳсулот ошкор мегардад. Ноустувории иқтисодӣ, вазъияти инҳисории молистеҳсолкунандагон ташкил ёфтани

даромадро ҳамчун даромади холис халалдор мекунад ва ба он оварда мерасонад, ки молистехсолкунандагон күшиш мекунанд, ки даромадро, асосан, аз ҳисоби баланд бардоштани нарх ба даст дароранд.

Нишондиҳандаи мухимтарини молиявӣ инғоғоидай тавозунӣ ба ҳисоб меравад.

Фоида (зарап) аз фурӯши маҳсулот (кор, хизматҳо) ҳамчун фарқияти байни пули ба даст омада, аз ҳисоби фурӯши маҳсулоти тайёр ва арзиши аслии пурраи истеҳсолӣ фаҳмида мешавад.

Аз ин ҷо бармеояд, ки пайдоиши он бо даромади умумии корхона аз ҳисоби фурӯши моли худ бо нарҳое, ки дар асоси талабот ва пешниҳод ба вуҷуд омадааст, вобастагӣ дорад. Даромади умумии корхона – пули ба даст омада аз ҳисоби фурӯхтани маҳсулот, шакли холиси маҳсулоти корхона ба шумор рафта, маош барои меҳнат ва фоидаро дар бар мегирад. Алоқамандии байни онҳо дар расми **10.1. нишон дода шудааст**.

Даромади умумӣ	Харочоти моддӣ	Музди меҳнат	Фоида
Харчи истеҳсолот (арзиши аслий)			Даромади холис
Ҳамаи моли фурӯхташуда			

Расми 10.1. Алоқамандии зинаҳои ташаккулёбии даромад.

Коллективи меҳнатӣ барои баланд бардоштани дараҷаи музди меҳнат, баланд бардоштани даромад ҳавасманд мебошад, зоро он дар шароити рақобат сарчашмаи асосии васеъ кардани истеҳсолот, баланд бардоштани дараҷаи некӯаҳволии кормандони корхона ба ҳисоб меравад. Аз ин бармеояд, ки қисми асосии даромади умумии корхона ҳаҷми самаранокест, ки дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолию ҳочагидории корхона ба даст меояд.

Корхона дар шароити бозорӣ бояд ба он кӯшад, ки дар рафти истеҳсолот аққалан ба ҳамон дараҷаи ҳаҷми фоида ноил гардад, ки ба корхона имконият дихад то мавқеи худро дар бо-

зори фурӯши молҳояш нигоҳ дорад, инчунин, тараққиёти мунтазами истеҳсолоти ўро дар щароити рақобат таъмин карда тавонад. Ин маъни онро дорад, ки муттасадиёну менечерони корхона бояд сарчашмаҳои ташаккули даромад ва роҳҳои ҷустуҷӯву дарёфти усулҳои беҳтар истифодабарии онро ёфта тавонанд.

10.2. Сарчашмаҳои ташаккули фоидаи корхона

Дар шароити муносабатҳои бозорӣ, чӣ тавре, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ду сарчашмаи асосии ба даст овардани даромад мавҷуд аст:

а) сарчашмаи яқум, аз ҳисоби инҳисорӣ будани фаъолияти корхона оид ба истеҳсоли ин ё он маҳсулот ба вучуд меояд. Доимо нигоҳ доштани ин сарчашма дар ҳолати нисбатан баланд, тақозо менамояд, ки маҳсулоти корхона ҳамеша таҷдид гардад, сиёсати навчорисозӣ (иноватсионии) корхона бояд ҳамеша барои дар бозор рақобати карда тавонистан равона шуда бошад. Дар ин ҷо қувваи муҳолифаткунанда, ба монанди сиёсати ҷиддии инҳисории давлат ва рақобати афзояндаи корхонаҳои дигарро ба ҳисоб гирифтан лозим аст;

б) сарчашмаи дуюм, ба фаъолияти бевоситаи истеҳсолию соҳибкорӣ алоқаманд аст. Дар амал вай тамоми корхонаҳоро дар бар мегирад. Самаранокии фаъолияти соҳибкории корхона аз донистани вазъи бозор ва мувоғиқи карда тавонистани тараққиёти истеҳсолот вобаста аст. Дар ин ҷо бештар ба гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ бояд аҳамият дод.

Андозаи фоида дар ин ҳолат аз ин омилҳо вобаста аст:

– яқум, аз интихоби дурусти самти истеҳсол намудани маҳсулот, интихоби маҳсулоти истеҳсолшаванда, ки ба он эҳтиёҷот зиёд аст;

– дуюм, аз муҳайё намудани шароити хуби фурӯш ва барои рақобат тоб овардани мол ва хизматрасонӣ (нарҳ, мӯҳлати баровардани он, хизматрасонӣ ба ҳаридорон, хизматрасонии баъди фурӯш ва ғайраҳо);

– сеюм, аз ҳаҷми истеҳсолот (ҷӣ қадаре, ки ҳаҷми истеҳсолот зиёд бошад, ҳамон қадар даромад меафзояд);

– чорум, аз тариқи өннок намудани истеҳсолот аз фаъолияти навчорисозии (инноватсионии) корхона. Истифодай навоварӣ тақозо менамояд, ки маҳсулоти истеҳсолшаванд пай дар пай таҷдид гардад, қобилияти рақобаттобоварии он афзуда, баланд бардоштани ҳаҷми фурӯш ва зиёд гардонидани миқдори даромад таъмин карда шавад.

Фоида аз фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) маънои фоидаи холисро дорад. Қисми боқимондаи фоидаи тавозунӣ, асосан, аз навтақсимкуни даромади пештар ба даст омадаро ифода мекунад. Натиҷагири охирини молиявии фаъолияти ҳоҷагидории корхона фоидаи тавозунӣ ба шумор меравад.

Фодай тавозунӣ ин маблағи даромадҳои (зарарҳои) корхона ҳам аз фурӯши маҳсулот, ҳам аз даромаде (зараре) мебошад, ки ба истеҳсол ва фурӯши он вобастагӣ надорад. Дар зери мағҳуми фурӯши маҳсулот на танҳо фурӯши молҳои истеҳсолшуда, ки шакли молу ашё доранд, балки иҷрои кор, хизматрасонӣ низ фаҳмида мешавад. Даромади тавозунӣ ҳамчун натиҷаи охирини молиявӣ дар асоси ҳисобу китоби муҳосибавӣ тамоми амалиётҳои корхона бо моддаҳои тавозунро дар бар мегирад. Даромади тавозунӣ ба натиҷаи охирини кори молиявии корхона алоқаманд буда, дар тавозуни он ифода меёбад, ки он дар ҷамъбасти семоҳаи сол тартиб дода мешавад. Фоидаи тавозунӣ се ҷузъи калонро дар бар мегирад: даромад аз фурӯши маҳсулот, иҷрои кор, хизматрасонӣ; даромад аз фурӯши воситаҳои асосӣ ва моликияти корхона; натиҷаҳои молиявии амалиётҳои ғайрифурӯшӣ.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ натиҷаҳои молиявӣ аз амалиётҳои ғайрифурӯшӣ барои корхона аҳамияти маҳсус дорад. Ба таркиби даромади ғайрифурӯшӣ бақияи ҷаримаҳои ситонидашуда ва додашуда, ҷаримаҳои аҳдшиканӣ ва ҷунин даромадҳо доҳил мешавад:

- а) фоидаи солҳои гузашта, ки соли ҷорӣ ошкор карда шудааст;
- б) даромад аз баҳодиҳии иловагии молҳо;
- в) фоизҳое, ки аз воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои корхона мавҷуд буда гирифта мешавад;
- г) даромад аз фарқияти мусбии қурби суратҳисоби асъорӣ ва амалиётҳо бо асъори хориҷӣ.

Ба даромадҳои ғайрифурӯши корхона даромад аз қоғазҳои қиматнок ва даромад аз ба ичора додани амвол низ дохил мешавад.

Чараёни ташаккули фоидай корхонаро дар расми 10.2. мушоҳида намудан мумкин аст.

Фоида аз фурӯши маҳсулот (кор, хизматҳо) – ин натиҷаи молиявиест, ки аз фаъолияти асосии корхона ба даст оварда мешавад ва метавонад дар намудҳои гуногун дар ҳаёт татбиқ гардад. Даромади корхона танҳо аз рӯи ҳар як намуди фаъолияти корхона, ки ба фурӯши маҳсулот, икрои кор, хизматрасонӣ мансуб аст, муайян карда мешавад. Вай ба фарқияти байни даромад аз фурӯши маҳсулот (кор, хизматҳо) бо нарҳҳои амалкунанда ва маблағҳои сарфшуда барои истеҳсол ва фурӯш баробар аст.



Расми 10.2. Чараёни ташаккули фоидай соғи корхона.

10.3. Таҳлили даромади корхона

Таҳлили иқтисодӣ – зинаи муҳимтарини кори банақшагирий ва пешгӯи кардани захираҳои молиявии корхона, самаранок истифода бурдани он мебошад. Натиҷаҳои таҳлил барои қабули қарорҳои идоракунӣ дар сатҳи роҳбарияти корхона ҳамчун асос хизмат карда, ибтидои маълумотнома барои вазифаҳои асосии таҳлили фоида ба шумор меравад:

- барои баҳо додан ба нишондиҳандаҳои тавозунии фоида;
- омӯхтани таркиби ташкилёбии фоидай тавозунӣ;
- ошкор кардан ва чен кардани таъсирӣ омилҳое, ки ба фоида таъсир мерасонанд;
- ошкор кардани захираҳои афзоиши фоида, таҳияи чорабиниҳо оиди истифодаи оқилонаи ин захираҳо.

Бо ин мақсад муайян мекунанд, ки оё маблағи фоида ба нақшай қабул кардашудаи соли ҷорӣ, ба вазифаҳои он мувофиқат мекунад ё не.

Барои тафтиши асоснокии нақшай фоида зарур аст, ки дараҷаи ба нақшагирии сатҳи даромаднокии маҳсулоти молии баровардашуда ва фурӯҳташуда бо даромаднокии ҳақиқии боқимондаи маҳсулоти молии фурӯҳташуда дар аввали сол, муқоиса карда шавад. Вазифаҳои банақшагирии фоида то андозае бо нишондиҳандаҳои нақшай тавлиди фурӯши маҳсулот алоқаманд аст, агар тафовут байни ин нишондиҳандаҳо чандон зиёд набошад.

Таҳлили ҷараёни инкишофи фоидай тавозунӣ, дараҷаи афзоишион, нисбати ҷараёни инкишофи андоза ва афзоиши фоидай холис аз аҳамият ҳолӣ нест. Натиҷаҳои таҳлил метавонанд оиди пастшавии суръати афзоиши фоидай холисро нисбати тавозунӣ ва баръакс нишон дигад. Маълумоти фоиданокро метавон аз таҳлили ҷараёни ҳиссаи фоидай холис дар тавозун дарёфт кард. Агар ҳиссаи фоидай холис афзояд, ин аз андозаи муносиби андозҳои супоридашаванда, ҳавасмандии корхона ба натиҷаҳои кор ва хоҷагидории самарабахш, гувоҳӣ медиҳад.

Фоида аз фурӯши маҳсулот (кору хизмат) дар таркиби фоидай тавозунии корхона вазни хос дорад. Андозаи он зери таъсирӣ се омили асосӣ ташаккул меёбад: арзиши аслии маҳсулот; ҳаҷми фурӯш ва дараҷаи нарҳҳои амалкунанда ба

маҳсулоти фурӯхташаванда. Муҳимтарини онҳо арзиши аслӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҷиҳати шумора дар таркиби нарҳ вай бештар вазни хос дорад, бинобар ин паст шудани арзиши аслӣ ба зиёд шудани фоида дар шароитҳои гуногуни якхела таъсири калон мерасонад. Ҷараёни инкишофи нишондиҳандай арзиши аслии маҳсулот аз дигар нуқтаи назар ҳам ҷолиби диққат аст. Паст шудани ҳароҷот дар доираи иқтисоди мамлакат аз дараҷаи умумии ҳоҷагидорӣ шаҳодат медиҳад ва равандҳои мусбиро дар иқтисодиёт ифода менамояд. Дар ҳолати баҳо додан ба нақши фоидаи тавозунӣ фоизи иҷрои нақшай солона ва фарқият аз нақша ва давраи гузаштаро муаяйн мекунанд (дар маблағи мутлақ ва фоизҳо). Баъди баҳои умумӣ, иҷрои нақшаро оид ба фоида (аз рӯи таркиби онро ташкилкунанд), инчунин таркиби фоидаи тавозуниро баррасӣ мекунанд.

Дар вақти чамъбаст кардани ҳӯҷҷатҳо оид ба таҳлили фоида зарур аст фоидаеро, ки дар зери таъсири омилҳои беруна ба даст омадааст ва ба фаъолияти корхона вобастагӣ надорад, муайян намоем (тағиیر ёфтани нарҳи яклухт ба маҳсулот, боҷи гарон барои хизматҳо, кам кардани нарҳи тиҷоратӣ, иҷорапулӣ, ставқаи тарифӣ ва музди меҳнат, навъҳои маҳсулоти баровардашуда, ҷорӣ кардани музди ҳавасмандгардонӣ барои баровардани маҳсулот ва молҳои сифатан беҳтар ва ғайра).

Таҳлили фоиданокии супоришоти алоҳида ва истеҳсол аҳамияти маҳсус дорад. Дар корхонаи саноатӣ фоида аз рӯи супоришоти алоҳида муайян карда намешавад, зоро ин ҳисобу китоби дуру дарозро талаб мекунад. Муайян кардани маблағи фоида аз рӯи истеҳсоли молҳои алоҳида душвориеро ба вуҷуд намеорад, зоро барои ин арзиши маҳсулот аз рӯи нарҳи яклухти нарҳнома оид ба ин ё он коргоҳ бо арзиши аслии пурраи ин маҳсулот муқоиса карда мешавад.

Таҳлили чуқури дараҷаи фоида дар коргоҳҳои алоҳида, гурӯҳҳои ҳисобу китоб ва супоришот имкон медиҳад, ки корхона ҳангоми банақшагирии фоида омилҳои ба он таъсиррасонро муайян намояд.

10.4. Самтҳои тақсими фоида дар корхона

Фоидай соф вобаста ба шакли моликият чунин тақсимбандӣ карда мешавад.

Барои корхонаҳои давлатӣ:


Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 10 июли соли 1996 № 262 «Дар бораи тасдиқ кардани низомномаи тартиби тақсим ва истифодаи фоидай корхонаҳои давлатӣ» фоидай соф ба тариқи зайл тақсим мешавад: (барои корхонаҳои соҳаи саноат, соҳтмон, савдо, нақлиёт, хизматгузории майшӣ ва ғайра). Фоидай соф барои ташаккули захираҳо ба тартиби зайл равона мегардад:

- 1) Захираи инкишофи истеҳсолот-25%;
- 2) Захираи инкишофи иҷтимоӣ-10%;
- 3) Захираи ҳавасмандгардонии моддӣ-15%;
- 4) Барои захираҳои дигар (сандуқи захира, бима ва ғайра)-20%;
- 5) Маблағ барои соҳтмони истгоҳи барқии Роғун ва Санѓтуда, барои навҷорисозӣ ва таҷдиди ширкати холдингии саҳомии «Барқи тоҷик» ва ширкати арзизи Тоҷикистон-30%

Дар ҷамъиятҳои саҳомӣ фоидай соф пеш аз ҳама барои пардоҳти суди саҳмия (дивиденд) равона карда мешавад. Фоидай боқимонда фоидай тақсимнашуда ба ҳисоб рафта, бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон ба фондҳои ҷамъияти саҳомӣ равона карда мешавад.

Аз ин лиҳоз ҷамъиятҳои саҳомӣ ва корхонаҳои дигар шакли моликият бояд қӯшиш намоянд, ки фоидай софи худро тавре истифода кунанд, ки на танҳо барои инкишофи фаъолияти ҳочагидорӣ, балки барои ҳавасмандгадонии коргарони корхона, ҳайати идоракунандай он ва баланд бардоштани статуси иҷтимоии онҳо мусоидат кунад.

Тарҳи назариявии ташаккул ва тақсими фоида дар ҷамъиятҳои саҳомӣ дар нақшай 10.3 нишон дода шудааст.



Нақшаи 10.3. Алгоритми ҳисоб ва тақсими фоида (назария)

Боби 11. Идоракунии молияи корхона

- 11.1. Мафҳум ва вазифаҳои молияи корхона
- 11.2. Ҷараён ва мақсадҳои асосии идоракунии молияи корхона.
- 11.3. Моҳият ва мақсади таҳлили молиявӣ
- 11.4. Нақшай солимгардонии молиявии корхона
- 11.5. Банақшагирии молиявӣ ва принсипҳои ташкили он дар корхона

11.1. Мафҳум ва вазифаҳои молияи корхона

Мафҳуми молия ҳанӯз дар шаҳрҳои калони тиҷоратии Италия дар қарни XII ба миён омада, ҳамагуна муносибатҳои бо пул алоқамандро ифодаи менамуд.

Минбаъд баробари инкишоф ва пешрафти чомеаи инсонӣ мафҳуми молия нисбатан васеъ паҳн шуда, ба мафҳуми байналхалқӣ табдил ёфт. Молия ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ дорои моҳият ва мазмуни мустақил ва шакли хоси ифодаи муносибатҳои пулӣ мебошад. Молия ҳамеша шакли ифодаи пулӣ дошта, раванди гардиши пул ва гардиши боигаридӯи маблағгузоришавандаро ифодаи мекунад.

Зери мафҳуми молия тамоми тадбир ва андешаҳои субъектҳои иқтисодӣ оид ба ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таъиноти хосдошта, ки мавриди тақсим ва азnavтақсимкунии маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва даромади миллӣ ба вучуд меоянд, фаҳмида мешаванд.

Бояд тазаккур дод, ки молия дар асоси муносибатҳои пулӣ сурат мегирад. Дар навбати худ пул, воситаҳои пулӣ ва фонди пулӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Пул эквиваленти умумии ҳамаи молҳо буда, моҳияти он дар асоси иҷрои вазифаҳояш зоҳир мегардад.

Дар аснои ҳаридан ва фурӯхтани моли тайёр аз ҷониби корхона пул на ба сифати муносибатҳои молиявӣ, балки муносибатҳои пулӣ баромад мекунад. Бояд қайд намуд, ки аз рӯи ҳусусияти пайдоиш молия дар асоси муносибатҳои пулӣ ба вучуд меояд, аммо на ҳамаи муносибатҳои пулӣ муносибатҳои молиявӣ шуда метавонанд.

Фондҳои пулӣ азбаски қисми маҳсусгаштаи муносибатҳои пулӣ буда, таъиноти хоси мақсадноки истифодабарӣ доранд, дар ин мазмун онҳо муносибатҳои молиявиро ифода менамоянд. Масалан, корхона пули аз фурӯши маҳсулот ба даст омадаро бо мақсади таъмини раванди такрористехсол ба фондҳои пулии истифодаи мақсаднок табдил медиҳад. Бо ибораи дигар пули дар ҳисоб буда ба фонди барқароркуниӣ, фонди истеъмол ва фонди андӯҳт ҷудо карда мешавад.

Фондҳои пулӣ дар чунин ҳолатҳо ба манбаи молиявии таъиноти хоси истифодабаридошта табдил меёбад. Аз ин рӯ, молия ифодагари муносибатҳои пулӣ нисбат ба гирдгардиши пул буда, бе муносибатҳои пулӣ ҷой дошта наметавонад. Молия муносибатҳоеро ифода менамояд, ки онҳо ҳамеша шакли пулӣ доранд ва ҳамчун мағҳуми иқтисодӣ муносибатҳои тақсим ва азnavтақсимкуни маҷмӯи маҳсулоти миллиро ифода намуда, муносибатҳои мубодилавии эквивалентиро инъикос намекунад.

Тақсиму азnavтақсимкуни арзиш бо ёрии молия, ҳатман бо гардиши пул анҷом ёфта, шакли манбаъҳои молиявиро мегирад. Аз ин ҷиҳат, захираҳои молиявӣ ифодагари муносибатҳои молиявӣ мегарданд.

Муносибатҳои молиявӣ ҳамеша бо ташкили даромадҳои пулӣ ва андӯҳт, ки шакли захираҳои молиявиро доранд, бунёд мегарданд ва онҳо барои ҳамаи низомҳои иқтисодӣ хос мебошанд.

Ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таъиноти хосдошта таносуби муайянери дар корхонаҳо ва умуман, иқтисодиёт фароҳам меорад, ки яке аз аломатҳои молия ба ҳисоб меравад.

Мазмуни молия на танҳо бо ёрии мағҳумҳои умумӣ, балки мағҳумҳои ҷузъӣ-ифодагари раванди ташкил ва истифодаи фондҳои пулӣ (сафарбарномоии маблағҳо, пардохтҳою ҳиссаҷудокуниҳо аз даромадҳо, пардохтҳо ва андозҳо, маблағгузорӣ, музди кор ва ғайра) тавсиф карда мешавад.

Моҳияти молия ба воситаи мағҳумҳои даромад, фоида, даромаднокӣ, арзиши аслӣ, воситаҳои асосию гардон, истеҳлож, зарар ва ғайра зоҳир мегардад.

Фоида ва даромаднокӣ вазъ ва ҳолати молиявии воҳидҳои иқтисодиро нишон медиҳанд. Арзиши аслӣ ва меъёри он ба

ҳачми фоидаи соҳибкор таъсир мерасонад. Ҳолати истифодабарии воситаҳои асосию гардон ба нишондиҳандай даромаднокӣ ва сатҳи истифодаи воситаи гардону суръати гардиши онҳо ба дараҷаи пардохтпазирии корхона таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, дар асоси гуфтаҳои боло молияро чунин таъриф додан мумкин аст:

Тамоми шакл ва усулҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулии таъиноти маҳсусдошта, ки барои баамалбарории такрористеҳсол дар мавриди тақсим ва азnavтақсимкуни даромади корхона ба вуҷуд меоянд молияи корхона номида мешавад.

Пас метавон хулоса намуд, ки муносибатҳои пулӣ бавуҷдорандай муносибатҳои молиявӣ бошанд ҳам, молия ва пул аз якдигар аз рӯи мазмун ва вазифаҳояшон фарқ мекунанд. Пул моли маҳсусест, ки нақши эквиваленти умумиро нисбати дигар молҳо иҷро менамояд. Пул бо ёрии меҳнати дар худ таҷассумёфта баробарии меҳнати дар дигар молҳо сарфшударо инъикос менамояд.

Молия бошад механизми иқтисодие мебошад, ки тақсим ва азnavтақсимшавии маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва даромади миллиро ба амал мебарорад. Молия ҳамчун механизми назорат оид ба ташкил ва истифодабарии маблағҳои пулии таъиноти хосдошта хизмат мекунад.

Дар ин робита молияи корхона гуфта низоми муносибатҳои пулии корхонаро, ки дар ҷараёни фаъолияти он ба вуҷуд меояд, дар назар доранд. Молияи корхона ва низоми муносибатҳои молиявӣ дар корхона унсурҳои зеринро дар бар мегиранд:

- Муносибат бо таъминкунандагон оиди таъмини ашёи ҳом, масолех, сӯзишворӣ ва ғайра;
- Муносибат бо истеъмолкунандагон оид ба фурӯши маҳсулот мувофиқи шартномаи мавҷуда;
- Муносибат бо шарикон оид ба ҷарима ва ҷораҳои ҷаримавӣ дар мавриди иҷро накадани нишондодҳои шартнома;
- Муносибат бо низоми бонкӣ оиди гирифтан ва бозпасгардонидани қарз, пардохти ғоизи қарз, хизматрасониҳои бонкӣ оид ба кушодан ва пешбурди суратҳисоб ва дигар амалиётҳои бонкӣ;

- Муносибат бо ширкатҳои бимавӣ оид ба бимаи фаъолияти тиҷоратӣ ва ҳавфҳои молиявӣ;
- Муносибат бо фондҳои сармоягузорӣ оид ба амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ;
- Муносибат бо ҳайати кормандони корхона оид ба пардохти музди меҳнат;
- Муносибат бо саҳмдорон оиди пардохти дивиденд;
- Муносибат бо муассисон оиди ташаккули сармояи оинномавӣ ва тақсими даромад;
- Муносибат бо давлат оид ба пардохти андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба фондҳои ғайрибуҷетӣ;
- Муносибат бо филиал, намояндагиҳо, корхонаҳои фарӯйӣ, ҷамъиятҳои тобеъ ва вобаста;
- Муносибат бо аудиторон ва ширкатҳои машваратӣ ва ҳуқуқӣ.

Фарқияти асосии муносибатҳои дар боло дарҷшуда дар он аст, ки онҳо маҷмӯи ҷараёнҳои пулӣ ва пардохтҳоро фаро гиранд.

Моҳияти молияи корхона дар вазифаҳои он инъикос мейбад. Дар иқтисодиёт молия ҳамчун воситаи тақсими воқеии арзиши бавуҷудовардашуда баромад мекунад. Дар мавриде муносибатҳои пулӣ ба муносибатҳои ташкил ва истифодабарии фондҳои пулӣ табдил мейбанд, ки арзиши бавуҷудовардашуда ба истеъмолкунандай охирин расонида шуда, тақсим ва аз нав тақсим карда шавад.

Молия се вазифаи асосиро иҷро менамояд: тақсимотӣ, ҳавасмандгардонӣ ва назоратӣ.

Моҳияти молия ҳамчун доираи маҳсуси муносибатҳои тақсимотӣ бо ёрии функцияи тақсимотӣ ифода мегардад. Муносибатҳои тақсимотӣ дар сатҳи корхона дар мавриде ифодагари муносибатҳои молиявӣ мегардад, ки маблағҳои пули аз фурӯш ва хизматрасонӣ ба даст омадаро барои бароҳмонии такористехсол тақсим карда, он дар натиҷа ба маблағҳои пули таъиноти хосдошта ва даромад табдил ёбанд. Аз маблағи аз фурӯш ба даст омада фонди барқарорнамоӣ, фонди истеъмол ва фонди андӯҳт ташкил карда мешавад. Қисми боқимондаи фоида фоидай софи корхонаро ташкил медиҳад, ки барои васеъ кардани корхона ё андӯҳт истифода карда мешавад. Ба ифодаи

дигар даромади субъектҳои гуногуни иқтисодиёт ба миён меояд. Дар сатҳи макроиқтисодиёт маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва даромади миллӣ тақсим ва азnavтақсим карда мешаванд.

Ҳамин тавр мо гуфта метавонем, ки функцияи тақсимотӣ ифодагари таъиноти ҷамъияти молия мебошад. Бояд маҳсус қайд намуд, ки ҳамаи субъектҳои моликият, ки иштирокчии раванди тақрористеҳсоланд, бо ёрии вазифаи тақсимотии молия соҳиби фондҳои пулии таъиноти алоҳидаи истифодабаридошта мегарданд.

Раванди тақсимот, ки бо ёрии молия зуҳур меёбад, серпаҳлӯва мураккаб буда, тақсим ва аз нав тақсимро дар ҳамаи давраҳои фаъолият ва сатҳҳои гуногуни идораи иқтисодиёт, аз ҷумла, корхона дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин раванди тақсимоти молиявӣ ҳусусияти бисёрзинагиро дорад, яъне раванди тақсимотро зинаҳои гуногуни низоми молиявӣ амалӣ менамоянд. Бо ёрии вазифаи тақсимотӣ молия ба раванди тақрористеҳсол, суръату дараҷаи муносибатҳои молиявӣ таъсир мерасонад.

Вазифаи тақсимотии молия вобаста ба ҳолати иқтисодии бозор таъминкунандаи мутаносибии ҳаҷму суръати тақрористеҳсол мебошад. Дар мавриди бӯҳрони камистеҳсолӣ ва барзиёдистеҳсолӣ тақсими манбаъҳои молиявӣ бо мақсади рафъи ҳолати ҷайдошта ба роҳ монда мешавад.

Тақсиму аз нав тақсим ва таъсири он ба ҳолати воқеии тақрористеҳсол ва сатҳи таъмин будани онро бо манбаи молиявӣ маълумот медиҳад ва зарурияти назорати молиявии доимиро ба миён меорад. Аз ин рӯ, вазифаи тақсимотии молия бо таври пурра моҳияти онро ифода намекунад. Пас вазифаи дигари молияи корхона низ бояд мавриди таҳлил қарор дода шавад.

Вазифаи тақсимотӣ, чи тавре ки дар боло қайд гардид, зарурияти назоратро, яъне вазифаи назоратиро ба миён меорад. Вазифаи назоратии молия дар раванди ташкилу истифодабарии фондҳои пулии таъиноти хосдошта ҷой дорад. Назорати молиявӣ ба маънои умумияш гардиши фондҳои пулиро дар бар мегирад.

Вазифаи назоратии молия дар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ва зинаҳои ибтидоии он аз тарафи мутахассисони баҳшҳои

иқтисодӣ, шӯъбаи муҳосибот ва шӯъбаи музди кору меҳнат, маркетинг ва ғайра ба роҳ монда мешавад. Назорати молиявӣ аз назорати дохилиистеҳсолӣ, ки ба зиммаи мутахассисони баҳши иқтисодиёт вогузошта шудааст, оғоз мешавад. Дар доҳили корхона вазифаи назоратӣ аз дуруст ташкил кардани фаъолияти иқтисодҷӣ ва воқеӣ будани санаду рақамҳои ба назорат пешниҳодшаванд сар мешавад.

Назорати молиявӣ раванди ташкилу истифодаи фондҳои пулии таъиноти маҳсусдоштаро дар бар мегирад ва муносибатҳоро нисбат ба молия, қарз, истеҳсолот, бима ва баҳои иқтисодии субъектҳои хоҷагӣ фаро мегирад.

Бо ёрии назорати молиявӣ раванди муносибатҳои молиявӣ дар мавриди истеҳсол, тақсим, мубодила ва истеъмол таҳлил мешавад. Асоси назорати молиявиро интизоми молиявӣ ташкил медиҳад.

Якҷоягии вазифаи тақсимотию назоратии молия воситаи ба амал бароварданӣ танзими иқтисодиёт дар сатҳи микро ва макроиқтисодиёт мебошад. Дар ниҳоди муносибатҳои молиявӣ вазифаи танзим табиатан ҷой дорад, ки онро вазифаи тақсим ба вучуд меорад. Маблағи аз фурӯш ба даст омада бо меъёрҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок тақсим карда шуда, таносубии муайянро барои ташкил, тақсим, мубодила ва истеъмол ба миён меорад.

Менечери молиявӣ таносуби номукаммалро вобаста ба таъсири рақибон, ҳолати корхонаро дар бозор меомӯзад ва бо роҳи паст кардани ҳароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани самаранокӣ ин таносубҳоро мукаммал менамояд.

Дар навбати худ давлат нисбат ба танзими ҳолати молиявии субъектҳои хоҷагидориқунанда бетараф буда наметавонад. Давлат бо ёрии низоми молиявӣ, истеҳлож, андоз, қарз, бима, имтиёз ва қарордодҳои маъмурӣ ба ҳолати иқтисодию молиявии корхонаҳо таъсир мерасонад.

Ҳамчунин дар адабиётҳои иқтисодӣ вазифаҳои зерини молияи корхонаро бештар қайд мекунанд:


- Ташаккули фондҳои пулӣ (даромади корхона);
- Истифодаи фондҳои пулӣ (ҳароҷоти корхона);
- Банақшагирии молиявӣ.

Дар шароити иқтисодиёти бозаргонӣ вазифаҳои молияи корхона гуногун ва рӯз ба рӯз бо инкишофи механизмҳои хочагидорӣ ғанӣ мегардад.

11.2. Ҷараён ва мақсадҳои асосии идоракуни молияи корхона

Идоракуни молия, идоракуни муносабатҳои молиявиро бо субъектҳои бозор, ки дар раванди ташаккул ва истифодаи захираҳои молиявии худӣ ва қарзӣ барои таъмини фаъолияти истеҳсолӣ, хочагидорӣ ва амалисозии сиёсати иҷтимоӣ ба вуҷуд меоянд, ифода менамояд. Захираҳои молиявӣ (пулӣ), ҳаҷм, сарчашмаи ташаккул ва самти истифодабарии онҳо ба сифати объекти идоракунӣ баромад мекунанд.

Дар нақшай [11.1](#) ҷараёни амалисозии низоми идоракуни молиявии корхона нишон дода шудааст.



Расми 11.1. Нақшай умумии идоракуни молиявии корхона.

Натиҷаҳои идоракунӣ дар шакли ҷараёни пулӣ миёни корхонаҳо, буҷет, соҳибмулкони сармоя, шарикон ва дигар субъектҳо инъикос меёбад. Зернизори идоракуни (мақомоти идоракуни молияи корхона) маълумотро дар бораи вазъи молиявӣ ва вазъи муҳити берунаи корхона, ки шаклгирӣ

конъюктураи бозор ва таъмини меъёрий-хуқуқиро дар бар мегирад, таҳлил менамояд.

Идоракунни молиявӣ З гурӯҳи мақсадҳоро ичро менамояд:

1. Таҳлили молиявӣ ва нақшагирии молиявӣ;
2. Таъмини корхона бо захираҳои молиявӣ (идоракунни сарчашмаи захираҳои молиявӣ);

3. Тақсимкуни захираҳои молиявӣ (идоракунни активҳо ва сармоя).

Дар шароити бозор мақсади асосии коркарди сиёсати молиявӣ ин таъмини идоракунни самараноки идоракунни молиявӣ ва дар ин замина ноил шудан ба мақсадҳои ҷорӣ ва стратегии корхона мебошад. Ин мақсадҳоро мумкин аст бо роҳҳои гуногун амалӣ соҳт, вали ҳама ҷанбаҳои фаъолият бо роҳи истифодаи усуљҳои идоракунни дар таҷрибай ҳочагидории ҷаҳонӣ ва ватаниӣ ба вучуд омада амалӣ карда мешаванд.

Ҷараёни идоракунни молияи корхона бояд ҳама унсурҳои асосии идоракуниро дар бар гирад. Ин ҳам бошад: гузориши мақсад, табдилдиҳии онҳо ба нақшаҳои молиявӣ, таъмини ичроиши онҳо, роҳҳои ҷалби захираҳои моддӣ, молиявӣ ва меҳнатӣ, интиҳоби низоми самараноки ҳисобгирӣ ва таҳлили натиҷаҳо, имконияти пешниҳоди маълумот ва идоракунни фаврию назорати онҳо, дастгирии тамоюлҳои мусбӣ ва бартарофсозии тамоюлҳои манғӣ ва ғайра мебошад.

Амалисозии зарурии қарорҳои идоракунӣ дар асоси ташкили механизми нишондиҳандаҳои сифатии низоми идоракунӣ дар амал татбиқ карда мешавад.

Ҳамин тавр, ҷараёни идоракунни молияи корхона сафар-барнамоии талошҳои зерсохторҳои корхонаро ба пуррагӣ талаб намуда, ҷиҳатҳои асоситарини зеринро дар низоми идоракунӣ дар назар дорад:

- таҳияи нақшаҳои молиявӣ, ҳам барои корхона ва ҳам барои зерсохторҳои он дар алоҳидагӣ;
- муайянкунни шакли ҳисботдиҳӣ (барои истифодаи фаврии дохилии роҳбарон) ҳамчун натиҷаи ичроиши нақшаҳо ва мӯҳлати амалинамоии онҳо;

- тайёр кардани низоми қарорҳои идоракунии пайдарпай, ки кӯшишҳои якҷояи ҳамаи зерсохторҳоро ба як низоми ягонаи идоракунии молияи корхона муттаҳид месозад.

Ичрои самараноки вазифаҳои дар боло қайдшуда, танҳо бо истифодаи принсипи идоракунии нақшавӣ ва ташкили технологияи нақшагирӣ, ҳисобгирӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва натиҷаҳои молиявӣ иконпазир мегардад.

11.3. Моҳият ва мақсади таҳлили молиявӣ

Таҳлили молиявии корхона таҳлили натиҷаҳои молиявӣ, вазъи молиявӣ ва фаъолнокии кори корхонаро фарогир аст.

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ таҳлили молиявӣ аҳамияти маҳсус пайдо менамояд, зорои корхона оиди натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди саҳмдорон, колективи кормандон, бонк ва қарздиҳандагон, масъулияти пурраи иқтисодӣ дорад.

Мақсадҳои асосии таҳлили натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона инҳоянд:

- баҳодиҳии тағиیرёбии нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии натиҷаҳои молиявӣ (фоида ва даромаднокӣ);
- муайянкунии самтнокӣ ва ҳаҷми таъсири омилҳои алоҳида ба фоида ва дараҷаи даромаднокӣ;
- ошкорсозӣ ва баҳодиҳии захираҳои имконпазири инкишофи фоида ва даромаднокӣ;
- таҳлили ҳадди фоида.

Сарчашмаи асосии маълумот барои таҳлили молиявӣ ин ҳисботҳои муҳосибавӣ, маҳсусан, тавозуни муҳосибавӣ ва замимаҳои он мебошанд.

Таҳлили натиҷаҳои молиявӣ аз баҳодиҳии умумии тағиирёбии бузургӣ ва таркиби фоида то андозбандӣ оғоз мегардад. Маълумоте, ки дар замимаи №2-и тавозуни муҳосибавӣ мавҷуд аст, имконият медиҳад нишондиҳандаҳои молиявии аз ҳама намуди фаъолияти корхона ба даст омадаро таҳлил намуда, соҳтори фоидаро муқаррар ӯзгананд. Таҳлили амудии нишондиҳандаҳои мутлақ натиҷаҳои фаъолияти хочагидориро тавсиф медиҳад, таҳлили уфуқӣ бошад соҳтори фоидаро муқаррар мекунад.

Минбаъд таъсири омилҳои гуногун ба фоида ва даромаднокӣ муайян карда мешавад. Омилҳои муҳимтарини афзоиши фоида аз фурӯши маҳсулоти корхона: зиёдкунии ҳаҷм, мунтазамии боркуни маҳсулот, пасткунии арзиши аслии он, баландбардории сифат ва рақобатнокӣ, беҳтарсозии захираҳои маҳсулоти тайёр дар анборҳо, таъмини саривақтии маҳсулоти супоришдодашуда ва истифодай шаклҳои пешрафтаи тартиби ҳисобу китоби тарафайн барои маҳсулот (факторинг, овердрафт) ба ҳисоб меравад.

Таъсири тағири ҳаҷми фурӯш ба маблағи фоида тавассути формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\Delta \Phi = \Phi_0 \times K - \Phi_0,$$

дар ин ҷо: $\Delta \Phi$ – афзоиши (коҳиши) фоида аз ҳисоби тағириёбии ҳаҷми фурӯш; Φ_0 – фоидай соли гузашта; K – зариби тағириёбии ҳаҷми фурӯш.

Зариби тағириёбии ҳаҷми фурӯш бо роҳи таносубгузории ҳаҷми фурӯши соли ҳисобӣ бо ҳаҷми фурӯши соли гузашта бо нарҳҳои муқоисавӣ (бо нарҳҳои соли гузашта) ҳисоб карда мешавад.

Гуногуни дар номгӯи маҳсулот ва хизмат ба фоида таъсир мерасонад. Аз сатҳи даромаднокии миёна зиёдтар афзудани ҳиссаи маҳсулот ва хизмат ба афзоиши фоида оварда мерасонад, ва баръакс. Таъсири номгӯйро (ассортимент) ба фоида бо формулаи зерин ҳисоб намудан мумкин аст:

$$\Delta \Phi^a = \Phi_1 - \Phi_0 \times K,$$

дар ин ҷо: K – зариби тағириёбии ҳаҷми фурӯш; Φ_1 – фоидай аз фурӯши воқеии маҳсулот дар соли ҳисобӣ бо нарҳ ва арзиши аслии соли гузашта, ба даст омада мебошад.

Таъсири тағириёбии арзиши аслии фурӯш ба маблағи фоида тавассути муқоисаи арзиши аслии пурраи воқеии фурӯши соли ҳисобӣ бо ҳаҷми воқеии фурӯши соли ҳисобӣ, вале бо нарҳҳои соли гузашта бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\Delta \Phi_c = A_{a1} - A_{a1(2)},$$

дар ин чо: $A_{a,1}$ – арзиши аслии пурраи воқеии фурӯш дар соли ҳисобӣ; $A_{a,1(2)}$ – фурӯши воқеии соли ҳисобӣ, вале бо арзиши аслии соли гузашта.

Таҳлили омилӣ тавассути усули зерсозҳои занҷирӣ (усули таҳлили детерминиронӣ), таҳлили регрессионии бисёромила ва ё таҳлили коррелятсионӣ (усули таҳлили стохастикӣ) амалӣ карда мешавад.

Баъди он, ки омилҳои асосии ташаккули фоида (зарар), тартиби истифодай он таҳлил карда мешаванд, барои ҳисобигрии фоидаи андозбандишаванда, фоида дар ҳаҷми маблағҳо, ки барои суди саҳмия, фоизи вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қимматнок, даромадҳо, ки аз иштироки ҳиссавӣ дар дигар ташкилотҳо ба даст омадаанд, пардоҳт мешаванд, кам карда мешавад.

Самти истифодай фоидаи соғ (фоида баъди андозсупорӣ) аз ҷониби корхона мустақилона муайян карда шуда, дар шакли ҳиссаҷудокунӣ ба сармояи заҳираӣ, фонди андӯҳт, фонди истеъмол ва инкишофи иҷтимоӣ равона карда мешавад.

Таҳлили ҳадди (зинаи) фоида бо ду роҳ: графикӣ ва алгебравӣ муайян карда мешавад. Усули якум ҳалли графикиро дар назар дорад. Уфуқӣ ҳаҷми истеҳсолот ва амудӣ даромад аз фурӯш ва арзиши аслиро нишон медиҳад.

Вазъи молиявии корхона ин маҷмӯи нишондиҳандаҳое мебошад, ки қобилияти пардоҳти ӯҳдадориҳои қарзии корхонаро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, мақсади асосии таҳлили вазъи молиявии корхона чунин баҳодиҳӣ ва самтҳои таҳлилро дар бар мегирад:

- баҳодиҳии тағйирёбии таркиб ва соҳтори активҳо, инчунин, вазъ ва ҳаракати онҳо;
- баҳодиҳии тағйирёбии таркиб ва соҳтори сармояи худӣ ва қарзӣ, вазъ ва ҳаракати онҳо;
- таҳлили нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии устувории молиявии корхона ва баҳодиҳии тағйироти дараҷаи он;
- таҳлили пардоҳтпазирии корхона ва қобилиятнокии активҳои тавозуни он.

Таҳлили вазъи молиявии корхонаро аз омузиши таркиб ва соҳтори моликияти корхона аз рӯи активҳои тавозун оғоз менамоянд. Тавозун имконият медиҳад ба тағйирёбии тамоми

амволи корхона баҳои умумӣ дода шуда, дар таркиби он активҳои гардон ва ғайригардон чудо карда шавад. Инчунин, тағиیرёбии соҳтори моликият низ дар асоси активҳои тавозун омӯхта мешавад. Соҳтори амволи корхона гуфта таносуби фоизи гурӯҳҳои алоҳидай моликият ва бобҳои дохили ин гурӯҳҳоро меноманд.

Таҳлили тағиирёбии моликият ва соҳтори он имконият медиҳад андозаи инкишофи (ва ё камшавӣ) мутлақ ва нисбии моликияти корхона ва намудҳои алоҳидай он муқаррар карда шавад.

Инкишофи (камшавии) активҳо оиди васеъшавии тавсия (маҳдудияти) фаъолияти корхона шаҳодат медиҳад.

Нишондиҳандаҳои тағиироти соҳторӣ ҳиссаи иштироқи ҳар як намуди моликиятро дар тағиирёбии активҳои маҷмӯй инъикос менамояд. Онҳо нишон медиҳанд, ки қадом активҳо аз ҳисоби заҳираҳои молиявии ҷалбшуда зиёд шуда, қадом активҳо аз ҳисоби қӯчиши заҳираҳои молиявӣ кам шуданд. Зиёдшавии вазни қиёсии активҳои қобилиятнокиашон кам (ғайригардон) устувории молиявии корхонаро заиф мегардонаад.

Сабабҳои зиёдшавӣ ва ё камшавии моликияти корхона дар рафти омӯзиши тағиирот дар таркиби заҳираҳои молиявӣ муқаррар карда мешаванд. Воридшавӣ, харид, соҳтани моликияти корхона метавонад аз ҳисоби сармояи худӣ ва ё қарзӣ амалӣ карда шуда, тавсифи таносубии онҳо моҳияти вазъи молиявии корхонаро муайян менамояд. Зиёдшавии ҳиссаи сармояи қарзӣ дар бораи заифшавии вазъи молиявии корхона ва афзоиши дараҷаи хавфи молиявии он шаҳодат медиҳад.

Моҳияти устувории молиявии корхона ин таъмин будан бо сарчашмаҳои ташаккули (пӯшонидан) заҳираҳои молӣ-моддии корхона мебошад.

Барои тавсифи сарчашмаҳои ташаккули заҳираҳо якчанд нишондиҳандаҳо истифода кардан имконпазир аст, ки дараҷаҳои гуногуни фарогирии сарчашмаҳои муҳталифро инъикос менамоянд:

а) мавҷудияти сармояи гардони худӣ (E_x), ки ҳамчун фарқияти байни бузургии сармояи худӣ (C_x) ва активҳои ғайригардон (F) бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$E^x = CX - F;$$

б) мавчудияти сармояи гардон ва дарозмуддати қарзӣ (Et), ки бо роҳи ҷамъқунии сармояи гардони худӣ ва қарзҳои дарозмуддат (Kt) бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$E^t = E^x + K^t;$$

в) бузургии умумии сарчашмаҳои асосии воситаҳо барои ташаккули захираҳо (E), ки баробари маблағи сармояи гардони худӣ, қарзҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат; $E = E^x + K^t + K^k$.

Ба ин се нишондиҳандаҳои мавчудияти сарчашмаҳои воситаҳо се нишондиҳандаи таъмин будан ва ё захираҳо мувофиқ меояд:

а) барзиёдӣ (+) ва ё норасогии (-) сармояи гардони худӣ ва дарозмуддати қарзӣ: $\pm E_x = E_x - Z$, дар ин ҷо: Z захираҳои молӣ-моддӣ;

б) барзиёдӣ (+) ва ё норасогии (-) сармояи гардони худӣ ва қарзи дарозмуддат:

$$\pm E_t = E_t - Z = (E_x + K_t) - Z.$$

в) барзиёдӣ (+) ва ё норасогии (-) бузургии умумии сарчашмаҳои асосии воситаҳо барои ташаккули захираҳо:

$$+E = E - Z = (E_x + K_t + K_k) - Z.$$

Ҳисобкуни се нишондиҳандаи таъмин будани захираҳо бо сарчашмаҳои ташаккули онҳо имконият медиҳад, ки вазъи молиявӣ аз рӯи дараҷаи устувории онҳо гурӯҳандӣ карда шавад. Ҳангоми муайянкуни намуди вазъи молиявӣ нишондиҳандаи сеченака истифода карда мешавад:

$$C = \{C_1(\pm E^x); C_2(\pm E^t); C_3(\pm E)\},$$

дар ин ҷо функция ба таври зерин муайян карда мешавад:

$$C(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } X \geq 0 \\ 0, & \text{агар } X \leq 0 \end{cases}$$

Бо истифода аз ин формула, мумкин аст чор намуди вазъи молиявӣ ҷудо карда шавад:

1. Суботи мутлақи вазъи молиявӣ. Он бо чунин шароит маънидод карда мешавад:

$$\begin{cases} \pm E^x \geq Z \\ \pm E^t \geq Z \\ \pm E \geq Z \end{cases}$$

Нишондиҳандаи сеченакаи вазъият $C = (1, 1, 1)$.

2. Суботи мӯътадили вазъи молиявии корхона, ки пардохтпазирии онро кафолат медиҳад. Нишондиҳандаи сеченакаи вазъият $C = (0, 1, 1)$.

3. Ноустувории вазъи молиявӣ, ки бо вайроншавии пардохтпазирӣ алоқаманд аст. Аммо дар ин ҳолат имконияти барқаррорсозӣ аз ҳисоби пуршавии сарчашмаҳои воситаҳои худӣ ва ҷалби сарчашмаҳои воситаҳои қарзӣ мавҷуд аст.

$$\begin{cases} \pm E^x < Z \\ \pm E^t < Z \\ \pm E \geq Z \end{cases}$$

Нишондиҳандаи сеченакаи вазъият $C = (0, 0, 1)$,

4. Вазъи бӯхронии молиявӣ, ки дар он корхона ба муфлишавӣ дучор мешавад, чунки сармояи гардони худӣ, қарзҳои дарозмуддат ва қӯтоҳмуддат ва қарзҳои кредитории корхона барои ташаккули захираҳо кифоя нестанд.

$$\begin{cases} \pm E^x < Z \\ \pm E^t < Z \\ \pm E < Z \end{cases}$$

Нишондиҳандаи сеченакаи вазъият $(0, 0, 0)$.

Вазъи суботи мутлақ ва мӯътадили молиявии корхона бо дараҷаи баланди даромаднокӣ ва мавҷудияти интизоми молиявӣ шарҳ дода мешавад.

Вазъи ноустувори молиявӣ бо мавҷудияти вайроншавии интизоми молиявӣ, танафғусҳо дар воридшавии воситаҳои пулӣ ба суратҳисоб ва пастшавии даромаднокии фаъолияти корхона маънидод карда мешавад.

Устувории вазъи молиявии корхона бо низоми нишондиҳандаҳои нисбӣ-зарифҳои молиявӣ маънидод карда мешавад. Онҳо дар намуди таносуби нишондиҳандаҳои

мутлақи актив ва пассиви тавозун ҳисоб карда мешаванд. Таҳлили зарибҳои молиявӣ дар муқоисанамоии моҳияти онҳо бо бузургиҳои базисӣ ва дар омӯзиши тафйирёбии онҳо аз ҳисоби давраи ҳисобӣ ва якчанд сол ифода меёбад.

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарине, ки устувории молиявиро тавсиф медиҳад, ин зариби муҳторият (автономия) мебошад, ки ҳамчун таносуби сармояи худӣ ба маблағи молиякунонӣ ҳисобида мешавад. Ҳадди минималии зариби муҳторият баробар ба 0,5 мебошад. Бо чунин нишондод ҳама ўҳдадориҳои корхона аз ҳисоби сармояи худӣ пардоҳт карда мешаванд.

Зариби худмуҳторӣ бо зариби таносуби сармояи қарзӣ ва худӣ пурра карда мешавад. Таносуби 1:2, мӯътадил ҳисобида мешавад, ки бо чунин нишондод аз се як ҳиссаи он аз ҳисоби воситаҳои қарзӣ пушонида мешавад.

Тавсифи муҳимтарини вазъи устувори молиявӣ ин зариби маневрнокӣ мебошад, ки ба таносуби сармояи гардони худӣ ба бузургии сармояи худӣ фаҳмида мешавад. Баландшавии зариби мазкур дар бораи он шаҳодат медиҳад, ки қисми зиёди сармоя ба воситаҳои мобилий (зудҳараракатӣ) гузошта шудаанд. Бузургии меъёрии он ба 0,5 баробар аст.

Баҳодиҳии умумии устувории молиявиро зариби ояндабии миғлишшавӣ инъикос менамояд, ки ба таносуби активҳои софи гардон ба асьори тавозун баробар аст.

$$K_m = \frac{D_r - K_{co} - C_x - K - K_k - K_d - D_{yk}}{B}$$

дар ин ҷо: D_r – активҳои гардон (воситаҳои мобилий); K_{co} – қарзи иштирокчиён аз рӯи аъзоҳаққи ба сармояи оинномавӣ; C_x – саҳмияҳои худии аз саҳмдорон боз пас харидашуда; K – қарзҳо; K_k – қарзи кредиторӣ; K_d – қарз аз рӯи даромад дар наэди иштирокчиён; B – асьори тавозун.

Шароитҳои бозории хоҷагидорӣ корхонаро водор менамоянд, ки дар ҳама давраи вақт имконияти пӯшонидани ўҳдадориҳои берунаро дошта бошад, яъне пардоҳтпазирии худро таъмин созад.

Фаъолияти молиявӣ ва нишондиҳандаҳои молиявӣ воситаи ягонаи баҳодиҳии натиҷаи фаъолияти корхона ба ҳисоб мера-

вад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ дар фаъолияти хоҷагидорӣ барои баҳодиҳии самаранокии фаъолияти субъекти хоҷагидорӣ ва натиҷагирий аз фаъолияти он низоми нишондиҳандаҳо истифода карда мешаванд.

Бо мақсади ҳалли маສъалаҳои хоҷагидорӣ ва гирифани маълумоти бештар оиди вазъи молиявии корхона роҳбарияти он бештар ба таҳлили молиявӣ рӯ оварда аз нишондиҳандаҳо ва зарибҳои баҳодиҳии вазъи молиявии корхона истифода мекунанд.

Зарибҳои молиявӣ таносуби байни бобҳои ҳисоботро ифода мекунанд. Бартарии зарибҳои молиявӣ дар осоннамоии ҳисобгирӣ ва таҳлили вазъи молиявии корхона мебошад.

Барои менечменти молиявӣ зарибҳои молиявӣ аҳамияти маҳсус доранд. Самти мақсаднокии таҳлили вазъи молиявӣ аз он вобаста аст, ки таҳлилро ки меғузаронад: идоракунандагон, мақомоти андоз, соҳибмулкoni (саҳмиядорон) корхона ва ё қарздиҳандағон.

Мақомоти андоз қобилияти корхонаро дар мавриди пардоҳт намудани андоз баҳо медиҳад. Бинобар ин аз нуқтаи назари мақомоти андоз вазъи молиявии корхона тавассути нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешавад:

- ❖ Фойдаи тавозунӣ;
- ❖ Даромаднокии активҳо = фойдаи тавозунӣ бо % нисбат ба арзиши актавҳо;
- ❖ Даромаднокии фурӯш = фойдаи тавозунӣ бо % нисбат ба даромад аз фурӯш;
- ❖ Фойдаи тавозунӣ ба 1 сомонӣ воситаҳои пардоҳти музди меҳнат.

Дар асоси нишондиҳандаҳои мазкур мақомоти андоз воридшавии пардоҳтҳоро ба бүҷет муайян мекунад.

Бонкҳо бошанд барои таҳлили вазъи молиявии корхона қобилияти пардоҳтпазирии корхонаро таҳлил мекунанд.

Роҳбарияти корхона асосан ба истифодабарии самараноки захираҳо ва фоиданокии корхона аҳамият медиҳанд.

Баҳодиҳии қобилиятнокӣ ва пардоҳтпазирии корхона дар асоси нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешаванд:

- ❖ Бузургии воситаҳои гардони худӣ – ҳамон қисми сармояи худи корхонаро тавсиф медиҳад, ки сарчашмаи пардоҳти

активҳои ҷорӣ мебошад. Бузургии воситаҳои гардони худӣ миқдоран баробари барзиёдии активҳои ҷорӣ нисбат ба ӯҳдадориҳо мебошад;

❖ Ҳаракати сармояи гардишқунанда – ҳамон қисми воситаҳои гардони худиро тавсиф медиҳад, ки дар шакли воситаҳои пулӣ мебошанд. Барои фаъолияти мӯътадили корхона ин нишондиҳанда дар атрофи аз 0 то 1 тағиیر меёбад.

❖ Зариби пӯшонидан – баҳои умумии қобилиятнокии активҳоро тавсиф дода, нишон медиҳад, ки чанд сомонии активҳои ҷории корхона ба як сомонӣ ӯҳдадориҳои ҷорӣ рост меояд.

❖ Зариби қобилиятнокии фаврӣ моҳиятан ба зариби пӯшонидан монанд аст, аммо дар ин ҷо захираҳои истеҳсолӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд. Дар адабиёти ҳориҷа омадааст, ки зариби қобилиятнокии фаврӣ тахминан аз 1 камтар ва ин шартӣ аст.

❖ Зариби қобилиятнокии мутлақ нишон медиҳад, ки қадом қисмати ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ метавонанд фавран пардоҳт карда шаванд. Дар таҷрибаи байналхалқӣ аҳамияти онро дар баробарӣ ва зиёд будан аз 0,2 то 0,25 муайян намуданд.

❖ Ҳиссаи воситаҳои гардони худӣ дар пӯшонидани захираҳо ҳамон қисмати арзиши захираҳоро тавсиф медиҳад, ки аз ҳисоби воситаҳои гардони худӣ ҳарида мешаванд ва сарҳади поёниаш дар ҳудуди 50 % тавсия мешавад.

❖ Зариби пӯшонидани захираҳо ҳамчун таносуби бузургии сарчашмаҳои пӯшонидани захираҳо ва маблағи захираҳо ҳисоб карда мешавад. Агар мавқеи нишондиҳанда < 1 бошад, пас вазъи молиявии корхона ноустувор аст.

Баҳодиҳии вазъи молиявии корхона ва устувории фаъолияти он дар давраи дарозмуддат бо ёрии нишондиҳанда ва зарибҳои зерин муайян карда мешаванд:

❖ Зариби марказонидани сармояи худӣ – ҳиссаи соҳибмулкони корхонаро дар маблағи умумии воситаҳои дар фаъолияти корхона сафарбарнамуда нишон медиҳад. Ҳар чи қадаре, ки ин нишондиҳанда баланд бошад, ҳамон қадар вазъи молиявии корхона устувор аст.

❖ Зариби вобастагии молиявӣ нисбат ба зариби марказонидани сармояи худӣ таносуби чаппа мебошад. Болоравии ин нишондиҳанда воситаҳои қарзиро ифода мекунад.

❖ Зариби гардишпазирии (манёврнокии) сармояи худӣ-нишон медиҳад, ки кадом қисмати сармояи худӣ барои молия-кунонии фаъолияти ҷорӣ истифода мешавад, ё ин ки ба воситаҳои гардон гузошта шудааст.

❖ Зариби сохтори маблағгузориҳои дарозмуддат – нишон медиҳад, ки кадом қисмати воситаҳои асосӣ ва дигар активҳои файригардон аз ҷониби сармоягузорони беруна молиякунонӣ шудаанд.

❖ Зариби ҷалби дарозмуддати воситаҳои қарзӣ сохтори сармояро тавсиф медиҳад. Ҳар чи қадаре, ки нишондиҳанда баланд бошад, ҳамон қадар корхона аз сармоягузорони беруна вобаста аст.

❖ Зариби таносуби воситаҳои худӣ ва қарзӣ баҳои умумии вазъи молиявии корхонаро нишон медиҳад. Болоравии нишондиҳанда аз зич вобаста будан аз сармогузорони беруна шаҳодат медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки маҳаки ягонаи меъёрӣ барои таҳқиқи нишондиҳандаҳо мавҷуд нест. Онҳо аз бисёр омилҳо ба монанди мансубияти соҳавӣ, принсипҳои қарздиҳӣ, сохтор ва сарчашмаҳои воситаҳо вобаста мебошад.

Бинобар ин гурӯҳбандии нишондиҳандаҳои мазкурро вобаста аз корхона бояд амалӣ соҳт. Муҳим он аст, ки соҳибмулкони корхона ба инкишофи воситаҳои қарзӣ ва кредиторон ба корхонаи ҳиссаи сармояи худиаш баланду мустақилияти бештари молиявӣ дошта аҳамият зоҳир менамоянд.

Ба нишондиҳандаҳои асосие, ки даромаднокии корхонаро тавсиф медиҳанд, даромаднокии сармояи пешпардоҳткардашуда (авансшуда) ва даромаднокии сармояи худӣ дохил мешаванд.

Даромаднокиро аз ҷанбаи фазоиву вақтӣ баҳо дода, бояд ба маҳсусияти он аҳамият диҳем:

❖ Ҷанбаи вақтӣ, вақте ки корхона ба технологияи нав ва ё истеҳсоли маҳсулоти нав мегузарад;

❖ Мушкилоти таваккал;

❖ Мушкилоти баҳодиҳӣ (фоида дар тағйирёбандагӣ баҳо дода мешавад, сармояи худӣ ва қарзӣ дар як чанд сол).

Аммо на ҳама ҷиҳатҳо дар тавозуни корхона инъикос мейбанд, масалан, нишони фурӯш, технологияҳои замонавӣ, ҳайати созгор баҳои арзишӣ надоранд, бинобар ин ҳангоми интиҳоби қарори тавсифи молиявӣ дошта, бояд арзиши бозории корхона низ ба инобат гирифта шавад.

Инчунин, дар замони муосир, ки таносуби ҷамъиятҳои саҳомӣ ё ин ки корхонаҳои дар асоси сармояи саҳомӣ фаъолияткунанда инкишофи босуръат доранд вазъи молиявии корхона бо нишондиҳандаҳои зерин низ баҳо дода мешавад:

- ❖ даромад аз саҳмия;
- ❖ арзишнокии саҳмия;
- ❖ даромаднокии саҳмия;
- ❖ дивиденди интизоришаванда;
- ❖ зариби қурби саҳмия ва ғайра.

Бинобар сабабе, ки бозори қоғазҳои қимматнок дар кишвари мо инкишоф наёфтаанд, номи нишондиҳандаҳои дар боло қайдшуда шартӣ мебошад.

Устувории вазъи молиявии корхона дар шароити иқтисоди бозорӣ ба фаъолнокии кори он саҳт алоқаманд мебошад. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолнокии кори корхона инҳо мебошанд:

- васеъ будани бозори фурӯш;
- обрӯи корхона;
- тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии техникӣ-иқтисодӣ;
- дараҷаи самаранокии истифодаи захираҳо;
- босуботии рушди иқтисодӣ.

11.4. Нақшай солимгардонии молиявии корхона

Бо мақсади баландбардории самаранокии амалисозии ҷорабиниҳо оид ба солимгардонии молиявии корхона, нақшай солимгардонӣ ва бизнес- нақша тартиб дода мешавад.

Нақшай солимгардонии молиявии корхона ҳосияти маҷмӯй ва маҳсус дорад. Он дар шакли муайян тартиб дода мешавад.

Дар қисмати яқум, тавсифи умумии корхона дода мешавад. Ба он номи корхона, суроғай ҳуқуқии он, реквизитҳои бонкӣ,

тобеъияти корхона, намуди асосии фаъолият, шакли ташкилӣ-хукуқии корхона ва шакли моликият бо таъкиди ҳиссаи иштирокчиён (бо фоиз) дохил мешавад. Гайр аз ин, дар тавсифи умумӣ санаи бақайдгирии он, рақами шаҳодатномаи бақайдгирӣ ва номи мақомоти бақайдгиранда, соҳтори ташкилии он дар намуди нақша нишон дода шуда, номи зерсоҳторҳо, натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона дар 1-2 соли охир, ўҳдадориҳои ҷории молиявӣ ва вазъи қарзи кредиторӣ ҳамроҳ карда мешавад.

Тавсифи умумии корхона бо номбаркуни ҳамаи шахсони мансабдори корхона бо таъкиди шумораи телефонии онҳо, факс ва маълумоти муҳтасар (собиқаи корӣ, маълумот, вазифаи пешина, ҷои кор, синну сол) дар бораи онҳо илова карда мешавад.

Дар қисмати дуюм, маълумоти муҳтасар дар бораи нақшай солимгардонии молиявии корхона оварда мешавад. Ин қисмат аз мӯҳлати амалисозии нақша, маблағи умумии воситаҳои баҳрои корхона зарур, натиҷаҳои молиявии амалинамоии нақша (пардохти қарзи тамдидшуда, барқарорсозии пардохтпазирий) иборат мебошад.

Дар ҳолати тағиیر додани фаъолият ба ягон намуди фаъолияти дигар зарур аст, ки намуди нави фаъолият асоснок карда шавад.

Кисми сеюми бизнес-накша ба таҳлили вазъи молиявии корхона ва муқарраркуни сабабҳои ба пардохтнопазирий боисшуда, баҳшида шудааст.

Дар ин қисмат тавсифи пурраи сиёсати ҳисобигирии корхона дода шуда, ҷадвали чамъбастии нишондиҳандаҳои молиявии корхона тартиб дода мешавад. Дар он ҷадвал зариби қобилиятнокӣ (ҷорӣ, мутлақ ва ғайра), зариби устуворӣ (зариби таъмин будани сармояи гардони худӣ, таносуби қарздории умумӣ ба натиҷаи тавозун ва арзиши бақиявии воситаҳои асосӣ), зариби фаъолнокии корӣ (зариби гардишнокии ҳамаи активҳои корхона ва унсурҳои он) нишон дода мешавад. Нишондиҳандаҳои корхона бо нишондиҳандаҳои миёнасоҳавӣ муқонса карда мешаванд.

Ҳисобгирӣ барои З сол гузаронида мешавад. Маълумоти ибтидой ин тавозуни муҳосибавӣ ва ҳисбот дар бораи натиҷаҳои молиявӣ мебошад.

Дар кисми чоруми нақшаи солимгардонии молиявии корхона номгӯи чорабиниҳое, ки барои барқарорсозии пардохтпазирий ва дастгирии фаъолияти самараноки хоҷагидории корхона равона карда шудаанд, дарҷ мёбад. Он дар шакли нақшае, ки замимаи 2 бизнес-нақша мебошад, тартиб дода мешавад. Дар он, инчунин, мӯҳлати амалинамоӣ ва воситаҳои молиявии зарурӣ нишон дода мешавад.

Ба номгӯи мазкур чорабиниҳои зерин дохил мешаванд:

- Ивазнамоии роҳбарияти корхона;
- Азнавбаҳодиҳии корхона;
- Камкунии ҳароҷоти истеҳсолӣ;
- Фурӯхтани корхонаҳои фаръӣ ва ҳиссаҳо ба дигар корхонаҳо;
- Мӯътадилсозии шумораи ҳайат ва таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ барои аз кор озод мешудагон;
- Фурӯхтани таҷҳизоти иловагӣ, масолеҳ ва маҳсулоти тайёри дар анбор буда;
- Таҷдиди қарзҳо бо роҳи табдилдиҳии онҳо ба қарзҳои дарозмуддат ва ё ипотека;
- Ҷоринамоии технологияи пешқадам, меҳаниконӣ ва автоматикунони истеҳсолот;
- Такмили ташкили меҳнат;
- Таъмири асосӣ, модернизатсияи воситаҳои асосӣ, ивазнамоии таҷҳизотҳои кӯҳна, ҳариди воситаҳои асосии иловагӣ.

Кисми панҷуми бизнес-нақша номи «Бозор ва рақобат»-ро дорад. Ин қисмат аз: маълумот дар бораи соҳае, ки корхона ба он мансуб аст, тавсифи бозорҳое, ки корхона дар он фаъолият менамояд, маълумот дар бораи дигар субъектҳои хоҷагидорие, ки дар ин бозор мақоми худро доранд, низоми нархгузорӣ ба маҳсулоти корхона, маҳдудиятҳои қонуние, ки ба корхона таъсир мерасонанд ва ғайраро дар бар мегирад.

Дар маълумот дар бораи соҳа таърихи инкишофи он, вазъи муосир, дурнамо, гурӯҳи истеъмолкунандагони маҳсулоти соҳавӣ ва таносуби соҳавии онҳо нишон дода мешавад.

Ба тавсифи бозори фурӯш: ғунҷоиши бозор, ҳаҷми он ва сиёсати нархгузорӣ доҳил мешавад. Гунҷоиши бозор имконияти максималии ҳаҷми фурӯши маҳсулот дар давоми сол нишон медиҳад. Андозаи бозор ин масоҳатест, ки дар он маҳсулоти корхона фурӯхта мешавад. Дар ин иртибот бозорҳо ба маҳаллӣ (дар доираи вилоят, шаҳр, ноҳия), миллӣ (дар доираи давлат) ва ҷаҳонӣ чудо карда мешаванд.

Ҳангоми тавсифи сиёсати нархгузорӣ нархҳое нишон дода мешаванд, ки дар бозор мавҷуд буда аз ҷониби корхона пешниҳод карда шудаанд. Бояд дар ин маврид тағирии нархҳои маҳсулоти корхона бо назардошти дараҷаи нархҳо, ҳаҷми фурӯши маҳсулот ва намуди бозор ояндабинӣ карда шаванд.

Нархҳо бояд аз ҳароҷоти муомилот баланд бошанд. Вале дараҷаи болоии нархҳо вобаста аз маҳаки даромади максималӣ, ки метавонад ҳангоми боловавии назарраси нархҳо кам шавад, муқаррар карда мешавад.

Дар таҷриба ҳангоми муқарраркунии нархҳо корхона бояд аксуламали рақибонашро ба инобат гирад. Ҳангоми даромаднокии баланд доштани маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона, бозори мазкур барои рақибон диққатчалбқунанда мешавад, ки рақобатро метавонанд бо роҳи воридсозии маҳсулоти монанди арzon таъмин намоянд.

Сатҳи рақобатии бозор аз рӯи намудҳои зерин ба гурухҳо чудо мешаванд: 1) рақобати соф; 2) рақобати инҳисорӣ; 3) олигополия; 4) инҳисори соф. Дар ин қисмат тавсифи рақобатпазирии корхона нишон дода мешавад.

Маълумот дар бораи маҳдудиятҳои қонуний номгӯи ҳуҷҷатҳоеро дар бар мегирад, ки намудҳои алоҳидаи фаъолияти корхонаро ба танзим медароранд ва барои таҳияи бизнеснақша муҳим ба ҳисоб мераванд. Маҳдудиятҳои воридшавӣ ба бозор, гумrukӣ, андозӣ, иҷозатномавӣ, танзими давлатии нархҳо ва тарофаҳо, мавҷудияти иқтидорҳо ва заҳираҳои сафарбаршуда ва ғайра аз зумраи чунин маҳдудиятҳои қонунианд.

Дар қисмати шашум тавсифи фаъолият дар соҳаи бозоршиносӣ^{*} нишон дода мешавад. Ин қисмат: тавсифи маҳсулоти корхона, стратегияи воридшавии корхона ба бозори даҳлдор, стратегияи рушди корхона, шабакаҳои фурӯши

маҳсулот ва иртиботро, ки объекти бизнес-нақшагири мебошад, дар бар мегирад.

Тавсифи пурраи маҳсулоти истеҳсолии корхона бо таъкиди нишондиҳандаҳои техникӣ ва истеҳсолӣ, аз ҷумла, нарҳи он оварда мешавад. Аз рӯи имконият тавсия карда мешавад, ки расми маҳсулот, буклетҳои тарғиботӣ, дастурамали истифодаи маҳсулот ва дигар ҳуҷҷатҳо барои истеъмолкунанда, ки маҳсулотро тавсиф медиҳанд, ҳамроҳ карда шаванд. Инчунин маҳсулоти корхона бо маҳсулоти монанди рақибон муқоиса карда мешавад. Ҷиҳатҳои заифи маҳсулот ошкор карда шуда, барои бартарфсозии онҳо чорабиниҳо пешбинӣ мегарданд.

Ба сифати стратегияи воридшавӣ ба бозор маҷмӯи амалиётҳои пайдарпайи зерин тавсия карда мешавад:

- а) воридшавӣ ба бозори нав бо маҳсулоти хуб;
- б) ташкили имиҷи баланди сифати маҳсулот ва муаррифии он дар бозор;
- в) воридсозии маҳсулоти нисбатан гароннарҳ.

Шабакаи фурӯш ин зерсохторе мебошад, ки фурӯши маҳсулоти корхонаро таъмин менамояд. Ба ташаккули он дар бизнес-нақшай солимгардонии молиявии корхона бояд аҳамияти маҳсус дода шавад. Гайр аз ин, бояд на танҳо субъектҳои ба фурӯш машғулбуда номбар карда шаванд, балки вазифаҳои онҳо дар ҷараёни фурӯш бояд таъкид карда шавад. Аз рӯи ҳар як шабакаи фурӯш маълумот дар бораи ҳаҷми лоиҳавии маҳсулоти корхона оварда мешавад.

Кисмати хафтуми бизнес-нақшა ба масоили коркарди барномаи истеҳсолии корхона бахшида шуда «Нақшай истеҳсолот» ном дорад. Дар он вобаста аз иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуда ва конъюнктураи бозор, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар шакли натуралӣ аз рӯи ҳамаи номгӯи он ва ҳаҷми фурӯши маҳсулоти нақшагирифташуда бо ифодаи пулӣ аз рӯи ҳар як намуди он муайян карда мешавад. Ҳангоми зарурат талабот ба зиёдшавии иқтидорҳои истеҳсолӣ муқаррар карда шуда, роҳи ҳалли ин мушкилотҳо муайян карда мешавад. Гайр аз ин, истифодаи захираҳои доҳилии корхона имконпазир буда, чорабиниҳо оиди азnavмусаллаҳонии техникӣ ва ё таҷдид, ё ин ки воридкунни иқтидорҳои истеҳсолии нав метавонанд аз ҳисоби соҳтмо-

ни нав амалй карда шаванд. Ҳамаи ин дар нақшай инкишофи техникий ва такшили истеҳсолот нишон дода мешаванд.

Ҳангоми муайянкунин ҳачми фурӯш нархи ояндабиниша-вандаи маҳсулот тавассути тадқиқотҳои бозоршиносӣ амалй карда мешавад.

Баъд аз ин ҳисобгирии талабот ба захираҳои молиявӣ барои барномаи истеҳсолӣ, ҳисобгирии талабот ба ҳайат ва музди меҳнат гузаронида шуда, инчунин, ҳарҷномаи харочот ва арзиши аслии маҳсулоти нақшагиришуда ва талаботи корхона ба сармоягузории иловагӣ ҳисоб карда мешавад.

Бизнес-нақша бо таҳияи нақшай молиявӣ ба анҷом мерасад. Дар ин қисмат, пеш аз ҳама, ояндабинии натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона ва инчунин, ташаккули сарчашмаҳои молиякунонии талабот ба сармоягузориҳои иловагӣ, ки андозаи онҳо дар қисмати ҳафтуми бизнес-нақша муайян карда шудааст, нишон дода мешавад.

Ояндабинии натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона во-баста аз ҳисобҳои дар қисмати панҷум «Бозор ва рақобат», ша-шум «Фаъолияти корхона дар соҳаи бозоршиносӣ» ва ҳафтум «Нақшай истеҳсолот» мавҷудбуда амалй карда мешавад. Онҳо имконият медиҳанд, ки фоидаи тавозуни ояндабинишуудаи корхона во-баста аз ҳачми фурӯш, нархи воҳиди маҳсулот, харочот ба воҳиди маҳсулоти ояндабинишууда ва инчунин да-ромад ва харочот аз амалиётҳои ғайрифурӯш, пардохтҳои буҷавӣ аз фоидаи софи корхона муайян карда шавад.

Сарчашмаҳои молиякунонии талабот ба захираҳои нави сармоягузории иловагӣ, дар аксар ҳолатҳо, зиёдкунии сармояи саҳомӣ дар давраи амалишавии лоиҳа, истифодай сармояи ҷалбшуда дар шакли қарзҳои дарозмуддату кӯтоҳмуддат, ин-чунин дигар сарчашмаҳои молиякунонӣ (қарздорӣ аз рӯи пар-дохти маош, ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет, бимаи амвол ва шахс ва ғайра.) ба ҳисоб меравад. Фарқияти байни талабот ба сармоягузориҳои иловагӣ ва маблағи сарчашмаҳои молиякунонии номбаршуда ин андозаи дастгирии давлатии молиявии корхона мебошад.

Чудокунии маблағи дарҳосткардаи дастгирии давлатии корхона баҳодиҳии самаранокии иқтисодии қисмати молиявии бизнес-нақшаро ҳамчун лоиҳаи инвеститсионӣ дар назар до-

рад, яъне гузаронидани таҳлили иқтисодии маблағгузориҳои банақшагирифташуда амалӣ карда мешавад. Агар ба сатҳи ояндабинишуда ноил гардад, пас самаранокии лоиҳаи инвеститсионӣ тасдиқ мешавад. Ғайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки воситаҳои пулие, ки дар ибтидои амалисозии лоиҳа сармоягузорӣ мешаванд (ин лаҳзаро лаҳзай сифрии вақт меноманд), дар солҳои минбаъда аз ҳисоби воридшавии маблағҳо аз сармоягузорӣ (гирифтани даромад аз сармоягузорӣ) пӯшонида мешаванд. Барои таъмини қиёси ин маблағҳо нисбати арзиши воситаҳои иловагии дар давоми давраи амалисозии лоиҳа, сармоягузоришаванда дар лаҳзай сифрии вақт таҷдиди назар гузаронида мешавад, ки ин раванд дисконтиронӣ номида мешавад.

Андозаи воситаҳои пулӣ дар лаҳзай сифрии вақт арзиши ҷорӣ (дисконтӣ, овардашуда, воқеӣ)-ро нишон медиҳад.

Ҳамаи дигар сармоягузориҳои ба корхона ворид гашта, ғайр аз сармояи ибтидой, ба арзиши ҷорӣ оварда мешавад. Барои ин арзиши онҳо ба зариби дисконтиронӣ (α) зарб карда мешавад:

$$\alpha = \frac{1}{(1+r)^n},$$

дар ин ҷо n – шумораи солҳо; r – меъёри интихобшудаи дисконт (меъёри фоида ва ё дараҷаи даромаднокии интизории сармоягузорӣ интизор буда).

Зариби дисконтиронӣ барои охири сол ва ё миёнаи сол ҳисоб карда мешавад. Агар воситаҳои пулӣ дар давоми тамоми сол ворид шаванд, пас ҳангоми дисконтиронии ҷараёнҳои пулии давраи нақшагиришаванда зариби дисконтиронӣ истифода мешавад, ки он нишондиҳандай миёнасолона аст.

Ҳангоми ҳисобгирии зариби миёнасолона дар формулаи зерин шумораи сол мутаносибан 0,5 кам мешавад:

$$\alpha = \frac{1}{(1+r)^{n-0.5}}.$$

Ҳаракати воситаҳои пулӣ ҳама тағйиротҳоро дар активҳо ва ӯҳдадориҳои корхона нишон медиҳад. Дар натиҷаи қиёси воридшавӣ ва ҳиссаҷудокунии воситаҳо дар раванди фаъолияти хочагидорӣ ҷараёни пулӣ муайян карда мешавад.

Вобаста аз ояндабинии натицаҳои молиявӣ, ки дар қисми ҳаштуми бизнес-нақшай корхона омадааст, тарҳи (модели) дисконтирунни ҷараёнҳои пулӣ дар тамоми давраи амалисозии лоиҳаи татбиқшавандай инвеститсионӣ ташаккул мейбад. Ғайр аз ин бояд арзиши ҷорӣ ва арзиши бақиявии ҷараёни пулӣ берун аз давраи нақшагиришаванд ба инобат гирифта шаванд. Он арзиши ҳамаи ин ҷараёнҳоро, ки ба лаҳзаи сифрии вақт оварда расонида шудаанд, инъикос менамояд.

Ҳисобгирии арзиши бақиявии ҷараёнҳои пулӣ берун аз давраи ҳисобӣ аз рӯи формулаи зерин, ки модели Гордон ном дорад, ҳисоб карда мешавад:

$$\text{Арзиши бақиявӣ} = \frac{CA_m \times (1+q)}{r-q},$$

дар ин ҷо: CA_m – ҷараёни пулии соли охири давраи нақшагиришаванд; r – меъёри дисконт; q – суръати инкишофи ҷараёнҳои пулӣ; $(1+r)$ – суръати рушди ҷараёнҳои пулӣ.

Дар аксар давлатҳои марҳилаи гузариш дастгирии молиявии давлатӣ ба корхонаҳо дар ҳолате амалӣ карда мешавад, ки агар дар натиҷаи ҳисобҳои гузаронидашуда андозаи арзиши ҷорӣ бузургии манғӣ набошад. Ин маънои онро дорад, ки сармогузориҳои ҷудошуда натиҷаи дилҳоҳ медиҳанд, яъне фоидаи гирифташаванд дараҷаи зарурии даромаднокиро таъмин менамояд.

Баъд аз ин дар қисмати охирин, яъне ҳаштуми бизнес-нақшай ҳисобгирии зариби меъёри дохилии фоида гузаронида мешавад. Аз рӯи қоида, он бо усули интиҳоби меъёрҳои гуногуни дисконт муайян карда мешавад. Яъне чунин ҳисоб карда мешавад, ки арзиши соғи ҷорӣ ба бузургии 0 ба таври максималӣ наздик карда шуда, вале манғӣ нашавад. Баъд муқаррар карда мешавад, ки дар мӯҳлати қадом вақт натиҷаи интизорӣ ба вуқӯъ мепайвандад, яъне вақте ки ҷараёнҳои пули дисконтишудаи даромадҳо бо ҷараёнҳои пули дисконтии хароҷот баробар мешаванд. Ин давра давраи дисконтии (динамикии) пӯшонидани ҳарҷи лоиҳа номида мешавад.

Дар ин қисмати бизнес-нақша, вобаста аз мұхллатҳои мүқарраршуда ва талаботҳои шартнома нақшай пардохти қарзҳои кредиторй тартиб дода мешавад.

Нишондиҳандай дигаре, ки дар нақшай молиявӣ нишон до-да мешавад, ин нуқтаи безарарӣ (ҳадди даромаднокӣ) мебо-шад. Он андозаи фоидай мегирифтай корхонаро инъикос наму-да, яъне дар ин нуқта зарар намебинад, vale ғоифа ҳам наме-гирад.

Коркарди нақшай молиявӣ бо таҳияи тавозуни ояндабинӣ аз рӯи солҳои нақшагирифташуда ва дар асоси он ҳисоб наму-дани зариби қобилиятнокии ҷорӣ ва зариби таъминноки бо воситаҳои худӣ, анҷом мепазирад.

11.5. Банақшагирии молиявӣ ва приисипҳои ташкили он дар корхона

Банақшагирии молиявӣ ҳамчун қисмати асосии нақшай соҳибкории корхона баромад мекунад. Вай ҳамчун воситаи банақшагирии доҳилиистехсолӣ ва воситаи асоснокмандии қарзчудокунӣ аз ҳисоби маблағҳои беруна (бонк, бучет, дигар корхонаҳо) хизмат мекунад.

Нақшай соҳибкории корхона чунин қисмҳоро дар бар меги-рад:

- Имкониятҳо;
- Қисми асосӣ;
- Стратегияи сармоягузорӣ.

Дар қисми якум ба тариқи муҳтасар мақсади асосии нақшай, ҳаҷми захираҳои молиявии зарурӣ барои амалигардонии нақшай зарур буда, мұхллати ҷуброни онҳо нишон дода мешавад.

Қисми дуюм ҳамчун қисми асосӣ сурат гирифта, чунин унсурҳоро дар бар мегирад:

- Тавсифи навъи фаъолият;
- Тавсифи маҳсулот (хизматрасонӣ);
- Баҳои соҳа;
- Бозор;
- Маркетинг;
- Нақшай истеҳсолот;
- Нақшай ташкилий;

- Нақшай хуқуқй;
- Таҳлили таваккал;
- Нақшай молиявй.

Қисми муҳими нақшай соҳибкорй ин нақша ва банақшагирии молиявий мебошад. Дар он ҷамъи арзиши ҳамаи қисмҳои нақшай соҳибкорй ифода карда мешавад. Нақшай молиявй ба соҳибкорону сармоягузорон дахл дошта, имкон медиҳад, ки сарчашмаю ҳачми захираҳои молиявии заруриро барои таъмини истеҳсолот, тамоюли истифодай воситаҳо, миқдори пули нақди зарурӣ, натиҷаи фаъолияти ҷорӣ ва интиҳои истеҳсолотро сари вақт дарҷ намоянд. Дар навбати ҳуд сармоягузорон бояд ба самаранокии воситаҳо (боздехи воситаҳо, ҳачми фоидаву дивиденд, мӯҳлати ҳароҷотбарорӣ ва ҳудпӯшонии воситаҳо) сари вақт сарфаҳм раванд.

Нақшагирии фаъолияти молиявии корхона бо натиҷаҳои истеҳсолот саҳт алоқаманд буда, ду мастьалаи асосӣ, аз ҷумла, истеъмоли захираҳои молиявй ва истеҳсолоти маҳсулоти тайёрро ба танзим медарорад.

Муносибатҳои молиявй дар шароити бозор ҷараёнҳои зеринро дар бар мегирад:

- Мубодилаи пул барои меҳнати коргарони кироя;
- Мубодилаи пул барои мол ва хизматҳо;
- Мубодилаи молу хизматҳо ба пули истеъмолкунандагон;
- Диғар муносибатҳои вобаста бар ҳаракати маблағҳои пулӣ.

Даромади корхона ва ё ин ки фоида дар шароити бозор шакли асосии ҳудмолиякунонии ҳама гуна фаъолияти истеҳсолӣ-ҳоҷагидорӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатии ҳайати кормандон ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, афзунсозии фоида ва ё даромади корхона мақсади асосӣ ва ниҳоии ҳама гуна нақшагирий дар корхона мебошад.

Фоида ва даромад танҳо дар шароити баҳамтаъсиррасонии меҳнат ва сармоя ба вучуд меоянд. Фоидаи умумӣ бузургии даромади умумии корхонаро бе дарназардошти сармояи камбаҳошуда, ифода мекунад.

Фоидаи соғ бошад, даромади умумӣ тарҳи воситаҳои ҳарҷшуда, аз ҷумла воситаҳои барои барқарорсозии воситаҳои фарсадашудаи истеҳсолот ҷудошударо ифода менамояд.

Даромади умумӣ тариқи зарбнамоии ҳаҷми маҳсулот ба нархи фурӯхташаванда муайян карда мешавад. Даромади ниҳоӣ даромади иловагӣ ва ё замшударо, ки дар натиҷаи фурӯши аз нақша зиёди маҳсулот ба даст меояд, дар назар дорад.

Ҳангоми фаъолият дар шароити бозор дар назди ҳар як корхонаи истеҳсолӣ се саволи нақшагирӣ-идоракунӣ меистад:

1. Оё истеҳсолоти маҳсулоти мазкурро дар давраи ҳисобӣ бояд ба нақша гирифт?

2. Истеҳсоли чӣ миқдор маҳсулотро бояд ба нақша гирифт?

3. Дар натиҷаи иҷрои нишондодҳои нақшавӣ чи миқдор фоида ва ё зарар мо интизорӣ дорем?

Нақшагирии молиявӣ ин банақшагирии даромад ва самтҳои ҳарҷнамоии воситаҳои пулӣ барои таъмини инкишофи корхона мебошад. Нақшагирии молиявӣ тавассути таҳияи нақшоҳои молиявии ҳархела ва гуногунтаъинот вобаста ба мақсад ва объекти нақшагирӣ амалӣ карда мешавад.

Дар ин асос нақшоҳои молиявиро ба дарозмуддат, ҷорӣ ва фаврӣ ҷудо менамоянд.

Мисоли таҳияи нақшагирии ҷорӣ ва дарозмуддат бизнес – нақша мебошад, ки дар давлатҳои инкишофёфтаи иқтисоди бозорӣ ҳангоми таъсис додани корхона коркарда шуда, истеҳсолоти маҳсулоти навро асоснок месозад. Бизнес-нақша дар марҳилаи аз се то панҷ сол таҳия мешавад, ки асоси фаъолияти корхонаро ташкил медиҳад.

Бизнес-нақша танҳо нақшай молиявӣ набуда, он ҳамчунин барои коркардабарои дурнамои молиякунонӣ ва ҷалби сармоягузории мушахҳас бо шартҳои муайян барои таъсиси корхона ва ё молиякунони барномаи нави истеҳсолӣ зарур мебошад.

Таҳияи бизнес-нақша ба идоракунии дохилии корхона мусоидат намуда, дар асоси мақсадҳои гузошташуда таҳия шуда, усулҳои амалисозии онҳо ва таъминоти молиявӣ, моддӣ ва меҳнатии корхонаро дар бар мегирад. Таҳияи моҳиронаи бизнес-нақша имкон медиҳад, ки воситаҳои сармоягузор нигоҳ дошта шуда, эҳтимолияти муфлишавӣ ба ҳадди камтарин расонида шавад.

Роҳбарияти корхона ҳама вақт сари интихоби роҳҳои инкишоф меистад. Бинобар ин, вай бояд нархи самараноки фурӯшро интихоб намуда, дар соҳаи сиёсати қарзӣ ва сармоягузорӣ бояд қарори мувофиқ қабул намояд.

Бояд чунин натиҷае ба даст ояд, ки фаъолияти корхона даромаднокии баланд дошта бошад ва маблағҳои пулиро дар чунин ҳаҷм таъмин намояд, ки талаботи нафарони ба натиҷаи фаъолияти корхона манфиатдорро қонеъ гардонад. Тафсири натиҷаҳои интизоришавандай фаъолияти иқтисодӣ дар давраи оянда дар холати таҳияи буҷети корхона ҷой дорад.

Мувофиқи қоида нақшагирии қӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аҳамияти қабули баъзе қарорҳо дар муддати тӯлонӣ созгор боқӣ мемонанд. Ба он қабули қарор дар мавриди хариди сармояи асосӣ, сиёсати кадрӣ, муайянкунни номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванд ва ғайра мисол шуда метавонанд. Қарорҳои мазкур фаъолияти корхонаро дар якчанд соли минбаъда муайян намуда, бояд дар нақшаҳои дарозмуддат инъикос ёбанд. Нақшаҳои дарозмуддат бояд тарҳи муайянеро ташкил диханд, ки дар он нақшаҳои қӯтоҳмуддат танҳо унсурҳои таркибии он ба ҳисоб мераванд.

Дар корхонаҳо, асосан, нақшаҳои қӯтоҳмуддат таҳия карда мешаванд, ки одатан то як солро дар бар мегиранд, ки дар мӯҳлати мазкур вазъиятҳои барои корхона ошно ба вуқӯъ пайваста, калавиши мавсимии конъюктураи бозор дар ин мӯҳлат баробар мешавад. Аз рӯи вақт буҷет (нақша)-ро ба моҳона ва семоҳа ҷудо мекунанд.

Қоидаҳои умумие мавҷуд нест, ки дараҷаи мушаххассозии буҷети корхонаро муқаррар намояд. Дар навбати аввал он ба андозаи устувории дараҷаи ҳисобҳои таҳияшаванда вобаста аст. Гайр аз ин, дар ҳар як корхона дараҷаи зарурӣ мушаххасгардонии буҷа барои таъмини ҳамоҳангии амалиётҳои банақшагирифташудаи алоҳида бояд баҳо дода шавад.

Мақсади нақшагирий метавонад дар корхонаҳои ҳархела, гуногун бошад. Ҷазифаҳои нақшагирий вобаста ба намуди фаъолият ва ҳаҷми корхона метавонад гуногун бошад.

Дар адабиёт доир ба банақшагирий дар корхонаҳо ду усули ташкили кор оид ба таҳияи нақшаҳои молиявӣ мавҷуд аст.

- а) аз рӯи усули break-down (аз боло ба поён);
- б) аз рӯи усули build-up (аз поён ба боло)

Аз рӯи усули break-down таҳияи нақшаҳо «аз боло» шурӯъ мешавад, яъне роҳбарияти корхона мақсад ва вазифаҳо, аз ҷумла, нишондиҳандаҳои нақшавии фоидаро муайян мекунад. Баъд ин нишондиҳандаҳо дар шакли мушаххасшуда ба нақшаҳои зерсоҳторҳои корхона доҳил карда мешаванд.

Аз рӯи усули build-up нақшаҳо баръакс таҳия мешаванд. Масалан, ҳисоби нишондиҳандаҳои фурӯшро зерсоҳторҳои алоҳидаи фурӯш оғоз намуда, баъд мудири шӯъбаи фурӯши корхона ин нишондиҳандаҳоро ба нақшои алоҳида ворид месозад, ки дар натиҷа ба нақшай умумии корхона ворид карда мешаванд.

Усулҳои break-down ва build-up ду тамоюли ба ҳам муқобилро ташкил медиҳанд. Дар таҷриба истифодаи алоҳидаи ин усулҳо ба мақсад мувоғиқ нест. Нақшагирий ва таҳияи буҷа фаъолияти маҷмӯавие мебошад, ки зарурияти ҳамоҳангсозии нақшаҳои зерсоҳторҳои алоҳидаро тақозо менамояд.

Нақшагирии талабот ба сармояи гардон. Дар корхона бояд нақшагирии истифодаи ҳам сармояи асосӣ ва ҳам сармояи гардон гузаронида шавад. Омили муҳими нақшагирии истифодабарии сармояи гардон ин нақшагирии вақти истифодаи даромад ва ҳароҷот мебошад. Мавҷудияти сармояи гардон бояд ҳароҷоти корхонаро шурӯъ аз истеҳсолот то пардоҳти маҳсулот аз ҷониби истеъмолкунандагон, таъмин намояд.

Нақшагирии талабот ба сармояи асосӣ. Вобаста ба андозаи инкишофи корхона дастгоҳҳо фарсуда мешаванд, технология тағиیر меёбад, биноҳо, дастгоҳҳо ва компютерҳои нав лозим мешаванд. Одатан, мӯҳлати харидани сармояи асосӣ тӯлонӣ мебошад.

Ин чунин маъно дорад, ки нақшагирии молиявӣ бояд ба ҷараёни нақшагирии стратегии корхона ворид карда шавад. Агар корхона ҳоҳад бозори навро аз худ намуда, истеҳсоли

маҳсулотро васеъ созад, вай бояд талаботро ба сармоя дар ҷараёни ташаккули нақшаҳои дарозмуддат оид ба маркетинг ва таҳқиқотҳои асосӣ оиди усулҳои истеҳсолӣ муайян созад.

Накшагирии сарчашмаҳои даромад. Сарчашмаҳои гуногуни фондҳои корхона мавҷуд аст, ки даромад аз фурӯши маҳсулот, сармоя ва моликиятии он ва инчунин, қарз ба он доҳил мешаванд. Мақсад, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки сарчашмаи самаранок барои таъмини талаботҳо дар ҳолати ба вуҷуд омадани онҳо пайдо намояд.

Накшагирии сифатнок аз он иборат аст, ки фондҳои зарурӣ на танҳо сари вақт, балки бо нарҳҳои пасттарин ба даст оварда шаванд. Барои он бояд бонкеро пайдо намуд, ки қодир бошад онҳоро пешниҳод намояд, сарчашмаҳои фондҳоро бо мақсадҳои он мувоғиқ гардонад, чунки танҳо ба қарзи бонкӣ, барориши саҳмия ва даромадҳо такя намудан номумкин аст. Аз ҷумла, бояд вақт дуруст интихоб карда шавад: саҳмия ҳангоми болоравии қурби он фурӯҳта шавад ва ҳангоми баланд будани фоизи бонкӣ қарз нагирад ва ғайра.

Боби 12. Шаклҳои муосири ташкили истеҳсолот

- 12.1. Тамаркузи (концентратсия) истеҳсолот ва андозаҳои корхона
- 12.2. Самтҳо ва намудҳои маҳсусгардонии истеҳсолот
- 12.3. Тарҳрезии дараҷаи маҳсусгардонии истеҳсолот
- 12.4. Кооператсиякунонии истеҳсолот
- 12.5. Самаранокии иқтисодии маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунонӣ

12.1. Тамаркузи (концентратсия) истеҳсолот ва андозаҳои корхона

Дараҷаи тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолии чомеа бо инкишофи тақсимоти ҷамъияти-кунонии меҳнат тавсиф дода мешавад.

Тақсимот ва ҷамъияти-кунонии меҳнат бо тафриқабандиву тамаркузи (концентратсияи) фаъолиятҳои истеҳсоли маҳсулот дар корхона ифода мешаванд. Үмуман, дар дараҷаи истеҳсолоти ҷамъиятий тақсимот ва ҷамъияти-кунонии меҳнат бо тафриқабандии соҳавӣ ва тамаркузи истеҳсолот тавсиф дода мешавад.

Тафриқабандии соҳавӣ дар афзоиши шумораи соҳаҳои истеҳсолот ифода мегардад.

Тамаркузи истеҳсолот дар ҷамъ намудани истеҳсолот дар корхонаҳои калони ҳар як соҳа ё худ дар ҳудудҳои нисбатан васеи ғункунандай амалиётҳои соҳаҳои гуногун инъикос мейбад.

Тамаркузи истеҳсолот дар ҷаҳор шакл зуҳур мейбад: бузургсозии корхонаҳо, маҳсусгардонӣ, кооператсиякунонӣ ва комбинатсиякунонӣ.

Бузургсозии корхонаҳо, ҷамъ намудани истеҳсолот дар корхонаҳои калон буда, бо рушди илмӣ-техникии олотҳои меҳнат ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшавандад муайян мегардад.

Махсусгардонӣ – тамарқузи истеҳсолоти яқчинса буда, аз рӯи намуди худ истеҳсолоти васеъ мебошад.

Кооператсиякунонӣ равобити бевоситай истеҳсолии байни корхонаҳо (иттиҳодияҳо)-ро, ки дар истеҳсолоти муштараки маҳсулот ширкат мекунанд, фаро мегирад.

Комбинатсиякунонӣ пайвасти истеҳсолотҳои гуногуни паиҳамро дар назар дорад, аз қабили коркарди паиҳами масолех, азnavкоркунини маҷмӯавии масолех, ё худ истифодаи партовҳои истеҳсолот дар як корхона (комбинат).

Шаклҳои зикршудаи ташкили соҳавии истеҳсолот байни ҳам робитаи устувор доранд ва танҳо омӯзиши ҷомеъ метавонад имкони қабули қарорҳои воқеии истифодаи онҳоро дидад.

Ҳангоми тарҳрезӣ шаклҳои зерини ташкили истеҳсолоти саноатӣ пешбинӣ мегардад:

- бузургсозии корхонаҳо дар мувофиқат бо афзоиши иқтидорҳои воҳидии мошину агрегатҳо;

- шаклгирии иқтидорҳои махсусгардонидашудаи нав ва инкишофи иқтидорҳои мавҷуда;

- ҷамъ намудани истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои муносиби махсусгардонидашудаи саноат;

- озодкунии корхонаҳо аз истеҳсоли маҳсулоте, ки ба соҳаи онҳо мувофиқ нест;

- созмондиҳӣ ва инкишофи корхонаҳои махсус аз рӯи истеҳсолоти марказонидашудаи масолеху маснуоти истифодаи байнисоҳавӣ дар мошинсозӣ;

- барқарор намудани алоқаҳои аз лиҳози иқтисодӣ муфид дар чорҷӯбай кооператсиякунонӣ.

Дар нақшаҳои такмилдиҳии шаклҳои ташкили истеҳсолот ҳарочоти он ба ҳисоб гирифта шуда, самаранокии макро-иқтисодии онҳо муайян карда мешавад.

Тамаркуз, ки дар бунёди инкишофи истеҳсолоти васеъ ва корхонаҳо ифода меёбад, барои истифодаи самараноки техникии сермаҳсул ва рушди бемайлони ҳосилнокии меҳнати ҷамъиятӣ, заминаи муфид фароҳам меорад.

Дар адабиётӣ иқтисодӣ, аксаран, ду мағҳуми ба ҳам алоқамандро истифода мекунанд, ки фарқияти онҳоро бояд зикр намуд: тамаркузи истеҳсолот ва марказонидани

идоракунӣ. Ҳангоми омӯзиши масъалаи тамаркузи истеҳсолот, одатан, мағҳуми андозаҳои корхонаро истифода мебаранд.

Нишондихандаҳои мутлақи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва ҳиссаҳои корхонаҳои азим дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти соҳа дараҷаи тамаркузи истеҳсолотро боз ҳам пурратар тавсиф медиҳанд.

Ҳангоми таҳлилу тарҳрезии умумии раванди тамаркуз дар саноат, одатан, корхонаҳоро аз рӯи шумораи коргарон, арзиши миёнасолонаи фондҳои асосӣ, ҳаҷми истеъмоли нерӯи барқ гурӯҳбандӣ мекунанд. Аммо барои таҳлили ҷузъӣ ин гурӯҳбандиҳо нокифояанд, аз ин рӯ, бояд корхонаҳоро аз рӯи истеҳсоли маҳсулоти ба ҳам монанд (бо ченакҳои аслӣ ё шартӣ-аслӣ) гурӯҳбандӣ намуд.

Тамаркузи истеҳсолот дар ҳар як соҳа ё худ зерсоҳа, ки маҳсулоти муайянро истеҳсол мекунад, ба ҳусусиятҳои соҳторӣ-технологии маҳсулот вобастагӣ дорад. Масалан, дар саноати маъдангудозии сиёҳ, истеҳсоли нерӯи барқ тамаркуз ва мантиқан, андозаҳои корхона аз андозаву миқдори агрегатҳои асосӣ, дар саноатӣ мошинсозӣ, пойафзолбарорӣ, нассочӣ аз пайвастӣ мақбули маҷмуи мошину таҷҳизот, шаклҳои ташкил дар мувофиқат бо ҳусусиятҳои технологии истеҳсолот вобастаанд.

Меъёри асосии самаранокии тамаркузи истеҳсолоти саноатӣ истифодай ҳаддалимкон зиёди омилҳои истеҳсолот мебошад.

Ҳусусиятҳои соҳавӣ имкон намедиҳанд, ки барои ҳамаи соҳаҳо андозаҳои мақбули ягонаи истеҳсолот ва корхонаҳо муқаррар карда шавад.

Дар соҳаҳои саноати истихроҷ вобаста ба захираҳои канданиҳои фоиданок, мӯҳлати соҳтмону истифодабарии иншоотҳои рӯизаминиву зеризаминиӣ, ҳаҷми истеъмолот, ҳаҷми истихроҷ андозаҳои корхона муайян мешаванд.

Дар соҳаҳои саноати коркарди раванди истеҳсолиашон бе-фосила (маъдангудозӣ, кимиё, истеҳсоли нерӯи барқ ва гайра) иқтиidorҳои мақбул аз рӯи иқтиidorҳои воҳидии агрегатҳои замонавӣ муқаррар мегарданд. Бояд қайд намуд, ки иқтиidorҳои мақбули коргоҳҳои алоҳида дар асоси иқтиidorҳои воҳидии агрегатҳои устуворшуда, иқтиидори умумии корхона

бошад дар асоси имконоти истеҳсоли маҳсулоти тайёр (барои корхонаҳои мазкур) муайян карда мешавад.

Дар соҳаҳои саноати коркарди раванди истеҳсолиашон фосиладор (мошинсозӣ, коркарди чӯб, пойафзолбарорӣ, нассочӣ) андозаҳои мақбули истеҳсолот дар асоси интихоби оқилонаи дастгоҳу таҷхизоти гуногун, хатҳои паиҳам ва автоматӣ, хоҷагиҳои хизматрасон ва дигар воҳидҳое, ки барои таъмини истеҳсоли маҳсулот бо ҳароҷоти камтарини нерӯҳои корӣ, моддӣ ва молӣ заруранд, ҳисоб карда мешаванд.

Тамаркузи истеҳсолоти саноатӣ дар се намуди асосӣ амалӣ мегардад:

- тамаркузи истеҳсолоти маҳсусгардонидашуда;
- тамаркузи истеҳсолоти комбинатсиякунонидашуда;
- -зиёдкунин андозаҳои корхонаҳои ҳаматарафа (универсалӣ).

Намуди аввали тамаркузи истеҳсолот, ки ҷамъшавии истеҳсолоти яқчинсаро дар корхонаҳои азим таъмин менамояд, имкон медиҳад, ки мошинҳои маҳсусгардонидашудаи маҳсулнокиашон баланд, хатҳои автоматикунонидашуда ва паиҳам, усулҳои замонавии ташкили истеҳсолот истифода шаванд.

Намуди дуюми тамаркузи истеҳсолот низ самаранок аст, зеро вай пайдарҳамии иҷроӣ равандҳои технологӣ, коркарди пурраи масолех, истифодаи маҳсулоту партовҳои ғайриасосӣ, камкунии партовҳои зараррасонро таъмин менамояд.

Намуди сеюми тамаркузи истеҳсолот, нисбатан, камфоида аст. Дар ин намуд, корхонаҳои гуногунсоҳа истеҳсолоти гуногунчинсаро дар худ ғунҷоиш додаанд. Дар ширкату корхонаҳои намуди сеюми тамаркуз истеҳсолоти асосӣ дар коргоҳҳои асосӣ ва истеҳсолоти хурд дар коргоҳҳои ёриасон тақсим шудаанд.

Тамаркузи истеҳсолот ва намудҳои алоҳидай он дар зери таъсири ду омили асосии зерин тараққӣ меёбад: афзудани талабот ба намудҳои муайяни маҳсулот ва рушди техникии истеҳсолот. Аз ин рӯ, дар ҳар марҳалаи инкишоф дараҷаи тамаркузи истеҳсолот бо андозаҳои истеҳсолот ва ҳосилнокии таҷхизот бояд мувофиқ афтад. Он тавр, ки тамаркузи нокифоя

нолозим аст, ба ҳамон андоза тамаркузи барзиёд низ номуфид мебошад.

Зиёд намудани андозаҳои корхонаҳо дар саноат аз ҳисоби баланд бардоштани иқтидорҳои воҳидии мошину таҷҳизотҳо, инчуни, андозаҳои иншоотҳо, зиёдшавии миқдори мошину таҷҳизоти якхела ва пайвасти онҳо амалӣ карда мешавад.

Аммо бояд кайд намуд, ки ҳар як соҳа андозаҳои мақбули истеҳсолотро дорост, ки нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодии баландро таъмин менамоянд.

Масалан, дар аксари мамлакатҳои ҳориҷӣ, дар саноати мошинсозӣ коркарди аз ҳама бисёри маҳсулот ба як коргар ва ба воҳиди фондҳои асосии истеҳсолӣ ба корхонаҳое рост меояд, ки шумораи коргаронашон аз 1001 то 5000 нафаранд. Дар корхонаҳои нисбатан калон коркарди маҳсулот ба як коргар дар ҳамин меъёр нигоҳ дошта шавад ҳам, ба воҳиди фондҳои асосӣ мукин аст, камтар гардад.

Баръакс, дар корхонаҳои боғандагӣ, ки дорои 1000–2000 дастгоҳҳои боғандагианд, коркард ба як дастгоҳ ва ҳосилинокии меҳнати як коргар баландтар аз корхонаҳоест, ки беш аз 5000 дастгоҳ доранд.

Зиёдшавии андозаҳои корхона, баъзан, харочоти иловагиро такозо менамояд, ки на ба камшавӣ, балки ба афзуншавии харочоти истеҳсолӣ меорад.

Аз ин рӯ, муқаррар намудани андозаҳои мақбули корхона ба баландшавии самаранокии фаъолияти он мусоидат мекунад.

Дар ҳар як соҳа саноат андозаҳои мақбули корхона бояд дар асоси андозаҳои мақбули истеҳсолот, шароити ӯнтиқоли масолеҳу маҳсулоти тайёр ва як қатор омилҳои дигари бо ҷойгирӯнонии корхона алоқаманд, муайян гарданд.

Зери мағҳуми андозаҳои мақбули истеҳсолот чунин андозаҳоеро мебояд фаҳмид, ки ичрои аҳдномаву ӯҳдадориҳои гирифташударо оид ба истеҳсоли маҳсулот (ичрои кор) дар мӯҳлатҳои муқарраршуда бо ҳадди камтарини харочоти овардашудаи истеҳсолоту фурӯшн он, таъмин менамояд.

Таъсири омилҳои экстенсивӣ ва интенсивро ба самаранокии истеҳсолот дар мисоли корхонаҳои саноати кимиё мушоҳида менамоем.

Афзоиши панҷкаратай иқтидори истеҳсоли аммиакро дар корхона бо ивазкуни панҷ дастгоҳи иқтидори воҳидиашон 100 ҳазор тонна дар як сол ба як дастгоҳи иқтидори воҳидиаш 500 ҳазор тонна дар як сол, ба ду баробар камшавии маблағгузориҳо қиёсӣ ва ҳароҷоти истифодабарӣ мусоидат мекунад. Агар иқтидори корхонаро бо роҳи шинонданни панҷ дастгоҳи иқтидорашон то 50 ҳазор тонна ба панҷ маротиб афзоиш диҳем, маблағгузориҳо қиёсӣ ва ҳароҷоти истифодабарӣ фақат ба 9 андоза кам мешаванд. Ҳол он, ки коркарди солонаи аммиак ба як коргар дар ҳолати якум 3,4 маротиба, дар ҳолати дуюм 3,6 маротиба меафзояд.

Тавре аз мисоли боло аён аст, камшавии ҳароҷот ҳангоми шинонданни дастгоҳи нисбатан комилу пуркудрат, яъне интенсивикунioni истиҳсолот, бештар аст. Ҳангоми ба тарзи оддӣ зиёдкуни миқдори дастгоҳҳои якхела, ҳароҷот, асосан, аз ҳисоби ихтисори ҳайати хизматрасон, марказонидану маҳсус-гардонии ҳадамоти ёрирасон, истифодаи беҳтари масоҳатҳои истиҳсолӣ ва амсоли инҳо, кам мешаванд, аммо ин захираҳои камкуни ҳароҷот ҳудуди муайяне доранд ва ҳангоми аз ин ҳудуд гузаштан бартариҳои тамарқузи истиҳсолот ҳеч мегарданд.

Аз ин хотир, барои ҳар як соҳаи мушаххас вобаста ба ин ҳудуди захираҳо ва дигар омилҳои ба тамарқузи истиҳсолот таъсиррасон, андозаҳои мақбули корхонаҳо муайян мешавад.

Дар корхонаҳои саноати мошинсозӣ бунёди истиҳсолоти маҳсусгардониашон маҳдуди агрегатҳо, кисмҳо, масолеҳ ва ҷамъкуни мосинҳои тайёр мувофиқи мақсад аст.

Дар корхонаҳои андозаашон миёнаи пойафзолбарорӣ як навбати мураттаби дӯҳт дар як сол иқтидори 1 000 000 ҷуфт дорад. Андозаи мақбули корхонаи пойафзолбарорӣ се-чор навбат мебошад.

Корхонаҳои хурду миёна тавре қайд намудем, қобилияти ба тағирии тақозои бозор фавран мутобиқ шуданро доранд ва манбай ташкили ҷойҳои кории иловагӣ мебошанд.

Нишондиҳандаҳои асосии дараҷаи тамарқузи истиҳсолоти саноатӣ андозаҳои корхонаанд, ки бо ченакҳои зерин майян карда мешаванд:

- ҳаҷми истиҳсол ва фурӯши солонаи маҳсулот;

- шумораи миёнасолонаи коргарон;
 - арзиши миёнасолонаи фондҳои асосии истеҳсолӣ;
 - истеъмоли солонаи нерӯи барқ;
 - вазни қиёсии корхонаҳои калон дар истеҳсоли маҳсулоти умумии соҳа;
- андозаи миёнаи корхона дар соҳа.

Барои тавсифи дараҷаи тамаркузи истеҳсолот дар соҳаҳое, ки як намуди маҳсулот мебароранд, нишондиҳандаҳои натуралиро истифода мебарад. Масалан, дар соҳаи истеҳсоли нерӯи барқ бузургии миёнаи иқтидори муқарраргаштаи истгоҳи барқӣ бо киловатт; коркарди солонаи нерӯи барқ – бо ҳисоби як истгоҳ; вазни қиёсии нерӯи барқи истеҳсолнамудаи истгоҳҳои барқии калонтарин ба микдори умумии нерӯи барқи дар як сол истеҳсолкардаи ҳамаи нерӯгоҳҳо ҳисоб карда мешаванд.

Дар соҳаҳои мошинсозӣ, саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, саноати кимиё, ки маҳсулотҳои гуногуннамуд истеҳсол ме-кунанд, дараҷаи тамаркузи истеҳсолот бо нишондиҳандаҳои арзишӣ ҷен мегардад.

Дар баъзе корхонаҳо, ки маҳсулоти якхела, ё гуногуни бо ҳам монандро истеҳсол менамоянд, дараҷаи тамаркузро метавон бо ченакҳои аслӣ ё худ шартӣ-аслӣ ҳисоб кард. Масалан, шакар бо тонна, консерваҳо – бо қуттиҳои шартӣ, тракторҳо бо дона ё иқтидори мӯҳаррикҳо ба ҳисоби қувваи асп ва ғайра.

Шумораи миёнасолонаи ҳайати кормандони саноатӣ-истеҳсолӣ тавсифиҳандаи андозаҳои корхона аз лиҳози истифодаи меҳнати фардӣ аст. Аммо вобаста ба пешрафти илмӣ-техникӣ, хусусан, механикунонӣ ва автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ шумораи кормандон дар аксар корхонаҳо иҳтисолӣ гашта, арзиши фондҳои асосии истеҳсолӣ меафзояд, ки ин нишондиҳандаҳо ҷанбаҳои гуногуни раванди тамаркузи истеҳсолотро тавсиф медиҳанд.

Бояд зикр кард, ки дараҷаи баланди тамаркуз ҳанӯз даракдиҳандаи самаранокии иқтисодии истеҳсолот нест, зоро байни нишондиҳандаи тамаркузи истеҳсолот ва нишондиҳандаҳои иқтисодии он иртиботи бевосита вуҷуд надорад. Агар корхона андозаҳои калон дошта бошаду соҳтору ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот барои ҳамон соҳа мақбул набошанд, пас

дарацай тамаркузи истеҳсолот нишондихандаи самаранокии истеҳсолот буда наметавонад,

Ҳангоми банақшагирии тамаркузи истеҳсолот бояд ба тайёр кардани маҳсулоти якчинса ё аз лиҳози соҳторӣ-технологӣ ҳаммонанд, ё худ иҷроиши корҳои якхела дар корхонаҳои андозаашон мақбул, диққат дода шавад.

Дар вакти муайян кардани дарацай тамаркузи истеҳсолоти саноатӣ таъсири омилҳои берунаву дохилистеҳсолиро низ бояд аз мадди назар берун намонд.

Омилҳои дохилиистеҳсолӣ бо андозаҳои мақбули истеҳсоли маҳсулот аз нуқтаи назари истифодаи ҳаддалимкон бештари захираҳои истеҳсолӣ, муайян карда мешавад.

Ба омилҳои беруна нақлиёт, андозаҳои захираҳои ашёи хом, мавҷудият ё имкони ҷалби қувваи корӣ, захираҳои обӣ, шароити иқлими ғайра дохил мешаванд.

Пешрафти илмӣ-техникӣ ба омилҳои дохилиистеҳсолӣ ва беруни таъсири хеле калон дорад (такмили ташкилу идоракунин истеҳсолот, ивазкунии як намуди ашёи хом бо намуди дигар, ивазкунии як воситаи нақлиёт бо намуди дигар ва ғайра).

Дарацай тамаркузи истеҳсолот ва андозаҳои мақбули дар асоси вай муайяншавандай корхонаҳо ба ҷойгиршавии ҷуғрофии саноат ва ноҳиябандии ҷуғрофӣ вобастгии зич дорад. Ҷойгиршавии ҷуғрофии сарчашмаҳои ашёи хом, маводи сӯҳт ва захираҳои меҳнатӣ ҳудудҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ оқилонаи тамаркуз ва андозаҳои мақбули истеҳсолотро муқаррар мекунад.

12.2. Самтҳо ва намудҳои маҳсусгардонии истеҳсолот

Дар саноат тақсимоти хусусӣ ва воҳидии меҳнат мавҷуд аст. Дар асоси тақсимоти хусусий меҳнат соҳаҳои алоҳида, мисли металлургияи сиёҳ, саноати ангишт, мошинсозӣ ва зерсоҳаҳо ба мисли дастгоҳбарорӣ, шакл мегиранд. Дар асоси тақсимоти хусусии меҳнат қорхонаву комбинатҳо арзи вучуд мекунанд.

Тақсимоти меҳнат ба тафриқабандии намудҳои алоҳидаи кор меорад, вале тамаркузи он дар асоси афзоиши ҳаҷми ҳар як намуди муҳталифи меҳнат то меъёрҳои аз назари иқтисодӣ

мақбул ба такрори дастчамъии амалиёту равандҳо, яъне истеҳсолоти маҳсусгардонидашуда меорад. Ҳамин тавр, маҳсусгардонӣ, аз як тараф, натиҷаи тақсимоти чамъиятии меҳнат бошад, аз тарафи дигар, натиҷаи тамаркузи истеҳсолоти якчинса ба шумор меравад. Пас, хулоса мебарояд, ки маҳсусгардонӣ ягонагии диалектикийи ду раванди мутақобил мебошад: тафриқабандӣ ва тамаркуз.

Маҳсусгардонии истеҳсолоти саноатӣ дар се намуди асосӣ амалий мегардад: ашёвӣ (предметӣ), ҷузъӣ (деталӣ), технологӣ (марҳилавӣ).

Маҳсусгардонии ашёвӣ (предметӣ) ҷамъшавии истеҳсоли маҳсулоти тайёрро барои истеъмоли пурра дар корхонаҳои алоҳида тавсиф мекунад. Мисоли чунин маҳсусгардонӣ заводи автомобилбарорӣ, корхонаи дӯзандагиро ҳисобидан мумкин аст.

Маҳсусгардонии ҷузъӣ (деталӣ) ҷамъшавии истеҳсоли кисмҳои алоҳида, ҷузъҳои маҳсулотро дар корхона тавсиф мекунад. Мисоли чунин намуди маҳсусгардонӣ дар саноати мошинсозӣ заводи поршенбарорӣ, заводи истеҳсоли кисмҳои эҳтиёти шуда метавонад; дар соҳаи кимиё – корхонаи истеҳсоли ҷузъиёт аз пластмасс; дар соҳаи саноати пойафзол – корхонаи истеҳсоли ҷузъҳои болои пойафзол, истеҳсоли ҷузъҳои таги пойафзол.

Маҳсусгардонии технологӣ (марҳилавӣ) – ин чунин намуди маҳсусгардонӣ мебошад, ки дар он давра ё амалиёти ҷараёни технологӣ ба истеҳсолоти мустақил ҷудо карда шуда дар корхонаи алоҳида гузаронида мешавад. Масалан, заводи рехтагарӣ, ки барои заводҳои мошинсозӣ, фабрикаи ресандагӣ, ки барои фабрикаи боғандагӣ маҳсулот мерасонанд, аз мисолҳои намоёни маҳсусгардонии технологӣ ба шумор мераванд.

Дар соҳаи маҳсусгардонӣ истилоҳҳои маҳсулоти «якчинса» ва соҳавӣ (профилий) истифода мешаванд,

Якчинсагии маҳсулот ё кори иҷрошаванда аз рӯи нишонаҳои конструкторӣ-технологӣ муайян карда мешавад. Меъёрҳои якчинсагӣ хеле гуногунанд: дар ҷои корӣ – амалиётҳои якхелаи ҷузъӣ, дар қитъа ё коргоҳи истеҳсолӣ – деталу қисматҳо, маснуот ё кори иҷрошавандае, ки

хусусиятҳои якхелаи техниқӣ дорад; дар корхона – маснуот ё коре, ки аз ҷиҳати техникиву соҳторӣ ҳаммонанданд.

Маҳсулоти соҳавӣ – мағҳуми хеле васеъ аст ва аксаран, ба корхонаву соҳаҳо нисбат дода мешавад. Ҳар як корхона барои истеҳсоли маҳсулоти муайянे соҳта мешавад, ки ин маҳсулот барояш асосӣ ҳисобида мешавад.

Дар соҳтори бозорӣ доимо намудҳои нави истеҳсолот пайдо мешаванд, ки ба қитъаҳои мустақил ва воҳидҳои истеҳсолӣ табдил меёбанд. Масалан, то ба наздикий муҳаррики автомобилҳо ва тракторҳо дар иттиҳодияҳои комплексии автомобилий ва тракторӣ тайёр карда мешуданд. Дар ҳоли ҳозир бошад заводҳои маҳсусгардонидашудае, ки ин ҷузъҳоро истеҳсол менамояд, хеле афзудааст.

Дар корхонаҳои тракторсозӣ ва мошинсозии ҳочагии қишлоқ низоми идоракунни маҳсусгардонии истеҳсолот кор карда шудааст. Мутобиқгардонии ҳамаи корҳоро шӯъбаву гурӯҳҳои маҳсусгардонӣ, ки дар пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ ташкил шудаанд, бар дӯш доранд.

Низоми идоракунни маҳсусгардонӣ коркарди пешбиниҳои дарозмуддатро дар назар дорад, ки баъдан амалӣ мешаванд.

Хангоми коркарди асноди техникии соҳтмони корхонаҳои нав ва таҷдиди корхонаҳои амалкунанда ба бунёди истеҳсолоти маҳсусгардониаш баланд, ки ашёи ҳом, масолех, нимсохтаҳо, асбобу анҷом, ҷузъҳои истеҳсолиро аз дигар корхонаҳои маҳсусгардонидашуда мегиранд, диққати қалон дода намешавад. Дар инкишофи маҳсусгардонӣ байни рушд ва навсозии номгӯи маҳсулот, аз як тараф ва афзоиши сустӣ миқдори корхонаҳои маҳсусгардонии ҷузъӣ ва технологӣ дошта аз тарафи дигар, зиддият пайдо мешавад. Масалан, мошинсозӣ, аллакай, садҳо ҳазор мошину асбобҳои гуногун мебарорад. Ҳамзамон миқдори деталҳои як мошин сол ба сол афзуда истодааст. Дар мошинҳои навбаромад миқдори ин деталҳо фаразан ду маротиба зиёд шуд. Ин зиддиятро бояд маҳсусгардонии деталий дар асоси якхелакунии маснуот ва қисмҳои он, густариши истифодаи деталҳои якхела дар маҳсулоти гуногун ва дар шароити иқтисоди бозорӣ – инкишофи корхонаҳои хурд, ки ин амалҳоро иҷро мекунанд, ҳал намояд.

12.3. Тарҳрезии дараҷаи маҳсусгардонии истеҳсолот

Ба инкишоғу тавсеаи маҳсусгардонии истеҳсолот дараҷаи стандартиқунонӣ таъсири ҳалкунанда мерасонад. Зеро инкишоғу тавсеаи маҳсусгардонии истеҳсолоти маҳсулоти мушаххасро бе нақшакашии рушди маҳсулоти аз ҷиҳати соҳториву технологӣ яқцинса тарҳрезӣ намудан имкон надорад. Ҳар қадаре, ки дараҷаи стандартиқунонӣ баланд бошад, ҳамон қадар дараҷаи маҳсусгардонии истеҳсолот зиёд шуданаш мумкин аст.

Тадқиқотҳо ошкор намуданд, ки тавсифи микдории дараҷаи стандартиқунонӣ ва маҳсусгардонӣ то имрӯз муқаррар нашуда, муносабати байниҳамдигарии онҳо дар шакли вобастагии риёзӣ ифода наёфтааст. Барои таҳлили дараҷаи маҳсусгардонӣ интихоб ва асосноккунии меъёрҳое лозиманд, ки:

- ба дараҷаи маҳсусгардонӣ баҳои ягонаи мутлақ дода, имкони қиёси маҳсусгардонии як корхонаро бо дигар корхона дар як вақт медиҳанд;
- самаранокии иқтисодии нисбии маҳсусгардониро нишон медиҳанд;
- имкони агрегатиқунониро аз зинаҳои пасти истеҳсолот (қитъа, коргоҳ) то зинаҳои болоӣ (корхона, соҳа ва умуман, саноат) медиҳанд;
- ба тағирии дараҷаи техникии истеҳсолот зуд ҷавоб мегӯянд;
- ҳисобкунӣ, тарҳрезӣ ва ҳисобдории содда дошта бошанд;
- истифодай васеъро соҳиб бошанд.

Таҳлили ин талабот ошкор менамояд, ки меъёри маҳсусгардонӣ оддӣ буда наметавонад. Вай бояд нишондиҳандаҳои ҳиссai маҳсулоти соҳавӣ, стандартиқунонӣ, самараи иқтисодии аз ҳисоби маҳдудсозии номѓӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда бадастомада, муҷаҳҳазсозии технологиро фарогир бошад.

Бо назардошти ин нишондиҳандаҳо меъёри умумии маҳсусгардонии корхона ё соҳа дар нисбати маснуоти намуди ј аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$Ej = (\eta m_1 x_{\text{ист}} j x_{\text{нед}}) / \eta T \cdot t_j$$

ки ин чо: ղм1 – нишондиҳандай ҳиссаи маҳсулоти соҳавӣ (тафриқабандии корхона дар ҳудуди соҳа ва берун аз он);

ղСТ – нишондиҳандай стандартикунонӣ (нақши стандартикунонӣ дар тағйирёбии дараҷаи маҳсусгардонии истеҳсолот);

ղэj – самараи иқтисодӣ (ҳиссаи самараи иқтисодии нақшавӣ-амалӣ), ки аз гузаронидани чорабиниҳои бо маҳсусгардонии истеҳсоли маснуоти намуди јалоқаманд, ба даст меояд;

ղТ.Т.ј – чораҳои тайёрии технологи корхона барои истеҳсоли маснуоти намуди ј.

Меъёри умумикардашудаи маҳсусгардонӣ дар ҳудуди $0 < Ej < 1$ ҷойгир аст.

Зарифҳои ղм1, ղэj, ղТ.Т.ј, ба маҷмӯи истеҳсолии таҳлилшаванда саҳт вобастагӣ доранд ва барои ҳисобкунни ҳар як ҳолати мушаххас доим истифода шуданашон мумкин аст. Онҳоро метавон дар намуди ягон зариб умумӣ гардонид:

$$K = (\varrho_m \times \varrho_e) / \varrho_{T.T.j}$$

Он гоҳ формулаи соддаеро ҳосил мекунем, ки алоқамандии меъёрҳои маҳсусгардонӣ ва стандартикунониро ифода мекунад, яъне:

$$Ej = K \times \varrho_{ST}$$

Аксаран, маъсалаи стандартикунонӣ вобаста ба нақшаҳои маҳсусгардонии истеҳсолот ҳал мешавад ва он гоҳ тарҳрезии дараҷаро дар мувофиқат бо нисбати ղСТ.ј = $K^{-1} \times E$ – гузаронидан мумкин аст. Вақте меъёри умумии беҳина (оптималӣ)-и маҳсусгардонӣ Ej опт ба даст меояд, ղС.ј опт -ро низ ёфтани мумкин аст.

Риоя намудани нисбатҳои мӯътадили дараҷаҳои стандартикунонӣ ва маҳсусгардонии истеҳсолот имкон медиҳад, ки нақшаҳои илман асосноки инкишифу амиқгардонии истеҳсолот тарҳрезӣ шаванд.

12.4. Кооператсиякунонии истеҳсолот

Зери мағҳуми кооператсия кардани истеҳсолот алоқаҳои истеҳсолии корхонаро барои истеҳсоли муштараки маҳсулоти

ниҳој мифаҳманд. Кооператсияи истеҳсолӣ натиҷаи ногузири маҳсусгардонии соҳаву корхонаҳо барои истеҳсоли кисмҳои алоҳида, масолеҳ ва агрегатҳои мошину таҷҳизот, дигар маснӯоту маҳсулот мебошад.

Цараёни кооператсия – ин расонидани маҳсулоти нимтайёри ҷамъшаванда ва иҷроқунии корҳо барои талаботи истеҳсолоти муайян, робитаи таъминкунандагон бо ҳаридорони мушаххаси намуди муайянни маҳсулот, кори таъминкунандагон бо истеъмолкунандагони муайян, ки маҳсулоти тайер истеҳсол мекунанд ё бо ташаккули маҳсулоти нимтайёр шуғл меварзанд, мебошад.

Кооператсиякунониро аз рӯи принципҳои соҳавӣ ва ҳудудӣ ҷудо мекунанд, ки кооператсияи соҳавӣ боз ба дохилисоҳавӣ ва кооператсияи ҳудудӣ ба дохилиноҳиявӣ ва байниногоҳиявӣ тақсим мешавад.

Кооператсияи дохилиноҳиявӣ ба пешрафти маҷмӯавии ҳоҷагиҳои ноҳияи алоҳида мусоидат намуда, шарти муҳими истифодаи беҳтари захираҳои маҳаллӣ ва имконоти истеҳсолӣ ба шумор меравад. Аммо аз рӯи бисёр маснуоти саноатӣ кооператсия дар доираи як ноҳияи иқтисодӣ на ҳама вақт имкони истифодаи оқилонан иқтидорҳои истеҳсолии корхонаро медиҳад. Дар ин ҳолатҳо ташкил намудани кооператсияи байниногоҳиявӣ мувофиқӣ матлаб аст.

Кооператсиякунонӣ дар мошинсозӣ, саноати ҳӯрокворӣ, саноати сабук, саноати коркарди чӯб хеле густариш ёфтааст.

Дараҷаи кооператсия бо нишондиҳандаҳои асосии зерин муайян карда мешавад:

- вазни қиёсии маснуоту маҳсулоти нимтайёри ҷамъшаванда, ки дар натиҷаи кооператсия ба даст меояд, дар арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона;

- вазни қиёсии маҳсулоти нимтайёри берун аз корхона истеҳсолшаванда дар ҳаҷми умумии истеҳсоли онҳо ва дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти корхона;

- шумораи корхонаҳое, ки бо корхонаи мазкур робитаи кооператсия доранд.

Дар шароити муосир дар натиҷаи вайроншавии низоми кооператсияи байнисоҳавию байниминтақавӣ корхонаҳои қалоне, ки номгӯи васеи маҳсулотро истеҳсол мекарданд, зарари

калон диданд. Аксар маврид, онҳо маҷбур шуда истодаанд, то ки истеҳсолоти қисму деталҳои ҷамъшавандаро дар худи корхона ба роҳ монанд, ки ин чиз ба дараҷаи самаранокии истеҳсолот таъсири манғӣ мерасонад.

12.5. Самаранокии иқтисодии маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунонӣ

Самаранокии иқтисодии маҳсусгардонӣ ин натиҷаи ҷорабиниҳои ташкилӣ-нақшавӣ ва баланд бардоштани дараҷаи техникии истеҳсолот мебошад. Самаранокии ҷорабиниҳои ташкилӣ-нақшавӣ дар меҳнат ва камшавии ҳароҷоти шартӣ-доимии воҳиди маҳсулот зоҳир мешавад. Аслан, қисми асосии самараи иқтисодии маҳсусгардонӣ дар натиҷаи баландшавии дараҷаи техникии истеҳсолот ва сифати маҳсулот дар як вақт амал мекунад.

Тамаркузи истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати соҳторӣ ва технологӣ яқчинса (яъне маҳсусгардонидашуда) имкон медиҳад, ки унсурҳои меҳнативу молӣ-ашёвии истеҳсолот самаранок истифода шаванд.

Самаранокии иқтисодии маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунонии истеҳсолоти саноатӣ бо як қатор омилҳо муайян карда мешавад.

Маҳсусгардонӣ барои ташкили раванди бефосилаи истеҳсолот шароит фароҳам меорад: ҳамаи раванди истеҳсоти маҳсулот ба амалиётҳои нисбатан хурд тақсим мешаванд, ки ҳар яки онҳо бо ҷойҳои корӣ (аз рӯи раванди технологӣ) пайванд мегарданд.

Маҳсусгардонӣ равандҳои истеҳсолиро ба қисматҳо тақсим намуда, гуногуншаклии олотҳои маҳсуси меҳнатро таъмин мекунад, барои ҷорӣ намудани ҷараёнҳои пешқадами технологӣ, воситаҳои самараноки мөханикунонӣ ва автоматикунонии пурраи истеҳсолот шароити мусоид меофарад.

Маҳсусгардонӣ истифодаи оқилона ва пурраи таҷҳизотҳои амалқунандаро фароҳам меоварад.

Маҳсусгардонӣ имкони ҳарҷӣ бештар содда намудани соҳтори истеҳсолии корхона, яъне таркиби коргоҳу ҳочагиҳои асосӣ, ёрирасон ва хизматрасонро медиҳад. Ҳар қадар номгӯи

маҳсулоти аз чиҳати технологӣ якчинса кӯтоҳ бошад (яне истеҳсолот ҳар қадар амиқтар маҳсусгардонӣ шуда бошад), ҳамон қадар миқдори ками ҷузъҳои сохторӣ ба таркиби корхона шомил мешаванд.

Дар асоси маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунонии истеҳсолот бо таъминкунандагону истеъмолкунандагон робитаҳои устувор барқарор мешаванд, ки имкони беҳбуд ва соддашавии таъминоти моддӣ-техникий ва фурӯшро фароҳам меорад.

Дар шароити маҳсусгардонии истеҳсолот дараҷаи баланди таҳассуси кормандон талаб карда мешавад, зеро дар раванди истеҳсолӣ техникаи мураккабу гуногуннамуд мавҷуд аст ва истифодаи моҳиронаи онҳо аз коргарон дониши амиқу васеи технико талаб мекунад.

Самаранокии иқтисодии шартӣ – солонаи (қиёсии) маҳсусгардониро аз рӯи формулаи ҳароҷоти ба як ҳолат овардашуда (бо назардошти тағиیرёбии арзиши аслӣ ва ҳароҷоти нақлиётӣ) ҳисоб кардан мумкин аст:

$$Cc = [(Aa1 + Xn1) - (Aa2 + Xn2)] \times A2,$$

ки ин ҷо:

Aa1 ва Aa2 – арзиши аслии пурраи воҳиди маҳсулот то ва баъди гузарониданн маҳсусгардонӣ;

Xn1 ва Xn2: – ҳароҷоти нақлиётии интиқоли маҳсулоти тайёр то ва баъди гузаронидани маҳсусгардонӣ;

A2 – ҳаҷми солонаи истеҳсоли маҳсулот (аз рӯи нақша) пас аз гузаронидани маҳсусгардонӣ.

Самараи иқтисодии солонаи маҳсусгардониро бошад, аз рӯи формулаи зайл ҳисоб мекунем:

$$Cc.c = [Aa1 + Xn1 + Eh \times K1 - (Aa2 + Xn + Eh \times K2)] \times A2^1,$$

ки ин ҷо:

Eh – зарibi мейёрии маблағгузорӣ;

K1 ва K2 – маблағгузориҳои қиёсӣ то ва баъди гузаронидани маҳсусгардонӣ;

A2¹ – ҳаҷми солонаи истеҳсоли маҳсулот (ҳақиқӣ) пас аз гузаронидани маҳсусгардонӣ.

Самараи иқтисодӣ – сарфай меҳнати фардӣ ва дар мол таҷассумёфта мебошад, ки бо нишондиҳандаҳои пулӣ ё натуралий ифода ёфтааст (дар ҳолати мазкур чун натиҷаи маҳсусгардонӣ ҳисобида мешавад).

Боздеҳи маблағгузорӣ барои ба амал баровардани маҳсус-гардонӣ аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$T = K - \Phi / C_{c.c.}$$

ки ин ҷо:

K – ҳаҷми маблағгузорӣ барои гузаронидани маҳсусгардонӣ муайян шудааст:

Φ – арзиши фондҳои асосӣ, ки дар натиҷаи маҳсусгардонӣ озод гашта ва ба дигар истеҳсолот фиристода ё фурӯхта мешаванд.

Бо мақсади боз ҳам дақиқтар асоснок кардани самаранокии маҳсусгардонӣ нишондиҳандаҳои ҳусусии дигарро низ истифода бурдан мумкин аст: коркарди миёнасолонаи як коргар, меҳнатғунҷоиш, масолеҳғунҷоиш, боздеҳи фондҳо, фоиданокӣ ва ғайра.

Агар ҳароҷоти асосӣ дар фосилаҳои вақт нобаробар тақсим шавад ё ҳуд ҳароҷоти ҷории истеҳсолот ҳангоми истифода сол ба сол тағиیر ёбад, ҳангоми ҳисобкунии самараи иқтисодии солона омили вақт бо роҳи истифодаи зариби ба як ҳолат овардани ҳароҷоти гуногунвақта дар лаҳзаи ҷорӣ, ба назар гирифта мешавад:

$$dT = (1 + E) t.$$

ки ин ҷо:

E – меъёри ба як ҳолат овардан (0.1);

Z – шумораи солҳо аз соли дуюми амали ҳароҷот ва гирифтани натиҷа аст.

Ҳароҷоту натиҷаҳои гирифтаро то соли ҳисобӣ ба dT зарб мекунанд, пас аз ибтидои соли ҳисобӣ ба ин зариб тақсим менамоянд.

Боби 13. Самаранокии иқтисодии истеҳсолот дар корхона

- 13.1. Моҳият, маҳак ва нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсолот
- 13.2. Самаранокии иқтисодии умумӣ ва қиёсии хароҷот
- 13.3. Самтҳои асосии баландбардории самаранокии истеҳсолот

13.1. Моҳият, маҳак ва нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсолот

Иқтисоди бозаргонӣ аз ҷиҳати моҳияти худ воситае ба шумор меравад, ки мусоидаткунандай рушди ҳосилнокии меҳнат ва афзоиши самаранокии истеҳсолот аст.

Самаранокии иқтисодии истеҳсолот ҳамчун натиҷабаҳши раванди истеҳсолӣ, таносуби байнӣ натиҷаҳои дар раванди истеҳсолот ба даст омада ва хароҷот муайян карда мешавад. Умуман, самаранокии иқтисодӣ ҳамчун таносуби самараи иқтисодӣ (натиҷа) бар хароҷот ё захираҳо, ки ин самараро ба миён овардаанд, муайян карда мешавад. Пас, дараҷаи самаранокии иқтисодӣ бо роҳи муқоисаи ду бузургӣ муайян карда мешавад, яъне бо ҳаҷми самараи иқтисодӣ ва андозаи хароҷот ё захираҳо. Дараҷаи самаранокии иқтисодӣ ба он баҳо медиҳад, ки корхона бо чӣ гуна хароҷот самараи иқтисодӣ ба даст овардааст.

Хусусияти мураккаби иқтисодиёт ва маҷмӯи муносибатҳои гуногуншакли он дар рафти андоза кардани самараи иқтисодӣ вобаста ба миқёсу доираи истеҳсолот (ҳочагии ҳалқ, соҳаҳои он, соҳаи саноат, корхона) ва самтҳои тараққиёти он, истифодабарии нишондиҳандаҳои муайянро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, самараи иқтисодиро метавон ба воситаи чунин нишондиҳандаҳои арзишӣ ба монанди андозаи маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, даромади миллӣ, фоида (даромад), ҳаҷми маҳсулоти умумӣ, ҳаҷми маҳсулоти ба фурӯш баровардашуда ва

фурӯхташуда, андозаи харочоти моддӣ ва меҳнатии сарфашуда, пастшавии арзиши аслӣ ва ғайра, андозагирӣ кард.

Дар рафти муайян намудани андозаи самараи иқтисодӣ, инчунин, нишондиҳандаҳои аслӣ ба монанди нишондиҳандаҳои пастшавии меҳнатғунҷоиши маҳсулот, камшавии харочоти масолех, сӯзишворӣ, қувваи барқ ба як воҳиди маҳсулот, камшавии вазни аслии маҳсулот, баландшавии сифати мол ва ғайра истифода карда мешаванд.

Натиҷаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ низ дар рафти муайян намудани самаранокии иқтисодии истеҳсолот мақоми маҳсусро доранд. Ин натиҷаҳо дар асоси чунин нишондиҳандаҳо, ба монанди афзоиши шуғли аҳолӣ дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ, самаранокии истифодаи қувваи корӣ, баландшавии маданияти истеҳсолот дар корхона, беҳтар шудани шароити меҳнат ва техникаи бехатарӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи кории коргарон ва ғайраҳо муайян карда мешавад.

Зарурати истифодаи маҷмӯи нишондиҳандаҳо барои баҳодиҳии самаранокии иқтисодии истеҳсолот, инчунин, бо сабаби ҳусусиятҳои гуногуни харочот ва захираҳо, ки бо табииати иқтисодии ҳуд на ҳама вақт муқоисашавандаанд, пеш меояд. Дар рафти баҳодиҳии самаранокии иқтисодии истеҳсолот харочоти меҳнати фардӣ ва ҷамъиятӣ, ашё ва воситаҳои меҳнат истифода карда мешаванд. Ҳамчун, мебояд харочоти ҷорӣ ва харочоти яқдафъагиро фарқ кард. Харочоти ҷорӣ ба истеҳсол намудани ҳар як воҳиди маҳсулот вобаста мебошад, ки дар муддати сол, моҳ доимо сарф карда мешаванд ва арзиши аслии маҳсулотро ташкил медиҳанд.

Харочоти яқдафъагӣ дар шакли харочот барои бунёди фондҳои асосӣ ва афзоиши фондҳои гардон хизмат мекунанд. Сармоягузории асосӣ барои бунёди фондҳои асосӣ, техникаи нав, афзоиши фондҳои гардон як маротиба дар оғози ба истифода додани онҳо равона карда мешавад. Сармояи иқтисодиро бошад корхона, ҷамъият баъд аз ба истифода додани воситаҳои нави меҳнат, дар натиҷаи афзоиши фондҳои истеҳсолӣ доимо дар тӯли ҳамаи мӯҳлати истифодабарии онҳо мегирад.

Ба хотири дуруст муайян намудани самтҳои асосии баландбардории самаранокии иқтисодии истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва

корхонаи алоҳида мебояд меъёру нишондиҳандаҳои самарано-
киро муқаррар соҳт.

Ҳосилнокии меҳнати ҷамъиятӣ (Ҳ ҷамъ) чун таносуби даромади миллӣ (ДМ) бар шумораи миёнаи коргарони машғули соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ (Шк) ҳисоб карда мешавад:

$$\text{Ҳ ҷамъ} = \frac{\text{ДМ}}{\text{Шк}}$$

Тавре маълум аст, даромади миллӣ арзиши дар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ аз нав оғаридашударо ифода мекунад. Ба маънои дигар, вай он қисми маҳсулоти умумии ҷамъиятист, ки пас аз ихроҳи ашёи ҳом, маводи сӯҳт, қувваи барқ ва дигар вазонти истеҳсолоти дар раванди истеҳсолӣ сарфшуда, боқӣ мемонад. Даромади миллӣ чун маҷмӯи маҳсулоти софи ҳамаи соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ҳисоб карда мешавад. Дар навбати ҳуд, маҳсулоти софи соҳаи алоҳида чун фарқи маҳсулоти умумӣ ва ҳарочоти моддии истеҳсолӣ ҳисоб карда мешавад.

Дар баъзе соҳаҳои муайяни истеҳсолоти моддӣ ҳосилнокиро аз рӯи маҳсулоти умумӣ ҳисоб мекунанд. Ҳангоми муқоисаи суръати рушди ҳосилнокии меҳнати ҷамъиятӣ бояд қиёси нишондиҳандаҳоро риоя намуд. Дар ин маврид, даромади миллиро бо нарҳҳои қиёсӣ ҳисоб кардан лозим аст.

Меҳнатғунҷоиш, масолеҳғунҷоиш, сармояғунҷоиш ва фондғунҷоиш нишондиҳандаҳои муҳиме мебошад, ки самаранокии иқтисодии ҷамъиятиро тавсиф медиҳанд.

Меҳнатғунҷоishi маҳсулот бузургии ба нишондиҳандаи ҳосилнокии меҳнати фардӣ баръакс мебошад, ки чун таносуби миқдори меҳнати дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ сарфшуда бар ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсолгашта ҳисоб карда мешавад:

$$M = \frac{T}{Q};$$

ки ин ҷо:

M – меҳнатғунҷоishi маҳсулот;

T – миқдори меҳнати дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ сарфшуда;

Q – ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсолшуда (чун қоида, маҳсулоти умумӣ).

Масолеңғұнчоиши маңсулоти қамъияті чун таносуби харочоти ашёи хом, масолең, маводи сұхт, кувваи барқ ва дигар предметҳои меңнат ба маңсулоти умумии қамъияті муайян мешавад. Масолеңғұнчоиши маңсулоти соҳа (иттиҳодия, корхона) чун таносуби харочоти моддій бар ҳақми умумии маңсулоти истеҳсолшуда мүқаррар мегардад:

$$m = \frac{X_m}{Q}.$$

ки ин чо:

m – дараңаи масолеңғұнчоиши маңсулот;

X_m – ҳақми умумии харочоти моддій барои истеҳсоли маңсулот дар ифодаи арзиш;

Q – ҳақми умумии маңсулоти истеҳсолшуда (чун коида маңсулоти умумй).

Камшавии масолеңғұнчоиши маңсулот барои ҳочагии халқи мамлакат самаранок аст. Зеро дар арзиши аслии маңсулоти саноаттің тақрибан 3/5 ҳиссаи харочот барои хариди масолең, ашёи хом, маводи сұхт, кувваи барқ рост меоянд.

Нишондиңдандаҳои сармояғұнчоиши маңсулот то дараңае қаробат доранд. Сармояғұнчоиши нисбати бузургии сармоягузориро бар афзоиши ҳақми маңсулоти дар натиҷаи ин чорабинің ба даст оянда, нишон медиҳад:

$$K_g = \frac{K}{Q},$$

ки ин чо:

K_g – сармояғұнчоиши маңсулот;

K – ҳақми умумии сармояи гузошташаванда;

Q – афзоиши ҳақми маңсулоти истеҳсолшаванда.

Фондғұнчоиши маңсулот бо таносуби арзиши миёнаи фондҳои асосии истеҳсолии ҳочагии халқ бар ҳақми умумии маңсулоти истеҳсолшуда ҳисоб карда мешавад:

$$f = \frac{F}{Q},$$

ки ин чо:

f – фондғұнчоиши маңсулот;

F – арзиши миёнаи фондҳои асосии истеҳсолий;

Q - ҳацми умумии маҳсулоти истеҳсолшуда (чун қоида, маҳсулоти умумӣ)

Фондғунҷоишро низ чун сармояғунҷоиш метавон бо истифодай нишондиҳандаи даромади миллӣ (ба ҷои маҳсулоти умумӣ) ҳисоб намуд.

Дар соҳаҳои алоҳидай ҳочагии халқ, хусусан, дар саноат истифодай васеи нишондиҳандаи боздехи фондҳоро мушоҳида намудан мумкин аст. Ин нишондиҳанда ба нишондиҳандаи фондғунҷоиш баръакс буда, дар бобҳои дигар мавриди баррасӣ қарор мегирад.

13.2. Самаранокии иқтисодии умумӣ ва қиёсии ҳароҷот

Нишондиҳандаҳои дар боло зикргашта хусусияти истифодай маҳдуд доранд ва ҳамаи онҳо (файр аз нишондиҳандаи ҳосилнокии меҳнати ҷамъияти) тавсифи пурраву ҳамаҷонибаи самаранокии иқтисодиву ҳароҷотро намедиҳанд.

Барои пайдоиши тасаввуроти пурра дар бораи самаранокии умумии ҳароҷот тавсифи умумигардонидашудаи нишондиҳандаҳои арзишӣ ва аслӣ лозим аст. Самаранокии иқтисодии умумӣ ва қиёсии ҳароҷот ба ҳамин мақсад истифода мешавад.

Дар банақшагирий ва лоиҳагирий самаранокии умумии иқтисодӣ чун таносуби самара бар сармояи гузошта, самаранокии қиёсӣ бошад, чун таносуби фарқи ҳароҷоти ҷорӣ бар фарқи сармоягузориҳои имконпазир муайян карда мешавад. Ҳамзамон самаранокии иқтисодии умумиву қиёсӣ пуркунандай ҳамдигаранд. Самаранокии иқтисодии умумии ҳароҷот вобаста ба ҳисобирии ҷои самаранокии иқтисодии умумӣ, чун таносуби афзоиши даромади миллии истеҳсолшуда (ё маҳсулоти соғ) бо нарҳҳои қиёсии (ΔDM) бар сармоягузориҳои ин афзоишро таъминкарда (K), ҳисоб карда мешавад.

$$C_{и.у.} = \frac{\Delta DM}{K}$$

Барои мӯҷтамеҳои ҳочагии халқ, соҳаҳои алоҳида ва ҳамчунин, шаклҳои такрористеҳсоли фондҳои асосӣ (аз наъмуллаҳкунонии техникий, таҷдид ва васеъкунии корхонаву

ташқилот) самаранокии иқтисодии умумии харочот чун нисбати афзоиши фоида (камшавии харочоти истеҳсолӣ) ё худ даромади корхона ($\Delta \Phi$) бар сармоягузориҳо (К) муқаррар мешавад:

$$C_{к.с.} = \frac{\Delta \Phi}{K},$$

Барои корхона, коргоҳ, дигар иншооти аз нав сохташаванда ва ҷорабиниҳои алоҳида, самаранокии иқтисодӣ (Ск.) чун таносуби фоидаи банақшагирифташуда бар сармоягузориҳо (арзиши сметавӣ) ҳисоб карда мешавад:

$$C_{к.с.} = \frac{(H - A_a)}{K},$$

ки ин ҷо:

H – истеҳсоли солонаи маҳсулоти бо нархи миёнаи фурӯши корхона аз рӯи лоиҳа ё бизнес-нақша;

A_a – харочоти истеҳсолии (арзиши аслии) солонаи маҳсулот (аз рӯи лоиҳа) баъди сохтану азхуд кардани иқтидорҳои истеҳсолии нав.

Нишондиҳандаҳои дигари самаранокии маблағгузории асосӣ мӯҳлати харочотбарорӣ мебошанд, ки вақти ҷуброни харочотро нишон медиҳад. Ин мӯҳлат чӣ қадаре, ки кӯтоҳ бошад, ҳамон қадар барои корхона самараноктар аст, чунки дар корхона бештар шароит мӯҳайё мешавад, ки як қисми фоидаро барои аз нав таҷҳизонидани истеҳсолот, истифодаи технологияи навин, истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, равон намояд.

Нишондиҳандаи мӯҳлати харочотбарории маблағгузории асосӣ ($T_{харч.}$) дар корхонаҳои фаъолияткунанда чунин ҳисоб карда мешавад:

$$T_{харч.} = \frac{K}{\Delta \Phi},$$

ки ин ҷо:

K – ҳаҷми маблағгузории асосӣ;

$\Delta \Phi$ – афзоиши фоидаи корхона, ки аз ҳисоби сармоягузориҳои асосӣ таъмин карда шудааст.

Дар корхонаҳои соҳташаванд бошад, мӯҳлати харочот-барории маблағгузории асосӣ чунин ҳисоб карда мешавад:

$$T_{\text{харч.}} = \frac{K}{(H_a - A_a)},$$

ки ин ҷо:

K – ҳаҷми маблағгузории асосӣ;

H_a – арзиши солонаи истеҳсоли маҳсулоти фурӯшии лоиҳавӣ;

A_a – арзиши аслии маҳсулот

Самаранокии иқтисодии умумии харочот бо мөъёр ва нишондиҳандаҳои мувофиқи давраҳои пешина ҳамчунин, бо нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсолии ширкату корхонаҳои дигар муқоиса карда мешаванд.

Ҳангоми муқоисаи имкониятҳои гуногуни қарорҳои техникиву ҳочагидорӣ, ҷойгиркунонии корхона ва мұchtameҳои он, таҷдиди техникии корхонаҳои амалкунанда ё соҳтани корхонаҳои нав, интихоби маҳсулоти ивазкунанда, ҷорикуни намудҳои нави техника ва амсоли инҳо, самаранокии иқтисодии қиёсии харочотро ҳисоб мекунанд. Нишондиҳандай асосӣ ҳадди ақалли харочоти ба як ҳолат овардашуда мебошад, ки дар натиҷаи ҳисобкуни самаранокии иқтисодии қиёсӣ мүайян мешавад. Харочоти ба як ҳолат овардашуда барои ҳар як вариант ҷамъи харочоти ҷорӣ (арзиши аслӣ) ва сармоягузориҳои дар мувофиқат бо мөъёри самаранокӣ ба гуногунандозагии якхела овардашударо ифода мекунад:

$$ZPi = Ci + Eh \times K < min$$

ки ин ҷо:

ZPi – харочоти ба як ҳолат овардашудаи варианти додашуда;

Ci – харочоти ҷорӣ (арзиши аслӣ) аз руи ҳамон вариант;

K – сармоягузориҳо аз рӯйи ҳар як вариант;

Eh – зарibi мөъёрии самаранокии иқтисодии маблағгузории асосӣ.

Аҳамияти воқеии зариби додашуда ба ҳолати умумии ин-кишофи иқтисодиёти миллӣ ва хусусан суръати таваррум, вазъи сармоягузорӣ ва ғайраҳо вобаста мебошад.

Бояд қайд намуд, ки муайянсозии самаранокии иқтисодии харочот аз рӯи марҳалаҳои ҷорикунӣ ва самтҳояш хусусиятҳои худро дорост. Масалан, ҳангоми баҳодиҳии самаранокии харочот барои бунёди асосӣ, моддӣ-техникиӣ, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ, ки ба такмили истеҳсолоти моддӣ равона шудааст, дар баробари натиҷаҳои иқтисодӣ натиҷаҳои иҷтимоӣ ва экологӣ низ зоҳир мешаванд. Ин натиҷаҳоро наметавон бо баҳои арзишӣ ифода намуд:

- аз байнравии меҳнати душвори ҷисмонӣ;
- беҳбуди шароити меҳнат;
- баландбардории дараҷаи техникаи бехатарӣ;
- бартарафсозии ҷароҳатгирии истеҳсолӣ ва бемориҳои қасбӣ;
- беҳсозии вазъи муҳити атроф, пайванди суръатфизиои тараққиёти илмӣ-техникиӣ;
- ҷорӣ намудани усулҳои нави ташкили меҳнат, истеҳсолот ва идоракунӣ.

Ҳангоми муайян намудани самаранокии харочот аз рӯи барномаҳои мақсаднок, самаранокии умумӣ ва самаранокии ҷорабиниву вазифаҳои алоҳида, ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҳол, нишондиҳандаҳои самаранокии умумӣ аз рӯи марҳалаҳои ҳисобии гирифтани самара ва амаликунии харочот муайян карда мешаванд. Аз рӯи барномаҳои мақсаднок, нишондиҳандаи умумии самаранокӣ таносуби маҳсулоти ниҳоии барнома (дар ифодаи арзишӣ ё аслӣ) бар харочоти пурраи (бо назардошти соҳаҳои алоқаманд)-и бунёди барнома, ба шумор меравад.

Аз нахвмусаллаҳсозии техникиӣ ва таҷдиди таркибӣ аз шаклҳои созгори тақористеҳсоли фондҳои асосии корхонаҳо ҳисобида мешаванд. Ҳангоми ҳисобкунии самаранокии харочот барои ин мақсад, аз меҳнат озодшавии шартии коргарон ва сарфи захираҳои масолеҳу сӯзишворӣ – энергетикӣ чун

нишондиҳандаҳои иловагӣ истифода мешаванд. Ҳамзамон ҳисоб кардани самаранокии ҳароҷот барои соҳтмони нав ҳангоми васеъкунии корхонаҳои амалкунанда бо муқоисаи ҳатмии самаранокии азnavмусаллаҳсозии техниқӣ ва таҷдиди таркибии ин корхонаҳо, сурат мегирад. Дар ин маврид, ҳамаи ҳароҷот ҳатто ҳароҷоти созмондиҳии иншоотҳои зерсоҳтори (инфраструктура)-и иҷтимоӣ низ ба назар гирифта мешавад. То як дараҷа вақти гузаронидани ин ҷорабиниҳо, инчунин, оқибатҳои иҷтимоии соҳтмони нав ё тавсееи корхонаҳои амалкунанда, мисли беҳбуди шароити меҳнат, пешгирии ифлосшавии муҳити атроф, низ дар назар аст.

Зерсоҳтори истеҳсолӣ дар ҳоҷагии ҳалқ мавқеи намоёнро ишғол мекунад. Иншооти ҳамаи намудҳои нақлиёт: алоқа, таъминоти газу нафт, қувваи барқ, об, таъминоти моддӣ – техниқӣ (анборҳо, маҳзанҳо ва ғайра) шомили зерсоҳтори истеҳсолианд. Маҷмӯаҳои коркарди аҳбор ва техникаи ҳисоббарор, мұҹтамеҳои шабакаҳои муҳандисӣ ва робитавӣ низ доҳили таркиби зерсоҳтори истеҳсолианд. Ба сифати самараи ҳароҷот дар инкишофи зерсоҳтори истеҳсолӣ дар ҳудравандҳои зерро ғунҷоиш додааст:

- камшавии ҳароҷот барои тараққиёти соҳаҳои асосии истеҳсолоти моддӣ дар натиҷаи инкишофи соҳаҳои зерсоҳтор;
- беҳшавии маҳсусгардонӣ ва кооператсиякунонии истеҳсолот;
- баландбардории эътимоднокӣ ва коркарди аҳбор;
- суръатфизоии гардиши воситаҳои гардону захираҳои моддӣ ва аз ин ҳисоб ихтисоршавии захираҳои камистифода дар соҳаҳои асосӣ;
- камшавии арзиши аслии маҳсулоти соҳаҳои асосӣ дар натиҷаи таъсири зерсоҳтор;
- ихтисор ва барҳам хӯрдани талафи масолеҳу таҷҳизот ва дигар зарарҳои моддӣ;
- самараи иҷтимоӣ дар шакли таъсири соҳаҳои зерсоҳтор ба густариши номгӯи хизмат ба сифати хизматрасонӣ, сарфай вақти шахсии аҳолӣ ва дигар оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ.

Ҳангоми муайян кардани самаранокии харочоти соҳаи ғайриистехсолӣ натиҷаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии бадастоянда бо харочоти барои ба даст овардани ин натиҷаҳо сарфшаванда муқоиса карда мешаванд. Ва ниҳоят, самаранокии иқтисодии харочот дар иншооти ҳифзи табиат ба муқоисаи самараи ҳифзи табиат, ки дар натиҷаи нигаҳдошти вазъи доимии табиат (ҳангоми азхудкунин минтақаи нав), беҳ, кардани ҳолати экологиии муҳити атроф ё камқунии зарар аз ифлосшавии он (дар минтақаи азхуднамуда) ба даст меояд, бо харочоти барпокунӣ ва инкишофи иншооти ҳифзи табиат, муайян карда мешавад.

Ҳисобкунии самаранокии иқтисодии ҳам умумӣ ва ҳам қиёсии харочот бояд бо нишондиҳандаҳои дар боло овардашуда маҳдуд нагарданд. Барои ҳаматарафа асоснок кардан ва таҳлили самаранокии иқтисодии харочот, ошкорсозии заҳираҳои баландбардории самаранокии онҳо ҳангоми қабули қарорҳои муҳим нишондиҳандаҳои иловагиро бояд истифода кард, ки паҳлӯҳои алоҳидай самараи гирифташавандаро инъикос мекунанд. Ба ин нишондиҳандаҳо ҳосилнокии меҳнат, боздеҳи фондҳо, маблағгузориҳои қиёсӣ, сарфай ашёи хом, масолех, сӯзишворӣ, энергия, камшавии харочоти истехсолот, натиҷаҳои иҷтимоӣ шомиланд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ вазифаи асосии фаъолияти ҳоҷагидории корхонаҳо, ширкатҳо ба даст овардани фоида, ватъмин намудани даромаднокии зарурӣ аст. Аммо ин ҷо масъалаи дигар пеш меояд, ки корхонаро аз истифодай воситаҳои номақбули фоидагирӣ чи гуна манъ кард? Воситаҳои ба дастоварии фоидаро чӣ гуна оқилона маҳдуд намуд? Зоро имрӯзҳо корхона метавонад ҳам аз ҳисоби камқунии харочоти истехсолот, баландбардории сифати мол, сарфай заҳираҳои истехсолӣ ва ҳам аз ҳисоби маҳсулоти камёфт ва баландкунии нарҳ, бе баланд бардоштани сифат фоида гирад.

Корхона, одатан, фоидай аз ҳисоби камқунии арзиши аслии маҳсулот ба даст овардаашро барои гузаронидани чорабиниҳои ташкилий – техникий, баландбардории ҳосилнокии

мехнат, сарфаву истифодай оқилонаи захираҳои истеҳсолӣ, беҳдошти истифодай фондҳои асосӣ ва иқтидорҳои истеҳсолӣ равона мекунад. Дар ҳамин замина имкон дорад, то афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ба даст ояд, ки дар натиҷаи он вазни қиёсии ҳарочоти шартӣ-доимӣ дар таркиби арзиши аслии маҳсулот нисбатан кам гардад.

Бояд дар назар дошт, ки бо ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ, барҳамдиҳии камёбии мол, инҳисори истеҳсолкунандагони алоҳида, барои корхона танҳо як роҳи зиёд намудани фоида – афзоиш бахшидан ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва ҳамзамон камкуни харочоти истеҳсоли он боқӣ мемонад.

13.3. Самтҳои асосии баландбардории самаранокии истеҳсолот

Муносибатҳои бозорӣ зарурати амалисозии тағйиротҳои куллиро дар иқтисодиёт – соҳаи ҳалкунандай фаъолияти инсон тақозо мекунад. Мебояд таҳаввули бузургро сӯи интенсивикунии истеҳсолот амалӣ карда, ҳар як корхона, ташкилот, ширкатро ба истифодай пурра ва аввалдараҷаи омилҳои сифатии рушди иқтисодӣ равона соҳт. Барои иқтисодиёти бозорӣ дараҷаи баланди ташкил ва самаранокӣ, кувваҳои истеҳсолкунандай инкишофёфта ва муносибатҳои истеҳсолии мунаzzам, механизми хоҷагидории мураттаб лозим аст.

Омили муҳимтарини баландбардории самаранокии истеҳсолот тараққиёти илмӣ-техникӣ буд ва мемонад. То замонҳои охир тараққиёти илмӣ-техникӣ бо роҳи таҳаввулотӣ инкишоф меёфт, ба такмили технологияи ҷорӣ, таҷдиди машину таҷҳизотҳо аҳамияти бештар медоданд. Ҷунин ҷорабиниҳо боздехи муайян, vale noctis таъмин мекарданд.

Омилҳои ҷорабиниҳои коркард ва ҷорикунонии техникаи нав нокифоя буданд. Дар шароити муосири шаклгирии муносибатҳои бозорӣ тағйиротҳои инқилобиву сифатӣ, гузаронингоҳи инқилобиву сифатӣ – ӯйнӣ ёфтад.

риш ба технологияи навин, таңдиidi қуллии техникиву технологий ва истифодаи оқилонаи навовариҳои илмӣ, техникӣ, иқтисодӣ, ташкилий, экологӣ ногузир аст.

Самтҳои асосии тараққиёти илмӣ-техникӣ, азхудкунии ва-сеи технологияи пешқадам: лазерӣ, плазмавӣ, технологияҳо бо истифодаи фишорҳои баланд, импулсӣ ва автоматикунонии истеҳсолот – инкишофи автоматикунонидашудаи мунъатиф, ки ҳосилнокии баланди меҳнатро таъмин менамояд, бунёд ва истифодаи намудҳои нави маҳсулоти металлӣ, пластмасс, композитҳо, хокаҳои металлӣ, сафолӣ ва дигар масолеҳи пешрафтаи конструксионӣ мебошанд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, ҳусусан, дар марҳилаҳои ибтидоии он чорабиниҳои илмӣ-техникӣ аҳамияти муҳим қасб мекунанд. Дар аксар колективҳои меҳнатӣ роҳбарони корхонаҳо қисмати асосии фоидай софро ба фонди истеъмолот равона соҳта, ба ҳавасмандии моддии меҳнат аҳамияти қалон медиҳанд. Чунин принсипи кор боиси дар оянда ба рақобат тоб наовардану муфлишавии корхона мегардад. Аз ин хотир, колективҳои меҳнатиро лозим аст, ки барои навсозии истеҳсолот, барои ҳариди техникаву технологияи нав, оваридан ва азхудкунии маҳсулоти нав маблағҳои бештаре ҷудо созанд.

Гайр аз ин, барои фабрикияти эҷодкоронаи олимон, муҳандисон, тарҳкашон (конструкторон), коргарон заминаи устувори ташкилий, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бояд фароҳам оварда шавад. Зоро таҷдиidi техникиву технологий, тағйиротҳои қуллии ташкилий, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар якҷоягӣ ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат меоварад. Дар қатори чорабиниҳои номбурда ҷорикунии техникаву технологияи нав, шаклҳои пешқадами ташкили илмии меҳнат, такмили ба меъёргирии он, устуворсозии тартибу интизоми меҳнатро низ метавон зикр намуд, ки мусоидаткунандай афзоиши самаранокии иқтисодиву иҷтимоии истеҳсолот мебошанд.

Омили дигари муҳими кам кардани ҳароҷоти истеҳсолӣ ва баландбардории самаранокӣ истифодаи низоми сарфакорӣ мебошад. Сарфаи захираҳо ба сарчашмаи асосии таъмини талабо-

ти рұзағзуни сұзишворй, ашёву масолеҳ ва қувваи барқ бояд табдил ёбад. Дар шароити иқтисоди бозорй сарфакорона истифода намудани ашёву масолеҳ мазмуни ағзун кардан захираҳои онҳоро дорад. Баробари ин сарфакорй ба корхона имконият медиҳад, ки харочоти истеҳсолиро паст намояд ва эхтиёчот ба қувваи корй ва маблағгузориҳои асосиро хеле кам кунад.

Ағзоиши самаранокии иқтисодии истеҳсолот то дараңай муйаян ба истифодаи оқилонаи фондҳои асосй вобастагй дорад. Барои ин бояд бефосилагии истеҳсолот, истифодаи шиддатноки иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуда, боздеҳи ҳадди аксари маҳсулнокии ҳар як дастгоҳ, ҳар як метри мураббаъ майдони истеҳсолии корхона бояд таъмин гардад.

Таҷрибай корхонаҳои пешқадами ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки самаранок истифода кардан фондҳои асосии истеҳсолот, ағзоиши боздеҳи фондҳо ба баланд шудани дараңай даромаднокии корхона мебарад.

Боби 14. Банақшагирии фаъолияти корхона

- 14.1. Таркиб ва намудҳои банақшагирий
- 14.2. Банақшагирии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот
- 14.3. Бизнес-нақша ҳуҷҷати муҳими нақшагирии фаъолияти корхона
- 14.4. Таҷрибаи хориҷии банақшагирий

14.1. Таркиб ва намудҳои банақшагирий

Самаранокии фаъолияти корхона аз бисёр ҷиҳат ба ҳолатҳои зерин вобастагӣ дорад, аз ҷумла: дуруст муқаррар намудани миқдору сифат ва мӯҳлатҳои истеҳсоли маҳсулот дар робита бо арзаву тақозои бозор, интихоби технология ва шаклҳои ташкили мақбули истеҳсолот, таъминоти саривақтӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳо, бузургии сармояи асосиву гардон, шаклҳо ва усулҳои фурӯши маҳсулот ва ғайра.

Ҳар як корхона новобаста аз шакли ташкилӣ-ҳуқуқиаш ба нақшагирий машғул мешавад. Нақшагирий ин ҷараёни асосноксозӣ ва интихоби мақсадҳои корхона барои марҳилаи муайян, самтҳои асосӣ ва қарорҳо бо коркарди технологияи муайян барои ноилшавии он мебошад. Бояд қайд намуд, ки иқтисоди бозорӣ нисбат ба иқтисоди пешинаи планӣ, ба нақшагирий бисёртар гирифтор аст.

Фарқияти асосӣ дар он аст, ки дар шароити бозор субъекти нақшагирий дигар мешавад. Нақшагирий, ки қаблан вазифаҳои давлат ва мақомотҳои он буд, бевосита ба корхонаҳо гузаштаанд, ки ин зарурати дар сатҳи корхона ба роҳ мондани нақшай стратегии инкишофро тақозо менамояд. Вобаста ба ин принсип ва шаклҳои нақшагирий дар корхона тағиیر меёбад.

Дар назария ва амалия, одатан, нақшагирии директивӣ ва индикативиро фарқ мекунанд. Нақшагирии директивӣ барои объекти нақшагирий ҳарактери ҳатмӣ дорад. Ин намуди нақшагирий дар сатҳи идоракунии давлатӣ ва соҳибкорӣ қабул карда мешавад.

Нақшагирии индикативӣ, аксаран, дар макросатҳо истифода мешавад. Индикаторҳои нақшагирии индикативӣ ҳарактери ҳатмӣ надоранд. Онҳо параметр ва самти инкишофи иқтисодиётро, ки дар натиҷаи коркард ва ташаккули самти сиёсати иқтисодӣ-иҷтимоии мақомоти таҳиянамуда муайян мегардад, тавсиф медиҳанд.

Нақшай индикативӣ консепсияи умумии инкишофи иқтисодӣ-иҷтимоии давлат, ояндабинии инкишофи иқтисодӣ-иҷтимоиро дар бар мегирад. Фарқияти асосии нақшагирии индикативӣ аз директивӣ дар он аст, ки нақшагирии мазкур ҳарактери тавсиявӣ дорад. Корхонаҳо дар амалисозии нақшагирии индикативӣ аз рӯи яке аз шаклҳои зерин иштирок мекунанд: 1) иштирок дар барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва минтақавӣ; 2) таъмини маҳсулот, иҷрои кор ва расонидани хизмат ба эҳтиёҷҳои давлатӣ.

Аз рӯи мӯҳлатнокии давраи нақшагирии онҳо ба нақшаҳои дарозмуддат, миёнамуддат, кӯтоҳмуддат ва аз рӯи муҳимиёти мақсадҳои гузошташуда ба нақшагирии стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ, ҳадафҳои инвеститсионӣ ва бизнес-нақшагирий таҳсим мешавад.

Нақшагирии стратегӣ бо пайдарпайии зерин таҳия карда мешавад:

- а) муайянкунии бизнес (интихоби намуди фаъолият);
- б) ҳадафҳои (миссияи) бизнес (мақсадҳои пайгиришаванд ва андозагирии онҳо);
- в) стратегияи функционалӣ (стратегия дар соҳаи таҳқиқ ва коркарди маркетинг, истеҳсолот, инвеститсия, молия ва захираҳои меҳнатӣ);
- г) буҷетгирӣ (таҳияи буҷетҳое, ки амалишавии стратегия, нақша ва барномаҳоро таъмин мекунанд).

Нақшагирии тактикӣ ин ҷараёни ташкили заминаҳо барои амалисозии имкониятҳои нави стратегияи корхона, асосноккунии мақсад ва воситаҳое, ки барои ноилшавӣ ба мақсадҳои пешакӣ муқарраршуда ва ё анъанавӣ қабулкардашуда заруранд, мебошад.

Нақшагирии фаврӣ бо мақсади мушаххаскунии нишондиҳандаҳои нақшай тактикӣ ва ҳалли масъалаҳои амиқи фаъолияти корхона дар марҳилаи кӯтоҳмуддат амалий карда мешавад.

вад. Нақшагирии фаврӣ бо сатҳи баланди мушаххассозии нақшаҳо, самти маҳдуд ва гуногуншаклии усулҳо ва методҳои истифодашаванда тавсиф дода мешавад.

Лоиҳаи инвестиционӣ ҳосияти дарозмуддатӣ дошта барои зиёдкунии иқтидорҳои истеҳсолӣ равона карда шудааст.

Бизнес-нақшагирий барои асосноккунии ташкили корхонаи нав, баромад ба бозор ва таъмини фоиданокии фаъолияти ҳоҷагидорӣ гузаронида мешавад.

Нақшаҳо, инчунин, вобаста аз нишонаҳои зерин тасниф карда мешаванд:

а) таркиби фаъолияти ҳоҷагидорӣ – нақшай таҳқиқот ва қашфиётҳо; истеҳсолот, бозоршиносӣ, фурӯш, ҳайат, ҳариди ашёи хом ва масолех, инвестиция, молиявӣ ва ғайра;

б) дараҷаи идоракунӣ ва соҳтори ташкилии корхона-корпоративӣ, фирмавӣ, нақшай корхонаҳои фаръӣ, филиал, низоми коргоҳии нақшагирий, низоми истеҳсолии нақшагирий;

в) соҳаи истифода – нақшагирии байнокоргоҳӣ, доҳили коргоҳӣ, бригадавӣ ва инфиродӣ;

г) объекти нақшагирий – нақшагирии мақсаднок, нақшагирии барномавӣ ва нақшагирии воситаҳо;

д) зарфияти нақшаҳо – агрегиронӣ ва ҷузъӣ;

е) фарогирии нақшаҳо – умумӣ ва хос;

ж) дараҷаи коркард: пешакӣ ва ниҳоӣ;

з) ҳамоҳангозӣ дар вақт – пайдарпай ва яквақта.

Раванди нақшагирий панҷ марҳиларо дар бар мегирад. Дар марҳилаи аввал, ояндабинӣ гузаронида мешавад. Дар марҳилаи дуюм, муқоиса ва интиҳоби вариантҳои инкишифии корхона амалӣ карда мешавад. Ин бо мақсади муқоисаи нақшаҳо ва интиҳоби варианти бештар мувофиқ гузаронида мешавад. Марҳилаи сеюм шаклгирии мақсад ва вазифагузорӣ мебошад. Марҳилаи чорум барномаи амалиётҳоро бо нақшаҳои корӣ дар бар мегирад. Дар ин марҳила пайдарпани иҷроиши вазифаҳо муайян карда мешавад. Дар марҳилаи панҷум баҳодиҳии арзишии барнома ва тақсимоти захираҳо, пеш аз ҳама, захираҳои молиявӣ ба роҳ монда мешавад.

Низоми нақшагириро таҳия намуда, корхона бояд мавқеъҳои зеринро муайян намояд: 1) мақсади ташкили нақшагирий; 2) мӯҳлати нақшагирий; 3) таҳияи шаклҳои зарурии

санадҳои нақшавӣ; 4) интихоби методологияи нақшагирӣ; 5) муайянкуни технология нақшагирӣ.

Методҳои нақшагирӣ дар корхона ин усулҳо ва роҳҳои муайянкунӣ ва ҳисобкуни нишондиҳандаҳои нақшавӣ мебошад. Методҳои зерини нақшагириро дар корхонаҳо истифода мекунанд:

- методи меъёри ё нормативӣ (дар асоси меъёр ва нормативҳо талаботи корхона ба захираҳои моддӣ, молиявӣ ва меҳнатӣ, инчунин, муайянкуни сарчашмаҳои таъмини онҳо ҳисоб карда мешавад);
- методи ҳисобӣ-таҳлилӣ;
- методи тавозунӣ (балансӣ);
- моделиронии иқтисодӣ-риёзӣ.

Нақшагирӣ дар корхона қисми таркибии идоракунии истеҳсолот мебошад. Бинобар ин, се шакли асосии идоракунии онро чудо намудан мумкин аст:

1. марказонидашуда;
2. ғайримарказонидашуда;
3. омехта.

Дар корхонаҳои бузурги (корпоратсияҳои) идоракунии марказӣ дошта, вазифаи идоракунии истеҳсолот ва нақшагирӣ низ марказонида шудаанд. Дар назди роҳбарияти олий ҳадамоти марказии нақшагирӣ фаъолият мекунад. Ҳадамоти мазкур бевосита ба директор ва ё ҷонишини ӯ тобеъ буда, ба коркарди нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамой машғул аст. Низоми мазкури идоракуний дорои бартарӣ ва камбузиҳост. Дар низоми мазкур ҳамоҳангозии фаъолияти корхона осон буда, таъминотҳои доҳили корхонавӣ ва байнкорхонавӣ ба осонӣ пайват карда мешаванд. Вале доираи низоми мазкур бо як мұchtamei корхонаҳои ба ҳам алоқаманд маҳдуд аст. Бо васеъшавии фаъолияти ширкат ва пурзӯршавии раванди диверсификатсия зарурати ғайримарказонидани низоми идоракунии доҳили-корхонавӣ ба миён меояд.

14.2. Банақшагирии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот

Шарти муҳими фаъолияти босамари корхона – таъмин на-мудани истеҳсолот бо фармоишҳои истеъмолкунандагон ме-бошад, ки дар асоси он нақшаҳои ҷорӣ ва фаврӣ-тақвимии кор-хона тартиб дода мешаванд.

Банақшагирии барномаи истеҳсолӣ муайян кардани ҳачми истеҳсоли маҳсулот, номгуӣ он, муддати тайёркунӣ, сифати маҳсулот ва ғайраро дар бар мегирад.

Ҳангоми муайян кардани ҳачми истеҳсолот бояд ба назар гирифт, ки корхона як ё якчанд намуди маҳсулотро истеҳсол мекунад.

Нақшай истеҳсолии корхона дар асоси фармоишҳои гириф-ташудаи шуъбаи фурӯш тартиб дода мешавад. Маҷмӯӣ фармоишҳои нақшай истеҳсолиро одатан, ба се қисмат тақсим мекунанд:

- фармоишҳои ҷорӣ, ки кори мунтазами ҳаррӯзai корхонаро таъмин мекунад;
- фармоишҳои миёнамӯҳлат, ки мӯҳлати иҷроишашон то 1-2 сол ва зиёдтар аст;
- фармоишҳои истиқболӣ, аз ҷумла, фармоишҳои пешби-нишаванда барои 2-5 ва зиёда солҳои оянда.

Фармоишҳои ҷорӣ, асосан, бо шартномаҳои аз тарафи шӯъбаи фурӯш басташаванда, мустаҳкам карда мешаванд. Истеҳсоли маҳсулоти бефармоиш танҳо дар асоси боварии қатъӣ доштани корхона оиди фурӯши bemoniia он ба роҳ монда мешавад.

Агар фармоишҳои миёнамӯҳлат ва истиқболӣ низ шартномабандӣ гарданд, он гоҳ кафолати хариди маҳсулоти навро ба якчанд сол ва ҳатто якчанд моҳ пештар дода метавонанд. Корхона агар маҳсулотҳои навро азхуд нақунад, ҳатари дар оянда пурра аз даст додани харидоронро дорад. Барои ак-сар корхонаҳо дар шароити муносибатҳои бозории идорана-шаванда бартарафсозии ҳавф имкон надорад, аммо ба хотири камкунии ҳавфи муфлишшавӣ кисми зиёди онҳо ба қоидаҳои зерин риоя менамоянд:

- маҳдудсозии раванди истеҳсоли маҳсулоте, ки барои бе фармоиши пешакӣ ба бозор баровардан, таъин шудааст. Ин гуфтаҳо маъни онро дорад, ки тамоми ҳисобу китобҳои пешакии арзиши аслии маҳсулот гузаронида шуда, таъминкунандагони эҳтимолии ашёи хому масолех, маснуоти борҷомавӣ муқаррар мегардад. Раванди тайёриро дар ҳамин марҳала то фармоиши воқеӣ нигоҳ медоранд;

- якнамудсозии ҳадди аксари қисматҳои васлкунанда, технологияҳои номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда бо дарназардошти ҳолате, ки фармоишгар аз маснуоти истеҳсолии ба роҳмондашуда агар даст қашад, имкони зуд ва бебоҳт ба истеҳсоли дигар маҳсулот гузаштан бошад;

- кӯшиши дарёftи бозори фурӯши барои корхона фоиданок, ки ғунҷоиши кофии фоидагириро дошта бошад ва кафолати пардоҳти маҳсулоту хизмати фурӯхтаро дихад. Ҳамзамон, корхонаро лозим аст, ки бозорҳои эҳтиёти фурӯшро низ ҷустуҷӯ кунад, то ки бозистии истеҳсолотро дар корхона роҳ надиҳад, ҳарчанд сатҳи даромаднокии ин бозор аз бозори асосӣ камтар ҳам бошад;

- корхона бояд кӯшиш кунад, ки маҳсулоти вай, ақаллан, аз ягон ҷиҳат нисбат ба моли рақибон бартарӣ дошта бошад. Ин ҳусусият бештар дар молҳое бояд риоя гардад, ки ба бозори нави фурӯш ворид мешаванд;

- тавсеаи тарғиботи маҳсулот бояд на танҳо оиди мавҷудияти мол ҳабар дихад, балки бовар кунонад, ки ҳаридор барои конеъ гардондани талаботи худ бояд маҳз ҳамин молро ҳаридорӣ намояд;

- корхона бояд кӯшиш намояд, ки барои ҳам таъминкунандагону ҳам истеъмолқунандагон шарики боэътиномод гардад, зеро шӯҳрати хубу бад зуд паҳн мешавад.

Бояд корхона ба таъминкунандагони ашёи хом, масолех, нимсохтаҳо, сӯзишворӣ, энергия ва пеш аз ҳама, ба сифати маҳсулоти ба воситаи кооператсия таъминшаванда, боэътиномодии таъминкунандагон, нархи маҳсулоти пешниҳодшаванда, қобилияти вобаста ба талаботи нави ҳаридор зуд дигаргун соҳтани кори худ ва ғайра, аҳамияти калон дихад.

Ҳангоми тартиб додани барномаи истеҳсолӣ корхона нишондиҳандаҳои аслӣ, аслӣ-шартӣ, меҳнатӣ ва арзиширо ис-

тифода мебарад. Ин имконият медиҳад, ки банақшагирӣ, ҳисобот ва назорати ичроиши нақшаҳо ба амал бароварда шавад. Яке аз нишондиҳандаҳои асосии барномаи истеҳсолӣ ин ченакҳои аслӣ мебошанд, чунки онҳо имконият медиҳанд, ки дараҷаи истифодаи дастгоҳҳо ва иқтидори корхона таҳлил карда шавад.

Нишондиҳандаҳои аслӣ бештар дар корхонаҳои соҳаи саноати истихроҷкунанда (ангаштсанг, саноати кухӣ) васеъ истифода бурда мешавад. Дар баъзе корхонаҳо нишондиҳандаҳои аслӣ-шартӣ (кувваи асп дар соҳаи тракторсозӣ, килономер дар соҳаи ресандагӣ, ҳазор қуттии шартӣ дар соҳаи консервбарорӣ ва ғайра) истифода бурда мешавад.

Дар таҷрибаи банақшагирии дохиликорхонавӣ нишондиҳандаҳои меҳнатӣ барои истеҳсоли маҳсулот васеъ истифода мешаванд.

Нишондиҳандаҳои арзишӣ, ки хусусияти чамъбастӣ доранд дар ҳама корхонаҳо истифода бурда мешаванд. Ба воситаи онҳо ҳаҷми маҳсулоти ба фурӯшрафта, маҳсулоти молӣ, умумӣ ва соғ ҳисоб карда мешаванд.

Маҳсулоти молӣ бо усули корхонавӣ ба нақша гирифта, ҳисоб карда мешавад. Ба таркиби он маҳсулоти тайёр ва нимтайёре, ки барои фурӯш тайёр карда шудааст, кору хизматҳое, ки хусусияти саноатӣ дошта, барои дигар корхонаҳову муассисаҳо ичро карда мешаванд, дохил мешавад.

Маҳсулоти умумӣ ин маҳсулоти молӣ ва тағиироти маҳсулоти боқимондаи нимтайёр дар аввал ва охири сол мебошад. Аммо ин нишондиҳанда аз камбудихо ҳолӣ нест, чунки ба он арзиши ашёи хом, масолех, маҳсулоти нимтайёри харидашуда ва ғайра дохил мешавад, яъне на ҳамаи он арзиши ҳиссаи худи корхона аст. Бинобар он нишондиҳандаи маҳсулоти соғро ҳисоб мекунанд. Барои ҳисоб кардани маҳсулоти соғ аз маҳсулоти умумӣ ҳароҷоти моддӣ тарҳ карда мешавад.

Аммо нишондиҳандаи муҳимтарини фаъолияти корхона дар шароити иқтисоди бозорӣ ин нақшай маҳсулоти ба фурӯшраванда мебошад.

Барои таъмини кори мӯътадил корхонаро лозим аст, ки бозори мӯътадилу доимии фурӯшро соҳиб ва дар ин иртибот,

маҳсулоти корхона бояд ба талаботҳои харидорон оиди сифат ва нарх ҷавобгӯ бошад.

Тавре маълум аст, сифати баланди маҳсулот, аксаран, бо ҳароҷоти иловагӣ робита дорад, аммо ин ба болоравии нарх меорад, ки ба фоидай харидор нест. Аммо аз ҷониби дигар, барои ба рақобат тоб овардан, корхона бояд маҳсулоти хушсифат истеҳсол қунад.

Аз ин рӯ, дар бозор вақтҳои гуногун худ аз худ бурриши қаҷхаттаҳои афзоиши нарх ва сифати маҳсулот рух медиҳад, ки таносуби ин нишондиҳандаҳои рақобаткунандаро барои категорияҳои гуногуни истеъмолкунандагон нишон медиҳад. Дар ин ҳолат, аққалан, се нуқтаи назар ба ҳисоб гирифта мешавад:

1) харидор ба сифати маҳсулот кам аҳамият дода, моли арzon мечӯяд;

2) нарху сифати мол харидорро қонеъ месозанд;

3) харидор тайёр аст, ки барои сифати баландтар бештар пардоҳт қунад.

Барои муайян намудани сабабҳои пастшавии ба рақобаттобоварии маҳсулот мутахассисони корхона (муҳандисон, иқтисодчиён, коргарони шӯъбай назорати техникий ва диг.) таҳлили ҳамаҷонибаи моделу соҳтор, технологияи истеҳсол, сифат ва нархи масолех, вазъи ташкили истеҳсолотро мегузаронанд.

Ҳамаи камбудиҳои ба ҷашм расида ба қисматҳо, амалиётҳои технологӣ, масолех гурӯҳбандӣ шуда ному наасаби шахсони масъули бартарафсозандай ин камбудиҳо муайян мегарданд. Нақша ва натиҷаи баландбардории рақобаттобоварии маҳсулот ба самъи ҳамаи коргарон расонида мешавад, ки ин имкон медиҳад, то нақшай истеҳсоли маҳсулот ва маҷмӯи фармоишҳо саривақт ва бо сифати баланд ичро шавад.

14.3. Бизнес-нақша ҳуҷҷати муҳими нақшагирии фаъолияти корхона

Бизнес-нақша ҷузъи асосии амалиёти соҳибкории корхона дар шароити иқтисоди бозорӣ мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки бизнес-нақша ҳамчун асоси баҳодиҳии оянда-

бинии ташкили амалиёти соҳибкорӣ ва инчунин амалигардонаи лоиҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти нав баромад мекунад.

Мафхуми «бизнес-нақша» дар амалияни ҳаррӯзai мо низ ҷорӣ шуда истодааст. Агар пештар ягон лоиҳаи муҳим бе асос ноккунин ҷиддии техникий-иқтисодӣ ва барномаи икроиш тасдиқ ва қабул карда намешуд, пас ҳоло бизнес-нақшаҳо ҳамчун ивазкунандай барнома ва асоснокии иқтисодии мақсад ва имкониятҳои соҳибкор бояд талаб карда шаванд. Талабот ба бизнес-нақшаҳо аз тарафи соҳибкорон ҳарчи бештар эътироф ва мақбул дониста мешавад. Чи хеле ки таҷрибаи чаҳонӣ нишон медиҳад, бизнес-нақша ба ҳама кас лозим аст: ҳам ба қасоне, ки аз онҳо барои татбиқи лоиҳаи амалиёти худ маблағ талаб кардан лозим меояд, ҳам ба коркуноне, ки меҳоҳанд ояндаи худро донанд ва вазифаҳои худро аниқ фаҳмида гиранд ва аз ҳама асосиаш, ба худи соҳибкор, то ин ки ақидаҳои худро аниқ таҳлил кунад, онҳоро дар тарозуи хирад воқеъбинона баркашад.

Бизнес-нақша барои пешакӣ муайян кардани мароми дилҳоҳ ва амалан икрошавандай амалиётҳои соҳибкорӣ, ки ба даст овардани мақсади дар пеш гузошташударо таъмин мекунанд, таъин шудааст. Ин маъни онро дорад, ки таҳти бизнес-нақша нақша-барномаи икроқунии аҳднома ва дар ин асос гирифтани фойдаро мефаҳманд. Ба ибораи дигар, ин маҷмӯи чорабиниҳо, амалиётҳои ба таври нақшавӣ ташаккулёфта мебошад, ки барои ба даст овардани натиҷаву мақсади гузошташуда, равона карда шудааст.

Азбаски бизнес-нақша олоти баамалбарории стратегияи инкишофи корхона мебошад, таркиби ин гуна ҳӯҷҷатҳо таҳминан якхела мешавад. Одатан, таркиби бизнес-нақша аз чунин қисмҳо иборат аст:

1. Сарсухан.
2. Тавсифи корхона.
3. Стратегияи бозоршиносӣ.
4. Нақшай навқунии истеҳсоли маҳсулот.
5. Нақшай истеҳсол ва фурӯши маҳсулот.
6. Нақшай таъминоти истеҳсолот.
7. Нақшай хизматрасонии истеҳсолот.
8. Нақшай инкишофи истеҳсолот.

9. Нақшай молиявии корхона.
10. Фаъолияти байналмиллалии корхона.
11. Инкишофи низоми идоракунӣ.
12. Ташкили баамалбарории бизнес-нақша.
13. Замима.

Бизнес-нақша ба соҳибкор ёрӣ мерасонад, ки ба ояндаи ин-кишофи кори худ назар афканад, тағйиротҳои имконпазир ва ҳалли масъалаҳоро дар оянда пешбинӣ намояд, амалиётҳои ҷориро назорат кунад ва ба равнақи фаъолияти соҳибкории худ баҳо диҳад.

Ҳамин тариқ, бизнес-нақша ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳо ва амалиётҳои аз рӯи вақт ва фазо ба ҳам алоқаманд ва аз рӯи мақсад ва захираҳо ба ҳам мувоғиқ кунонидашудаест, ки ба гирифтани фоида аз фаъолияти соҳибкорӣ нигаронида шудааст.

Албаттa, чунин таърифи бизнес-нақша то дараҷае мурakkab ба назар мерасад ва бояд қайд кард, ки баръакси барномаҳои маҷмӯии мақсаднок диққати асосӣ дар бизнес-нақша ба ҷиҳати молиявӣ-иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ дода мешавад.

Ҳамин тариқ, дар асоси бизнес-нақша ҳаргуна соҳибкор, корхона (ширкат) метавонад фаъолияти худро ташкил кунад ва истеҳсолоти самаранокро аз рӯи ҳамаи сamtҳои имконпази-ру фоидаовар ба роҳ монад.

14.4. Таҷрибаи хориҷии банақшагири

Солҳои 1970-90 аксарият корхонаҳои Ғарб ва корпоратсияҳо низоми идоракунии нақшагириро ғайримарказӣ гардониданд. Дар ихтиёри роҳбарияти ширкат танҳо нақшагирии корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва сиёсати молиявӣ боқӣ монду ҳалос. Вазифаҳои мазкури идоракунӣ дар ИМА 65-80% ва дар Ҷопон 75-90% корпоратсияҳо марказонида аст. Ба низоми нақшагирий соҳтори ташкилии корпоратсия таъсири муҳим мерасонад. Масалан дар корпоратсияҳои соҳтори минтақавӣ дошта, нақшагирии дарозмуддат бо дараҷаи баланди ғайримарка-

зонидан фарқ мекунад. Корпоратсияи сохтори глобалӣ дошта бо марказонидани нақшагирӣ фарқ мекунад яъне: нақшаҳо аз марказ ба шӯъбаҳои поёни дода мешаванд. Иштироки шӯъбаҳои поёни дар марҳилаи ибтидоии нақшагирӣ дар назар дошта мешавад.

Дар ширкатҳои бо низоми идоракунии ғайримарказонидашуда корҳои тадқиқотӣ дар шӯъбаҳои истеҳсолӣ ва корхонаҳои қалон марказонида шудааст. Махсусгардонии истеҳсолот дар шӯъбаҳо маҳсусияти корҳои таҳқиқотиро, ки истеҳсолоти мазкурро хизмат мерасонанд, тақозо менамояд. Дар ширкатҳо бо низоми идоракунии марказонидашуда шӯъбаи марказии таҳқиқот ва инкишоф мавҷуд аст, ки ба роҳбарияти олий тобеъ буда, талабот ба корҳои таҳқиқотии ҳамаи заводҳои ширкатро таъмин менамояд. Дар баъзан ширкатҳои ғайримарказонидашуда ҳадамоти марказии идоракунӣ дар қатори нақшабои дурнамо, инчунин, тафтиши муңтазами вазъияти ҳарочоти ҷории молиявии шӯъбаҳо ва корхонаро амалӣ менамояд.

Дар аксар ширкатҳои Гарб ҳадамоти марказии нақшагирӣ дар таркиби шӯъбаҳои маъмурияти болоӣ маҳсусан ҷудо карда шудааст, ки ин аҳамияти ҳамоҳангсозандагии ин ҳадамотро дар фаъолияти роҳбарӣ, баланд мегардонад. Бо ин мақсад дар баъзе корхонаҳо роҳбарони ин ҳадамот дорои салоҳиятҳои зиёд мебошанд. Вазифаи асосии ҳадамоти марказии нақшагирӣ ин ояндабинӣ, ки яке аз унсурҳои нақшагирии дурнамо мебошад, ба ҳисоб меравад. Ҳадамоти нақшагирӣ дар ин ширкатҳо катализатори фаъолсозии фаъолияти корхона мебошад. Ин ҳадамот вазифаи назоратӣ ва бартарфсозии камбудиҳо дар кури шӯъбаҳои маъмурияти болоӣ ва дигар ҳадамоти корхонаро иҷро мекунад. Ҳайати ҳадамоти марказии нақшагирӣ гуногун буда, ширкат қӯшиш менамояд ҳадамоти мазкурро аз ҳисоби муттҳассисони қобилиятдор ташкил намояд.

Дар қатори ташкил ва такмили ҳадамоти марказии нақшагирӣ дар ширкатҳои бузург навсозии ҳадамотҳои нақшагирии корхонаҳои тобеъ амалӣ карда мешавад. Ташкил ва навсозии ҳадамотҳои мазкури корхона шакли омодасозии ин ҷараёнҳоро ҳамчун гурӯҳи маҳсуси таҳқиқотӣ ва кумитаи роҳбариро (но-

зиротиро) ба вуҷуд оварданд. Ба вазифаҳои гурӯҳи таҳқиқотӣ коркарди низоми нақшагирии заводӣ ва назорат дохил мешавад. Барои ин дар аввал ҳама ҷараёнҳои истеҳсолӣ омӯхта, баъд усулҳои зарурии идоракунии ин ҷараёнҳо ва ҳаҷми ахбори зарурӣ барои назорати истеҳсолот муайян карда мешаванд.

Марҳилаи ибтидоии кори гурӯҳи таҳқиқотӣ дар бар мегирад: 1) омӯзиши амалиётҳои алоҳидаи истеҳсолӣ; 2) омӯзиши маҷмӯи амалиётҳои пайдарпай; 3) таҳияи номгӯи маълумотҳо, ки ҳар як амалиёт ва ҳамаи амалиётҳоро тавсиф медиҳад. Дар марҳилаи дуюм захираҳои маҳсулоти тайёр, ки барои таъмини бетанафуси истеъмолкунандагон зарур аст, муайян карда мешавад. Дар марҳилаи сеюм масоҳатҳои истеҳсолӣ, ки ҳангоми муайянкунии пасткунии ҳароҷоти истеҳсолӣ аҳамияти бештар доранд, ошкор карда мешаванд. Ин дар асоси пурсиши кормандон муайян карда мешавад. Марҳилаи чорум таҳияи номгӯи гурӯҳҳоро дар бар мегирад.

Боби 15. Идоракуни сифати маҳсулот дар корхона

- 15.1. Сифати маҳсулот ва нишондиҳандаҳои он
- 15.2. Низоми идоракуни сифат
- 15.3. Сифати маҳсулот ва ба бозори ҷаҳонӣ баромадан
- 15.4. Ташкили назорати сифати маҳсулот дар корхона
- 15.5. Сифати маҳсулот ва сертификатсия он
- 15.6. Таҷрибаи хориҷии идоракуни сифати маҳсулот

15.1. Сифати маҳсулот ва нишондиҳандаҳои он

Иқтисоди бозорӣ мубодилаи молӣ ва шакли арзишии ҳисоби ҳароҷоти меҳнатро пешбинӣ менамояд. Маҳсулоте, ки корхона истеҳсол менамояд, шакли молӣ дошта арзиши истеъмолӣ ва арзиш дорад. Ҳароҷоти истеҳсолкунандаро сатҳе эътироф мешавад, ки мол талаботи истеъмолкунандаро қонеъ созад, ҳусусияти истеъмолии маҳсулот нархи онро муайян мекунад.

Арзиши истеъмолӣ дар категорияҳои сифат ва миқдори маҳсулоти дар бозор фурӯҳташуда ифода мейёбад.

Сифат маҷмӯи ҳусусиятҳои объект мебошад, ки қобилияти қонеъсозии талаботҳои муқарраршуда ва пешниҳодшавандаро дар бар мегирад. Агар мағҳумҳои умумии сифатро ҷойгир қунонем, пас қатори зерин ба вучуд меояд: «ҳусусият» – «ҳосият» – «сифат». Тавсифи ин алоқамандии байни тағйирёбандаро тобеъ ва мустақил дар шакли матн, ҷадвал, формулаи математикӣ ва ё нақша мебошад.

«Ҳосият» ва «сифат» категорияҳои фалсафӣ буда, ҳамон тарафи ашёро ифода мекунанд, ки фарқият ва ё умумияти онро бо дигар ашёҳо нишон медиҳад.

Тадқиқотҳои солҳои охир нишон доданд, ки муваффақияти маҳсулот дар бозор аз сифати он вобаста аст. Дараҷаи сифат самти ноилшавӣ ба мақсад ва самаранокии фаъолияти молистеҳсолкунандаро таъмин менамояд. Барои баҳодиҳии дараҷаи сифати маҳсулот нишондиҳандаҳои алоҳидаи онро бояд муқоиса намуд.

Нақши тавсифи миқдории хосияти маҳсулотро, нишондиҳандаҳои сифат иҷро мекунанд. Низоми нишондиҳандаҳои дараҷаи сифати маҳсулот аз се гурӯҳ иборатанд:

а) Нишондиҳандаҳои воҳидии сифат (ҳосилнокӣ, вазни қиёсии маводҳои судбахш ва ғайра);

б) Нишондиҳандаҳои маҷмӯии сифат, ки маҷмӯи хосиятҳои маҳсулотро тавсиф медиҳанд (навъ, марка, синф);

в) Нишондиҳандаҳои ҷамъбастии сифат, ки дараҷаи сифати ҳама маҳсулотро дар маҷмӯъ нишон медиҳанд (вазни қиёсии спирти тоза дар ҳаҷми умумии спирти корхона истеҳсолкарда ва ғайра).

Нишондиҳандаҳои воҳидии сифати маҳсулот дар гурӯҳҳои зерин муттаҳид карда шудаанд:

а) нишондиҳандаҳои таъиноти техникий-иктисодӣ (ҳосилнокӣ, иқтидор, ва ғайра);

б) нишондиҳандаҳои эътимоднокӣ ва тӯлоният;

в) нишондиҳандаҳои технологӣ (масолеҳфунҷоиш ва меҳнатфунҷоиши маҳсулот);

г) нишондиҳандаҳои эстетикий (намуди зоҳирии маҳсулот);

д) нишондиҳандаҳои эргономикӣ (мувофиқати маҳсулот ба талаботҳои антропометрикӣ, физиологӣ ва равонӣ);

е) нишондиҳандаҳои стандарткунонӣ (тавсифи ҷузъҳои маҳсулот ва истифодаи такрории он);

ж) нишондиҳандаҳои ҳимояи патентию ҳуқуқӣ (дараҷаи ҳимояи патентии маҳсулот);

з) нишондиҳандаҳои иқтисодӣ (арзиши аслӣ, нарҳ, фоида, даромаднокӣ ва ғайра).

Миёни нишондиҳандаҳои иқтисодӣ нарҳи истеъмол, ки аз нарҳ ва ҳароҷоти истеъмоли он бар меояд, мавқеи муҳим дорад.

Нишондиҳандаҳои маҷмӯии сифат дар зинаҳои гуногуни идоракунии корхона ҳангоми таъмини иқтисодии чорабиниҳо оиди беҳсозии сифати маҳсулот ва баҳодиҳии рақобатпазирии маҳсулоти худӣ ва бегона истифода мешаванд.

Масалан, ҳангоми муайянкунии нарҳи мошинҳои электронӣ (ҳангоми муайян кардани нарҳи худӣ ва рақибон) формулаи Бериме истифода мешавад.

$$H_1 = H_0 \frac{X_1}{X_0} \cdot D,$$

дар ин чо:

H_0 ва X_0 – нарх ва харочоти сохтани воҳиди иқтидори мосини электронӣ аз рӯи маҳсулоти муайян;

H_1 , M_1 – нарх ва харочот барои сохтани воҳиди иқтидори мосини электронӣ, ки ба сифати базаи ҳисоб гирифта шудааст;

D – нишондиҳандай дараҷа ($0,5\text{--}0,7$).

Нишондиҳандажои ҷамъбастӣ дар сатҳи иқтисоди миллӣ истифода мешаванд. Ба сифати он вазни қиёсии маҳсулоти рақобатпазир дар ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии мамлакат, фоизи номгӯи маҳсулот аз шумори умумии он мувофиқи талаботҳои стандартҳои Созмони ҳамкории иттиҳоди Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва дигар стандартҳои байназархалқӣ, инчунин, стандартҳои дар ин ё он давлат қабул гардида, истифода мешаванд. Дар асоси нишондиҳандажои сифати маҳсулот аҳамияти маҳсулоти алоҳида ва маҷмӯи он ба инобат гирифта мешавад. Яъне баҳодиҳии сифати маҳсулот аз рӯи яке аз формулаҳои зерин амалӣ карда мешавад:

$$D_c = \frac{A_b}{A_a}, \quad (1)$$

ё ин, ки:

$$D_c = \frac{A_a}{A_b}, \quad (2)$$

дар ин чо:

D_c – дараҷаи сифати маҳсулот;

A_b ва A_a – нишондиҳандай аҳамияти воқеъӣ ва эталонии сифати маҳсулот.

Формулаи 1 ҳангоми баҳодиҳии хосиятҳои судбахши маҳсулот ва формулаи 2 ҳангоми баҳодиҳии хосиятҳои зиёнбахш ва зарароварии маҳсулот истифода карда мешавад. Файр аз нишондиҳандажои сифати маҳсулот, инчунин, нишондиҳандажои сифати меҳнат низ истифода карда мешаванд, ки ба онҳо фоизи ошкоркунии маҳсулоти нуқсдор дар корхона; фоизи маҳсулоти нуқси истеҳсолӣ дошта ва ғайра дохиланд.

Нишондиҳандаҳои қайдшуда унсурҳои муҳими низоми идоракунини сифати маҳсулот ба ҳисоб рафта, мувофиқати онҳоро бо тағиироти талаботҳои бозор таъмин менамоянд.

15.2. Низоми идоракунни сифати маҳсулот

Идоракунни сифати маҳсулот ин маҷмӯи чораҳои ба ҳам алоқаманде мебошад, ки муқарраркунӣ, таъмин ва нигаҳдории дараҷаи зарурии сифати маҳсулотро ҳангоми коркарди он, истеҳсол ва истифода ё истеъмоли он тавассути назорати мунтазами сифат ва таъсири мақсаднок ба шароит ва омилҳои ба сифати маҳсулот таъсиркунанда амалий менамояд.

Идоракунни давлатии сифати маҳсулот маҷмӯи чунин санадҳо ва амалиётҳоро дар бар мегирад:

- а) қонун ва санадҳои меъёри-хуқуқӣ;
- б) низоми давлатии стандартикунӣ;
- в) назорати давлатии риояи стандартҳо ва вазъи техникии ҷенкунанда;
- г) ҳисботҳои омории давлатии корхонаҳо оиди сифати маҳсулот;
- д) низоми корхонавии идоракунни сифати маҳсулот.

Таъмини хуқуқии идоракунни сифати маҳсулот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар марҳилаи ташаккулёбист.

Аҳамияти хуқуқии стандартҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо барои истифода аз ҷониби ҳамаи корхонаҳои истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулотро ҳатмӣ мебошад.

Дар рафти фаъолияти корхонаҳо як қатор стандартҳо истифода мешаванд, ки маҷмӯи муносибатҳои байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулотро ба танзим медароранд.

Стандартҳои ИСО силсилаи 9000-ро дар бар мегиранд:

- ИСО 9000 «Стандарт оиди идоракунни сифат ва таъмини сифат. Роҳнамо барои интихоб ва истифода»;
- ИСО 9001 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат ҳангоми лоиҳакашӣ, коркард, истеҳсол, васл ва хизматрасонӣ»;

- ИСО 9002 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат ҳангоми истеҳсол ва васл»;
- ИСО 9003 «Низоми сифат. Модели таъмини сифат дар раванди назорат ва озмоиши маҳсулоти тайёр»;
- ИСО 9004 «Идоракуни сифат ва унсурҳои низоми сифат. Сamtҳои асосӣ».

Се стандарти байналхалқии ИСО (9001, 9002, 9003) моделҳои низоми таъминоти сифатро дар марҳилаҳои гуногуни истеҳсоли маҳсулот дар бар мегиранд.

Стандарти байналхалқии қаблан таҳияшудаи ИСО 8402 «Фарҳанги истилоҳот» барои се стандарти дар боло қайдшуда асос мебошад.

ИСО 9000 хусусияти ба амалбарории низоми идоракуниро дар байни мағҳумҳои гуногуни сифат ҷорӣ намуда, қоидаҳои истифодаи моделҳои таъмини сифатро муайян мекунад.

ИСО 9004 тавсифи унсурҳои низоми сифатро, ки ба ИСО 9000 ва дигар стандартҳо ишора дорад, дар бар мегирад ва ҷорисозии стандартҳои силсилаи ИСО 9000 пайдарпай амалӣ карда мешавад.

Идоракуни самараноки сифати маҳсулот инкишофи бозор ва низоми принсипҳои муайянро тақозо менамояд, ки ба он асос меёбад. Принципи нисбатан маъмул дар ин соҳа ин принципи пешниҳоднамудаи Ф. У. Тейлор мебошад. Асоси принципи мазкурро муқаррарсозии талабот ба сифати маҳсулот ва назорати иҷроиши меъёрҳои муқарраршуда ташкил медиҳанд. Амалисозии принципи Ф. У. Тейлор дар сатҳи корхона дар заминай муқаррарсозии меъёрҳои истеҳсолӣ имконпазир мебошад.

Дар таҷрибаи ширкатҳои пешрафта концепсияи олими ҷононӣ доктор К. Исиқава маъмул аст. Ҷиҳати асосии концепсияи К. Исиқава таъмини гузариш аз идоракуни тоғозӣ ба идоракуни баргаштан ба номинал мебошад.

Принципи дигари идоракуни сифати маҳсулоти корхона ин мавҷудияти барномаи худии идоракунӣ мебошад. Ба сифати чунин барномаҳо бизнес-нақшай корхона, маҳсусан, қисмати ба тақмили маҳсулот баҳшидашудаи он доҳил мешавад. Унсурҳои барномаи баландбардории сифати маҳсулот ин ҷузъҳои ҳуҷҷатҳои техникий, стандартҳои маҳсулотҳои эталонӣ мебошад.

Принципи дигари идоракунии сифати маҳсулот ин зарурияти ба инобат гирифтани хусусияти ғайриустувор доштани объекти идоракунӣ мебошад. Ин ба ҷамъоварӣ ва коркарди ахбор дар бораи рақибон, омӯзиши самаранокии истифодаи маҳсулот ва ғайра алоқаманд аст.

Назорат аз болои амалишавии стратегияи идоракунӣ бо истифодаи принципи алоқаи баръакс таъмин карда мешавад ва ҳангоми идоракунии сифати маҳсулот ин принцип дар асоси омӯзиши талаботи бозор, санчиши мувофиқати маҳсулот ба ҳуҷҷатҳои меъёрий ва техникий амалӣ карда мешавад.

Сифати маҳсулотро ҳамчун низом баррасӣ намуда, бояд қайд намуд, ки он соҳтори зинагӣ дорад. Яъне ҳар як унсури он аз рӯи зинаҳои идоравӣ воситаи ноилшавӣ ба дараҷаи болотари он мебошад.

Нишонаи ягонагии сифати маҳсулот ҳамчун низом аз он дарак медиҳад, ки сифати маҳсулот маҷмӯӣ як қатор хосиятҳои ба ҳам алоқаманди маҳсулотро ифода мекунад. Хосиятҳои муқоисавии маҳсулотҳои муайян дар ҳамон як муддати вақт якхела мебошанд ва набудани як ё якчанд хосияти маҳсулот ба косташавии судбахшии он оварда мерасонад.

Ҳисоби тавсифи бонизоми маҳсулот ва риояи пайдарпайи принципҳои бунёди низоми идоракунии сифати маҳсулоти саноатӣ имконият медиҳад, ки дар таҷрибаи хоҷагидории корхона низомҳои самаранок ташкил карда шаванд.

Чунин низомҳо дар сатҳи давлат ва ё корхона ташкил карда шуда метавонанд хусусияти байналхалқӣ дошта бошанд.

15.3. Сифати маҳсулот ва ба бозори ҷаҳонӣ баромадан

Дар шароити пурзӯршавии ҷараёнҳои ҳамоишӣ дар хоҷагии ҷаҳонӣ баромадан ба бозори ҳориҷӣ бо маҳсулоти саноатӣ на танҳо масъалаи рӯзмарра, балки шарти самаранокии иқтисоди миллӣ мебошад. Баромадан ба бозори ҷаҳонӣ ҷаҳиши муайяне дар инкишофи корхона ба ҳисоб меравад ва барои ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ дар дараҷаи сифати маҳсулот афзалиятҳои инкишофро дарёфта кӯшишҳоро бояд ба ин самт равона соҳт.

Ба сифати мисол Кореяи Ҷанубиро овардан мумкин аст, ки дар он ҷо стратегияи ворид шудан ба бозори хориҷӣ кор карда баромада шудааст ва асоси онро панҷ самти инкишофи илмӣ-техникӣ ташкил медиҳанд. Имрӯз Кореяи Ҷанубӣ дар байни мамлакатҳои ҷаҳон аз рӯи ҳаҷми содирот дар ҷои 14 буда, дар соли 2010 маҷмӯи маҳсулоти миллиаш зиёда аз 1 трл. долларро ташкил дод.

Фарогирии ибтидоии ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ на он қадар васеъ буда, минбаъд одамон ва корхонаҳои зиёдро дархуд мегирад. Маркази он хусусияти фазо ва вақтиро соҳиб буда, аз рӯи принсипи инъикос соҳаҳои гуногунро дар бар мегирад.

Ҳангоми ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ инкишофи алтернативӣ рушд мекунад, ҳаракати иқтисодиёт тез шуда, тӯлонияти даврҳои инкишофи он қӯтоҳ мегардад. Самаранокии истеҳсолот баланд шуда, сатҳи некӯаҳволии аҳолии мамлакат боло меравад.

Ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ як қатор марҳилаҳоро дар бар гирифта, бо гузариши корхона ба муносибатҳои нав итном мепазираад.

Гояи ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ дар шаклҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Принсипҳои асосии баромадан ба бозори ҷаҳонӣ инҳоянд:

- Боварӣ ба он, ки ворид шудан зарур аст;
- Кор дар самти сифати маҳсулот бояд қисми таркибии стратегияи корхона бошад;
- Ба сифати самтҳои мақсадӣ бояд маҳсулот ва технологияи нав бошад;
- Омӯзиши доимии бозор бо мақсади баҳодиҳии қарорҳои стратегии имконпазир;
- Муносабати шарикона бо таъминкунандагон;
- Бетанаффусии омӯзиши муттаҳасисон ва маҳсусан, ҳайати роҳбарикунанда;
- Низоми бо маҷмӯи ҳүҷҷатҳо мустаҳкамшуда;
- Эҳтироми шахсияти ҳар як коргар, бовари ба он ва ба ӯ расонидани аҳбор дар бораи фаъолияти корхона;
- Ҷалби ҳамаи коргарони корхона ба «стратегияи ворид шудан»;

- Ошкорсозӣ, ташаккул ва истифодаи нерӯи дастаҷамъии кормандон;
- Ташаккули шароитҳо, ки фаъолгардонии коргарони корхонаро ба пиёда кардани стратегия таъмин менамояд;
- Ташкили самараноки меҳнат ва баландбардории дараҷаи маданияти коргарони корхона;
- Нигариши схолластикии баҳодиҳии кормандон;
- Мавҷудияти захираҳои молиявӣ.

Ворид шудан ба бозор дар асоси фаъолсозии инноватсиони-ву инвеститсионӣ амалӣ карда мешавад.

Навҷорисозиҳое (инноватсияҳое), ки тавсифи миқдорӣ доранд, ба панҷ гурӯҳ тақсим карда мешаванд.

Гурӯҳи якум – «тағйиротҳои сифатии мутобиқшавӣ» (ивазнамоии қисмҳои ёрирасони мошинҳо, конструксияи маҳсулот, тахассуси коргарон). Истифодаи ин навигариҳо нисбат ба маҳсулот тағйироти на он қадар назарраси ҷузъҳои онро дар бар мегирад.

Гурӯҳи дуюм – «тағйиротҳои сифатии варианти». Мақсади ин гурӯҳ аз такмилдиҳии муайяни хосиятҳои алоҳидаи унсурҳои аввала иборат мебошад.

Гурӯҳи сеюм – «ҷорисозиҳои сифатии насли нави маҳсулот». Нишонаи асосии маҳсулоти насли нав тақмили ҳамаи хосиятҳои судбахши унсури аввала аст, аммо консепсияи аввала ва принципи амали он дигар намешавад.

Гурӯҳи чорум – «тағйироти сифатии намудӣ». Гурӯҳи мазкур тағйироти аввалай унсурҳоро дар бар мегирад. Дар ин ҷо танҳо принципи ибтидой бетағириро боқӣ мемонад.

Гурӯҳи панҷум – «тағйиротҳои принсиپиалии сифатӣ» ҳам тағйироти консепсия ва принципи аввала ба вуҷуд меояд. Яъне ҷорисозии комилан тағйироти нав қашф карда мешавад. Чунин тағирир додани унсурҳои аввала пайдоиши гурӯҳи нави унсурҳоро дар назар дорад, ки ба вуҷудоии онҳо барои пайдоиши соҳаи нав замина шуда, асоси инқилоби илмӣ-техники мегарданд.

15.4. Ташкили назорати сифати маҳсулот дар корхона

Дар корхона амалиётҳои назоратӣ аз ҷониби ҳадамотҳо, коргоҳдо ва шӯъбаҳои гуногун амалӣ карда мешаванд.

Назорат аз болои истифодаи дурусти стандартҳо, шароитҳои техникӣ ва дигар ҳӯҷатҳои меъёрий-техникӣ дар ҷараёни тайёркунни истеҳсолот аз ҷониби ҳадамоти назорати меъёрҳо ба роҳ монда мешавад. Гайр аз ин, сифати ҳӯҷатҳои техникӣ, назорати сифат дар раванди тайёркунни маҳсулот аз ҷониби шӯъбай назорати техникӣ ва инчунин, иҷроқунандагон ва роҳбарони зерсоҳторҳои истеҳсолӣ амалӣ карда мешавад.

Барои таъмини назорати пешгирикунандай ноқисиҳо, назорати ҷараёнҳои техникӣ, сифати ашёи хом, масолеҳ ва нимфабрикатҳо гузаронида мешавад. Амалиётҳои назоратӣ қисми ҷараёни истеҳсолӣ буда, онҳо якбора бо ҷараёнҳои технологӣ аз ҷониби ҳадамотҳои даҳлдор бо иштироки шӯъбай назорати техникӣ ва ё бо мувофиқа бо онҳо тартиб дода мешавад.

Дар раванди назорати сифати маҳсулот, одатан, он ба маҳсулоти солим ва нуқсондор ҷудо мешавад. Маҳсулоти солим талаботҳоро қонеъ намуда, нуқсондор иллати аён ва ё ноаён дорад. Нуқсон ислоҳшаванд аст, агар бартарафсозии техникии он имконпазир ва мақсаднокии иқтисодӣ дошта бошад. Дар акси ҳол нуқс ислоҳнашаванд мебошад.

Сифати маҳсулоти тайёр аз рӯи натиҷаҳои озмоиш муайян карда мешавад. Намунаи таҷрибай барои озмоиш ва таҷриба истеҳсол карда шуда, мувофиқати он бо талаботҳои техникӣ санҷида мешавад.

Омодагӣ ба истеҳсолоти сериявии маҳсулот аз рӯи натиҷаи озмоиши намуани он муайян карда мешавад.

Дар истеҳсолоти сериявӣ ва ё оммавӣ озмоишҳои намунавӣ (типӣ), даврӣ ва интиқолӣ гузаронида мешаванд.

Озмоиши намудӣ (типӣ) баъди ворид кардани тағииротҳои конструкторӣ ва ё технологӣ гузаронида мешавад.

Озмоишҳои даврӣ устувории сифати маҳсулот ва мувофиқати онро ба ҳӯҷатҳои конструкторӣ ва стандартҳо муқаррар менамоянд. Озмоишҳои интиқолӣ ҳангоми назорати

қабулу-интиқоли маҳсулоти тайёр ба мақсади кашфи норасогиҳо гузаронида мешавад. Дар корхонаҳо ҳангоми гузаронидани назорати сифати маҳсулот бештар усули омории назорат истифода мешавад.

Назорати якзинагӣ имконият медиҳад, ки оиди сифати маҳсулот аз рӯи як интихоб хulosабарорӣ кард. Назорати дузинагӣ қабули қарор дар бораи сифати маҳсулотро дар на кам аз ду интихоб имконпазир мегардонад. Интихоби дуюм аз натиҷаи интихоби якум вобаста аст.

Пайдарҳамии назорат миқдори маҳсулоти аз рӯи он хулоса бароришавандаро муайян намекунад. Шумораи миёнаи маҳсулоти санҷидашаванд бо зиёдшавии зинаҳо кам мешавад.

Усули омории танзими ҷараёнҳои технологӣ имконият медиҳад яке аз хосиятҳои сифатӣ ва яке аз амалиётҳои ҷараёни технологӣ назорат карда шавад. Автоматиқунонии назорат, истифодаи технологияи компьютерӣ барои таҳлили хосиятҳои назоратшавандай ҷараёни технологӣ имконият медиҳад, ки ба низоми худидоракунии ҷараёнҳои технологӣ гузарем.

Такмили низоми мавҷуда ва ташкили низоми идоракунии сифати ҷараёнҳои технологӣ дар ду самти асосии зерин гузаронида мешавад:

1. коркарди усулҳои навӣ иҷроиши амалиётҳои назоратӣ ва автоматиқунонии назорат;
2. ташкили низоми устувор ва худидоракунии таъмини сифат.

15.5. Сифати маҳсулот ва сертификатсияи он.

Сифати маҳсулот айни замон дар фаъолияти тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва ҳатто сиёсии ҷаҳони муосир мақоми хоса дорад. Ҳукамати аксар давлатҳо бар он ақидаанд, ки унсури ҷудонопазири тиҷорати байналхалқӣ ин сертификатсияи маҳсулот мебошад.

Сертификатсия дар хориҷа таҷрибаи бисёрсола дорад ва бо ташкил ва барқароршавии иттиҳодияи ширкатҳои истеъмолкунандай маҳсулоти ягона бо мақсади назорати муштараки сифати маҳсулоти таъминкунандагон алоқаманд аст. Бо даст-

гирии мақомотҳои гуногуни давлатӣ иттиҳодияҳои мазкур ба марказҳои назорати сифати маҳсулот табдил ёфтаанд.

Агар асоси ташкили иқтисодии механизми идоракуни сифати маҳсулотро стандартизатсия ташкил дихад, пас сертифиқатсия мувофиқати маҳсулотро ба стандартҳои далватию байналхалқӣ ва шароитҳои техникий ифода менамояд. Қонеъсозии мувофиқатро ҷониби сеюм, яъне марказҳои озмоиший, маркази сертификатсионӣ ва мақомотхое, ки на ба таъминкунандагон (ҷониби якум) ва на ба харидорон (ҷониби дуюм) тобеъ нест, амалӣ менамояд. Озмоишгоҳ сертификатсияи мувофиқатро гузаронида, ҳуҷҷате пешниҳод мекунад, ки ҳуқуқи ба ин фаъолият даст задани озмоишгоҳро тасдиқ менамояд. Сертификатсия низоме мебошад, ки қоидаҳо ва раванди идоракуниро дар гузаронидани сертификатсияи мувофиқат ифода мекунад. Сертификатсияи маҳсулот ин фаъолиятест, ки мувофиқати маҳсулотро ба талаботҳои муқарраршуда муайян месозад.

Сертификатсия бо мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- Муҳайё соҳтани шароит барои фаъолияти корхона, муасиса, ташкилот ва соҳибкорон дар бозори ягонаи фурӯш ва инчунин, барои иштирок дар ҳамкориҳои байналхалқии иқтисодӣ, тиҷоратӣ, илмӣ-техникий.
- Ҳамкорӣ бо харидорон дар мавриди интиҳоби маҳсулот;
- Ҳимояи истеъмолкунандагон аз истеҳсолкунандай (фурӯшанд, иҷроқунандай) бевиҷдон.
- Назорати бехатарии маҳсулот барои муҳити зист, ҳаёт, саломатӣ ва амвол.
- Тасдиқи нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот, ки истеҳсолкунанда пешниҳод кардааст.

Сертификатсия метавонад ихтиёрий ва ё ҳатмӣ гузаронида шавад.

Сертификатсияи ҳатмӣ мувофиқи ҳолатҳои пешбининамудаи қонугузорӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти сертификатсиякунанда дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии давлатии «Тоҷикстандарт» ба ҳисоб меравад. Инчунин, мувофиқи қонунгузорӣ сертификатсияи намудҳои алоҳидаи маҳсулот метавонад ба салоҳияти мақомотҳои дигари давлатӣ ва ё ташкилотҳои даҳлдори иҷозатномадошта voguzor карда шавад.

Маҳсулоте, ки мувофиқи қонун сертификатсияи ҳатмиро намегузарад, ихтиёран бо арзи истеъмолкунанда ва мақомоти сертификатсия дар асоси шартнома бо ташаббуси шахсони ҳуқуқӣ ва ё шаҳрвандон сертификатсия карда мешавад. Мақомоти сертификатсия ихтиёри қоидаҳои кор дар низоми сертификатсия, аз он ҷумла тартиби пардохти онро муайян мекунад.

Дар натиҷаи фаъолияти сертификатсия сертификати мувофиқат тартиб дода мешавад, ки дар асоси қоидаҳои низоми сертификатсия тартиб дода шуда, мувофиқати маҳсулот кор ва ё хизматро ба талаботҳои мавҷуда, стандарти муайян ё ин ки ҳуҷҷати меъёри тасдиқ менамояд. Дар маҳсулоти сертификатсияшуда нишонаи мувофиқат гузошта мешавад. Дар айни замон дар ҷаҳон якчанд низоми байналхалқии сертификатсия мавҷуд аст. Масалан, дар доираи Комиссияи байналхалқии электротехникӣ (КБЭ) ду низом фаъолият меқунад: Низоми байналхалқии сертификатсияи техникаи электронӣ ва Низоми байналхалқии сертификатсияи дастгоҳҳои электрикӣ ва мошинҳо.

Дар ИМА масъалаи метрология, стандартизатсия, сифат, эътиимоднокиро Бюрои миллии стандартҳо назорат ва танзим менамояд менамояд.

Номгӯи маҳсулоти (хизмати) дар ИМА сертификатсияшаванда инҳоянд:

- маҳсулоти ҳӯрака ва кишоварзӣ;
- маҳсулоти истеъмолӣ (дастгоҳҳои электрикӣ, либос, ашёи ороиш);
- масолеҳи соҳтмон;
- маҳсулоти радиотехникӣ ва воситаҳои алоқа;
- маҳсулоти тиббӣ (доруворӣ, техникаи тиббӣ, озмоишгоҳҳои тиббӣ);
- таҷҳизоти кӯҳканӣ, бурранда ва саноатӣ;
- маҳсулоти нақлиётӣ;
- маҳсулоти мувофиқи супориши давлат тайёршаванда;
- таҷриба, ҷенқунӣ ва озмоишҳои лабораторӣ.

Хусусияти барномаҳои давлатии сертификатсияи маҳсулот ва хизмат дар ИМА инҳоянд:

а) мақсади сертификатсия ғайр аз бекетарй, ҳимояи саломатй ва муҳити зист, инчунин, сарфai захираҳо, эътимоднокй, рақобатпазирий дар бозори дохила ва хориҷа мебошад;

б) сертификатсия дар ИМА номгӯи васеи маҳсулотро дар бар мегирад, ки қисми зиёди он сертификатсияи ҳатмиро мегузараад;

в) мақомоти роҳбарикунандаи сертификатсия дар ИМА вазорат ва ҳадамоти идоракунандаи соҳаҳои хоҷагии ҳалқ ба ҳисоб меравад. Вазифаи асосии давлат назорати сифати маҳсулот мебошад;

г) омили муҳими назорати сифат барномаи васеи аккредитасияи озмоишгоҳои сертификатсионӣ мебошад

Дар Фаронса озмоишҳои сертификатсиониро 1000 лабораторияҳо амалӣ менамоянд. Озмоиши ҳатмӣ ва тиҷоратӣ дар чор категория лабораторияҳо гузаронида мешавад: 1) Давлатӣ; 2) Ҷамъиятӣ ва ё қисман ҷамъиятӣ; 3) Ҳусусӣ; 4) Лабораторияи ширкатҳои ҳусусӣ.

Дар ин ҷо нишонаи ягонаи миллии сертификатсия мавҷуд буда, аз ҷониби ассоцияи фаронсавӣ оид ба стандартизасия дода мешавад.

Дар Олмон низоми озмоиши сертификатсия мувофиқи қонунгузории ҳукумати федералий ва ҳукумати заминҳо муайян карда мешавад. Дар ин ҷо низ дар қатори низоми ҳатмӣ инчунин низоми ихтиёрии сертификатсия мавҷуд аст. Зери назорати Институти стандартизасия кумитаи кафолат ва тамғагузории (маркировкаи) иттилоқҳои истеъмолӣ, ширкатҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ фаъолият мекунад. Ба ҳар гурӯҳи молҳо кумита нишонаи сифати маҳсус медиҳад.

Дар Ҷопон ширкатҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ ҳуқуқ надоранд маҳсулоти ба стандартҳои миллий ҷавобгӯ набударо истехсол ва ба фурӯш бароранд. Гарчанде, ки стандартҳои саноатӣ ва низоми сертификатсия дар Ҷопон ихтиёрий аст, вале гирифтани нишонаи сифат аз ҷониби қонун назорат карда мешавад. Мувофиқи қарори ҳукумат ширкате, ки меҳоҳад маҳсулоташро сертификатсия кунад бояд ду шарти ҳатмии зеринро иҷро на-мояд:

- 1) маҳсулот бояд ба ягон стандарти ҷононӣ мувофиқат кунад;
- 2) дар корхона низоми стандартизатсия ва назорати сифати маҳсулот, ки талаботҳои ҳукуматиро қонеъ месозад, ҷорӣ карда шавад.

Низоми назорати сифат дар корхонаҳо бояд унсурҳои зеринро дар бар гирад: а) назорати мувофиқат ба стандартҳои фирмавӣ, б) назорати сифати ҷараёнҳои истеҳсолӣ, маҳсулот ва маводҳо, технологияни истеҳсолот, в) назорати сифат дар корхонаҳои таъминкунанда, г) таҳлили рекламатсия ва андешидани чораҳо аз рӯи натиҷаҳои он.

На ҳама стандартҳои ҷононӣ ба низоми сертификатсия доҳил карда мешаванд. Вазорат танҳо ҳамон маҳсулотҳоеро интихоб менамояд, ки сертификатсияи онҳо ба васеъшавии доираи истифодаи онҳо, фаъолгардонии истеҳсолот, тақсимот ва истеъмол, инчунин, ноилшавӣ ба ҳадафҳои сиёсати давлат дар соҳаи бехатарӣ, ҳимояи муҳити зист ва сарфи қувваи барқ мусоидат менамоянд. Шурӯъ аз соли 1980 Ҷопон иштироки ширкатҳои хориҷиро дар низоми стандартизатсияи худ иҷозат додааст.

Афзалияти сертификатсия дар он аст, ки он ба зинаҳои алоҳидай даври ҳаётин мол алоқаманд набуда, ҳама омилҳои ба сифати он таъмиркунандаро дар бар мегирад. Аз он ҷумла дар танзими муносибати истеҳсолкунанда ва истеъмолкунада, барқарорсозии алоқаи баръакс, мусоидат меқунад.

15.6. Таҷрибаи хориҷии идоракунии сифати маҳсулот

Дар шароити мусоидати роҳбарияти аксар шаркатҳои пешрафтai ҷаҳон, аз ҷумла, ширкатҳои Farb ба сифати маҳсулот ҳамчун шарти таъмини муваффақияти корхона дар бозор диққати маҳсус медиҳанд. Ба ақидаи олимони амрикӣ иномили 80% муваффақияти корхонаҳои саноатиро таъмин мекунад.

Дар ибтидои солҳои 80-уми асри XX ширкатҳои амрикӣ бо ширкатҳои Ҷопон ва Аврупои Farb дар муборизаи рақобатӣ шӯҳраташонро аз даст медоданд, барои баландбардории сифа-

ти маҳсулоташон як қатор чораҳо андешиданд. Он, пеш аз ҳама, дар ташкили кружокҳои сифат, истифодаи усулҳои омории назорат, гузаштан аз назорати барориш ба назорати ҷараёнҳои технологӣ, таҷдиди сохторҳои ташкилӣ, ҷорисозии барномаҳои ҳавасмандгардонии сифати меҳнат ва роботикунониву автоматаикунонии усулҳои назорату озмоиш зоҳир гардид.

Дар мувофиқа бо усулҳои макротанзими иқтисодиёт (рэйганиомика) ин чораҳо имконият доданд, ки корпоратсияҳои американӣ мавқеи худро мустаҳкам намоянд.

Аммо, вазъиятро дар асл тағиیر додан мұяссар нағашт ва ба ақидаи олим амрикӣ дар масоили беҳтарсозии сифат Д.Чурайи аксарият ширкатҳои Амрико дар муборизаи рақобатӣ бурд карда натавонистанд. Барои ноилшавӣ ба ин гуна рақобатпазирӣ бояд суръати мавҷудаи беҳсозии сифати маҳсулот на камтар аз 10 маротиба зиёдтар карда мешуд. Набудани чунин механизми доимӣ амалқунандай беҳсозии сифат, ба ақидаи олим, сабаби асосии бохти ширкатҳои амрикӣ дар мубориза бо ширкатҳои пешқадами чопонӣ гардид.

Ба ақидаи олим он ва муттахасисони амрикӣ мағұуми «беҳсозии сифат» бояд на танҳо нисбат ба маҳсулот ва ҷараёнҳои истеҳсолӣ-техникӣ, балки барои ҳама баҳшҳои фаъолият истифода карда шавад. Чунки сифати маҳсулот ин натиҷаи ичрои сифатноки ҳама намуди корҳо мебошад. Сифат «ченаки судмандӣ ва натиҷаи ҳама гуна меҳнат» мебошад.

Дар доҳили корхона барои коркарди стратегияи беҳсозии сифат шахси маstryул таъин ва зери назорати ў кумитаи роҳбарӣ, ки аз роҳбарони зинаи олий иборат аст, ташкил карда мешавад. Раванди фаъолияти ў аз муқарраркуни « қоидаҳои асосии кори олий» оғоз мегардад. Яке аз мақсадҳои асосӣ дар ин марҳила ташкили коркарди меъёрҳои баҳодиҳии фаъолиятҳои гуногун мебошад.

Меъёри муҳими баҳодиҳӣ талафот аз сифати паст ба ҳисоб рафта, ҳароҷот барои пешгирии ноқисиҳо, баҳодиҳии маҳсулот дар асоси муқарраркуни талабот ва мувофиқкунонӣ ба ин талаботҳо, талаф аз ноқисӣ ва иллатҳоро дар бар мегирад. Дар ҷараёни истеҳсолот онҳо аз 2 то 4% арзиши маҳсулотро ташкил медиҳанд. Баъд аз 3 соли ҷорисозии ҷараёни доимамалку-

нандаи беҳсозии фаъолият талаф аз сифати паст бояд то ба 30 % кам карда шавад.

Марҳилаи дигари ташкили низоми беҳсозии сифати маҳсулот ин таъсиси шароитҳои партисипативӣ (иштироки ҳамаи коргарон дар ҳалли мушкилоти корхона) ба ҳисоб мера-вад. Натиҷаи ин нигариш аз рӯи баҳои ширкати «Вестингауз» баъд аз 2 сол рӯи кор омада, баъди 10 сол бартарияти мутлақро нисбат ба низоми анъанавии маъмурӣ – бюрократӣ нишон медиҳад. Низоми мазкур аз ҷониби олими амрикӣ Э.Деминг пешниҳод карда шудааст, ки ба принсипҳои зерин асос ёфтас-т:

- Кӯмак ба нафароне, ки меҳоҳанд ба истеҳсолот ягон так-мил ворид қунанд, ба тадқиқот майл доранд ва донистан меҳоҳанд.
- Даст қашидан аз даъватҳои холӣ барои болобарии сифати маҳсулот, ки бо низоми мукаммали таълим таъмин нестанд.
- Такмили доимии усулҳои фаъолияти меҳнатӣ, даст қа-шидан аз усулҳои кӯҳнашуда.

Корхона бояд инкишофи инфиродии корманд ва болоравии мансабиро таъмин намояд. Масалан, дар ширкати IBM барои омодасозӣ ва азnavомодакуни кадрҳо се ҳазор муттахассис машғул буда, барои онҳо ширкат садҳо миллион доллар сарф мекунад, донишҳо дар бораи идоракуни сифат инкишоф мей-банд. Дар ширкати «Полароид» курси таълими ҳайат ба ҳисоби миёна 176 соат давом мекунад. Ташкили ҷараённи идоракуни сифат аз ташкили гурӯҳ миёни идоракунандагон оғоз мегар-дад. Минбаъд раванди ҷалбнамоии ҳайати кормандон ба ин ҷараён шурӯъ мегардад.

Чор шакли ҳалли колективии мушкилот мавҷуд аст:

- 1) гурӯҳи беҳсозии фаъолият;
- 2) кружокҳои сифат;
- 3) гурӯҳи беҳсозии ҷараёнҳо;
- 4) гурӯҳҳои лоиҳавӣ.

Миёни инҳо кружокҳои сифат бештар маъмуланд. Ин гурӯҳи коргароне мебошанд, ки ихтиёран мунтазам ҷамъ шуда зери роҳбарии назоратчӣ мушкилотҳои пайдошударо таҳлил ва ҳал менамоянд, маслиҳат медиҳанд ва ҷорисозии қарорҳои идора-куниро таъмин менамоянд. Дар натиҷаи фаъолияти кружокҳои

сифат коргарон худашон мустақилона ҳал намудани мушкилотҳоро шурӯъ намуданд, ки муддати тӯлонӣ аз назари ҳайати техникӣ берун буд.

Принсипҳои ташкили низоми чопонии идоракунии сифат ҷиҳатҳои зеринро дар бар мегирад:

а) фарогирии васеи низом, иштироки ҳамаи коргарони корхона дар идоракунии сифат;

б) тайёр ва балнӣбардории таҳассуси кадрҳо дар соҳаи балнӣбардории сифат;

в) фаъолияти кружокҳои сифат;

г) назорат ва баҳодиҳии фаъолият оиди идоракунии сифати маҳсулот;

д) истифодаи усулҳои оморӣ;

е) барномаи умумимилӣ оиди назорати сифат.

Таъмини сифати маҳсулот дар ИМА, Чопон ва дигар мамлакатҳои пешрафта ҳамчун ҷараёни бетанаффус баррасӣ шуда, сохтори ширкат ва низоми назорати миллии иқтисодиётро пурра мегардонад.

Боби 16. Фаъолияти бозоршиносии корхона

- 16.1. Мафҳуми бозоршиносӣ ва шаклу усулҳои он дар корхона
- 16.2. Намудҳо ва мақсаду вазифаҳои маркетинг
- 16.3. Талаботу таклифот дар бозори молу хизмат
- 16.4. Нақши фурӯш дар корхона
- 16.5. Стратегия ва тактикаи фаъолияти бозоршиносӣ
- 16.6. Тартиби фаъолияти бозоршиносӣ

16.1. Мафҳуми бозоршиносӣ ва шаклу усулҳои он дар корхона

Яке аз талаботҳои асосии иқтисодиёти бозорӣ ин зарурияти истеҳсоли маҳсулот бо миқдор ва сифате мебошад, ки истеъмолкунандигон иконияти истифодабарии онро доранд. Маҳз иҷрои шарти мазкур мақсади асосии ҳар як корхона, яъне гирифтани фоиди бештарро таъмин менамояд. Зарурати мазкур истифодаи оқилона ва самараноки захираҳоро дар назар дошта, нодида гирифтани он иштироки иқтисоди миллиро дар тақсимоти байналхалқии меҳнат мушкил мегардонад.

Дар таҷриба маҷмӯи равандҳое, ки дар рафти он ман-ғиатҳои истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандагон мувоғиқ меояд, маркетинг номида мешавад.

Консепсияҳои зиёде мавҷуданд, ки маркетингро гуногун маънидод намуда, нигаришҳо ва усулҳои маҳсуси ноилшавӣ ба мақсадҳоро инъикос менамоянд. Панҷ консепсияи асосие мавҷуданд, ки дар заминай онҳо корхонаҳои мусир фаъолияти бозоршиносии худро амалий месозанд: истеҳсолӣ, молӣ, фурӯш, истеъмолӣ, иҷтимоӣ-ахлоқӣ. Консепсияҳои мазкур дар шароитҳои муайяни бозорӣ сâмараноканд.

Дар шароити норасогии молу маҳсулот консепсияи истеҳсолӣ истифода карда мешавад, ки такмили истеҳсолот ва афзунсозии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар бар мегирад. Зиёд будани талабот нисбат ба таклифот имконият медиҳад сама-

ранокии фаъолияти истеҳсолй-хочагидорй таъмин карда шавад. Камқунии арзиши аслии маҳсулот, ки ҳангоми тавсея ва такмили истеҳсолот ба даст меояд, даромаднокии онро беш месозад.

Консепсияи такмили мол ва истеҳсолот нисбати ҳамдигар алтернативий ба ҳисоб мераванд. Консепсияи мазкур баҳри беҳтарсозии мунтазами сифати маҳсулоти истеҳсолй ва такмили хусусиятҳои истеъмолии он равона карда шудааст. Чунин сиёсати молии корхона, ки хосиятҳои истеъмолии маҳсулотро беҳ месозад, ҷалби бештари муштариёнро таъмин намуда, имконияти пурра қонеъ намудани талаботҳои мавҷударо нисбати маҳсулоташ пайдо менамояд.

Консепсияи фурӯш барои бештар ба истеъмолкунандагон пешниҳод намудани маълумот дар бораи афзалиятҳои маҳсулоти истеҳсолшуда ва ҳавасмандгардонии фурӯш равона карда шудааст. Фаъолияти самараноки тарғиботӣ имконият медиҳад, ки ҳаҷми фурӯш афзун карда шавад. Аммо чунин тарзи ҳавасмандгардонии фурӯш тӯлонӣ набуда, натиҷаи мусбии амалисозии ин консепсия, одатан, қӯтоҳмуддат мебошад.

Консепсияи истеъмолотии маркетинг барои қонеъсозии талаботҳои истеъмолкунанда равона карда шудааст. Шиори консепсияи мазкур дар намуди дигар чунин баррасӣ мешавад «Бояд муштариро дӯст дошт на ин, ки молро». Дар ин ҷо майлу рағбати истеъмолкунанда пешакӣ омӯхта шуда, баъд ташкили қонеъсозии он амалӣ карда мешавад. Бинобар ин, истеҳсоли мол ва хизматҳо дар ин консепсия на ин ки мақсад, балки воситаи ноилшавӣ ба он мебошад. Диққати маҳсус додан ба талаботҳои истеъмолкунанда ва қонеъсозии онҳо нигариши мазкурро самаранок мегардонад. Аммо дар навбати худ консепсияи мазкур дар байни истеҳсолот, қонеъсозии талаботҳои шахсии истеъмолкунанда ва некӯаҳволии ҷамъият норозигиро ба вуҷуд меорад. Ин номувофиқӣ бештар дар ифлосшавии мӯҳити зист аён мегардад.

Консепсияи нисбатан пурра ва маҷмӯии маркетинг ин консепсияи иҷтимоӣ-ахлоқӣ мебошад. Консепсияи мазкур мутавозунии се омили асосии инъикоскунандай вазъи ҷомеаро таъмин менамояд, яъне: гирифтани фоида; қонеъсозии талаботҳои истеъмолкунандагон ва иҷрои талаботҳои ҷомеа.

Амалисозии ин концепсия танҳо дар ҳолати инкишофи ҳамаҷонибаи чомеаи шаҳрвандӣ, ҳангоме, ки шаклгирии он зери таъсири назорати ҳаракат ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ сурат мегирад, имконпазир аст.

Бозоршиносӣ (маркетинг) усули ба даст овардани ахбори аниқ дар бораи андоза ва сохтори талабот мебошад, ки тавасути он фаврияти баланд дар муайян кардани самти истеҳсол ва фурӯш, мутобиқ намудани ҳусусиятҳои истеъмолӣ ва арзии маҳсулотро ба талабот таъмин менамояд. Дар солҳои охир бозоршиносӣ чун маҷмӯи воситаҳои ташкилӣ - иқтисодӣ ва усулҳои идоракунии фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии корхона баромад мекунад.

Дар шароити бозор барои корхона яке аз мушкелтарин масъала ин таҳлил ва омӯзиши талаботи харидор мебошад. Оҳиста-оҳиста «бозори харидор» ба ивази «бозори фурӯшанд» меояд ва қоидаҳое, ки бозоршиносӣ дорост, амалӣ мегарданд. Таҷрибаи тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳони бозаргонӣ нишон дод, ки ин падида ба пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи «тарҳрезӣ - истеҳсол - фурӯш» оварда расонд. Чун натиҷаи дигаргунии равандҳои иқтисодӣ «фалсафаи бозоршиносӣ» арзи вуҷуд кард, ки аз се қисмати асосӣ иборат аст.

Якум, тамоюл ба истеъмолкунанда - қоидаи асосии соҳибкорӣ буда, асоси онро омӯзиши ҳоҳиши истеъмолкунанда ва қӯшиши қонеъгардонии он ташкил медиҳад. Ба тарзи дигар баён кунем, сухан дар бораи талаботи қонеънагаштаи истеъмолкунанда меравад. Чун мисоли равшани ин ҳол рақобати байни корхонаҳои америкоии автомобилсозии «Форд» ва «Ченерал моторз»-ро қайд намудан мумкин аст. «Ченерал моторз» дар рақобат бо корхонаи «Форд» ҳоҳиши харидории автомобилҳои гуногунрангу гуногунроҳати истеъмолкунандагонро ба назар гирифта, қисмати назарраси бозори фурӯши «Форд»-ро соҳиб шуд.

Барои корхонаҳои амрикӣ ҷустуҷӯи талаботҳои қонеънагаштаи истеъмолкунандагон бо ҷустуҷӯи маҳзани тиллӣ баробар аст, ки сарчашмаи фойдаи калон мебошад. Аз ин рӯ, онҳо доимо номѓӯи молу хизмати ба бозор интиқолшавандаро тағиӣиру такмил медиҳанд. Пайдоиши ҳар

як намуди нави молу хизмат чун натиҷаи фаъолияти соҳибкории корхона ба тақозои мавҷудаву пайдошавандай бозор вобаста аст.

Ин гуфтаҳо маъни онро доранд, ки раванди мутобиқшавии маҳсулоти барои бозор истеҳсолшавандай корхона бояд хусусияти бефосила дошта бошад. Бо ин мақсад, корхона тамоюлоти инкишофи бозорро ба таври мунаzzаму доимӣ мушоҳида ва тадқиқ менамояд.

Фаъолияти ширкати дигари американӣ – «Ҷон Дир»-ро метавон чун мисоли рӯшани чунин муносибат пазируфт. Ин корхона дар қатори чоргони аввали корхонаҳои истеҳсолкунандай техникии кишоварзии Иёлоти Муттаҳидаи Америка ҷой гирифта дар 20 корхонаву шабакаҳои фурӯши он зиёда аз 43 ҳазор коргар дар 17 манотиқи мамлакат кор мекунанд. Дар асоси баҳодиҳии вазъи мавҷудаву ояндаи бозор корхона пас аз ҳар семоҳа нақшай кӯтоҳмуддати яксола тартиб медиҳад, яъне корхона дар асоси барномаи «лағжанде» фаъолият менамояд, ки асоси онро талаботҳои нави қонеънагаштаи ҳаридорон ташкил мекунад. Стратегияи инкишофи корхона дар асоси қоидае тартиб дода шудааст, ки имконоти фурӯши маҳсулот назар ба имконоти истеҳсоли он дар мақоми аввал аст. Аз ин рӯ, асоси тарҳрезии нақшай истеҳсоли маҳсулоти навро пешбинии ғунҷоиши бозори ин маҳсулот ва меъёри фоиданокии нақшавӣ ташкил медиҳад.

Дуввум, фалсафаи бозоршиносӣ бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона ба талаботҳои тағйир-ёбандай бозор, эҷод карда шавад. Сарфи назар намудани ин омил боиси пастравии сатҳи рақобаттобоварии молҳои корхона ва зери фишори рақибон мондани он мегардад.

Сеюм, рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд, ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода шавад. Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба сустшавии гардиши сармоя, сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти кор, ба пастравии рақобаттобоварӣ оварда мепрасонад. Аз ин рӯ, аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи истифодаи фаврии захираҳо ташкил намудаанд.

Масалан, дар корхонаи машҳури Чопон «Тойота» захираи қисмҳои зҳтиётӣ ва маснуоти ҷамъшаванд ҳамагӣ барои 2 солат кори бефосилаи хатти истеҳсолӣ кифоя мекунад.

Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносӣ тақозо мемоняд, ки ба таркибу ҳусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷанбаҳои фаъолияти корхона чун фаъолияти техники - истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ташкилий-идоракунӣ ба тарзи нав муносибат карда шавад.

Ин вазифаро дар корхона ҳадамоти бозоршиносӣ бар дӯш дорад, ки бо роҳи банақшагирии қӯтоҳмуддату дарозмуддат фаъолияти босуботи корхонаро дар бозор таъмин мекунад.

Ҳадамоти бозоршиносӣ барои ҳар як маҳсулоти ба бозор пешкашшаванд талаботҳои маҳсуси ҳаридоронро тартиб медиҳад ва барои тасдиқ ба роҳбарияти корхона пешниҳод менамояд. Баъд, ин ҳуҷҷат ба шӯъбаи истеҳсолот дода мешавад, то ки имкони истеҳсоли онро дар асоси қадрҳову захираҳои истеҳсолӣ ва технологияи мавҷуда муайян созад. Ҳулоаси таҳлили шӯъбаи истеҳсолот ба шӯъбаҳои банақшагирий, молиявӣ ва бозоршиносӣ фиристода мешавад, ки дар онҳо ҳароҷоти истеҳсолӣ, интиқол, реклама, нарҳи фурӯш муқаррар ҷадвал мегардад. Ҳамчунин, корхона метавонад нақшай корҳои илмӣ-тадқиқотиро барои маҳсулоти нав ё тақмили маҳсулотҳои мавҷуда тартиб дихад.

Бо роҳи муқаррар намудани омилҳои объективии инкишофи бозор, ҷанбаҳои миқдориву сифатии он ҳадамоти бозоршиносӣ бозорро таҳлил намуда заминаи муҳимеро барои банақшагирии қӯтоҳмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддати истеҳсолӣ фароҳам меорад.

Ҳадамоти бозоршиносӣ фаъолияташро баҳри истеҳсоли маҳсулоти бозоргир равона соҳта, барои бартараф намудани фосилаҳо дар конеъсозии талаботи ҳаридорон қӯмак ва аз истеҳсоли маҳсулоти дар бозор номатлуб пешгирий менамояд. Дар ин робита вазифаи аввалиндарача ва доимии ҳадамоти бозоршиносӣ мушоҳидай муҳити соҳибкорӣ дар раванди инкишофи он мебошад, яъне ин ҳадамот бояд муайян созад, ки

тамоюлоту хусусиятҳои инкишофи омили беруна барои пешбурди соҳибкорӣ то қадом андоза мусоид ё номусоиданд.

Агар муҳити соҳибкорӣ ба корхона барои фаъолияти муваффақона имкон дихад, пас ҳадамоти бозоршиносӣ бояд муайян созад, ки дар он қадом соҳибкор амал мекунад ё амал ҳоҳад кард. Пеш аз он, ки корхона ҳиссаи ҳудро дар бозор афзоиш дихад ё дар сатҳи пешина нигоҳ дорад ва ё ҳуд кам кунад, ҳадамоти бозоршиносиро зарур аст то дарҳости минбаъдаро пешбинӣ намуда, дараҷаи пасту баланд шудани нарҳро ба назар гирад.

16.2. Намудҳо ва мақсаду вазифаҳои маркетинг

Гуногуни ҳаҷми зиёд будани консепсия, мақсад ва вазифаҳои маркетинг, ки дар таҷриба истифода мешаванд, намудҳои гуногуни маркетингро ба миён оварданд, ки баъзе аз онҳо илман асоснок карда шуда заминai назариявӣ пайдо намудаанд. Аммо қисми онҳо нисбатан нав буда, дурнамоии назаррас доранд.

Вобаста ба фарогирии бозор маркетингро ба микромаркетинг ва макромаркетинг ҷудо менамоянд. Агар микромаркетинг дар доираи як корхона ва ё як гурӯҳи мол алоқаи байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаро таъмин намояд, макромаркетинг дар низоми соҳаҳои бузург ва иқтисодиёт дар умум истифода карда мешавад. Маҳз макромаркетинг сабаби пайдоиши маркетинги макротеглобалий, маркетинги иҷтимоӣ ва консюмеризм ба ҳисоб меравад.

Маркетинги глобалий баҳри ҳалли мушкилоти тиҷорати байналхалқӣ, сайёҳӣ ва дигар шакли ҳамкориҳои байналхалқӣ равона карда шудааст.

Маркетинги иҷтимоӣ дар истифодаи технологияҳои маркетингӣ бо мақсадҳои ғайритиҷоратӣ, пеш аз ҳама, дар фаъолияти ҷамъияти сиёсӣ (интихобот, зидди истеъмоли алкогол ва ғайра.) инъикос меёбад. Мақсади маркетинги иҷтимоӣ ин пурзӯр қардани ҷолибии ягон ғояи иҷтимоӣ, қоидаҳои муайяни рафткор, барномаи гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ ва ҳаракатҳо ба ҳисоб меравад.

Консюмеризм барои коркард, ташкил ва амалинамоии низомҳои тавсия ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолқунандагони маҳсулот ва фурӯшандагони он равона карда шудааст.

Намуди афзалиятноки маркетинг ин маркетинги стратегӣ мебошад, ки таносуби омилҳои беруна ва захираҳои дохилиеро, ки ҳангоми қабули қарор ба инобат гирифта мешаванд, баррасӣ менамояд.

Вобаста ба намуди маҳсулот маркетинги маҳсулоти истеъмолӣ, хизматҳои муайян, воситаҳои истеҳсолотро чудо мекунанд.

Дар байни намудҳои маркетинг мерчендайзинг ва бихевиоризмро чудо мекунанд. Мерчендайзинг ташкили савдои чакана, ороишдиҳии хонаҳои тиҷоратӣ, витрина, пешниҳоди маълумот дар бораи молро дар бар мегирад. Бихевиоризм омӯзиши рафтори истеъмолқунандагон ва таъсири он ба фаъолияти истеҳсолӣ-тиҷоратии корхонаро меомӯзад.

Намудҳои гуногуни маркетинг таносуби воқеӣ ва интизориравандай талаботро ба маҳсулот инъикос менамоянд. Дар ин ҷо номи намуди маркетинг вазъияти амиқро тавсиф медиҳад. Масалан, маркетинги ҳавасмандсозӣ, ки ҳангоми набудани талаботи истифода карда мешавад, тавассути роҳҳо ва воситаҳои гуногун талаботро ба вучуд меорад. Ҳангоми мавҷудияти талаботи бештар тағйирёбанд (лағжанда) синхромаркетинг истифода карда мешавад, ки тавассути низоми нарҳҳои муайян, низоми таҳифифҳо, пешниҳоди устувори маҳсулот лағжишҳои мазкурро рафъ месозад.

Маркетинги инкишофёбанда ҳангоми пайдоиши талабот ба маҳсулоти мавҷуднабуда ба вучуд омада, бузургии чунин талаботро баҳо медиҳад ва ташкили истеҳсоли моли мувофиқро роҳандозӣ менамояд. Инчунин, дар таҷриба аксулмаркетинг (антимаркетинг) истифода карда мешавад, ки талаботи зудин-кишофёбандаро ба намудҳои муайяни маҳсулот (сигор, машрутотҳои спиртӣ ва ғайра) халалдор месозад. Дар ин ҷо маркетинг харидорро маҷбур месозад, ки аз истеъмоли ин маҳсулот даст қашад. Ҳадафи мазкур тавассути баландбардории нарҳҳо, тарғиботи баръакс ва хизматрасонии нокифоя ба даст меояд.

Ҳамаи намудҳои маркетинг фурӯши маҳсулотро ҳамчун воситаи муюшират бо харидор ва омӯзиши майлу рафбати онҳо тавсиф медиҳад. Агар талабот қонеъ гардонида нашудааст, пас ин намуди маркетинг ба дигар намуд, вобаста ба вазъияти ҷойдошта иваз карда мешавад.

Новобаста аз концепсия, ки асоси фаъолияти маркетинги корхонаро ташкил медиҳад, бояд масъалаҳои зеринро ҳал намояд:

- Пешниҳод оиди истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи бозор ҷавобӣ;
- Асосноксозии доираи нархи маҳсулот, ки дастраси харидор аст ва фоиданокии калонро таъмин менамояд;
- Ташкили пешниҳоди мол ба харидор ва таъсиррасонӣ ба он;
- Коркарди нақшаҳои самараноки расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда.

Усули ҳалли мақсадҳои маркетинг гуногун буда, аз концепсияи интихобшудаи маркетингӣ вобаста аст.

Самтнамои асосӣ ҳангоми муайянкуни намуди маҳсулот талаботи муштариён мебошад, ки номгӯ ва гуногунрангии маҳсулот ва хизматрасониро муайян менамояд. Рафтори истеъмолкунандаро дар мавриди тағирии мазза, ранг, бӯй, ороиш, осонии истифодабарӣ ва дигар хосиятҳои истеъмолии маҳсулот баҳо дода, қарори ниҳоӣ қабул карда мешавад.

Пӯшида нест, ки яке аз унсурҳои мураккаби бозор ин нарҳ мебошад. Маҳз нарҳ талабот ва таклифотро ба ҳам мепайвандад. Ба тағииротҳои конъюктураи бозор нигоҳ карда, нарҳ метавонад ба ҳаҷми истеҳсолот таъсир расонад, фурӯшро зиёд ва ҳалалдор созад, инчунин, бевосита ба бузургии фоидаи интизориshawanda таъсир расонад. Сиёсати нарҳиро таҳия намуда, бояд дар назар дошт, ки корхона маҳсулоти худро на бо нарҳе, ки ҳароҷоташро мепӯшонад, балки бо нархи мақбули харидор бояд ба фурӯш барорад. Дар шароити бозор маркетинг танҳо нигаришҳои стратегии нарҳгузориро истифода менамояд, вале худи нарҳро унсурҳо (талаботу таклифот) ва субъектҳои бозор (харидорон ва фурӯшандагон) муайян мекунанд.

Дараҷаи мушаххаси нарҳҳоро муайян намуда, корхона, аксаран, ба нарҳҳои мавҷуда такъя менамояд. Усули дигари

нархгузорй бошад ин дар асоси ҳисобгирии харочоти истеҳсолй ва меъёри фоида мебошад.

2) Мақсади пешниҳоди маҳсулот ба харидор тавассути дар истеъмолкунанда пайдо намудани муносабати нек нисбати маҳсулот ва истеҳсолкунандагони он амалӣ карда мешавад. Воситаи асосӣ ва самараноки ноилшавӣ ба ин мақсад тарғибот ба ҳисоб меравад, ки на танҳо дар бораи маҳсулот маълумот медиҳад, балки дар истеъмолкунанда нисбати ин мол боварӣ ба вучуд меорад. Чорабинҳои дигари хислати тарғиботӣ дошта, ба монанди муаррифӣ (презентатсия), иштирок дар ярмарка ва намоишгоҳҳо, пешниҳоди таҳифифҳо ва ғайра низ фурӯши маҳсулотро афзун месозанд. Самараи мусбӣ аз тарғибот ва гуногуншаклии он ба ҳадде зиёд аст, ки дар адабиёт ва дар амалия мағҳумҳои «тарғибот» бо «маркетинг»-ро ба як маънӣ баррасӣ менамоянд.

Расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда бо роҳи: таъмини (расонидани) бевосита; тавассути низоми фурӯши яклухт ва чакана, тавассути дистрибуторҳо (миёнаравҳо), тавассути шабакаҳои шарикони дигар ва ғ. амалӣ карда мешавад.

Барои ноил шудан ба мақсади асосии маркетинг, яъне мувофиқнамоии манфиатҳои истеҳсолкунанда ва ҳалли вазифаҳои дар ин замина ба вучудомада, маркетинг як қатор вазифаҳоро иҷро менамояд. Дар байни онҳо: вазифаи таҳлилӣ, ташкилий ва иттилоотӣ (ахборӣ) асоситарин ба ҳисоб мераванд.

Вазифаи таҳлилии маркетинг дар таҳқиқи:

- конъюнктураи бозори маҳсулоти истеҳсолшаванда;
- майл ва рағбати истеъмолкунандагон, пешгӯии тағиyrёбии онҳо;
- талаботи харидорон нисбати маҳсулоти истеҳсолшаванда;
- мавқеъ ва рақобаттобоварии маҳсулот дар бозор;
- рақибон, паҳлӯҳои қавӣ ва заифи онҳо, маҳсусиятҳои тарғибот, хизматҳои иловагӣ;
- таносуби нархи маҳсулоти худӣ ва рақибон;
- раванди ҷудокунии харидорон ба гурӯҳҳои алоҳида;
- муҳити дохилии корхона;

- фаъолияти корхона дар бахши фурӯш, тамоюл дар тағироти ҳачми истеъмоли маҳсулоти истеҳсолшаванд, сабабу муайянкунандаҳои он.

Мақсади асосии амалисозии вазифаи таҳлилӣ ин ихтисори номуайяниҳо ва ҳавф дар фаъолияти корхона мебошад. Натиҷаҳои он барои омодасозии тавсияҳо дар қабул ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ истифода карда мешаванд.

Вазифаи ташкилии маркетинг дар ҷиҳатҳои зерин инъикос меёбад:

- омодасозии истеҳсолоти маҳсулоти нави бозорӣ;
- баландбардории сифату рақобаттобоварии маҳсулоти истеҳсолшаванд;
- таҳия ва амалисозии сиёсати мақсадноки нарҳӣ ва молӣ;
- амалисозии чораҳои тарғиботӣ;
- таъмини хизматрасонии истеъмолкунандагони маҳсулот;
- коркарди сиёсати навоваронае, ки такмили маҳсулоти истеҳсолӣ ва худи истеҳсолотро таъмин менамояд.

Ичроиши вазифаи ташкилий дар амал татбиқшавии фаъолияти бозошиносиро инъикос менамояд.

Вазифаи иттилоотии маркетинг роҳбарият ва муттаҳасисони корхонаро бо маълумоти зарурии иқтисодӣ, демографӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ таъмин менамояд, ки дар ҷараёни қабули қарор нақши муҳим доранд.

Маълумотҳои иқтисодӣ нишондиҳандаҳоро дар бораи ҳачми истеҳсолоти ҷамъиятий, тақсимот, мубодила ва истеъмолот фаро мегирад. Ба онҳо ҳачми истеҳсолот, суръати тағириот, динамикаи нарҳ, қурби асьор, дараҷаи таваррум, вазъи савдои беруна ва ғайра доҳил мешаванд.

Маълумотҳои демографӣ шумораи аҳолӣ, зичии он дар масоҳатҳои гуногун, ҷинсу сину сол, таркиби нажодӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Маълумотҳои иҷтимоӣ дар бораи буҷаи оилавӣ, соҳтори даромад ва ҳароҷот, ҳачми пасандозҳо, рафткор, низоми арзишҳо дар иқтисодиёт ва ғайра маълумот медиҳад.

Маълумотҳои сиёсӣ тағириотҳои интизоришавандаро дар танзими иқтисодиёт, молия, андоз ва ғайра дар бар мегирад.

Ҳама гуна маълумот бояд дақиқ, пурра, боэътиҳомд ва замонавӣ бошад. Ғайр аз аҳборе, ки барои роҳбарият зарур аст,

инчунин, мутахасисони соҳаи маркетинги корхона чунон ҳаҷми зиёди маълумотҳоро ҷамъ ва коркард менамоянд, ки ҳатто дар корхона маҷбур мешаванд то низоми маълумотии маркетингро таъсис диҳанд.

16.3. Талаботу таклифот дар бозори молу хизмат

Талаботу таклифот категорияҳои иқтисодии мураккабу бисёртаркиба мебошанд, ки барои муайян намудани хусусияти инкишофи ҷанбаҳои фаъолияти корхонаҳо лозим аст. Моҳияти ин гуфтаҳо дар он аст, ки аз як тараф, ғунҷоиши бозор, низоми нархгузорӣ ва афзоиши нарҳ, хусусиятҳои истеъмолии молҳо ва ташкили усулҳои кори корхонаҳои дар соҳаи ҳочагидориву фаъолияти берунаи иқтисодӣ ҳамкорикунанда ва аз тарафи дигар, имкониятҳои молиявӣ, истеҳсоливу фурӯши худи корхона бояд таҳлил карда шаванд.

Ҳангоми омӯзиши талаботу таклифот чунин пайдарҳамии амалиётҳо зарурат дорад:

- муайян кардан объекти омӯзиш (бозорҳои миллӣ, минтақавӣ, ҷаҳонӣ);
- интихоби нишондиҳандаҳои асосии тавсифдиҳандаи вазъи бозори молу хизмат;
- муқаррар намудани доираи сарчашмаҳои ахбории вазъи бозорӣ;
- ҷамъоварӣ, нигоҳдошт, тафтиш, таҳлил, мунаzzамсозӣ ва коркарди маълумотҳо;
- таҳлили маълумотҳо бо мақсади муайянсозии қонуният ва тамоюлҳои ташаккули таклифоту талабот;
- коркарди пешбинии инкишофи талаботу таклифот ба мол ё хизмат ва болоравии имконпазири нарҳ;
- қабули қарор оид ба истеҳсоли маҳсулот, ҳаҷм ва нарҳи он.

Аmmo ин амалиётҳо кафолати ҳариди молу хизмати ба бозор воридшавандаро намедиҳанд. Барои расидан ба ин мақсад фаъолияти ҳамарӯзаву пурсамари ҳадамоти бозоршиносӣ лозим аст. Пеш аз ҳама, ҳоҳишу талаботи ҳаридоронро бояд омӯҳт, яъне чӣ онҳоро барои ҳариди ҳамин мол ё хизмат ҳавасманд месозад. Ин масъала хеле серҷабҳа мебошад ва

ҳалли он тавре, ки таҷрибаи мамолики мутараққӣ нишон медиҳад, ба амал баровардани фаъолияти бозоршиносиро талаб меқунад.

Аамилиётҳои барои ҳалли ин масъала зарурӣ аз лиҳози таъинот гуногунанд. Масалан, баландбардории сифати маҳсулот, барномаи хизматрасонӣ, усулҳои фурӯш хусусиятҳои стратегӣ доранд ва кам кардани вақти фурӯш, шартҳои расонидани мол ба истеъмолкунандагон бештар хусусияти такти-киро соҳибанд. Унсурҳои асосие, ки ҳадамоти бозоршиносӣ бояд ба онҳо диққати асосиро равона созад, инҳоянд:

- коркарди моле, ки қобили қонеъгардонии ҳоҳишу талаботи муқарраргашта бошад;
- ҷойгирсозии мол дар ҷое, ки онро ҳаридорӣ кунанд;
- муқаррар намудани нархи ба рақобат тобовар;
- ҳавасмандгардонии фурӯши мол.

Моҳияти ҳалли ин масъала дар он аст, ки пешниҳоди мол, нархгузорӣ, интихоби ҷой ва ҳавасмандгардонии фурӯшро чун раванди ягонаи пайиҳам иҷро намудани вазифаи иқтисодии корхона нишон медиҳад.

3

16.4. Нақши фурӯш дар корхона

Таклифоти бозории мол мағҳумест. ки нисбат ба маҳсулот ё хизматрасонӣ мазмуни васеътар дорад. Вай ҷанбаҳои мухталифоро фаро мегирад, ки истеъмолкунанда ҳангоми ҳаридани мол ба онҳо баҳо медиҳад. Ба тарзи дигар баён созем, таклифоти молӣ ин арзai ҳамагуна молҳо (автомобил, пойафзол, дастгоҳ ва ғайраҳо) бо назардошти як қатор омилҳои зерин мебошад:

- мол (бо тамоми нишонаҳои хоси моддиву зоҳирӣ);
- нарҳ;
- обрӯи истеҳсолкунанда;
- борҷомаи мол;
- тамғаи мол;
- соҳибэҳтиромӣи мағоза;
- сатҳи хизматрасонӣ;
- таҷрибаи ҳаридор;
- ўҳдадориҳои кафолатӣ ва ғайра.

Ҳангоми харидорӣ намудан истеъмолкунанда молҳоро аз рӯи ченакҳои зикршуда баҳо медиҳад. Пас, корманди шӯъбай фурӯшро лозим аст, ки чун харидор фикр ронад ва ба молҳо аз «нигоҳи» ў баҳо дихад.

Ҳамаи омилҳои зикршуда корхонаро водор менамоянд, ки сиёсати нархгузориву сиёсати молии худро пайваста бо онҳо тартиб дихад.

Сиёсати молии корхона бояд аз як тараф, хоҳишу рағбати истеъмолкунандаро нисбат ба моли пешниҳодшаванда ва аз тарафи дигар, афзоиши рақобатпазирии вайро фаро гирад. Сиёсати молии корхона якчанд самти фаъолиятро дар худ ғунҷоиш додааст:

- фардиқунонии мол, ки вайро аз дигар молҳои ҳаммонанд фарқ кунонад;
- таҷдиду такомули доимии молу хизматрасонӣ дар асоси тағирии завқу табъи харидорон;
- коркарди молҳои нав, ки пайдоиши онҳо аз беҳбуни вазъи иқтисодии аҳолӣ вобаста аст;
- фурӯши молҳои баландсифат бо нархи молҳои ҳаммонанди сифаташон пасттар.

Нуқтаи ибтидоии амалигардонин ин сиёсат муқаррар намудани номгӯи молу хизматест, ки корхона бо он ба бозор ворид мешавад. Сабаб дар он аст, ки барои ба шароити рақобати шадиди бозорӣ тоб овардан корхона бо якчанд мол ба бозор ме-барояд. Масалан, ширкати «Проктер энд Гембл» силсилаи тамоми молҳоеро истеҳсол менамояд, ки бо хусусиятҳои табиии худ фарқият доранд, ё барои бозорҳои алоҳида таъин шудаанд: собун, хушкай ҷомашуӣ, хушкаҳо барои мошинҳои зарфшуй. Дар доираи як силсилаи муайян корхона, чун қоида, бо якчанд тамғаҳои рақобаткунанда маҳсулот истеҳсол меқунад.

Барои ҳар як корхона муайян соҳтани номгӯи беҳтарини маҳсулоти истеҳсолшаванда аҳамияти хоса дорад. Беҳтарин будани номгӯи маҳсулот ҳам ноил шудан ба ҳароҷоти камтарин барои истеҳсоли ҳамаи номгӯи молҳо ва ҳам камқунии ҳароҷоти фурӯш (истифодаи яке аз шабакаҳои фурӯш, реклама ва ғайра)-ро дар назар дорад.

Ҳамзамон, муқаррарнамои номгӯи васеъи молҳо маъни онро дорад, ки корхона барои таҳлили номгӯи алоҳидаи маҳсулот низ бояд дикқати зарурӣ дихад. Моҳияти таҳлили номгӯи алоҳидаи маҳсулот дар он зоҳир мегардад, ки хусусиятҳои хоси моли истеҳсолшаванд майян мешавад. Чун мисол, метавон фурӯши пойафзолҳои варзишии корхонаҳои «Адида», «Найк», «Рибок»-ро қайд намуд, ки қисмати зиёди бозорро забт намудаанд ва бо нарҳи нисбатан гарон ба фурӯш мераванд.

Яке аз самтҳои муҳими амалӣ кардани сиёсати молии корхона ба вучуд овардани маҳсулоти нав ва муайян намудани вақти пайдоиши моли нав, инчунин, таъсири он ба тағйирпазирии хусусияти талабот мебошад. Дар таҷрибаи байналҳалқӣ зери мағҳуми «маснуоти нав» тағйирёбии таркиб ё бандубости мол фахмида мешавад, ки барои истеъмолкунанда аҳамият дорад.

Мубориза барои истеъмолкунанда водор менамояд, ки на танҳо ҳарочоти истеҳсолӣ кам карда шавад, балки маснуоти навини ҷавобгӯи талаботи истеъмолкунанда арзи вучуд намоянд.

Вобаста ба камёбии захираҳои истеҳсолӣ зарурати истифодан оқилонаи партовҳо ва иқтидорҳои истеҳсолӣ заминаро барои маснуоти нав ба вучуд меоварад.

Ҳангоми баррасии масъалаи ҷориқуни маснуоти нав бояд ба он дикқат дод, ки на ҳама вақт маснуоти нав аз тарафи истеъмолкунандагон хуб пазируфта мешавад.

Масалан, зариби (индекси) боҳти молҳои навини баққолии Иёлоти Муттаҳидаи Америка 0,88-ро ташкил медиҳад. Яъне аз 100 моли навин танҳо 12-тои он аз тарафи бозор пазируфта мешаваду ҳалос. Табиист, ки дар чунин шароит масъалаи камкунии эҳтимоли ҳатар дар коркарди маснуоти нав пайдо мешавад, ки он дар ду ҷанба зоҳир мешавад:

а) моли нав талаботи зарурӣ пайдо намекунад;

б) барои коркарди моли нав ҳарочоти зиёд сарф мешавад ва нарҳи ниҳоӣ барои ҳаридор гаронӣ мекунад.

Аз ин рӯ, таҷрибаи корхонаҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки барои кам кардани эҳтимоли ҳатар ҳангоми бо моли нав ба бозор ворид шудан се гурӯҳи шароитҳоро бояд дар назар дошт:

1. Тавсифи корхона, донишҳои зарурӣ, масъулият, таҷрибаи кофии истеҳсолӣ, фурӯш, таҳқиқи бозор ва ғайра.

2. Ҳусусиятҳои маснуот. Имкониятҳо, ки ба ҷорикунонии маснуот мутобиқат мекунанд, яъне тақозои зарурӣ меофаранд.

3. Ғунҷоиши бозор ва тавсифи он. Васеъ шудани бозор зиёд будани ҳаридорони эҳтимолиро ба эътибор мегирад.

Аммо тавре зикр намудем, масъалаи «маснуоти нав» бе ҷавоб гуфтан ба вақти воридшавӣ ба бозор ҳалли комили худро намеёбад.

Ҳар як маснуот вобаста ба ҳусусияти худ идомаи гуногуни ҳаётӣ дорад. Масалан, фосилаи ҳаётии автомашина 5-10 сол, қартай овоз – моҳ ё сол шуда метавонад.

Таҳлили давомнокии ҳаёти маҳсулот аз як тараф, имкон медиҳад, то муайян созанд, ки кай такмили маҳсулот ва ба нақша гирифтани ивазкунии молҳои қӯҳнашуда оғоз гардад. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳатто дар ҳолати истеҳсоли моли ҷавобгӯи талабот корхона барои бадаст даровардани фоидai кофӣ умед баста наметавонад. Зоро дар бозор рақобати шадид мавҷуд аст. Аз ин рӯ, корхонаро лозим аст, ки тарҳи фаъолияти бозоршиносии худро дар асоси шароити бозор тартиб дихад.

16.5. Стратегия ва тактикаи фаъолияти бозоршиносӣ

Стратегияи маркетинг гарчанде, ки ба стратегияи корхона тобеъ аст, vale онро пурра тақрор наменамояд. Мақсади стратегии корхона ин гирифтани фоидai максималӣ аз фаъолияти истеҳсолӣ-ҳоҷагидорӣ мебошад. Мақсади стратегии маркетинг бошад ин ҳаддалимкон мувофиқнамоии манфиатҳои истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда мебошад.

Ҳангоми шаклгирии стратегияи маркетинг новобаста аз концепсияи истифодашаванда, дикқати аввал ба рафтори ис-

теъмолкунанда дода мешавад. Истеъмолкунанда предмети асосии стратегияи маркетинг ба ҳисоб меравад.

Тактикаи фаъолияти маркетингӣ бошад ба мол ва хизматрасонӣ равона карда шуда, маҳз молу хизматҳо объекти асосии он мебошад.

Стратегия усулҳои ноилшавӣ ба мақсадҳои дарозмуддати корхонаро инъикос намуда, тактика ҷустуҷӯ ва амалинамоии имкониятҳои инкишофи қарорҳои кӯтоҳмуддати корхонаро фаро мегирад.

Шаклгирини фаъолияти маркетинги корхона бо назардошти дарҳостҳои ҳаридорон, имкониятҳои истеҳсолии мавҷуда, вазъи бозор ва ғайра ба вуҷуд меояд. Чунин назария бозор ва моми дар он фурӯҳташвандаро ба нав ва мавҷудбуда ҷудо менамояд.

Нигоҳдорӣ ва ё васеъсозии ҳиссаи корхона дар бозорҳои мавҷуда бо роҳи пасткуни нарҳҳо, беҳсозии борҷома ва баландбардории сифати он имконпазир мегардад. Одатан, дар марҳилаҳои мазкур ба камкуни ҳароҷот аҳамияти маҳсус дода мешавад.

Молҳои мавҷуда, ки дар бозорҳои нав пешниҳод карда мешаванд, аз ҳисоби болоравии ҳаҷми фурӯш даромади зиёд ба даст меоранд.

Стратегияе, ки ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти нав, маҳсусан, бо ҳосиятҳои хуби истеъмолӣ асос ёфтааст муваффақияти бештар меорад. Чунин маҳсулотҳо дар бозорҳои мавҷуда ба корхона даромади зиёдро таъмин намуда, баъзан онҳоро молҳои «ситора» меноманд. Чунин стратегия ҳароҷоти камтаринро пешниҳод намуда, ҳавфи минималӣ доранд.

Стратегияи тафриқасозӣ (диверсификатсия) коркарди маҳсулоти нав ва ҳамзамон, азхудкуни бозорҳои навро дар бар мегирад. Дар ин ҷо маҳсулот бо сифатҳои баланди истеъмолӣ ва бозор бо ҳассосии паст нисбати дараҷаи нарҳҳо маънидод карда мешавад. Стратегияи мазкур ба шиддат гирифтани рақобати самаранок мусоидат мекунад..

Стратегияҳои дигари маркетингӣ ба монанди стратегияи мавқеъгирини бозорӣ, имконияти бозорӣ, бешинасозии фоида

аз рӯи барномаҳои истеҳсолӣ ба монанди дигар стратегияҳои маркетинг унсур ва доираи истифодаи муайян доранд.

Мавқеи маҳсусро дар байни стратегияҳои номбаршуда стратегияи микс-маркетинг ишғол менамояд. Маънои асосии ин стратегия дар тақсимнамоии мутавозини кӯшишҳо дар фаъолияти маркетингӣ миёни унсурҳои алоҳидай он барои таъсири самаранок ба бозор дар вақти муайян мебошад. Зарурияти стратегияи мазкур бо он маънидод карда мешавад, ки таносуби нодурусти унсурҳои алоҳидай маркетинг фурӯши маҳсулотро душвор месозад. Дараҷаи нарх, борҷома, ва ғайра дигар хусусиятҳои дигари маҳсулот, ки ба талаботи бозор ҷавобгӯ нестанд, истифодабарии имкониятҳои бозориро ҳалалдор месозад. Стратегияи микс-маркетинг на танҳо унсурҳои маркетинги мустақим (вазъи талабот, номгӯй ва сифати маҳсулот, нарх, хизматрасонӣ, тарғибот, низоми дастрасӣ ва ҳавасмандгардонӣ), балки унсурҳои истеҳсолиро (дараҷаи музди меҳнат, тахассуси коргарон, вазъи таъмини моддӣ-техникии истеҳсолот, ҳароҷот, фоида ва ғайра) низ дар бар мегирад.

16.6. Тартиби ташкили фаъолияти бозоршиносӣ

Амалинамоии фаъолияти маркетингӣ дар корхона ташкили самараноки онро талаб менамояд. Вобаста аз ҳачми истеҳсолот бо он метавонанд худи роҳбарон (масалан дар корхонаҳои хурд), мутахassisон ва хадамотҳои маҳсус машғул бошанд. Ташкили фаъолияти маркетингӣ дар корхона гуногун аст. Одатан, ташкили функционалӣ, молӣ, бозорӣ ва молӣ-бозориро аз ҳамдигар фарқ меқунанд.

Ташкили функционалӣ нисбатан содда мебошад. Дар ин ҷо ҳар як мутахassis ва воҳиди сохторӣ вазифаи аниқи маркетингро ичро менамоянд. Агар як корманд бошад, пас ў ҳамаи вазифаҳо, яъне омӯзиши вазъи бозор, ташкили истеҳсоли маҳсулот, фурӯш, тарғибот ва ба ҳаридор расонидани онро ичро менамояд. Дар корхонаҳои бузург бошад, хадамотҳои маҳсус ташкил карда мешаванд, ки вазифаи алоҳидай маркетингӣ ва ё як қисми онро ичро менамояд. Самаранокии

чунин шакли ташкили фаъолияти маркетингӣ аз бузургии фаъолияти истеҳсолӣ-хочагидорӣ вобаста аст. Агар номгӯи маҳсулот маҳдуд ва доимӣ бошад, инчунин, фурӯши он танҳо дар ҳамон як бозор ба роҳ монда шавад, пас самаранокии он бештар аст. Монандии таркиби ўҳдадориҳои касбии ҳар як воҳиди соҳтории корхона ва омехта набудани он бо дигар воҳидҳои соҳторӣ ба баландшавии таҳассуси касбӣ ва масъулияти онҳо мусоидат меқунад.

Аммо чунин шакли ташкили фаъолияти маркетингӣ дар шароити зудтағириёбии вазъи бозор на он қадар мақбул аст. Дар ин маврид нисбат ба натиҷаи умумӣ диққати маҳсус ба натиҷаи фаъолияти шахсӣ дода мешавад.

Корхонае, ки бо пешниҳоди номгӯи васеи маҳсулот дар бозор фаъолият меқунад, шакли ташкили молии маркетингро интихоб менамояд. Дар ин ҷо маҷмӯи вазифа ва мақсадҳо аз рӯи молҳои алоҳида (гуруҳҳои молӣ) тақсим карда шудаанд. Соҳтори даҳлдор ҳамаи вазифаҳои маркетинги вобаста ба намуди муайянӣ молро иҷро менамояд. Шакли ташкили молии фаъолияти маркетингӣ ҳамон вақт самаранок аст, ки маҳсулот истеҳсолменамудаи корхона аз рӯи таъинот, намуди беруна, борҷома, таркиби тарғибот аз ҳамдигар кулан фарқ кунанд. Бояд қайд намуд, ки ҳаҷми фоида аз рӯи моли алоҳида бояд максималий бошад, ки ҳароҷоти фаъолияти соҳторҳои мазкурро таъмин намояд.

Ташкили бозории маркетинг ҷудонамоии фаъолиятро дар бозорҳои алоҳида ва ё сегменти алоҳида, ки бо шароитҳои фурӯш аз ҳамдигар фарқ меқунанд, дар назар дорад. Шакли мазкурро корхонаҳое истифода менамоянд, ки номгӯи маҳдуди маҳсулотҳои якхеларо истеҳсол менамоянд ва дар миқдори зиёди бозорҳо мефурӯшанд. Дар ин ҷо гурӯҳи калони истеъмолкунандагон ба воҳиди маҳсуси соҳторӣ вобаста карда мешаванд, ҳамоҷангии хадамотҳои алоҳидаи корхона ҳангоми баромадан ба бозор таъмин карда шуда, вазъи бозор бо назардошти маҳсусиятҳои он пешгӯй карда мешавад. Ҳамзамон дараҷаи пасти маҳсусгардонӣ, надонистани номгӯи маҳсулот,

имконияти такрорнамои вазифаҳо самаранокии чунин шакли ташкили фаъолияти маркетингиро паст месозад.

Барои рафъи маҳдудияти ташкили функционалӣ, молӣ ва бозорӣ унсурҳои алоҳидай онҳо дар омехтагӣ: функционалӣ-молӣ, молӣ-бозорӣ, функционалӣ-молӣ-бозорӣ истифода карда мешавад.

Ҳар яке аз вариантҳои ташкили маркетинг дар корхона паҳлӯҳои қавӣ ва заифи худро доранд. Ҷиҳати умумиашон дар он аст, ки ҳар қадаре, ки соҳтор соддатар бошад, ҳамон қадар фаъолияти он самаранок аст. Маҷмӯи вазифаҳое, ки аз ҷониби як соҳтор (мутахасис) ичро карда мешаванд, маҳдуд мебошад. Ҳар қадаре, ки мол зиёд аст, ҳамон қадар функцияҳои иҷрошаванд махдуданд ва баръакс.

Бояд қайд намуд, ки ташкили маркетинг дар корхона чӣ гунае набошад, бояд фаъолияти соҳибкории корхонаро дар маҷмӯъ тавсиф дигар. Бо маркетинг сикли истеҳсолӣ оғоз ёфта бо он анҷом меёбад.

Боби 17. Сиёсати иртиботии корхона

- 17.1. Мафҳум ва моҳияти сиёсати иртиботии корхона
- 17.2. Реклама ва воситаҳои паҳнкунии он
- 17.3. Воситаҳо ва усулҳои ҳавасмандгардонии фурӯш дар корхона
- 17.4. Фаъолияти корхона дар робита бо ҷамъият (Public relation)
- 17.5. Маркетинги мустақим

17.1. Мафҳум ва моҳияти сиёсати иртиботии корхона

Сиёсати иртиботии корхона ин воситай таъсиррасонии он ба муҳити беруна ва дохила бо ёрии таъсири аҳборӣ буда, ба ташакули талабот, ҳавасмандгардонии фурӯш ва имиҷи (обрӯвашро эътибори) корхона равона карда шудааст.

Аҳамияти сиёсати иртиботии корхона барои бозори мусоир бо воқеянятҳои бозор муайян гардида нақши он дар марҳилаи мусоири инкишофи ҷамъият боло меравад. Ба ин хусусиятҳои зерини вазъи бозор сабаб мешаванд:


- Ҳассосияти баланди бозор, ки талабот дар он зарурияти ивазкунии маҳсулоти истеъмолиро тақозо менамояд;
- Мушкилоти соҳтани (истехсоли) маҳсулоти нав;
- Стандартҳои баланд, ки тафриқасозии маҳсулотро тавасути нарҳ ва сифати он душвор мегардонад;
- Осону қулай додан ва гирифтани маълумот тавассути шабакаҳои гуногуни воситаҳои аҳбори омма (ВАО).

Иртиботи маркетингӣ, одатан, ҳамчун объекти омӯзиши сиёсати иртиботии корхона баромад мекунад.

Иртиботи (комуникатсияи) маркетингӣ гуфта омехтасозии муназзами истифодаи маҷмӯи алоқаҳои аҳбориро барои ҷустуҷӯи аҳбор оиди интихоби мақсади корхона, сегменти

бозорӣ, шабакаи фурӯш, муайянкуни шароитҳои самаранок, реклама, таъсиси имиҷи корхона ва кор бо ҳайати он мебошад.

Корхонаи муосир бо миёнаравон, истеъмолқунандагон ва доираи васеи дигар ташкилоту мuaассисаҳо иртибот дорад. Ғайр аз ин бо ҳайати кормандон, ҷамъият, давлат ва мақомоти маҳаллии идоракунӣ робита дорад. Ин иртибот барои таъмини муввафқияти маҳсулот дар бозор истифода карда мешавад. Яъне корхона дар замони муосир низоми мураккаби иртиботи маркетингиро идора мекунад (*Расми 17.1*).



Расми 17.1. Низоми иртиботи маркетингӣ

Муввафқияти маҳсулот дар бозор тавассути ҳалли як қатор вазифаҳо ба даст меояд. Сифати баланд, ороиши хуб, нархи мақбул ва шабакаи хуби фурӯш ҳоло барои фурӯш ва мустаҳкамкуни мол дар бозор кифоя нестанд. Бояд истеъмолқунандагонро бовар кунонид, ки маҳсулоти корхона ҳақиқатан сазовори харид аст. Ахбордиҳӣ, боваркунӣ, пурзӯркунӣ ва ё тағирии майлу рағбати истеъмолқунанда мақсади асосии сиёсати иртиботӣ корхона мебошад.

Барои ноилшавӣ ба ин мақсадҳо воситаҳои ғайришахсӣ (реклама, алоқа бо ҷамъият, нигаҳдории фурӯш) ва шахсии (маркетинги мустақим) иртибот истифода мешавад.


Ҷараёни иртибот нӯҳ унсурро дар бар гирифта, иштирокчиёни он таҳвилгар ва қабулкунанда мебошанд. Гардишкуни ҷаҳонӣ ва воситаҳои паҳнкунии ахбор яроқи иртибот ба ҳисоб меравад. Рамзикунӣ (кодиронӣ), ғайрирамзкунӣ (декодиронӣ), аксуламал ва алоқаи баръакс таркиби функционалии модели иртибот мебошанд. Рамзҳо (кодҳо) ин нишона, ки ғояро ба забони ба қабулкунанда фаҳмо тарҷума менамоянд. Рамзкунӣ бояд тафсири муроziатро бо мақсади иртиботии қабулкунанда, таъмин намояд. Ба сифати рамзҳо метавонанд калимаҳои нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ (лексика, темп, нутқ); образҳои назарӣ (одамон, молҳо) ва ҳаракати онҳо; садо (музиқӣ, иннотатсия, тембри садо); ранг (равшан, хира), ишораҳо бошанд. Муроziат ин маҷмӯи нишонаҳое, ки таҳвилгар равона месозад ва аз дараҷаи тарҳи иртибот вобаста аст (Расми 17.2).



Расми 17.2. Тарҳи иртибот (коммуникатсия)

Воситаҳои паҳнкунии ахбор шабакаҳои иртиботӣ ба ҳисоб мераванд, ки тавассути онҳо муроҷиат аз таҳвилгар ба қабулкунанда дода мешавад. Рамзкушӣ раванде мебошад, ки дар рафти он қабулкунанда ба нишонаҳои таҳвилгар равонкарда аҳамият зоҳир менамояд. Қабулкунанда тарафе мебошад, ки хабарро қабул мекунад. Аксуламал маҷмӯи ҷавобҳои қабулкунанда мебошад, ки дар натиҷаи робита бо хабар ба вуҷуд омада аст. Алоқаи баръакс қисмати амали ҷавобӣ мебошад, ки қабулкунанда ба таҳвилгар мерасонад.

Ташаккули алоқаҳои самараноки корхона бо шарикон, истеъмолкунандагон, ҳайати кормандони худӣ ва ҷамъият дар асоси нақшай иртибот амалӣ карда мешавад. Нақшагирии иртибот пайдарпайи муайянни амалҳоро дар бар мегирад (Расми 17.3).



Расми 17.3. Раванди нақшагирии иртибот.

Робитакунанда бояд, пеш аз ҳама, мақсади иртиботро муайян намояд. Он бояд амалишавии мақсадҳои корхонаро таъмин намуда, аз робитакунанда амали ҷавобии ҷамъиятиро интизор шавад. Ҳабар бояд ба самъи шахси боваринок расонида шавад. Дар охир робитакунанда бояд маълумотҳои тавассути шабакаи алоқаи баръакс воридшавандаро ҷамъ оварда, самаранокии барномаи иртиботро баҳо диҳад.

17.2. Реклама ва воситаҳои паҳнкуни он.

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклами», реклама – иттилооте мебошад, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (ахбори рекламавӣ) паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул ё дастгирии шавқманӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо, ташаббусҳо таъин гардида, барои фурӯхтани молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо мусоидат менамояд. Реклама ин шакли пулакии пешниҳод ва пешбурди ғайришахсии маҳсулот аз номи сарпрасти он мебошад.

Намудҳои реклама вобаста ба мақсадҳои дар пеш истодаи онҳо муайян карда мешавад. Вобаста ба ин рекламаи ахборӣ (маълумотӣ), ҳушдоркунанда, хотиррасонкунандаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Инчунин, намудҳои зерини реклама мавҷуд аст:

- рекламаи номуносиб – рекламаи бевиҷдонона, нодуруст, беодобона, ошкоро бардуруӯ, пинҳонӣ ё дигар рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати мазмун, вақт, маҳал ва тарзи паҳнкуни тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ дода шудааст;
- аксулреклама – рад кардан рекламаи номуносиб, ки бо мақсади барҳам додани оқибатҳои он паҳн карда мешавад;
- рекламаи беруна – плакатҳо, стендҳо, овезаҳои номалавҳаи мунаvvар ва воситаҳои дигари техникий, ҷойгиронии устувори он дар ҳудуди муайян;
- рекламаи доҳилӣ – ҳар гуна рекламае, ки дар доҳили хонаҳо, биноҳо, иншоотҳо ҷойгир карда шудааст;

■ рекламаи ичтимоӣ – ахбори мақомоти давлатӣ оид ба мастьалаҳои тарзи солими ҳаёт, ҳифзи саломатӣ, ҳифзи табиат, пешгирии ҳукуқвайронкунӣ, ҳифзи ичтимоӣ ва амнияти аҳолӣ, ки хусусияти тиҷоратӣ надоранд.

Реклама метавонад пурра ё қисман объекти ҳукуқи муаллиф ва ҳукуқҳои вобаста ба он бошад. Вай бояд дар ноилшавӣ ба мақсадҳои корхона бояд ҳиссаи намоён дошта бошад. Мақсадҳои иқтисодӣ ва ғайрииқтисодии рекламаро фарқ мекунанд. Одатан, мақсадҳои иқтисодӣ бо ҳариди мол алоқаманд мебошад ва аз ин рӯ, мақсадҳои иқтисодии реклама ин тафиири ҳаҷми фурӯш, ғоида ва ҳиссаи бозор мебошад. Вобаста ба он, ки мақсадҳои қайдшуда тавассути омезиши ҳама усулҳои маркетингӣ амали мешаванд, ҷудосозии ҳисса ва нақши реклама дар охир душвор аст.

Ба мақсадҳои ғайрииқтисодии реклама маълумотдор гардонидани истеъмолкунандагон, пайдо намудани майлу рағбат ва диққат ба ҳариди маҳсулот доҳил мешаванд.

Реклама бояд бе донишҳои маҳсус ё бе татбиқи воситаҳои техникий, бевосита дар лаҳзаи пешниҳоди он сарфи назар аз шакл ё воситаҳои истифодашавандай паҳнкунӣ, маҳз ҳамчун реклама шинохташаванда бошад.

Дар осори радио, телевизион, видео, аудио ва кино, инчунин дар маҳсулоти чопии дорои хусусияти ғайрирекламавӣ истифодаи мақсадноки таваҷҷӯҳи истифодабарандагони реклама ба навъи мушахҳаси мол ё ба тайёркунанда, иҷроқунанда, фурӯшанд ба борои ташаккул ва дастгирии манфиати онҳо бе маълумоти муносиби пешакӣ дар ин маврид (ба хусус, бо роҳи қайд кардан “ҳамчун реклама”) иҷозат дода намешавад.

Агар маҳсулоти радио, телевизион, видео, аудио ва кино, инчунин осори чопӣ қисм ба қисм паҳн карда шаванд, маълумот дар бораи реклама низ бояд мутобиқи миқдори қисмҳои он тақрор гардад.

Реклама дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ ва бо салоҳиди рекламадиҳондагон, инчунин, ба дигар забонҳо, мутаносибан бо ҳарфҳои хурд паҳн карда мешавад. Ин муқаррарот ба радиошуనавонӣ, паҳши телевизионӣ ва нашрияҳои чопие, ки танҳо ба забони давлатӣ, забонҳои дигар миллатҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматдошта ва

забонҳои хориҷӣ сурат мегиранд, инчунин, ба тамғаҳои молии (тамғаҳои хизматрасонӣ) ба қайд гирифташуда дахл надоранд.

Ба рекламаи мол, рекламаи худи рекламадиҳанда, агар ба рои фаъолияташ иҷозатнома (литсензия) нагирифта бошад ва ҳамчунин, ба рекламаи молҳое, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолу истифодаи онҳо манъ карда шудааст ва инчунин, ба рекламаи маҳсулот, кору хизматрасонӣ, ки бояд ҳатман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сертификатсия карда шаванд, vale сертификати мутобиқат надоранд, роҳ дода намешавад.

Иҷозатномадиҳӣ (литсензиякунонӣ) ба рекламаро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Агар фаъолияти рекламадиҳанда зарурати иҷозатномадиҳиро тақозо намояд, дар реклама бояд рақами иҷозатнома, инчунин, номи мақоме, ки ин иҷозатномаро додааст, зикр карда шавад. Рекламаи молҳое, ки сертификатсияи ҳатмиро талаб менамоянд, бояд қайди “ҳатман сертификатсия кунонида шаванд” дошта бошанд.

Истифода намудани объектҳои ҳукуқҳои истиснӣ (моликиятии зеҳнӣ) дар реклама бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад.

Реклама набояд дар шаҳрвандон ҳисси зӯроварӣ, таҷовуз, воҳима барангезад, инчунин, набояд ба амалҳои хатарноке даъват намояд, ки метавонанд ба саломатии шахсони воқеӣ зарар расонанд ё ба бехатарии онҳо таҳдид намояд ва ба идро-ки инсон беихтиёр таъсири манғӣ расонад. Инчунин, реклама набояд ба амалҳое, ки қонунгузории ҳифзи табиатро вайрон мекунанд, оварда расонад.

Матни муроҷиати рекламавӣ бояд рост, равшан ва дорои далелҳои муҳим бошад ва дар он бояд шиори рекламавӣ ҷой дода шавад. Дар шиори рекламавӣ мавқеи корхона намоён шуда, онро шинос ва ҷолиб мегардонад. Шиорҳои рекламавии зиёд, бисёр намоён ва шӯҳратманд шуданд: «TEFAL – ту ҳама вақт дар бораи мо фиқр мекунӣ» (TEFAL); «Сифате, ки ба он метавонед бовар кунед» (PROCTER & GAMBLE)? «Барои он ки Шумо ба ин сазоворед» (LOREAL) ва ғайраҳо.

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама» паҳнкунандай реклама - шахси воқеӣ ё ҳукуқие, ки ҷойгир

ё паҳнкунии иттилооти рекламаро бо роҳи пешниҳод ё истифодаи амвол, аз ҷумла, воситаҳои техникии радио, телевизион, инчунин, шабакаҳои алоқа, вақти намоиш ва бо истифода аз дигар воситаҳо анҷом медиҳад.

Воситаҳои паҳнкунии реклама ин шаклгирӣ ашёвии ғояи муроҷиати рекламавиро ифода мекунад. Он ҷузъҳои таркибӣ ва расмиро ба воҳиди том муттаҳид менамояд. Таснифи воситаҳои паҳнкунии реклама дар ҷадвали 17.1. нишон дода мешавад:

Воситаҳои паҳнкунии реклама	Барандагони реклама
1.Реклама дар матбуот	<ul style="list-style-type: none"> ■ Газета (байналхалқӣ, миллӣ, маҳаллӣ); ■ Журналҳо (байналхалқӣ, миллӣ, маҳаллӣ);
2.Рекламаи нашрӣ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Каталогҳо, эъломияҳо; ■ Маълумотномаҳо; ■ Варақаҳо, мактубҳои ҳабарӣ.
3.Реклама дар воситаҳои пахш	<ul style="list-style-type: none"> ■ Садо (радио) (байналхалқӣ, миллӣ, маҳаллӣ); ■ Симо (Телевизион) (байналхалқӣ, миллӣ, маҳаллӣ);
4.Рекламаи почтавӣ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Фиристониши почтавии маводҳои чопии реклама; ■ Фиристониши мустақими почтавии видеофиттаҳо;
5.Рекламаи беруна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плакатҳои калон; ■ Плакатҳои ҳурд; ■ Воситаҳои барқӣ (гуногунранг);
6.Кинореклама	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кино (видео)- филмҳо; ■ Слайд-филмҳо.
7.Реклама дар нақлиёт	<ul style="list-style-type: none"> ■ Навиштаҷот ва ё овезаҳо дар ҷониби берунаи воситаҳои нақлиёт; ■ Плакат ва ё овезаҳо дар доҳили нақлиёт.
8.Реклама дар ҷойҳои фурӯш	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рафҳо (витрина); ■ Овезаҳо, навиштаҷотҳо, нишонаҳо, ки дикқатҷалбкунандаанд; ■ Борҷомаҳо; ■ Этикеткаҳо.

Ҷадвали 17.1. Таснифи воситаҳои паҳнкунии реклама

17.3. Воситаҳо ва усулҳои ҳавасмандгардонии фурӯш дар корхона.

Нигаҳдории ҳачми фурӯш ва ё ҳавасмандгардонии фурӯш ин чораҳои кӯтоҳмуддати водоркунанда мебошанд, ки барои ҳавасмандгардонии харид ва ё фурӯши маҳсулот (хизмат) равона карда шудаанд. Мақсади ҳавасмандгардонӣ ин, пеш аз ҳама, тафйир додани рафтори истеъмолкунанда мебошад.

Воситаҳои ҳавасмандгардонӣ дорои хусусиятҳои зеринанд:

а) Диққатчалбӯнанда ва ахборӣ. Онҳо диққатро ҷалб намуда, одатан, ахбореро дар бар мегиранд, ки харидорро ба маҳсулот мерасонад.

б) Ангезондан барои харидани маҳсулот. Онҳо ягон хел гузашткунӣ, таҳфиф ва ё рафтореро дар бар мегиранд, ки барои харидор аҳамият дорад.

в) Таклиф барои харид. Онҳо пешниҳодҳои дақиқ барои харидорро дар бар мегиранд.

Корхона бо мақсади ноилшавӣ ба аксуламали фаврӣ ва эътиимоднок истифодаи воситаҳои ҳавасмандкуниро таъмин менамояд. Воситаҳои ҳавасмандгардонии фурӯш барои болобарии талаботи пастшаванда ва самараноксозии пешниҳоди маҳсулот истифода карда мешаванд.

Мақсади чорабиниҳо оид ба нигаҳдории фурӯш ҳавасмандгардонии истеъмолкунандагон, ҳадамоти берунаи корхона ва савдо мебошад.

Нигаҳдории фурӯш барои истеъмолкунандагон дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- озмун ва бозиҳои гуногун;
- пешниҳоди таҳфифҳо, масалан таҳфифҳои (гузаштҳои) мавсимӣ;
- имконияти бурди тӯхфа, ки арзиши он аз маҳсулот зиёд аст;
- паҳнқунии намунаҳои ройгон ва ё талонҳо барои хариди маҳсулот бо нарҳҳои арzon;
- кафолати боз гирифтани маҳсулот;
- фурӯш тавассути қарз.

Чунин чорабиниҳо барои беҳсозии таносуби «нарҳ-сифат, истеъмолкунанда қабулкунанда» ва ҳавасмандгардонии майли хариди маҳсулот равона карда шудааст.

Нигаҳдории фурӯш дар бахши савдо барои самараоноксозии шабакаҳои тақсимот равона карда шуда, ҳамкории корхонаро бо нуқтаҳои фурӯши яклухт ва чакана таъмин менамояд. Усулҳои асосии ҳавасмандгардонии фурӯш, чунинанд:

- илова барои хариди миқдори зиёди маҳсулот;
- илова барои ҳамроҳкунии маҳсулот ва номгӯ;
- мукофот барои хариди миқдори муайянни маҳсулот;
- тӯҳфа, сувенир бо нишона ё номи корхона;
- нигаҳдории иқдоми фурӯш, ки бо пастшавии нарҳҳо алоқаманданд;
- кӯмак расонидан ба савдо бо роҳи таъмини нуқтаҳои фурӯш (витрина, маҷмӯи намунаҳо, тарҳҳо, слайд-боксҳо, овезаҳо);
- истифодаи ташвиқотчиён дар мағозаҳо.

Нигаҳдории фурӯше, ки барои ҳадамоти берунаи корхона равона карда шудааст, бояд мутобиқшавӣ ва қобилиятнокии коргарони онро беҳтар намояд. Ба ҷорабинҳои намунавӣ инҳо доҳил мешаванд:

- мусобиқа байни коргарон, мукофот, ҳавасмандгардонии маънавӣ, таълим, маълумотдиҳӣ ва тренинг;
- пешниҳоди маводҳои аҳборӣ, брошюра, фильм ва ғайра.

Нигаҳдории фурӯш дар истифода бо реклама барои корхона самараи бештар медиҳад.

17.4. Фаъолияти корхона дар робита бо ҷамъият

Кор бо ҷамъият ва ё паблик рилейшнз (PR) – ин қӯшишҳои пайдарпайи банақшагирифташудае мебошад, ки барои барқароркунӣ ва нигоҳдории муносибатҳои байни корхона ва ҷамъият равона карда шудааст. Объекти муносибати байнҳамдигарӣ муҳити беруна ва доҳилии корхона ё ташкилот (давлат, мақомоти маҳаллии идоракунӣ, таъминкунандагон, муштариён, иттифоқи истеъмолкунандагон, ВАО, ҳайати кормандон) ба ҳисоб мераванд.

Агар ташкилот, корхона дар бораи худ ва фаъолияташ миёни ҷамъият тасаввуроти мусбӣ пайдо намояд, имкони ноилшавӣ ба мақсадҳои дар пеш гузошта осон мегардад.

Самтҳои асосии PR-ташкилотҳо ин:

- паблиситӣ;

- пайдо ва нигоҳдории имич;
- нигоҳдории имич дар вақти бӯхрон.

Самти паблиситӣ ин ташаккули шӯҳрати мусбӣ ва эътирофи корхона, ҳайат ва фаъолияти он мебошад. Эътибори мусбӣ бо тақризи муштариён ва шарикон ва инчунин, воситаҳои PR шакл гирифта, интизорӣ меравад, ки воситаҳои аҳбори омма дар бораи корхона маълумоти мусбӣ ва ё дар бораи нақшаҳои он тавсифи мусбӣ медиҳанд.

Паблиситӣ дар ҳолатҳои зерин барои ташкилот аҳамияти маҳсус дорад:

- Дар марҳилаи ибтидоии даври ҳаётии мол. Шӯҳрати моли нав бояд пеш аз реклама тавассути PR пайдо шавад. Чунки мол танҳо дар ҳолате мавриди прессрелиз мебошад, ки нав бошад.
- Агар маҳсулот дар бозор мавҷуд бошад, ба он ҷалб намудани диққати харидорон душвор аст. Пас ба воситаи шаклгиррии паблиситӣ (ҳодисаҳои маҳсус, сарпарастӣ) метавонанд диққати бозорро ба маҳсулот боз гардонанд.
- Тавсифи маҳсулоти мураккаб вақт ва макони маҳсусро талаб менамояд, ки ин бо реклама имконнопазир аст. Мақола дар журнал барои ин бештар мувофиқ аст. Маҳдудияти бучай корхона мумкин аст ба реклама имконият надиҳад, vale барои мақола ҳароҷоти зиёд зарур нест.
- Дар ҳолати бӯхронӣ воситаҳои PR оид ба нигоҳдории эътибори мусбии корхона воситаҳои қулай ва эътиmodнок мебошад.

Имиҷ ин симои (образи) корхона дар тасаввуроти ҷамъият мебошад ва барои гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъият метавонад гуногун бошад, чунки рафтори интизории ин гурӯҳҳо нисбат ба корхона фарқ мекунад. Барои оммаи мардум мавҷеи шаҳрвандии ҷамъият бештар мақбул аст, vale барои шарикон рақобатпазирӣ ташкилот дар мадди аввал меистад. Ғайр аз ин имиҷи дохилии корхона мавҷуд аст, ки ҳамчун тасаввуроти ҳайати кормандон дар бораи ташкилоти худ мебошад. Бинобар ин кор дар мавриди барқарорсозии имиҷ барои ҳар як гурӯҳ бо истифодаи воситаҳои гуногуни мақсаднок амалӣ карда мешавад.

Имиҷ воситаи расидан ба мақсадҳои стратегии корхона мебошад. Дар навбати худ имиҷи мусбӣ рақобатпазирӣ ташкилотро дар бозор баланд намуда, истеъмолкундандагон ва шариф

конро چалб, ҳаҷми фурӯш ва дастрасӣ ба захираҳоро (молиявӣ, меҳнатӣ, аҳборӣ ва ғайра) таъмин менамояд.

Нигаҳдории имиҷ дар лаҳзай бӯҳрон қисми мушкили идора-кунии он мебошад. Барои ташкилот ҷунин ҳодисаҳо бӯҳронӣ ба ҳисоб мераванд: ҳавфи муфлишавӣ, корпартой, аз даст додани ҳаридорон дар бозор, гум кардан дастгирии молиявӣ, но-фаҳмӣ дар соҳа, муфлишавии таъминкунандай асосӣ, ноқисии қалони маҳсулот ва ғайра.

Принсиҳи асосии иртибот ҳангоми ҳалли масъалаи барта-рағсозии бӯҳрон беназорат нагузоштани ҳодисаҳоро тақозо мекунад. «Ҳамаашро бигӯ, vale зуд бигӯ» – бояд қоидai асосии иртиботи бӯҳронӣ бошад. Агар маълумот зуд ба дasti ҷамъият расад, овозаҳо аз байн мераванд.

Усули кори ташкилот бо ҷамъият муносибат бо ВАО, иштирок дар ҷорабиниҳои маҳсус ва иштирок дар ҳаёти ҷамъиятро талаб менамояд.

Нақши муҳими ВАО дар шаклгирии ақидаи ҷамъият дар мазмуни онҳо ҳамчун «ҳокимияти ҷорум» ифода мейбад. Мута-хассисони ҳадамоти PR барои самаранок гардонидани муносибати ташкилоти худ бо ВАО кӯшиш намуда, тавозуни таъсири байниҳамдигарии аҳбории тарафайнро нигоҳ медоранд. Принсиҳи асосии кори ташкилот ба ВАО таъмини устуворӣ ва мутобиқшавӣ ба ҳодисаҳо мебошад.

Воситаҳои таъсири байниҳамдигарии ташкилот бо ВАО инҳоянд:

- Кор бо шабакаҳои иттилоотӣ. Матбуот барои ташкилот ҳамчун шабакаи васеи иттилоотонии ҷамъият дар бораи ташкилот ва инҷунин, сарчашмаи маълумот барои қабули қарорҳои зарурии идорақунӣ ба ҳисоб мераванд. Вазифаи шахси масъули корхона оид ба муносибат бо шабакаҳои иттилоотӣ ин пешниҳоди мавод барои нашр мебошад, ки дар асоси он рӯзноманигорон ҳабар, гузориш, мақола, очерк, ҷавоб ба посух ва пешниҳоди хизматрасонии аҳборӣ, мониторинги ҳабарҳо дар ВАО-ро, омода месозанд. Маводҳои асосие, ки ҳадамоти PR ба шабакаҳои иттилоотӣ пешниҳод менамояд инҳоянд:

- ✓ Аҳбори ҳарактери ҳодисавӣ дошта. Сабаби ин истеҳсоли маҳсулоти нав, пайдошавии муштариёни зиёд, ба кор гирифтани мутаҳассисони баландиҳтинос, таълими ҳайат ва ғайра ба

ҳисоб меравад. Хусусияти чунин ахбор ба ҷамъият имкон медиҳад ташкилотро дар доираи назар нигоҳ дорад.

✓ Пресс-релиз – ҳабаре, ки барои доираи васеъ маълумоти зарурӣ ва ё муфидро пешниҳод менамояд;

✓ Бастаи ахборӣ, ки ҳабар, расм, намунаи маҳсулот, видео ва аудиофиттаҳо ва ҳама он ҷизе, ки диққати рӯзноманигорро ҷалб намуда ба навиштани мақола ва ё ёдрасшавии ташкилот дар ягон мақола водор мекунад. Барои ба рӯзноманигорон додани ахбори зарурӣ дар корхона нишасти ҳабарӣ гузаронида мешавад. Нашри мақолаҳои муаллифӣ дар маҷаллаҳо усули самараноки ҷалби диққати ҷамъият ба ташкилот ва фаъолияти он мебошад.

- Кор бо садо (радио) ва симо (телевизион) дониши мутаҳассисони ҳадамоти PR-ро дар бораи жанри барнома, вақт ва тӯлонияти пахши он талаб мекунад. Маҷмӯи асосии ҳабарҳое, ки тавассути садо ва симо пахш мешаванд, ба публисистӣ, бадей ва илмӣ ҷудо шуда, дар шакли гузориш, сӯҳбат, қайдҳо, ҳисботҳо, баромадҳо, тафсил, ташреҳ бо истифодаи воситаҳои видео ва аудиовизуалӣ амалӣ карда мешаванд.

- Иштирок дар ҷорабиниҳои маҳсус бо мақсади ҷалби диққати ҷамъият ба ташкилот ва маҳсулоти он гузаронида мешавад. Ҳодисаҳои маҳсус рафти фаъолияти пешина ва якрангай ташкилот ва муҳити атрофро дигар месозанд. Ба онҳо маросими ифтитоҳ, маҳфил, муаррифӣ, нишасти ҳабарӣ, рӯзҳои дарҳои кушод, намоишгоҳҳо ва мизи мудаввар доҳил мешаванд.

Иштирок дар ҳаёти ҷамъият, ҷорабиниҳои хайриявӣ, сарпарастӣ эътибори ташкилотро дар назди ҷамъият боло мебарад. Дар ин иқдомҳо номи ташкилот бояд мувофиқи принси-пи «Кори некеро анҷом бидеҳ ва дар ин бора бигӯй» пешниҳод карда шавад.

Ташкили фаъолияти PR интихоби таъсиси ҳадамоти PR дар корхона ва истифодаи машваратчиёни берунаро ба миён меорад. Онҳо дар ҳолате мақбуланӣ, ки агар PR аҳён гузаронида шавад: ё ҳангоми мавҷудияти сарбории гарон болои ҳадамоти

худи корхона ва ё дар ҳолате, ки машваратчии беруна таҷрибаи қасбии зиёд дорад.

Истифодаи PR-и худӣ дар ҳолатҳои зерин мувофиқи мақсад аст: якум, алоқаҳои ахборӣ барои ташкилот бо мутахассисони худи PR нисбат ба машваратчиёни беруна нисбатан кам расмианд; дуввум, мутахассисони худии PR бо ҷамъият муносабати хуб доранд; сеюм, ҳароҷот барои нигаҳдории ҳадамоти PR нисбат ба ҳароҷоти ҷалби машваратчии беруна камтар аст.

17.5. Маркетинги мустақим

Маркетинги мустақим (анг. Direct marketing - DM) ин барқароркуни ҳамкории дарозмуддат, судбаш ва инкишофё-бандай истеҳсолкунанда бо истеъмолкунандагони намоён мебошад. Бартарияти DM ин интихобият, маҳфият, гуногуншаклии муюшират ва имконияти назорат аз болои рафтори ҳаридорон мебошад.

Шаклҳои асосии маркетинги мустақим (DM) инҳоянд:

- Тиҷорати мағозавӣ, ки ба принсипҳои кор аз рӯи каталогҳо ва нарҳҳои таҳифифшуда барои фурӯши номгӯи васеи молҳои серистеъмол.
- Тиҷорати фардикунонидашуда ва ё ғайридӯконӣ. Истеҳсолкунандай маҳсулот ва ё коргарони савдо ба муштариён аз рӯи рӯйхати маҳсус, ки супоришиҳандагони имконпазирро дар бар мегиранд, ҳабарҳои почтавиро ирсол менамоянд (директ-майл). Чунин шакли фурӯш дар ҳолати фурӯши маҳсулоти таъиноти истеҳсолӣ-техникий дошта истифода карда мешавад.

- Фурӯши шахсӣ-пешниҳоди шифоҳии мол дар рафти сӯҳбат бо ҳаридор бо мақсади амалисозии фурӯш мебошад. Чунин шакли тиҷорат дар марҳилаҳои ташаккули майлу рағбати ҳаридорӣ ва инчунин, дар зинаи ба вуқӯй пайвастани ҳолати ҳариду фурӯш бештар самаранок аст. Сабаб дар он аст, ки дар муқоиса бо реклама техникаи фурӯши шахсӣ муюширати бевоситаи тарафҳоро пешбинӣ намуда, истифодаи иртиботи

вербалӣ ва ғайривербалии иртибот ба барқарорсозии муносибатҳои гуногун мусоидат мекунад.

Дар бозори ҷаҳонӣ DM нисбат ба реклама ва ВАО тезтар ин-кишоф меёбад. Бештари мутахассисони соҳаи реклама ақида доранд, ки дар солҳои наздик DM дигар усулҳои таъсиррасонӣ ба ҳаридоронро танг намуда, дар бахши иртиботҳои маркетингӣ пешсаф мегардад.

Самаранокии олотҳои сиёсати иртиботӣ дар бозорҳои алоҳидаи молҳо гуногунанд. Корхонаҳое, ки маҳсулоти истеъмолӣ истеҳсол менамоянд, одатан, дар аввал ба реклама ва баъд ба фурӯши шахсӣ диққат зоҳир менамоянд. Корхонаҳои истеҳсоли молҳои таъиноти саноатӣ дошта, қисми асосии воситаҳои худро ба маркетинги мустақим равона сохта, воситаҳои боқимондaro барои ҳавасмандгардонӣ, реклама ва ҳамкорӣ бо ҷамъият равона месозанд.

Тадқиқотҳои сершумор ва таҷрибаи амалии ширкатҳои на-моён нишон медиҳанд, ки танҳо стратегияи таъсири маҷмӯии ҳамаи воситаҳои иртиботи маркетингӣ ба бозор имконият медиҳанд самараи бештар ба даст омада, ноилшавии ҳадафи сиёсати иртиботӣ бо ҳароҷоти камтарин таъмин карда шаванд.

Боби 18. Муносибатҳои суғуртавии корхона

- 18.1. Мафҳуми суғуртакунӣ, мақсад, вазифа ва принсипҳои он
- 18.2. Тавсифи суғуртакунӣ
- 18.3. Пардоҳти ҳаққи суғурта ва тарофаи суғуртавӣ
- 18.4. Низоми масъулияти суғуртавӣ дар корхона

18.1. Мафҳуми суғуртакунӣ, мақсад, вазифа ва принсипҳои он

Суғуртакунӣ (анг. Insurance – ҳимоя) мафҳуми иқтисодие мебошад, ки маҷмӯи тарз ва усулҳои шаклгирии фондҳои пуллии мақсаднокро инъикос менамояд.

Асоси суғуртакуниро таваккали суғуртавӣ ташкил медиҳад. Таваккали суғуртавӣ гуфта эҳтимолияти фарорасии вазъиятҳои муайянро меноманд, ки дар ҳолати бавуқӯъои он суғуртакунонӣ амалӣ карда шудааст. Таваккал асоси объектии пайдоиши муносибатҳои суғуртавӣ мебошад, яъне: агар хавф набошад, эҳтиёҷ ба суғурта ҳам ба миён намеояд.

Қонунҳои инкишофи табиат ва ҷамъият, одатан, ба ҳаёти инсон ва фаъолияти ҳочагидории он унсурҳои ногаҳониро ба вучуд меоранд. Иқтисоддони англisis А. Смит таъсири омилҳои ногаҳониро ба нишондиҳандашои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ба монанди нархи истеҳсолот, ҳаҷми фоида, бузургии музди меҳнат, ҳароҷоти истеҳсолӣ ва ғайра таъкид карда буд. Дар назария ва амалияи иқтисодӣ таъсири ҳатарҳои гуногун ба омилҳои истеҳсолот ва афзуншавии таваккали такрористеҳсолшавии онҳо инкор карда намешавад. Бинобар ин, дар нархи маҳсулот ғайр аз ҳароҷоти истеҳсол ва фурӯши он, талафҳои аз ҳолатҳои ногувор ба вучуд омада низ инъикос меёбанд.

Новобаста аз он, ки омилҳои ногаҳонӣ падидаҳои аҳёни мебошанд, vale барои истеҳсолот ва ҳаёту фаъолияти аҳолӣ зиёни калон ва баъзан рафъи нашаванда мерасонанд. Дар ин зами-

на, дар коқиши додани талафи моддӣ ва маънавӣ, нақши суғуртакунӣ хеле назаррас аст.

Мувофиқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар борай суғурта» суғуртакунӣ фаъолиятест, ки ҳимояи манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро аз оқибатҳои ҳодисаҳои муайяни ғайричашмдошт (ҳолатҳои суғуртавӣ) аз ҳисоби фондҳои пуллии аз пардохтҳои (ҳаққи аъзогӣ) онҳо ташкилёфта таъмин менамояд.

Ҳамин тавр, барои рафъи зарар аз ҳодисаҳои ғайричашмдошт воситаҳо барои ҷуброни талафҳои гуногуни моддӣ ташкил карда мешаванд. Вобаста аз ин моҳияти суғурта дар тақсимнамоии талаф миёни иштирокчиёни муносибатҳои суғуртавӣ мебошад.

Дар ибтидо муносибатҳои суғуртавӣ вобаста ба падидаҳои номатлуби табиӣ ба вучуд омада буданд. Баъдан, дар натиҷаи тараққиёти муносибатҳои ҷамъиятӣ суғурта ба ҳолатҳои вобаста ба фаъолияти истеҳсолии одамон, инкишофи техника ва ғайра паҳн шуд.

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ суғуртакунӣ ба механизми иқтисодии танзими муносибатҳои субъектҳои ҳочагидорӣ оид ба ихтиёрдорӣ, истифодабарӣ ва идоракунии моликият ва инчунин, шароитҳои ба ин алоқаманди масъулияти шаҳрвандӣ, табдил ёфтааст. Инчунин, нақши суғурта ҳамчун танзимкунандай мӯътадилии муносибатҳои истеҳсолӣ пурзӯр шудааст, чунки таъиноти он ба бо ҷуброни талафҳои моддӣ ва ҳароҷоти дигар алоқаманд мебошад, ки муттасилии истеҳсолотро таъмин менамояд.

Муносибатҳои истеҳсолӣ, ки асоси суғуртакуниро ташкил медиҳанд, тавассути гардиши воситаҳои пулӣ амалӣ мешаванд, чунки ҷуброни талаф дар шакли пулӣ пардоҳт шуда, дар ҳама зинаҳои раванди истеҳсолот (таъмини ашёи ҳом, истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот) истифода мешаванд.

Хосиятҳои суғуртакунӣ: таъиноти мақсадноки воситаҳои андӯхтшуда (онҳо танҳо барои ҷуброни зарар истифода мешаванд), хосияти эҳтимолии муносибатҳо (дар ибтидо маълум нест, ки фаро мерасанд ё не?, зарари он чӣ қадар ва ба кӣ таъсир мерасонад ва ғайра), баргаштпазирии воситаҳо, хосия-

ти пӯшидагии тақсими воситаҳо байни иштирокчиён, суғуртакунӣ дар доираи вақт ва ҳудуд маҳдуд карда мешавад.

Хусусиятҳои хоси мазкур вобаста ба объекти суғурта буда, дар маҷмӯъ моҳияти иқтисодии ҳимояи суғуртавии истеҳсолоти ҷамъиятий ва фардро ташкил медиҳанд.

Ҳосияти асосии суғурта ин баргаштпазир будани воситаҳои фонди суғурта мебошад. Пардохтҳои суғурта дар асоси тарофаҳое амалӣ карда мешаванд, ки аз ду қисмат иборат аст: нетто-пардохтҳо, ки барои ҷуброни талаф таъин шудаанд ва ҳароҷот барои нигаҳдории ширкати суғуртавӣ, ки фаъолияти суғуртавиро анҷом медиҳанд.

Дар раванди суғурта ду субъект иштирок мекунанд: суғуртакунанда ва суғурташаванда. Муносабати миёни онҳо ихтиёри ташкил шуда, бо шартномаи суғурта собит карда мешавад. Дар ҳолати вучуд доштани суғуртаи ҳатмӣ он бо тартиби муайяннамудаи қонунгузорӣ амалӣ карда мешавад.

Шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеии қобили фаъолият суғуртакунандагон дониста мешаванд, ки бо муассисаҳои суғурта шартномаи суғурта бастаанд ё мувофиқи қонун суғуртакунанда мебошанд.

Суғуртакунандагон ҳуқуқ доранд, ки бо муассисаҳои суғурта барои суғурта кардани шахсони сеюм ба манфиати онҳо (шахсони суғурташуда) шартнома банданд.

Суғуртакунандагон ҳуқуқ доранд, ки ҳангоми бастани шартномаи суғуртаи шахсони воқеӣ ё ҳуқуқиро (фоидагирандагонро) барои гирифтани маблағҳои суғурта аз рӯи шартномаҳои суғурта таъин қунанд, инчунин, онҳоро бо салоҳиди ҳуд то вақти фаро расидани ҳодисаи суғуртавӣ иваз намоянд.

Муассисаҳои суғурта шахсони ҳуқуқии ҳама гуна шаклҳои ташкилию ҳуқуқии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешаванд, ки барои ба амал баровардани фаъолияти суғуртавӣ (ташкилотҳои суғурта) таъсис дода шуда, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун аз қайд гузаштаанд ва барои дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти суғуртавӣ машғул шудан иҷозатнома гирифтаанд.

Мақсади фаъолияти суғуртавӣ ин пешниҳоди ҳимояи суғуртавӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба он эҳтиёҷ дошта ме-

бошад ва вобаста аз таъиноти мақсадӣ суғурта аҳамияти функсионалии гуногун дорад.

Асосан, суғурта чор вазифаи асосиро ичро менамояд: таваккалӣ, огоҳкунандагӣ, амонатӣ ва назоратӣ.

Вазифаи таваккалии он дар ҷуброни хавф инъикос мегардад. Дар доираи амалкарди ин вазифа аз наවтақсимкуни шакли пулии арзиши амвол миёни иштирокчиёни суғурта дар натиҷаи фарорасии ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ мепайвандад.

Вазифаи огоҳкунанда дар маблағгузории чорабиниҳо оид ба камкуни хавфи суғурта аз ҳисоби воситаҳои фонди суғурта мебошад.

Моҳияти вазифаи амонатӣ дар он ифода меёбад, ки бо воситаи он воситаҳои пулӣ нигоҳ дошта мешаванд. Яъне суғурта андӯҳти воситаҳои пулиро таъмин менамояд, ки онро пасандоз низ гуфтан мумкин аст.

Вазифаи назоратии суғурта дар назорати қатъӣ аз болои ташаккул ва истифодаи воситаҳои фонди суғурта ифода меёбад.

Принсипҳои асосие, ки аз рӯи он бояд фаъолияти суғуртавӣ бунёд шавад, инҳоянд: 1) Принципи виҷдони олӣ доштан. 2) Принципи маҳаллизозии (локализации) таваккал мебошад.

Принципи якум, принципи асосии муайянкунандаи муносибатҳои суғуртакунанда ва ширкати суғуртавӣ мебошад. Он дар пешниҳод намудани маълумоти саҳеҳ ба ҳамдигар, дар асоси шартнома ва ё талаботи қонун ифода меёбад.

Принципи дуввум, дар ҳавасмандгардонӣ ва ё ҳатмигардонии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки таваккали худро дар ширкатҳои ватанини суғуртавӣ суғурта намоянд. Назорати принципи мазкур ба зиммаи мақомоти давлатӣ voguzor карда мешавад.

18.2. Таснифи суғуртакунӣ

Суғурта вобаста ба меъёрҳои зерин тасниф карда мешавад: гуногунии ширкати суғуртавӣ, соҳаи фаъолияти он, объекти суғурта, категорияи суғуртакунанда ва ҳаҷми масъулияти суғуртавӣ. Мувофиқан ду нигариш дар мавриди таснифи суғурта мавҷуд аст: аз рӯи объекти суғурта ва намуди ҳатар.

Таснифи якум умумӣ буда, дуввум хусусияти маҳдудтар дорад, чунки танҳо суғуртакунии амволро фаро мегирад.

Таснифи умумии суғурта ин низоми зинаҳои ҷудонамоии суғурта аз рӯи хусусият, шакл, соҳа, намуд, гуногунӣ, низоми муносибатҳои суғуртавӣ, ки ҷузъҳои тасниф ба ҳисоб мераванд, мебошад.

Нишонаи асосии таснифи суғурта ин объекти суғурта ба ҳисоб меравад, ки дар ҷадвали 18.1, нишон дода шудааст.

Таснифи суғурта дар шакли нисбатан умумӣ суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёриро дар бар мегирад.

Суғуртае, ки дар асоси санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, намудҳо, шартҳо ва тартиби ба амал баровардани онро қонун муайян мекунад, суғуртаи ҳатмӣ мебошад.

Амалиёти оиди суғуртаи ҳатмии давлатиро Ширкатҳои суғуртаи давлатии Тоҷикистон ба ҷо меоваранд.

Суғуртаи ихтиёрий дар асоси шартномаи байни суғурта-шавандаю суғуртакунанда сурат мегирад. Қоидаҳои суғуртаи ихтиёриро, ки шартҳои умумӣ ва тартиби ба амал баровардани онро муайян мекунанд, суғуртакунанда мустақилона мӯқаррар мекунад. Шартҳои мушаххаси суғурта ҳангоми бастани шартномаи суғурта муайян карда мешаванд.

Азбаски объекти суғуртакунӣ аз як тараф баҳои моддӣ ва арзишӣ дорад, аз ҷониби дигар ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти кории инсон арзиши мустақим надорад, суғурта ба се соҳа: амволӣ, шахсӣ ва суғуртакуни масъулият чудо мешавад. Объекти инҳо ҳам манфиатҳои моддӣ ва ғайримоддӣ мебошанд.

Соҳаи суғурта ин ҷузъи таснифи суғурта буда, суғуртаи ҳаёт ва саломатии инсон, арзишҳои моддӣ, ўҳдадории суғурта-шавандагон дар назиди шахсони сеюмро тавсиф медиҳад.

Суғуртакуни шахсӣ соҳаи суғурта мебошад, ки дар он ба сифати объекти суғурта ҳаёт, саломатӣ ва қобилияти меҳнатии инсон баромад мекунад.

Дар суғуртакуни шахсӣ ду зерсоҳа мавҷуд аст: суғуртаи ҳаёт ва суғурта аз ҳодисаҳои ноҳуш. Гуногунӣ дар мӯҳлати суғуртаи ҳаёт онро ба дарозмуддат ва суғурта аз ҳодисаҳои ғайричашмдоштро ба кӯтоҳмуддат тақсим мекунад.

Вобаста аз низоми муносибатҳои суғуртавӣ, ғайр аз худи суғурта, инчунин, ҳамсуғуртакунӣ, суғуртакуни дубора, аз нав суғуртакунӣ ва худсуғуртакунӣ низ мавҷуд аст.

Объекти ҳамсуғуртакунӣ, яъне як объект аз рӯи як шартнома аз ҷониби якчанд ширкати суғуртавӣ суғурта карда мешавад. Дар ин ҷо ду ва ё зиёда ширкатҳои суғуртавӣ дар асоси шартномаи муштарак ва ё алоҳида дар суғуртакуни ҳамон як тавакkal иштирок мекунанд. Дар таҷрибаи мазкур ширкати суғуртавие, ки бо ҳиссаи кам иштирок мекунад мувофиқи шартҳои ширкати суғуртавие, ки бо ҳиссаи зиёд иштирок мекунад, фаъолият менамояд.

Суғуртакуни дугона дар ҳолате ҷой дорад, ки агар суғуртакунанда ҳамон як манфиат аз ҳатарро дар якчанд ширкати суғуртавӣ, суғурта мекунад. Дар ин ҷо ширкатҳои суғуртавӣ қарздори шарикӣ ба ҳисоб рафта, маблағи пардоҳт ба суғуртакунанда набояд аз андозаи заар зиёд бошад. Агар суғуртакунанда барқасдана ба суғуртакуни дугона даст зада бошад, пас шартнома беэътибор дониста мешавад. Дар баъзе соҳаҳои суғурта ширкатҳои суғуртавӣ дар мавриди роҳ надодан ба суғуртакуни дугона созишнома мебанданд.

Суғуртаи муштарак аз тарафи ду ё зиёда аз он муассисаи суғурта суғурта кардани як объекти суғурта мебошад. Дар айни ҳол дар шартнома бояд шартҳое мавҷуд бошанд, ки ҳукуқу вазифаҳои ҳар як муассисаи суғуртари муайян намоянд.

Суғуртаи такрорӣ аз тарафи муассисаи суғурта (суғуртакунандаи такрорӣ) бо шартҳои муайянкардаи шартнома ба ташкилоти маҳсуси такроран суғуртакунанда ё дигар суғуртакунанда (суғуртакунандаи такрорӣ), ки барои ин намуди фаъолияти суғуртавӣ иҷозатнома дорад, додани ҳамаи ё як қисми ўҳдадориҳои худ дар назди суғурташаванда мебошад.

Ҳангоми фаро расидани ҳодисаи суғуртавӣ суғуртакунандаи такрорӣ ба андозаи ўҳдадориҳои қабулкардааш оид ба суғуртаи такрорӣ масъул мебошад. Дар айни ҳол муассисаи суғурта дар назди суғуртакунанда комилан масъул мебошад.

Нишонаҳои таснифи сугурта					
Шакл	Соҳа	Намуд	Зарриби иҷозатномадӣ	Гуногун-шаклӣ	Низоми муносабатҳои сугуртавӣ
Ҳатми ва иктиёри	Шахсӣ	Суғуртаи ҳаёт, Суғурта аз ҳодисаҳои ноҳӯш ва беморӣ, Суғуртаи тиббӣ ва гайра	1 3 2	Суғуратат кӯдакон, Суғуртаи никоҳ, Суғуртаи омехтаи ҳаёт ва гайра	Суғуртакунӣ Суғуртакунӣ Суғуртакунии дугона аз нав суғуртакунӣ
	Амволӣ	Суғуртаи воситаҳои нақлиёти заминӣ, Суғуртаи воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ, Суғуртаи воситаҳои нақлиёти обӣ, Суғуртаи бор, Суғуртаи дигар амвол, Суғуртаи таваккали молиявӣ	4 5 6 7 8 9	Суғуртаи иморат, Суғуртаи фондҳои асосӣ ва гардон Суғуртаи ҳайвонҳо Суғуртаи амволи хонагӣ Суғуртаи ҳосили кишоварзӣ ва гайра	Худсуғуртакунӣ
	Масъулӣят	Суғуртаи соҳибони воистаҳои нақлиёт. Суғуртакунии масъулияти қарздорон оиди бағардонии қарз. Суғуртакунии масъулияти граждании ҳамлу нақлӣ. Суғуртаи масъулӣяти граждании корхонаҳо-сарчашмаҳои баландшавии хатарҳо	10 11 12 13	Суғуртаи масъулӣяти касбӣ. Суғуртакунии масъулияти оиди иҷро накарданӣ ўҳдадорӣ, Суғуртакунии намудҳои масъулӣяти шаҳрвандӣ	Низоми сугуртакуние, ки қонунгузории ҶТ муайян кардааст. Худсуғуртакунӣ

Чадвали 18.1. Нишонаҳои таснифоти сугурта

18.3. Пардохти ҳаққи суғурта ва тарофаи суғуртавӣ

Пардохти (ҳаққи) суғурта маблағи суғурта мебошад, ки суғуртакунанда вазифадор аст мувофиқи шартномаи суғурта ё қонунгузории амалкунанда онро ба муассисаи суғурта супорад.

Сохтори пардохти ҳаққи суғурта дар нақшай зерин нишон дода мешавад:

Пардохти ҳаққи суғурта = тарифи суғурта × нишондиҳандай ҳаҷм – таҳфиҷ + иловапулӣ.

Вобаста аз сохтори ташкилӣ намудҳои зерини пардохтҳои суғуртавиро фарқ мекунанд: пардохти таваккалӣ, пардохти амонатӣ, нетто-меъёр, пардохти кифоя, брутто-меъёр.

Пардохти таваккалӣ қисми пардохти суғуртавӣ мебошад, ки барои ҷуброни таваккал таъин шудааст. Бузургии пардохти таваккалӣ вобаста ба сатҳи эҳтимолияти фарорасии ҳодисаи суғуртавӣ муқаррар карда мешавад. Пардохти андӯхтшаванда пардохти амонатӣ ба ҳисоб меравад. Он барои пӯшондани пардохти суғуртакунанда баъди анҷоми мӯҳлати суғурта, дар суғуртаи шахсӣ истифода бурда мешавад. Андозаи пардохти кифоягӣ на танҳо пӯшондани пардохтҳои суғуртавиро, балки ҳароҷоти ширкати суғуртаро ҷуброн мекунад. Ҳамин тавр, пардохти кифоягӣ ба брутто-меъёр бе назардошти фоиди ширкати суғурта баробар аст.

Дар навбати худ пардохтҳои суғуртавӣ вобаста ба ҳусусияти таваккал, шакл ва вақти пардохт аз рӯи меъёрҳои зерин тасниф мешаванд: аз рӯи нишондод дар тавозун, бузургии пардохт, усули ҳисобкунӣ.

Вобаста аз ба вучудоии таваккал пардохтҳои суғурта ба натуравӣ ва доимӣ чудо мешаванд.

Пардохти натуравӣ барои пӯшонидани таваккал дар мӯҳлати муайяни вақт таъин шудааст, чунки вобаста ба ҳусусияти таваккал тамоюли кам ва ё зиёдшавӣ дорад. Пардохти доимӣ дар мӯҳлати вақт тағйир намеёбад. Бинобар ин, пардохтҳои доимӣ дар таҷрибаи суғуртаи амвол бисёр истифода мебошад.

Аз рўи шакли пардохтқунй онҳо ба яквақта, чорӣ, солона ва пеш аз мӯҳлат чудо мешаванд.

Пардохти яквақта пардохте мебошад, ки суғуртакунанда ба ширкати суғурта пешакӣ барои тамоми муддати суғурта ме-пардозад. Маблағи пардохти мазкур ҳангоми бастани шартномаи суғурта муайян карда мешавад. Пардохти чорӣ қисмати масъулияти суғуртакунандаро нисбат ба ширкати суғурта ифода мекунад.

Пардохти солона ин пардохти яквақтаи тақсимнашаванде мебошад, ки барои як сол аз ҷониби суғуртакунанда пардохт карда мешавад. Пардохтҳои мӯҳлатнок дар мӯҳлати муайяни вақт пардохт карда мешаванд. Пардохти суғуртавии якумра ҳарсола дар давоми ҳаёти суғуртакунанда пардохта мешавад. Қисмати пардохти солонаро, ки ба суғуртакунанда аз рӯи шартнома пешпардохт карда мешавад, пардохти суғуртавии пеш аз мӯҳлатӣ меноманд.

Вобаста аз пайдарпаии пардохтқунй пардохти пеш аз мӯҳлатии якум ва минбаъда аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Пардохти авансӣ пардохтҳое мебошанд, ки пешакӣ аз ҷониби суғуртакунанда пардохта мешаванд.

Вобаста аз усулҳои нишондоди пардохтҳо дар тавозун онҳо ба пардохтҳои интиқолёбанда, натиҷавӣ ва самаранок чудо мешаванд.

Пардохти интиқолёбанда ҳамон пардохте мебошад, ки дар соли ояндаи баъди соли тақвимӣ тақсим карда мешавад. Яъне агар шартномаи суғурта дар соли ҷорӣ баста шуда, пардохти солона дар ҳамин сол пардохт карда шавад, пас қисмати мазкури пардохти интиқолёбанда ҳисобида мешавад. Пардохти натиҷавӣ фарқияти байни нетто-меъёри солона ва пардохти интиқолёбандаи соли ҷорӣ ба соли оянда гузаронида шударо ифода мекунад. Пардохти самаранок маблағи пардохти натиҷавӣ ва интиқолёбандаи соли ҷорӣ захиравшуда ва барои соли оянда таъиншударо дар бар мегирад. Умуман, пардохти самаранок маблағи дар соли ҷорӣ ихтиёрдоштаи ширкати суғурта мебошад.

Вобаста аз андозаи пардохти суғуртавӣ пардохтҳо ба ҳатмӣ, адолатона ва рақобатӣ чудо мешаванд. Пардохти ҳатмӣ ба ширкати суғуртавӣ имконият медиҳад, ки пардохти ба андо-

зай таваккал ва қонунияти пайдоиши он вобастабударо амалӣ созад. Пардохти одилона баробарарзиши ӯҳдадориҳои тарафҳоро аз рӯи шартномаи суғурта ифода мекунад.

Пардохти рақобатӣ, пардохте мебошад, ки бузургии он дар муқоиса ба дигар ширкатҳои суғуртавӣ, имконият медиҳад ширкат шумораи бештари суғуртакунандагонро ҷалб созад.

Дар қатори пардохтҳои дар боло қайдшуда, пардохтҳои асосӣ ва иловагӣ низ мавҷуданд.

Пардохти асосӣ ҳангоми бастани шартномаи суғурта муайян карда шуда, иловапулӣ ва ё таҳифифҳо дар пардохти суғурта, пардохти иловагӣ номида мешавад.

Тарофаҳои суғуртавӣ ставкаҳои пардохтҳои (ҳаққи) суғурта мебошанд, ки андозаашон баъди дар ташкилоти суғурта ҷамъ шудани маблағҳои кофии молиявӣ, ки худтаъминшавии ҳароҷоти баамаломадаро таъмин мекунанд, муқаррар карда мешавад.

18.1. Низоми масъулияти суғуртавӣ дар корхона

Бузургӣ, шарт ва усулҳои ҷуброни суғуртавӣ дар суғуртакунии моликият аз низоми масъулияти суғуртавӣ вобаста мебошад.

Масъулияти суғуртавӣ ин дараҷаи ҷуброни зарари ба вучудомада, ки таносуби миёни маблағи амволи суғурташуда ва зарари воқеиро ифода менамояд.

Низомҳои зерини масъулияти суғуртавӣ бештар ва васеъ истифода мешаванд: масъулияти баробар; ҳавфи аввал; қисмати қасрӣ; арзиши барқароркунӣ; масъулияти ҳаддӣ.

Суғуртакунӣ аз рӯи арзиши ҳақиқии амвол дар суғуртакунии амвол ҳамон вақт истифода мешавад, ки маблағи ҷуброни суғуртавӣ ба арзиши воқеии амвол дар санаи ба имзо расидани шартнома баробар бошад. Яъне, ҷуброни суғуртавӣ баробари бузургии зарар мебошад.

Суғуртакунӣ аз руи низоми баробар масъулияти тақсимнамоии масъулияти ҷуброни заرارро миёни ҷонибҳо дар назар дорад. Дар ин маврид суғуртакунии нопурра амалӣ карда мешавад, яъне як қисми ҳавфро суғурташаванда мегирад. Дар ин маврид андозаи бузургии ҷуброни зарар мутанонд.

сиби қисми хавфе мебошад, ки суғуртакунанда ба зима дорад. Бузургии он бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$Б = \frac{М \cdot З}{О},$$

дар ин чо:

Б – бузургии ҷуброни суғуртавӣ, сомонӣ;

М – маблағи суғуртавӣ, сомонӣ;

З – бузургии воқеии заар, сомонӣ;

О – арзиши объекти суғурташуда, сомонӣ.

Масалан: Арзиши объекти суғурта 400 000 сомонӣ, маблағи суғурта – 100 000 сомонӣ, талафи суғурташуда дар натиҷаи сӯхтор 80 000-ро ташкил дод. Пас бузургии ҷуброни суғуртавӣ ҷунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{100 \times 80}{400000} = 20 \text{ ҳаз. сомонӣ.}$$

Ҳангоми суғуртакунӣ аз рӯи низоми хавфи аввал ҷуброни суғуртавӣ ба андозаи талафи суғуртавӣ, ки дар шартномаи суғурта нишон дода шудааст баробар аст, яъне ҳама ҷуброни ба хавфи ибтидой рост меомада пурра ҷуброн карда мешаванд.

Хавфи дуввум – талаф аз маблағи суғурта зиёд ҷуброн карда намешавад.

Масалан: Автомобил аз рӯи низоми хавфи ибтидой дар ҳаҷми 2000 сомонӣ суғурта карда шудааст. Дар натиҷаи садама ба андозаи 900 сомонӣ заар расонида шуд. Ҷуброни суғуртавӣ ба андозаи 900 сомонӣ пардоҳт карда мешавад.

Суғуртакунӣ аз рӯи қисмати касрӣ ду нишондиҳандаро дар бар мегирад: маблағи суғуртавӣ ва арзиши нишондодашуда. Ҷуброни суғуртавӣ оид ба пӯшонидани хавф аз рӯи арзиши нишондодашуда, бо касри фоизӣ ва ё натуралӣ муайян карда мешавад. Азбаски масъулияти суғуртакунанда бо андозаи қисматҳои касрӣ маҳдуд карда шудааст, маблағи суғуртавӣ аз арзиши амвол кам аст. Ҷуброни суғуртавӣ метавонад ба талаф баробар бошад, аммо аз маблағи суғуртавӣ зиёд буда наметавонад. Низоми мазкури суғуртакунӣ ду ҳолатро дар бар мегирад:

а) арзиши нишондодашуудай амвол аз арзиши ҳақиқии он кам аст. Ҷуброни суғуртавӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$Б = \frac{Н\cdot З}{О},$$

дар ин ҷо:

Н – арзиши нишондодашуудай амвол, сомонӣ.

Масалан: Арзиши амволи суғурташуда дар ҳаҷми 30 000 сомонӣ нишон дода шудааст; арзиши ҳақиқии амвол 60 000 сомонӣ; талаф дар натиҷаи дуздӣ 40 000 сомонӣ. Ҷуброни суғуртавӣ 20 000 сомониро ташкил медиҳад.

$$\frac{30000 \times 40000}{60000} = 20 \text{ ҳазор сомонӣ.}$$

Б) арзиши нишондодашууда ба арзиши ҳақиқии амвол баробар аст, пас суғуртакунӣ аз рӯи низоми «қисмати касрӣ» ба низоми «хавфи ибтидой» мувофиқ меояд. Ғайр аз ин, ҷуброни суғурта ба арзиши амвол бе назардошти истеҳлок баробар аст.

Қонуни ҶТ «Дар бораи суғурта» муносибатҳо оиди суғуртаро дар байни ташкилотҳои суғурта ва шаҳрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва байни ташкилотҳои суғурта танзим, инчунин, принсипҳои асосии назорати давлатиро ба фаъолияти суғуртавӣ муқаррар мекунад.

Муносибатҳо оиди суғуртаро дигар санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, ки дар асоси ҳамин қонун қабул мешаванд, ба истиснои суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, танзим менамоянд.

Шартномаи суғурта ҳӯҷати асосиест, ки муносибати байниҳамдигарии суғуртакунанда ва суғурташавандаро ба танзим медарорад.

Шартномаи суғурта созишномаи хаттии байни суғуртакунанда ва муассисаи суғурта мебошад, ки мувофиқи он муассисаи суғурта ўҳдадор мешавад дар вақти рӯй додани ҳодисаҳои суғуртавӣ ба суғуртакунанда ё шахси дигаре, ки шартномаи суғурта ба манфиати ў баста шудааст, маблағи суғуртаро пардозад, суғуртакунанда бошад, ўҳдадор мешавад, ки пули (ҳаққи) суғуртаро дар мӯҳлатҳои муқарраршуда супорад.

Шартномаи суғурта метавонад дигар шартҳоер низ, ки бо розигии тарафайн муайян мешаванд, дар бар гирад ва бояд ба шартҳои умумии боэътибории созиш, ки дар қонунгузории шаҳрвандии Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ҷавоб диҳад.

Ҳангоми бастани шартномаи суғурта ширкати суғуртавӣ вазифадор аст ба суғуртакунанда шаҳодатномаи (санади) суғурта ё хучҷати ивазкунандаи онро диҳад, ки ба он истинод аз қоидаҳои суғурта замима мегардад.

Дар он бояд чунин маълумот нишон дода шавад:

- а) номи хучҷат;
- б) ном, нишонии қонунии муассисаи суғурта;
- в) номи хонаводагӣ, ном, номи падар ё номи суғуртакунанда ва нишонии вай;
- г) аломатҳои объекти суғурта;
- д) аломатҳои ҳавфи суғурта, ки ба сабаби он шартномаи суғурта баста мешавад, ҳамчунин ҳодисаи суғуртавӣ, ки ҳангоми ба амал омадани он ширкати суғуртавӣ вазифадор аст ба суғуртакунанда маблағи суғурта ва талоғии суғуртавиро пардозад;
- е) андозаи маблағи суғурта;
- ж) андозаи пардоҳти (ҳаққи) суғурта;
- з) мӯҳлат ва тартиби пардоҳти он;
- и) ибтидо ва интиҳои шартномаи суғурта;
- к) дигар шартҳо аз рӯи созиши тарафайн, аз ҷумла замимаҳо ба қоидаҳои суғурта ё истиснои онҳо;
- л) имзои суғуртакунанда.

Дар қатори қонун дар бораи суғуртакунӣ шартҳои суғуртакунӣ низ нақши хеле муҳим доранд. Шарти суғуртакунӣ ба суғуртакунанда даҳл дошта, дар доираи қонунҳои ба фаъолияти соҳибкорӣ даҳлдор, таҳия карда мешаванд.

Мазмуни асосӣ, ки имкониятҳои пардоҳти суғуртавиро аз рӯи шартнома ва шартҳои суғуртакунӣ муайян мекунанд, инҳоянд:

- а) далели фарорасидани ҳолати суғуртавӣ дар муҳлати амалкарди шартнома;
- б) муқарраркунии сабабҳо ва шароитҳои фарорасии ҳолати суғуртавӣ;

в) мувофиқати ҳолати суғуртавӣ ба ҳаҷми масъулиятҳои мӯқарраршуда;

г) оқибатҳои дар шартнома нишондодашудаи ҳолати суғуртавӣ;

д) маблағи суғуртавӣ ва ё қисми он пардохта мешавад, агар дар лаҳзай фарорасии ҳолати суғуртавӣ шартнома амал кунад;

е) тасдиқи ҳүҷҷатии далели он, ки ҳолати суғуртавӣ бо шартҳои суғуртавӣ мӯқобил нест;

ж) муайянкунин андозаи пардохтҳои суғуртавӣ ва қабулкунданаи он.

Новобаста аз объект шартномаҳои суғуртавӣ, бояд ҳатман реквизитҳои зеринро доро бошанд: маблағи суғурта, объекти суғурта, меъри тарофавӣ, мӯҳлати амалкарди шартномаи суғуртавӣ, франшиза ва дигар пунктҳо.

Мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи суғурта» аз 20 июли соли 1994 шартномаи суғурта, дар ҳолатҳои зерин беътибор дониста мешавад: 1) агар объекти суғурта амволе бошад, ки дар асоси қарори даҳлдори эътибор пайдокардаи суд мусодира карда мешавад; 2) дар ҳолатҳое, ки агар суғуртакунанда мақсади ғайриқонунӣ ба даст овардани фоидаро дошта бошад ё, бо ҳамин мақсад баъди рӯй додани ҳодисаи суғуртавӣ шартномаи бандад. Шартномаи суғуртаро суд беътибор мекунад.

Шартномаи суғурта, инчунин, бо розигии тарафайн ва ё яке аз тарафҳо, агар чунин тартиб дар шартнома нишон дода шуда бошад, қатъ карда мешавад.

Далели бастани шартномаи суғуртавӣ бо шаҳодатномаи суғуртавӣ (полис, сертификат) тасдиқ карда мешавад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки пӯшонидани суғуртавии заرارҳо воситаи эътимоднок ва самараноки танзими муносибатҳои байниҳамдигарии субъектҳои хоҷагидорӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ мебошад. Ғояи суғуртакунӣ ба низоми бозорӣ тавъям буда, дар низоми идораи моликияти нақши мӯҳим дорад. Соҳибмулкони нав дар камкуни хавф манфиатдор буда, муштариёни комили низомҳои гуногуни суғуртакунӣ мебошанд.

Боби 19. Фаъолияти иқтисодии хориҷии корхона

- 19.1. Моҳияти фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) ва намудҳои он
- 19.2. Шаклҳо ва услубҳои савдои байналхалқӣ
- 19.3. Унсурҳои ФИХ ва намудҳои созишномаҳои ФИХ
- 19.4. Соҳтор ва самтҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии корхона
- 19.5. Мақомоти идоракунии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ
- 19.6. Усулҳои танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ

19.1. Моҳияти фаъолияти иқтисодии хориҷӣ

Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ - маҷмӯи усулҳо, шаклҳо, робитаҳо ва ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҳамчунин муносибатҳои асъорӣ ва молиявию қарзӣ бо мамолики хориҷӣ мебошад, ки бо мақсади истифодаи оқилонаи бартариятҳои иқтисодӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ, инкишофи ҳамкориҳои муфид бо давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқию воқеии онҳо ва ташкилотҳои байналхалқӣ ба амал бароварда мешавад.

Ҳар як давлати тараққикардаи ҷаҳон робитаҳои берунмарзии ҳудро дар асоси принсипҳои зерин ба роҳ мемонад:

1) Ҳамкориҳои муфид бо ҳама шарикони иқтисодӣ (давлатҳо, корхонаҳо, ширкатҳо, шахсони воқеӣ, ташкилоти байналхалқӣ).

2) Баробарии комили тарафайн.

3) Даҳолат накардан ба корҳои дохилии шарикони робитаҳои иқтисодӣ.

4) Икрои ҳатмии ўҳдадориҳои ҳамдигарие, ки тибқи созишномаҳо ба ўҳда гирифта шудааст.

Қисми муҳими ФИХ ин тиҷорати беруна мебошад, ки ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи мубодилаи байналхалқии

молҳо, корҳо, хизмат, ахбор ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ муайян карда мешавад.

Корхона-иштирокчии ФИХ бояд мақсади фаъолияти худро дақиқ муайян намояд, ки он дар ҳуҷҷатҳои таъсисии он қайд мешавад. Мақсад ва вазифаи ФИХ бояд ба нишондодҳои ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва дигар меъёрҳои корхона мувофиқ бошад. Субъекти ФИХ, инчунин, ташкилоти ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳо буда метавонанд. Онҳо метавонанд ба иттиҳодияҳои ғайридавлатии байналхалқӣ шомил шуда, бо онҳо алоқа барқарор соҳта, созишина мананд.

Ҳангоми амалисозии ФИХ давлат ҳукуқи танзими фаъолияти мазкурро нигаҳ медорад. Танзими давлатии ФИХ мувофиқи қонунгузорӣ бо усулҳои маъмурӣ ва иқтисодӣ амалӣ карда мешавад.

ФИХ ба доираи бозорӣ даҳл дошта, ба меъёрҳои соҳибкорӣ асос меёбад.

Принципи асосии ФИХ-и корхона ин ҳисоббаробаркунии тиҷоратӣ дар асоси мустақилияти тиҷоратӣ, ҳоҷагидорӣ ва ҳудхаридӣ бо назардошти имкониятҳои асъорӣ-молиявӣ ва моддӣ-техникии ҳудӣ мебошад.

Аҳамияти муҳимро принципи ҳудхаридии асъорӣ дорад, зеро аз ҳисоби воридоти асъор аз фурӯши содиротӣ дар бозорҳои беруна ташаккул меёбад. Дар суратҳисоби асъории ҷорӣ марказонидани онҳо фонди асъории иштирокчии ФИХ-ро ташкил медиҳад.

Иштирокчии ФИХ метавонад дар ҳудуди ҶТ бо ҳама гуна асъори хориҷӣ ва ё якчанд асъор суратҳисоби асъорӣ кушояд, ки онҳоро суратҳисоби мултиасъорӣ ва ё конверсионӣ меноманд. Кушодани суратҳисоби асъорӣ имконият медиҳад, ки корхона бе ҳароҷотҳои иловагии молиявӣ мубодилаи асъорро амалӣ созад. Фарқияти қурбие, ки ҳангоми мубодила ба вучуд меояд, ба суратҳисоби корхона зам карда мешавад.

Воситаҳои асъориро корхона метавонад дар суратҳисобҳои амонатӣ нигоҳ дорад, ки дар ин маврид бо бонк шартнома мебандад. Фоизҳои амонат болои воситаҳо зам шуда, инчунин, ҳангоми гирифтани қарзи бонкӣ ва маблағгузории инноват-

сионӣ бартарият дорад. Андозаи консессия ё дар асоси шартномаи бонк ва корхона ва ё дар меъёрҳои дар мӯҳлати муайян амалқунанда дар низоми байнибонкии байналхалқӣ аз рӯи асьори муайян истифода карда мешавад.

Дар лаҳзаи кушодани суратҳисоби асьорӣ барои корхона ҳамчун иштирокии ФИХ ду суратҳисоб кушода мешавад: транзитӣ ва ҷорӣ. Даромади асьорӣ, ки аз содироти мол ворид мешавад, аввал ба суратҳисоби транзитӣ ва баъд аз фурӯши ҳатмӣ дар бозори дохилаи асьорӣ, ба суратҳисоби ҷорӣ гузаронида мешавад. Асьори аз амалиётҳои дохилӣ ба даст омада якбора ба суратҳисоби ҷорӣ гузаронида мешавад.

Ба таркиби воридоти асьорӣ дар бозории дохилии асьорӣ дохил мешаванд: даромади асьорӣ аз фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) тавассути ҳисоббаробаркуни ғайринақӣ, инчунин, чек, kortҳои дебетӣ ва қарзӣ; асьори дар бозор харидашуда ва ғайра.

Ҷавобгарӣ аз рӯи натиҷаҳои ФИХ дар зиммаи худи корхона мебошад.

Мубодилаи байналхалқии молҳо барои ҳар як кишвар аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид аст, агар мамлакат барои истеҳсоли молҳои содиршаванда ҳароҷоти камтар кунад, дар қиёс бо ҳароҷоти молҳое, ки ворид карда мешаванд. Яъне муомилоти молӣ барои ҳар як мамлакат самарарабахш аст, агар соҳтори содирот ва воридот оқилона ба роҳ монда шавад.

Барои иштироки самараноки иқтисодӣ дар тақсимоти байналхалқии меҳнат бояд истеҳсоли молҳои содиротро вусъат дод, ин имконият медиҳад, ки ба ҳар як воҳиди ҳароҷоти ҷамъиятии меҳнат даромади бештари асьорӣ ба даст оварда шавад. Ва танҳо он молҳоеро бояд ворид кард, ки барои истеҳсоли он дар дохили мамлакат ҳароҷоти зиёдтар талаб карда мешавад.

Дар давраи аввали тараққиёти муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ мамлакатҳо бештар ашёи хомро содир мекарданд. Ҳоло бошад, дар натиҷаи инкишофи илму техника дар муомилоти байналхалқӣ ҳиссаи моли тайёр зиёдтар аст. Мувофиқи маълумотҳо дар муомилоти байналхалқӣ ҳиссаи ашёи хом дар

солҳои 1963–1993 аз 42 то 24% кам шудааст. Муомилоти молҳо мумкин аст дар бозорҳои байналхалқӣ чӣ дар шакли натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ (иҳтироъҳо, «ноу-хау», китобҳо, расмҳо, фильмҳо ва ғайра), чӣ дар шакли хизматҳои муҳандисӣ, сайёҳӣ, нақлиётӣ, бонкӣ ва ҳоқазо ба амал бароварда шавад.

Баъди ба соҳибистиқлол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама шароит барои ба бозори ҳориҷӣ баромадани кишвари мо фароҳам оварда шуд.

Асосҳои ташкил ва тартиби ба амал баровардани фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти иқтисодии ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 27 декабря соли 1993 ва бо тағйироту иловаҳо соли 1997 муқаррар пар карда шудааст. Ин қонун таъмини ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳо ва амволи иштирокдорони фаъолиятҳои иқтисодии ҳориҷиро новобаста ба шакли моликият тибқи муқаррароти ҳуқуқи пазируфташудаи байналхалқӣ кафолат медиҳад ва асоси ҳуқуқиро барои ҳамгирои иқтисоди ҷумҳурӣ дар низоми иқтисодии ҷаҳонӣ муҳайё месозад.

Стратегияи содиротии корхона, ҳамчун шакли иштирок дар бозори беруна, тавассути намудҳои зерини ФИХ амалий карда мешавад:

- Фаъолияти берунаи тиҷоратӣ;
- Кооператсияи истеҳсолӣ;
- Ҳамкории байналхалқии инвеститсионӣ;
- Амалиётҳои молиявӣ – қарзӣ ва асьорӣ.

Дар таҷриба ФИХ бештар тавассути тиҷорати беруна амалий карда мешавад. Тиҷорати беруна ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи мубодилаи байналхалқии молҳо, корҳо, хизмат, ахбор ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ муайян карда мешавад.

Ҳамкории байналхалқии инвеститсионӣ шакли ҳамкории байналхалқӣ буда, баҳри муттаҳидкунии захираҳои ҳусусияти моддӣ-техникӣ ва молиявӣ дошта равона карда шудааст. Мақсади ин ҳамкорӣ инкишофи содироти маҳсулот, навқунии он ва беҳсозии раванди фурӯши он дар бозори беруна мебошад. Мақсадҳои қайдшуда тавассути таъсиси истеҳсолоти муштарак амалий мешаванд.

Кооператсияи истеҳсолӣ дар таркиби ФИХ яке аз шаклҳои ҳамкорӣ байни шарикони хориҷӣ мебошад, ки равандҳои технологии тақсимоти меҳнати байни ҳам алоқамандро ифода мекунад. Кооператсияи истеҳсолӣ барои бахши истеҳсолот ва муомилоти якчинса, соҳаи илму техника, инвеститсионӣ ва хизматрасонӣ хос аст.

Мувофиқати амалиётҳои шарикон дар доираи кооператсияи истеҳсолӣ бо роҳҳои зерин таъмин мегардад:

- Нақшагирии якҷояи маҳсулоти содиротӣ ва воридотивазқунанда;
- Ояндабинӣ ва ташкили муштараки корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таъмини дастгоҳҳои зарурӣ, ахбори илмӣ-техникий ва ғайра;
- Ташкили тайёркунии кадрҳо.

Дар ин ҷо амволи кооперантҳо ҷудо карда намешавад. Ҳамкорӣ дар асоси подош ва принсипи алоқаҳои мустақим байни истеҳсолунандагони маҳсулоти якчинса таъмин карда мешавад.

Амалиётҳои асъорӣ ва молиявӣ-қарзӣ ба сифати ФИХ корҳона дар намуди ӯҳдадориҳои молиявии ба пардохти маҳсулот алоқаманд, амалиётҳои молиявӣ бо мақсади эмин мондан аз талафҳои қурбӣ ва амалӣ карда мешавад.

Амалиётҳои асъорӣ ва молиявӣ-қарзӣ ҳамчун шакли маҳсуси ФИХ дар бахши молиявӣ-бонкӣ, ки бозори дохилии асъорӣ ва пардохтҳои берунаро дар низоми ҳисоббаробаркунии байналхалқӣ амалӣ месозанд, баромад менамоянд.

19.2. Шаклҳо ва услубҳои савдои байналхалқӣ

Тиҷорати байналхалқӣ шаклу услубҳои гуногун дорад, вале ҳадафи асосии он мубодилаи мол бо шартҳои ба ҳарду ҷониб судманд мебошад. Намуди деринаи тиҷорати байналхалқӣ мубодилаи тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин намуди тиҷорат амалиётҳои тиҷорати хориҷие мансубанд, ки ҳангоми ба амал баровардани онҳо дар як қарордод ӯҳдадориҳои қатъии омилиони ҳар ду ҷониб дар хусуси анҷом додани мубодилаи комил ё

мутавозини молҳо қайд карда мешавад. Дар мавриди мубодилаи мутавозин фарқи арзиш ба воситай маблағҳои пулӣ пардохта мешавад.

Мубодилаи тичоратӣ мумкин аст дар асоси клиринг ба амал бароварда шавад. Клиринг – ин низоми ҳисобҳои ғайринақдӣ барои молҳо, варақаҳои баҳодор ва хизмат мебошад, ки бар пояи ҳисобу китоби талабҳо ва ўҳдадориҳои ҳамдигар бар асос қарор додани ягон арзи хориҷӣ, ки арзиши молҳо бо назардошти нархи асъор тавассути он баҳо дода мешавад, қарор мегирад. Барои мисол, бо Ҳиндустон, арзи ҳисоббарории клиринг рупияи Ҳиндустон, бо Покистон – рупияи Покистон, бо Миср – фунт стерлинг мебошад.

Аммо созишномаҳои клиринг мумкин аст, ки пардохти бақияи ғайримутавозинро дар ҳисобҳои байниҳамдигарӣ бо асъори озодона таҳвилшавандა пешбинӣ намоянд.

Муомилоти бартерӣ – аз ҷумлаи навъҳои анъанавии мубодилаи тичоратӣ ба шумор меравад. Ин навъи мутавозини мубодилаи тичоратиест, ки бевосита бо асъор қимматгузорӣ шудааст. Гарави мубодила будан дар ин намуди муомилот метавонанд нарҳҳои ҷаҳонӣ шавад, ки бар асоси маводи рақобатпазириаш исботшуда ҳисоб карда шудаанд.

Мубодилаи ҳарид мавриди алоҳидаи дигаре аз мубодилаи бартерӣ мебошад, ки яке аз тарафҳо бо истифода аз комёб будани моли арзашаванд ба шарики муомилаи худ моли дигарро таҳвил мекунад.

Амалиёт бо ашёи хоми коркардашавандा нишонаҳои мубодилаи тичоратиро доранд аз ин нуқтаи назар, ки мутавозин, бе асъор ва қаблан қимматгузоришууда мебошанд.

Ҳаридории маҳсулоти аз пасанди рӯз афтода яке аз тариқҳои самарабахши зиёд кардани фурӯш дар шароити рақобати саҳти бозори фурӯш ба ҳисоб меравад. Ҳангоми ирсоли молҳои нав, содиркунанда моделҳои аз пасанди рӯз афтодаро ҳарид, арзиши боқимондаи онҳоро дар арзиши молҳои нав ворид месозад. Ин намуди савдо аз ҳама бештар ҳангоми фурӯши мошинҳои сабукрав, мошинолоти кишоварзӣ, мошинҳои ҳисоббарори электронӣ ва ғайра ба кор бурда мешавад.

вад. Дар Аврупои Фарбӣ дар охирҳои солҳои 80-уми асри XX бештар аз 70% мошинҳои сабукрави нав бо хариди моделҳои аз пасанди рӯз афтода фурӯхта шудаанд.

Пешниҳодҳои озмунии байналхалқӣ. Пешниҳодҳои озмунӣ (ба англисӣ – tenders) равише аз бастани қарордодҳои хариду фурӯш ё пудрат мебошад, ки тибқӣ он харидор (фармоишгар) барои фурӯшандагон (ирсолкунандагон) ҷиҳати моли дорои ҳусусияту ҳислатҳои мушахҳас озмун эълон менамояд. Баъди муқоисаи пешниҳодҳои расида қарордодро бо ҳамон фурӯшандае мебандад, ки молро бо шароити барои харидор бештар манфиатбахш арза медорад. Дар замони ҳозира тендер тариқи ривоҷёftai ҷобаҷокунии фармоишҳо барои ирсоли мошину таҷҳизот, иҷрои корҳои илмиву лоиҳасозӣ ва таҳқиқотӣ-озмоишӣ, бунёди иншооти саноатӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Дар тиҷорати байналхалқии мусоир пешниҳодҳои озмунии навъи қушода ва пӯшида истифода мешаванд. Пешниҳоди озмунӣ маънӣ онро надорад, ки маълумот дар ҳусуси баргузории онҳо дар матбуоти озод нашр мегардад, балки ин мағҳум марбут ба озодона дар онҳо иштирок карда тавонистани ҳамаи ширкатҳои ҳоҳишманд мебошад. Одатан, тендери қушода (озод) ҳангоми ҷобаҷокунии фармоишҳои мансуб ба таҷҳизоти ғайримураккаб ва хизмате, ки аксар ширкатҳо пешниҳод карда метавонад, гузаронда мешавад.

Дар мавриди пӯшида будани тендер, даъватнома барои иштирок дар он бевосита ба ширкатҳои машҳуре фиристода мешавад, ки дар бозори ҷаҳонӣ обрӯю шӯҳрати ба андозае баланд доранд.

Яке аз масъалаи нисбатан мураккаби иштирок дар пешниҳодҳои озмунӣ маълум кардани сатҳи пешинаи нархи пешниҳод, ки барои гирифтани фармоиш бояд нисбатан аз нархи рақибон пасттар бошад, vale ба манзури баланд бардоштани самарабахшии содирот тафовут бояд камтарин бошад. Дар баъзе қишварҳо ҳангоми пешниҳодҳои озмунӣ «ҳудуди нарҳҳо» муқаррар карда мешавад, ки баробари 6% мебошад. Агар фарқи нархи дар пешниҳоди ширкати қишвари фармоишгар камтар аз 6% бошад, он гоҳ қумитаҳои баргузор-

кунандаи пешниҳоди озмунӣ вазифадоранд, ки бартариро ба ширкати миллӣ (худӣ) диҳанд.

Равиши пешниҳодҳои озмунӣ мумкин аст ҳангоми интиҳоби шарикҳои хориҷӣ дар бунёди корхонаи муштарак ба кор бурда шавад.

Савдо дар биржа. Биржа – ин бозори доимамалкунандае ме-бошад, ки дар он савдои ҳаҷми қалони молҳои якхела суръат мегирад. Равнақи аз ҳама бештарро биржаҳо дар асрҳои XVIII-XIX пайдо карданд, дар он замон 240 намуди молҳо дар биржаҳо гардиш мекарданд. Ҳоло савдои биржаҳо аҳамияти пешинаи худро аз даст додааст, миқдори намуди молҳо, ки дар биржаҳо ба фурӯш мерасанд, камтар аз 60 аст ва аксаран, савдо дар онҳо хислати ҷаллобӣ пайдо намудааст.

Масалан, марказҳои асосии муомилаҳои биржа аз рӯи намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ инҳо мебошад:

- ғалла – Виннипег, Чикаго, Лондон, Ливерпул, Роттердам, Милан, Антверпен;
- шакар – Лондон, Ню-Йорк, Гамбург;
- биринҷ – Амстердам, Роттердам, Милан;
- қаҳва – Лондон, Ню-Йорк, Ливерпур, Амстердам, Роттердам, Гамбург, Гавр;
- пахта – Ливерпул, Лондон.

Биржаҳо метавонад умумӣ ва хусусӣ бошад. Дар биржаҳои умумӣ муомилаҳоро аъзоёни биржа ва соҳибкороне, ки узви он нестанд, ба амал мебароранд. Фаъолияти биржаҳоро қонунгузориҳои маҳсус ба танзим меоварад.

Биржаҳои хусусӣ дар шакли ширкатҳои саҳҳомӣ ташкил до-да мешаванд ва ба аъзоёни худ ҳаққусаҳмия намепардозанд, аммо аъзоёни биржа (даллолҳо) дар ин маврид ҳуқуқи инҳисорӣ ба бастани муомилаҳо аз ҳисоби худ ё муштариён бо гирифтани ҷоизапулий, ҳосил мекунанд.

Аз рӯи моҳият биржаҳо миёнаравҳои тиҷоратие мебошанд, ки худ дар муомилаҳо ширкат намеварзанд, вале барои бастани онҳо мусоидат менамоянд. Дар биржаҳо қариб 20% амалиётҳои тиҷоратии ашёи хом сурат мегирад.

Фурӯшандагон ва харидорон бо супоришҳои дахлдор ба даллолҳо муроциат мекунанд. Онҳо созишномаҳоеро ба имзо мерасонанд, ки дар онҳо миқдори мол, мӯҳлати ирсол, ҳудуди нарҳҳо ва ҳачми ҷоизапулӣ нишон дода мешавад.

Дар биржаҳои мол ду намуди муомила – муомила бо моли мавҷуда (ба англисӣ – stop – доғ гузоштан) ва бо моли дар оянда таҳияшаванда (ба англисӣ – future – оянда), ба амал бароварда мешавад.

Муомилаҳои навъи stop вақте сурат мегирад, ки харидорон ё фурӯшандагон дар назар доранд моли воқеъан мавҷудбударо бихаранд ё бифурӯшанд. Дар ин маврид, фурӯшандагон бояд молро дар анбори биржа дар муддати муқарраршуда, одатан, тайи ду ҳафта ҳозир созанд. Барои моли ба биржа супурдашуда фурӯшанда гувоҳнома (варрант) мегирад, ки онро дар биржа бар ивази пардоҳт ба харидор месупоранд. Агар мол пас аз муддати дарозтар баъди бастани қарордод, масалан, баъди се моҳ (ки дар қарордод зикр мегардад), ирсол шавад, он гоҳ ин навъи муомиларо «форвард» (аз англисӣ – forward – пеш) меноманд.

Азбаски дар тӯли муддати ирсол нархи молҳо мумкин аст тағиیر ёбад, ин нуқта дар қарордодҳои навъи «форвард» бо имконпазирии ислоҳ, кардан, дар назар гирифта мешавад.

Муомила бо моли дар оянда таҳияшаванда (фючерс) барои моли ғайримавҷуд, ки дар лаҳзаи бастани муомила ҳанӯз мумкин аст истеҳсол нашуда бошад, ба амал бароварда мешавад. Ин муомилаҳо бо мақсади ҷаллобӣ сурат гирифта иборат аз бозиҳое мебошад, ки дар биржа гузаронда мешаванд. Муомилаҳои фючерс ҳамеша аз ду амалиёт иборат мебошанд: фурӯш ё хариди моли ғайримавҷуд ва амалиёти фючерсии аксӣ. Барои мисол, бозингари биржа ба даллол супориш медиҳад, ки моли ғайримавҷуд (фючерс) – ро бо мӯҳлати ирсол баъди се моҳ ба фурӯш расонад. Фарз мекунем, ки моли ғайримавҷуд ба нархи 10000 доллар ба фурӯш рафт, вале баъди се моҳ қиммати вай ба 9000 доллар поён омад. Бозингари биржа ба даллол супориш медиҳад, ки амалиёти аксиро анҷом дихад, яъне ин миқдори молро ба қиммати 9000 доллар бихарад.

Ба ҳамин тариқ, бозингари биржа 1000 доллар ба даст меоварад. Ин амал коҳиши нарх номида мешавад, ки ба истилоҳи «депорт» маълум аст.

Ҳангоми бозӣ бо афзудани нарх – репорт, дар оғоз моли ғайримавҷуд (фючерс) харида мешавад, аммо баъд вақте ки нархҳо афзоиш меёбанд, тавассути муомилаи аксӣ барҳам дода мешавад. Агар бозигари биржа дар пешбиниҳои худ ба хато роҳ диҳад, хисорот мебинад, валие ў амалиёти аксӣ (офсет)-ро бояд ҳатман анҷом диҳад. Дар акси ҳол ў моли ҳақиқие, ки вучуд надорад, бояд ё ирсол кунад ё ки қабул кунад.

Бо мақсади ҷилавгирӣ аз зинаҳои марбут ба тафйирёбии нархҳои молҳои воқеъӣ, ҳангоми ба амал баровардани муомилаи «форвард» суғуртакунии нарх ва фоида анҷом дода мешавад, ки ба истилоҳи «ҳечҷинг» маъруф аст. Ин амал ба тарзи зерин сурат мегирад.

Соҳиби моли ҳақиқӣ, ки дар анбор мавҷуд аст, ба даллол супориш медиҳад, ки фючерсро, ки баробари ба миқдори моли дар анбор нигоҳдоришаванда мебошад, ба фурӯш расонад. То лаҳзаи фурӯши моли ҳақиқӣ аз анбор, соҳиби мол ба даллол супориш медиҳад, ки фючерсро аз байн бардорад, яъне ҳамон миқдор моли ғайримавҷудро бихарad. Агар нархи моли ҳақиқӣ коҳиш ёбад, он гоҳ ҳангоми барҳамзании фючерс фоида ба даст ҳоҳад омад. Ин фоида ҷуброне мегардад, ки аз арzonшавии моли ҳақиқӣ рӯй медиҳад.

Савдо дар музояда. Дар тафовут аз биржа, дар музояда танҳо молҳои мавҷудбудаи хусусиятҳои фардӣ дошта ба фурӯш расонида мешаванд.

Музояда – ин соҳтори тиҷоратиест, ки дорои бинои муносиб, таҷҳизот, кормандони соҳибихтисоси барои фурӯши молҳои муайян тахассусёфта мебошад. Музояда мумкин аст кушода (озод) ё пӯшида бошад. Дар мавриди кушода будан савдои музояда мустақиман бо худи ҳаридорон сурат мегирад. Музояданаи кушод, асосан, барои савдои мӯина, ҳайвонот ва асарҳои санъат маҳсус гардонда мешавад.

Музоядаи пӯшида барои фурӯши пашм, чой, тамоку ва меваҳои норинҷӣ аз қабили лимӯ, афлесун ва ғайра, баргузор мегардад.

Музоядаро ширкатҳои маҳсусгардонидашудаи даллолие ташкил медиҳанд, ки ба хариду фурӯш (бозфурӯшӣ) бар асоси хизматрасонӣ машғуланд, яъне худи фурӯшандагон ва харидорон дар чунин музоядаҳо ширкат намеварзанд ва супоришҳои онро дар ҳудуди салоҳиятҳои мувофиқатшуда даллолҳо ба иҷро мерасонанд.

19.3. Унсурҳои ФИХ ва намудҳои созишишномаҳои ФИХ

Фаъолияти тиҷорати беруна амалиётҳои гуногунро дар бар мегирад, ки расонидани молро аз фурӯшанда то ба харидор таъмин менамояд. Аз ҷумла, хизматрасонии тиҷорати беруна (нақлиётӣ, экспедиторӣ, суғурта, банкӣ); оид ба амалисозии амалиётҳои пардохтӣ-ҳисоббаробаркуни; оиди барасмиятдарории гумрукӣ ва инчунин, омӯзиши ахбори тиҷоратӣ дар бораи бозори берунаи молӣ ва молиявӣ-асъорӣ.

Ба таркиби гурӯҳи якуми вазифаҳои берунииктисодӣ инҳо доҳил мешаванд: интихоби стратегияи содиротии корхона, барқароркуни алоқа бо шарикони доҳилӣ, таъмини истеҳсолоти маҳсулоти содиротӣ. Ин дар натиҷаи омӯзиши бозори беруна имконпазир мегардад, ки мутахассисон онро дар таҳияи барномаҳои дарозмуddати корхона истифода менамоянд.

Тағийрпазирии захираҳои доҳилиистеҳсолӣ, сарчашмаҳои пайдоиши онҳо, шароити берунаи фаъолияти корхонаро ояндабинӣ намуда, фаъолнокии кори онро муайян кардан мумкин аст. Ояндабинии вазъи берунаи фаъолияти корхона дар баҳодиҳии тағийироти имконпазири конъюнктураи бозор ва инчунин бозорҳои омехта, масолеҳи такмилдиҳанда, хизматрасонии нақлиётӣ, суғуртавӣ, молиявӣ ифода меёбад.

Минбаъд интихоби мавқеи молӣ гузаронида шуда, номгӯи соҳторӣ мувофиқи рамзи моли ФИХ муайян карда мешавад.

Баъд аз ин рақобатпазирии маҳсулоти корхона дар асоси нишондиҳандаҳои бозори беруна баҳо дода мешавад.

Дар ин марҳила ҷиҳати асоситарин – ташаккули талабот ба маҳсулоти содиротӣ шакл гирифта, параметрҳои мол, воҳиди ченак, нарҳ ва талаботҳои техникий-иктисодии он муайян карда мешавад.

Гузаронидани таҳлили дақиқ имконият медиҳад, ки қарор оид ба таъмини рақобатпазирии мол таҳия шуда, баҳодиҳии ҳароҷотҳо амалӣ карда шавад. Барои гузаронидани таҳлил ҷамъоварии аҳбор дар бораи бозорҳои моли хориҷа, ҳаридорон ва рақибон гузаронида мешавад.

Асоси ФИХ-и корхона, иттиҳодия ва ташкилотҳо ин истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ мебошад. Пешниҳоди минбаъдаи мол метавонад ҳам аз ҷониби корхона ва ҳам миёнаравон амалӣ карда шавад.

Гурӯҳи дуюми вазифаҳои беруни иктисодии корхона аз вазифаҳои ташкилий-иктисодӣ иборат мебошад, ки ба ҷустуҷӯю интиҳоби шакл ва усулҳои кор дар бозори хориҷа, омӯзиши раванди баромадан ба бозори хориҷа, шароитҳои фаъолият дар ин бозор, нақшагирии амалиётҳои беруна ва ташкили реклама равона карда шудааст.

Интиҳоби шакл ва усулҳои кор дар бозори хориҷа дар доираи стратегияи содиротии интиҳобшуда, намудҳои мавҷудаи ФИХ, шаклҳои ташкилии савдои байналхалқӣ ва анъанаҳои ҷойдошта амалӣ карда мешавад.

Раванди технологи баромадан ба бозори хориҷа ин маҷмӯи амалиётҳои корхона бо мақсади фурӯши маҳсулоти содиротӣ дар доираи муқаррароти давлатӣ мебошад. Пеш аз ба ФИХ машғул шудан, корхона марҳилаҳои зеринро дар доҳили давлат бояд гузарад:

- Шиносой бо механизми танзими давлатии ФИХ;
- Кушодани суратҳисоби асьорӣ дар бонки масъул;
- Омӯзиши низоми идораҳое, ки ҳуҷҷатҳоро барасмият мадароранд;
- Баҳодиҳии маркетинги бозори беруна ва таҳияи варақаи раъӣ;

- Ҳисоби нархи содиротй;
- Җустуҷүи шарики хориҷӣ ва гузаронидани гуфтушунидҳо;
- Тайёркунин лоиҳаи шартнома ва мувофиқакунин шартҳои он.

Нақшагирии тиҷорати беруна дар асоси баҳодиҳии маркетингӣ, омӯзиши нарх, ҷанбаҳои фаъолияти шарики оянда, баҳодиҳии пардохтпазирӣ он амалӣ карда мешавад. Гайр аз ин, ҷараёни мазкур донистани марҳилаҳои омодасозӣ ва амлиномоии созишномаҳои байналхалқиро тақозо намуда, таҳияи ҳӯҷҷатҳои нақлиётӣ, молӣ, суғуртавӣ, молиявӣ ва ғайраро фароғигар аст.

Гурӯҳи сеюми вазифаҳои ФИХ-ин вазифаҳои фаврӣ-тиҷоратии корхона мебошад, ки аз ҷумла, тайёркунӣ ва иҷроиши созишномаҳои байналхалқиро фаро мегирад.

Дар ФИХ созишномаҳои содиротӣ, воридотӣ, реэкспортӣ ва тиҷорати мубодилавиро аз ҳам фарқ мекунанд.

Содирот ин баровардани мол аз сарҳади гумрукии давлат ба хориҷа бе ӯҳдадории баргардондани он ва пешниҳоди имконпазири натиҷаи моликияти зеҳнӣ ба шаҳрвандони хориҷа мебошад.

Воридот ҳаридани мол аз фурӯшандай хориҷӣ ва ворид намудани он ба ҳудуди гумрукии давлати ҳаридор мебошад.

Реэкспорт ин ҳариди мол аз фурӯшандай хориҷа ва ворид намудани он ба сарҳади гумрукии давлати ҳаридор бо мақсади фурӯхтани он дар хориҷа ба дигар ҳаридори хориҷӣ мебошад.

Тиҷорати мубодилавӣ ташкили амлиётҳои содиротӣ ва воридотии алоқамандро дар бар мегирад, ки содиркунанда ӯҳдадор мешавад бар ивази моли ҳуд як қисм ва ё пурра моли воридшавандаро гирад. Масалан ҳамкории бартерӣ дар асоси мубодилаи мол мебошад.

19.4. Соҳтор ва самтҳои фаъолияти иқтисодии ҳориҷии корхона

Дар шароити мусир ғайриинҳисорикунонии ФИХ-и корхона ҷузъи асосии иқтисоди давлат ба ҳисоб меравад. Мувофиқи

қонунгузории амалкунанда корхона ҳамчун субъекти мустақили хоҷагидорӣ ҳуқуқ дорад мустақилона шакл, усул ва ҳаҷми ФИХ-и худро дар бозори беруна муайян намояд.

Барои самаранок идора кардани ФИХ дар сатҳи корхона шароити мӯътадили фаъолияти соҳтори он зарур аст. Соҳтори ташкилии идорақунни ФИХ, пеш аз ҳама, бо ҳадаф ва вазифаҳое, ки бояд онро ҳал намояд, муайян карда мешавад.

Таҷрибаи идорақунни ФИХ дар ташкилотҳои маҳсусгардонидашудаи тиҷорати беруна (ТМТБ) бештар рушд кардааст.

Соҳтори воҳидии маъмули ТМТБ ин корхона ба ҳисоб мераҷад, ки фаъолияти он барои тиҷорати моли муайян равона карда шудааст. Корхонаро директор роҳбарӣ намуда, вобаста ба ҳаҷми корҳо якчанд муовин низ дорад.

Шӯъбаҳо ва ҳадамотҳои функционалии ТМТБ-ро ба гуруҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:

- Гурӯҳи шӯъба ва ҳадамотҳое, ки ба нақшагирӣ машғуланд:
 - Шӯъбай банақшагирии иқтисодӣ;
 - Шӯъбай асьорӣ-молиявӣ;
 - Шӯъбай нақлиёт;
 - Муҳосиботи ТМТБ.
- Гурӯҳи шӯъбаҳое, ки ба бозоршиносӣ машғуланд:
 - Шӯъбай конъюнктура ва нарҳ;
 - Шӯъбай реклама ва намоишҳо;
 - Шӯъбай муҳандисӣ-техникӣ;
 - Шӯъбай корхонаҳои муштарак;
 - Шӯъбай хизматрасонии техникиӣ ва қисмҳои эҳтиёти.
- Гурӯҳи шӯъбаҳое, ки қабул ва иҷроиши қарорҳои идорақуниро таъмин менамоянд:
 - Шӯъбай инкишоф;
 - Шӯъбай АНИ (АСУ);
 - Шӯъбай кадрҳо;
 - Шӯъбай сафарҳои хизматии хориҷӣ;
 - Шӯъбай дафтардорӣ;
 - Шӯъбай мәъмурӣ-хоҷагидорӣ;
 - Шӯъбай ҳуқуқ;
 - Шӯъбай протоколӣ.

Чунин сохтори идоракунии ФИХ барои корхонаҳое хос аст, ки ба ФИХ машғуланд ва фаъолияти онҳо пурра ба тичорати беруна нигаронида шудааст. Дар воқеъ бошад шумораи чунин корхонаҳо комилан камтар аст, нисбат ба корхонаҳое, ки истеҳсол мекунанд. Дар корхонаҳои саноатӣ, ки дар ФИХ иштирок менамоянд, дастгоҳи ФИХ дар ду шакл мавҷуд аст: ҳамчун қисми сохтори доҳили истеҳсолӣ дар шакли шӯъбаи ФИХ ва ҳамчун зерсохтори нисбатан алоҳида дар шакли ширкати тичорати беруна.

Вазифаҳои шӯъбаи алоқаҳои байналхалқӣ инҳоянд:

- Ҳамкории илмӣ-техникӣ ва алоқаҳои беруна;
- Фаъолияти протоколӣ;
- Таҳқиқи аналитикӣ, таҳияи дурнамоҳои фурӯш ва коркарди сиёсати нархгузорӣ.
- Таҳлили фаъолияти рекламавӣ;
- Коркарди нақшаҳо ва корҳо оиди бастани шартномаи фурӯши маҳсулот;
- Усулҳои расонидани маҳсулот ва ҷустуҷӯи муштариён;

Таҳлил дар ҷараёни фаъолияти тичоратӣ аз самаранокии ҷустуҷӯи супоришидҳандагони нав натиҷаи мусбиро таъмин менамояд.

Дар марҳилаи муосири рушди иқтисодӣ ду самти ФИХ-ро ҷудо намудан мумкин аст: 1) соҳибкории муштарак ва 2) бастани шартномаҳои тичоратӣ бо шарикони хориҷӣ.

Масъалаи ҳуқуқии соҳибкории муштаракро меъёрҳои қонунгузории савдо ва шаҳрвандии ҳамон давлате муайян менамояд, ки дар он ин шакли соҳибкорӣ ташкил карда мешавад.

Бастан ва амалисозии шартномаҳои байналхалқӣ аз рӯи мавқеъҳои зерин танзим карда мешаванд: созишномаҳои байналхалқӣ оиди ФИХ ва меъёрҳои қонунгузории шаҳрвандӣ. Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои ҷонибҳо оиди амалисозии ҳамкориҳои ФИХ дар асоси меъёрҳои амалкунандае танзим карда мешаванд, ки дар онҳо шартнома баста мешавад.

Шартномаи (контракт) тичорати беруна-ин шартнома дар бораи ҳариду фурӯш, таъмин, иҷрои ягон кор, хизмат мебошад, ки миёни ду ва ё зиёда ҷонибҳо баста мешавад. Шартнома ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи масъулияти моддии ҷонибҳо

ба ҳисоб рафта, аз дуруст тартиб додани он натиҷаи созиш вобастагӣ дорад.

Созишнома қисмҳои зеринро дар бар мегирад:

- Қоидаҳои умумӣ;
- Предмети созишнома;
- Нарх ва арзиши созишнома;
- Мӯҳлати расонидани мол;
- Шарти пардоҳт;
- Борчомакунӣ ва маркировкаи мол;
- Тартиби пешниҳоди эътиroz;
- Ҷарима ва санксияҳо;
- Форс-мажор (ҳолати ногувор) ва тартиби ҳалли баҳсҳо.

Бо мақсади якшаклӣ дар таҷрибаи байналхалқӣ маҷмӯи истилоҳҳои дар тиҷорати байналхалқӣ истифодамешуда «ИНКОТЕРМС» аз ҷониби Палатаи байналхалқии тиҷорат бароварда шудааст. Бо мақсади пайдо нашудани норозигӣ миёни ҷонибҳои созишнома дар шартнома ишора дар мавриди истифодаи истилоҳоти дар «ИНКОТЕРМС» овардашудаи тиҷоратӣ ҷой дода мешавад.

19.5. Амалиёти содиротӣ ва воридотии корхона

Барои амалисозии ФИХ корхона маҳсулотро (кор ё хизмат) содирот ва ё воридот менамояд.

Фаъолияти содиротиро амалӣ намуда корхона бояд сиёсати содиротии худро дақиқ муайян созад, ки ҷиҳатҳои зеринро дар бар мегирад: дар бораи мақсадҳои содирот, стратегияи содирот ва талаботҳои бозори беруна, имкониятҳои захиравии корхона дар айни ҳол ва дар оянда, рафтори рақибон ва ғайра маълумот дошта бошад.

Сиёсати содиротии корхона коркарди стратегия ва принсипҳои фаъолияти корхонаро дар бозори беруна, ташаккули номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва инчуунин, муайянкунии суръати навсозии маҳсулоти содиротӣ, нарх, дараҷаи сифат ва кафолати хизматрасониро дар бар мегирад.

Таркибдиҳандаи муҳимтарини сиёсати содиротии корхона ин ташкил ва идорақуни номгӯи маҳсулоти содиротӣ мебошад. Мақсад аз он, ки бояд соҳибкор саривақт номгӯи муайяни маҳсулоти содиротиеро, ки ба самти фаъолияти корхона мувофиқ буда, талаботи истеъмолкунандагони хориҷиро қонеъ месозад, пешниҳод намояд.

Хуҷҷати асосии танзими муносибатҳои содиротии корхона ин созишиномаи содирот ва ё шартномаи ҳариду фурӯш мебошад. Созишинома аз ду қисм иборат аст: ӯҳдадории содиркунанда ва ӯҳдадории воридкунанда.

Дар қисми аввал, маълумот дар бораи сифати маҳсулот, миқдори он, нарҳ, шартҳои расондан, вақт ва макони таъинот нишон дода мешавад.

Дар қисми дуюм, шартҳои қабули мол ва пардохти он нишон дода мешавад.

Дар таҷрибаи ФИХ бояд, пеш аз ҳама ба декларатсияи гумруқӣ аҳамият дода шавад. Декларатсия барои барасмиятдории созишиномаи ФИХ бо мақомоти гумруқӣ лозим аст. Хуҷҷати мазкур имконият медиҳад, ки бор ба ҳар ду самти сарҳади гумруқӣ интиқол ёфта, кафолати созишиномаву барои шарикони хориҷӣ қувваи қонунӣ дорад.

Дар ФИХ корхона нарҳҳои гуногун истифода мешаванд, ки асосии онҳо инҳоянд:

- Нарҳҳои ҷаҳонӣ;
- Нарҳи пешниҳод;
- Нарҳҳои устувор (саҳт);
- Нарҳҳои лағжандা;
- Нарҳҳои базисӣ;
- Нарҳҳои фактурӣ;
- Нарҳҳои маълумотномавӣ.

Воридоти мол ва хизмат низ қисми таркибии тиҷорати берунаи корхона мебошад. Воридот ин ҳаридани мол (хизмат) аз фурӯшандагони хориҷӣ, воридкунии он ба сарҳади гумруқии давлати ҳаридор мебошад. Набудани бочи гумруқӣ барои воридкунии мол дар таҷрибаи тиҷорати беруна ҳимояи истеҳсолкунандаи дохилиро суст мегардонад. Бинобар ин за-

рурияти андешидани як қатор чораҳои маъмурӣ- иқтисодӣ ба миён омадааст, ки аз ҷумла:

1. Ичозатномадиҳии воридот;
2. Назорати тасдиқи бехатарии намудҳои алоҳидаи маҳсулоти воридотӣ;
3. Танзим ва муайянкуни арзиши гумрукии воридот;
4. Танзими воридот тавассути андоз ва тарифҳо.

Хусусияти созишҳои содиротӣ ва воридотиро мубодилаи тиҷоратӣ дар ҳуд муттаҳид месозад. Ҳангоми гузаронидани мубодилаи тиҷоратӣ содиркунандагӣ ўҳдадор мешавад ба ивази арзиши моли ҳуд ҳама ва ё қисмати арзиши маҳсулоти воридотии харидорро пардоҳт намояд. Намунаи мубодилаи тиҷоратӣ ҳамкории бартерӣ мебошад. Бартер ин мубодилаи мол ба мол мебошад. Дар созишномаи бартерӣ пардоҳт дар шакли пулӣ ба роҳ монда намешавад.

Мубодилаи тиҷоратӣ, инчунин, дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- дар доираи соҳибкории муштарак;
- дар доираи кооператсияи истеҳсолӣ;
- дар иштироки фурӯшандагӣ дар фурӯши маҳсулоти харидор.

Барои бастани чунин созишномаҳо ду намуди шартнома истифода мешавад:

1. Созишнома барои содирот.
2. Созишномаи воридот.

Ҳамин тавр, мубодилаи тиҷоратӣ шакли муҳими ФИХ дар амалисозии ҳамкории саноатӣ ва кооператсияи истеҳсолӣ, ба ҳисоб меравад.

19.6. Усулҳои танзим ва мақомоти идоракунии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ

Дар танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷии корхона усулҳои маъмурӣ ва иқтисодӣ аз ҳам тафовут доранд.

Усулҳои маъмурӣ – ин аз тарафи органҳои давлатӣ бо қабул кардани санадҳои қонунгузорӣ ва меъёри, раванди амалигар-

донии фаъолияти иқтисодии хориции корхонаро бо тартиб дарвардан ва шарикони тичоратиро ба риояи қоидаҳои муайян, маҳдудиятҳо ва дигар монеаҳо, ки дар асоси қонунҳо, кодекси гумруқӣ, қарорҳои ҳукумат ва дигар қарорҳои органҳои давлатӣ муайян шудаанд, ўҳдадор кардан аст.

Усулҳои иқтисодӣ – ин чораҷое, ки органҳои давлатӣ аз рӯи имкониятҳои иқтисодии худ қабул ва барои тараққиёти фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, қарздиҳӣ ва ҳавасмандкунии амалиётҳои содиротию воридотӣ равона карда шудаанд. Бо ин усулҳо давлат метавонад аз буҷети мамлакат барои маблағгузории содирот ва воридот маблағ ҷудо кунад, меъёри андоzҳоро аз содиркунанда кам кунад, қарздиҳӣ ва суғуртаи содиротро таъмин намояд.

Агар усулҳои маъмурии танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ҳусусияти маҳдудкунанда дошта бошанд, пас усулҳои иқтисодӣ ҳусусияти ҳавасмандкунандагӣ доранд.

Барои ба бозорҳои берунӣ баромадан корхонаро лозим аст, ки ташкилотҳоеро, ки идоракунии фаъолиятҳои иқтисодии хориҷиро дар сатҳи давлатӣ ба ўҳда доранд, бишиносад.

Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир як силсилаи мақомоти маҳсусгардонидашудаи ҳокимијат созмон дода шудааст, ки бо тарзи мустақим ва ғайримустақим дар танзими идоракунии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ иштирок мекунад. Дар танзими идоракунии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) ба тарзи мустақим мақомоти зерини ҳокимијати давлатӣ ширкат меварзанд:

1. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳури Тоҷикистон. Ин вазорат дар ташаккул додани сиёсати иқтисодии хориҷӣ ва ба амал баровардани он иштирок намуда, пешниҳодҳоро барои бастани созишномаву қарордодҳои байналхалқӣ таҳия мекунад ва барои иҷроиши онҳо тадбирҳо андешида, иштирокдорони ФИХ-ро сабти ном карда шаҳодатнома медиҳад, муносибатҳои иқтисодию тичоратӣ, илмӣ – техникии иштирокдорони ФИХ-ро ба танзим меоварад, пешниҳодҳо барои ҷалби сармоягузориҳои хориҷиро таҳия ва интишор дода, баҳрабардории самарабахшии сармоягузориҳоро зери назорат

мегирад, ҳамоҳангсозии корҳои марбут ба воридоту содиротро анҷом медиҳад.

2. Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар таҳия ва ба амал баровардани сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда, андозаи бочу хироҷи гумrukӣ, феҳрасти молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷиро муқаррар менамояд, кори мақомоти гумрукиро ба танзим оварда, ситонидани бочҳои гумrukӣ ва иҷрои расмиятҳои гумрукиро амалӣ месозад.

3. Бонки миллии Тоҷикистон назорати асьорро ба амал бароварда қоидаҳои амалиёт бо асьорро муқаррар мекунад ва истифодаи захираҳои тиллову асьори Ҷумҳурии Тоҷикистонро зери назорат қарор медиҳад.

4. Биржай универсалии молу ашёи Тоҷикистон савдоро дар бирҷа ташкил дода ва онро ба низом дароварда, механизмҳои самарабаҳши нархгузориро дар бирҷа ба вучуд меорад, арзёбии ба мақсад мувофиқ будани содироти молҳоро анҷом дода, музояда ва намоишгоҳҳо ташкил медиҳад, муносибати байніҳамдигарии миёнаравҳои бирҷа ва муштариёни онҳоро танзим менамояд.

5. Биржай пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон савдоро дар бирҷаи пахтаро ташкил дода, мувофиқи матлаб будани содироти пахта ва маҳсулоти онро мавриди арзёбӣ қарор медиҳад, музояда ва намоишгоҳҳои фурӯши пахтаро баргузор мекунад, савдои пахтаро дар бирҷа ба танзим меорад.

6. Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон ба инкишофи содироти маҳсулот мусоид менамояд, робитаҳои мустақимро байни ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони хориҷӣ барқарор мекунад, хизмати роҳнамоии корхонаҳоро барои баромадан ба бозорҳои хориҷӣ пешниҳод менамояд, молҳоро бо шаҳодатнома ва дигар санадҳои ҳифозатӣ таъмин месозад.

Идоракунии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар сатҳи ширкатҳо ва корхонаҳо ба шакли зерин анҷом дода мешавад:

1. Шакли бевосита – вақте ки корхона дар содироту воридоти молҳову хизмат фаъолият дорад, ҳамчун иштирокдори маҳсуси ФИХ баромад меқунад.

2. Шакли бавосита – чунин тарзи танзими ФИХ – ро мегӯянд, ки корхона мустақиман дар тиҷорати хориҷӣ ширкат надорад ва иштироки вай тавассути бастани қарордодҳои фармоишӣ барои ирсол ва хариду фурӯши молҳо бо ташкилотҳое, ки фаъолияти иқтисодии хориҷиро ба амал мебароранд, сурат меғирад.

Дар ҳоли ҳозир баъзе корхонаҳо ФИХ-и худро аз тариқи таъсис додани ширкатҳои ҳисоби ҳочагии фаъолиятҳои тиҷоратии хориҷӣ анҷом медиҳанд. Ин ширкатҳо дар тобеияти бевоситай корхона қарор гирифта, бо шарикони хориҷӣ қарордодҳои марбут ба содироту воридот ва фаъолиятҳои дигари иқтисоди хориҷиро ба имзо мерасонанд.

Бисёре аз корхонаҳо бо мақсади танзими фаъолияти иқтисодии хориҷӣ шӯъбаҳои иқтисодии хориҷиро созмон медиҳанд.

Боби 20. Андоз ва низоми андозбандии корхона

- 20.1. Асосҳои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 20.2. Мағҳумҳои асосии андозбандӣ
- 20.3. Андозҳое, ки корхона месупорад

20.1. Асосҳои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Андозбандии фаъолияти корхона мувофиқи принсип ва тартиби муайяннамудаи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Зимнан низоми андозбандӣ ҳамчун омили муҳити берунаи фаъолияти корхона баромад намуда, тавассути низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ маҷмӯи ўҳдадориҳои молиявии корхонаро дар назди давлат муқаррар ва тартиби иҷрои онро муайян менамояд. Ҳамчунин, маҳсусияти муносибатҳои андозӣ чунин аст, ки таъсири онҳо дар доираи муносибатҳои берунаи корхона маҳдуд намешаванд. Иҷрои ўҳдадориҳои андозсупорӣ ба ҳама ҷабҳаҳои фаъолияти корхона таъсир расонида, дар низоми идоракуни он менеҷменти андозро ба вуҷуд меорад. Ҳамин тавр, ҷанбаи андозии фаъолияти корхона на танҳо ҳамчун омили муҳити беруна, балки ба сифати омили муҳити дохилаи фаъолияти корхона низ баромад мекунад.

Ҳама гуна корхона кӯшиш менамояд, ки ўҳдадориҳояшро дар назди давлат минималӣ гардонад. Барои ин дар замони муосир роҳу усулҳои гуногун, яъне, сар карда аз рафтани ба «бизнеси пинҳонӣ» то истифодаи доираи васеи роҳу воситаҳои қонунии ҳалли мастьалаи мазкур истифода мешаванд. Омори солҳои охир аз он шаҳодат медиҳад, ки муносибати андозсупорандагон ва давлат то андозае хислати мусбиро соҳиб мегардад. Аз напардоxtани андоз корхонаҳо ба дарки зарурияти пардохти онҳо гузашта истода, принсипҳои дар таҷрибай ҳоҷагидории давлатҳои пешрафта мавҷуд бударо истифода менамоянд, яъне аз доираи фазои ҳуқуқӣ берун нарафта, андо-

зи минималиро бо ҳаддалимкон дур кардани мӯҳлати пардохт, мепардозанд.

Санади асосии танзимкунандай фаъолияти низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Дар ин санад тартиби мушаххаси андозситонӣ ва боҷҳои ҷумҳурияйӣ, инчунин, принсипҳои андозситонӣ ва боҷҳои маҳаллӣ муайян карда шудаанд. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон чор дараҷаи қонунгузории андозро пешбинӣ менамояд:

- Кодекси андоз (дараҷаи олий);
- Қонунҳои андози ҷумҳурияйӣ;
- Қонун ва дигар санадҳои меъёрий-ҳукуқӣ оиди андоз ва боҷҳо;
- Санадҳои меъёрий-ҳукуқии мақомоти маҳаллии идораи давлатӣ.

Зинаи авваларо қонунгузории андози ҷумҳурияйӣ ташкил медиҳанд. Санадҳои меъёрии мақомоти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (вазоратҳо, ҳадамот ва агентиҳо, кумитаҳо) ба таркиби қонунгузории андоз дохил намешаванд. Онҳо танҳо дар ҳолати пешбининамудаи қонунгузории андоз интишор карда мешаванд. Таркиби онҳо набояд қонунгузории мазкурро тағиیر ва ё илова намояд. Аз рӯи мақом онҳо санадҳои зерқонунӣ ба ҳисоб мераванд. Дар ҳолате, ки таркиби онҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат кунад, пас бояд онҳо аз низомҳои Кодекси андоз ва қонунгузории андоз истифода намоянд.

20.2. Мафҳумҳои асосии андозбандӣ

Андозситонӣ – ин низоми муносибатҳои андозӣ, ки мафҳуми андоз, шароити муқаррарсозии андоз ва боҷҳо, муайянкунини андозсупоранда ва боҷсупорандагон, манбай андоз, меъёри андоз, даври андоз, тартиби ҳисоб ва пардохти андоз ва ғайраро дар бар мегирад.

Андоз пардохти муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бучети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои хусусиятҳои ҳатмӣ ва инфириодии ғайриэқвивалентӣ мебошад.

Боҷ ин пардохти ҳатмие мебошад, ки аз ташкилот ва шахсони ҳукуқӣ ситонида шуда, пардохти ҳатмӣ барои амалиётҳои

хукуқӣ ё додани хуччатҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдоршуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар ва ситонида мешаванд:

- Андозҳои умумидавлатӣ;
- Андозҳои маҳаллӣ.

Низоми дузинагии мазкур дар аксар давлатҳои соҳтори ҷумҳурияйӣ дошта истифода мешаванд. Андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ аз ҷониби Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, дар қаламрави мамлакат пардохтани онҳо ҳатмӣ мебошад.

Андозҳоро на танҳо аз рӯи дараҷаи идоракунӣ, инчунин, аз рӯи дигар нишонаҳо, масалан андозбандӣ, сарчашма ва шакли пардохт тасниф намудан мумкин аст. Аз рӯи объекти андозбандишаванда гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

- Андоз аз моликият (манқул ва ғайриманқул);
- Андози захиравӣ;
- Андоз аз даромад ва фоида;
- Андоз аз намуди фаъолият;
- Андоз аз сармоя;
- Дигар андозҳо.

Аз рӯи сарчашмаи пардохти андоз: 1) андозҳое, ки ба ҳароҷоти корхона мансуб карда мешаванд; 2) андозҳое, ки аз ҳисоби натиҷаҳои молиявии андозсупоранда пардохта мешаванд; 3) андозҳое, ки ба нарҳи маҳсулот (кор, хизмат) ҳамроҳ карда мешаванд, аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Аз рӯи шакли пардохт андозҳои мустақим ва ғайри-мустақимро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Андозҳои мустақим дар шакли ҳиссаҷудокуниҳои бевоситаи андозсупоранда ба буҷет ворид мешаванд. Аз андозҳое, ки корхонаҳо месупоранд ба ин намуди андоз, андоз аз фоида, пардохтҳои захиравӣ, андоз аз моликият дохил мешаванд. Андозҳои ғайримустақим дар натиҷаи амалишавии активҳо ва гардишҳои ҳочагидорӣ (масалан, ҳариду фурӯш), амалиётҳои молиявӣ ва ғайра ба вуҷуд меоянд. Ба андозҳои ғайримустақим андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо, боҷҳои гумруқӣ ва ғайра дохил мешаванд. Андоз дар ҳолате муқарраршуда ҳисобида мешавад, агар андозсупоранда ва унсурҳои зерини андозсупорӣ муайян карда шуда бошанд:

- Объекти андозситонӣ;

- Манбай андоз;
- Меъёри андоз;
- Давраи андозӣ;
- Тартиби ҳисоби андоз;
- Тартиб ва мӯҳлати пардохти андоз.


Андозсупорандагон ва супорандагони бочҳо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ба ҳисоб мераванд, ки мувофиқи қонунгузории андоз ба онҳо ўҳдадорӣ дар мавриди пардохти андоз ва (ва ё) бочҳо voguzor карда шудааст. Корхона (ташкилот) мақоми андозсупорандаро соҳиб мешавад, агар:

- Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти иқтисодӣ менамояд ва ё аз сарчашмаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда даромад мегирад;
- Соҳибмулки моликияте мебошанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбанӣ мешаванд;
- Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиётҳоеро пиёда месозад, ки андозбанӣ мешаванд;
- Иштирокҳии муносибатҳое мебошад, ки яке аз шартҳои он мувофиқи қонунгузории андоз, пардохти андоз ва ё бочҳо мебошад.

Барои пайдоиши ўҳдадориҳои андозӣ корхона бояд объекти андозбандишаванда дошта бошад ва ўҳдадории ҳуқуқии пардохти андоз аз ҳисоби воситаҳои худиро дошта бошад. Ҳар як андозсупоранда супорандай як ва ё якчанд андоз буда метавонад. Ин ба фаъолияти амалименамудаи он, мавҷудияти объекти андозбандишаванда ва дигар омилҳо, ки ҳангоми муайянкуни мақоми андозсупории он ба инобат гирифта мешаванд, вобаста мебошад.

Дар амал бояд андозсупоранда аз агенти андозӣ фарқ карда шавад. Агенти андозӣ бояд андозро аз шахсони дигар, ки андозсупоранда ба ҳисоб меравад, нигоҳ дошта ба буҷет ворид намояд. Ба сифати агентҳои андозӣ, масалан кордиҳандагоне, ки ўҳдадоранд аз кормандони кироя андоз аз даромади онҳоро боз доранд ва ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки ўҳдадоранд андоз аз даромад аз сармоя (дивиденд)-ро боз доранд, баромад мекунанд.

Накшад 20.1. Аломатхой таснифи андоз



Объекти андозбандин корхонаҳо ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти иқтисодии онҳо ба ҳисоб меравад. Ба сифати объектои андозбандӣ дар қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда шудаанд:

- даромад (фоида, суди саҳмия, фоизҳо, даромад аз иштироки ҳиссавӣ ва ғайра);
- амвол;
- арзиши моли (кор, хизмат) фурӯхташуда;
- истифодаи захираҳои табиӣ;
- амалиёт аз рӯи фурӯши маҳсулот (кор, хизмат);
- убури сарҳад (воридот ва содироти молҳо);
- намудҳои алоҳидаи фаъолият ва ғайра.

Дар қонунгузории андоз андозбандин такрории ҳамон як объект роҳ дода намешавад. Ҳар як андоз бояд объекти алоҳидаи андозбандӣ дошта бошад.

Манбаи андоз тавсифи арзишӣ, табиӣ ва ё дигар хусусияти объекти андозбандишавандаро инъикос менамояд. Яъне, ҳамон бузургии миқдоран ифодашуда мебошад, ки нисбат ба он меъёри андоз истифода карда мешавад. Манбаи андоз ҳамчун маблағи пулӣ (масалан, арзиши амволи андозбандишаванда) ва ё ҳамчун бузургӣ дар ифодаи натуравӣ (масалан, дар воҳиди вазн, ҳаҷм, дона ва ғайра) баромад мекунад. Манбаи андозбандишаванда бо роҳи ислоҳи бузургиҳое, ки хоси объекти андозбандишаванда мебошанд (масалан, ба бузургии намудҳои алоҳидаи имтиёзҳои андозӣ), муайян карда мешаванд. ғайра

Имтиёзҳои андоз афзалиятҳои мебошанд, ки мутобикии Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаҳои байнамиллалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти вобаста ба андозбандӣ мебошанд, ба гурӯҳҳои алоҳидаи андозсупорандагон нисбат ба дигар андозсупорандагон фароҳам оварда шудааст, аз ҷумла, бе ягон таъсири манғӣ ба андозсупорандай имтиёздор додани имконияти напардохтан, ё дар ҳаҷми камтар, ё дар мӯҳлати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешавад. Имтиёзҳои андоз дар намудҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- а) пастсозии меъёрҳои андоз;
- б) муқарраркуни ҳадди минималии андозбандин объекти андоз;

в) озодкунни категорияи алоҳидаи андозсупорандагон аз пардохти андоз;

г) аз андозсупорӣ озод намудани унсурҳои алоҳидаи объекти андозбандишаванда;

д) тағири мӯҳлати пардохти андоз;

е) муқарраркунни реҷаҳои андозии маҳсус.

Имтиёзҳои андоз хусусияти умумӣ ва иҷтимоӣ доранд. Муқарраркунни имтиёзҳои андозие, ки хусусияти инфиродӣ доранд манъ аст.

Меъёри андоз ин бузургии ҳисобкардашудаи маблағи андозҳо мебошад, ки нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбандӣ истифода бурда мешавад.

Меъёри андоз ба фоиз ва ё ба маблағи мутлақ нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбандӣ муқаррар карда мешавад. Ба сифати воҳиди ченак барои аксарият андозҳо нишондиҳандаи арзишӣ истифода карда мешавад. Метавон, инчунин, аз нишондиҳандаҳои натуралиӣ истифода кард, ба монанди: иқтидори муҳаррики воситаҳои нақлиёт, майдони қитъаи замин, ҳаҷми об ва гайра. Меъёри андоз аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ, яъне Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Давраи андоз гуфта давраэро меноманд, ки (соли тақвимӣ, семоҳа, даҳрӯза ва ё дигар мӯҳлат) нисбати андозҳои алоҳида мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст ва ҳангоми гузаштани онҳо манбаи андоз муайян ва маблағи андози ба буҷет супоридашаванда ҳисоб карда мешавад. Аз рӯи андози алоҳида давраи алоҳида муқаррар карда мешавад.

Маблағи андоз аз ҷониби пардохткунанда мустақилона, дар асоси манбаи андоз, меъёри андоз ва имтиёзҳои андоз муқаррар карда мешавад. Дар ҳолатҳои алоҳидаи пешбинина-мудаи қонунгузории андоз муайянкунни маблағи андоз ба салоҳияти мақомоти андоз ва ё агенти андоз voguzor карда мешавад.

Тартиби пардохти андозҳо аз ҷониби Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Пардохти андоз дар шакли нақдӣ ва ё ғайринақдӣ дар мӯҳлати муайяншуда амалий карда мешавад.

Дар низоми муносибатҳои андоз масъулияти андоз мавқеи муҳим дорад. Ҳуқуқвайронкунии андоз гуфта кирдори файриқонунии андозсупорандагон, агенти андоз ва шахсони дигареро меноманд, ки Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон барои он ҷавобгариро муқаррар намудааст. Ҳангоми вайрон кардани қонунҳои андоз андозсупоранда ба ҷавобгарии маъмурӣ, ҷиноятӣ ва иқтисодӣ қашида мешавад.

Ҷавобгарии маъмурӣ мувофиқи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ» татбиқ карда мешавад.

Ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқи моддаи 292 ва 293 «Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» татбиқ карда мешавад. Кодекси ҷиноятӣ чунин ҷазори ҳангоми вайронкунии қонунҳои андоз пешниҳод мекунад:

Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ:

1) Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ки қонун муқаррар намудааст, бо роҳи дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз доҳил намудани маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳароҷот ё бо роҳи дигар пинҳон доштани дигар объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори қалон содир шудааст,

- бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то як ҳазору панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум намудан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

2) Ҳамин кирдор, агар:

а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 ё 293 КҔ пешбинишуда, судшуда;

б) ба миқдори маҳсусан қалон содиршуда бошад,

- бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазору панҷсад то ду ҳазор маоши ҳадди ақал ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ: Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ ҳангоми ба миқдори қалон содиршуда ҳисобида

мешавад, ки агар ҳаҷми андоз ё пардохтҳои пардохтнашуда аз панҷ ҳазор маоши ҳадди ақал ва ба миқдори маҳсусан калон бошад, аз даҳ ҳазор маоши ҳадди ақал бештар бошад.

Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз

1) Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз бо роҳи пешниҳод накарданӣ декларатсия оид ба даромад, дар ҳолате, ки пешниҳоди декларатсия ҳатмӣ мебошад ё ба декларатсия дидою дониста доҳил карданӣ маълумотҳои таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳароҷот, ки боиси ба миқдори калон напардохтани андоз гаштааст,

– бо ҷарима ба андозаи то ҳафтсад маоши ҳадди ақал ё бо корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

2) Ҳамин кирдор, агар;

а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 ё 292 КҶ пешбинишуда, судшуда;

б) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад,

– бо ҷарима ба андозаи аз ҳафтсад то як ҳазор маоши ҳадди ақал ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ: Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз ҳангоме ба миқдори калон ҳисобида мешавад, ки агар маблағи пардохтнашудаи андоз аз панҷ ҳазор маоши ҳадди ақал бештар ва ба миқдори маҳсусан калон – аз даҳ ҳазор маоши ҳадди ақал бештар бошад.

Ҷавобгарии иқтисодии корхона дар шакли пардохти ҷарима барои вайрон карданӣ қонунҳои амалқунандай андоз аз ҷониби Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст.

20.3. Андозҳое, ки корхона месупорад

20.3.1. Андоз аз фоида

Андоз аз фоидаи корхонаҳо мутобиқи боби 17 Кодекси андоз ситонида мешавад. Мувофиқи моддаи 126 андозсупорандагони андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ (юридикӣ) корхонаҳои резидентӣ ва хориҷӣ мебошад. Инчунин, ҳамагуна субъекти хориҷӣ, ки шахси воқеӣ нест, барои мақсадҳои қайдшуда ба си-

фати корхона ҳисобида мешавад, агар он исбот накунад, ки он тибқи моддаи 161 Кодекси андоз бояд ба сифати моликияти муштарак ҳисобида шавад.

Объекти андозбанӣ аз рӯи андоз аз фоидай шахсони ҳуқуқӣ фоидай вай ба ҳисоб меравад.

Объекти андозбандии корхонаи хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муассисаи доимӣ фаъолият меқунад, фоидай аз ин фаъолият ба даст оварда, яъне даромади умумӣ аз манбаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо муассисаи доимӣ марбутанд ва ба миқдори маблағҳои нисбат ба чунин даромад пешбинӣ намудаи Кодекси андоз нигоҳ дошташуда кам карда шудаанд, мебошад.

Фоидай корхонаҳо бояд мутобиқи меъёри 15 фоиз андоз гирифта шавад.

Аз супоридани андоз аз фоида озод карда мешаванд:

а) ташкилотҳои динӣ, ҳайрия, бучети байнидавлатӣ ва байниҳукуматӣ, ба истиснои фоидай аз фаъолияти соҳибкорӣ гирифтаи онҳо;

б) маблағҳои беподош гузаронидашуда, аъзоҳақӣ ва маблағҳои ҳайрия, ки ташкилотҳо мегиранд;

в) Бонки миллии Тоҷикистон ва муассисаҳои он;

г) дивиденҷое, аз ки корхонаи резидентӣ гирифтааст;

д) корхонаҳое, ки моликияти онҳо ба ҷамъияти маъюбон (нобиноён, қарҳо) тааллуқ доранд;

е) корхонаҳои дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ ташкилшаванд, ба истиснои корхонаҳои коркард ва истифодаи заҳираҳои табииӣ, аз лаҳзаи бақайдигирии давлатӣ, бо назардошти миқдори минималии сармоягузорӣ ва амалан ба фонди оинномавӣ ворид намудани ҳаҷмҳои дар зер нишондодашудаи сармоягузорӣ ба мӯҳлати:

– 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузорӣ муодили то 500 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил диҳад;

– 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузорӣ муодили аз 500 ҳазор то 2 млн. доллари ИМА-ро ташкил диҳад;

– 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузорӣ муодили аз 2 млн. то 5 млн. доллари ИМА-ро ташкил диҳад;

– 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузорӣ муодили аз 5 млн. доллари ИМА зиёд бошад.

Мӯҳлати бештари пешниҳоди имтиёзҳои зикршуда аз лаҳзай бақайдгирии давлатӣ аз 5 сол зиёд шуда наметавонад.

а) на камтар аз 50% шумораи коркунонро маъюбон, нобинён, карҳо ташкил медиҳанд;

б) на камтар аз 50% маблағҳои фонди музди меҳнат ва мукофотпулиҳо, ки (аз ҷумла, мукофотҳое, ки дар шакли натуравӣ дода шуда) дар давраи солонаи ҳисботии андоз барои эҳтиёзи маъюбон (ноибноён, карҳо) ҳарҷ шудааст.

20.3.2. Андоз аз арзиши иловашуда

Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ), шакли ба буҷет ворид намудани қисми арзиши дар раванди истеҳсол ва гардиши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иловашуда, инчунин, қисми тамоми молҳои андозбандишавандай ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон овардашаванда мебошад. Андоз аз арзиши иловашуда ҳамчун андози ғайримустақим бояд дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолот, гардиши молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ пардохта шавад. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз муомилоти андозбандишаванда пардохта шавад, ҳамчун фарқи байни маблағи андоз, ки аз чунин муомилот ҳисобу зам карда шудааст ва маблағи андозе, ки мутобиқи муқаррароти ҳамин фасл бояд тибқи ҳисбнома – фактураҳои андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда ҳисоб карда шавад, муайян карда мешавад.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд ба буҷет ҳангоми воридот супорида шавад, бо роҳи зарб задани воридоти андозбандишаванда ба меъёри андози арзиши иловашуда ҳисоб карда мешавад.

Андозсупорандагони ААИ шахси ба қайд гирифташуда ё ӯҳдадоре, ки бояд ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шавад, супорандай андоз аз арзиши иловашуда мебошад; шахси ба қайд гирифташуда аз лаҳзай эътибор пайдо қарданӣ бақайдгирий аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда андозсупоранда мегардад. Шахси ба қайд гирифташуда, ки ӯҳдадор аст барои ба қайдгирий ариза диҳад, аз аввали давраи ҳисботии бაъди даврае, ки барои додани аризai

ба қайдгирӣ ўҳдадорӣ ба миён омадааст, аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда андозсупоранда мебошад.

Илова ба шахсони андози арзиши иловашударо супоранда, инчунин, ҳамаи шахсоне, ки воридоти андозбандишавандай молҳоро ба Чумхурии Тоҷикистон анҷом медиҳанд, оид ба чунин воридот супорандагони андоз аз арзиши иловашуда дониста мешаванд; шахси ғайрирезидент, ки бидуни қайд барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ машғул аст, аз рӯи чунин кору хизматҳо супорандай андоз аз арзиши иловашуда мебошад.

Объектҳои андозбандӣ:

1. Объектҳои андозбандӣ аз арзиши иловашуда муомилот ва воридоти андозбандишаванда мебошанд.

2. Молрасонӣ, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ба ғайр аз молрасонӣ, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ки тибқи муқаррароти ҳамин фасл аз супоридани андоз озод карда шудаанд ва дар доираи фаъолияти иқтисодии мустақилонаи шахсон ба амал бароварда мешаванд,

3. Агар андозсупоранда молҳоро (кор, хизматрасонӣ) бо пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ҳарад ва маблағи муайян гирад (ё ҳукуқи гирифтани доранд), истифодаи чунин молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасонӣ) барои фаъолияти ғайри иқтисодӣ, муомилоти андозбандӣ шаванда ҳисобида мешавад.

4. Молрасонӣ, иҷрои корҳо ё хизматрасонӣ аз ҷониби андозсупоранда ба кормандони худ, аз ҷумла, дар асоси беподош, муомилоти андозбандишаванда мебошад.

5. Агар бақайдгирӣ андозсупоранда бекор карда шавад, молҳои дар лаҳзаи бекор кардан дар ихтиёраш монда, ҳамчун молҳои дар доираи муомилоти андозбандишавандай дар ин лаҳза иҷрошууда қарордошта ҳисобида мешаванд.

6. Сарфи назар аз дигар муқаррароти ҳамин модда молрасонӣ аз тарафи шахсе, ки ин молҳоро дар натиҷаи муомилоти аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда андозбандишаванда ҳаридааст, ҳамчун муомилоти андозбандишаванда ҳисобида

намешавад. Агар ҳангоми харидани молҳо ба ҳисобгирий қисман роҳ дода нашудааст кам карда мешавад.

7. Арзиши бастаҳое, ки бояд баргардонда шаванд, ба ғайр аз ҳолатҳои фурӯши чакана, ба маблағи андозбандишаванд дондил карда намешавад. Чаканафурӯшон метавонанд ҳаҷми муомилоти андозбандишавандаро ба маблағе, ки онҳо ба сифати ҳаққи баргардондани бастаҳо ба мизочон пардохтаанд, кам кунанд.

8. Дар ҳолати истеҳсоли молҳо, ичрои кор ва хизматрасониҳо аз ашё ё маводи молики фармоишгар, дар мавриде, ки соҳиби ашё, мавод ё ҳосили коркард худи фармоишгар мемонад, амалиёти андозбандишаванд барои коркардкунанда (истеҳсолкунанда, иҷроқунанда) хизмат доир ба дигаргунии (коркарди) ашё ё маводҳо ба молҳо (кору хизматрасониҳо) мебошад.

Намудҳои зерини мол, кор ва хизматҳо, инчунин, намудҳои зерини воридот аз супоридани андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд (ба ғайр аз ҳолатҳои содироти молҳо):

а) фурӯхтан, додан ё ба ичора додани амволи ғайриманқул (аз ҷумла, додани ҳолатҳои содироти молҳо), ба ғайр аз:

- барои истироҳаткунандагон фурӯхтан ё додани меҳмонхонаҳо ё манзил;

- фурӯхтан ё додани хонаҳои истиқоматии нав соҳташуда, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки бино камаш дар давоми 2 сол ҳамчун хонаи истиқоматӣ истифода бурда шуда бошад;

б) хизматрасонии молиявӣ;

в) таҳвил ё ворид намудани асьори миллӣ ё хориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматикӣ), инчунин, қоғазҳои қиматнок;

г) воридоти тилло, ки барои таҳвил ба Бонки миллии Тоҷикистон таъин шудааст;

д) расонидани хизматҳои динӣ ва марсимиӣ ба ташкилотҳои динӣ;

е) расонидани хизматҳои тиббӣ;

ж) расонидани хизматҳои таълимиӣ барои бачаҳо ва наврасон дар маҳфилҳо, сексияҳо (аз ҷумла, тарбияи ҷисмонӣ ва вар-

зиш), студияҳо, инчунин, хизматҳо оид ба нигохубини бачаҳо дар муассисаҳои томактабӣ;

з) хизматрасонии таълими дар муассисаҳои таълими;

и) таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ ба сифати ёрии башардӯстона, воридоти молҳо барои расонидани кӯмаки бебозгашт, инчунин, воридоти молҳое, ки ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилотҳои ҷамъияти барои мақсадҳои бартараф намудани оқибатҳои оғатҳои табии, садама ва фалокатҳо дода мешаванд;

к) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани молҳо аз мамлакатҳое, ки нисбат ба содироти мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби гирифтани андоз аз арзиши иловашударо ҷорӣ кардаанд. Дар ҳолате, ки агар андоз аз арзиши иловашудаи пардохташуда дар кишваре, ки аз онҳо мол оварда мешавад, нисбат ба андози арзиши иловашудаи молҳои мазқури мувофиқи ҳамин қисм муайянкарда камтар бошад, пас молҳои воридшаванд ба маблағи ин фарқ андоз аз арзиши иловашуда месупоранд;

л) таҳвили молҳо, иҷроиши корҳо, хизматрасонӣ аз тарафи ҷамъияти маъюбон, нобиноён, карҳо ва моликияти онҳо буда;

м) таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилкунандай он (ташкилдиҳандай маҷмӯи ягона, ки бе онҳо фаъолияти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ имконнозазир аст), ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита барои ташаккул ва пур кардани фонди оинномавии корхона ё аз нав таҷҳизонидани истеҳсолоти амалкунандай ворид карда мешавад, ба шарте ки ин амвол бевосита барои истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ мувофиқи ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода гардад ва ба гурӯҳи молҳои аксиздор доҳил нашавад, инчунин, моликияти шахсие, ки ба ҷумҳурӣ аз ҷониби кормандони ҳориҷии дорои сармояи ҳориҷӣ, ки бевосита барои эҳтиёҷоти шахсӣ ворид карда мешавад.

Дар ҳолати барҳам хӯрдани чунин корхона ё дар муддати ҷорӯро истифода набурдани таҷҳизоти дар боло номбаршудаи истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилкунандай он, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст (оварда шудааст), аз

вақти ба ҹумхурӣ ворид намудан ё аз вақти бақайдгирии давлатии (азнавбақайдгирӣ бинобар зиёд намудани фонди оинномавии) корхонаи мазкур ё аз ҷониби ҳамин корхона ба шахси дигар фурӯҳта мешаванд, маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки мутобиқи ҳамин банд ҳангоми воридоти таҷизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилкунандай он пардохта нашудааст, ба буҷети давлатӣ ситонида мешавад;

н) молҳое, ки барои соҳтмони иншоотҳои маҳсусан муҳим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд. Номгӯи чунин молҳо ва иншоотҳои маҳсусан муҳим аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад;

о) воридоти молҳо тибқи лоиҳаҳои мақсаднок, ки аз ҳисоби қарзҳо, кӯмаки бебозгашти молиявӣ ва техникий (грантҳо)-и аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳукуқӣ ва воқеии хориҷӣ пешниҳодшаванд, ба амал бароварда мешаванд.

Инчунин дар корхонаҳое, ки:

а) на камтар аз 50% шумораи коркунонро маъюбон (нобиноён, карҳо) ташкил медиҳанд ва

б) на камтар аз 50% маблағҳои фонди музди меҳнат ва мукофотпулиҳо (аз он ҷумла мукофотҳое, ки дар шакли натуравӣ дода шудаанд) дар давраи солонаи ҳисботии андоз барои эҳтиёчи маъюбон (нобиноён, карҳо) харҷ шудааст, аз ААИ озод карда шудаанд.

Меъёри андоз аз арзиши иловашуда 18 фоизи муомилот ва (ё) воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.

Муомилоти андозбандишаванда аз арзиши умумии муомилоти андозбандишаванда дар давраи ҳисботӣ иборат аст.

Давраи ҳисботӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда моҳи тақвими мебошад.

20.3.3. Андоз аз моликияти корхона

Мутобиқи моддаи 260 Кодекси андози ҶТ андозсупорандагони андоз аз моликияти корхонаҳо инҳо мебошанд:

а) корхонаҳои резидентӣ;

б) бахшҳо ва дигар бахшҳои ҳаммонанди таркибии корхонаҳои дар зербанди «а» ҳамин модда зикргардида, ки тавозун ва суратҳисоби мустақил доранд;

в) корхонаҳои хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкориро аз тариқи муассисаҳои доимии худ амалӣ менамоянд.

Мувофиқи моддаи Кодекси андоз объекти андозбандин ин намуди андоз ба ҳисоб мераванд:

1. Моликияти корхона бо ифодаи арзиши он, ки дар тавозуни ин корхона воқеъ аст, аз ҷумла дорою захираҳои ғайримоддии он объекти андозбандӣ маҳсуб мешаванд.

2. Дар мавриди андозсупорандаҳои объекти андозбандӣ танҳо аз моликияте, ки бо муассисаи доимӣ вобастааст, иборат мебошад.

3. Дар мавриди бонкҳо, ташкилотҳои дигари молиявии ғайрибонкӣ ва суғуртавӣ воситаҳои асосӣ бо ифодаи арзишии онҳо объекти андозбандӣ мебошанд.

Манбаи андоз аз моликияти корхонаҳо арзиши миёнасолони амволи андозбандишаванда ба ҳисоб меравад.

Арзиши бақияи тавозунии миёнасолонаи моликият, ки ҳамчун воҳиди миёнаи арифметикии арзиши тавозунии бақияи чунин моликият дар аввал ва охири соли ҳисботӣ ҳисоб карда мешавад, арзиши андозбандишаванда ҳисоб мешавад.

Мувофиқи моддаи 263 Кодекси андози ҶТ моликияти зерин андозбандӣ карда намешавад:

а) ташкилотҳои буҷетӣ, мақомоти ҳокимијат ва идораи давлатӣ, аз ҷумла Бонки миллии Тоҷикистон ва муассисаҳои он;

б) он моликияте, ки қатъан барои эҳтиёҷоти маорифи ҳалқ ва фарҳанг истифода бурда мешавад;

в) ташкилоту иттиҳодияи динӣ, ҷамъиятҳои миллию фарҳангӣ ва ҷамъияти маъюбон (нобиноён, карҳо), ба истиснои онҳое, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд;

г) ҳоҷагиҳои манзилию коммуналӣ ва дигари шаҳрӣ ва ноҳиявию маҳаллӣ;

д) бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба режими арзиши моликияти андозбандишавандай истгоҳҳои барқию гардиҳанда;

ж) таҷҳизоти техникӣ ва технологӣ, ки аз ҳисоби қарзи кредитӣ ва қарзҳои кредитии шартномавии ба имзо расида, ки дар муддати як моҳ дар мақомотҳои андоз ё дар Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, то мӯҳлати баргардонидани қарз, ки дар аввал дар шартномаҳои кредитӣ (бидуни баҳисобигирии тағйирдиҳии минбаъдаи ба таъхир монондан ё дигар хел тағйир додани мӯҳлати баргардонидани қарз).

Давраи андозбандӣ барои андоз аз моликияти корхонаҳо соли тақвимӣ мебошад. Ҳисобу китоб оид ба ҳисоби андоз аз моликият барои соли ҳисботӣ ба мақомоти андоз то якуми апрели соли минбаъда пешниҳод карда мешавад.

Ба ҳисоб гирифтани маблағи андоз аз фоида, ки барои соли андозбандишавандагӣ ҳисоб карда шудааст, дар муқобили маблағи андози моликият барои ҳамин давра мумкин аст.

Боби 21. Фаъолияти соҳибкории корхона

- 21.1. Соҳибкорӣ ва шартҳои инкишофи он
- 21.2. Шаклҳои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ
- 21.3. Иттиҳодияҳои хочагидорикунанда ва соҳибкорӣ

21.1. Соҳибкорӣ ва шартҳои инкишофи он

Иқтисоди бозорӣ чунин тарзи ташкили ҷамъиятии истеҳсолотро талаб менамояд, ки барои таъмини талаботи одамон ва ҷамъият дар якҷоягӣ нигаронида шуда, истеҳсолкунандагон ва тоҷирон талаботи ҳаридориро ба иnobat гирифта, мустақилона ба як миқдору андозаи муайян бо назардошти вақту мӯҳлат маҳсулот истеҳсол намуда, ба мизоҷон ба фурӯш мерасонанд. Бозор ба сифати воситаи фурӯши мол арзи вучӯд карда, вазифаи мувоғиқкунонии ҳаҷм ва соҳтори истеҳсолии молҳо ба ҳаҷм ва соҳтори талаботҳои ҷамъиятиро иҷро мекунад.

Иқтисоди бозорӣ баробархуқуқии истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро дар назди молҳои беруна, мувозинатии нарҳҳоро дар асоси мутаносибии талаботу таклифот, мавҷудияти рақобати озодро чун омили пешрафти иқтисодӣ ва танзими иқтисодӣ талаб мекунад. Аз ин рӯ, соҳибкорон мустақилона зарурияти истеҳсоли ҳаҷму миқдори мол (ашё, мавод, таҷӯзот, меҳнат ва ғайра) ва сарфи маблағи онро худашон муайян менамоянд. Дар шароити бозор соҳибкорон ҳамеша мекушанд, ки даромаду фондаи соғ ба даст оранд ва шароит пайдо шавад, ки ба рақобат тоб овардани амалиёту фаъолияташонро таъмин намоянд.

Соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ яке аз пояҳои асосии иқтисоди бозорӣ буда, ба оқилона истифода намудани воситаҳои истеҳсолот асос ёфтааст. Инчунин, соҳибкорӣ фаъолияти эҷодкорона буда, максади ниҳоияш ба даст овардани фоида аст. Аз ин рӯ соҳибкориро чун фаъолияти навҷорисозӣ, тарзи маҳсуси инноватсионии истеҳсолот, шакли нисбатан

пешқадам ва навоваронаи амалиётҳои ташкилий-хочагидории субъектҳои мустақил номидан мумкин аст.

Соҳибкориро чун тарзи мустақилоаву навоваронаи пешбурди кор, баъзан чун омили чоруми истеҳсолот низ ҳисоб меқунанд. Олимни иқтисодчӣ Йозеф Шумпетер нахустин шуда соҳибкориро чун омили чоруми истеҳсолот ҷудо намудааст. Дар қатори замин, меҳнат ва сармоя соҳибкорӣ чун маҷмӯи қобилиятҳои пайвасткуни комбиниронии оқилонаи се омили зикршудаи истеҳсолот дида баромада мешавад. Ин омили истеҳсолот дар қобилияти соҳибкорӣ, корчаллонӣ, фаъолмандии инноватсионии иштирокчиёни амалиётҳои иқтисодӣ ифода мейёбад. Ҳамин тавр, мазмуни иқтисодии соҳибкорӣ дар он таҷассум мейёбад, ки вай раванди пайвасти оқилонаи омилҳои истеҳсолот ва истифодаи самараноки захираҳоро бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи бозор фаро мегирад. Ҳамзамон, соҳибкорӣ чун ҷараён дар худ ҷустуҷӯи ғояҳои нав, мақсадгузорӣ, ҷӯяндагии усули беҳтарини пайвасти омилҳои истеҳсолотро ғунҷоиш дода, ба гирифтани даромади соҳибкорӣ равона гардидааст.

Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ дар қаламрави кишварамон бо Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Ин Кодекс асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии амалгардонии соҳибкориро муайян сохта, шароитҳои интихоби мустақилонаи соҳаи фаъолият, зоҳирнамоии ташаббуси хочагидорию корчаллонии шаҳрвандонро муқаррар менамояд.

Мағҳуми қонунии фаъолияти соҳибкорӣ дар банди З моддаи 1 Кодекси гражданий оварда шудааст ва мувофиқи он – соҳибкорӣ фаъолияти мустақил ва бо таваккали худ амалишаванди шахсони бақайдигирифташудае, ки мебошад, барои мунтазам ба даст оварданӣ фоида аз истифодаи молу мулӯ, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст.

Ҳамзамон, соҳибкорӣ амалиёти мустақилонаест, ки дар асоси рафтори таваккалӣ сурат мегирад ва чун фаъолияти зарурӣ иқтисоди бозорӣ дорои хусусиятҳои зайл аст:

Якум, соҳибкорӣ фаъолияти иқтисодии мустақилона мебошад. Фаъолияти соҳибкорӣ на ба амру фармонҳои мақомоти

болов, балки ба хоҳишу майли соҳибкорон асос ёфтааст. Корхона ё ширкат худаш мустакилона роҳ ва усулҳои фурӯши маҳсулоти хеш, таъминкунандагону истеъмолқунандагонро интихоб менамояд. Яке аз шартҳои озодии иқтисодӣ ин нархгузории озод аст. Дар иқтисодиёт озодии мутлақ вучуд надорад ва соҳибкор ба он маънӣ соҳиби мустақилияти пурра аст, ки аз боло ягон ташкилот ё муассисае ўро барои истеҳсоли ин ё он навъ ва ҳаҷми маҳсулот, хизматрасонӣ маҷбур намекунад, лекин соҳибкор мутеи бозор буда аз талаботи он саҳт вобаста аст.

Дувум. усули ҳавасмандии шахсии иқтисодӣ, ки ба мустақилият зич алоқаманд аст. Манфиати фардӣ, ҳусусӣ омили ба ҳаракатоваранди соҳибкорист. Ин манфиатҷӯй барои ба даст овардани фоидаи бештар бояд равона гардад, чунки байни ҳароҷот ва натиҷаҳои истеҳсолӣ робитаи бевосита вучуд дорад.

Инчунин, соҳибкорӣ бо зиёну зарар, яъне бидуни ба даст овардани фоида вучуд наҳоҳад дошт. Аз ин рӯ, ҳавасмандӣ бо ҳисси масъулиятиносӣ соҳибкорро маҷбур месозад, ки дар шароити рақобати озоди бозорӣ фаъолият кунад.

Сеюм. соҳибкорӣ фаъолияти навоварона буда, ба эҷодкорӣ ниёз дорад ва дар шароити бозор афзудани фоида танҳо аз ҳисоби баланд бурдани нарҳ басо мушкил аст. Ба рақобат ҳамон корхона ё соҳибкоре тоб оварда метавонад, ки пайваста навъҳои нави маҳсулотро истеҳсол карда, усулҳои тозаи хизматрасониро ба кор андохта, самаранокии фаъолияташро баланд бардорад. Барои ин соҳибкор бояд ҳамеша дар андешаи азҳуд кардани технологияи пешқадаму дар истеҳсолот ҷорӣ намуданн техникаи нав бошад, аз ин ҷост, ки ду модели фаъолияти соҳибкориро таъкид менамоянд.

Модели яқум, фаъолияти соҳибкории классикӣ аст. Ин усули соҳибкорӣ ба он такя мекунад, ки соҳибкор қӯшиш менамояд то истеҳсолотро дар асоси боздехи ҳадди аксари захираҳои мавҷуда ташкил намоянд.

Модели дуюми ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ба истифодаи усулҳои навин асос ёфтааст. Ин шакли фаъолияти соҳибкорӣ ҷустуҷӯи роҳҳои нави инкишофи истеҳсолотро дар назар дорад, дар он сурат соҳибкор барои амалӣ гардондани ҳадафу

нақшаҳои хеш роҳу имкониятҳои алтернативиро ҷустуҷӯ ва дарёфт намуда бо захираву имкониятҳои мавҷуда муқоиса менамояд.

Навоварӣ дар замони ҳозира чун натиҷан истифодаи моликияти зеҳнӣ мақоми маҳсус пайдо карда, асоси рушду камоли соҳибкорӣ мегардад. Аз ин рӯ, корхонаҳое, ки имконияти илмиашон зиёд аст, фаъолияташонро ба эҷоду ҷорӣ намудани лоиҳаҳои илмию техникии навин, ки аз нигоҳи тиҷорат ҳатарноканд, равона месозанд. Ин шакли соҳибкорӣ дар Тоҷикистон пайваста густариш меёбад ва ҳадафи асосии он ҷустуҷӯи фаъолиятҳои илмию техникии пешрав ва ташкили истеҳсолот дар асоси технологияи навин аст.

Ҷорум, соҳибкорӣ ба ҳавфу ҳатари ҳоҷагидорӣ вобаста буда ва сабаби ин ҳатар аз рӯи таҳмину таваккал рафтор намудан аст, ки хоси соҳибкор аст. Ҳавфу ҳатар, аз рӯи таваккал рафтору фаъолият намудан, омили ташаккули усули хоси афкору рафтор, авзову рӯҳияи соҳибкор аст. Асоси иқтисодии ҳавфи ҳоҷагидориро таносуби байни ҳароҷот ва натиҷаҳои пешбинишуда, инчунин, таносуби байни ҳароҷот ва натиҷаву дастоварди воқеӣ ташкил медиҳад. Агар нархи маҳсулоти истеҳсолшуда ҳароҷотро ҷуброн накунад, пас ин нишонаи он аст, ки ё соҳибкор аз ўҳдан ташкили самарарабахши фаъолияти хеш набаромадааст, ё вазъи бозор ба фаъолияти соҳибкорӣ муносиб наафтодааст. Бинобар ин, ҷустуҷӯ ва ташкили шароити зарурии тараққиёти фаъолияти соҳибкорӣ мақоми маҳсусро ишғол мекунад.

Фаъолияти пурра ва самарарабахши соҳибкорӣ мавҷудияти шароитҳои заруриеро, ки ба иқтисодиёти солими бозорӣ хос аст, талаб менамояд. Пеш аз ҳама, инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ заминаи мусоид талаб менамояд, ки аз маҷмӯи шароитҳои аввалиндарача ва зарурӣ иборат аст. Асосу заминаи соҳибкориро ба ҷорӣ гурӯҳ қисмат намудан зарур аст: заминаҳои иқтисодӣ, ҳукуқӣ, сиёсӣ ва равонӣ.

Шароити мусоиди соҳибкорӣ ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликият аст. Ҳоло раванди хусусигардонӣ ва ғайридавлатигардонӣ дар самтҳои зайл сурат мегирад:

- таҷдиди корхонаҳои давлатӣ ва таъсиси ҷамъиятҳои саҳомӣ;

- таъсиси чамъиятҳои ҳуқуқашон маҳдуд ё чамъиятҳои шарикӣ;

- гузаштан ба шароитҳои хоҷагидории кооперативӣ;

- ичора ва тадриҷан харидорӣ намудани амвол;

- бидуни гирифтани ичора харидорӣ намудани корхонаҳои давлатӣ аз тарафи аҳли кори он;

- гузаштан ба шаклҳои омехтаи моликият бо роҳи таъсис додани корхонаҳои муштарак.

Механизми дигаргунсозии моликият ройгон додани амволи корхонаро ба аҳли кори он, фурӯши моликияти давлатиро ба ашҳоси ҳуқуқӣ, вокеъ ва шахсони алоҳида дар бар мегирад. Ҳусусигардонӣ барои гузаштан ба иқтисодиёти омехта замина тайёр карда, барои таракқиёти шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ шароитҳои мусоид фароҳам меорад. Одатан, раванди ҳусусигардонӣ дар шароити гузаштан ба иқтисоди бозорӣ аз гардиши босуръати сармоя оғоз меёбад. Пеш аз ҳама, ба ин соҳаҳои савдо, ҳӯроки умумӣ, хизматрасонӣ. нақлиёт, соҳаҳои саноати ҳӯрокворию сабук ва ғайра доҳил мешаванд.

Чунонки таҷрибаи мамлакатҳои ба иқтисоди бозорӣ рӯварда нишон медиҳад, ки равнақу густариши соҳибкорӣ бар асоси ҳусусигардонӣ дар ин соҳаҳо самарабахш аст.

Ҳусусигардонӣ бояд чун воситаи ҳатмии равнақи соҳибкорӣ, ҳамзамон, бо ҷорабиниҳои ғайридавлатии ғайриинҳисорӣ гардонидани фаъолияти хоҷагидорӣ анҷом дода шавад. Ғайрииинҳисорӣ гардонидан на танҳо дар асоси ҷорабиниҳои ҳуқуқӣ, балки бо роҳи ба эътибор гирифтани омилҳои иқтисодӣ ва ташкилӣ низ сурат мегирад. Одатан, барои таъмини раванди ғайриинҳисорӣ гардонӣ бояд ба омилҳое чун ғайримарказӣ гардонидани идора, тағијрот дар боби мубодилот, тартиби нархгузорӣ, равнақи шаклҳои пешқадами таъминоти моддию техникий, диққати маҳсус дод.

Яке аз шартҳои зарурии равнақу инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ таъмини рақобати озоди бозорист. Барои соҳибкор анҷом додани фаъолияти пурсамари соҳибкорӣ омода ва мутобиқ шудан ба рақобат аст. Дар шароити иқтисоди бозорӣ ва рақобати озод таклифу пешниҳодоти корхонае, ки ба талаботи бозор мувоғик намеоянд, аз байн мераванд.

Мубориза барои бозор ба рақобат хусусияти фаъолиятмандию серҳаракатӣ ато мекунад ва соҳибкорро маҷбур менамояд, ки навъҳои нави омилҳои истеҳсолот ва натиҷабардории на-винро ҷустуҷӯ ва дарёфт намояд. Аз ин рӯ, барои он, ки фаъолияти соҳибкорӣ рушду камол ёбад ва ба рақобат тобовар шавад, соҳибкор бояд, пеш аз ҳама, ба ҷавоби саволҳои зайл омода бошад: *бо қадомроҳ ва чӣ тавр захираҳои моддию техникии истеҳсолиро дастрас намояд; қадом чорабиниҳо барои баргардондани қарзҳо (кредит) мусоидат мекунанд; макоми соҳибкорӣ дар бозор ва роҳҳои таблиғи маҳсулот ва хизматрасонӣ бояд чӣ гуна бошад.* Барои ҳалли ин масъалаҳо мавҷудияти зербинои бозорӣ нақши хоса дорад. Зербинои бозорӣ гуфта соҳторҳоеро дар назар доранд, ки барои бемамониат тараққӣ кардани захираю афзудани маблағҳо мусоидат мекунанд (биржаҳо, ташкилотҳои таъминотӣ, ширкатҳои миёнарав, ширкатҳои ахборӣ, консалтингӣ, аудиторӣ, бозоршиносӣ, ҳочагиҳои нақлиётӣ, анбору бонкҳо, ширкатҳои бимакунӣ (суғурта) ва ғайра).

Ба равнақи соҳибкорӣ на танҳо дигаргунсозиҳои иқтисодӣ, балки омилҳои сиёсӣ низ таъсир мерасонанд. Устувории вазъи сиёсӣ дар мамлакат омили пешрафти иқтисодӣ ва демократӣ гардонидани аҳли ҷомеа мебошад. Дар ин ҷода таъмини устувории вазъи сиёсӣ, баланд шудани дараҷаи боварии ҳалқ ба ҳукumat ва дигаргунсозиҳои иқтисодӣ нақши муҳим дорад. Устувории вазъи сиёсӣ шароит муҳайё месозад, ки соҳибкорӣ масъалаҳои мушкини ҳаёти ҷамъиятиро ба ӯҳда гирад ва дар асоси истифодаи навовариҳо пешрафт ва рушди иқтисодиро таъмин намояд.

Аз байн рафтани тафаккури қолабӣ ва муқаррарӣ яке аз масъалаҳои мушкилтарини гузаштан ба иқтисодиёти бозорӣ ва барқарор шудани соҳибкории мутамаддин аст. Аз ҳамин сабаб, омили хеле мураккаб ва зарурии равнақи соҳибкорӣ, таъмини тафаккури нави иқтисодӣ, яъне ба эътибор гирифта-ни омили равонист. Барои он, ки тафаккури беташаббус ва кӯҳна аз байн равад, вақти зиёд лозим аст ва шикастани тафаккури қолабии ҷамъиятий як ҷараёни тӯлонӣ ва ранҷовар аст. Равоншиносии соҳибкорӣ шарти гузаштан ба иқтисоди бозорӣ, тафаккури нав ва интизоми иқтисодиро муайян мена-

мояд. Чунки соҳибкорӣ фаъолиятест ихтиёри, ташаббускорона ва натиҷааш навоварист, ки ин ё он талаботи бозорро таъмин месозад. Тафаккури нави иқтисодӣ ба мағҳумҳои "зудамалий", "ташаббус", "часурӣ" ҳамоҳанг буда тараққиёти соҳибкорӣ, рушду камоли онро дар бар мегирад.

21.2. Шаклҳои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ

Таҷрибаи мамлакатҳое, ки ба иқтисоди бозорӣ гузаштаанд, нишон медиҳад, ки шаклҳои гуногуни ташкили соҳибкорӣ мавҷуд аст. Ҳоло се шакли ташкили соҳибкории маъмултаринро аз назар мегузаронем:

1. Соҳибкории хусусӣ;
2. Соҳибкории шарикӣ (ширкатӣ);
3. Соҳибкории корпоративӣ (иттиҳодиявӣ).

Соҳибкории хусусӣ чунин шакли соҳибкорӣ ё корхонаест, ки соҳиби он як фард ё як оила буда, тамоми даромадро соҳиб аст ва ҳамаи ҳароҷотро ба ӯҳда мегирад. Дар асл, соҳибкорони ин қабил корхонаҳо дар айни замон менечерони он мебошанд. Соҳибкории хусусӣ ё соҳибмулкӣ яке аз шаклҳои оддӣ ва васеъ паҳншуда дар мамолики мутараққии бозорӣ мебошад. Масалан, қариб 80 фоизи тамоми ташкилотҳои соҳибкорӣ дар Иёлоти Муттаҳидай Амрико корхонаҳои соҳибмулкӣ ё хусусианд. Ин шакли соҳибкорӣ дар соҳаи савдои чакана, ҳизмати машваратӣ, соҳаи ҳӯроқи умумӣ, ҳизмати иттилоотӣ хеле густариш ёфтааст. Аз ин рӯ, соҳибкории хусусиро дастгирӣ намудан ба мақсад мувоғиқ аст. Афзалиятҳои асосии ин шакли соҳибкорӣ инҳоянд:

1) Мустақилияти пурра – афзалияти ин мустақилията дар он зоҳир мегардад, ки ҳангоми қабули ин ё он қарор зарурати ба Шӯрои директорон муроҷиат намудан ё ризоияти шариконро гирифтан аз байн меравад. Яъне соҳибмулк мустақилона, бо назардошти манфиатҳои шахсии худ қарор қабул менамояд;

2) Мавҷуд будани омилҳои ташвиқунандай ҳадди аксар. Дар ин шакли соҳибкорӣ тамоми даромад ба роҳбари корхона

мансуб аст. Аз ин рӯ, соҳибкор барои хизматгузории пурмаҳсул пайваста мекӯшад;

3) Амалиёти соҳибкории хусусӣ ҳосияти манфӣ, пинҳонӣ дорад. Дар аксари корхонаҳои хусусӣ тарзи истеҳсоли маҳсулот, технологияи раванди истеҳсолӣ ҳамчун сирри истеҳсолот ва сармояи асосии ширкат (корхона) ҳисобида мешавад.

Соҳибкории шарикӣ бо таъсиси ширкатҳо пайдо мешавад. Аз нигоҳи масъулияти амволӣ ширкатҳо се хел мешаванд: ширкатҳои масъулияташон номаҳдуд, ширкатҳои масъулияташон маҳдуд ва ширкатҳои омехта.

Соҳибкории шарикӣ ширкатҳои нисбатан хурде ҳастанд, ки дар онҳо ҳиссагузорӣ дар ҳама шакл қабул шудааст. Дар вақти аз узвияти ширкат хориҷ шудани яке аз аъзоён вай ҳиссаи худро ба он шакле, ки дар ибтидо бо пардоҳти ҳисса ворид шуда буд, мегирад. Ҳамаи аъзоёни ширкат шахсан дар фаъолияти он иштирок меварзанд. Одатан, ширкатҳо ба қатори шарикони навъи пӯшида доҳил мешаванд, чунки ҳиссаҳо ё саҳмҳоро соҳибонашон танҳо бо ризоияти аъзоёни ширкат тағиیر медиҳанд. Соҳибкории шарикӣ дар асоси шартнома ташкил меёбад. Шартномаи соҳибкории шарикӣ чунин нуқтаҳои асосирио дарбар мегирад:

- ваколат, салоҳияти ҳар ширкаткунанда, ҳиссагузор;
- мӯҳлати амали шартнома;
- тавсифи тарзи тақсимоти фоида ва ҳароҷоти имконпазир;
- усуле, ки бо ёрии он саҳмгузор суд мегирад;
- тартиби қабули шарикони нав;
- тартиби барҳам додани ширкат;
- афзалиятҳои соҳибкории шарикӣ;
- иқтидори молиявӣ.

Ширкат нисбат ба шакли соҳибкории инфиродӣ, одатан, аз ҷиҳати молиявӣ пуриқтидор аст. Аз тарафи дигар, дар ширкатҳо ду ва ё зиёда шарикон ба таври фаврӣ метавонанд кори зарурии идораи ширкатро қабул намоянд.

Шарикии пурра ё шарикии номаҳдуд ҳамчун соҳибкории муштарак дар асоси усулҳои масъулияти амволии пурра ва мутаффиқона амал мекунад. Масъулияти пурра маънои онро дорад, ки шарикони ширкат ҳама ўҳдадориҳоеро, ки аз номи

ин ширкат бо истифодаи тамоми амволи худ новобаста аз он, ки амвол барои мақсадҳои ширкат истифода мешавад ё не, гирифтаанд, ичро менамоянд.

Масъулияти мутаффиқона маънои онро дорад, ки ҳар аъзои соҳибкории шарикӣ, новобаста аз он, ки дар созиш (хариду фурӯш) иштирок кардааст ё не, бо тамоми амволи худ ҷавоб медиҳад. Шарикии пурра дараҷаи баланди итминон ба яқдигарро дорад, аз ин рӯ, доираи иштирокчиёни он маҳдуданд.

Шарикии нопурра ё масъулияташон маҳдуд шакли паҳншудаи ширкатҳо буда, бо роҳи якъо шудани амволи соҳибкорони гуногун ба моликияти умумӣ барои ташкил додани фаъолияти соҳибкорӣ ва таъсиси корхонаи шарикӣ ба сифати соҳибҳаққи мустақили ҳуқуқист. Дар ин сурат, масъулияти амволӣ дар асоси ўҳдадории ба сармояи ҳамин ширкат вобаста, паҳн мешавад. Яъне, иштирокчиёни соҳибкории шарикӣ (ширкат) аз рӯи ўҳдадориҳое, ки дар ҳудуди ҳиссаи гузашташон ба миён меояд, ҷавобгаранд.

Соҳибкории шарикии омехта чун шакли мобайни ширкатҳо дар иқтисоди бозорӣ мақоми маҳсус дорад. Дар ширкатҳои омехта як қисми аъзоён дар асоси усули масъулияти пурра комилхукуқ ва қисми дигари он дар асоси усули масъулияти маҳдуд (аъзоёни амонатгузор) фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд. Танҳо аъзоёни комилхукуқ ҳуқуқи иштирок дар қабули қарорҳои ба фаъолияти ширкат алоқамандро доранд. Ширкатҳои омехта чун корхонаҳое, ки дар асоси сармояи хусусӣ ва давлатӣ, инчунин, ширкате, ки ба соҳибкорон (шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ) ё ташкилотҳои давлатии ду ва зиёда давлатҳо тааллуқ доранд, амал меқунанд. Одатан, соҳибкории шарикии омехта бештар дар соҳаи савдои хориҷӣ, амалиёти бонкӣ, туризм, бима, нақлиёту соҳтмон, ҳоҷагии молӣ густариш ёфтааст.

Таснифи соҳибкориро дар асоси шакли моликият низ анҷом додан зарур аст. Аз ин рӯ, ҳоло дар соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ соҳибкорӣ дар асоси моликияти хусусӣ, колективӣ, давлатӣ ва моликияти муштарак таъсис ёфта, бомувафаққият фаъолият меқунад.

Соҳибкории хусусӣ дар асоси истифодаи моликияти хусусӣ фаъолият менамояд. Соҳибкории колективӣ бо истифодаи моликияти умумӣ таъсис дода шуда, дар шакли корхонаҳои иҷоравию колективӣ, кооперативҳо, ширкатҳои саҳомӣ, ҳоҷагиҳо, моликияти маҳаллӣ ва иттиҳодияҳое, ки шахси ҳуқуқӣ ҳастанд, амал мекунанд.

Соҳибкории давлатӣ яке аз шаклҳои соҳибкориест, ки ба корхонаҳои давлатӣ мансуб аст. Амволе, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлат тааллуқ дорад, моликияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва ҷумҳурӣ ба он ҳуқуқи соҳибӣ кардану аз он саривақт истифода бурдан ва иҳтиёрдорӣ карданро дорад. Мавҷуд будани бахши давлатӣ дар иқтисодиёт яке аз ҳосиятҳои умумии ҳоҷагии бозор буда, дар асоси он соҳибкории давлатӣ таъсис меёбад.

Соҳибкории муштарак дар асоси истифодаи моликияти корхонаҳои муштарак таъсис меёбад. Корхонаҳои муштарак бо иштироки ашҳоси ҳуқуқию воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ашҳоси ҳуқуқӣ ва воқеии ҳориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз марзи он, дар шакли ҷамъиятҳои ҳоҷагидорӣ, ширкатҳо ва дигар шаклҳо таъсис дода мешаванд. Корхонаҳои муштарак дар асоси сармояи умумии аз ҳиссаи тарафайн ташкил ёфта, якҷоя идора карда мешаванд.

21.3. Иттиҳодияҳои ҳоҷагидорикунанда ва соҳибкорӣ

Дар шароити рақобати шадиди бозорӣ ва босуръат тағиیرёбии вазъи иқтисодии ҷаҳони мусосир раванди марказонидани сармоя, яъне таъсис ёфтани соҳторҳои бузурги ҳоҷагидорикунанда дар давлатҳои инкишофёфтаи иқтисоди бозорӣ авҷ мегирад. Имрӯз мавқеи чунин соҳторҳои интегриронидашуда дар иқтисодиёти ҷаҳон хеле ва хеле баланд аст.

Аҳамияти омӯзиши чунин соҳторҳои бузурги ҷаҳони тиҷоратро ба инобат гирифта, шаклҳои бештар паҳнгаштаи онҳоро дар алоҳидагӣ дида мебароем.

Яке аз чунин ташкилотҳои бузурги ҳоҷагидорӣ ин *ассотсиатсияҳои (иттифоқҳои) ҳоҷагидорикунанда* мебошад. Ассотсиатсияи ҳоҷагидорикунанда иттиҳодияни шартно-

мавии корхона ва ташкилотҳое мебошад, ки бо мақсади ичрои вазифаҳои якхела ва ҳамоҳангсозии фаъолияти худ таъсис до-да мешаванд.

Корхона ва ташкилотҳое, ки ба ассотсиатсия дохил мешаванд нақшаҳои солона ва дарозмуддати инкишофи иқтисодӣ-ичтимоии худро дар алоҳидагӣ таҳия менамоянд. Баъд бо мувофиқаи нақшаҳои алоҳидаи аъзоён ва шарикон нақшайумумии ассотсиатсия таҳия карда мешавад, ки аз ҷониби раёсати ассотсиатсия назорат карда мешавад.

Мақомоти колективии идоракуни ассотсиатсия шӯрои хочагӣ мебошад, ки ба он директорон ва дар баъзан ҳолатҳо дигар мутахасисон дохил мешаванд. Шӯро на камтар аз 2 маротиба дар як сол маҷлис мегузаронад. Қарори шӯро бо бартарии оддии овозҳо ($50\% + 1$ овоз) қабул карда мешавад. Шӯрои хочагии ассотсиатсия раёсат, дирексияи ичроия ва раиси ассотсиатсияро интихоб менамояд, ки раёсатро роҳбарӣ мекунад. Шӯро ва дирексияи ичроияи ассотсиатсия қарори ба манфиати корхона ва дигар аъзоёни ассотсиатсия зидро қабул карда на-метавонанд.

Вазифаҳои шӯрои хочагӣ чунинанд:

- интихоби самти фаъолияти муштараки ассотсиатсия;
- омода ва тасдиқ намудани ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки муносабати байніҳамдигариро дар дохили ассотсиатсия ба танзим медароранд;
- мувофиқанамоии нақшай фаъолияти корхонаҳо ва ҳисобот оиди ичроиши онҳо;
- тасдиқи сиёсати инвеститсионӣ ва тиҷоратӣ;
- ташкили ҳамкории бевоситаи дохилӣ ва берунӣ дар байнӣ корхонаҳо.

Фаъолияти ҷории хочагидории ассотсиатсияро дар давраи байнӣ маҷлисҳои шӯро, дирексияи ичроия идора мекунад.

Корхона ва ташкилотҳое, ки ба ассотсиатсия дохиланд, метавонанд бе розигии дигар аъзоён дар дигар ташкилот ва иттиҳодияҳо иштирок намоянд, инчунин, аз ассотсиатсия ҳориҷ шаванд, агар тартиби дигаре дар ҳуҷҷатҳои таъсисии он пешбинӣ карда нашуда бошад.

Картел. Таъриҳан шакли ибтидоии сармояи инҳисорӣ ин картелҳо (созишномаи карттельӣ) мебошад. Картел ин созиши

байни шахсони ҳуқукӣ ва корхонаҳои мустақили тиҷоратӣ, ки байни худ оиди сиёсати нарҳӣ ва тақсими бозор шартнома мебанданд. Дар ин ҷо корхонаҳо созиши ҳуқуқии намуди қарордод баста, мустақилияти ҳудро аз даст намедиҳанд ва дар лаҳзаи созиш баробарҳуқӯқ мебошанд.

Бояд қайд намуд, ки шакли картелии ташкилотҳои инҳисорӣ нисбатан устувортар боқӣ монданд. Дар замони муосир дар бахши содироту воридот як қатор картелҳои ғайрирасмӣ ва расмӣ мавҷуданд. Аз ҷумлаи онҳо ТДСН (Ташкилоти давлатҳои содиркунандай нафт (ОПЕК) созиши картелӣ дар байни ширкатҳои давлатии истеҳсолкунандай нафт), «Ҳафт ҳоҷарон» (SEVEN SISTERS – картели нафти ҳафт ширкати пешқадами истеҳсолкунандай нафт) ба ҳисоб мераванд. Созишиномаи картелӣ дар замони муосир зери таъсири қонунҳои зиддиинҳисорӣ ташаккул ёфта, одатан, онҳо дар асоси шартномаи бовариасос таъсис дода мешаванд.

Синдикат (аз қалимаи юнонӣ SUNDICOS – бо ҳам фаъолияткунанда, ҳамдигарро ҳабардор намуда, фаъолият кардан). Шакли дигари иттиҳодияҳо, ки бо иштироки сармояи инҳисорӣ таъсис дода мешавад, синдикат ба ҳисоб меравад. Синдикат яке аз шакли иттиҳодияҳои инҳисорӣ ба ҳисоб рафта, барои амалисозии фаъолияти тиҷоратӣ таъсис дода мешавад. Корхонаҳое, ки ба синдикат дохил мешаванд мустақилияти тиҷоратии ҳудро гум мекунанд, чунки фурӯши умумии маҳсулот тариқи ҳадамоти ягонаи марказонидашудаи фурӯш амалӣ карда мешавад. Дар ин ҷо сармояи инҳисорӣ тариқи созиш пешниҳод шуда, мустақилият ва соҳибхтиёрии иштирокчиёнашро маҳдуд месозад. Синдикат шакли колективии фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб рафта, вазифаи асосиаш ташкили муштараки фурӯши маҳсулот (нафт, оҳан, ғалла, пахта ва ғайра) ба ҳисоб меравад. Одатан, дар синдикат ҳадамоти ягонаи фурӯш таъсис дода мешавад, ки аъзоёни он бо квота ва нарҳҳои қаблан мувофиқашуда маҳсулоти барои фурӯши муштарак таъиншударо, пешниҳод менамоянд. Роҳбарияти синдикат дар аксар ҳолатҳо барои иштирокчиёни синдикат ҳариди ашёи хом ва дигар маҳсулотҳоро аз ҳисоби маблағҳои аз фурӯши маҳсулоти

онҳо ба дастомада ташкил менамояд. Дар дохили синдикат рақобат дар байни иштирокчиёнаш ичозат дода мешавад. Мақсади асосии синдикат ин густариш ва ё нигоҳдории бозор, танзими ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар дохили синдикат ва нархҳо дар бозори берунаи фурӯши маҳсулот мебошад.

Трест (аз англ. TRUST). Сармояи инҳисорӣ, инчуни, дар шакли трест ташаккул меёбад. Трест ин иттиҳодияе, ки иштирокчиёнаш мустақилияти ҳуқуқӣ ва тиҷоратиашонро аз даст дода, ба зерсоҳторҳои таркибии ширкати ягона табдил мейбанд. Ширкатҳои бузургтарини ҷаҳон ба монанди Ҷенерал моторс, Форд моторс, Стандарт ойл, Ҷенерал электрик ва ғайраҳо дар шакли трест фаъолият менамуданд. Ба ҳамаи ҷиҳатҳои мусбии зинаҳои идоракуни доҳилиширкатӣ, трестҳо низ аз камбудӣ низ холӣ нестанд. Аз ҷумлаи норасогиҳои асоситарии трест ин эҳтимолияти баланди бюрократикунӣ ва табдил ёфтани муносибатҳои иқтисодӣ ба маъмурӣ мебошад. Падидай инкишофи трестҳо дар таърихи инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ то охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX рушд карда, бо қабули қонуни зиддитрестии Шерман як андоза шакли мазкури ташкили иттиҳодияҳо суст гардида.

Консерн (аз англ. CONCERN). Барои раҳӣ ёфтани ин ду камбудии асосӣ зарурати даст қашидан аз шакли трестии ташкилот ба миён омад. Дар ин марҳила бар ивази трест консерн ба вучӯд омад. Консерн ин иттиҳодияи корхонаҳо, ширкатҳо ба як воҳиди том тавассути низоми ҳамшарикӣ, муттаҳидии шахсӣ ва бо алоқаҳои молиявӣ, қарзӣ ва илмӣ-техникӣ ба ҳамалоқаманд карда шудаанд. Назорат дар фаъолияти консерн воситаи асосие, ки томияти ташкилии иттиҳодияи мазкурро таъмин менамояд, мебошад.

Дар консерн ширкати асосиро ҷудо мекунанд, ки фишангҳои асосии назорат ва риштаҳои тобеиятро дар даст дорад. Шакли мазкури ташкилот дар ҳуд назорати марказонидашуда ва мустақилияти фаврӣ-ҳоҷагидории зерсоҳторҳояшро муттаҳид менамояд. Дар консерн молия, сармоягузорӣ ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва озмоиший-конструкторӣ (КИТОК) ба таври қотеона марказонида шудаанд. Чунин шакли ташкилот қуллан

ба дастовардҳои навини илмӣ- техникий нигаронида шуда, дар муқоиса бо трест дар ҳадди камтарин гирифтори « вируси бюрократизм» мебошад. Дар замони мусоир консерн шакли асосии ташкили сармояи инҳисорӣ мебошад.

Конгломерат. Конгломерат дар асл ҳамон консерне мебошад, ки симои соҳавиашро аз даст додаст, яъне дар ин ҷо фаъолияти алоҳидай ширкатҳо на аз нуқтаи назари технологӣ ва ташкилий ба ҳам алоқаманд нестанд. Чунин шакли ташкили сармояи инҳисорӣ нибат ба консерн на он қадар устувор мебошад. Маҳз бинобар ин конгломератҳо тағирёбанда буда, дарозумр нестанд. Сарҳаде, ки консерниро аз конгломерат фарқ меғузорад дар назари аввал шартӣ менамоянд. Аммо ба ақидаи мо ин сарҳад то як андоза воқеӣ низ мебошад. Сармояи инҳисорие, ки дар шакли консерн таъсис дода шудааст, «симои соҳави»-и ҳамон фаъолияте, ки ё қисми зиёди маҳсулоти фурӯхташударо медиҳад, ё ин ки аз нуқтаи назари технологӣ ба дигар шаклҳои фаъолият алоқаманд аст.

Ширкатҳои (корпоратсияҳои) трансмиллӣ. Ширкатҳои трансмиллӣ ин консерни байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо низ тафриқаи мағҳумҳои консерн ва ширкатҳои трансмиллӣ ба миён меояд. Ба ақидаи баъзе иқтисодшиносон ширкатҳои трансмиллӣ ин шакли маҳсуси консерн, ки интернационализатсияи сармоя ва истеҳсолотро таъмин менамоянд. Дар амал ҳама консернҳои бузургтарини ҷаҳони мусоир байналхалқӣ мебошанд, яъне ширкатҳои трансмиллӣ ба ҳисоб мераванд. Одатан, онҳо аз рӯи сармоя ва самти фаъолият трансмиллӣ (саҳмияҳояшон дар бозорҳои фондӣ хариду фурӯш шуда, онҳоро ҳам резидентҳо ва ҳам ғайрирезидентҳо ҳуқуқи харидан доранд) ва аз рӯи назорат миллӣ (ҳар як консерни бузург мансубияти миллӣ, «миллат»-и худро дорад) ҷудо мешаванд. Масалан, баъди ҳамҷояшавии консерни олмонии Даймлер-Бенс ва консерни амрикоии Крайслер назорат амалан ҷониби олмониҳо гузашт.

Аммо ҳолатҳое низ мавҷуданд, ки назорат аз болои фаъолияти консерн ба якчанд давлат таалуқ дорад. Аз ҷумлаи онҳо ширкати англисӣ-ҳолландии «Ройл Датч- Шелл» ва консерни

«Юниливер», ширкати англисй-амрикoiй-канадiй дар соҳаи металлургияи ранга «Интернэшнл Никл Компани оf Кэнада» ба ҳисоб меравад.

Дар охир механизми гузариш аз як шакли ташкили сармояи инҳисорӣ ба дигар шаклро дида мебароем. Пеш аз ҳама, ин ҳалли нофаҳмиҳое, ки дар шаклҳои қаблии ташкили сармояи инҳисорӣ ба вуҷуд омада буд. Гузариш ба картел ин ба ғайриимкон будани бунёди зинаҳои идорақунии фавқулкалони доҳилиширкатӣ дар ин марҳила алоқаманд мебошад. Гузариш ба синдикат бошад бо душвории назорат аз болои фаъолияти картелҳо ва беруншавии осон аз созишнома (дар картел на мустақилияти тиҷоратӣ ва на ҳукуқӣ қатъ намешуд) маънидод карда мешавад. Дар синдикат бошад, иштирокчиён на танҳо ӯҳдадориҳои муштарак доранд, балки мустақилияти тиҷоратиашонро аз даст медиҳанд.

Гузариш аз синдикат ба трест бинобар сабаби афзоиш ёфтани ҳароҷоти созиш (трансаксионӣ) ва зарурияти ҳамоҳангии бештар дар шароити инкишофи босуръати ғунҷоиши бозор (автомобил, нафт ва маҳсулоти нафтӣ, металлҳои сиёҳ ва ғайра) маънидод карда мешавад. Шакли трестӣ камбудии мазкурро бартараф карда, имконият медиҳад, ки захираҳои фавқулкалон барои қонеъ соҳтани талаботи босуръат инкишофёбанди бозори молҳои стандартӣ, марказонида шаванд. Чи тавре, ки болотар қайд намуда будем, шакли трестӣ низ аз камбудӣ холи нест. Дар ин асос шакли нави ташкил сармояи инҳисории консерн ба вуҷуд омад. Имрӯз консерн шакли беҳтарини ташкили сармояи инҳисорӣ ба ҳисоб меравад.

Консорсиум (аз лотинии CONSORTIUM – ҳамиштирокӣ, ҳамрафиқӣ). Дар қатори шаклҳои иттиҳодияҳои дар боло қайд шуда, инчунин, иттиҳодияҳои муваққатие ташкил кард мешаванд, ки барои амалисозии лоиҳаҳои бузург ва ҳалли маъсалаҳои конкретӣ таъсис дода мешаванд. Ин навъи иттиҳодияҳоро консорсиум меноманд. Дар консорсиум корхонаҳо новобаста аз соҳа ва шакли моликият муттаҳид мешаванд. Иштирокчиёни консорсиум мустақилияти худро нигоҳ дошта, метавонанд, инчунин, аъзои дигар ташкилотҳо ва

иттиходияҳо бошанд. Баъд аз ноил шудан ба мақсади таъсис, консорсиум барҳам дода мешавад. Дар низоми муносибатҳои иқтисодии мусир барои амалисозии лоиҳаҳои бузург консорсиум усули самараноки ҳамгирии кадрҳо, иқтидор ва захираҳои моддӣ-молиявӣ ба ҳисоб меравад.

Холдинг. Холдинг чунин шакли фаъолияте мебошад, ки дар он як ҷамъияти саҳомӣ бо мақсади назорати молиявӣ ва гирифтани фоида аз сармояи ба саҳмияҳо гузоштааш, бастаи назоратии саҳмияҳои дигар ширкатҳоро дар даст дорад. Аввалин маротиба таъсиси холдингҳо дар ИМА сурат гирифта, соли 1888 дар Ню-Черсӣ Қонун «Дар бораи холдингҳо» қабул карда шуда буд.

Ду навъи холдингро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

- Холдинги соф – яъне холдинг тавассути низоми иштирок дар сармояи саҳомии ширкатҳои дигар, танҳо ба гирифтани фоида аз сармояи ба саҳмияи ин ширкатҳо гузошта машғул аст.
- Холдинги омехта – яъне холдинг ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буда, ҳамзамон бо мақсади васеъсозии доираи таъсири худ ва гирифтани фоидаи баландтар бастаи назоратии саҳмияҳои дигар ҷамъиятҳои саҳомиро аз они худ мекунад.

Холдингҳои соф, одатан, аз ҷониби бонкҳо таъсис дода мешавад, дар ҳолате, ки холдингҳои омехта метавонанд аз ҷониби ҳама гуна иттиҳодияни бузурги маҳсусан ба истеҳсолот алоқаманд таъсис дода шаванд. Табиист, ки ин тасниф шартӣ аст. Таҷрибаи ҳоҷагидории ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки иттиҳодияҳои бузурги диверсификатсионӣ метавонанд нисбат ба корхонаҳои фаръии худ холдинг бошанд, ва ҳамзамон ҳамчун соҳтори таркибии холдинг нисбатан бузургтар бошанд. Чунин шакли иттиҳодия барои амалисозии сиёсати ягона ва назорати риояи манфиатҳои холдинги асосӣ истифода карда мешавад. Холдингҳои бузург метавонанд фаъолияти молиявии садҳо ҷамъиятҳои саҳомӣ ва консерну бонкҳоро идора намоянд. Дар аксар ҳолатҳо сармоя ва активҳои холдинг аз сармояи соҳторҳои фаръиаш якчанд маротиба камтар аст. Баъзан ширкатҳои холдингӣ аз ҷониби давлат ва ё бо иштироки ҳиссаи зиёди давлатӣ бо мақсади назорат ва танзими инкишо-

фи соҳаҳои алоҳидай афзалиятноки иқтисодиёт ташкил карда мешавад. Ширкати саҳомӣ – холдингии «Барқи тоҷик», ки дар ҷумҳурии моғаълията мекунад аз ҷумлаи ширкатҳои холдингие мебошад, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шудааст.

Механизми қабули қарор дар ҷамъиятҳои саҳомӣ ба холдинг имконият медиҳад, ба фаъолияти ҳоҷагидорӣ, тиҷоратӣ ва молиявии ширкатҳои ба ҳолдинг дохилбуда таъсир расонад. Гарчанде, ки ин корхонаҳо аз ҷиҳати муносибатҳои ҳукуқӣ мустақил бошанд ҳам, аммо холдинг имконият дорад қарорҳои онҳоро ба манфиати худ мувофиқ созад.

Гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ. Аз рӯи таркиби иштирокчиёнаш Гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ (ГМС) ба ҳолдингҳо шабоҳат доранд. Ба таркиби ГМС дар қатори корхонаҳои истеҳсолоти моддӣ (саноат, соҳтмон, нақлиёт ва ғайра), инчунин, ташкилотҳои молиявӣ, маҳсусан бонкҳо дохил мешаванд. Ҳангоми таъсиси ГМС ба сифати мақсади асосӣ муттаҳидсозии сармояи бонкӣ ва имкониятҳои истеҳсолӣ гузошта мешавад. Дар ин маврид даромади асосии бонкҳое, ки ба ГМС дохиланд на фоизи қарз, балки дивиденд аз баландбардории самаранокии фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад.

Дар мавриди таъсиси ГМС дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор заминаҳои иқтисодӣ ва ҳукуқӣ, аз ҷумла, шартномаҳои байнидавлатӣ ва байниҳукуматӣ низ мавҷуд аст. Ҳанӯз аз 17.03.1995 Созишнома дар байни Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи принципҳои асосии таъсис додани гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ» ба имзо расида буд. Дар ин асос 31 октябри соли 1995 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаи байни Ҳукумати Федератсияи Россия ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи принципҳои асосии таъсис додани гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ» таҳти рақами 657 қабул гардида. Инчунин, як қатор созишномаҳои бисёрҷонибаи байнидавлатӣ бо иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида шудаанд, ки санадҳои зерин аз ҷумлаи онҳоянд:

- Дар бораи таъсиси гурӯҳи молиявӣ-саноатии байнидавлатии «Гранит» аз 18.10.1996 с. (бо иштироки Федератсияи Россия, Белоруссия ва Қирғизистон);
- Дар бораи таъсиси гурӯҳи молиявӣ – саноатии трансмиллӣ оид ба истифодабарӣ ва таъмири техникаи ҳавопаймоии авиаатсияи граждании давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустакил аз 18. 10. 1996 с. (бо иштироки Озорбойҷон, Армения, Белоруссия, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Тоҷикистон, Узбекистон ва Украина)

Муттаҳасисони соҳа бар он ақидаанд, ки рушд ва инкишофи иттиҳодияҳои шакли холдинг ва ГМС ба инкишофи низоми нақшагирии корпоративӣ ва идоракунии иқтисодиёт, ки хоси ҳамаи давлатҳои инкишофёфтai саноатӣ аст, алоқаманд мебошад. Маҳз дар ҷаҳони муосир чунин шакли иттиҳодияҳо пешбаҳандагони иқтисодиёт ба ҳисоб мераванд.

Боби 22. Иноватсияҳо ва самаранокии истифодаи онҳо дар корхона

- 22.1. Мафҳум, моҳият ва таснифоти иноватсияҳо
- 22.2. Инноватсия ва ҷараёни инноватсионӣ
- 22.3. Фаъолияти навоварона ва ташаккулёбии соҳибкории корхона
- 22.4. Моликияти зеҳнӣ -ҳамчун объекти соҳибкории на-воварона
- 22.5. Самаранокии истифодаи навовариҳо дар корхона
- 22.6. Стратегияи инноватсионии корхона

22.1. Мафҳум, моҳият ва таснифоти иноватсияҳо

Яке аз ҳадафҳои афзалиятноки давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ин таъмини рушди иқтисодии дарозмуддат мебошад. Зимнан истеҳсоли маҳсулоти зиёд бо сифати баланд ва таъмини сатҳи баланди некӯаҳволии мардум дар назар аст. Рушди иқтисодӣ бо баландшавии самаранокии истеҳсолот, коҳиши бекорӣ, мӯътадилии нарҳ ва молия, васеъшавии алоқаҳои байналхалқӣ ва дигар ҷараёнҳои мусбии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳамроҳӣ карда мешавад.

Таҷрибаи таъриҳӣ ва натиҷаи мусобиқаи иқтисодии низомҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад, ки рушди босуботи иқтисодӣ дар шароити моликияти хусусӣ, рақобат ва бозори озод имконпазир аст.

Рушди иқтисодӣ ин натиҷаи фаъолияти самараноки корхонаҳои ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, маҳсусан саноат мебошад. Илми иқтисодӣ дар замони мусир мушкилоти сиёсати саноатиро таҳлил намуда, ду ҷараёни зеринро ҳамчун асоси рушди иқтисодӣ номбар мекунад:

- Ивазшавии равияи технологӣ, ки барои сохтани маҳсулоти нав ва ё баландбардории самаранокии истеҳсолоти маҳсулоти қаблан аз худ шуда мусоидат мекунад;
- Рушди ҳаҷми истеҳсолот дар асоси равияҳои мавҷудаи технологӣ, маҷмӯи усулҳои техникии истеҳсоли мол, хизмат ва ташкили оқилонаи шаклҳои ташкилий-хукуқии фаъолияти хоҷагидорӣ.

Назарияи равияҳои технологӣ дар садсолаи охир панҷ марҳилаи инкишофи худро аз сар гузаронид, ки ҳар яки онҳо шакли нави равияи технологиро ташкил медиҳанд.

Дар таҷрибаи таҳлили иқтисодӣ як қатор мағҳумҳое истифода мешаванд, ки дар бораи инноватика, инноватсия ва ҷараёнҳои инноватсионӣ маълумот медиҳанд.

Инноватика – соҳаи илм буда, назарияҳои гуногуни навоварӣ, ташаккули навигариҳо, паҳншавии онҳо, омилҳои ба навоварӣ таъсиррасонанда, коркарди қарорҳои инноватсионӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Фаъолияти инноватсионӣ ин ҷараёне мебошад, ки ба амалисозии натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ ва коркардҳои анҷомёфта ва ё дигар дастовардҳои илмӣ-техникӣ, маҳсулоти нав ва ё такмилёфта, такмили ҷараёнҳои технологӣ ва инчунин, тадқиқотҳо ва коркардҳои иловагии ба он алоқаманд равона карда шудааст.

Инноватсия (навоварӣ) – натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионӣ буда, дар шакли маҳсулоти нав ва ё такмилёфтai дар бозор фурӯҳташаванда ва ё ҷараёни технологиҳои нав ва такмилшудаи дар фаъолияти корхонаи истифодашаванда, амалӣ карда мешавад.

Иқтидори инноватсионии корхона (соҳа, минтақа, давлат) – ин маҷмӯи намудҳои гуногуни захираҳо, аз ҷумла, захираҳои моддӣ, молиявӣ, зеҳнӣ, илмӣ-техникӣ ва ғайра мебошад, ки ба рои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ зарур аст.

Соҳаи инноватсионӣ-соҳаи фаъолияти истеҳсолкунандагон ва ё истеъмолкунандагони маҳсулоти (кор, хизмат) инноватсионӣ мебошад, ки ба соҳтан ва паҳнкунии инноватсия алоқаманд аст.

Инфрасоҳтори инноватсионӣ ташкилотест, ки фаъолияти инноватсиониро (марказҳои инноватсионӣ-технологӣ, технопаркҳо, марказҳои таълимӣ-корӣ ва дигар ташкилотҳои маҳсус) амалӣ месозад.

Дар байнӣ соҳторҳо, ки ба фаъолияти инноватсионӣ мусоидат меқунанд, технопаркҳо соҳтори муҳим ба ҳисоб рафта, дар биноҳои начандон қалон ҷойгир шуда, 2–3 намуди хизматрасониро фаро мегиранд. Инчунин, технополис ва минтақаҳои

илем низ мавҷуданд, ки мұchtameъҳои бузурги иқтисодии самтнокии навоварона доштаи минтақаро дар бар мегиранд.

Аз рўи дарацаи инкишоф, сохторҳои технопаркӣ бо тартиби зерин ҷойгир мешаванд: инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, технополис, минтақаи илем ва технология.

Инкубаторҳо сохтори мураккаби бисёрфункционалие мебошанд, ки номѓӯи васеи хизматҳои инноватсиониро амалӣ намуда, як ва ё якчанд биноро ишғол менамоянд. Ширкати инноватсионӣ вобаста аз шакли технологӣ аз инкубатор ин ва ё он маҷмӯи хизматрасониҳои инноватсиониро иҷора мегирад, ки ба он иҷораи бино низ доҳил мешавад. Давраи инкубационии ширкат одатан 2-3 сол ва баъзан 5 сол давом мекунад. Бо фаро расидани ин мӯҳлат ширкати инноватсионӣ инкубаторро тарқ карда, фаъолияти мустақилонаро шурӯй менамояд.

Паркҳои технологӣ ин мұchtameи илмӣ-истеҳсолии сохтори мураккаби функционалий доштае мебошад, ки ҳадафи асосии он ташаккули шароити мусоид барои инкишофи корхонаҳои хурди илмғунҷоишашон зиёд мебошад. Воҳиди сохтории технопаркҳо марказҳо ба ҳисоб мераванд, ки муҳимтарини онҳо: маркази тадқиқотӣ, инкубатор, комплекси илмӣ-технологӣ (маркази инноватсионӣ), минтақаи саноатӣ, маркази бозоршиносӣ, маркази таълим ва ғайра мебошад. Ҳар як маркази номбаршуда маҷмӯи маҳсуси хизматрасониро амалӣ месозад, масалан, хизматрасониҳо барои гузаронидани корҳои тадқиқотӣ ва ё азнатайёркунии мутахассисон аз рўи ягон самти муайяни технологӣ.

Технополис сохтори томи илмӣ-истеҳсолӣ буда, дар заминаи шаҳри алоҳида, ки дар иқтисодиёти он нақши технопарк ва инкубаторҳо зиёд аст, ташкил карда мешавад. Маҳсулоти нав ва технологияе, ки дар марказҳои илмӣ таҳия мегарданд барои ҳалли мушкилотҳои соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳр истифода карда мешаванд. Технополисҳо ҳам дар асоси шаҳрҳои нав бунёд ёфта истода ва ҳам дар заминаи шаҳрҳои таҷдидшаванда бунёд мешаванд. Инчунин, технополисҳои намуди «шусташуда» мавҷуданд. Онҳо дар базаи шаҳрҳои калон, ки бо набудани сарҳадҳои минтақаҳои баландтехнологӣ сохторҳои инкишоффёфтai инноватсионӣ доранд, ташкил карда мешавад.

Минтақаи илмій-технологій масоқатеро дар бар мегиранд, ки ба ҳудуди ноҳия маъмурій рост меояд. Дар иқтисодиёти ин ноҳия фаъолияти инноватсионій нақши муҳим дошта, технопаркқо онро амалій месозанд. Мұчтамай илмій-истеҳсолій дар ин чо воҳиди том буда, технологияҳои дар марказҳои илмій сохташаванда фавран ба истеҳсолот ворид карда мешаванд. Дар минтақаи илмій-технологій муассисаҳои калони илмій ва корхонаҳои саноатии ба истеҳсоли маҳсулоти илмғунчиши зиёд маҳсусгардонидашуда фаъолият мекунанд. Ба ин мұчтамеҳо, инчунин, инфрасохторқои истеҳсолій ва майшій, бизнеси хурду миёна, фондҳо ва институтҳои молиявій, минтақаҳои истироҳат ва фарқанг низ дохил мешаванд. Минтақаи илмій-технологій метавонад технополисқо, технопаркқо ва инкубаторқо, инчунин, инфрасохтори васеъеро, ки фаъолияти илмій ва истеҳсолій доранд, дар бар гирад.

Натицаи фаъолияти инноватсионій маҳсулоти зеҳній мебошад. Маҳсулоти (моликияти) зеҳній натицаи фаъолияти соҳаи истеҳсолоти маънавій буда, барои қонеъсозии талаботҳои (дар шакли молій ва ё ғайримолій) истеъмолқунанагон таъин шудааст.

Дар адабиётҳои ватаній ва ҳориҷӣ мағҳумҳои гуногун ба монанди «навоварӣ», «навигарӣ», «инноватсия» ва «навҷорисозӣ» вомехӯранд. Дар баъзе ҳолатҳо ин мағҳумҳо ҳамчун синонимҳо истифода бурда мешаванд, аммо байни онҳо фаркиятҳои муайян вуҷуд доранд. «Навоварӣ» чизи нави муайянро тавсиф медиҳад ва ба ҳамин маъно ба мағҳуми «иҳтироот» наздик аст. «Навигарӣ» – син натицаи мушаххаси азхудкуни тартиба ва технологияҳои нав, усулҳои беҳтаркуни ташкил ва идоракунӣ мебошад. «Инноватсия» бошад натицаи азхудкуни (истифодабарӣ) амалӣ ё илмій-техникии навигариро мефаҳмонад.

Мағҳуми «инноватсия» бо мазмуни худ ба истилоҳи «навоварӣ», ки ҳамчун раванди мукаммали тараққиунданаи тавлид, ҷорӣ, паҳн ва истифода кардани навигарӣ, ки ба рушд ва болоравии самаранокии фаъолияти инноватсионій мусоидат мекунад, фаҳмида мешавад. Инчунин, инноватсияро ҳамчун обьекти дар натицаи тадқиқоти илмій ё ихтироъ ба даст овардашуда арзёбӣ мекунанд. Инноватсия – натица, дастоварде ме-

бошад, ки аз ҳаммонандони пешина сифатан фарқ дошта, дар истеҳсолот бомуваффақият ҷорӣ шуда фоида оварда истодааст.

Истилоҳи «инноватсия» дар иқтисодиёти давраи гузариш барои ифодай хусусияти инноватсионӣ ва барои ифодай як қатор мағҳумҳои ба ҳам монанд, аз қабили «фаъолияти инноватсионӣ», «менечменти инноватсионӣ» ва ғайра истифода мегардад.

Мутобики сарчашмаҳои илмӣ чунин омадааст, ки мағҳуми «ҷорисозӣ» нусхай тоҷикӣ калимаи англисии «innovation new development» ба шумор меравад. Тарҷумаи таҳтуллафзии он аз англисӣ маънои «ҷорӣ намудани чизи нав»-ро дорад. Таҳти мағҳуми навоварӣ тартиб ё низоми нав, анъанаи нав, усули нав, ихтироот, падидаи нав фаҳмида мешавад. Иборай тоҷикӣ «ҷорисозӣ» айнан «даровардани навигарӣ», яъне ҷараёни истифодабарӣ аз навигарҳоро ифода мекунад.

Дар фаъолияти иқтисодии корхона, тибқи ҷоришавиашон ифодаҳои навигарӣ, навоварӣ, инноватсия истифода мешаванд, ки онҳо ба ҳама маълуманд. Ҳамчунин навигарӣ метавонад тартиби нав, усули нав, ихтироотро ифода намояд. Навоварӣ ба маънои навигарӣ аз лаҳзаи қабули он арзи вучуд менамояд, ҳангоми паҳн гардиданӣ навигарӣ он сифати навро ба ҳуд гирифта, ба инноватсия мубаддал мегардад. Ҳар гуна ихтироот, падидаҳои нав, намудҳои хизматрасонӣ ё усули ташкили меҳнат, вақте ки барои тиҷорат-паҳнкунӣ (комерсиализатсия) ба сифати нав арзи вучуд менамоянд, мағҳуми «инноватсия»-ро ифода менамоянд.

Мағҳуми «навоварӣ» аз мағҳуми «техникаи нав» васеътар аст, чунки мағҳуми техникаи нав танҳо олоти меҳнат, маводҳои нав ва ғайраро, ки дар истеҳсолот умуман истифода мешавад, дар бар мегирад. Навоварӣ бошад бо маҳсулот ё хизмати нав, тарзи истеҳсоли он, навигарӣ ва ҳамагуна такомул, ки сарфай ҳароҷотро таъмин менамояд, арзёбӣ карда мешавад.

Дар баъзе адабиёти иқтисодӣ навовариро ҳамчун ҷараёне, ки дар он ихтироот ё ақида мазмуни иқтисодӣ мегирад, шарҳ медиҳанд. Аксаран, навовариро чун маҷмӯи ҷорабиниҳои техникӣ, истеҳсолӣ ва тиҷоратие, ки пайдоиши таҷҳизоти нав ва ҷараёнҳои мукаммалшудаи саноатиро дар бозор таъмин менамояд, мефаҳманд. Аз тарафи дигар, навоварӣ чунин ҷараёни

чамъиятӣ, техники, иқтисодие мебошад, ки ба воситаи истифодабарии ғояҳо ва ихтироот ба оғариданни маҳсулот ва технологияи дорон хусусиятҳое, ки дар ҳолати ба бозор барвардан даромади иловагӣ мегирад, тавсиф дода мешавад.

Моҳияти навовариҳо, пеш аз ҳама, дар истифодабарии комёбихои хиради инсонӣ (ғояи нав, қашфиёт, ихтироот, такмилдигӣ ва ғайра) барои баланд бардоштани самаранокии фаъолият дар ин ё он соҳа мебошад.

Зарурати ба навовариҳо рӯ овардан ба афзоиш ва мураккаб шудани талаботи инсон, оила, чамъият ва дигаргун шудани муҳите, ки инсон, чамъиятро иҳота менамояд, вобастааст. Аҳамияти асосии навовариҳо дар тараққиёти чамъиятӣ чунишанд:

Якум, навовариҳо аз тариқи дар ҳаёт татбиқ намудани комёбихои хиради инсонӣ, натиҷаҳои илмӣ-техникӣ ба вуҷуд оварда мешаванд.

Дуввум, бо ёрии навовариҳо доираи истеҳсоли мол ва хизматҳо васеъ мешавад, сифати онҳо баланд мегардад ва қонеъгардонии талаботҳо беҳтар мешавад.

Сеюм, навовариҳо имконият медиҳанд, ки ба истеҳсолот кувваҳои нави истеҳсолӣ ҷалб карда шаванд ва истеҳсоли молу хизматҳо бо ҳарочоти камтари меҳнат таъмин гардад.

Чорум, тамаркузи навовариҳо дар ин ё он соҳа мувофиқ намудани сохтори тақрористеҳсолро бо тағиیرёбии талаботҳо ва сохтори муҳити беруна таъмин мекунад.

Зарурати идоракунии фаъолияти навоварӣ (инноватсионӣ) таснифоти навовариҳоро тақозо мекунад. Таснифоти навовариҳо дар асоси чунин меъёрҳо гузаронида мешавад:

1. Соҳаи истифодабарии навовариҳо:

- навовариҳои технологӣ, ки дар навбати худ ба навовариҳо дар маҳсулот ва навовариҳо дар ҷараёнҳо ҷудо карда мешаванд;
- навовариҳои экологӣ;
- навовариҳои ташкилӣ-идоракунӣ;
- навовариҳои сохторӣ (институтсионалӣ);
- навовариҳои иҷтимоию сиёсӣ;
- навовариҳои давлатиу ҳуқуқӣ;

- навовариҳо дар соҳаи маънавиёт;
- навовариҳои ҳарбӣ.

*2. Дараҷаи навоварӣ, тағйиротҳои куллӣ
ва аҳамияти навовариҳо:*

- навовариҳои асосӣ;
- навовариҳои такмили куллӣ;
- навовариҳои такмили ҷузъӣ.

3. Миқёси истифодаи навовариҳо:

- навовариҳои ҷаҳонӣ (куллӣ);
- навовариҳои миллӣ;
- навовариҳои минтақавӣ;
- навовариҳои маҷаллӣ;
- навовариҳои ҷузъӣ.

*4. Вобаста ба фаъолияти корхона чунин намудҳои
навовариҳоро муайян менамоянд:*

- технологӣ;
- истеҳсолӣ;
- иқтисодӣ;
- тиҷоратӣ;
- иҷтимоӣ;
- идоравӣ.

Аз рӯи тарзи бавучудоии навовариҳо онҳоро метавон ба реактивӣ ва стратегӣ ҷудо намуд. Ба реактивӣ навовариҳоे тааллук доранд, ки мавҷудияти корхонаро дар мубориза бо рақибон дар бозор таъмин менамоянд. Навовариҳои стратегӣ он навовариҳое мебошанд, ки он мақсади дар оянда соҳиб шудан ба бартарӣ дар рақобатро дорад.

Ба ҳамин тарик, гурӯҳбандии навовариҳо аз рӯи нишонаҳои меъёрҳои зикршуда бо таъсиси низоми татбиқи менечменти навовариҳо имкон медиҳад, ки таҳия ва истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот самти афзалиятноки стратегияи корхона гардад.

22.2. Инноватсия ва ҷараёни инноватсионӣ

Навгонии воқеи маҳсулот ва ё ҷараён бояд ба рушди самараи иқтисодӣ оварда расонад. Навигариҳои мутлақ, нисбӣ ва қисмиро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд. Навигарӣ дар ҳолате мутлақ номида мешавад, агар монанд (аналог) надошта бошад. Навигарии нисбӣ навигарие мебошад, ки дар корхона ҷорӣ карда шуда, валие онро дигар корхонаҳо қаблан истифода кардаанд. Навигарии қисмӣ – қисман нав кардани ягон унсур ва ё қисмати маҳсулот мебошад.

Аз рӯи дараҷаи навигарӣ инноватсияҳои базисӣ, беҳқунанда ва псевдоинноватсияро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Инноватсияҳои базисӣ қашфиётҳои қалонро амалӣ соҳта барои ташаккули наслҳои нав ва самти инкишофи техникии нав ҳамчун асос ба ҳисоб меравад.

Инноватсияҳои беҳқунанда бо ҷорисозии қашфиётҳои хурд ва миёна алоқаманд буда, дар зинаи паҳншавӣ ва инкишофи мұттадили сикли илмӣ-техникӣ афзалият доранд.

Псевдоинноватсияҳо ба қисман беҳсозии намудҳои құқыншудаи техника ва технология равона карда шудаанд.

Аз рӯи нақш дар ҷараёни такрористеҳсолӣ инноватсияҳо ба истеъмолӣ ва инвеститсионӣ, аз рӯи дараҷаи мураккабӣ ба мураккаб ва сода ҷудо мешаванд.

Инноватсияҳои реактивӣ барои «зинда мондани» корхона равона карда шудаанд. Онҳо ҳамчун аксуламал ба дигаргүнсозиҳои инноватсионӣ, ки рақибони корхона амалӣ месозанд амалӣ карда мешавад.

Инноватсияҳои стратегӣ ҳусусияти бармаҳалиро дошта барои ноилшавӣ ба афзалиятҳои рақобатӣ дар оянда равона карда шудаанд.

Аз рӯи ҳусусияти истифода инноватсияҳои зериро фарқ мекунанд:

- Инноватсияҳои маҳсулӣ, ки ба истеҳсол ва истифодай маҳсулот ва хизматрасонии нав равона карда шудаанд;
- Инноватсияҳои бозорӣ, ки соҳаҳои нави истифодай маҳсулотро боз намуда имконият медиҳанд, ки талабот ба маҳсулот ва ҳадамот дар бозорҳои нав амалӣ карда шавад;
- Инноватсия-ҷараёнҳо, ки ба технологияҳои нав, ташкили ҷараён ва идоракунӣ равона карда шудаанд;

- Инноватсияҳои иҷтимоӣ, ки ба бунёд ва амалнамоии соҳторҳои иҷтимоии нав равона карда шудаанд;
- Инноватсияҳои маҷмаавӣ, ки ягонагии якчанд намуди тафйиротро дар бар мегиранд.

Сабабҳои инкишофи инноватсия дар корхона ин кӯшиши камкуни хароҷоти фаъолияти соҳибкорӣ ва зиёдкуни ҳаҷми фоида дар шароити рақобати шадиди бозорӣ мебошад. Дар ҷараёни истифодай техника ва технологияҳои кӯҳна хароҷотҳо дар дараҷаи аз миёна боло шакл мегиранд, ки фаъолияти соҳибкориро зараровар мегардонад. Агар рақибон роҳи нави забти бозорро дар асоси камкуни хароҷотҳои истеҳсолот ва нарҳҳои пасттари молу ҳадамоти пешниҳодшаванда пайдо на-моянд, пас бе даст задан ба фаъолияти инноватсионӣ корхона ба мушкилоти шадид рӯ ба рӯ мегардад.

Бинобар ин, ҳар як корхонаро зарур аст, ки бартарияти рақобатии ҳудро пурра гардонида, аз ҳисоби истифодай инноватсия онро амали созад. Ғайр аз ин, ҳар чи қадаре, ки корхона ҷараёни инноватсиониро зудтар амали созад, ҳамон қадар эҳтимолияти фаъолияти самараноки он мавҷуд аст. Навкуни махсулот, сари вақт ба бозор баровардани он имконияти гирифтани фоидаи иловагиро, ки рентай илмӣ-техникӣ меноманд, фароҳам меорад.

Ҳамин тавр, инноватсияро истифода намуда, корхона хароҷотҳояшро кам, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд мегардонад, бозори фурӯшро забт менамояд, дараҷаи баланди фоидаро таъмин ва ба баландшавии самаранокии соҳибкорӣ ва инкишофи иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад.

Одотан, мағҳуми «инноватсия» нисбат ба навовариҳое, ки хароҷоти соҳтан ва ҷорикуни онҳо дар муҳлати меъёри ҳудҳарид мешаванд, истифода карда мешавад.

Даври ҳаётии инноватсия чор марҳилаи пайдарпайи зеринро дар бар мегирад: 1) Тадқиқотҳои илмии бунёдӣ; 2) Коркардҳои дақиқ ва таҷрибавӣ; 3) Истеҳсолоти таҷрибавӣ; 4) Тиҷоратикунонии навигарӣ (навоварӣ).

Дар марҳилаи якум, тадқиқотҳои бунёдӣ дар муассисаҳои илмӣ гузаронида шуда, дар натиҷа донишҳои нави илмӣ ба вуҷуд меоянд.

Дар марҳилаи дуюм, тадқиқотҳои таҷрибавӣ, ки хусусияти амалӣ доранд, гузаронида мешавад. Дар марҳилаи мазкур эҳтимолияти ноилшавӣ ба натиҷаҳои манғӣ мавҷуд аст. Бинобар ин, коркарди навовариҳо баъзан хусусияти таваккалӣ дорад.

Дар марҳилаи сеюм, ҳуҷҷатҳои конструкторӣ-технологӣ омода карда шуда, натиҷаҳои миёнадаврии инноватсия дар намуди намунаи маҳсулоти нав ва ё истифодай таҷрибавии технологияни нав пешниҳод карда мешавад.

Марҳилаи чорум, тиҷоратиқунии навоварӣ ном дошта, аз лаҳзаи ба истеҳсолот ворид кардан ва то ба бозор баромадани онро дар бар мегирад.

Барои фаъолияти бомуваффақияти корхона ҳангоми коркарди бизнес-нақша муҳим аст, ки дар қадом зинаи даври ҳаётӣ қарор доштани мол нишон дода шавад. Он бо мақсади минбаъд инкишоф додани ҳаҷми фурӯши маҳсулоти такмил-додашуда ва ё намуди нави он зарур мебошад.

Ба инкишофи ҷараёнҳои инноватсионӣ гурӯҳи омилҳои зерин таъсир мерасонанд: иқтисодӣ, технологӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ташкилий-идорӣ, иҷтимоӣ-равонӣ ва фарҳангӣ. Як гурӯҳи омилҳои барои рушди инноватсия мусоидат намуда, гурӯҳи дигар баръакс садди роҳи он мешаванд. Масалан, дар гурӯҳи омилҳои иқтисодӣ ва технологӣ омилҳои ба инкишофи инноватсия таъсири мусбӣ расонанда ин мавҷудияти захираҳои молиявии зарурӣ, воситаҳои моддӣ-техникӣ, технологияҳои пешқадам, инфрасоҳтори хоҷагидорӣ ва илмӣ техникӣ ба ҳисоб меравад. Дар гурӯҳи мазкур омилҳое низ ҳастанд, ки ба рушди инноватсия таъсири манғӣ мерасонанд, масалан, нарасидани воситаҳо барои сармоягузорӣ, заифии базаи моддӣ ва илмӣ-техникӣ, афзалият доштани манфиатҳои истеҳсолоти ҷорӣ ва ғайра аз ҷумлаи онҳоянд. Аз рӯи дигар гурӯҳи омилҳо низ мисолҳои ба ин монандро овардан мумкин аст.

Корхона-навовар (инноватор) лоиҳаи инноватсиониро дар зерсоҳторҳои худ ва ё дар асоси қарордод бо ҷалби ширкати ба соҳибкории инноватсионӣ машғул буда, коркард менамояд. Дар ҳолати амалисозии лоиҳаҳои бузурги инноватсионӣ варианти дуввум қулагӣ аст.

Корхона-навовар бо ширкати инноватсионӣ барои амалисозии коркардҳои инноватсионӣ шартнома мебандад. Дар шартнома, инчунин, пешпардоҳти як қисми маблағи он дар назар дошта шуданаш мумкин аст.

Соҳибкори инноватсионӣ барои иҷрои супориш маводҳои зуруриро дастрас намуда, воситаҳои асосиро ичора мегирад (ё меҳараҷ) ва қадрҳои илмӣ-техникиро ҷалб менамояд. Тадқиқоти ба анҷом расида барои истифодаи минбаъда ба супоришдиҳанда дода мешавад.

Молиякунонии инноватсия аз сарчашмаҳои амалий карда мешавад, ки дигар сармоягузориҳо амалий карда мешаванд: худмолиякунонӣ, воситаҳои вомӣ, воситаҳои ҷалбшуда, дигар сарчашмаҳои ғайриянъанавӣ ва омехта, фондҳои ғайрибуҷетӣ, буҷетҳои зинаҳои гуногун.

Дар солҳои охир дар таҷрибаи ҷаҳонӣ реинжиниринг хеле паҳн шудааст, ки яке аз самараноктарин инноватсия ба ҳисоб меравад.

Реинжиниринг – ҷараёни инноватсионие мебошад, ки барои бозсозии (лоиҳакашии) равандҳои корӣ баҳри ноил шудан ба фаъолияти беҳтари корхона равона карда шудааст.

Дар адабиёти иқтисодӣ аз рӯи реинжиниринг ду намуди фаъолиятро ҷудо мекунанд: реинжиниринги бӯҳронӣ ва реинжиниринги инкишоф. Реинжиниринги бӯҳронӣ дар ҳамон ҳолате истифода карда мешавад, ки агар корхона ба вазъияти комилан мутташаниҷ қарор дошта, фаъолияташ хуб нест. Реинжиниринги инкишоф ҳамон вақте истифода мешавад, ки дар фаъолияти корхона тамоюли бадшавӣ дида мешавад ва ё ҳатарӣ аз ҷониби рақибон забт намудани бозори фурӯш мавҷуд аст. Барои аксарият корхонаҳои саноатии ватанӣ истифодаи реинжиниринги бӯҳронӣ мувофиқи мақсад буда, натиҷаи дилҳоҳо ҳоҳад дод.

22.3. Фаъолияти навоварона ва ташаккулёбии соҳибкории корхона

Бояд қайд намуд, ки сиёсати инноватсионии корхонаҳо ба зиёдкунни истеҳсоли намудҳои комилан нави маҳсулот ва технология, васеъсозии фурӯши моли ватаний равона карда шуда, ташаккул ва инкишофи соҳибкории инноватсиониро тақозо менамояд.

Вобаста ба ин ду модели соҳибкориро фарқ мекунанд: анъанавӣ (классикӣ) ва инноватсионӣ.

Модели анъанавӣ. Дар доираи ин модел соҳибкор захираҳои дохилии корхонаро барои афзоиш додани фоида ва даромаднокӣ истифода менамояд. Муваффақияти соҳибкории мазкур бо ҷудокунни субсидияҳо ва истифодаи протексионизм аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ вобастагӣ дорад.

Модели соҳибкории инноватсионӣ. Дар ин модел соҳибкор ҷустуҷӯи роҳҳои нави инкишофи корхонаро ба роҳ мемонад, ки асоси онро инноватсия ва навварииҳо ташкил медиҳанд.

Фаъолияти навоварона – ин маҷмӯи мураккаби амалкунӣ ва ҳамкории усулҳо, омилҳо ва соҳторҳои идоракунни гуногун мебошад, ки бо тадқиқотҳои илмӣ, ба вучуд овардани намудҳои нави маҳсулот, тақмилдиҳии таҷҳизот ва предметҳои меҳнат, ҷараёнҳои технологӣ ва шаклҳои ташкили истеҳсолот дар асоси комёбиҳои навтарини илму техника, банақшагирӣ ва маблағгузории илмӣ-техникӣ, тақмилдиҳии фишангҳои иқтисодӣ, коркарди системаи ҷораҳо оид ба тезонидани тараққиёти прогресси илмӣ-техникӣ ва баландбардории самаранокии иқтимоӣ-иқтисодии он равона карда шудаанд.

Дар шароити ташаккулёбии иқтисоди бозорӣ шарти зарурӣ тақмилдиҳии механизми иқтисодии идоракунни фаъолияти навоварона, тараққиёти соҳибкорӣ мебошад.

Дар тасаввуроти ҳозираи соҳибкор, пеш аз ҳама, навоваршахсест, ки имкониятҳои навро ҷустуҷӯ мекунад ва пайдо месозад. Ба ақидаи Й. Шумпетер соҳибкор шахсест, ки роҳҳои навро мекушояд, масубаҳои (комбинатсияҳои) навро амалий месозад:

- соҳтани неъматҳои нави то ҳол ба истеъмолкунанда ношинос ё неъматҳои пешина бо сифати нав;

- чорӣ кардани усули нави истеҳсолот, ки то ҳол дар ин соҳи истифода нашудааст;
- ба даст овардани бозори нави фурӯш ё истифодаи васеи бозори пешина;
- истифодаи намудҳои нави ашёи хом ё масолсҳи нимтай-ер;
- воридсозии шакли нави ташкили кор, масалан, ҳолати инҳисорӣ ё баръакс барҳам додани инҳисорот.

Дар миёнаи асри XX маънои ҳозиразамони соҳибкор ҳамчун навовар ба вуҷуд омад. Вазифаи соҳибкорон – чорӣ кардан ва ба шакли дигар даровардани тарзи истеҳсолот бо роҳи чорӣ кардани ихтироот, ё ба тарзи дигар гӯем, истифода бурдани технологияи нав барои истеҳсоли молҳои нав ё ки молҳои пештара, аммо бо усули нав, қашф кардани сарчашмаи ашёи нав ё бозори нави маҳсулоти тайёр – то аз нав кардан ва ба вуҷуд оварданн соҳаи нави саноат мебошад.

Моҳияти ин мағҳум аз он иборат аст, ки навоварӣ ва навигарӣ, умуман, ҳамчун хусусияти ҷудоинопазири соҳибкорӣ Ҷътироф карда мешавад. Ҳақиқатан, ҷустуҷӯи ақидаҳои нав ва иҷроқунни онҳо – яке аз вазифаҳои мушкили соҳибкорӣ мебошад. Дар ин ҷода на фақат эҷодкорона фикр кардан ва роҳи ҳалли нав ёфтанд, балки тақсимоти кувваҳои амалкунандаро донистан низ талаб карда мешавад.

Ташаккулёбии соҳибкории инноватсионӣ ба шароитҳои зерин вобаста аст:

- шиддатгирии омилҳои интенсивии тараққиёти истеҳсолот, ки ба истифодабарии тараққиёти илмӣ-техникӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ мусоидат мекунад;
- нақши муайянкунандай илм дар баландбардории самаранокии коркард ва ҷорӣ кардани техникаи нав;
- зарурати кам кардани мӯҳлати сохтан ва аз худ кардани техникаи нав;
- зарурати тараққиёти оммавии эҷодкории ихтироъкорон;
- зиёд шудани ҳароҷот ва бад шудани нишондиҳандаҳои иқтисодии корхонаҳо дар вақти аз худ кардани маҳсулоти нав:
- зуд маънаван кӯҳна шудани техникуму технология;
- зарурати объективии босуръат ҷорӣ кардани техника ва технология ва ғайраҳо.

Зери мафхуми соҳибкории навоварона раванди соҳтан ва истифода бурдани навовариҳои техниқӣ-технологӣ фаҳмида мешавад, ки доимо таваҷҷӯҳи соҳторҳои соҳибкорӣ ба онҳо нигаронида шудаанд.

Ҳамин тарик, вазифаи соҳибкор – навовар ба шакли дигар даровардани тарзи истеҳсолот бо роҳи ҷорӣ кардани ихтиро-от, истифода бурдани имкониятҳои нави технологӣ, қашғардани сарчашмаи нави ашё ё бозори нави маҳсулоти тайёр, мебошад.

Соҳибкории инноватсионӣ – ин ҷараёни маҳсуси навоваронаи ба вуҷуд овардани ягон ҷизи нав, ҷараёни ҳоҷагидорие мебошад, ки дар асоси он ҷустуҷӯи доимии имкониятҳои нав ниҳон аст. Вай бо тайёрии соҳибкор барои ба дӯши худ гирифтани тамоми эҳтимоли ҳатари иҷрои лоиҳаи нав ё беҳтар кардани лоиҳаи вуҷуддошта, инчуни, ҷавобгарии молиявӣ, маънавӣ ва иҷтимоӣ алоқаманд аст.

Соҳибкории инноватсионӣ ё навоварона – маънои васеъро доро аст. Якум, онро ҳамчун идоракуни пайдарпай фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, илмӣ-техниқӣ, навоварӣ, истеҳсолӣ дид ба ромадан мумкин аст. Дуюм, ҷараёни навоваронаро ҳамчун марҳилаҳои ҳаётии доираи навоварӣ, аз пайдошавии ғоя то коркард ва ҷорӣ кардани он дар истеҳсолот мушоҳида кардан мумкин аст. Умуман, ҷараёни навоварона – ин силсилаи ҳодисаҳои пайдарҳам мебошад, ки дар рафти он навоварӣ аз ғоя то маҳсулоти мушахҳас, технология ва хизмат инкишоф ёфта ва дар таҷрибаи ҳоҷагидорӣ паҳн карда мешавад.

Дар асоси ташкили ҷараёни навоварона дар корхона се модели соҳибкориро ҷудо кардан мумкин аст:

1) Соҳибкории навоварона дар асоси ташкили доҳилий, вақте ки навоварӣ дар доҳили ширкат ба вуҷуд оварда ва ё аз худ карда мешавад;

2) Соҳибкории навоварона дар асоси ташкили берунӣ бо ёрии шартномаҳо вақте ки барои ба вуҷуд овардан ва ё азхудкуни навоварӣ байни ташкилотҳо шартнома баста мешавад;

3) Соҳибкории Ҷавоварона дар асоси ташкили берунӣ бо ёрии венчурҳо – вақте ки корхона (ширкат) барои амалӣ кардани лоиҳаи навоварона ширкатҳои фаръии венчурӣ таъсис медиҳад, ки маблағҳои иловагии берунаро ҷалб менамоянд.

Соҳибкорй ҳамчун ҷараён дар худ чор марҳиларо дар бар мегирад: ҷустуҷӯи ғояи нав ва баҳодиҳии он; тартибиҳии бизнес-нақша; ҷустуҷӯи захираҳои зарурӣ; идоракунии корхонаи таъсисшуда. Барои соҳибкории навоварона ин чор марҳиларо ба марҳилаҳои хурд тақсим кардан ба мақсад мувофиқ аст. Дар расми 22.1. соҳибкории навоварона зимни баровардани маҳсулоти нав оварда шудааст.



Расми 22.1. Нақшашои соҳибкории инноватсионӣ

Барои аз худ кардан ва истеҳсол намудани молу хизматҳои нав соҳибкор бояд воситаҳои гардонро (M) дар шакли ашёи ҳом, масолех, энергия ва ғайра ҷалб намояд, бинобар он соҳибкор онҳоро аз соҳибони воситаҳои гардон меҳарад ва арзиши онҳоро (D_m) пардоҳт мекунад.

Барои фаъолияти навоварӣ воситаҳои асосӣ (V_a) дар шакли бино, иншоот, таҷҳизот, асбобҳо заруранд ва соҳибкор онро аз соҳибони воситаҳои асосӣ (M_{Va}) меҳарад ё иҷора мегирад. Барои фаъолияти навоварӣ кадрҳои илмӣ-техникий, истеҳсолӣ, яъне қувваи корӣ (K_k) зарур аст, бинобар он соҳибкор онҳоро ба фаъолият ҷалб намуда (D_{Kk}) арзиши онҳоро пардоҳт мекунад. Натиҷаи фаъолияти навоварӣ молу хизматҳо мебошад (M_X), ки соҳибкор онро бо арзиши (D_{Mx}) ба бозор пешниҳод мекунад. Дар корхона нақшашои ҷараёни идораи навоварӣ мақоми хосаро мегирад (расми 22.2.).

Механизми водоркунандай тараққиёти навовариҳо, пеш аз ҳама, рақобати бозорӣ мебошад. Истеҳсолкунандагон ва истиъмолкунандагон дар ҷараёни истифодабарии техника ва

технологияи күхнашуда зарари тақсимшуда мегиранд, ки дар натиҷаи он маҷбур мешаванд, дар асоси навовариҳо ҳароҷоти истеҳсолиро кам кунанд.



Расми 22.2. Накшаш ҷараёни идораи навоварӣ

Субъектҳои соҳибкорие, ки аввалин шуда навовариҳои са-маранокро аз худ мекунанд, ҳароҷотҳои истеҳсолӣ ва мувофиқан арзиши маҳсулоти фурухташавандаро кам карда метавонанд. Дар натиҷа вазъияти худро дар муборизаи рақобатӣ бо ширкатҳое, ки молҳо (маҳсулот, хизмат)-и монанд пешниҳод мекунанд, мустаҳкам мегардонанд. Ҳамин тарик, мутобиқшавии ширкат дар муборизаи рақобатӣ ба фаъолияти навоварона мусоидат мекунад.

22.4. Моликияти зеҳнӣ-ҳамчун объекти соҳибкории навоварона

Чун натиҷаи фаъолияти навоварона маҳсулоти зеҳнӣ (интеллектуалӣ) баромад мекунад, ки онро ҳамчун натиҷаи фаъолият дар соҳаи истеҳсолоти маънавӣ барои қонеъ гарданиди талаботи истеъмолқунандагони он муайян кардан мумкин аст. Ба маҳсулоти зеҳнӣ дохил мешаванд:

- маҳсулоти илми-техникӣ, яъне қашфиётҳо, ақидаҳо, концепсияҳо, намудҳо (маҳсулоти тадқиқотҳои бунёдӣ), ихтироот, корхонаҳои илмӣ ва конструкторӣ, лоиҳа, намудҳои таҷрибавии техникаи нав, маснуоти нав;
- маҳсулоти аҳборӣ - маҳсулоти барномавӣ, барномаҳои радио ва телевизион ва ғайраҳо;
- маҳсулоти маданий.

Ба ихтирооти маҳсулоти фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, принципҳои нави амалиёти системаи техникӣ (мошинҳо, дастгоҳ, асобоб ва ғайраҳо), усулҳо (тарзҳо, ҷараёнҳо ва ғайраҳо), моддаҳо (мавод, ҳӯлаҳо), истифодабарии механизмҳо, усулҳо ва моддаҳои машҳур аз рӯи таъйиноти нав дохил мешаванд.

Ба техникаи нав донишҳои илмии таҷассуми моддӣ ёфта дохил мешаванд, ки баланд бардоштани самаранокин фаъолияти меҳнатиро дар ин ё он соҳа имконпазир месозанд. Ба маънои маҳдуд ба техникаи нав воситаҳои нави меҳнатии боз ҳам самаранок дохил мешаванд; ба маънои васеъ ин масолеҳи нав, сарчашмаҳои энергия, ҷараёнҳои технологӣ, техникаи тиббӣ, майшӣ, экологӣ ва дигарон мебошанд. Инчунин, техникаи нави дар асоси беҳтарин навовариҳо соҳташуда, умуман ва техникаи навро фарқ кардан лозим аст, ки ихтирооти қалон ва навовариҳои пешқадамро ифода мекунанд ва дигаргунии якбораро дар дараҷаи навигарӣ ва самаранокии техникӣ таъмин менамоянд.

Моли нав - ин маҳсулоти дорои хусусиятҳои истеъмолии беҳтаркардашуда мебошад. ки дар асоси тадқиқотҳои илмӣ, корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ ва лоиҳавӣ ба вуҷуд оварда шудааст. Ду дараҷаи асосии навовариро чудо кардан мумкин аст: намуди маҳсулоти тамоман нав, ки ба бозор пештар баро-

варда нашудааст; чорӣ кардани қисматҳои нави маҳсулоте, ки аллакай дар бозор маълум аст.

Хуқуқи муаллиф ба ихтироот, ақидаи илмӣ, коркардҳо, моли нав ё технологияни нав моликияти зеҳнӣ мебошад, ки аз тарафи давлат ҳимоя карда мешавад.

Ба моликияти зеҳнӣ бисёр хусусиятҳое, ки ба дигар намудҳои моликият хос аст ва ба ҳамин сифат ба хариду фурӯш, ба ичора додан, ба ивази дигар моликият ё бебозгашт додани онҳо ҷоиз аст. Ғайр аз ин, соҳиби моликияти зеҳнӣ хуқуқ дорад, ки барои беичозат истифода бурдан ё фурӯхтан монеъа эҷод кунад. Аммо фарқияти асосии ин моликият дар он зоҳир меёбад. ки моликияти зеҳнӣ ҳиснашаванд аст, яъне вай мисли ашёи физикӣ муайян ё қиёс карда намешавад. Барои моликияти зеҳниро ҳимоя кардан, онро бо ягон тарзи даркунӣ ифода кардан зарур аст. Механизми ҳимояи моликияти зеҳнӣ, низоми усулҳо ва воситаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва хуқуқии дастгирии навовариҳоро дар назар дорад. Дар замони мусир шаклҳои асосии ҳимояи моликияти зеҳнӣ, ки истифода бурда мешаванд, инҳоянд: патент, хуқуқи муаллиф, аломати молӣ.

Патент ба ихтироот – хуқуқи муаллифро ба ихтироот, афзалияти ихтироот ва хуқуқи маҳсуси истифодабарии ихтироот шаҳодат медиҳад. Низоми патентӣ барои барҳамдиҳии инҳисор дар соҳаи (истеҳсолот, илм ва техника) асоси ташкилӣ – хуқуқиро ба вучуд меорад, ҳарчанд дар назари аввал, шакли ҳимояи патентии комёбихои илмӣ-техникӣ ба тамоюли зиддиинҳисорӣ мухолиф аст, чунки патент ба соҳиби он барои истифода бурдани ихтироот ҳуқуқи инҳисорӣ медиҳад.

Патент ҳамчун мукофот барои вақт ва меҳнате мебошад, ки ба корҳои тадқиқотӣ сарф шудааст; вай барои тадқиқотҳои оянда ҳавасманд мегардонад, чунки рақибон кӯшиш мекунанд, ки ихтирооте ба вучуд оранд, ки ба ихтирооти аллакай патенткардашуда ҳаммонанд шавад; инчунин, вай навоварӣ ва инноватсияҳоро ба ихтирооти патенткардашуда ҳавасманд мекунад.

Маҳдудияти мӯҳлати амали патент ҳам ҳавасмандии ҷамъиятиро ба ихтироот баланд мекунад, инчунин, вай ба зуд тиҷоратикуни онҳо мусоидат ва ҳамин тавр, барои онҳоро зуд ба хизмат гузоштан, кумак менамояд. Ғайр аз ин, патент барои

васеъ кардани миқёсҳои мубодилаи ахбор байни гурӯҳҳои тадқиқотӣ имконият медиҳад ва дар корҳои тадқиқотӣ барои ба такрор роҳ надодан, кӯмак мерасонад.

Ба моликияти зеҳнӣ, инчунин, «ноу-хау», маҷмӯи донишҳои техникӣ, тиҷоратӣ ва дигар донишҳо, ки дар шакли ҳуҷҷати техникӣ, малака ва таҷрибаи истеҳсолӣ қабул шуда, барои ташкили истеҳсолии ин ё он намуди маҳсулот зарур аст, доҳил мешавад. Тарҷумаи таҳтуллафзии англисии «ноу-хау» маънои «донистани чӣ тавр кардан», мебошад. Мазмуни мағҳуми «ноу-хау» бениҳоят васеъ аст, вай метавонад ахбори гуногунро, ки барои самаранок ташкил кардани истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти муайян зарур аст, дар бар гирад. Ҳамин тавр, барои мағҳуми мазкур нақши донишҳои техникӣ ва таҷриба, фоиданокии он барои ҳалли масъалаҳои мушаххаси истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ хос мебошад.

22.5. Самаранокии истифодаи навоварихо дар корхона

Самаранокии шаклҳои хурди корхонаҳое, ки ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва озмоиши – конструкторӣ машғуланд, одатан на он қадар қалонанд нисбати он ташкилотҳои қалоне, ки дар мавриди азҳудкунии ин ё он навоварии маблағталаб воситаҳои зиёди меҳнатиро тақозо доранд; ба амалбарории ин тарзҳоро гурӯҳи хурди мутахассисон, бе истифодаи тадқиқоти мураккаб ва пурқимати таҷҳизот метавонад ба роҳ монад.

Ташаккулёбии корхонаҳои хурди навовар дар шакли зайл сурат мегиранд:

- ташкили корхонаҳои нави ташабbusкори тадқиқотҳое, ки фаъолияти худро ба истеҳсоли маҳсулоти рақобаттобовар ва фоиданок равона месозад;

- ташкилдиҳии корхонаи хурд бо роҳи ҷудо намудан аз ташкилотҳои қалони илмӣ-истеҳсолӣ, институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ барои ҳалли масъалаҳои инкишофи навоварихо;

- ташкили соҳтори нав, ба монанди озмоишгоҳҳо, шӯъбаҳои институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва корхонаҳои саноатӣ;

- ташкили корхонаҳои нав бо мақсади хизматрасонии миёнаравӣ барои пешбурди навоварӣ ва технология. Нақши бартариятнокро корхонаҳои хурд дар минтаҷаҳое мебозанд, ки дар онҳо алоқаҳои илмӣ-техникий ва бозоршиносӣ нисбати дигар марказҳо он қадар устувор нестанд.

Комёбии корхонаҳои хурд дар доираи навовариҳо бо сабабҳои зерин ба даст оварда мешавад:

- маҳсусгардонии амиқ ҳангоми гузаронидани корҳои илмӣ ба он оварда расонид, ки дар аксарияти ҳолатҳо корхонаҳои хурд азбаски дар риштаҳои дақиқан маҳсусгардонидашуда амал мекунанд, бо вуҷуди он, ки ҳаҷми маҳдуди маблағҳои молиявиро дар ихтиёр доранд, қодир мебошанд, ки ба рақобати муассисаҳои бузург тоб оваранд;

- корхонаҳои хурд дар он соҳаҳои машғули коркард ва роҳандозии навовариҳо мебошанд, ки аз назари корхонаҳои калон умебахш нестанд ё дорои эҳтимоли бузурги хатар мебошанд;

- дар тафовут аз корхонаҳои калон, корхонаҳои хурд бо шавӯҳи рағбат аз пай коркардабарорӣ ва азхудкуни навоварии тозаву ачиб мераванд;

- дар корхонаҳои калон, чун қоида ба коркард, татбиқкунӣ, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти нав, қисматҳои алоҳидай маҳсусгардонидашуда машғул буда, мувофиқан масъулият дар ҳар марҳила аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар мегузарад. Дар корхонаҳои хурд бошад, ҳамаи ин марҳилаҳои раванди навовариҳо зери масъулияти шаҳсияти ягона қарор мегирад, ки ба натиҷаи ниҳоӣ расиданро аз фаъолияти навоварона метеzonад.

Нақши хосаро дар байни корхонаҳои ба фаъолиятҳои навоварона машғулбуда, ширкатҳои венчурӣ, ишғол мекунанд. Онҳо бо мақсади аз ибтидо то охир коркардабарорӣ ва расонидани навоварӣ то ба фурӯш дар асоси соҳибкории таваккалӣ таъсис меёбанд. Дар баъзе ҳолатҳо ширкатҳои венчурӣ соҳторҳои муваққатии ташкилотеанд, ки барои ҳалли масъалаи мушаххасе ташкил мешаванд.

Ширкатҳои венчурӣ дар асоси шартномаҳо тавассути муттаҳидшавии якчанд шаҳсҳои ҳуқуқӣ ва фардӣ ташкил, ё ин

ки дар асоси қарзҳо ё маблағҳои гузаштада ширкатҳои қалон ё бонкҳо низ созмон дода мешаванд.

Барои созмондиҳии ширкати венчурӣ зарурияти таҳлили якчанд шартҳо пеш меояд:

- ғояҳои навоварӣ (истехсоли нав, технология, хадамот);
- талаботи ҷамъиятӣ барои ба амал баровардани ин ғоя;
- мавҷуд будани соҳибкоре, ки дар асоси ин ғоя имконияти ташкили ширкати навро дорад;
- сармоя барои маблағгузории ширкати мазкур.

Ба ширкатҳои венчурӣ фаъолияти фавқулодда баланд ҳос мебошад, ки боиси он манфиати шахсии бевосита доштани кормандони ширкат ва шариконашон дар муомилаи венчурӣ ва роҳандозии бомувафқияти ғояи ба амал баровардашуда, технология ва ихтироот, мегардид. Ширкатҳои венчурӣ аз ҳама бештар дар соҳаҳои таҳқиқталаби иқтисодиёт, ки дар он барои ба амал баровардани тадқиқоти илмӣ ва муҳандисӣ маҳсус гардонда мешаванд, интишор ёфтаанд.

22.6. Стратегияи инноватсионии корхона

Хусусияти муҳими фаъолияти инноватсионӣ, даври (сикли) инноватсионӣ мебошад, ки таҳти он даври ташкилшавӣ, паҳн шудан, истифодаи навовариҳо, инчунин, даври амалишавии онҳо фаҳмида мешавад.

Давраи татбиқи намудҳои ҷудогонаи инноватсияҳо аз анҷом то оғози истифодаи воқеии онҳо чунин буд:

- Суратгирак – 113 сол (с.1727–1830);
- Телефон – 56 сол (с.1820–1876);
- Радио – 35 сол (с.1867–1902);
- Радар – 10–15 сол (с.1925–1946);
- Телевизион – 12 сол (1922–1934);
- Лазер – 5 сол (1956–1961);
- Нақшаҳои интегралӣ 3 сол (с.1958–1961).

Даври (сикли) пурраи инноватсияҳо пайдарпайи зерини фаъолияти инноватсиониро дар бар мегирад:

- тадқиқотҳои илмии бунёдӣ;
- тадқиқоти амалий;

- корҳои техникий (озмоишию конструкторӣ, технологӣ, корҳои лоиҳавии ташкилий);
- истеҳсолоти таҷрибай;
- азхудкунии ибтидоии навовариҳо;
- паҳн шудани навовариҳо, инноватсия;
- истифодаи техникаи нав, усулҳои ташкил ва идора.

Соҳаи инноватсионӣ низоми муносибатҳои байниҳамдигарии навоваронаи, сармоягузорон, ташкилотҳо – молистех-солкунандагони маҳсулоти (хизматрасониҳои) рақобатпазир, муҳити атроф ва инфрасоҳтори тараққикардаи низом – инноватор, ташкилот (ширкат) ва муҳити атроф, қувваҳои ҳаракатдиҳандай рушди иқтисодӣ бо шарти робитаҳои байниҳамдигарии онҳо мебошанд. Таносуби ин се низом имконият ва зарурати робитаи баръаксро нишон медиҳад (ба ҷадвали 22.3 нигаред).

Низоми инноватсионӣ	Низоми давлатӣ		
Навчорисозӣ	Тадқиқотҳои бунёдӣ	Дониш	Тасаввурот дар бораи оянда, музокирот
Ташкилот	Таҳқиқоти технологияҳо	Сармояи инсонӣ	Маблағгузорӣ
Муҳити атроф	Рақобат	Инфрасоҳтор	Мӯътадилият

Ҷадвали 22.3. Тавсифномаи низомҳои инноватсионӣ.

Ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои боло ҳолати назариявии зерин бар меояд;

1. Қабули навоварӣ дарку фаҳмиши густурдаи ин навовариҳоро ҳатман пешбинӣ менамояд.
2. Ин фаҳмиш метавонад, ки ба воситаи истифодаи концепсияи ҷавобғӯ ба даст оварда шавад.
3. Эҳтимолияти истифодаи инфириодии навовариҳо аз он вобаста аст, ки оё соҳибкори мазкур концепсияи худро дар ин навоварӣ истифода карда метавонад.
4. Ба шахси бо паҳнкунии он машғулбуда ҳангоми шиносии нахустин бо навоварӣ ҳамаи концепсияҳои зарурии ба он

вобастаро доштан чандон лозим нест, танҳо он бояд ба аз худ-кунии донишҳо ва мафхумҳои ба навоварӣ вобастабуда бояд мусоидат намояд.

5. Суръати истифодаи навоварӣ аз он вобастааст, ки то қадом дараҷа ҳамаи насл консепсияи заруриро аз худ меқунад.

6. Номуттасилӣ дар истифодаи навоварӣ дар натиҷаи истифодаи ҷузъӣ ва додани баҳои нопурра дар дарки он ба амал меояд;

7. Қабули навоварӣ, инчунин, аз маҷмӯи арзишҳои инсонии мушаххас низ вобаста мебошад.

Илова бар ин, ба ғайр аз нархи маҳсулот, инчунин, «донистани ҳоҳиши мизоҷон», хизматрасониҳову, баҳисобгирии баҳо баъди фурӯш, ҳоҳишҳои маҳсуси мизоҷон, пешниҳоди намуди бештари маҳсулот низ аҳамияти зиёд доранд.

Инноватсия давраи ҳаёти маҳсулотро кӯтоҳ месозад. Ба ибораи дигар, бо назардошти илму техника зуд-зуд, молҳои хушсифату замонавӣ ва симояшон назаррас истеҳсол мешаванд, ки онҳо маҳсулоти ба худ монандро аз ҳар ҷиҳат аз бозор танг карда мебароранд ва доираи муомилоташро маҳдуд месозанд.

Тавре қаблан ишора рафт, ҷараёни навоварӣ ду марҳила ё худ ду давра дорад, ки инҳоянд;

1. Оғоз – зердавраи гирифтани маълумот дар бораи навовариҳо, тарзи аз тарафи ширкат гирифтани маълумот дар бораи навовариҳо, зердавраи ташаккули муносибатҳо ба навоварӣ, зердавраи қабули қарорҳо.

2. Татбиқ намудан – зердавраи татбиқи ибтидой (дар асоси санчиши он ки оё он арзише дорад ё не), зердавраи татбиқи дарозмӯҳлат (баъди санчиши он аввал дар яке аз баҳшҳо ва баъдан дар тамоми истеҳсолот тавлид кардани маҳсулот).

Ба ин давра, инчунин дохил мешаванд;

Н – давраи тавлиди маҳсулоти нав;

П – арзи вучуд намудани он дар бозор;

А – ғоя (ташаккули портфели ғояҳо):

Б – баҳои техникию иқтисодии ғояҳо (иҳтироъот):

Солҳои 50-ум дар баробари ба миён омадани таназзули навоварӣ истифода кардан аз соҳае, ки дар онҳо навоварӣ пайдо шудааст, ба соҳаи дигар кӯҷонидани он ба тағйироту такмилдиҳии хоси ин соҳа оварда мерасонид.

Тадқиқотҳои сабабҳои муваффақият ва нокомиҳои навовариҳои илмию техникӣ як қатор омилҳои такроршавандаро ошкор соҳт. Дар байни онҳо омилҳои зерин муҳимтар дониста мешаванд:

1. Рӯй овардан ба бозор.
2. Мутобиқат ба мақсадҳои ташкилот.
3. Низоми самарарабахши интихоб ба баҳодихии лоиҳаҳо.
4. Идораи самарарабахши лоиҳаҳо ва қарордодҳо.
5. Манбаъи ғояи эҷодӣ.
6. Инфириодӣ будан ва масъулияти дастаҷамъӣ.

Дар айни замон, навигарӣ нисбат ба давраҳои пешин хеле зудтар паҳн мешавад. Сабабҳои он, пеш аз ҳама, дар дарёфти роҳҳои нисбатан такмилёftai алоқа ва усулҳои аниқи муайянсозии мӯҳлатҳои иваз намудани таҷҳизоти кӯҳна мебошад.

Иқтисодчии амрикӣ Ч. Хлаваченка, ки натиҷаи 21 навовариро ба таври ҳамаҷониба омӯхтааст, сабабҳои маъмули татбиқи бемуваффақонаи онҳоро чунин муайян кардааст:

- Маҳдудияти бозор барои тавлиди маҳсулот;
- Ташкили баъди фурӯш;
- Баҳисобгирии нокифояи эҳтиёҷоти бозор.

Дар навбати худ тадқиқотчиёни дигар сабабҳои зерини нокомии тадбиқи навовариҳоро таъқид месозанд:

- Пурра ба инобат нагирифтани рақобати бозор;
- Аз буда бештар донистани шумораи харидорони иқтидорнок;
- Баланд бардоштани нарҳи маҳсулоти истеҳсолшуда;
- Норасоиҳои техникии маҳсулоти истеҳсолшуда.

Тадқиқотҳо нишон медиҳад, ки қариб 80 фоизи навовариҳои илмию техникӣ ҳанӯз дар марҳилаи ба вуҷуд омадану амалисозии ғояҳо, боз 10 фоизашон дар марҳилаи таҳияи мушобехҳо (прототип) ва қариб 7-8 фоиз дар марҳилаҳои боқимонда хотима меёбанд.

Дар ИМА аз ҳар 100 маҳсулоти нави ба бозор баровардашу-да, нисфи он аз нигоҳи тиҷоратӣ ҳароб мешавад. Дар Канада бошад, танҳо 6 фоизи навовариҳо «ниҳоят бомуваффақият» дониста шудаанду ҳалос.

Дар кишварҳои дорои иқтисодиёти давраи гузариш ҷараён-ҳои навҷорисозӣ дар давраи барқароршавӣ қарор доранд, дар

ҳоле, ки дар кишварҳои тараққикарда сухан дар бораи самаранокии баланди ин ҷараёнҳо меравад. Дар баробари ин, давлат бинобар сабаби нокифоя будани маблағҳои буҷетӣ танҳо давраи тадқиқотҳои бунёдиро маблағгузорӣ карда, сармоягузории давраҳои боқимондаи ин ҷараёнро ба зиммаи корхонаву муассисаҳо вогузор менамояд.

Номутаносибии маблағгузории ҳар қадом аз давраҳои ҷараёни инноватсионӣ ба рушди бомувафғақияти он монеъ мешавад. Дар давраи якуми ҷараёни инноватсионӣ тадқиқотҳои бунёдӣ моҳияти умумии навҷорисозиро пурра кушода наметавонанд. Тақдири вай баъди давраҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ, таҳияи мушобехҳое (прототипҳое), ки маблағгузориҳои зиёдро талаб менамоянд, ҳал карда мешавад.

Интихоби стратегияи созгор кафили муваффақиятнокии фаъолияти иқтисодист. Корхона, агар самти тағйиротҳои вазъиятро пешбинӣ карда натавонад ва ба онҳо мутобиқ нагардад, метавонад дучори бӯҳрон гардад. Интихоби стратегия қисми муҳими таркибии даври менеҷменти инноватсионӣ ба шумор меравад. Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ барои роҳбарияти корхона доштани маҳсулоти хуб кофӣ нест, вай бояд бодиқкат пайдоиши технологияи навро назорат кунад ва ҷорӣ намудани онҳоро дар фаъолияти иқтисодии худ ба нақша гирад, то ин ки аз рақибонаш ақиб намонад.

Банақшагирии стратегӣ ду ҳадафи асосиро таъқиб мекунад. Аввал, тақсим ва истифодай самаранокии захираҳо. Ин ба ном «стратегияи дохилӣ» ба шумор меравад. Истифодай захираҳои маҳдуд, ба мисли сармоя, технология, одамон ба нақша гирифта мешаванд. Ба ғайр аз ин, соҳаҳои навро интихоб намудани корхона, баромадан аз соҳаҳои ғайридилҳоҳ интихоби «портфели» самаранок аз тарафи корхона сурат мегирад. Дуюм, мутобиқшавӣ ба муҳити беруна. Дар ин маврид, барои таъмини мутобиқшавии самараноки ба тағйироти омилҳои беруна (таъғиротҳои иқтисодӣ, омилҳои сиёсӣ, ҳолати демократия, вазъияти экологӣ ва ғайра) вобаста буда, вазифа гузошта мешавад.

Банақшагирии стратегӣ бо баргузории тадқиқотҳои сершумор, ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо асос меёбад. Ин барои

баҳодиҳии мунтазами бозор имкон медиҳад. Дар айни замон, бояд дар назар дошт, ки дар шароити гузариш ба бозор, аксаран, қисми таркибии стратегия тағиیر меёбад. Бинобар ин, стратегия бояд ба тарзе таҳия гардад, ки дар суръати зарурат он бо дигараш иваз гардад, ё ин ки бо ҳолатҳои тағиирёбанда мутобиқ карда шавад.

Тартиби таҳияи стратегия аз мақсади умумии корхона (ташкилот) оғоз гашта, он бояд ба ҳар як менечер ва соҳибкор фаҳмо бошад. Мақсадгузорӣ дар алоқаи корхона бо муҳити берунӣ, бозор, истеъмолкунанда ва сатҳи талаботи иноватсионии он нақши муҳимро мебозад.

Пас аз интиҳоби ҳадаф, бояд ду ҷанбаро ба назар гирифт: муштарии корхона кист ва қадом талаботҳои онро метавон қонеъ соҳт. Ҳамин тавр, пас аз муайян намудани ҳадафи умумии давраи дуюми банақшагирии иқтисодӣ, яъне мушаххас соҳтани ҳадаф сурат мегирад. Дар айни замон, баъзан метавонад ҳадафу мақсадҳои зерин муайян шаванд:

Фоиданокӣ – дар соли ҷорӣ ба он бояд ноил шуд, ки 5 млн. сомонӣ фоида ба даст ояд.

Бозорҳо (ҳаҷми фурӯш, саҳми бозор, ҷорӣ кардан ҳолатҳои нав), масалан саҳми бозорро то 20% ва ё ҳаҷми фурӯшро ба 40 ҳазор дона расонидан.

1. Маҳсулнокӣ, масалан ба ҳисоби миёна коркарди 1 соати коргар 8 воҳиди маҳсулот.

2. Маҳсулот (ҳаҷми умумии истеҳсол, истеҳсоли моли нав ва ё аз истеҳсол баровардани баъзе моделҳо ва ғайра)

3. Захираҳои молиявӣ (ҳаҷм ва соҳтори сармоя, таносуби сармояи худӣ ва ғайри худӣ, ҳаҷм сармояи дар гардишбуда ва ғайра)

4. Иқтидорҳои истеҳсолӣ, бино ва иншоот.

5. Корҳои илми – тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ ва ҷорӣ намудани технологияи нав (нишондиҳандаҳои асосӣ, хусусиятҳои технологӣ, арзиш ва мӯҳлати ҷорисозӣ)

6. Ташкилот – таъғиирот дар соҳтори ташкили ва фаъолият, масалан, кушодани намояндагии корхона дар минтақаи муайян.

7. Захираҳои инсонӣ (истифодаи онҳо, омӯзиш ва ғайра)

8. Масъулияти иҷтимоӣ.

Банақшагирии стратегӣ ба ҳисобу китоб, баҳодиҳӣ ва таҳлили муҳити берунӣ ва дохилии корхона такя месозад. Равандҳо ва тағиирот дар муҳити берунӣ ба миқёс ва самаранокии фаъолияти навҷорисозии корхона таъсири ҳаётан муҳим мерасонанд. Омилҳои асосии ба муҳити берунӣ вобастабуда ин иқтисодиёт, сиёsat, бозор, технология, рақобат ва ғайра мебошанд. Ҳусусан, рақобат омили муҳим ба ҳисоб мераవад. Бинобар ин, бояд рақибони асосиро ошкор намуда, мавқеи онҳоро дар бозор (саҳми бозор, ҳаҷми фурӯш, мақсадҳо ва ғайра) муайян намуд. Омӯзиши дақиқи тарафҳои қавӣ ва заифи рақибон ва муқоисаи натиҷаҳои онҳо бо нишондиҳандаҳои худ, дар хубтар андешидани стратегияи муборизаи рақобатӣ имкон медиҳанд.

Ба омилҳои глобалии муҳити беруна, самтҳои иҷтимоию маъмурӣ ва экологӣ дохил мешаванд. Корхона, инчунин, бояд тағииротро дар ҳолатҳои демографӣ, сатҳи таҳсилот ва ғайра ба инобат гирад. Таҳлили муҳити дохилӣ бо мақсади муайян намудани тарафҳои қавиу заиф дар фаъолияти корхона, муайян соҳтани вусъати минбаъдаи миқёси истеҳсолот ва мушаххас соҳтани базори рақобат гузаронида мешавад.

Стратегия нуқтаи ҳаракати тадқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавии корхонаҳо ба ҳисоб меравад. Корхонаҳо метавонанд бо он фарқ кунанд, ки то қадом андоза роҳбарони онҳо қарорҳои ҳалкунанда қабул мекунанд ва бо стратегияи истиғодай навоварӣ алоқа доранд. Агар менечерҳо татбиқи навовариҳоро дастгирӣ намоянд, эҳтимолияти он, ки дар корхона навигариҳо ҷорӣ ҳоҳад шуд, меафзояд.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ менечменти инноватсионӣ барои рушди нишондиҳандаҳои сифатии корхона, афзоиши истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти рақобаттобовар, ки аз ҳисоби имкониятҳои зеҳнӣ дорои ҳиссаи қалони арзиши иловагӣ мебошад, нигаронида шудааст. Ҳусусиятҳои хоси давраи кунуни рушди фаъолияти инноватсионӣ, дар баҳшҳои бузурги бозор ташкили мӯҷтамаҳои ягонаи илмӣ-техникӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар он тадқиқот ва истеҳсолот муттаҳид мешаванд. Ин мӯҷтамаҳо алоқаи наздики ҳамаи марҳилаҳои даврӣ «илм-истеҳсолот»-ро пешбинӣ менамоянд. Ташкили низоми яклухти илму истеҳсолоту фурӯш ба таври воқеӣ дар таъмини рушди

навчорисозӣ ва талаботи самти бозории корхона ифода мейбад. Таъмини рушди инноватсионӣ дар солҳои 80-уми асри XX ба он оварда расонид, ки дар сиёсати инноватсионии корхонаҳои азим тамоюли тағирии самти фаъолияти илмӣ-техникий ва истеҳсолию фурӯш ба вуҷуд омаданд. Он, пеш аз ҳама дар кӯшиши афзоиши вазни қиёсии маснуоти нави бо илм вобаста будаи намудҳои маҳсулот ифода мегашт, ки фурӯшашон ба вусъати хизматрасониҳои даҳлдори муҳандисӣ, машваратӣ ва ғайра мусоидат мекард. Аз тарафи дигар, кӯшиши кам кардани ҳароҷоти истеҳсоли маҳсулоти анъанавӣ мушоҳида мешавад.

Таҷрибаи рушди иқтисодӣ нишон медиҳад, ки ин тамоюлот, маҳсусан, дар менечменти инноватсионии соҳаи мошинсозии давлатҳои пешқадами ҷаҳон ба ҳубӣ зоҳир мегардад, онҳо кӯшишҳои ҳудро барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти мураккаби технологӣ (техникаи радиоэлектронӣ, маҳсусан, микропротесорҳо, техникаи авиатсионию қайҳонӣ, таҷҳизоти энергетикӣ, воситаҳои автоматикӣ) ва ғайра равона намуданд. Ин давлатҳо кӯшиш месозанд, ки аз ҳисоби инҳисорияти чунин маснуот боздехи фаврии сармояро таъмин намуда, пешдастиро дар бахшҳои муайяни бозори мошин ва таҷҳизот нигоҳ доранд. Дар як вақт, онҳо мекӯшанд ҳароҷоти истеҳсолотро дар соҳаи анъанавии мошинсозӣ бо мақсади баланд гардиданӣ рақобатнокии онҳо, ҳаддалимкон камтар кунанд.

Дар марҳилаи мусоиди инкишофи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати ҷоннок кардани фаъолияти инноватсионӣ ва таҳияву амалий соҳтани стратегияи инкишофи инноватсионии корхонаҳо «Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» дар таҳрири нав қабул карда шудааст, ки заминаи мӯҳими рушди иқтисодиёти инноватсиониро дар мамлакат фароҳам меовоарад.

Боби 23. Фаъолияти инвестиционии корхона

- 23.1. Инвеститсия ва сиёсати инвестиционии корхона
- 23.2. Сарчашмаҳо ва нақшагирии сармоягузории истеҳсолот
- 23.3. Самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ
- 23.4. Лизинг ҳамчун шакли фаъолияти инвестиционӣ

23.1. Инвеститсия ва сиёсати инвестиционии корхона

Инвеститсия ин сармоягузории дарозмуддат дар дохил ва хориҷи мамлакат бо мақсади ташкили корхонаи нав ва таҷдиди корхонаҳои мавҷуда, азҳудкуни технология ва техникаи нав, васеъсозии истеҳсолот ва дар ин замина гирифтани фоида мебошад. Аҳамияти инвестиция барои ташаккули соҳтори афзалиятдори истеҳсолоти ҷамъиятии ба амалисозии мақсадҳои иҷтимоӣ ва ғанигардонии бозори истеъмолӣ равона карда шуда, хело қалон аст.

Ба сифати сармоягузор (инвестор) давлат, ташкилот, соҳибкорони инфиродӣ, ки бо мақсади гирифтани фоида ба ягон фаъолият гузориши дарозмуддати сармояро амалӣ месозанд, баромад мекунанд. Сармояҳои давлатӣ аз ҳисоби андоз, қарз ва даромадҳои давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. Сарчашмаи инвестицияҳои ҳусусӣ ин воситаҳои ҳудӣ ва ё ҷалбшудае мебошад, ки бо роҳи гирифтани қарзҳои дарозмуддат ва барориши қоғазҳои қимматнок ҷалб карда мешаванд, баромад мекунанд.

Одатан, сармоягузорон ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, ки аз ном ва ҳисоби ҳуд қоғазҳои қимматнокро ҳаридорӣ менамоянд, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: инфиродӣ ва институтсионалиӣ.

Инвесторҳои инфиродӣ барои ҳариди қоғазҳои қимматнок сармояи ҳудиро истифода намуда, онҳоро ҳангоми амалиёти молиявӣ кредитори ниҳоӣ меноманд. Сармоягузорони

институтсионалӣ на танҳо сармояи худӣ, балки сармояи ҷалбнамудаашонро низ истифода менамоянд.

Тамоми намудҳои сарватҳои моддию маънавие, ки барои истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо равона шуда ва дар натиҷаи он фоида (даромад) ё самараи иҷтимоӣ ба даст меояд, инвеститсия (сармоягузорӣ) мебошанд.

Ба сарватҳои мазкур инҳо дохил шуда метавонанд:

- пул, маблағҳои мақсадноки бонкҳо, ҳисса, саҳм (аксия) ва дигар қоғазҳои арзишнок;
- амволи манқулу ғайриманқул (биноҳо, иншоотҳо, таҷҳизот ва дигар сарватҳои моддӣ);
- ҳуқуқи амволие, ки аз ҳуқуқи муаллифӣ бармеояд, «ноуҳау», таҷриба ва дигар сарватҳои маънавӣ;
- ҳаққи истифодай замин ва дигар манбаъҳои табии, инчунин, дигар ҳуқуқи амволӣ;
- сарватҳои дигар.

Намудҳои зерини инвеститсияро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

1) Инвеститсияҳои бонкӣ – гузоштани дарозмуддати воситаҳои бонк.

2) Инвеститсия ба сармояи асосӣ – ҳариди неъматҳои моддии нав аз ҷониби корхона, ки ба он масалан, таҷҳизот, компьютерҳо, биноҳои нави истеҳсолӣ ва ғайра дохил мешаванд.

3) Инвеститсияҳои ҳакиқӣ – гузориши воситаҳо ба соҳаи истеҳсолоти моддӣ мебошад.

4) Инвеститсияҳои хориҷӣ – гузориши дарозмуддати воситаҳо аз ҷониби субъектҳои хориҷӣ дар давлати ресипиент мебошад.

5) Инвеститсияҳои портфелиӣ – гузориши воистаҳо ба саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қимматнок бо мақсади гирифтани фоида мебошад. Инвеститсияҳои мазкур қисми содироти сармояи саноатиро ҳангоми ҳариди саҳмияҳои ширкатҳои хориҷӣ ташкил медиҳанд. Ҳангоми ҳаридани вомбарги бонк ва дигар муассисаҳои молиявии хориҷӣ инвеститсияҳои портфелиӣ ба сармояи қарзӣ мансуб мешаванд.

6) Инвеститсияҳои мустаким ин инвеститсия барои истеҳсоли ягон намуди муайяни маҳсулот дар дохили давлат

ва ё дар дигар давлат, барои ҳалли вазифаи муайянни истеҳсолӣ, дар соҳтмон ва ё инкишофи объекти муайян ва таъмини иштирок дар идоракунии ин истеҳсолот мебошад.

7) Инвеститсияҳои молиявӣ ин фаъолияти молиявии байналхалқӣ, аз ҷумла, амалиёт бо қоғазҳои қимматнок мебошад.

8) Инвеститсияҳои ғайримустаким – гузориши воситаҳо бо мақсади гирифтани фоидайи муайян новабаста аз он, ки ин маблағҳо барои ҳалли қадом масъала сарф мешаванд.

Фаъолияти инвеститсионӣ метавонад аз ҷониби: шаҳрвандон, корхонаҳо (новобаста аз шакли ташкилӣ-хукуқиашон), иттиҳодияҳои гуногуни корхонаҳо (консерн, консорсиум, ассотсиатсияҳои ҳочагидорӣ), мақомотҳои ҳокимиюти идоракунӣ, шаҳрвандони хориҷӣ, корхонаҳову давлатҳои хориҷӣ, фаъолияти муштараки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷӣ, корхонаҳои муштарак амалӣ карда шавад.

Объекти фаъолияти инвеститсионӣ ин: корхонаҳои нав ташкилшуда, таҷдидшудаи ҳама соҳаҳо ва баҳшҳои ҳочагии ҳалқ новобаста аз шакли моликият мебошад.

Санади асосии ҳукуқие, ки муносибати тарафҳои фаъолияти инвеститсиониро танзим менамояд, шартнома мебошад. Таркиби шартнома, интихоби шарик, шартҳои амалисозии фаъолияти инвеститсионӣ ба салоҳияти истисноии иштирокчиёни фаъолияти инвеститсионӣ (албатта дар доираи қонунгузории амалкунанда) мебошад.

Сиёсати инвеститсионӣ қисми таркибии сиёсати иқтисодӣ буда, низоми чораҳое, ки ҳаҷм, соҳтор ва самти маблағгузориҳо, инкишофи фондҳои асосӣ ва навсозии онҳо дар асоси дастовардҳои навтарини илму техника, муайянро менамоянд. Бо ёрии он самтҳои афзалиятнок интихоб ва марказонидани сармояву баландбардории самаранокии онҳо амалӣ карда мешавад.

Барои вусъат додани фаъолнокӣ ва таъмини боздеҳӣ ҳақиқии инвеститсияҳо бояд нигариши нави концептуали таҳия карда шавад, ки гузаронидани ҳисобгириҳои илман асоснокро талаб менамояд. Зимнан бояд:

- а) тағиирот дар ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшаванда ва талабот ба онҳо аз рӯи номгӯ ва таркиб таъмин карда шавад;
- б) тағииротҳои имконпазир дар нарх ва захираҳои истеҳсолии он ба инобат гирифта шавад;
- в) пастшавии харочоти доимӣ ҳангоми зиёдкунии ҳаҷми истеҳсолот таъмин карда шавад;
- г) ҷорисозии дастовардҳои илму техника барои баландбардории рақобатпазирии маҳсулот ба инобат гирифта шавад.

Баҳодиҳии лоиҳаи инвеститсионӣ дар ҷабҳаи иқтисодӣ ва молиявӣ бештар мувофиқӣ мақсад мебошад. Дар расми 23.1. нишондиҳандаҳо ва усулҳои баҳодиҳии лоиҳаи инвеститсионӣ нишон дода шудааст.



Расми 23.1. Намуд ва нишондиҳандаҳои баҳодиҳии лоиҳаҳои инвеститсионӣ

Ҳар як сармоягузор пеш аз он, ки воситаҳои худро сармоягузорӣ намояд дар назди худ чунин саволгузорӣ мекунад: Кай воситаҳои гузашташударо боз пас гирифтан мумкин аст?; Оё ӯ даромад мегирад ё на?; Қадом самти маблағгузориро бояд интихоб намуд?

Ба саволҳои мазкур танҳо бо ёрии ҳисоби нишондиҳандаҳо, ки самаранокии инвеститсияҳоро тавсиф медиҳанд, ҷавоб ги-

рифтан имконпазир аст. Ин нишондиҳанадаҳо зариби худхариди ҳарочоти сармоя ва мӯҳлати худхарид, ки бо формулаи зерин ҳисоб карда мешаванд, ба ҳисоб мераванд:

$$Z_{x.c.} = \frac{\Phi_c + I_c}{C_i},$$

ки ин ҷо:

$Z_{x.c.}$ – зариби худхариди сармоягузорӣ;

Φ_c – фоидай солона;

I_c – истеҳлоқи солона;

C_i – сармоягузории ибтидой.

Бартарияти ин нишондиҳанда дар он аст, ки ба воситаи он лоиҳаҳоро миёни ҳам муқоиса намудан қулай мебошад ва дар бораи фоиданокии онҳо маълумот медиҳад. Камбудии нишондиҳанда дар он аст, ки дар шароити таваррум, масалан, маблағи як сомонии имрӯз гузашташаванд ба маблағи як сомонии рӯзи дигар баробар нест ва аз ин лиҳоз фарқияти байни даромад аз фурӯш ва воситаҳои пардохтпазир ба ҳисоб гирифта намешаванд. Бинобар ин бояд ба лоиҳаҳое диққат дод, ки дараҷаи баланди ин зарибро таъмин менамоянд.

$$M_x = \frac{I_{ибт.}}{D_c},$$

ки ин ҷо:

M_x – мӯҳлати худхарид;

$I_{ибт.}$ – инвеститсияҳои ибтидой;

D_c – даромадҳои пулии солона.

Бартарияти ин нишондиҳанда дар он аст, ки дар бораи таваккали сармоягузорӣ маълумот медиҳад, яъне дар ҳолате, ки он аз нуқтаи назари худхарид дар мӯҳлати муайян баҳо дода шавад. Камбудии ин нишондиҳанда дар он зоҳир мешавад, ки якум, арзиши тафйирёбандаи пулро дар вақт ба инобат намегирад; дуюм, даромадҳоеро, ки байд аз худхариди инвеститсия ба даст меоянд, инъикос наменамояд; сеюм, дар бораи фоиданокии инвеститсия маълумот намедиҳад.

Барои бартарафсозии ҳадди аққал қисмати камбудииҳои қайдшуда нишондиҳандаҳо бо назардошти дисконтиронӣ, яъне бо назардошти арзишнокии маблағи як сомонии имрӯза ва фардоина муайян карда мешаванд. Дар ин ҷо сухан дар бо-

раи таваррум намеравад, балки дар бораи он, ки маблағи як сомонӣ дар бизнес бояд даромад орад, бинобар ин маблағи як сомонии имрӯз ба истеҳсолот гузошташуда, фардо ба як сомонӣ ва ҷамъи даромад баробар аст. Аз ин рӯ, ҳар қадаре, ки меъёри даромаднокии як сомонӣ баланд бошад, ҳамон қадар як сомонии фардоина аз имрӯза арzonтар аст.

Барои ҳисоби баробараарзиши пулҳо имрӯза ва фардоина фомулаи зерин истифода бурда мешавад:

$$K_{\text{диск}} = \frac{1}{(1+K\Phi)^q},$$

дар ин ҷо:

$K\Phi$ – суръати тағирии арзишнокии пулҳо (одатан, дар дараҷаи фоизи миёнаи қарзҳои бонкӣ ҳисоб карда мешавад);

q – рақами тартибии сол аз лаҳзай ибтидоии инвеститсияҳо.

Барои интихоби самти нисбатан оқилонаи сармоягузорӣ истифодаи ранжиронии ҳамаи вариантҳои инвеститсия бо тартиби камшавии фоиданокӣ, тавсия мешавад. Ба сифати нишондиҳандаи фоиданокӣ зарibi фоиданокӣ истифода карда мешавад:

$$Z_\phi = \frac{M_{\text{д.о.}}}{M_{\text{а.и.}}},$$

ки ин ҷо:

Z_ϕ – зарibi фоиданокӣ;

$M_{\text{д.о.}}$ – маблағи даромадҳои овардашуда;

$M_{\text{а.и.}}$ – маблағи даромадҳои овардашуда барои амалисозии лоиҳаи инвеститсионӣ.

Маблағҳои даромади овардашуда ин фоидаҳои оянда аз амалисозии лоиҳаи мазкури инвеститсионӣ бо истифодаи зарibi дисконтиронӣ мебошад. Бо чунин тарз, инчунин, ҳароҷоти пулиро барои амалисозии лоиҳаи инвеститсионӣ ҳисоб мекунанд. Ин ҳисобҳо бояд танҳо дар он ҳолат амалӣ карда шаванд, ки агар мӯҳлати амалисозии лоиҳа аз як сол зиёд бошад.

Бо истифода аз зарibi фоиданокӣ, бояд ҳамон лоиҳаҳоеро интихоб намуд, ки зарibi мазкур зиёд ва ё баробари 1 бошад. Истифодаи зарibi фоиданокӣ имконият медиҳад, ки қарори асоснок қабул карда шавад ва маҳсусан барои корхонаҳое, ки

бояд зудтар қарзхояшонро баргардонида фоида гиранд, судбахш аст.

23.2. Нақшагирий ва сарчашмаҳои сармоягузории истеҳсолот

Чараёни такрористеҳсоли воситаҳои асосии корхона омили муҳимтарини афзудани иқтидорҳои истеҳсолӣ, ташкил ва инкишофи фондҳои асосӣ мебошад, ки ҳамчун қисмати ҳақиқии инвеститсия пешниҳод карда мешавад. Соҳтмони асосӣ ҳама марҳилаҳои ташаккули фондҳои асосӣ, шурӯъ аз лоиҳакаши то ба истифода додани онро дар бар мегирад. Он бо роҳи соҳтани корхона ва объектҳои нав, васеъсозӣ, таҷдид ва азnavмучаҳ-ҳазонии техникии он амалий карда мешавад.

Ба соҳтмони нав, одатан, соҳтани корхонаҳои нав, бино, иншоот, ки дар майдонҳои нав ва мувофиқи лоиҳаҳои маҳсус соҳкта шудаанд, доҳил мешаванд. Васеъсозии корхонаҳои амалкунанда соҳтани навбатҳои нав ва ё мұчтамаҳои истеҳсолии иловагӣ аз рӯи лоиҳаи нав; соҳтан ва ё васеъсозии коргоҳҳои мавҷудаи асосӣ, ёрирасон ва хизматрасони истеҳсолотро дар бар мегирад. Он дар ҳудуди корхонаи амалкунанда ва ё масоҳатҳои наздики он амалий карда мешавад. Таҷдид (реконструкция) ин азnavтачҳизонии пурра ё қисмии корхонаи амалкунанда бо ивазкунии таҷҳизоти маънаван ва ҷисман фарсу-дашуда бо роҳи механиконӣ ва автоматиқунонии истеҳсолот, бартарафсозии нобаробарӣ дар ҷузъҳои технологӣ ва ҳадамоти ёрирасон мебошад. Ҳангоми таҷдид соҳтмони коргоҳҳои нав бар ивази коргоҳҳои кӯҳна дар назар дошта мешавад. Азnavмусаллаҳонии техникӣ маҷмӯи чорабиниҳое мебошад, ки баландбардории дараҷаи техникии истеҳсолоти алоҳидаро бо роҳи автоматиқунонии ҷараёнҳои истеҳсолӣ, тақмил ва ивазкунии таҷҳизотҳои кӯҳна, беҳсозии ташкил ва соҳтори истеҳсолот дар бар мегирад. Он барои баландбардории дараҷаи илмӣ-техникии истеҳсолот, иқтидорҳои истеҳсолӣ ва беҳтарсозии сифати маҳсулот равона карда шудааст.

Ба таркиби маблағгузориҳо ҳарочоти зерин доҳил мешаванд:

- ҳарочоти ҷустуҷӯҳои геологӣ, кофтуковӣ ва лоиҳавӣ;
- ҳарочоти корҳои соҳтмонӣ-vaslgarӣ;

- харидани таҷҳизот, олот ва инвентарҳое, ки ба фондҳои асосӣ дохил мешаванд;
- ҳароҷоти нигаҳдории роҳбаријати корхонаҳои соҳташаванди ва омодасозии кадрҳо.

Вазни қиёсии ҳароҷоти алоҳида дар ҳаҷми умумии маблағгузориҳо соҳтори он номида мешавад. Соҳтори соҳавӣ (нақши ҳар як соҳа, сармояғунҷоиши истеҳсолоти алоҳидаи он, ҳиссаи ҳароҷоти соҳаҳои алоҳида дар ҳаҷми умумии маблағгузориҳо), технологӣ (ҳиссаи ҳароҷот барои корҳои соҳтмонӣ-васлгарӣ, ҳариди таҷӯзот, олот ва ғайра) ва тақрористеҳсолии (шакли тақрористеҳсоли фондҳои асосиро ифода мекунад) маблағгузориҳоро фарқ мекунанд.

Соҳтмони асосӣ тавассути пешбурди корҳо дар шакли пудратӣ ва ҳочагидорӣ амалӣ карда мешавад. Дар шакли пудратӣ корҳои соҳтмонӣ-васлгариро ширкати маҳсуси субпудратчӣ дар асоси шартнома бо супоришгар иҷро менамояд. Пудратчӣ барои иҷрои ҳамаи корҳои соҳтмонӣ-васлгарӣ ва ба истифода додани он ҷавобгар аст. Дар шакли ҳочагидорӣ ҳамаи корҳоро коргарони корхона иҷро мекунанд.

Усули пудратӣ афзалиятҳои зиёд дорад. Ташкилотҳои маҳсуси соҳтмонӣ хуб муҷаҳҳаз гардонида шуда, базаи техникии маҳсус, ҳайати баландиҳтиносси коргариҷа ва таҷрибаи бойи амалисозии корҳои соҳтмонӣ доранд.

Ҳамзамон, агар ҳаҷми кор на он қадар зиёд бошад истифодаи усули ҳочагидорӣ қулай ва арzon мебошад. Дар соҳаҳои мавсимиҷ ин усул имконият медиҳад кадрҳои худӣ дар марҳилаи байнимавсимиҷ истифода карда шаванд.

Сарчашмаҳои инвеститсия ба худӣ ва ҷалбкардашуда чудо мешаванд. Воситаҳои худии корхона қисми фоида ва боздоштҳои истеҳложиро дар бар мегирад. Барои ин мақсадҳо дар корхона фонди андӯҳт ташкил карда мешавад. Ин фонд аз ҳисоби ҳиссаҷудокунӣ аз фоида, ҳиссаҷудокуниҳои истеҳложӣ, арзиши амволи соқитшуда ва ғайра ташаккул мейбад.

Ба воситаҳои ҷалбшуда – қарзҳо (давлатӣ, тиҷоратӣ, аз ҷумла байналхалқӣ), инчунин, иштироки ҳиссавӣ ё дар сармоя бо роҳи ҷойгиркунонии озоди саҳмия дар бозори қоғаҳои қимматнок ва ё паҳнкунии пӯшидаи саҳмияҳо, ва ғайра дохил

мешаванд. Дар ҳолатҳои истиснӣ сарчашмаҳои марказонидашуда низ метавонанд ҷой дошта бошанд.

Дар шароити бозор сохтори маблағгузориҳо тағиیر ёфта, дар он ҳиссаи инвесторҳои хусусӣ зиёд мегардад.

Нақшагирии инвеститсияҳо қисми таркибии бизнес-нақша мебошад. Вазифаи муҳимтарини он ташкил ва инкишоф додани иқтидори истеҳсолӣ бо роҳи моддигардонии харочоти яквақта ва табдили он ба бино, иншоот, мошин ва таҷҳизот, ашёи хом, масолех ва дигар унсурҳои фондҳои асосӣ ва гардон ба ҳисоб меравад.

Нақшагирии маблағгузориҳо асосноккунии ҳатмии техникий-иқтисодии харочоти яквақта ва баҳодиҳии самаранокии онро талаб менамояд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ самаранокии маблағгузориҳо дар асоси усулҳои коркард ва тавсияшаванда дар низоми марказонидашудаи идоракунӣ, муайян карда на-мешаванд.

23.3. Самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ

Маблағгузориҳо яке аз захираҳои муҳим ва ҳамзамон маҳдуде мебошанд, ки барои рушди иқтисодӣ ва зиёдкунии ҳаҷми маҳсулоти барои ҷамъият зарур заминаи моддӣ муҳайё мекунанд. Бинобар ин, ба самти маблағгузориҳо бояд диққати маҳсус дода шавад. Ин аз корхона тақозо менамояд, ки сиёсати муқаммали инвеститсионӣ дошта бошад. Дар ин замина корхонаро зарур аст, ки самтҳои афзалиятноки инкишофи илмӣ-техникро интихоб намуда, самаранокии иқтисодии самти интихобнамудаашро муайян созад.

Чунин баҳодиҳӣ дар марҳилаи нақшагирий ва лоиҳакаши ӯзаронида мешавад. Вобаста аз мақсадҳо бузургии умумии са-марai дар натиҷаи амалисозии маблағгузорӣ ба даст меомада ва самаранокии умумӣ ва қиёсии он ҳисоб карда мешавад.

Корхонаи амалкунанда барои муайянкунии самаранокии инвеститсияҳо аз нишондиҳандаҳои самаранокии маблағгузориҳо аз ҷорисозии техника ва технологияи нав ба истеҳсолоти намуди нави маҳсулот истифода мекунад. Бинобар ин, бояд мағҳумҳои «самараи иқтисодӣ» ва «самаранокии иқтисоди»-ро бояд дақиқ фарқ намуд.

Самараи иқтисодӣ ин натиҷаи ниҳоии судманди истеҳсолот, кор, идоракунӣ, ҷорикуни техника ва технологияи нав, ташкили меҳнат, беҳтаркуни сифати маҳсулот ва ғайра мебошад. Самара метавонад дар сарфай ашёи хом, сӯзишворӣ, масолеҳҳо, кувваи барқ, ҳароҷоти меҳнатӣ, захираҳои меҳнатӣ, васеъсозии ҳаҷми истеҳсолот, иқтидорҳои истеҳсолӣ, суръати гардиши воситаҳо ва инчунин, ихтизори ҳар гуна талафотҳо инъикос ёбад.

Самаранокии иқтисодии фаъолияти субъектҳои ҳоҷагидорӣ ин маҷмӯи нишондиҳандаҳои ҷамъбастие мебошад, ки натиҷаҳои ниҳоии инкишофи ҳоҷагии ҳалқ, соҳаҳо, минтақа, корхона ва ё истеҳсоли маҳсулот, қашф ва ҷорикуни инноватсияро инъикос мекунад. Дар ин ҷо истифодаи ду нишондиҳандаи зерин имконпазир аст.

Мӯҳлати ҳудхариди ҳароҷоти капиталий барои техникаи (технологияи) нав:

$$T_x = \frac{Z_{\text{кап}}}{\Phi_c},$$

дар ин ҷо:

T_x – мӯҳлати ҳудхариди ҳароҷоти капиталий, сол;

Φ_c – фоидаи соғи солона, ки аз амалисозии лоиҳаи инвеститсионӣ гирифта шудааст;

$Z_{\text{кап}}$ – ҳароҷоти капиталий.

Зариби самаранокии ҳароҷот ($Z_{\text{сам}}$) барои техникаи (технологияи) нав, (нишондиҳандаи баръакси мӯҳлати ҳудхарид):

$$Z_{\text{сам}} = \frac{\Phi_c}{Z_{\text{кап}}} = \frac{1}{T_x},$$

Нишондиҳандаи мазкур баъзан зариби даромаднокии маблағузориҳо ба техникаи нав номида мешавад.

Ҳароҷоти капиталий ҳангоми ҷорисозии техникаи нав ($Z_{\text{кап}}$) ба воситаи нархи мошин ($H_{\text{мош}}$), ҷузъҳои такмилдиҳанда ($H_{\text{тт}}$), ҳароҷоти ҳамлу нақл ва васли мошин (Z_h) ва маблағи воситаҳои гардони иловагӣ, ки бо ҷорисозии мошин алоқаманданд ($B_{\text{ҳи}}$), бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$Z_{\text{кап}} = H_{\text{мош}} + H_{\text{тт}} + Z_h + B_{\text{ҳи}} - M_{\text{фур}}.$$

Агар ҳангоми ҷорикуни техникаи нав ивазшавии техникаи кӯҳна ба вуҷуд ояд, пас маблағи аз фурӯши он ба даст омада

($M_{\text{фур}}$) аз маблағи умумій тарқ карда мешавад. Дар ҳолате, ки машиның күнә фурұхта намешавад, худхарид нашудааст ва дар фонди истекологиялық арзиси ибтидои худро барқарор накардааст, арзиси боқимондаи он ба ҳарочоти капиталдың ҳангоми өнерсозии техникаи науқамроқ карда шуда, машиның науқары корхонаро вобаста ба он барқарор мекунад.

Аз рұй қоюда ҳарочот барои харид ва өнерсозии техника бо фойдаи иловага худхарид карда мешаванд, ки самараи (C_c) он өннин ҳисоб карда мешавад:

а) ҳамчун фарқияти нарын моли истексолшуда ва фурұхташуда

$$C_c = (H_{\text{нав}} - H_{\text{пеш}}) \cdot Q_{\text{нав}},$$

дар ин чо: C_c – самараи иқтисодии солона; $H_{\text{нав}}$ – нарын маңсулот баъди ворид кардани лоиҳа; $H_{\text{пеш}}$ – нарын маңсулот пеш аз өнер кардани лоиҳа; $Q_{\text{нав}}$ – ҳаџми солонаи фурұш баъд аз өнер кардани лоиҳа.

б) ҳамчун фарқият дар ҳарочоти истексолӣ

$$C_c = (A_{\text{пеш}} - A_{\text{нав}}) \cdot Q_{\text{нав}},$$

дар ин чо: $A_{\text{пеш}}$, $A_{\text{нав}}$ – арзиси аслии воҳиди маңсулот то ва пас аз өнерсозии лоиҳаи инвеститсионӣ.

Муқобилгузории $Z_{\text{сам}}$ ва C_c имконият медиҳад мұхлати худхариди техникаи науқарда боздеҳи маблағи ҳар як сомонии корхонаро барои хариди машиның науқарда ҳисоб намоянд.

Дар таҷрибаи ҳочагидорӣ корхона бо вазъияте рӯ ба рӯ мегардад, ки имконияти интихоби машинаҳои науқарда миёни якчандто мавҷуд аст.

Дар ин ҳолат, усули муқоисаи вариантынан аз рӯи мұхлати худхарид, балки аз рӯи ҳарочоти ба амал овардашуда ($Z_{\text{хо}}$) пешниҳод карда мешавад:

$$Z_{\text{хо}} = A_i + Z_{\text{кан } i} \times Z_{\text{сам меъ.}} \rightarrow \min.$$

дар ин чо: A_i – арзиси аслии қиёсий маңсулот ҳангоми амалисозии лоиҳаи мазкур; $Z_{\text{кан } i}$ – ҳарочоти капитали қиёсий, ки бо амалисозии лоиҳаи мазкур алоқамандаст; $Z_{\text{сам меъ.}}$ – зариби меъёрии самаранокӣ.

Чунин зариби меъёрии самаранокии иқтисодӣ дар давлатҳо ҳангоми молиякунонии давлатӣ ва буҷетии лоиҳаҳои инноватсионӣ истифода карда мешавад.

Дар давраи гузашта зариби меъёрии самаранокии техникаи нав дар як қатор соҳаҳо ҳудуди аз 0,1 то 0,5, бо ҳисоби миёна барои хоҷагии халқ – 0,15 % муқаррар карда шуда буд, ки мӯҳлати максималии ҳудхаридро аз 10 то 12 сол ва бо ҳисоби миёна 6 солро пешбинӣ менамуд. Дар шароити бозор бошад нақши зариби меъёриро, меъёри дисконт ичро менамояд.

Ҳангоми таҳлили самаранокии техникаи нав зарур аст имкониятҳои техникӣ ва нархи он муқобил гузашта шаванд.

Агар ҳисоб кардани беҳшавии як қатор бузургиҳои техникӣ ва истифодабарӣ душвор бошад, пас нишондиҳандай зариби баробарвазнӣ (эквивалентӣ) истифода карда мешавад. Зариби мазкур таъсири нишондиҳандоҳои миқдориро ба дараҷаи самаранокии иқтисодӣ муайян мекунад. Зариби баробарвазнӣ барои ҳар як намуди техникаи нав алоҳида ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҷо бо роҳи экспертиз аз рӯи маҷмӯи нишондиҳандоҳои сифатӣ бо истифодаи усули баллӣ самаранокии иқтисодӣ муайян карда мешавад.

Тартиби ҳисоби зариби баробарвазнӣ чунин аст:

1. Барои варианти қаблӣ ва нави техника номгӯи нишондиҳандоҳои сифатии хос, ки фарқияти техникаи навро аз қаблӣ ифода мекунад, тартиб дода мешавад. Барои ҳар як нишондиҳандай сифат аз рӯи варианти қаблӣ ва нав бузургиҳои шартии дараҷаи он бо воҳидҳои натуралӣ муқаррар карда шуда, таносуби онҳо ҳисоб карда мешавад;
2. Барои ҳар як нишондиҳандай сифат ҳайяти экспертиз бузургии онро, ки аз 0 то 1 холгузорӣ мешавад, муқаррар менамояд;
3. Мувофиқӣ вазни қиёсии ҳар як нишондиҳанда дар суммаи умумии ҳолҳо зариби меъёрии вазндорӣ барои ҳар як нишондиҳанда муқаррар карда мешавад, ки суммаи он бояд ба 1 баробар бошад;
4. Зариби баробарвазнӣ барои ҳар як нишондиҳанда бо роҳи зарбӯни бузургии таносуби нишондиҳандоҳо дар ҷенкунии натуралӣ ба зариби меъёрии вазндорӣ муайян карда мешавад.
5. Зариби муайянкардашудаи баробарвазнӣ бо роҳи ҷамъқунии зарибҳои алоҳидаи он аз рӯи ҳама нишондиҳандоҳо муайян карда мешавад. Дар ин ҷо бояд зариби мазкур баланд

нишон дода нашавад, чунки дар ҳолати баръакс ин ба ҷорисозии техникии гарон ва қабули қарорҳои бесамар мусоидат мекунад. Зарур аст, ки аҳамияти зариби мазкур аз ҷониби тарафҳои манфиатдор тасдиқ карда шавад.

Дар ин ҳолат, формулаи самаранокии қиёсӣ намуди зеринро мегирад:

$$Z_{x\text{бм}} = A_{i\bar{b}} + Z_{\text{кап.}i\bar{b}} \times Z_{\text{сам.}м\text{ет.}} \times \alpha_{\text{ЭКВ}},$$

дар ин ҷо: $Z_{x\text{бм}}$ – ҳароҷоти овардашуда ба воҳиди маҳсулоти варианти қаблӣ; $A_{i\bar{b}}$ – арзиши аслии воҳиди маҳсулоти варианти қаблӣ бо назардошти ҳисоби истеҳлоқ аз зиёдшавии суммаи маблағгузориҳо бо истифода аз $\alpha_{\text{ЭКВ}}$; $Z_{\text{кап.}i\bar{b}}$ – ҳароҷоти капиталий ба воҳиди маҳсулоти варианти қаблӣ.

23.4. Лизинг ҳамчун шакли фаъолияти инвестиционӣ

Иchorai молиявӣ (лизинг) – маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки вобаста ба икрои шартномаи иchorai молиявӣ, аз ҷумла, ҳариди предмети иchorai молиявӣ, ба вучуд меоянд.

Предмети лизинг – метавонад ҳама гуна ашёву анҷоми ғайриистеъмолӣ, аз ҷумла, корхонаҳо ва дигар маҷмӯи амволӣ, бино, иншоот, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт ва дигар амволи манқул ва ғайриманқуле бошанд, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд.

Предмети иchorai молиявӣ наметавонад қитъаҳои замин ва дигар объектҳои табиӣ ва инчунин, амволе бошад, ки гардиши озоди он маҳдуд карда шудааст ё барои он тартиби маҳсуси муомилот муқаррар гардидааст.

Субъекти лизинги анъанавӣ се шахси асосӣ ба ҳисоб мераванд:

а) иҷорадех, – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки аз ҳисоби маблағҳои ҷалбгардида ё худӣ дар ҷараёни татбиқи шартномаи иchorai молиявӣ амволро ба моликият меҳарад ва онро ба сифати предмети иchorai молиявӣ ба иҷорагир ба ивази маблағи муайян ба мӯҳлату шартҳои муайян барои соҳибӣ ва

истифодаи муваққатӣ бо гузаштан ё нагузаштани ҳуқуқи моликият ба предмети иҷораи молиявӣ ба иҷорагир медиҳад;

б) иҷорагир – шаҳси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки мутобиқи шартномаи иҷораи молиявӣ вазифадор аст, предмети иҷораи молиявиро ба ивази маблағи муайян ба мӯҳлат ва бо шартҳои муайян барои соҳиби ҷаҳони муваққатӣ қабул намояд;

в) фурӯшанд – шаҳси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки мутобиқи шартнома амволеро, ки предмети иҷораи молиявӣ ҳисоб мешавад, ба иҷорадеҳ дар мӯҳлати шартгардида мефурӯшад. Фурӯшанд ҳамзамон метавонад дар доираи як муносибати ҳуқуқии иҷораи молиявӣ ба сифати иҷорагир баромад намояд.

Субъекти иҷораи молиявӣ метавонанд резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд.

Дар ҳолатҳои муайян шумораи иштирокчиён то ба шашхафт мерасад, ки ин аз ҳисоби пайвастшавии миёнаравони гуногун байни субъектҳои лизинг (ширкатҳои брокерӣ, трастӣ, молиявӣ ва ғайра) ба миён меояд. Дар вақте ки таъминкунанда ва лизингдиҳанда ҳамон як шаҳс бошад, пас шумораи иштирокчиён ба ҳадди камтарин, яъне ду нафар расонида мешавад. Дар ин ҳолат ба сифати лизингдиҳанда филиал ва ё ширкати фаръии корхонаи истеҳсолкунандаи таҷӯзот ва ё зерсоҳтори он, ки ба масъалаи пешкаш намудани моли корхона дар бозор тавассути лизинг машғул аст, баромад мекунад.

Намудҳои асосии лизинг ин: лизинги молиявӣ, баргаштпазир ва фаврӣ мебошад. Лизинги молиявӣ дорои ҳусусиятҳои зерин аст: лизингдиҳанда амволи лизинггиранда таъин карданро меҳарад; мӯҳлати лизинг бо мӯҳлати истеҳлоқи пурраи предмети лизинг баробар ва ё зиёд аст; лизингдиҳанда аз ҳисоби пардохтҳои лизингӣ арзиши амволро барқарор намуда, ғоида мегирад; предмети лизинг баъд аз ба итном расидани мӯҳлати лизинг ва ё пурра пардохтани маблағи он ба ихтиёри лизинггиранда мегузарад, агар тартиби дигаре дар шартномаи лизинг пешбинӣ нашуда бошад; лизинггиранда ҳуқуқ дорад бевосита ба фурӯшанд оиди сифат, мӯҳлат ва ғайра талабот пешниҳод кунад.

Лизинги баргаштпазир як намуди лизинги молиявй буда, дар он фурӯшандай предмети лизинг ҳамзамон лизинггиранда ба ҳисоб меравад.

Лизинги фаврӣ хусусиятҳои зеринро дорад: лизингдиҳанда бо таваккали худ амволро барои гузаронидани созиш меҳарад; мӯҳлате, ки амвол ба лизинг дода мешавад дар асоси шартнома муайян карда мешавад; бо ба итмол расидани мӯҳлати шартномаи лизингӣ амвол ба лизингдиҳанда баргардонида мешавад, ки ў метавонад предмети мазкурро минбаъд низ ба лизинг диҳад.

Шартномаи лизингӣ метавонад хизматрасонии иловагиро низ дар бар гирад. Ҳангоми мувофиқа бо лизингдиҳанда предмети лизинг дар асоси шартнома метавонад ба сублизинг дода шавад.

Хусусияти асосии лизинг ин муносибат оиди додани амвол ба соҳибӣ ва истифодаи муваққатӣ мебошад. Хариду фурӯш дар ин ҷо нақши ёрирасон дошта, метавонад амволро заминагузор бошанд ва ё маҷмӯи муносибатҳои лизингиро ҷамъаст намояд.

Дар назарияи иқтисодӣ лизинг ин сармоягузории воситаҳо ба сармояи асосӣ аз рӯи принсипи баргаштпазирӣ, на дар шакли пулӣ балки дар шакли моддӣ, яъне амволи ба истифода додашаванда мебошад. Дар ин ҷо лизингдиҳанда ба лизинггиранда хизмати молиявй мерасонад: лизингдиҳанда амволро харида барои истифода ба лизинггиранда медиҳад ва аз ҳисоби пардохтҳои лизинггиранда ҳароҷоти онро мепӯшонад. Ҳамин тавр, шартномаи лизингӣ бо шартҳои мӯҳлатнокӣ, баргаштпазирӣ ва пардоҳт дар намуди комиссия барои пешниҳоди хизматҳои расонидашаванда амалӣ карда мешавад. Бинобар ин, лизинг ин қарзи молии дар шакли амвол ба истифода додашаванда мебошад.

Лизинг аз рӯи шакли ташкил ба қарзи тиҷоратӣ, ки ба таври молӣ дода мешавад, монанд мебошад. Аммо миёни онҳо фарқият мавҷуд аст.

1. Аз рӯи муносибати моликият. Дар лизинг ҳуқуқи истифодаи амвол аз ҳуқуқи соҳибияти он ҷудо карда мешавад. Баъди

ба итмомрасии шартномаи лизингӣ амволу ё ба соҳибаш баргардонида мешавад ва ё лизинггиранда онро меҳарад. Дар қарзи тиҷоратӣ на танҳо ҳуқуқи истифода, балки ҳуқуқи соҳибият низ ба харидор дода мешавад.

2. Аз рӯи баҳамалокамандии шартномаи тиҷоратӣ ва қарзӣ. Шартномаи қарзӣ танҳо бо сабабе мавҷуд аст, ки хариду фурӯш ба амал омадааст. Лизинг бошад на ҳама вақт бо харид амвол оғоз мегардад ва на ҳамеша бо фурӯши он анҷом мепазирад.

3. Аз рӯи шакли пардохти қарз. Қарзи тиҷоратӣ дар шакли молӣ дода шуда, дар шакли пулӣ пардохт карда мешавад. Лизинг бошад дар шакли молӣ пешниҳод шуда, на ҳама вақт бо пул, балки дар шакли ибтидой ва ё бо маҳсулоти дар ин дастгоҳ истеҳсолшуда пардохт карда мешавад.

4. Аз рӯи тӯлонияти шартнома. Қарзи тиҷоратӣ кӯтоҳмуддат буда, шартномаи лизингӣ метавонад миёна ва ё дарозмуддат бошад.

Лизинг нисбат ба қарзи бонкӣ як қатор афзалият дорад:

1. Шартномаи лизингро дастрас намудан осонтар буда, нисбат ба қарзи бонкӣ кафолати иловагиро талаб намекунад. Яъне худи амволи додашаванд ба сифати таъмини қарз баромад мекунад. Дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадориҳояш, лизингдиҳанда амволро боз пас мегирад.

2. Шартномаи лизингӣ нисбат ба қарз, ки мӯҳлат ва андозаи пардохтро муқаррар месозад, нисбатан қулайтар аст. Дар лизинг низоми пардохти барои истифодабаранд қулай метавонад интихоб карда шавад. Ҳатто имконияти бо маҳсулоти аз истифодаи объекти лизинг истеҳсолшуда падохт намудан мавҷуд аст. Таваккали пиршавии таҷхизот пурра дар масъулияти лизингдиҳанда мебошад, vale истифодабаранд имконият дорад бо мақсади баландбардории ҳосилнокии меҳнат онро навсозӣ кунад. Воситаҳое, ки аз истифодаи лизинг озод мешаванд, ба самтҳои дигар равона карда мешаванд.

3. Лизинг қарздиҳии пурраро дар назар дошта, шуруи фаврии пардохтҳоро тақозо намекунад.

Вазифаҳои зерини лизингро фарқ мекунанд:

1. Вазифаи молиявй, яъне пардохти пурраи яквақтаи арзиш амвол аз ҳисоби воситаҳои худӣ ва ё ҷалбшуда лизинггирандаро озод менамояд.

2. Вазифаи истеҳсолии лизинг дар он ифода меёбад, ки мастьалаҳои истеҳсолӣ тавассути истифодаи муваққатии мошинҳои қимматбаҳо ҳал карда мешаванд.

3. Вазифаи фурӯш ин васеъсозии доираи истеъмолкунандагон ва азхудкунни бозорҳои нави фурӯш; ҷалби нафароне, ки амволи мазкурро яқу якбора ҳаридан наметавонанд.

4. Вазифаи гирифтани имтиёзҳои андозӣ ва истеҳлоқӣ якчанд ҳусусиятҳо дорад:

- амволи мувофиқи лизинг гирифташуда, мувофиқи ризояти ҷонибҳо дар лизинги фаврӣ ва аз рӯи лизинги молиявӣ дар тавозуни истифодабарандан нишон дода намешавад, чунки ҳуқуқи соҳибмулки ба лизингдиҳанда тааллуқ дорад;

- пардохти ичора ба арзиши аслии маҳсулоти (хизмати) истеҳсолшавандан доҳил карда мешавад, ки ин андозбандии фоидаро камтар мегардонад;

- истифодаи истеҳлоқи суръатфизо, ки на дар заминаи мӯҳлати хизмати объекти лизинг, балки вобаста аз мӯҳлати шартнома ҳисоб карда мешавад, андозбандии фоидаро кам гардонида, навсозии амволро метезонад.

Лизинг инчунин вобаста ба нишонаҳои зерин тасниф карда мешавад:

1. Вобаста аз таркиби субъектҳои шартнома лизингӣ:

- лизинги мустақим, вақте, ки таъминқунанда (истеҳсолкунанда) худаш объектро ба лизинг медиҳад;
- лизинги ғайримустақим, интиқоли объекти лизинг тавассути миёнарав амалий карда мешавад;
- лизинги баргаштпазир вақте, ки соҳиби амвол онро ба лизингдиҳандаи оянда фурӯхта, минбаъд амволи мазкурро ичора мегирад.

2. Аз рӯи намуди амвол: лизинги манқул (мошина, таҷҳизот) ва ғайриманқулро (замин, бино, иншоот) аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

3. Аз рӯи дараҷаи худхариди амволи лизинг ба: бо худхариди пурра (вақте ки дар мӯҳлати як шартнома арзиши пурраи амволи ичора пардоҳт карда мешавад) ва бо худхариди нопурра чудо мешавад.

Ба лизинги бо худхариди пурра лизинги молиявӣ ва баргаштпазир доҳил мешавад. Ба лизинги бо худхариди нопурра лизинги фаврӣ доҳил мешавад.

4. Аз рӯи ҳаҷми хизматрасонӣ: лизинги соф, вақте ки хизматрасонии пурраи амволро лизинггиранда ба зиммаи худ мегирад; лизинг бо маҷмӯи пурраи хизматрасонӣ, маҷмӯи пурраи хизматрасонии амволро лизингдиҳанда ба ӯҳда мегирад; лизинг бо қисмати маҷмӯи хизматрасонӣ; лизинги генералӣ вақте ки иҷорагиранда метавонад бе шартномаи иловагӣ номгӯи таҷӯзоти иҷоравиро зиёд кунад.

5. Аз рӯи бахши бозор: лизинги доҳилӣ (ҳама иштирокчиён аз як давлат) ва лизинги берунӣ (ҷонибҳо ғайрирезидентанд). Бозори беруна метавонад содиротӣ бошад (лизинггиранда дар хориҷа бошад) ва воридотӣ бошад (лизингдиҳанда дар хориҷа бошад).

6. Аз рӯи мӯҳлатнокӣ лизинг ба: кӯтоҳмуддат (камтар аз якуним сол), миёнамуддат (аз якуним то се сол) ва дарозмуддат (аз се сол боло) чудо мешавад.

7. Нисбат ба имтиёзҳои андозӣ ва истеҳлоқи лизинг ба қалбакӣ ва ҳақиқӣ чудо мешавад. Дар лизинги қалбакӣ шартнома ҳусусияти қаллобӣ дошта, барои гирифтани имтиёзҳои андозӣ ва истеҳлоқӣ нигаронида шудааст. Лизинги ҳақиқӣ ба талботҳои мавҷуда пурра ҷавобгӯ мебошад.

Ҳусусиятҳои асосии он:

- соҳиби амвол иҷорадиҳанда мебошад;
- соҳибмулк таваккал менамояд ва дорои имтиёзҳо мебошад;
- на кам аз 20% арзиши амволро маблағузорӣ мекунад;
- фоида аз ҳисоби имтиёзҳои андозӣ шакл мегирад;
- иҷорагиранда танҳо бо нарҳи бозорӣ метавонад амволро харидорӣ кунад;

– арзиши хизматрасониҳои иловагӣ ба пардохтҳои лизингӣ дохил мешаванд. Одатан ба ин намуди лизинг истеҳсолкунандагони техникаи мураккаб машғул мешаванд.

8. Аз рӯи пардохтҳои лизингӣ, лизинги пулӣ, ҷубронӣ (пардохтҳо дар шакли моли аз истифодай таҷҳизоти мазкур истеҳсолшуда ва дар шакли расонидани хизмат амалӣ карда мешаванд) ва омехтаро (лизинги пулӣ ва ҷуброниро) фарқ меқунанд.

Ғайр аз ин лизинг инчунин дорои як қатор камбудӣ мебошад, ки инҳо мебошанд:

1) истифодабаранд аз баландшавии арзиши бақиявии он бо сабаби таваррум зарар мебинад;

2) прогресси илмӣ-техникӣ ба пиршавии таҷҳизот оварда мерасонад, ҳол он ки пардохтҳои лизингӣ то ба охир расидани мӯҳлати шартнома қатъ намешаванд;

3) арзиши лизинг аз қарз зиёд аст, чунки пардохти истеҳлеки таҷҳизот ба зиммаи лизингдиҳанда аст, ки баландкуни пардохтҳои комиссииониро талаб мекунад. Ҳангоми мавҷудияти имтиёзҳои андозӣ арзиши лизинг метавонад аз арзиши қарз кам бошад.

Барои амалисозии афзалиятҳои лизингӣ корхона бояд механизмҳои иқтисодии ташкили барномаҳои инвеститсиони-ашро такмил дихад. Танҳо пас аз ин истифодай лизинг ба корхона самараи дилҳоҳ медиҳад.

Боби 24. Активҳои ғайримоддии корхона

- 24.1. Мафҳум ва моҳияти активҳои ғайримоддии корхона
- 24.2. Таснифи активҳои ғайримоддӣ ва савдои литсензионӣ
- 24.3. Баҳодиҳии активҳои ғайримоддӣ
- 24.4. Истеҳлоқи активҳои ғайримоддӣ
- 24.5. Нақши «ноу-хау» дар фаъолияти корхона

24.1. Мафҳум ва моҳияти активҳои ғайримоддӣ

Яке аз шартҳои асосии ташкили раванди инноватсионӣ дар корхона ва фаъолияти он инъикосу сабт кардани мазмуни нави сармоя мебошад. Қисми нисбатан густаришёфтai он активҳои ғайримоддӣ мебошанд, ки арзиши иҷозатномаҳои (литсензияҳои) патентӣ ва ғайрипатентиро ба объектҳои моликияти зеҳнӣ (иҳтироот, намунаҳои саноатӣ, «ноу-хау», нишонаҳои молӣ ва фирмавӣ, дастовардҳои тухмипарварӣ, барномаҳои компьютерӣ, технологияҳои нақшаҳои интегралӣ, хукуки муаллифӣ)-ро дар бар мегиранд.

Дар таҷрибаи хочагидорӣ дар фаъолияти корхонаҳои мусир активҳои ғайримоддӣ нақш ва аҳамияти бузург пайдо намуда, қисми чудонашаванди фаъолияти онҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳангоми шадидшавии рақобат активҳои ғайримоддӣ дар таъмини фаъолияти самараноки корхона мавқеи муҳим доранд. Активҳои ғайримоддӣ дар соҳаҳои технология, корҳои лоиҳавӣ-техникӣ, «ноу-хау», таҳқиқотҳои маркетингӣ ва ғайра бартарияти рақобатиро таъмин менамоянд. Бинобар ин нодида гирифтани активҳои ғайримоддӣ метавонанд ба натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона таъсири манфӣ расонанд.

Хосияти асосии активҳои ғайримоддӣ ин намуди ашёй на доштани онҳо мебошад, ки ҳангоми муайянкунии мафҳум, баҳодиҳӣ ва истеҳлоқи онҳо мушкилотро ба вучуд меорад. Масъалаҳои мазкур ҳатто дар кишварҳои пешрафта, низ ҳалли худро наётаанд. Ин ба набудани стандарт аз рӯи активҳои

ғайримоддӣ дар низоми стандартҳои байналхалқии баҳисобигирии бухгалтерӣ мебошад.

Меъёрҳои мансуб донистани объектҳо ба активҳои ғайримоддӣ инҳо мебошанд:

- мӯҳлати истифодааш аз як сол зиёд бошад;
- даромад орад;
- пайдоиши ҳукуқ нисбат обьекти активҳои ғайримоддӣ.

Дар фаъолияти корхонаҳо баҳодиҳии моликияти зеҳнӣ ва ҳукуқҳо ба он аҳамияти муҳим дорад. Одатан, ҳукуқ ба обьектҳои зерин пайдо мешавад:

1. Шартномаҳои муаллифӣ ва дигар шартномаҳо барои оғаридани эҷодиёти илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва обьекти ҳукуқҳои омехта барои барномаҳои мошинаи электронии ҳисоббарор, базаи маълумотҳо ва ғайра.

2. Патент барои ихтироот, намунаҳои саноатӣ, дастовардҳои селексионӣ.

3. Шаҳодатнома барои моделҳои судбахш, нишонаҳои молӣ ва нишонаи хизматрасонӣ ё шартномаҳои литсензионӣ барои истифодаи онҳо.

4. «Ноу-ҳау» ва ғайра.

Масалан, дар корхонаҳои маҳсулоти нонӣ активҳои ғайримоддӣ ҳукуқҳое, ки дар асоси соҳибияти нақшаҳои технологий истеҳсоли навъҳои олии орд, ба миён нишонаҳои молӣ ва ё шартномаи литсензионии истифодаи он; муқоваҳои барномавӣ; захираҳои аҳборӣ, ки дар асоси бастани шартномаи литсензионӣ таҳвил мешаванд; «ноу-ҳау», харочоти ташкилӣ ва ғайраро дар бар мегиранд.

24.2. Таснифи активҳои ғайримоддӣ ва савдои литсензионӣ

Таснифи активҳои ғайримоддӣ яке аз усулҳои дарки мағҳум ва хусусиятҳои онҳо мебошад.

Нишонаи нисбатан муҳими таснифи активҳои ғайримоддӣ ин таркиби иқтисодии онҳо мебошад, ки чиҳатҳо зеринро дар бар мегирад:

1) Ҳукуқ ба обьектҳои моликияти зеҳнӣ. Ин ҳукуқҳо дар асоси бастани шартномаҳои муаллифӣ, шартномаи ичрои

корҳои илмӣ-татқиқотӣ ва таҷрибай-конструкторӣ, ихтироъ ва ё таҳвили маҳсулоти зеҳнӣ, шартномаҳои литсензионӣ, соҳиби «ноу-хау» будан ва ғайра пайдо мешавад. Речай ҳуқуқии амалинамоии шартномаҳои номбаршуда гуногунанд.

Масалан танзими ҳуқуқии истифодаи барномаҳои барои машинаи электронии ҳисоббарор, ки дар корхонаҳо ҳамчун активҳои ғайримоддӣ истифода мешаванд мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» аз 13.11.1998 ва Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи барномаҳо барои машинаҳои электронии ҳисоббарор ва базаи маълумотҳо» амалӣ карда мешавад.

Пешниҳоди ҳуқуқ оид ба истифодаи ихтироъҳо, моделҳои судбахш, намунаи саноатӣ бо иҷозати патентдиҳанда дар асоси шартномаи литсензионӣ амалӣ карда мешавад. Аз рӯи шартномаи литсензионӣ дорандай патент (литсензиар) ўҳдадор мешавад ҳуқуқи истифодаи объекти ҳимояшавандай моликияти саноатиро дар ҳаҷми пешбининамудаи шартнома ба шахси дигар (литсензиат) диҳад. Дар навбати худ шахси дуввум ўҳдадор мешавад ба литсензиар пардоҳт ва ё дигар амалиётҳои дар шартнома пешбинишударо амалӣ намояд.

Ҳангоми чой доштани иҷозатномаи истиснӣ литсензиат ҳуқуқи истисноии истифодаи объекти моликияти саноатиро дар доираи нишондодҳои шартнома, бо нигаҳдошти ҳуқуқи истифодаи он аз ҷониби литсензиар, ки мувофиқи шартнома ба шахси дуввум дода нашудааст, соҳиб мегардад. Дар мавриди иҷозатномаи ғайриистисной литсензиар ба литсензиат ҳуқуқи истифодаи объекти моликияти саноатиро пешниҳод намуда, ҳуқуқҳои тасдиқнамудаи патентро нигоҳ медорад ва метавонад ба шахси сеюм иҷозати истифодаи ин ҳуқуқро диҳад. Шартномаи литсензионӣ бояд дар Маркази миллии Патенту иттилоот ба қайд гирифта шавад.

«Ноу-хау» ин маълумоти техникӣ, ташкилӣ ва ё тиҷоратие мебошад, ки сирри истеҳсолотро дар бар мегирад. Бо назар дошти ба шахсони сеюм маълум набудани он, «ноу-хау» арзизи тиҷоратӣ дорад. Мувофиқи қонунгузорӣ ба он дастрасии озод вучуд надорад ва дорандай он дар мавриди ҳифз ва нигоҳдории «ноу-хау» ҷораҳо меандешад. Нисбат ба қашфиёт аҳбор аз рӯи «ноу-хау» на бо роҳи бақайдгирий, балки тавассути

дар шартнома мустақкам намудани манъи ошкорнамои он ҳифз карда мешавад. Шаклдиҳандаи «ноу-хау» шартнома буда, дар он «ноу-хау»и интиқолшаванд тавсиф шуда, арзиши он аз рӯи баҳогузории тарафайн муқаррар карда мешавад.

2) Ҳуқуқи истифодаи объекти чудогонаи табиӣ (замин ва ғайра).

3) Ҳароҷоти ташкилӣ, ки пешниҳоди ҳуқуқи даст задан ба намудҳои муайяни фаъолият бо риояи шартҳои иҷозатномаро (доштани ҳуқуқҳо аз рӯи иҷозатнома барои намудҳои муайяни фаъолият)-ро дар бар мегирад.

4) Эътибори (нуфузи) корӣ «гудвилл» дар натиҷаи фаъолияти корхона пайдо мешавад. Ба сифати объекти активҳои ғайримоддӣ ҳангоми ҳариду фурӯши корхона ҳамчун воҳиди том баромад намуда, фарқияти имконпазири байни нарҳи корхона ва арзиши тавозунии он фаҳмида мешавад. Дар таҷрибаи ҳориҷа ҳолатҳое ба вуқуъ пайвастаанд, ки барои таъсир расонидан ба «гудвилл» баҳсҳои судӣ рӯи кор омадааст. Дар корхонаҳои ватании мо ин мағҳум комилан вучуд надорад ва барои истифода бегона аст.

5) Дигар активҳои ғайримоддӣ.

Вобаста ба тӯлонияти истифодаи активҳои ғайримоддӣ онҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: миёнамӯддат (аз як то сол); дарозмӯддат (зиёда аз сол).

Вобаста ба ҳӯрдашавиашон активҳои ғайримоддӣ ба чунин гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд: 1) ба истеҳлоқӣ, яъне аз рӯи инҳо ҳурдашавӣ ҳисоб карда мешавад ва 2) ғайриистеҳлоқӣ, ки аз рӯи инҳо истеҳлоқ ҳисоб карда намешавад.

Вобаста ба бегонақуниашон активҳои ғайримоддӣ ба бегонашаванда (метавонанд аз корхона бегона карда шаванд (патент, иҷозатнома ва ғайра)); ба бегонашаванда (ҷудо аз корхона фурӯҳта намешаванд («гудвилл» ва ғайра)).

Вобаста ба тарзи пайдошавиашон активҳои ғайримоддӣ ба чунин гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд:

1) пулакӣ;

2) ройгон (бебозгашт);

3) ба сифати ҳисса ба сармояи оинномавӣ ва ба фаъолияти муштарак;

4) бо тартиби мубодила.

24.3. Баҳодиҳии активҳои ғайримоддӣ

Активҳои ғайримоддӣ ба монанди фондҳои аосии истеҳсолӣ дар ифодаи арзишӣ бо арзиши ибтидӣ ва бақиявӣ инъикос карда мешаванд.

Активҳои ғайримоддӣ дар ҳисобигирӣ ва ҳисботҳо дар маблағи харочоти харид ва тайёркунӣ нишон дода шуда, ин харочотро хислати маблағгузориҳоро дорад.

Баҳодиҳии моликияте, ки бо пул харида шудааст, тавассути ҷамъқунии намудҳои гуногуни харочоти хариди он ҳисоб карда мешавад. Моликияте, ки ройгон гирифта шудааст аз рӯи арзиши бозориаш ва амволи дар корхона истеҳсолшуда аз рӯи арзиши истеҳсолӣ (тайёркунӣ, омодасозӣ) муайян карда мешавад. Дар ҳолати бо ҳуқуқи амвол пардоҳт намудани саҳмияни ҷамъияти саҳомӣ арзиши он бо мувофиқаи муассисон муайян карда мешавад. Дар ҳолате, ки агар арзиши номиналии ин саҳмияҳо аз андозаи 200 маоши ҳадди аққал зиёд бошад, зарурити ҷалби баҳодиҳандай мустақил ба миён меояд.

Арзиши бақиявӣ фарқияти байни арзиши ибтидӣ ва истеҳлеки онро инъикос менамояд.

Дар бораи баҳодиҳии активҳои ғайримоддӣ баҳс намуда, на бояд фаромӯш соҳт, ки нарҳ ин маҷмӯи шартҳое мебошад, ки ҳуқуқҳоро аз нафар ба нафари дигар мегузаронанд. Бинобар ин намудҳои гуногуни ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи активҳои ғайримоддӣ мавҷуд аст:

- Дар шакли пардоҳти фаврӣ (гӯшфаҳм)-яъне пардоҳт баъд аз бастани шартнома фавран амалий карда мешавад.
- Дар намуди роялтӣ- пардоҳт вобаста ба фурӯши маҳсулоте, ки аз рӯи иҷозатнома истеҳсол шудааст, амалий карда мешавад.
- Шакли омехтаи ҳисоббаробаркунӣ- пардоҳти фаврӣ ва роялтӣ якҷоя истифода мешаванд.

Ҳангоми ҳисобкунии роялтӣ дар ҷараёни гуфтушунид вариантҳои зерини муқарраркунии пардоҳтҳо истифода мешаванд:

1. фоизи муқарраршуда аз нархи воиҳиди маҳсулоти лит-сензияшудаи фурӯхташаванда;

2. маблағи муқарраршуда аз ҳар як воҳиди маҳсулоти литеңсияшудаи фурӯхташаванд;
3. маблағи муқарраршуда (ва ё дар муддати вақт тағиیرёбанд) барои мӯҳлати муайяни истеҳсоли маҳсулот (сол);
4. андозаи «шинокунандай» роялтӣ вобаста аз ҳаҷми барориши маҳсулот ва ғайра

Активҳои ғайримоддӣ қисми нисбатан кам қобилиятноки воситаҳои корхона мебошад.

Хосияти як қатор активҳои ғайримоддӣ дар надоштани таркиби моддӣ мебошад, ки бинобар ин баъзан воридшавии онҳоро ба қайд намегиранд. Аҳамияти ин марҳиларо баҳо додан душвор аст, чунки воридшавии активҳои ғайримоддӣ ба қайд гирифта нашудааст, пас ҳуди ин актив вучуд надорад. Ҳангоми бақайдгирӣ бояд маълумоти зерин нишон дода шавад:

- 1) номи объекти активҳои ғайримоддӣ;
- 2) рақами инвентарӣ;
- 3) рақами ҳисоб;
- 4) шарнома;
- 5) реквизити ҳуҷҷатҳо, ки пардохтро шаҳодат медиҳанд (борҳат, акт, ва ғайра);
- 6) санаи ба истифодадиҳӣ ва соқитнамоӣ.

Ба ҳар як объекти активҳои ғайримоддӣ бояд ҳуҷҷатҳои ибтидой тартиб дод шавад (шартнома, борҳат, санади қабул ва ғайра), ки дар онҳо арзиши ибтидой, мӯҳлати истифодаи самарабахш ва дигар реквизитҳои зарурӣ нишон дода мешаванд. Расмикунонии ба истифодадиҳӣ ва муайянкунии мӯҳлати истифодаи самарабахш вақте ҳисобида мешавад, ки дар муддати он активҳои ғайримоддӣ даромад меорад.

Ташкили ин раванд бояд чорабиниҳои зеринро дар бар гирад:

- 1) Тартибдиҳии ҳуҷҷатҳо (фармон, супориш), ки дар онҳо принципи (тартиби) муайянкунии мӯҳлати истифодаи самарабахши объекти активҳои ғайримоддӣ нишон дода мешавад.
- 2) Дар сиёсати ҳисобигрии корхона бояд масъалаи ҳисобигрии активҳои ғайримоддӣ нишон дода шавад.

3) Ташкили комиссия аз шахсони салоҳиятдор оиди баистифодадиҳии объекти активҳои ғайримоддӣ ва муайянкунини муҳлати самарабахши истифодаи активҳои ғайримоддӣ, таъини масъулон ба ҳар як намуди активҳои ғайримоддӣ, тасдиқи ҳайати комиссия ва шахсони масъул бо фармон.

4) Асосноккунини мӯҳлати истифодаи судманди объекти активҳои ғайримоддӣ, ки ба баланси корхона ворид карда шудаанд.

5) Таҳияи асноди баистифодадиҳии активҳои ғайримоддӣ, ки дар он таъиноти активҳои ғайримоддӣ, мақсади истифодабарӣ, масъул аз рӯи объекти активҳои ғайримоддӣ нишон дода мешавад.

6) Ҳиссаҷудокуни ҳармоҳаи истеҳлокази аз рӯи ҳар як объекти активҳои ғайримоддӣ.

24.4. Нақши «ноу-хау» дар фаъолияти корхона

Яке аз намудҳои активҳои ғайримоддӣ ва шаклҳои муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи навҷорисозӣ (инноватсионӣ) ин «ноу-хау» мебошад, ки дар охири асри XX рушди босуръати он ба мушоҳида мерасад. Ҳоло дар таъмини фаъолияти самараноки корхона «ноу-хау» нақши маҳсуси худро дорад.

Пеш аз ҳама, ҳаминро бояд қайд намуд, ки агар дар кишварҳои хориҷа дар тавсифи таҷрибаи истеҳсолӣ мағҳуми «ноу-хау» истифода шавад, пас дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, яъне ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ ба ҷои ин мағҳумҳои «таҷрибаи пешқадам» ва «таҷрибаи пешқадами истеҳсолӣ» истифода карда мешавад.

Амалан, дар зери мағҳуми «ноу-хау» донишҳои техниқӣ, таҷриба ва асрори истеҳсолоти фаҳмида мешавад. Дар таҷрибаи байналхалқии тиҷоратӣ истилоҳи «ноу-хау» якумин маротиба дар ҳуқуқи амрикӣ соли 1916 дар парвандагӣ Дюранд ба муқобили Браун истифода шуда, аз ҳамон сол бе тарҷума ва айнан мавриди истифода қарор гирифтааст.

Истилоҳи «ноу-хау» («know-how») айнан маънои «чи тавр иҷро кардан, донистан»-ро дорад. Аз соли 1953 дар созишиномаҳои байналхалқӣ ва дар адабиёти иқтисодӣ ба таври расмӣ истилоҳи «ноу-хау» мавриди истифода қарор гирифт.

«Ноу-хау» аввалин маротиба дар таҷриба шартномавии ИМА ва Британияи Кабир истифода шуда буд. Ҳоло мӯ, таносуби мағҳумҳои «ноу-хау» ва «таҷриба истеҳсолӣ»-ро дид мебароем.

Дар адабиёти мусир дар маънидоди ин масъала се мавқеъро мушоҳида кардан мумкин аст. Ду мавқеи аввалини он ба маънои маҳдудаш шарҳу тавсиф дода шуда, онро ҳамчун донишҳои технологӣ дар бораи соҳаҳои нави истифодаи маҳсулот маънидод месозем. Муҳаққиқоне, ки тарафдори мавқеи сеюманд шарҳ медиҳанд, ки «ноу-хау» донишҳоеро фаро мегирад, ки вай на танҳо истеҳсоли маҳсулоти даҳлдор, балки дар асоси ҳалли вазифаҳои ғайритехникии такмили ташкили меҳнат, истеҳсолоту идораро, инчунин баланд бардоштани сифатнокию самаранокии онро таъмин менамояд. Умуман дар зери мағҳуми «ноу-хау» дар савдои байналхалқӣ литсензияҳо, сирру асрори конструктивӣ ва технологийи истеҳсолот фаҳмида мешавад, ки онҳо ба ҳимояи патентӣ фаро гирифта нашудаанд.

Вобаста ба корҳое, ки дар натиҷаи онҳо «ноу-хау» ба вучуд омадааст, онро ба чунин гурӯҳҳои зерин тақсим мекунанд:

- «ноу-хау»-и илмӣ-татқиқотӣ;
- «ноу-хау»-и конструкторӣ;
- «ноу-хау»-и технологӣ;
- «ноу-хау»-и истеҳсолӣ (асрори истеҳсолот);
- «ноу-хау»-и ҳисобкардабароӣ (дар соҳаи ҳисобҳои муҳандисӣ);
- «ноу-хау»-и лоиҳавӣ (дар соҳаи лоиҳасозии саноат ва иншооти шаҳрвандӣ);
- «ноу-хау»-и идорӣ-ин соҳторҳо ва усулҳои идорасозии нисбатан самарабахш, инчунин робитаҳои нисбатан соддаву боэътиномод;
- «ноу-хау»-и тиҷоратӣ-ин пешниҳоди донишҳо ва таҷриба дар соҳаи фурӯши маҳсулот, маълумот дар бораи соҳти бозор, ширкатҳои бонуфузи миёнарав, шаклҳои фурӯш ва рекламаи маҳсулот мебошад;
- «ноу-хау»-и молиявӣ-ин маълумотҳо дар бораи шаклҳои нисбатан муфиди истифодаи маблағҳои пулӣ, қоғазҳои

қимматнок, хусусиятҳои хоси гумрукӣ, маълумотҳо дар бораи иттиҳодияҳои бонкӣ ва шаклҳои қарздиҳӣ мебошад.

Гуфтаҳои болоро хулоса карда, дар маҷмӯъ чунин таърифи «ноу-хау»-ро пешниҳод намудан мумкин аст. «Ноу-хау»- ин донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадан (лоиҳасозӣ), азхудкуни саноатӣ, истеҳсолот, фурӯш, истифодабарӣ, хизматрасонӣ, таъмири ҷориву асосӣ, такмил додани техникаи нав, инчунин донишҳои ба онҳо алоқаманд ва таҷриба дар соҳаи идора, иқтисодиёт, молия ва ғайра мебошад, ки онҳо метавонанд мавриди истифода қарор гиранд ё арзиш дошта бошанд.

Ҳангоми муайян намудани «ноу-хау» ҳамчун активҳои ғайримоддӣ дар корхона чунин ҷиҳатҳоро ба инобат мегиранд:

- Донишҳои техникӣ, идорӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва ғайра, инчунин дар таҷрибаву малакаи вобаста ба кор карда баромадан, азхудкуни истеҳсолот, фурӯш, истифодабарӣ, хизматрасонӣ, таъмир, такмили техника, технология ва маводҳои нав.

- Арзиш доштани «ноу-хау».
- Истифода шудан ё имконияти истифода қарор гирифтани онҳо.
- Мавҷуд набудани ҳимояи ҳуқуқии онҳо дар сатҳи миллӣ ва байналхалқӣ.

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ таҷрибай истеҳсолӣ ва «ноу-хау» ба ҳамдигар алоқаманданд. Вале ба назари мо ҳардӯи онҳоро ба ҳамдигар айният додан ва як падида пиндоштан ҳатост. Таҳлили илмии ин мағҳумҳо дар адабиёти солҳои 80-ум ба он ҳулосае меорад, ки одатан таҷрибай истеҳсолиро ҳамчун таҷрибаи фаъолияти нисбатан самара-бахш ва мақсадноки кормандони алоҳида, ҷамъи кормандони корхонаҳо ва соҳаҳои саноат баррасӣ мекарданд.

Вусъати корҳои илмӣ-татқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ, ташкили намунаи таҷрибавии техника, истифодаи технологияи пешқадам дар корхона ҳамчун омили ихтисор намудани даври илмию истеҳсолӣ гардида, ташаккули бозори «ноу-хау»-ро ба миён меорад. Дар баробари ин имрӯз

чараёнҳои вобаста ба тиҷоратиқунонии инноватсия ва «ноу-хай» босуръат инкишоф меёбад. Вале дар кишварҳои дар давраи гузариш буда, инфрасоҳтори бозори инноватсияҳо ва «ноу-хай» нисбатан суст инкишоф ёфтааст.

Дар ташаккул ва рушду равнақи бозори навовариҳо ва «ноу-хай» марказҳои технологияи навҷорисозӣ, паркҳои илмӣ, технологӣ, саноатӣ, гурӯҳҳои молиявию саноатӣ, ширкатҳои мубтакирий (венчурӣ), инчунин корхонаҳои хурди инноватсионӣ метавонад нақши сазоворро иҷро кунад.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки «ноу-хай»-ро дар қатори активҳои ғайримоддӣ бояд комилан бо раванди инноватсионӣ мудоина кард: навигарии илмӣ-техникӣ, қобили татбиқи истеҳсолӣ будан, амалишавии тиҷоратӣ. Тиҷоратиқунонии «ноу-хай» ҳамчун зарурати иқтисодӣ, қисми таркибии фаъолияти маркетингии корхонаро ташкил медиҳад.

Боби 25. Сохтори ташкилӣ ва принсипҳои идоракунии корхона

- 25.1. Моҳият ва марҳилаҳои бунёди сохторҳои ташкилӣ
- 25.2. Намудҳои сохторҳои ташкилӣ
- 25.3. Ташаккули зинаҳои идоракунӣ
- 25.4. Принцип ва усулҳои ташкили идоракунии корхона

25.1. Моҳият ва марҳилаҳои бунёди сохторҳои ташкилӣ

Барои он, ки корхона мақсад ва вазифаҳои худро ичро намояд он бояд сохтори ташкилии самаранок дошта бошад. Вобаста ба ин талаботҳоеро таҳлил менамояем, ки ба сохтори ташкилӣ ва ҳайати идоракунанд пешниҳод карда мешаванд. Сохтори ташкилӣ ва ҳайати идоракунандай корхона бояд барои ҳалли чунин вазифаҳои аввалиндарача мусоидат намоянд:

1. фаъолияти мунтазам ва бетанаффуси корхонаро таъмин кунанд;
2. сари вақт ба тағйироти конъюктураи иқтисодӣ ва дигар шароитҳо аксуламал нишон диҳанд;
3. низоъҳои иҷтимоиро бартараф созанд, бо назардошти манфиатҳои колективи меҳнатӣ идора ва принсипҳои ҳамкории иҷтимоиро риоя кунанд;
4. барзиёдиро дар ҳайати идоракунандагӣ роҳ надиҳанд ва харочоти нигаҳдории дастгоҳи идоракуниро зиёд нақунад;
5. натиҷаҳои баландтарин аз ҷумла, фоидай заруриро таъмин кунад, ӯҳдадориҳои корхонаро дар назди таъминкунандагон, харидорон, бучет ва бонкҳо ичро кунанд.

Вобаста аз принсипи тақсимоти амӯдӣ ва уфуқии меҳнат, ҳама субъектҳои ҳоҷагидорӣ, ба истиснои онҳо, ба соҳаҳои горизонталии маҳсусгардонидашудаи функционалӣ ва дараҷаҳои вертикалӣ идоракунӣ ҷудо мешаванд. Ин раванд аз марҳилаҳои зерин иборат аст:

1. тақсимкуни ҳамаи корҳо ба мақсадҳои маҳсусгурдонидашуда;

2. гурӯҳбандии ин мақсадҳо бо назардошти муайянкуни намудҳои функционалии корҳо;
3. ташаккули ташкилотҳои махсус дар асоси намудҳои функционалии фаъолият ва вобастакуни мутахасисон ба кори муайян;
4. равбинии ваколатҳо ва тақсими масъулият;
5. муайянкуни шумораи дараҷаҳо дар зинаҳои идоракунӣ.

Пункти 1–3 сарҳади тақсимоти горизонталии меҳнат дода ва пункти 4–5 бошад сарҳади тақсимоти вертикалии онро тавсиф медиҳанд. Агар пункти 1–3 ҷараёни тақсимоти меҳнатро ба ҷӯзъҳои алоҳидаи фаъолияти умумӣ, яъне ташаккули зерсохторҳои функционалии идоракунӣ нишон диҳад, пас пунктҳои 4–5 ҳамоҳангсозии ин фаъолиятро тавсиф медиҳанд.

Таносуби мантиқии зинаҳои функционалӣ ва дараҷаҳои идоракуни дар чунин шакл бунёдёфта, ки имконияти ноилшавӣ ба мақсадҳои гузошташударо медиҳад, соҳтори ташкилии корхонаро ифода мекунад.

Интихоби оқилонаи соҳтори ташкилии корхона яке аз маъзалаҳои муҳимтарини муайянкунандай фаъолияти он мебошад. Пас соҳтори ташкилии корхона бояд чи гунна бошад? Вобаста аз талаботҳои мавҷуда бояд соҳтори самараноки корхона чунин бошад, ки имконият диҳад: 1) бо муҳити беруна муносабати самаранок дошта бошад; 2) вазифаҳо байни коргарон тақсим карда шуда, кушишҳои онҳо барои ноилшавӣ ба мақсадҳои корхона таъмин карда шавад.

Интихоби соҳтори ташкилӣ аз стратегияи корхона вобаста аст. Яъне соҳтори ташкилии корхона бояд чунин бошад, ки амалишавии стратегияи онро таъмин намояд. Азбаски бо мурури замон стратегияи корхона иваз мешавад, пас тағйиротҳои зарурӣ дар соҳтори ташкилӣ ба миён меоянд, ки маъзалаи муҳими аҳамияти илмӣ ва амалий дошта ба ҳисоб меравад. Айни замон корхонаҳои муваффақ дараҷаи самаранокии соҳтори идоракуни худро доимо баҳо дода, онро вобаста ба талаботи шароитҳои беруна тағйир медиҳанд.

25.2. Намудҳои соҳторҳои ташкилӣ

Се гурӯҳи асосии соҳторҳои ташкилӣ-идоракунии корхона аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ин соҳтори ташкилии бюрократӣ, дивизионалӣ ва барномавӣ-мақсаднок мебошад.

Соҳтори бюрократӣ бо нишонаҳои зерин тавсиф дода мешавад:

1) дараҷаи баланди тақсими меҳнат, ки ба пайдоиши муттасисони баландихтисос дар ҳар як мансаб мусоидат мекунад;


2) зинаҳои инкишофёфтai идоракунӣ, ки дар он ҳар як дараҷаи поёни аз ҷониби дараҷаи болоӣ назорат карда мешавад;

3) мавҷудияти қоидаҳо ва мъёрҳои зиёди рафтори ҳайат, ки иҷроиши дақики ӯҳдадориҳои онҳоро таъмин мекунад;

4) интихоби кадрҳо аз рӯи сифатҳои касбӣ ва мувофиқати таҳассусии онҳо амалӣ карда мешавад.

Соҳтори ташкилии бюрократиро одатан классикӣ ва ё анъанавӣ меноманд. Сабаби дуру дароз истифода кардани соҳтори мазкур дар он аст, ки вай барои ҳамаи корхонаҳои саноатӣ, ташкилотҳои соҳаи хизматрасонӣ ва дигар ташкилотҳо мувофиқ аст. Вобаста ба шакли алоҷа байни унсурҳои соҳтор ва тақсимоти ваколатҳо ду намуди соҳтори бюрократиро (механистиро) ҷудо мекунанд: ҳаттӣ ва функционалӣ.

Соҳтори ҳаттии ташкили идоракунӣ бо мавҷудияти алоҷаҳои аён ва бевоситаи байни унсурҳои он тавсиф дода мешавад. Идоракунии ҳаттӣ - низоми соддай идоракунии корхона ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо байни роҳбар ва иҷроиунданда зинаҳои мобайни вучуд надорад. Роҳбар шахсан фармоиш медиҳад, назорат мекунад ва кори иҷроиундаро роҳбарӣ мекунад (Расми 25.1.). Соддагии чунин шакли идоракунӣ фаврияти идоракунии ҳаттиро таъмин намуда, дараҷаи масъулияти роҳбарро баланд бардошта, ҳарочоти нигоҳдории дастгоҳи идоракунандаро кам мекунад.



Расми 25.1. Соҳтори хаттии идорақунии корхона

Камбудии асосии низоми мазкури идоракунӣ дар он аст, ки роҳбар наметавонад муттаҳасиси универсалий бошад ва доир ба ҳамаи соҳаи фаъолият қарор қабул кунад. Бинобар ин идорақунии хаттий бештар дар корхонаҳои хурд бо технологияи соддай истеҳсолӣ ва зинаҳои поёнии корхонаҳои бузург дар сатҳи бригада ва ё қитъаҳои истеҳсолӣ истифода бурда мешавад. Дар ҳолати охирин хизматрасонии муҳандисӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии бригада ва қитъаҳои истеҳсолиро зинаи болоии маъмурият таъмин менамояд.

Шакли функционалии идоракунӣ ба он асос ёфтааст, ки роҳбари корхона як қисми ваколатҳои худро ба ҷонишинонаш ва ё роҳбарони шӯъбаҳо ва коргоҳҳои функционалий медиҳад. Масалан, сармуҳандис ҳамчун ҷонишини директор оид ба масоили техникӣ-муҳандисӣ мувофиқи салоҳиятҳояш аз номи ҳудаш фармоши даҳлдор медиҳад, ки ба лоиҳакаший ва қашфиёти маҳсулоти нав, хизматрасонии техникӣ ва азnavмуҷаҳзгардонии истеҳсолот алоқаманд буда, фаъолияти ҳадамоти техникии корхонаро роҳбарӣ мекунад. Ҷонишини дигари директори корхона, масалан ҷонишин оид ба таъминоти моддӣ-техникӣ ва фурӯши маҳсулоти тайёр аз номи корхона бо таъминкунандагони ашёи ҳом ва истеъмолкунандагони корхона шартнома мебандад. Дар доираи ваколатҳои худ иҷозати даҳлдорро дар масъалаҳои номбаршуда аз роҳбар иҷозат намепурсад. Чунин ваколатҳо на танҳо аз ҷониби роҳбар ба ҷонишинонаш, балки аз ҷониби ҷонишинон ба роҳбарони шӯъба ва коргоҳҳои пойнӣ дода мешавад. Дар ин ҳолат иҷроқунандагон супоришро бевосита на аз роҳбари корхона, балки аз роҳбарони зерсоҳторҳои функционалий ва ё ҷонишинони директор мегиранд. (Расми 25.2.)

Директори корхона



Мақомотҳои функционалий

Истеҳсолӣ	Тиҷоратӣ	Муҳандисӣ-техникий	Кадрӣ
-----------	----------	--------------------	-------




Иҷроқунандагон

Расми 25.2. Шакли функционалии идоракуни корхона

Шакли функционалии идоракунӣ имконият медиҳад фаъолияти маъмурӣ-идоракуниро ба кадрҳои баландихтисос вогузор карда шавад. Гайр аз ин истифодаи соҳтори мазкур ба зарурияти мувофиқанамоӣ дар байни мақомоти идоракунанда дар мавриди омодасозии, қариб ҳар як ҳүҷҷат, оварда мерасонад. Ин дар навбати худ ба пастравии фаврияти фаъолияти идоракунӣ, тӯл қашидани ва мӯҳлати коркарди ҳүҷҷатҳо оварда расонида, қабули қарорҳоро суст мегардонад. Гайр аз ин дар фаҳмиш, дарк ва нигаришҳои иҷроиши супоришҳои алоҳида ва номувофиқои мундариҷаи ин супоришҳо душвориҳоро ба миён меорад. Дастроҳи идоракунанда камбудиҳои номбурдаро бартараф намуда, вақт ва захираҳои алоҳидаро талаф менамояд. Аммо дар корхонаҳои бузург рад кардани истифодаи соҳтори функционалии идоракунӣ ғайриимкон аст. Бинобар ин камбудиҳои механизми идоракуниро ошкор ва бартараф намуда, технологияҳои ахбориро истифода намудан зарур аст.

Шакли идоракуни хаттӣ-штабӣ дар корхонаҳои миёна ва бузург барои идоракуни коргоҳ ва шӯъбаҳо истифода бурда мешавад (расми 25.3.). Дар ин ҳолат шакли мазкури идоракунӣ ягонагии хаттиро нигоҳ дошта, фақат барои таҳияи қарор, фармон ва супоришҳо муттаҳасисони штабӣ ҷалб карда мешаванд. Охирин ба ҷамъқунии маълумот, таҳлили онҳо ва коркарда баромадани лоиҳаҳои ҳүҷҷатҳои зарурии фармоишӣ машғул мешаванд. Роҳбар барои асоснокии фармоишҳои аз ҷониби ӯ расида масъулияти шахсӣ дошта, муттаҳасисон бошанд танҳо дар назди роҳбар ҷавобгаранд.



Расми 25.3. Шакли ҳаттӣ-штабии идоракунии корхона

Таҷриба нишон медиҳад, ки соҳторҳои дар боло баррасишуда дар ташкилотҳое истифода карда мешаванд, ки хусусиятҳои зеринро доро мебошанд: 1) номгӯи маҳдуди маҳсулотро истеҳсол менамоянӣ; 2) дар шароитҳои берунаи мӯътадил фаъолият кунанд; 3) барои таъмини фаъолияти худ ҳалли масъалаҳои стандартии идоракуниро талаб мекунанд. Чунин соҳторҳои ташкилий барои корхонаҳои давлатӣ дар иқтисодиёти планӣ хос буданд.

Бо гузаштан ба иқтисоди бозорӣ муҳити берунаи фаъолияти корхонаҳо тағиیر ёфта, таҷдиди корхонаҳои хусусигардонидашударо ба миён овард. Аён аст, ки барои корхонаҳое, ки дар муҳити номуайяни беруна ва дар бозорҳои гуногун фаъолият мекунанд, истифодай соҳторҳои мазкур на он қадар самаранок аст. Барои ташкилотҳои мазкур соҳтори дивизионаӣ бештар хос аст.

Соҳторҳои дивизионаӣ. Чунин соҳторҳои ташкилий дар ибтидои солҳои 20-уми асри XX дар корпоратсияи «Ченерал моторс» ва «Дюпон» мавриди истифода қарор дода шуда буд. Нақшай идоракунии «Ченерал моторс» барои корпоратсияҳои дигар намуна шуда, онҳоро маҷбур соҳт соҳтори худро тағиир диҳанд ва звенои мобайнини идоракуниро дар шакли шӯъбаи маҳсулот, ва ё аз рӯи гурӯҳҳои истеъмолкунандагон ё ин ки аз рӯи бозори фурӯш ташкил диҳанд. Вобаста ба ин намудҳои зе-

рини сохтори дивизионалиро ҷудо мекунанд: маҳсулотӣ, ба истеъмолкунанда нигаронида шуда, ва минтақавӣ.

Соҳтори маҳсулотӣ аз ҷониби корхонаҳое истифода мешавад, ки яку якбора номгӯи маҳсулоти истеҳсол ва мефурӯхтаашонро васеъ мекунанд. Айни замон дар таҷриба қалонтарин истеҳсолкунандагони маҳсулоти истеъмолӣ соҳтори дивизионалий – маҳсулотиро истифода мекунанд. Дар ин соҳтор салоҳияти идоракуни истеҳсол ва фрӯши намуди муайяни маҳсулот ба роҳбари алоҳида вобаста карда шуда, иконият медиҳад корхона ба намуди мушаххаси маҳсулот дикқати зарурӣ диҳад. Мувофиқи натиҷаҳои татқиқоти аз ҷониби донишгоҳи Гарвард гузаронида шуда корхонаҳое, ки соҳтори мазкури идоракуниро истифода мекунанд, дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти нав муваффақтаранд.

Соҳтори ба истеъмолкунанда равонакардашудаи дивизионалий дар корхонаҳое истифода мешавад, ки номгӯи қалони маҳсулот ё хизматрасониҳое, ки ҷиҳати қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти гурӯҳҳои алоҳидаи истеъмолкунандагон, ва талаботҳои маҳсуси онҳо равона карда шудааст, истифода карда мешавад. Агар қонеъсозии талаботи гурӯҳи муайяни истеъмолкунандагон барои корхона афзалият пайдо кунад, он метавонад соҳтори ба истеъмолкунанда равонакардашударабо истифода намояд, ки дар ин маврид зерсоҳторҳои он атрофи гурӯҳҳои муайяни истеъмолкунандагон сару кор мегиранд.

Соҳтори минтақавӣ аз ҷониби корхонаҳое истифода мешавад, ки масоҳатҳои қалони ҷӯрофиро фаро мегиранд. Соҳтори идоракуни минтақавӣ ҳалли масъалаҳои ба қонунгузории маҳаллӣ, анъана ва эҳтиёҷот алоқамандро осон менамояд. Чунин нигариш алоқаи корхонаро бо муштариён, ва инчунин бо аъзоёни онро сода мегардонад. Аммо дар ин ҳолат дастгоҳи идоракуни корхона васеъ мегардад, чунки он маҳсусияти шӯъбаҳои минтақавиро бояд ба ҳисоб гирад.

Соҳторҳои дивизионалий дорои як қатор афзалият ва камбудихо мебошад. Соҳтори маҳсулотӣ ба корхона имконият медиҳад намуди нави маҳсулотро ба осонӣ дар асоси рақобат, такмили технологияи нав ва ё қонеъсозии талаботҳои истеъмолкунандагон, таҳия намояд. Соҳтори ба истеъмолкунанда равонакардашуда ба корхона имконият медиҳад талаботҳои

ҳамон гурӯҳи истеъмолқунандагонро ба ҳисоб гирад, ки барояш самараноктаранд. Сохтори минтақавӣ бошад ба корхона имконият медиҳад қонунгузории маҳаллӣ, хусусиятҳои иқтисодӣ-иҷтимоии бозорҳоро мувофиқӣ васеъшавии ҷӯғрофии минтақаҳои бозорӣ, ба ҳисоб гирад. Ҳамин тавр интихоби сохторҳои дивизионалӣ бояд ба он асос ёбад, ки қадоме аз омилҳо аз назари таъмини амалишавии нақшаҳои стратегии корхона ва ноилшавӣ ба мақсадҳои он, мӯҳим мебошад.

Камбудии асосии сохторҳои дивизионалӣ ин зиёдшавии нисбии ҳароҷот дар натиҷаи такроршавии ҳамон як кор барои шӯъбаҳои алоҳида мебошад, чунки ҳар яке аз онҳо зерсохторҳои функционалӣ доранд.

Дар ИМА сохторҳои гуногуни дивизионалӣ дар тӯли солҳои зиёд самаранокии худро нишон додаанд. Солҳои 60-ум сохтори дивизионалӣ дар ташкилотҳои тиҷоратии аврупой, ки қаблан сохтори анъанавӣ доштанд васеъ истифода мешуд. Омӯзиши 93 ширкатҳои трансмиллӣ нишон дод, ки 88% онҳо дар ин ва ё он шакл сохтори дивизионалиро истифода мекунанд.

Сохторҳои барномавӣ-мақсаднок. Сохтори мазкур барои ташкили таъмини амалисозии нақшаҳои стратегӣ истифода мешаванд. Сохторҳои барномавӣ-мақсаднок ин мағҳуми умумие мебошад, ки барои ишораи сохторҳои муосири ташкилӣ истифода мешаванд.

Сохтори барномавӣ-мақсаднок ду намуди сохторҳои ташкилиро дар бар мегиранд: мутобиқшаванда (адаптивӣ) ва сохтори ба навоварӣ равонакардашуда.

Сохтори мутобиқшаванда ин сохтори ташкилие мебошад, ки метавонад мувофиқи тағииротҳои муҳити беруна ва талаботҳои худи ширкат мутобиқ шавад. Дар инкишофи сохторҳои мазкур маҳсусан корхонаҳое ҳавасманданд, ки маҳсулоташон даври ҳаётии кӯтоҳ дошта, соҳаи фаъолияташон амалисозии таҳқиқоти васеи илмиро тақозо менамояд. Се намуди сохтори мутобиқшаванда мавҷуд аст: лоиҳавӣ, матритсавӣ ва сохтори намуди конгломерат.

Сохтори лоиҳавӣ дар корхонаҳое истифода мешавад, ки номгӯи маҳсулоташон зудивазшаванда мебошад. Дар ин сохтор фаъолияти корхона ба ду гурӯҳ марказонида мешавад: гурӯҳи инкишоф ва гурӯҳи лоиҳа. Гурӯҳи инкишоф bonaқшагирии

стратегӣ ва таъмини захираҳои моддию кадрӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар гурӯҳи лоиҳавӣ идоракунӣ аз рӯи лоиҳаҳо бунёд шуда, дар гурӯҳи инкишоф қисман аз рӯи лоиҳаҳо ва қисман аз рӯи принсипи функционалӣ бунёд карда мешавад.

Сохтори мазкур дар корхонаҳое истифода мешавад, ки имконияти кӯчиши захираҳо дар байни гурӯҳи инкишоф ва лоиҳавӣ осонтар аст. Сохтори таҳлилшаванд ба ҷониши лоиҳаҳои тӯлонияташон 3-6 моҳ қобили истифода аст.

Сохтори матритсавӣ омезиши сохтори мутобиқшаванд ва лоиҳавиро дар бар мегирад. Аввалин маротиба ин сохтор дар охири солҳои 50-уми асли XX дар саноати ҳавопаймоии ИМА аз ҷониби ширкатҳои «Локхид», «Хьюз эйркрафт», «Аква» ва ғайра истифода карда шудааст. Ширкатҳои ин соҳа дорои захираҳои калони моддӣ ва инсонӣ буданд, ки имкониятҳоашон ба ҷониши коркарди намудҳои нави яроқ истифода мешуданд. Ширкатҳои мазкур доимо иҷрои якчанд супоришҳоро амалий мекарданд, ки ҳар яки онҳо дар марҳилаҳои гуногун қарор дошта диққати маҳсусро талаб менамуданд.

Аз рӯи таркиб шакли матритсавии идоракунӣ аз сохтори функционалӣ танҳо бо объекти идоракунӣ фарқ мекунад. Ҳангоми истифодаи чунин шакли идоракунӣ, қарорҳо аз рӯи маҳсулот қабул карда шуда, дар корхона менеҷер ва ё зерсохтори асосӣ аз рӯи самти фаъолияти истеҳсолӣ (азхудкуни истеҳсолоти маҳсулоти нав), таъин карда мешавад. Дар ин ҳолат ваколати директор оид ба ташкили азхудкуни маҳсулот ба менеҷер ва ё сардори зерсохтори асосӣ дода шуда, супориши онҳо ба ҷониши лоиҳаҳои ташкили истифода мешавад.

Барои истифодаи афзалиятҳои сохтори функционалӣ ва лоиҳавӣ ба рӯи сохтори функционалӣ сохтори лоиҳавӣ гузошта шуд, ки матритса ба вучуд омад. Яъне дар натиҷаи омезиши алоқаҳои вертикалии ташкилоти функционалӣ бо ҳатҳои масъулияти горизонталӣ ба ҷониши лоиҳаҳои мушаххас, сохтори мазкур шакли матрисаро гирифт.

Чунин сохтор дар корхонаҳое самаранок мебошад, ки дар онҳо роҳбарон якбора бояд ҳам масъалаҳои технологиро ҳал кунанд ва ҳам манфиатҳои тиҷоратиро аз назар дур нақунанд. Заифии сохтори мазкур дар он аст, ки эҳтимолияти бавучудоии

низоъҳо зиёд аст. Таъмини тавозуни алоқаҳои амудӣ ва уфуқӣ (вертикалий ва горизонталӣ) гуфтугӯ ва ҳамдигарфаҳмии доимию роҳбаронро тақозо менамояд.


Соҳтори намуди конгломерат бо пайдоиши ширкатҳо алоқаманд аст, ки соҳти конгломератӣ доштанд. Дар ин ҷо дар як шӯъбай корхона соҳтори маҳсулотӣ дар дигар шӯъба соҳтори функционалий ва дар сеюмӣ лоиҳавӣ ва матрисавӣ истифода мешаванд. Конгломератҳои бузург (ба монанди «Биэтрис», «Сирс Робак», «Галф энд Уэстэрн», «Пепсико») асосан дар натиҷаҳои ҳамҷояшавӣ ва «furӯбарӣ» инкишоф ёфтаанд. Аз ин сабаб фаъолияти онҳо аз ҳад зиёд тафриқанок буда, ҷойгир-кунонии он дар доираи соҳтори муайян номумкин аст. Бинобар ин роҳбаријати конгломерат ба роҳбаријати ширкатҳои ба он дохилшаванда иҷозат медиҳад, ки ин ва ё он соҳтори ба онҳо қулайро интихоб намоянд.

Соҳтори ба наовварӣ нигаронидашуда дар корхонаҳое истифода мешавад, ки яке аз самтҳои асосии инкишофи он ҷустуҷӯи имкониятҳои нав дар фаъолияти истеҳсолию тиҷоратӣ ва татбиқи навовариҳо ба ҳисоб меравад. Принципи асосии бунёди соҳтории корхона, ки ба наовварӣ нигаронида шудааст, ташаккули ҳатмии ду гурӯҳи зеринро дар назар дорад:

- Гурӯҳи навовариҳо- ҳамоҳангизии ғояҳои нав ва коркарди лоиҳаҳоро барои васеъсозии фаъолият дар соҳаи диверсификацияи истеҳсолот ва фурӯш пешбинӣ менамояд.

- Гурӯҳи фаъолияти ҷорӣ-амалисозии лоиҳаҳои гурӯҳи наовар коркарда баромадаро дар доираи истеҳсолоти ҷории силсилавӣ (ҳангоми зарурат ташкили истеҳсолоти нав) дар назар дорад.


Агар соҳторҳои ташкилии кохонаҳоро, ки дар боло муфассал таҳлил шудаанд, ҷамъбаст намоем, таснифу нақшавии соҳторҳоро дар шакли зерин тасвир намудан мумкин аст (Расми 24.4.).



Расми 25.4. Таснифи маҷмӯии сохторҳои ташкилии корхона

25.3. Ташаккули зинаҳои идоракунӣ


Ҳаҷми зиёди корҳои идоракунӣ дар корхона ҳамоҳангиро талаб менамояд, ки амалисозии ин раванд муваффақияти фаъолиятро таъмин намуда, ба самаранокии он мусоидат менамоянд. Ин ҳамоҳангозӣ аз боло ба поён амалӣ карда мешавад: роҳбари болоӣ фаъолияти роҳбарони зинаи поёниро то ба расидани ин ҷараён бевосита ба иҷроқунандагон дар ҷойҳои корӣ, ҳамоҳанг месозад. Чунин ташаккули вертикалии меҳнат дар натиҷа дараҷа ва ё зинаҳои идоракуниро ба миён меорад (Расми 24.5.).



Расми 25.5. Тақсимоти амудии меҳнат, ки зинаҳои идоракуниро ташкил мекунад.

Новобаста аз он, ки дараҷаҳои идоракунӣ чи андозаанд, роҳбаронро ба се категория ҷудо мекунанд. Роҳбарони корхона аз нуқтаи назари вазифаҳои базимадоштаашон ба категориояҳо ҷудо карда мешаванд. Нафароне, ки идоракунии техникаро ба ўҳда доранд ҳамарӯза, барои таъмини кори самаранок дар истеҳсоли маҳсулот ва расонидани хизмат масъуланд. Нафароне, ки дар зинаҳои болоии идоракунӣ қарор доранд асосан ба идоракунӣ ва ҳамоҳангозӣ дар дохили корхона машғул буда, шаклҳои фаъолиятҳои гуногун ва қӯшишҳои шӯъбаҳои гуногунро мувофиқа менамоянд. Роҳбарони дараҷаи институтсионалӣ бештар ба таҳияи нақшаҳои дарозмуддат, ташаккули мақсадҳо, мутобиқсозии ташкилот ба тағииротҳои муҳити беруна ва ғайра машғуланд. Вобаста ба ин дараҷаҳо роҳбарон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

- Роҳбарони (идоракунандагони) зинаи поёни ва ё роҳбарони амалиётӣ;
- Роҳбарони (идоракунандагони) зинаи мобайнӣ;
- Роҳбарони (идоракунандагони) зинаи олий.



Расми 25.6. Зинаҳои идоракунӣ ва идоракунандагон

Роҳбарони зинаи поёни одатан барои ташкили ҷойҳои корӣ, истифодаи бевоистаи захираҳо (ашёи хом ва таҷҳизот) ҷавобгаранд. Вазифаҳои зинаи мазкур ин усто, устои бастӣ, сардори қитъаи истеҳсолӣ ва ғайра мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки кори роҳбари зинаи поёни гуногунтаркиб мебошад. Қисми зиёди вақти кори худро ин роҳбарон бо муюшират мегузаронанд. Асосан ин муюшират бо тобеъонаш мебошад.

Кори роҳбарони зинаи поёниро роҳбарони зинаи мобайнӣ назорат мекунанд. Дар корхонаҳои бузург шумораи зиёди роҳбарони зинаи мобайнӣ вучуд доштанаш мумкин аст, ки онҳоро ба ғурӯҳҳои алоҳида ҷудо мекунанд. Агар чунин ғурӯҳбандӣ ба вучуд ояд пас роҳбарони болоии зинаи мобайнӣ ва роҳбарони поёни зинаи мобайнӣ ба вучуд меояд. Вазифаҳои асосӣ дар ин зина сардори коргоҳ, мудири шӯъба, сардори идораи фурӯш дар минтаҳа, директрои филиал ва ғайра мебошад. Роҳбарони зинаи мобайнӣ одатан зерсоҳтори қалон ва ё шӯъбаи корхонаро идора мекунанд. Ҳусусияти кори роҳбар аз таркиби кори зерсоҳтори идорашаванд вобаста аст.

Роҳбарони зинаҳои мобайнӣ асосан вазифаи миёнаравро миёни роҳбарияти болоӣ ва поёни иҷро менамоянд. Аммо дар баъзе корхонаҳо бо инкишоф ва истифодаи технологияи информатсионӣ ва компьютерҳо, роҳбарони зинаҳои мобайнӣ ихтисор карда мешаванд. Технологияҳои мазкур имконият медиҳад роҳбари болоӣ дар утоқи кориаш нишаста тавассути технологияҳои шабакавӣ ахбор гирад.

Роҳбарони зинаи болой аз ҳама камшуморанд. Ҳатто дар ширкатҳои бузургтаринроҳбарони ин зина якчанд нафаранд. Вазифаҳоро дар ин зина раиси Шӯрои директорон, президент ва ё ноиб-президент, директори генералӣ ва ё директори ширкат иҷро мекунад. Роҳбарони зинаи олий барои қабули қарорҳои муҳим ҷавобгӯ мебошанд. Бинобар инроҳбарони муваффақи зинаи оилии идоракунӣ дар корхонаҳои бузург баланд баҳо дода шуда, меҳнати онҳо подоши баланд дорад.

Роҳбарии ширкати бузург кори ниҳоят мураккаб мебошад. Сабаби асосии ин дар он аст, ки ҳаҷми кори роҳбарони олий маъян нест. Масалан сардори шӯъбаи фурӯш доираи салоҳияти кориашро вобаста ба таъиноти шӯъба медонад. Аммо роҳбари олий доиман бо маълумотҳои хусусияти гуногун дошта сару кор дошта, қарорҳои гунонун қабул менамояд.

25.4. Принсип ва усулҳои ташкили идоракунии корхона.

Махсусгардонӣ ва тақсимоти меҳнат ҳосилнокиро дар гурӯҳи одамон баланд месозад. Вале агар муносибати байни одамон ва соҳторҳои ташкилий агар дақиқ муайян ва ҳамоҳанг соҳта нашуда бошанд, махсусгардонӣ натиҷаи дилҳоҳ намедиҳад. Ҷараёни асосие, ки бо ёрии он роҳбар муносибаташро бо ҳайати кормандон ташкилот муқаррар мекунад, қисматнамоии ваколатҳо ва тақсими масъулията мебошад. Яке аз принсипҳои асосии идоракунии ширкат ин муносибат байни дараҷаҳои ваколат мебошад, ки роҳбариати сатҳи болоиро бо поёнӣ пайваст намуда, тақсим ва ҳамоҳангии мақсадҳоро таъмин менамояд. Воситае, ки бо ёрии он роҳбариати корхона муносибати байни дараҷаҳои ваколатиро муқаррар мекунад, раддабандӣ (делегирование) мебошад. Ҷараёни ташкилиро ба дарки пешакии раддабандӣ фаҳмидан душвор аст.

Равобинӣ ин интиқоли вазифа ва ваколат ба нафаре мебошад, ки масъулияти иҷрои онро ба дӯш мегирад. Раддабандӣ воситае мебошад, ки бо ёрии он роҳбариати корхона вазифаҳои зиёдро миёни кормандон, ки барои ноилшавӣ ба мақсадҳои корхона бояд иҷро карда шаванд, тақсим менамояд. Агар

ҳадаф ба нафари дигар раддабандӣ нашуда бошад, роҳбар маҷбур аст онро худаш ичро намояд. Моҳиятан раддабандӣ ин амале мебошад, ки инсонро ба роҳбар табдил медиҳад.

Агар ягон шахс барои ичрои вазифаи муайян масъулият ба дӯш гирад, ташкилот бояд ба ӯ захираҳои заруриро муҳайё созад. Роҳбариат инро бо роҳи равобинии ваколат бо мақсадҳо амалӣ мекунад. Ваколат ин ҳуқуқи маҳдуди истифодаи захираҳои корхона ва равона созии қӯшиши баъзе коргарони он барои ичрои мақсадҳои гузашташуда мебошад. Ваколатҳо ба мансаб раво дида мешаванд, на ба шахсе, ки онро айни замон ишғол мекунад. Вақте ки фард корашро иваз мекунад, вай ваколатҳои мансаби пешинаашро гум карда, ваколати мансаби навашро соҳиб мешавад. Вале дар ҳолате, ки мансабро фард ишғол накардааст, равобинӣ номумкин аст, дар амал мегӯянд, ки равобинии ваколат ба фард дурусттар аст.

АЗбаски ваколат ин ҳуқуқи маҳдуди истифодаи захираҳо ва идоракуни одамон мебошад, пас мағҳуми ҳадди ваколат истифода карда мешавад. Дар дохили корхона ин ҳадҳо бо сиёsat, раванд, қоида ва дастуралмалҳои мансабӣ муайян карда мешавад. Нафаре ки аз ҳадҳои мазкур берун меравад, аз ваколатҳояш сӯиистифода менамояд, ҳатто дар мавридҳое, ки аз ичрои мақсадҳои муайян пайгири шаванд. Дар тавсифи умумӣ ҳадди ваколат ҳангоми гузариш ба зинаи болоии идоракунӣ васеъ мешавад. Вале бояд дар назар дошт, ки ваколатҳои роҳбарони болоӣ низ маҳдуд аст. Раиси шӯрои директорон ва директори генерали бояд дар назди саҳмдорон ҷавобгар бошанд, агар ҳароҷот аз даромад зиёд бошад. Роҳбарони болоӣ наметавонанд маоши худро баланд кунанд, захираҳои ширкатро бе иҷозати шӯрои директорон истифода кунанд. Ваколатҳои зиёди роҳбарон бо анъана, ахлоқ, қолабҳои фарҳангӣ ва расму оинҳои ҷамъияте, ки корхона дар он фаъолият мекунад, муайян карда мешаванд. Ваколатҳо дар намуди умумии ваколатҳои ҳаттӣ ва дастгоҳӣ ифода мейбанд.

Равобинии ваколатҳои ҳаттӣ ва занцираи тимии (гуруҳии) дар натиҷаи он¹ бавуҷудоянда дар ҷараёни ҳамоҳангсозии фаъолияти корхона нақши бузург доранд. Муносабати ҳаттӣ: 1) муносабати байнҳамдигарии роҳбар ва тобеъонро осон меғардонад; 2) тобеъ масъулияти шахсиро оиди ичрои кори ги-

рифтааш қабул менамояд; 3) агар роҳбар бевосита қарорро таъмин карда наметавонад, пас он ба зинаҳои болой бо занчираи тимӣ (гурӯҳӣ) интиқол карда мешавад. Ҳамин тавр, муносибати хаттӣ ҳамоҳангии дақиқи муносибатҳои коргарони корхонаро таъмин менамояд. Мағҳуми ваколатҳои хаттӣ бо ду принсипи бунёди ташкилот, принсипи ягонағӣ ва принсипи маҳдудсозии меъёрҳои идоракунӣ, алоқаманд мебошад.

Усули беҳтарини таъмини ҳамоҳангии дилҳоҳ дар он ифода меёбад, ки тобеъ танҳо дар назди як роҳбар ҷавобгӯ бошад ва танҳо аз ӯ фармон гирад. Ин аст принсипи оғози ягона, ки дар аксар корхонаҳо истифода мешавад. Мувофиқи ин принсип нафаре, ки ягон мушкилот дорад, оиди масъалаи мазкур бевосита ба роҳбараш муроҷиат мекунад. Инчунин роҳбарони зинаҳои болой набояд ба зинаҳои поёнӣ, бо паси сар кардани роҳбарони мобайнӣ фармон диҳанд. Новобаста аз камбудиҳои мавҷуда принсипи оғози ягона муддати тӯлонӣ аз ҷониби аксар ташкилотҳо истифода шуда, ҳосияти худро ҳамчун механизми ҳамоҳангсозӣ барои ташкилотҳои алоҳида гум накардааст.

Ҳамин тавр, принсипи мазкур ба тобеъияти ҳайат ба як роҳбар асос ёфта, ӯ оиди натиҷаи фаъолияти қисмати кори ба ӯ боварикардашуда, масъулияти пурра дорад. Принсип оғози ягона маъни онро надорад, ки роҳбар ҳама гуна супоришҳоро бе андеша матраҳ кунад. Одатан қарори муҳим аз ҷониби колектив баррасӣ карда мешавад (масалан дар маҷлиси умумии саҳмдорон). Дар ҳама шароитҳо натиҷаҳои дилҳоҳ дар идоракуни ширкат вақте ба даст меояд, ки: ҳайат мақсадҳои корхонаро мефаҳмад; оиди он маълумот дорад; вақте ки онҳо асоснок ва баррасишууда мебошанд роҳбар ба ҳайати меҳнатии худ такя мекунад.

Агар роҳбари зинаи болоии корхона ба ҷои ташкили занчираи тимӣ (гурӯҳӣ), дар бораи он қарор қабул кунад, ки ҳар як коргар бевосита ба ӯ ҳисбот дидад, пас дар ин ҷо меъёри идорият ҷой дорад. Азбаски роҳбари зинаи болой дар ниҳоят аз рӯи иҷроши ҳамаи корҳо масъулияти пурра дорад, бинобар ин дар нигаҳдории назорат зиёдтар манфиатдор аст. Вале дар таҷриба дар сатҳи ахлоқӣ нигаҳ дошта натавонистани меъёри мазкур ҳамоҳангиро комилан душвор мегардад. Бояд меъёри идорашавандагӣ чи миқдор бошад? Маҷмӯи рақамҳо

пешниҳод мешаванд, vale як қатор муаллифон бар онанд, ки бояд аз 7 то 10 нафарро дар бар гирад. Таҳқиқотҳои муосир бошад нишон медиҳанд, ки бузургии меъёр саҳт лағжанда ме-бошад. Ба ин низом истифодаи технологияи информатсионии муосир таъсири назаррас мерасонад. Ба он инчунин хусусияти вазифаҳои иҷрошаванд, хислати тобеон, қобилиятҳои нисбии роҳбар ва ғайра таъсир мерасонанд. Маълум аст, ки агар меъёри мазкур дар зинаҳои поёйӣ нигаҳ дошта нашавад, роҳбариёт дар мавриди ҳамоҳаносозии фаъолияти тобеон душворӣ ме-кашад.

Дар корхонаҳое, ки роҳбарияти зинаҳои болой қисми ваколатҳоро дар мавриди қабули қарор дар худ нигаҳ медоранд, низом марказонидашуда номида мешавад. Дар ширкатҳои ғайримарказонидашуда идоракунандагони зинаи мобайнӣ дар баҳшҳои алоҳидай фаъолият ваколатҳои кифоя доранд. Дар таҷриба ширкатҳои пурра марказонидашуда ва ғайримарказонидашуда ба ҷашм намерасанд. Фарқияти байни онҳо дар сатҳи нисбии равобинии ваколатҳо ва ҳуқуқҳо дидар мешавад. Нишонаҳои зерин оиди дараҷаи марказонидани корхона маълумот медиҳанд: 1) шумораи қарорҳои дар зинаи поёйӣ қабулшаванд; 2) муҳимияти қарорҳое, ки дар зинаҳои поёйӣ қабул мешаванд; 3) оқибатҳои қарорҳое, ки дар зинаҳои поёйӣ қабул мешаванд; 4) дараҷаи назорат аз болои кори тобеон.

Афзалияти низоми марказонидашуда дар самаранок истифодабарии ҳайат, дараҷаи баланди ҳамоҳангсозӣ ва назорат аз болои намудҳои маҳсусгардонидашудаи фаъолият ифода мейёбад. Агар тағиирот дар муҳити берунаи корхона нисбатан сусттар ба вуқӯъ пайванданд, худи корхона на он қадар калон бошад, пас барои он дараҷаи баланди марказонӣ мақбултар аст. Соҳторҳои ғайримарказонидашуда дар ҳолате самараноканд, ки агар муҳити берунаи корхона бо бозори зудтағиирёбанда, рақобати шадид ҳангоми мавҷудияти истеҳсолоти дифференсиалий ва инчунин технологияи зедтағиирёбанда тавсиф дода шавад. Мақсаднокии ҷорисозии чунин соҳторҳо бо инкишофи андозаҳои ширкат, мураккабии фаъолияти ҳочагидорӣ зиёд мешавад.

Ваколатҳои хаттӣ наметавонанд талаботҳои корхонаро пурра таъмин намоянд. Бинобар ин онҳо бо вариантҳои гуногуни ваколатҳои маъмурӣ (штабӣ) пурра карда мешаванд. Айни замон ваколатҳои зиёди штабӣ мавҷуд аст, ки дастгоҳи маъмурӣ онро доро мебошанд. Дастгоҳи маъмуриро ба се гурӯҳ чудо на-мудан мумкин аст: машваратӣ, хизматрасонӣ ва хос (шахсӣ). Дар таҷриба дақиқ муайян намудани фарқияти миёни онҳо но-мумкин аст, чунки ҳамон як дастгоҳ якчанд вазифаро иҷро ме-кунад.

Вақте ки роҳбарияти хаттӣ бо мушкилоти таҳассуси маҳсус-ро талабкунанда рӯ ба рӯ мешавад, метавонад муттаҳасисони даҳлдорро даъват кунад, ки ҳамин тавр дастгоҳи машваратӣ ташкил карда мешавад. Ба ӯҳдадории ин муттаҳасисон машваратдииҳои роҳаброни хаттӣ дар соҳаи донишҳои онҳо до-хил мешавад. Одатан дастгоҳи машваратӣ дар соҳаи ҳуқуқ, тех-нологияни нав ва ё маҳсус, таълим ва такмили ихтисоси кор-мандон ва инчунин машварати кадрҳо истифода карда меша-ванд.

Боби 26. Низоми иттилоотии идоракунии корхона

- 26.1. Нақши технологияҳои ахборӣ дар идоракунии корхона
- 26.2. Таҳаввулоти низомҳо, технология ва менеҷменти ахборӣ
- 26.3. Ташаккули низомҳои ахборӣ дар корхона

26.1. Нақши технологияҳои ахборӣ дар идоракунии корхона

Дар замони мусир яке аз захираҳои мӯҳимтарини корхона, ширкат ва ташкилот ахбор ба ҳисоб меравад. Инкишофи иқтисодиёт ва ҷамъият талабот ба ахборро зиёд мегардонад. Дар давраи иқтисоди бозорӣ нақши ахбор бо омилҳои зерин муайян карда мешавад: ҷаҳонишавии бозорҳо, пурзӯркуни кушишҳои ба талаботи харидорон нигаронидашуда, дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навигариҳои илмӣ-техникиӣ, ташкилию технологӣ, мураккабшавии мӯҳити беруна, пурзӯршавии муносибатҳои байнҳамдигарии омилҳои мӯҳити беруна, мураккабшавии низоми идоракунии корхона ва суръаттафзоии даври ҳаётӣ маҳсулот.

Суръаттизиони даври ҳаётӣ мол пеш аз ҳама ба инкишофи технологияҳои ахборӣ вобаста аст. Масалан, дар солҳои 60-уми асри XX ҳангоми паҳншавии мошинаҳои электронии ҳисоббарор давомнокии даври ҳаётӣ мол 10 -15 солро ташкил медод ва бо пайдо шудани компьютерҳои фардӣ он то 5-6 сол кам шуд; дар солҳои 1990 аз 1 то ба 3 сол омада расид. Маълум аст, ки истифодаи минбаъдаи технологияҳои интернетӣ суръаттизиони ҷараёнҳоро дар фаъолияти соҳибкорӣ таъмин менамояд. Падидаҳои нав дар фаъолияти корхонаҳо ба технологияҳои электронӣ алоқаманд аст, ки дар ин ҷо диққат на ба даври

ҳаётии мол, балки ба даври ҳаётии истеъмолкунанда марказо-нида мешавад.

Ахбор дар ҷаҳони муосир ин ҳама гуна маълумот набуда, балки ҳамон маълумот ба ҳисоб меравад, ки дар худ навигарӣ дошта, номуайяни мавҷударо кам мекунад. Ахбор берун аз оғаридаи он вуҷуд дошта, ҳамчун дониши аз ў бегонашуда фаҳмида мешавад. Ин ҳабар бо ишораҳои маҳсус дар ягон ба-рандаи ахбор навишта шуда, бе иштироки муаллиф барои такрористеҳсол имконпазир аст. Ахбор дар ҳолате захираи корхона ва ё ташкилот ба ҳисоб меравад, ки ҷиҳати икрои вазифаҳои зерин мусоидат кунад:

1) мақсад ва вазифаҳои стратегӣ ва тактикий корхонаро музайян кунад;

2) нақшай инкишофи бизнесро ташаккули дода, икроиши онҳоро ташкил кунад;

3) назорати вазъи ҷории корхонаро таъмин намуда, тағйиротҳои мӯҳити берунаро пешгӯи кунад;

4) қарорҳои асосноки идоракуниро қабул карда, ҳамкории зерсохторҳои гуногунро таъмин кунад.

Ахбор ҳамчун захираи корхонаю ташкилот дорои як қатор хусусиятҳо мебошад:


- саҳех ва таъхирнапазир будан;
- мувофиқ будан;
- фаврият ва дастрас будан;
- мукаммал будан ва муҳолиф набудан.

Ахбор ва захираҳои ахборӣ дар тӯли таърихи инсоният мавҷуд буданд ва суръати афзоиши он сол ба сол тез шуда истодааст. Ҳама вақт ин захира барои идоракуни одамон, ҷараёнҳо, фаъолият ва ғайра истифода мешуд ва бо инкишоф ёфтани ҷамъият технологияҳои расонидани ахбор низ тараққӣ карда, инсоният воситаҳои нави таҳвили онро қашф менамуд. Ин пеш аз ҳама ба инкишофи низоми интиқоли ахбор ва такмили воситаҳои низоми иртиботӣ алоқаманд мебошад. То пайдоиши хат ахбор дар хотираи фард нигоҳ дошта мешуд, ки бегонакуни онро мушкил мегардонид. Бо пайдо шудани хат ах-

борро мумкин буд ҹамъ оваранд, интиқол диҳанд, коркард ва нигаҳдорӣ кунанд. Бо инкишофи тамаддун барандагони ахбор низ такмил ёфта истодаанд.

Технологияҳои ахборӣ дар миёнаҳои асри XIX баъди пайдо шудани почта, сурат, телефон, радио ва кинемотография инкишофт ёфт. Ин қадами нахустин дар таъсиси низоми ҷаҳонии нигаҳдорӣ ва таҳвили ахбор буд. Дар асри XX як қатор қашфиётҳои илмӣ-техникий ахборро яке аз захираҳои асосии тамаддуни инсонӣ гардониданд.

Пӯшида нест, ки мақсади асосии корхона ин ба даст овардана фоида мебошад. Бинобар ин барои идоракунии корхона бояд саривақт ахбор таъмин карда шавад, ки имконият медиҳад корхона ба мақсадҳояш ноил гардад. Соҳтори захираҳои ахборӣ дар расми 26.1. нишон дода шудааст.



Расми 26.1. Соҳтори захираҳои ахбории корхона

Барои идоракунии корхона ахбор оиди вазъи муҳити доҳилӣ ва берунӣ зарур аст.

Низоми идоракунии корхона аз қисмати идоракунӣ ва ҷараёнҳои идорашавандада иборат аст. Барои он ки қисми идоракунӣ фаъолияти худро иҷро қунад, он бояд вазъи воқеии ҷараёни идорашавандаро бо мақсади идоракунӣ муқобил гузорад, яъне ҷараёни идорашавандада ба қисми идоракунӣ таъсири худро мерасонад. Баҳам таъсиркуни унсурҳои низоми идоракунӣ тавассути таҳвили ахбор амалӣ карда мешавад. Ба таври дигар, дар низоми идоракунии корхона ҳама вақт тарҳи сарбастай ахборӣ мавҷуд аст.



Расми 26.2. Тарҳи ахборӣ

Дар доираи контури ахборӣ маълумот дар бораи объекти идоракунӣ ва таъсиротҳои идоракунӣ дода мешавад. Тарҳи ахборӣ, воситаи ҷамъқунӣ, таҳвил, коркард ва нигаҳдории ахбор, ва инчунин ҳайати хизматрасонанда унсурҳои низоми ахбории корхона ба ҳисоб мераванд. Вазифаҳои асосии низоми ахбории корхона инҳоянд:

- Таъмини раванди қабули қарор;
- Пешниҳоди ахбори зарурӣ дар вақт ва ҷойи даркорӣ;
- Баландбардории самаранокии низоми идоракунӣ;

- Ташкили муҳити ахборӣ ва техникий ба идоракунии корхона;
- Раддабандии ахбор ва ғайра.

Намуд ва хусусияти низомҳои ахборӣ аз як қатор омилҳо во-баста мебошад: намуди фаъолияти корхона, хусусият ва ҷараёни қабули қарорҳои идоракунӣ, сохтори ташкилии корхона, маданияти корпоративӣ, ҳайати кормандон. Низоми ахборӣ пурра сохтори идоракунии корхонаро такрор мекунад. Дар корхона мувофиқи дараҷаҳои идоракунӣ: якум, низоми ахбории стратегӣ; дуввум, низоми ахбории тактикий ва сеюм, низоми ахбории идоракунии фавриро ҷудо мекунанд. Мутаноси-бан истифодабарандагони ин низомҳо роҳбарони болой, шӯрои директорон, роҳбарони зерсохторҳо ва ҳадамоти функционалий ва менечерони зерсохторҳо мебошанд.

Ҳамин тавр, технологияҳои ахбории идоракунӣ имконият медиҳанд вазифаҳои зиёди идоракунӣ, пеш аз ҳама ҳисобгирӣ, таҳлил ва қабули қарор ҳал карда шавад. Дар шароити мусоир ягон корхона ва ширкат бе истифодаи технологияҳои ахборӣ муваффақ шуда наметавонад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 30% вақтро коргарон барои ҷустуҷӯ ва мувофиқа сарф меку-нанд. Ғайр аз ин 6% ҳуҷҷатҳои корхона гум мешаванд, 80% вақтро роҳбар бо коркарди ахбор сарф мекунад. Ҳосилнокии меҳнати коргарон ҳангоми истифодаи технологияҳои компьютерӣ 25–30% зиёд мешавад.

26.2. Таҳаввулоти низомҳо, технология ва менечменти ахборӣ

Низоми ахборӣ ин ҳуди ахбор ва кор бо он мебошад. Технологияи ахборӣ ин усули тағиیرдиҳии ахбор мебошад. Дар низоми ахборӣ якчанд технологияҳои ахборӣ истифода шуданаш мумкин аст. Ҳуди низоми ахборӣ воситаи амалисозии технологияҳои мазкур мебошад. Дар ташкилотҳое, ки ахбор ҳамчун

захираи дохиликорхонавӣ ва омили мустақили истеҳсолот эътироф мешавад, менечменти ахборӣ мавҷуд аст, ки мақсади он расонидани ахбори лозимӣ ба ҷойи лозимӣ ва дар вақти лозимӣ мебошад. Менечменти ахборӣ нақшагирӣ, ташкил, ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти ахборирии ташкилот ва равандҳои ахбории онро дар бар мегирад (Расми 26.3.).

		Васитаҳо		
Накшагирӣ, ташкил ва назорат	Равандҳо	Чустуҷӯи ахбор	Коркарди ахбор	Тақсимоти ахбор
	Дараҷаҳо	<u>Фаврӣ, тактиқӣ ва стратегӣ</u>		
	Объектҳо	Низомҳои ахбории ташкилот ва зерсохторҳои он, ҳуди ҳамин зерсохторҳо ва шарикони корхона аз рӯи кооператсия		

Расми 26.3. Унсурҳо ва объектои менечменти ахборӣ

То нимаи дуюми асри XIX технологияҳои ахборӣ бо истифода аз перо, рангдон (сиёҳдон) ва китобҳои муҳосибавӣ ба роҳ монда мешуд. Мубодилаи ахбор тавассути хаткашон ва хабаррасонҳо амалӣ карда мешуд. Коркарди ахборӣ бо истифодаи нусхабардории дастии ҳӯҷҷатҳои лозимӣ ва истифодаи ҳисобҳо барои амалиётҳои арифметикий ба роҳ монда шуда буд. Дар охири асри XIX технологияҳои «дастӣ» ба «механикӣ» иваз карда шуданд. Мошина, телефон, диктафон ихтироъ карда шуданд. Ин самаранокии меҳнати идоракуниро баланд сохта, ба ташаккули сохторҳои ташкилии корхона мусоидат намуд.

Дар солҳои 1940–1960 технологияҳои электрикӣ: мошинаҳои чопкунии электрикӣ, дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва ғайра рӯи кор омаданд. Дар охири солҳои 60-ум бо пайдошавии машинаи электронии ҳисоббарор ва истифодаи онҳо дар коркар-

ди ахбор имконият дод, ки на танҳо ҳаҷм ва суръати ахбор балки менечменти ахборӣ пурра шакли дигар гирад. Маҳз аз ҳамин давра инкишофи технологияҳои электронӣ ва компютерӣ сарчашма мегиранд.

Низомҳои ахборӣ дар раванди инкишофи худ якчанд марҳиларо аз сар гузаронидаанд (Ҷадвали 26.4.).

Марҳила	Концепсияи истифодаи ахбор	Намудҳои низомҳои ахборӣ	Мақсади истифода
Солҳои 1950–1960	Чараёни қоғазии ҳӯҷҷатҳои ҳисобӣ	Низомҳои ахбории коркарди ҳӯҷҷатҳои ҳисобӣ дар мошинаҳои мӯҳосибавии электромеханикӣ	Баландшавии суръати коркарди ҳӯҷҷатҳо. Низоми соддакардашудаи коркарди ҳисоб ва пардоҳти музди меҳнат.
Солҳои 1960–1970	Нигаҳдории мақсади асосӣ	Низомҳои ахбории идоракунӣ	Суръатбахшии раванди омодакунии ҳисоботҳо
Солҳои 1970–1980	Назоратӣ идорӣ	Низоми дастгирии қабули қарор Низомҳо барои зинаҳои олии идоракунӣ	Коркарди қарорҳои нисбатан оқилюна
Солҳои 1980–2000	Ахбор-захираи стратегие, ки бартарияти рақобатиро таъмин менамояд	Низомҳои ахбории стратегӣ Идораҳои (офисҳои) автоматикунонидашуда	Таъмини фаъолият ва инкишофи корхона

Ҷадвали 26.4. Тағйири нигариши ба истифодаи низомҳои ахборӣ

Марҳилаи аввал (то охирҳои солҳои 60-ум асри XX) мавҷудияти мушкилоти коркарди ахбор дар шароити имкониятҳои маҳдуди воситаҳои дастгоҳӣ; Марҳилаи дуюм (то охри солҳои 70-уми асри XX) паҳншавии машинаи электронии ҳисоббарор. Барои ҳар ду ин марҳилаи коркарди самараноки ахбор бо икрои амалиётҳои мураккаб хос аст. Дар ин вақт марказҳои ҳисоббарор бо коркарди марказонидашудаи ахбор ва истифодаи дастаҷамъии захираҳои техникаҳои ҳисоббарор

паҳн шуда буданд. Ғайр аз ин дар ин марҳилаҳо мушкилоти психологӣ дар мавриди ҳамдигарфаҳмии оғарандагони низомҳои ахборӣ ва истифодабараандагоне, ки барои онҳо соҳта мешуданд, ба вуҷуд омад. Дар натиҷа имкониятҳои қалони марказҳои ҳисоббарор пурра истифода намешуданд.

Марҳилаи сеюм (ибтидои солҳои 80-ум) компьютерҳои фардӣ ва низомҳои ахборӣ, воситаи ҳақиқии қабули қарор гаштанд. Дар ин марҳила низомҳои ахборӣ бо назардошти талаботҳои истеъмолкунандагон хусусияти инфириодиро соҳиб мегарданд. Коркарди марказонидашуда ва ғайримарказонидашудаи ахбор истифода карда мешуд. Марҳилаи чорум (ибтидои солҳои 90-ум) низомҳои ахбори технологияҳои ахбории байниташкилотии муосир ба вуҷуд оманданд. Дар ин марҳила дар коркарди ахбор даствовардҳои технологияҳои иртиботӣ истифода мешуданд. Ҷорисозии технологияҳои нав бо мақсади дарёғти бартариятҳои рақобатӣ амалӣ карда мешуд. Ғайр аз ин дар ин марҳила мушкилотҳои зерин ба миён омаданд:

- Коркарду муқаррасозии стандартҳо ва пайнавиштҳо ба-рои алоқаҳои компьютерӣ;
- Ташкили дастрасӣ ба ахбори стратегӣ;
- Ташкили ҳимоя ва бехатарии ахбор.

Дар низоми идоракунии корхона низомҳои маҳсуси ахборӣ ба монанди низоми таъмини қабули қарор (НТҚҚ) истифода карда мешавад. Дар аксар ҳолатҳо ҷараёни қабули қарор дар ҷиҳатҳои зерин ифода мейёбад: 1) интихоби варианте аз маҷмӯи бастаи вариантҳо; 2) баробар донистани вариантҳои гуногуни имконпазир вобаста аз дараҷаи таъсири онҳо ҷиҳати ноилшавӣ ба мақсадҳо; 3) коркарди меъёрҳои баҳодиҳӣ. Масалан, ба сифати меъёри баҳодиҳии вариантҳо ҳангоми қабули қарор оиди лоиҳаи инвеститсионӣ, мӯҳлати худхарид, бузургии ҳарочот ва ғайра баромад мекунанд. Ба сифати мисол, вазъияте, ки истифодаи НТҚҚ талаб мекунад: баромадан ба бозорҳои беруна, муайянкунии стратегияи инкишофи корхона, ҷустуҷӯи бино барои идора (офис), интихоби таҷҳизотро овардан мумкин аст.

Усулхое, ки мушкилотҳои мазкурро ҳал менамоянд, дар дастгоҳи математикии НТҚҚ амалӣ карда шудаанд.

Дар ҷараёни ташаккул НТҚҚ марҳилаҳои гуногунро паси сар кардааст: аз низоми барои иҷрои амалиётҳои мураккаби бақайдгирӣ таъиншуда, нигаҳдорӣ ва додани аҳбор, то низомҳои эксперти, ки дар шакли донишҳои эксперти Ҷешниҳод карда мешавад.



Расми 26.5. Таҳаввулоти низомҳои дастгирии қабули қарор

Марҳилаи аввал, низоми коркарди трансаксия, ки барои иҷрои амалиётҳои мураккаб бо аҳбор таъин шудааст. Марҳилаи дуюм пайдоиши концепсияи низоми автоматикунонидашудаи идоракуниро дар бар мегирад, ки он имконият медиҳад маълумотҳо аз сарчашмаҳои гуногун интихоб ва ҳамоҳанг сохта шаванд. Дар ин маврид низоми идоракунии базаи маълумотҳо ба вучӯд меояд. Марҳилаи сеюм, автоматикунонии фаъолияти идоравиро дар бар мегирад. Дар ин марҳила базаи маълумотҳои тақсимшуда, истифода шуда, марказонидани аз ҳад зиёди маълумотҳо бартараф карда мешавад. Дар марҳилаи чорум имконияти истифодаи низоми гуфтугӯии компютерӣ (DDS) ба вучӯд меояд. Марҳилаи панҷум, қуллаи инкишофи низомҳои аҳборӣ ба ҳисоб меравад: низомҳои эксперти ба вучӯд меоянд ва базаи онҳо аз ҳисоби донишҳои эксперти васеъ мешавад.

26.3. Ташаккули низомҳои ахбории корхона

Чи тавре, ки болотар қайд шуда буд, низомҳои ахборӣ якчанд марҳилаи инкишофро аз сар гузаронидаанд. Вобаста ба ин якчанд намуди низомҳои ахбориро ҷудо мекунанд:

1) вобаста ба дараҷаи автоматикунонӣ (автоматикунонидашуда ва автоматикунониданашуда);

2) аз рӯи соҳаи фаъолияти объекти идоракунӣ (саноат, нақлиёт, савдо ва ғайра);

3) аз рӯи дараҷа дар низоми идоракунӣ (соҳавӣ, минтақавӣ, корпоративӣ);

4) аз рӯи объект (идоракунии ҷараёни технологӣ, идоракуни лоиҳа, идоракунии амбор ва f);

5) оид ба фарогирии объекти идоракунӣ (интегронидашуда ва локалӣ);

6) аз рӯи мутобиқшавӣ ба корхона (маҳсулоти «қуттигӣ», «конструктор» ва низоми дар асоси супориш сохташуда);

7) аз рӯи принсипи бунёди низоми ахборӣ (алгоритмӣ ва интелектуалиӣ);

8) аз рӯи вазифа (амалиётӣ-ҳисобӣ, идоракунӣ, низоми нигаҳдории қабули қарор).

Ҷараёни ташаккули низоми ахбории корхона тӯлонӣ ва мураккаб мебошад. Амалан қисми зиёди қарорҳои идоракунӣ дар шароити набудани (касри) ахбор қабул карда мешаванд. Дар ҷараёни ташкили низоми ахбории корпоративӣ сохтори ин каср бояд ба инобат гирифта шавад. Сабаҳои асосии ин каср инҳоянд:

а) доҳилӣ (маълумотҳои ибтидой, рафтори коргарон, сохтори ташкилий ва ғайра);

б) берунӣ (инкишофи талаботи бозор, рақибон, технология);

в) низоми ахборӣ (сарчашмаи маълумотҳо, усулҳои коркард ва пешниҳоди онҳо).

Низоми ахбории корпоративӣ (НАҚ) барои баландбардории идоракунии корхона таъмини шаффофиати ахборӣ, батартиб-

дарории ҳүчкатҳо, таъмини коргарон бо ахбори зарурӣ, ҷустуҷӯ, нигаҳдорӣ ва ғункуни маълумотҳо барои таҳлили стратегӣ ташкил карда мешавад. Ҳамин тавр мақсади НАҚ ба се қисм ҷудо мешавад:

- Ҳисобгирӣ ва таҳлили нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ ва молиявӣ.
- Идоракуни захираҳои тақсимшудаи корхона.
- Нақшагирӣ ва назорати иҷроиши буҷет.

Дар дораи қисмати якум «Ҳисобгирӣ ва таҳлили нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ ва молиявӣ» низом бояд якбора якчанд намуди гуногуни ҳисобгириро (ҳисобгирии фаврии амалиётҳои ибтидой бо ифодаи арзишӣ ва нишондиҳандаҳои натуралиӣ, ҳисобгирии молиявӣ ва бухгалтерӣ) пеш барад.

Дар доираи қисми дуюм НАҚ бояд дар бораи вазъи ҷории захираҳои моддӣ ва молиявӣ, инчунин ҳаракати нақшагирифташудаи захираҳо маълумотҳо ҷамъ ва пешниҳод кунад.

Дар доираи қисми сеюм НАҚ вазифаҳои зеринро бояд иҷро кунад: нақшагирии арзиши аслӣ, назорати тағйирот аз ҳаҷми нақшагирифташудаи фурӯш ва воридшавии воситаҳои пулӣ, нақшагирии фоида ва ғайра.

Инак хусусиятҳои асосии низомҳои ахборӣ инҳоянд:

- Баҳамалоқамандии қисмҳои низом;
- Автоматикунонии бизнес-амалиётҳо;
- Таъмини амалишавии бизнес-амалиётҳои корхона;
- Имконият доштани роҳбар ҷиҳати гирифтани ахбори ба-рои қабули қарор зарурӣ;
- Дастрас будан барои омӯзиш ва истифода;
- Имконияти бе қӯмаки барномасоз дуруст кардани ҳисоботҳо ва ҳүчкатҳои зарурӣ аз ҷониби истифода баранда;
- Имконияти пайғирий кардани он, ки кӣ?, кай?, тағйирот ворид кард;
- Мавҷудияти барномаҳои эътиимодноки ҳимояи маълумотҳо ва вазифаи тақсимкуни ҳукуқи дастрасӣ ба он.

Дар корхона ҷараёни ташкили низоми ахборӣ дар якчанд марҳила гузаронида мешавад. Дар доираи марҳилаи якум кор-

хона ва соҳтори функционалии он таҳлил мешавад. Натиҷаи марҳилаи мазкур ин ташкили модели фаъолияти корхона мебошад. Дар марҳилаи дуюм чорҷӯбай низоми ахборӣ муайян карда шуда, воситаҳои дастгоҳӣ-барномавии амалисозии он интиҳоб мешавад. Дар марҳилаҳои минбаъда низоми идоракуни базаи маълумотҳо, низоми автоматикунонии амалиётҳои корӣ, гардиши ҳуҷҷатҳо ва дигар воситаҳои барномавии зарурӣ интиҳоб карда мешавад.

Низоми ахбории муосир ин омӯзиши технологияҳои гуногуни ахбории дар бозор пешниҳодшаванда мебошад. Санъати ташкили чунин низомҳо дар мувозинати ҳамгирои ин технологияҳо ва воситаҳои мувофиқи баронамавӣ ва дастгоҳӣ мебошад. Одатан барои бунёди НАҚ, мӯҳлати то якуним сол ва зиёда аз он, вобаста аз андозаи корхона ва талаботҳои ба низоми ахборӣ пешниҳодшаванда, зарур аст.

Боби 27. Муфлишавии корхона

- 27.1. Тавсифи умумии муфлишавӣ
- 27.2. Тавсифи мушоҳида
- 27.1. Идоракуни берунӣ ва барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор
- 27.3. Истеҳсолоти озмунӣ ва созишномаи мусолиҳа

27.1. Тавсифи умумии муфлишавӣ

Муфлишавӣ ин аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани талаби кредиторон оид ба ӯҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷро карда натавонистани ӯҳдадориҳои ворид намудани пардохтҳои ҳатмӣ, ки аз ҷониби суд эътироф шудаанд ё қарздор қодир набуданашро эълон намудааст.

Механизми муфлишавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлишавӣ» аз 8. 12. 2003., Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии даҳлдори дигар татбик карда мешавад.

Қонуни мазкур асос ва тартиби аз тарафи суд муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ ва ё аз тарафи худи онҳо муфлис эълон гардиданашон, асоси аз тарафи суд муфлис эътироф намудани шахси ҳуқуқӣ, ё ин ки аз тарафи худи онҳо муфлис эълон намуданашон, инчунин тартиби барҳам додани чунин шахси ҳуқуқӣ, ё худ якҷоя бо кредиторон қабул кардани қарор дар бораи муфлишавӣ ва ихтиёран барҳамдиҳии онҳоро муқаррар менамояд.

Ҳама он субъектҳои хоҷагидорие, ки қарздор эътироф шудаанд, метавонад аз ҷониби суд муфлис эълон карда шаванд.

Қарздорсоҳибкори инфиродӣ ё шахси ҳуқуқӣ, ки барои қонеъ гардонии талабҳои кредиторон оид ба ӯҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷрои ӯҳдадориҳои пардохтҳои ҳатмӣ дар мӯҳлати муқаррарнамудаи Қонуни дар бораи муфлишавӣ қодир нест.

Ӯҳдадориҳои пулӣ ӯҳдадории қарздор дар бораи ба кредитор пардоҳт намудани маблағи муайянӣ пулӣ, аз рӯи шартно-

май гражданию ҳуқуқӣ ва дигар асосҳое, ки Кодекси гражданий Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд.

Шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва ҳамчунин шахсони ҳуқуқии хориҷӣ барои қонеъ намудани талабҳои кредиторон аз рӯи ўҳдадориҳои пулӣ ва ҳамчунин иҷрои пардохтҳои ҳатмии ба буҷет аз ҳисоби амволи онҳо воридшаванд қодирнабуда ҳисобида мешаванд, агар чунин ўҳдадориҳо аз тарафи онҳо дар давоми се моҳ аз лаҳзаи эътибор пайдо карданашон иҷро карда нашаванд ва агар маблағи умумии ўҳдадориҳояшон аз арзиши амволи ба онҳо тааллук дошта зиёд бошад.

Дар Қонун оиди муфлишавӣ мағҳумҳои «намояндаи муассисони қарздор», «мудири муваққатӣ», «ташкилоти худтанзими мудирони муваққатӣ» ва «мақомти танзимкунанд» бисёр истифода мешавад.

Намояндаи муассисони қарздор ё раиси шӯрои директорон ва ё мақомти дигари дастаҷамъии идоракуни қарздор ва ё шахси дигари интихобнамудаи шӯрои директрон мебошад, ки барои намояндагии манфиатҳои қонунии онҳо ҳангоми гузаронидани раванди муфлишавӣ ваколатдор аст. Яъне намояндаи кормандони қарздор – шахсе, ки аз тарафи кормандон ваколатдор шудааст ва ҳангоми гузаронидани расмиятҳои муфлишавӣ манфиатҳои онҳоро ифода мекунад.

Мудир (мудири муваққатӣ, мудири беруна, мудири озмунӣ) - шахсе, ки аз ҷониби суд барои гузаронидани расмиятҳои муфлишавӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои дигар, ки Қонун оиди муфлишавӣ муқаррар намудааст, таъин карда мешавад.

Ҳангоми баррасии парвандаҳои муфлишавии қарздор – шахси ҳуқуқӣ расмиятҳои зерини муфлишавӣ татбиқ карда мешаванд:

- мушоҳида;
- идоракуни беруна;
- истеҳсолоти озмунӣ;
- созишномаи мусолиҳа;
- расмиятҳои дигари муфлишавӣ, ки қонуни пешбинӣ намудааст.

Ҳангоми баррасии парвандаҳои муфлишавии қарздор – соҳибкори инфиродӣ расмиятҳои зерини муфлишавӣ татбиқ карда мешаванд:

- истехсолоти озмунӣ;
- созишномаи мусолиҳа.

27.2. Тавсифи мушоҳида.

Мушоҳида ин расмияти муфлишавӣ, ки нисбати қарздор аз лаҳзаи аз тарафи суд қабул кардани ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор то лаҳзасе, ки мутобиқи ҳамин Қонун бо мақсади таъмин намудани нигоҳдории амволи қарздор ва гузаронидани таҳлили ҳолати молиявии он муайян шудааст, татбиқ карда мешавад.

Мушоҳида аз лаҳзаи аз ҷониби суд қабул шудани ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ҷорӣ карда мешавад.

Ҷорӣ намудани мушоҳида барои аз вазифа дур намудани роҳбари қарздор ё мақомоти дигари идоракуни қарздор асос нагардида, онҳо иҷрои ваколатҳои худро бо маҳдудиятҳои дар қонун оиди муфлишавӣ муқаррарнамуда идома медиҳанд.

Мақомоти идоракуни қарздор аҳдҳои зеринро танҳо бо розгии мудири муваққатӣ анҷом медиҳад:

- аҳдҳои вобаста ба иҷора ва гарав додани амволи ғайриманӯл, додани амволи номбаршуда ба сифати ҳисса ба сармояи оинномавии ҷамъиятҳо ва ширкатҳои хочагидорӣ ё ихтиёрдории тарзи дигари чунин моликият;

- аҳдҳои вобаста ба ихтиёрдории амволи дигари қарздор, ки арзиши балансиашон зиёда аз 10 фоизи арзиши балансии дории қарздорро ташкил медиҳанд;

- аҳдҳои вобаста ба қабул ва додани қарзҳо (кредитҳо), додани кафолат, гузашт намудани ҳукуқи талабқунӣ, гузаронидани қарз, инчунин аҳдҳои вобаста ба таъсиси идоракуни бозътимоди амволи қарздор.

Мақомоти идоракуни қарздор ҳукуқ надорад қарорҳои зерин қабул намояд:

- дар бораи азнаташкилкунӣ (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, чудошавӣ, табдилдиҳӣ) ва барҳамдиҳии қарздор;
- дар бораи таъсиси шахсони ҳуқуқӣ ё дар бораи иштирок намудан дар шахсони ҳуқуқии дигар;
- дар бораи таъсиси филиалҳо ва намояндагиҳо;
- дар бораи пардохти дивидендҳо;
- дар бораи аз тарафи қарздор паҳн намудани вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қимматноки муомилотӣ;
- дар бораи баромадан аз ҳайати иштирокчиёни қарздор - шахси ҳуқуқӣ ва аз саҳомон харидани саҳмияҳои қаблан баровардашуда.

Агар роҳбари қарздор барои таъмини ҳифзи амволаш чораҳои зарурӣ наандешад, ба мудири муваққатӣ ҳангоми иҷрои ўҳдадориҳояш монеъ шавад ё дигар талабҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя накунад, суд ҳуқуқ дорад вайро аз иҷрои вазифааш дур намояд. Дар чунин ҳолатҳо иҷрои вазифаҳои роҳбари қарздор ба зиммаи мудири муваққатӣ гузошта мешавад.

Аз лаҳзаи чорӣ намудани мушоҳида ҳабси амволи қарздор ва дигар маҳдудсозии қарздор оиди ихтиёрдории амволи ба вай мансуббуда танҳо дар доираи раванди муфлишавӣ бояд сурат гирад.

Мудири муваққатӣ вазифадор аст:

- баҳри таъмини нигоҳдории моликияти қарздор тадбирҳо андешад;
- ҳолати молиявии қарздорро таҳлил намояд;
- мавҷудияти алomatҳои муфлишавии сохта ва барқасдро муайян созад;
- кредиторони қарздорро муқаррар намуда, андозаи талабҳои онҳоро муайян созад, ба кредиторон оиди оғоз шудани парванда дар бораи муфлишавӣ ҳабар диҳад;
- маҷлиси аввали кредиторонро даъват намояд.

Баъди анҷоми мушоҳида мудири муваққатӣ ба суд дар бораи фаъолияти худ ҳисбот оид ба ҳолати молиявии қарздор маълумот ва дар бораи имконпазир будан ё набудани

барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор таклифҳо пешниҳод менамояд.

Мудири муваққатӣ санаи гузаронидани маҷлиси якуми кредиторонро муайян карда, ҳамаи кредиторонро дар бораи он огоҳ месозад. Маҷлиси якуми кредиторон бояд дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯз то санаи баргузории маҷлиси суд, ки бо таъи-ноти судӣ оиди қабули ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор муқаррар гардидааст, баргузор шавад.

Қарори маҷлиси якуми кредиторон дар бораи ҷорӣ намудани идоракунии беруна бояд мӯҳлати пешниҳодшудаи идора-кунии беруна, номзад ба мудири беруна ва ҳамчунин маълу-мотро дар бораи вай дар бар гирад.

Суд дар асоси қарори маҷлиси якуми кредиторон дар бораи солимгардонии молиявӣ ва ё идоракунии берунӣ ё ин ки дар бораи муфлис эълон намудани қарздор, ё қушодани истеҳ-солоти озмунӣ, ё тасдиқи созишномаи мусолиҳа қарор қабул намуда, парвандаи муфлишавиро қатъ менамояд. Пас аз ин мушоҳида боздошта мешавад.

27.3. Идоракунии берунӣ ва барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор

Идоракунии берунӣ (санатсияи судӣ) – расмияти муфлишавӣ, ки нисбати қарздор бо мақсади барқарорсозии қоби-лияти пардохтии вай бо voguzoштани ваколатҳои идоракунии амволи қарздор ба мудири беруна татбиқ карда мешавад.

Идоракунии беруна аз тарафи суд дар асоси қарори маҷлиси кредиторон ҷорӣ карда мешавад.

Дар интиҳои идоракунии беруна маблағҳои ноустуворона (ҷаримаҳо, пеняҳо) ва ҳамчунин маблағҳои зарари расондашу-да, ки қарздор вазифадор аст аз рӯи ўҳдадориҳои пулӣ ва пардохтҳои ҳатмӣ ба кредиторон пардохт намояд, мумкин аст барои пардохт намудан дар ҳамон ҳаҷме, ки дар рӯзи ҷорӣ на-мудани идоракунии беруна мавҷуд будаанд, пешниҳод карда шаванд.

Моратория ба қонеъгардонии талабҳои кредиторон ба ҳамон ўҳдадориҳои пулӣ ва пардохтҳои ҳатмие, ки мӯҳлати иҷрояшон то ҷорӣ намудани идоракуни беруна расидааст, даҳл дорад.

Бо таъини идоракуни берунӣ суд мудири берунаро низ таъин мекунад, ки ҳукуқ дорад:

- амволи қарздорро мустақилона ихтиёрдорӣ намояд;
- аз номи қарздор созишномаи мусолиҳа бандад;
- оид ба рад намудани иҷрои шартномаҳои қарздор арз кунад;
- маҷлиси кредиторонро даъват намояд.

Мудири беруна вазифадор аст:

- амволи қарздорро барои ихтиёрдорӣ қабул намуда, инвентаризатсияи онро гузаронад;
- барои идоракуни беруна ва ҳисобӣ намудан бо кредиторон суратҳисоби маҳсус кушояд;
- нақшай идоракуни берунаро таҳия намуда, барои тасдиқ ба маҷлиси кредиторон пешниҳод намояд;
- корҳои муҳосибӣ, молиявӣ ва омориро анҷом диҳад;
- оид ба талабҳои пешниҳоднамудаи кредиторон ба қарздор бо тартиби муқарраргардида эътиroz баён намояд;
- барои ситонидани қарзҳои дар назди қарздорбуда ҷораҳо андешад;
- талабҳои кредиторонро баррасӣ намояд;
- рӯйхати талабҳои кредиторонро барад;
- ба маҷлиси кредиторон оид ба натиҷаҳои иҷрои нақшай идоракуни беруна ҳисбот пешниҳод намояд;
- ваколатҳои дигареро, ки Қонуни пешбинӣ менамояд, ба ҷо орад.

Мудири беруна талабҳои пешниҳоднамудаи кредиторонро баррасӣ намуда, аз рӯи натиҷаҳои баррасии онҳо дар рӯйхати талабҳои кредиторон на дертар аз ду ҳафтаи баъди қабули талаби даҳлдор сабт мегузорад. Оиди натиҷаҳои баррасии талаби кредитор мудири беруна кредитори даҳлдорро дар мӯҳлати на бештар аз як моҳи баъди қабули талаби зикршуда оғоҳ менамояд.

Тадбирхои барқарорсозии қобилиятнокии қарздор барои пардохти қарз инҳо шуда метавонанд:

- тағийир додани фаъолияти истеҳсолӣ;
- бастани истеҳсолоти фоиданоовар;
- пӯшондани қарзҳои дебиторӣ;
- фурӯши қисми амволи қарздор;
- гузашт кардан аз ҳукуқи талаби қарздор;
- ичрои ўҳдадориҳои қарздор аз ҷониби молики амволи қарздор - шахси ҳукуқӣ ё шахси (шахсони) сеюм;
- воситаҳои дигари барқарор намудани қобилияти пардохти қарздор.

На дертар аз понздаҳ рӯз то анҷомёбии мӯҳлати муқарраргардидаи идоракунии беруна ва ҳамчунин ҳангоми мавҷудияти асосҳо барои пеш аз мӯҳлат қатъ намудани он мудири беруна вазифадор аст, ки ба маҷлиси кредиторон ҳисботи мудири берунаро пешниҳод намояд.

Дар баробари пешниҳод кардани ҳисботи зикршуда мудири беруна ба маҷлиси кредиторон яке аз масъалаҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- дар бораи қатъ кардани идоракунии беруна бо сабаби барқарор гардидани қобилиятпардохти қарздор;
- дар бораи имзои созишномаи мусолиҳа;
- дар бобати дароз кардани мӯҳлати муқарраршудаи идоракунии беруна;
- дар бораи қатъ намудани идоракунии беруна ва бо илтимоснома муроҷиат кардан ба суд оиди муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ.

Аз рӯи натиҷаҳои баррасии ҳисботи мудири беруна маҷлиси кредиторон ҳукуқ дорад яке аз чунин қарорҳоро қабул намояд:

- дар бораи қатъ намудани идоракунии беруна бо сабаби барқарор шудани қобилияти пардохти қарздор ва гузаштан ба ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон;
- дар бораи бо илтимоснома муроҷиат намудан ба суд дар хусуси дароз намудани мӯҳлати муқарраршудаи идоракунии беруна;

- дар бораи бо илтимоснома муроциат кардан ба суд дар хусуси муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ;

- дар бораи имзои созишномаи мусолиҳа.

Дар ҳолате, ки маҷлиси кредиторон яке аз қарорҳои пешбинишишударо қабул нақунад, ё ҳамин гуна қарор дар мӯҳлати 15 рӯз аз лаҷзаи гузаштани мӯҳлатҳои дар қонунгузории ҶТ пешбинишишуда ба суд пешниҳод нагардад, суд дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ ҳалнома мебарорад.

Ҳисоботи дар маҷлиси кредиторон баррасишудаи мудири беруна ва протоколи маҷлиси кредиторон дар мӯҳлати на дертар аз панҷ рӯзи баъди баргузории маҷлиси кредиторон ба суд фиристода мешавад.

Қатъ намудани идоракунии беруна боиси қатъшавии ваколатҳои мудири беруна мегардад.

Агар идоракунии беруна бо созишномаи мусолиҳа ё пардохти талабҳои кредиторон ба анҷом расад, мудири беруна иҷрои вазифаи худро дар доираи ҳуқуқҳои роҳбари қарздор то рӯзи таъини (интихоби) роҳбари нави қарздор давом медиҳад.

Ваколатҳои мақомоти дигари идоракунии қарздор ва молики амволи қарздор – шахси ҳуқуқӣ барқарор карда мешаванд.

Агар суд дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ қарор қабул намояд ва мудири озмунӣ шахси дигар таъин шуда бошад, мудири беруна иҷрои вазифаҳояшро то рӯзи супоридани ҳуччатҳо ба мудири озмунӣ давом медиҳад.

27.4. Истеҳсолоти озмунӣ ва созишномаи мусолиҳа

Аз ҷониби суд қабул гардидани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор боиси кушодани истеҳсолоти озмунӣ мегардад.

Истеҳсолоти озмунӣ – расмияти муфлишавӣ, ки нисбати қарздори муфлис эътирофгардида бо мақсади мутаносибан қонеъ намудани талабҳои кредиторон татбиқ карда мешавад.

Ҳангоми қабули ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва қушодани истеҳсолоти озмунӣ суд бо тартиби барои таъини мудири беруна пешбинишуда мудири озмуниро таъин мекунад.

Аз лаҳзаи аз ҷониби суд қабул гардидани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва қушодани истеҳсолоти озмунӣ:

1. мӯҳлати икрои ҳамаи ўҳдадориҳои пулии қарздор, ҳамчунин пардохтҳои ҳатмии мӯҳлаташон гузаштаи қарздор фарорасида ҳисоб мешавад;

2. ҳисоб кардани маблағҳои ноустувор (ҷаримаҳо, пеняҳо), фоизҳо ва дигар намуди мӯҷозоти молиявӣ (иқтисодӣ) нисбати ҳамаи намудҳои қарздориҳои қарздор қатъ мегардад;

3. мансубияти маълумот дар бораи вазъи молиявии қарздор, ки баробари категорияҳои маълумоти сирри тиҷоратӣ ҳисоб мешуданд, қатъ мегардад;

4. ба амалбарории аҳдҳое, ки ба ҷудо карда додани амволи қарздор ё додани амволи қарздор барои истифода ба шахсони сеюм вобастаанд, танҳо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ иҷозат дода мешавад;

5. ҳабсҳои пештар ба амволи қарздор гузошта ва дигар маҳдудиятҳо оид ба ихтиёрдории амволи қарздор бардошта мешаванд. Гузоштани ҳабсҳои нав ба амволи қарздор ва ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо оид ба ихтиёрдории амволи қарздор иҷозат дода намешавад;

6. ҳама гуна талабҳо нисбати қарздор танҳо дар доираи истеҳсолоти озмунӣ пешниҳод мегарданд;

7. икрои ўҳдадориҳои қарздор дар ҳолатҳо ва бо тартибе, ки Қонун оиди муфлишавӣ муқаррар намудааст, иҷозат дода мешавад.

Бо илтимосномаи мудири озмунӣ, ки маҷлиси кредиторон ё кумитаи кредиторон маъқул доистааст, суд метавонад якчанд мудирони озмуниро таъин намояд. Суд вазифаҳоро байни

мудирони озмунӣ вобаста ба мураккабии вазифаҳои ичрошаванда, хусусият ва миқдори амволи қарздор тақсим мекунад ва доираи мастьулияти ҳар кадоми онҳоро муайян месозад.

Мудири озмунӣ то рӯзи ба охир расидани истеҳсолоти озмунӣ фаъолият мекунад.

Ҳангоми ичрои ваколатҳои худ мудири озмунӣ дар бораи эътироф накардани аҳдои бастаи қарздор, талаб кардани амволи қарздор аз шахсони сеюм ва бекор кардани шартномаҳои бастаи қарздор даъво пешниҳод карда, амалҳои дигари пешбининамудаи қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки ба баргардонидани амволи қарздор нигаронида шудаанд, анҷом медиҳад.

Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани баҳисобгирии амволи қарздор, ки молу мулки озмуниро ташкил медиҳад, мудири озмунӣ ҳуқуқ дорад муҳосибон, аудиторҳо ва дигар мутахассисонро ҷалб намояд.

Баъди гузаронидани инвентаризатсия ва нархгузории амволи қарздор мудири озмунӣ ба фурӯхтани амволи номбаршуда дар савдои озод шурӯъ мекунад, агар маҷлиси кредиторон ё кумитаи кредиторон тартиби дигари фурӯши амволи қарздорро муқаррар накарда бошад.

Тартиб ва мӯҳлати фурӯши амволи қарздор бояд аз тарафи маҷлиси кредиторон ё кумитаи кредиторон маъқул дониста шавад.

Мудири озмунӣ баъди ба охир расидани ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон вазифадор аст, ки аз натиҷаҳои гузаронидани истеҳсолоти озмунӣ ба суд ҳисбот дидад.

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлишшавӣ» қарздор ва кредиторон дар ҳама марҳилаҳои баррасии парвандаи муфлишшавӣ ҳуқуқ доранд созишномаи мусолиҳа банданд.

Созишномаи мусолиҳа барои қарздор ва кредиторони озмунӣ, ҳамчунин шахсони сеюми дар созишномаи мусолиҳа иштироккунанда аз рӯзи тасдиқи суд эътибор дорад ва барои қарздор, кредиторони озмунӣ ва шахсони сеюми дар созишномаи мусолиҳа ширкаткунанда ҳатмӣ мебошад.

Созишномаи мусолиҳа бояд муқарраротро дар бораи ҳаҷм, тартиб ва мӯҳлати ичрои ўҳдадориҳои қарздор ва (ё) дар бораи қатъи ўҳдадориҳои қарздор бо роҳи гузашт намудан, аз наవкунини ўҳдадориҳо, баҳшидани қарз ё роҳҳои дигар, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, дар бар гирад.

Созишномаи мусолиҳа метавонад шартҳои зеринро дар бар гирад:

- дар бобати дароз ё кӯтоҳ намудани мӯҳлати ичрои ўҳдадориҳои қарздор;
- дар бораи гузашт кардани ҳуқуқи талабҳои қарздор;
- дар бораи ичрои ўҳдадориҳои қарздор аз тарафи шахсони сеюм;
- дар бораи кам кардани қарз;
- дар бораи иваз намудани талабҳо ба саҳмияҳо;
- дар бораи қонеъ гардонидани талабҳои кредиторон бо дигар воситаҳое, ки ба қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолиф нестанд.

Шартҳои созишномаи мусолиҳа барои кредиторони озмунӣ, ки дар овоздиҳӣ оиди масъалаи бастани созишномаи мусолиҳа иштирок накардаанд ва инчунин муқобили бастани созишномаи мусолиҳа овоз додаанд, набояд аз шартҳои кредиторони озмунии ҳамон навбат, ки ба тарафдории бастани он овоз додаанд, бадтар бошад.

Тасдиқи созишномаи мусолиҳа аз тарафи суд дар ҷараёни мушоҳида ё идорақунии беруна барои қатъ намудани парвандаи муфлисшавӣ асос мегардад.

Дар ҳолате, ки созишномаи мусолиҳа аз тарафи суд дар ҷараёни истеҳсолоти озмунӣ тасдиқ шудааст, ҳалномаи суд оид ба муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ ичро карда намешавад.

Аз лаҳзай тасдиқи созишномаи мусолиҳа аз тарафи суд ваколатҳои мудири муваққатӣ, мудири беруна, мудири озмунӣ ба охир мерасанд.

Мудири берунй, мудири озмунии қарздор - шахси ҳуқуқй вазифаи роҳбари қарздорро то лаҳзаи таъини (интихоби) роҳбари қарздор иҷро мекунад.

Аз рӯзи тасдиқи созишномаи мусолиҳа мувофиқан шаҳрванд - қарздор ё роҳбари қарздор, мудири беруна ё мудири озмунй ба пардохти қарзҳои кредиторон шурӯъ мекунанд.

Қарздор, мудири беруна ё мудири озмунй бояд дар давоми панҷ рӯз аз вақти бастани созишномаи мусолиҳа ба суд дар бораи тасдиқи созишномаи мусолиҳа ариза пешниҳод намоянд.

Дар ҳолати баромадани таъиноти судӣ дар бораи рад намудани тасдиқи созишномаи мусолиҳа созишномаи мусолиҳа бастанашуда ҳисоб карда мешавад.

Беэътибор донистани созишномаи мусолиҳа барои аз нав шурӯъ намудани пешбурди парвандаи муфлишшавӣ асос ме-гардад. Дар бораи аз нав шурӯъ намудани пешбурди парвандаи муфлишшавӣ суд таъинот мебарорад, ки аз болои он шикоят кардан мумкин аст.

Дар ҳолати беэътибор донистани созишномаи мусолиҳа талабҳои кредитороне, ки барои онҳо мӯҳлати пардохташон зиёд ё кам карда шуда буд, маблағи ҳақдорӣ ё маблағи камкардашудаи қарзҳои онҳо дар қисми қонеъ нагардидаашон барқарор карда мешаванд.

Дар ҳолати оғоз намудани парвандаи муфлишшавӣ ҳаҷми талабҳои кредитороне, ки нисбаташон созишномаи мусолиҳа имзо шуда буд, аз рӯи шартҳои муайяннамудаи созишномаи мусолиҳа муайян карда мешаванд.

Руихати адабиёти истифодашуда:

1. Абдуллоева О. И., Абдуллоев Т. Н. Асосҳои назарияи микроиктисодиёт. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 224 сах.
2. Аvezов Азизулло. Молияи мунитсипалӣ / Воситаи таълим. Хучанд: Сомон, 2004. – 180 сах.
3. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д. и др. Экономика и статистика фирм. Учебник для вузов. – Москва: «Ось-89», 2002. – 176 с.
4. Акционерное дело. Под ред. Галанова В.А. Москва:Финансы и статистика, 2003. - 284 с.
5. Аоки М. Фирма в Японской экономике. СПб: Лениздат , 1995. - 156с.
6. Асроров И. Интеграция экономики Таджикистана в мировую экономическую систему: проблемы и пути их решения. Душанбе,2006. – 206 с.
7. Аукционек СП. Эмпирика перехода к рынку: Опыт России. Москва: Наука,1998. - 109с.
8. Афанасьев В. Н. Диалектика собственности: логика экономической формы. С.Петербург, 2001. – 168 с.
9. Ашурев А. Ташкил ва идораи корхона. Душанбе: Ҳумо, 2006. – 124 сах.
10. Ашурев И.С. Омори кишоварзӣ / Китоби дарсӣ барои макотиби олӣ ва миёнаи маҳсус. Душанбе: Ирфон, 2006. – 360 сах.
11. Ашурев Н, Лалбеков И. Муомилоти пул, қарз ва бонк / Китоби дарсӣ. Душанбе, 2000. - 254 сах.
12. Барномаи рушди инноватсионӣ ҶТ барои солҳои 2011-2012.
13. Блази Д.Р., Круз Д.Л. Новые собственники. Наемные работники -массовые собственники акционерных компаний. Москва: Дело ЛТД, 1995. - 319с.
14. Бобозода Г. Дж. Современный мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Республики Таджикистан. Душанбе: ПИО НПИЦентр, 2009. – 164 с.
15. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия / Курс лекций. Москва: ИНФРА-М, Серия «Высшее образование», 2003. – 280 с.
16. Выханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент / Учебное пособие. Москва: 1997. - 527с.
17. ҒаниевТ. Б.Менечмент. Кисми 2. Душанбе: Ирфон, 2004. – 543 сах.
18. Гулмирзоев Д. Назарияи андоз ва андозбандӣ / Дастури таълимӣ. Душанбе: Сурушан, 2000. – 320 сах.

19. Гулмирзоев Д.Т., Оймахмадов Г. Н. Менечменти молиявӣ / Китоби дарсӣ. Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2004. – 364 саҳ.
20. Давлатзод У. Ташкили чамъиятҳои сахомӣ. Душанбе: Ирфон, 2008. – 198 саҳ.
21. Давлатзод У. Управление акционерным обществом: проблемы и перспективы. Душанбе: «Ирфон», 2003. - 140 с.
22. Давлатзод У., Кодиров Ф.А. Чамъиятҳои сахомӣ (дар саволу чавоб). Душанбе: Ирфон, 2009. – 208 саҳ.
23. Давлатзод У., Комилов С.Ч., Кодиров Д. Б. Асосҳои нарҳгузорӣ / Василаи таълимӣ. Душанбе: «Ирфон», 2008. – 164 саҳ.
24. Давлатов К.К. Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе РТ. Воронеж, 2008. – 164 с.
25. Джуррабоев Г. Актуальные проблемы становления и развития предпринимательства в Таджикистане" - Душанбе: Ирфон, 2003. -274 саҳ.
26. Друкер Питер Ф. Эффективный управляющий / Пер. с англ. А. Мхервали. Москва: 1994. - 266 с.
27. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием (фирмой) / Учебник. – Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного экономического университета, 1998. – 272с.
28. Зайцев Н.И. Экономика организации и управления предприятием. Москва: ИНФРА-М, 2004. – 491 с.
29. Иванов А.Н. Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная политика. Москва: ИНФРА- М, 1996. - с.
30. Исоматов Б. Фақеров Х. Таърихи тиҷорат. Душанбе: Паёми ошно, 2004. – 318 саҳ.
31. Кадыров Д. Б., Ашмаров И. А. Экономическая теория в ретроспективе / Учебное пособие. Душанбе: Статус, 2007. – 262 с.
32. Кадыров Д. Б., Ашмаров И. А., Комилов С. Д. Экономика рынка труда / Монография. Душанбе: «Илм», 2010. – 480 с.
33. Кадыров Д. Б., Гулов К.М., Фозилханов Д.О. История экономики и экономических учений / Учебное пособие. Душанбе: ИЛМ, 2010. – 512 с.
34. Комилов С. Дж. Развитие инновационного предпринимательства и венчурного финансирования. Материалы международной конференции "Проблеммы международной экономики и инновационного развития". Душанбе, ТГУК. с. 13-20.
35. Комилов С. Дж., Файзуллоев М. Необходимость формирования национальной инновационной системы РТ как условие

- обеспечения модернизации экономики страны. Евразийский научно-аналитический журнал "Проблемы современной экономики", №2, 2011. с. 277-283.
36. Комилов С. Ч., Давлатзод У. Иқтисоди корхонаҳо. Душанбе: Диловар-ДДМТ, 2000. – 140 сах.
37. Комилов С.Д., Каюмов Н.К., Нурмахмадов М.Н. Стратегия движения к рыночной экономике. Выпуск II. Душанбе, 1998. – 75 с.
38. Комилов С.Дж., Махмадаминов М.Б. Инновационное развитие и совершенствование антикризисного управления предприятиями - Душанбе, 2011. 148 с.
39. Комилов С.Ч. Организационно-экономические аспекты активизации инновационной деятельности предприятий. Налоговая система РТ и перспективы её развития. Душанбе, Ирфон, 2008. с. 6-18.
40. Комилов С.Ч., Алиева Г.Ш., Соҳибкорӣ ва менеҷменти рушди фаъолияти навҷорисозӣ (инноватсионӣ) - Душанбе, Ирфон, 2008 - 220 с.
41. Комилов С.Ч., Кодиров Д.Б., Давлатзод У. Стратегияи нархгуззорӣ / Васоити таълимӣ. Душанбе:Диловар-ДДМТ, 2000. - 80 сах.
42. Комилов С.Ч., Низомова Т. Д. Иқтисоди корхонаҳо / Китоби дарсӣ. Душанбе: Диловар - ДДМТ, 2001. – 244 сах.
43. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (На материалах 120 российских компаний) / Практическое пособие. Москва: ИНФРА-М,1997. - 361с.
44. Лопатников Л. И. Экономика двоевластия: беседы об истории рыночных реформ в России. СПб: Норма, 2000. - 303с.
45. Мильнер Б.З. Реформы управления или управление реформами. 41. Москва: Институт экономики РАН - 1994, - 173с.
46. Моргун С. Ф. Акционерные общества, товарищества, предприятия. Акции и другие ценные бумаги. Душанбе, 1991. – 206 с.
47. Назаров Т.Н. Рыночная экономика и международное сотрудничество. Душанбе: Ирфон, 2007. – 266 с.
48. Нидоев Н. Ф. Таъмини истиқолияти иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 2007. – 274 сах.
49. Низомова Т. Д. Ташкили истеҳсолот. Душанбе: Диловар - ДДМТ, 2001. – 120 сах.
50. Низомова Т.Д., Ҳочиев А. Истилоҳномаи иқтисоди хурд. Душанбе: Диловар - ДДМТ, 2001. – 185 сах.

51. Низомова Т.Д. Приватизация и реструктуризация промышленных предприятий: теория и практика. Душанбе: Ирфон, 2006. - 144 с.
52. Низомова Т.Д. Ташкил ва банақшагирии фаъолияти корхона / Маводи таълимий. Душанбе: Диловар - ДДМТ, 2002. -
53. Нурмахмадов М. Н., Комилов С. Д. Экономический кризис: оценка, стратегия, преодоление. Душанбе, 1993. – 85 с.
54. Обидов Ф.С. Иқтидори захиравии Чумхурии Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 2002. - 202 сах.
55. Основы формирования и функционирования рынка труда в РТ (под редакцией С.Ч. Комилова) - Душанбе, Шуджониён - 2010. 263 с.
56. Пелих А.С. и др. Экономика предприятия и отрасли промышленности / Учебное пособие. Ростов на Дону: «Феникс», 2001. – 540 с.
57. Разиков В.А. Инвестиционная политика Республики Таджикистан и основные направления её активизации. Душанбе: Сарпараст, 2001.
58. Раицкий К.А. Экономика предприятия / Учебник. – Москва: «Дашков и Ко», 2001. – 1012с.
59. Рахимзода Ш. Муомилоти пулӣ ва карз. Душанбе: ЭР-Граф, 2008. – 450 сах.
60. Раҳимов Маҳмад. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Душанбе: Деваштич, 2002.
61. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт / Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов СВ. и др. Москва: ПРИОР: 1998. – 318 с.
62. Рисин И.Е. Управление предприятиями в реформируемой экономике России. Воронеж: Изд-во ВГУ-1996. - 112с.
63. Сайдмуродов Л., Мирбобоев Р., Солиев А. Бизнеси байналхалқӣ: назария, амалия, одоб / Китоби дарсӣ. Душанбе: Ирфон, 2002.
64. Сайдмуродов Л.Х. Открытая экономика РТ: макроэкономическое равновесие в условиях внешнего инвестирования. Душанбе: Ирфон, 2006. -
65. Солиев Х.Х. Республика Таджикистан – 15 лет независимого экономического развития. Душанбе: Эҷод, 2007. – 560 с.
66. Стратегияи милли рушди ҶТ барои давраи то соли 2015.
67. Тағоев Ч. Х. Асосҳои микромолиякунонӣ / Ҷоситаи таълимӣ. Душанбе: Ирфон, 2006. – 244 сах.

68. Ураков Д.У., Шарипов Х. Финансово – кредитные рычаги повышения эффективности производства. Душанбе: Ирфон, 2002. - 240с.
69. Хакимзода А., Рачабов К.К. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ / Китоби дарсӣ. Душанбе: «Ирфон», 2010. – 491 сах.
70. Хакимов А. Ташкили идораи иқтисоди миллӣ. Душанбе, 2005. – 416 сах.
71. Хаммер Майкл, Чампи Джеймс. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / Пер. с англ. СПб: Университет - 1997, 327с.
72. Ҳабибов С.Х., Ҷамшедов М.И. Тичорати байналмиллалӣ / Китоби дарсӣ. Душанбе: Ирфон, 2007. – 447 сах.
73. Чжен В., Бутиков И. Все об акциях. Ташкент – 1995. – 105с.
74. Экономика предприятия. (Учебник для вузов) / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара . – М.: ЮНИТИ, 1998. – 742 с.
75. Экономика фирмы. (Учебник для вузов) / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара . – М.: ЮНИТИ, 2003. – 456 с.

МУНДАРИЧА

САРСУХАН	3
ФАСЛИ I. КОРХОНАИ ИСТЕҲСОЛӢ.	
ШАКЛҲОИ ТАШКИЛӢ-ХУҚУ҆ҚИИ КОРХОНА	
Боби 1. Корхона дар низоми иқтисоди бозорӣ	6
Боби 2. Шаклҳои ташкилӣ-хуқуқии корхона	19
Боби 3. Стратегияи тараққиёти корхона	35
ФАСЛИ II. ЗАХИРАҲОИ КОРХОНА ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ОНҲО	
Боби 4. Фондҳои асосии истеҳсолии корхона	45
Боби 5. Фондҳои гардон ва воситаҳои гардони корхона.....	64, ✓
Боби 6. Идораи кадрҳо ва ташкили музди кор дар корхона	81
Боби 7. Ташкили таъминоти моддӣ- техникӣ дар корхона	104
Боби 8. Харочотҳои истеҳсолӣ ва арзиши аслии маҳсулот	116
Боби 9. Нарҳ ва сиёсати нархгузорӣ дар фаъолияти корхона	127
Боби 10. Ташаккули натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти корхона	137
Боби 11. Идоракунии молияи корхона	148
ФАСЛИ III. МЕХАНИЗМҲОИ ИҚТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНА	
Боби 12. Шаклҳои муосири ташкили истеҳсолот	180
Боби 13. Самаранокии иқтисодии истеҳсолот дар корхона	196
Боби 14. Банақшагирии фаъолияти корхона.....	209
Боби 15. Идоракунии сифати маҳсулот дар корхона	221
ФАСЛИ IV. МУНОСИБАТ ВА РОБИТАҲОИ КОРХОНА БО МӮҲИТИ БЕРУНА	
Боби 16. Фаъолияти бозоршиносии корхона	238
Боби 17. Сиёсати иртиботии корхона	257
Боби 18. Муносибатҳои суғуртавии корхона	272
Боби 19. Фаъолияти иқтисодии хориҷии корхона	286
Боби 20. Андоз ва низоми андозбандии корхона	307

ФАСЛИ V. ФАҶОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ВА ИННОВАЦИОНИ КОРХОНА

Боби 21. Фаҷолияти соҳибкории корхона	324
Боби 22. Инноватсияҳо ва самаранокии истифодаи онҳо дар корхона	342
Боби 23. Фаҷолияти инвестиционии корхона	370
Боби 24. Активҳои ғайримоддии корхона	389

ФАСЛИ VI. ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНА.

МУФЛИСШАВӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ КОРХОНА

Боби 25. Соҳтори ташкилий ва принсипҳои идоракунии корхона	399
Боби 26. Низоми иттилоотии идоракунии корхона	417
Боби 27. Муфлишавии корхона	429

С. Ч. Комилов, У. Давлатзод

ИҚТИСОДИ КОРХОНА

Китоби дарсӣ
барои донишҷӯёни
иҳтиносҳои иқтисодӣ

Муҳаррири ороиш: **И. Х. Фаниев**

Ороиши муқова: **В. Казберович**

Ба матбаа 11.02.2012 сол ба чоп имзо шуд. Формати 60x90 1/16.
Кофази офсет. Чопи офсет. Ҳуруфи Cambria. Ҷузъи чопи шартӣ 28.
Адади нашр 1000 нусха. Супориши №06.

Чамъияти маҳдудмасъулияти «СОБИРИЁН»
734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37; e-mail: sobiriyon@yandex.ru

*Китоб дар матбааи "Собириён" чоп шудааст.
ш. Душанбе, к. Айнӣ-126.*

35 car



9 789994 785209



Собириён